

Китобхонаи миллии Тоҷикистон
Маркази тоҷикшиносӣ

ТОЧНОМА

Силсилаи

Тоҷикон дар масири тамаддун

МЕРОСИ ХАТТИИ БОСТОН

Душанбе
«Бухоро»,
2013

ББК 63.3 (2точик)+87.3(2точик)+86.38

М-

Мухаррирони масъул:
Назри Яздонӣ,
Хуриннисо Ализода

Тахиягарон:
Бобо-НазарFaфор
Муҳтарам Ҳотам
Муаззами Диловар

Мероси хаттии бостон – Душанбе: «Бухоро», 2013. – 460 саҳ.

ISBN



**СИЛСИЛАИ МАЗКУР БО ҲИДОЯТ
ВА ДАСТГИРИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН
БА ЧОП РАСИД**





СУХАНЕ ЧАНД ДАР БОРАИ ИН ЧИЛД

Қадру қиммати осори бостонии хаттӣ, археологӣ, кишоварзӣ, меъморӣ ва тамоми гунаҳои дигари тамаддуни ориёй, ки моли пешгузаштагони номовари мо мебошанд, дар матни тамаддуни ҷаҳонӣ мусаллам ва мӯътабар аст.

Бо таваҷҷӯҳ ба ин матлаб Маркази тоҷикшиносии Китобхонаи миллии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки маъхазҳои дасти аввали таърихиву адабиро, ки аз аҳди бостон ба забонҳои гуногун ба ёдгор мондааст, ҷамъовариву тадвин намояд ва ба ихтиёри ҳонандагони гиромӣ гузорад. Дар ин замина тарҷумайи китоби муқаддаси Авасто ба нашр расонида шуд. Осори арзишманде, ки муҳтавои ин ҷилд ва ҷилди ояндаро фароҳам овардаанд, маҷмуаи нисбатан муқаммали ёдгориҳои хаттии ниёғони мо дар аҳди бостон маҳсуб мешаванд. Сарчашмаҳои таърихие, ки ба забонҳои юнонӣ, ҳиндӣ, чинӣ, арабӣ ва гайра таълиф шуда, роҷеъ ба ин тамаддуни ҷаҳонафрӯзи бостонӣ матолиб ва мадорики муҳимро дар бар гирифтаанд, ҳамчунин осоре, ки аслан аз байн рафта, тарҷумаашон ба ин забонҳо маҳфуз мондааст, асоси ҷилдҳои оянда ҳоҳад буд.

Маълум аст, ки ба тамомӣ тадқиқу таҳқиқ кардани осори бостонии аҷодди мо қаблан мушкилиҳо дошт, ки аз ҳама асосиаш надоштани истиқлолияти сиёсии Тоҷикистон буд. Аз файзу шарофати истиқлоли сиёсӣ акнун шароит муҳайё шуд, ки мо ҷиддан ба тадқиқи осори тоисломӣ машгул шавем. Дар ин самт ҳам пешоҳангӣ ҷунбиши барозандай ҳудшиносӣ Президенти арҷманди мо Эмомалӣ Раҳмон аст.

Ошнӣ бо осори ин ҷилд як қадами мустаҳками дигар моро ба ҳештаншиносӣ мебарарад. Ҳадди ақал ҳонандай тоҷик дар асоси мутолиаи осори бостони аҷодди худ сареҳан эътимод мекунад, ки дар ин даврони бисёр қадим ва пуршараф гузаштагонаш тасаввуроти комил дар бораи бурҷҳои қайҳонӣ, шинохти ситорахо, дарёнавардӣ, обёрӣ, кишоварзӣ, биҳишту дузах, пули Сирот, муборизаи бетанаффуси некиву бадӣ, таззоди ҷовидона, Ҳудои Якто, фариштаву малоик, гиёҳдармонӣ, корддармонӣ, сухандармонӣ, арзишҳои инсонӣ, ки бештари онҳо то ҳанӯз аҳамияти умумибашарии ҳудро нигоҳ доштаанд, аз таълимоти

ба истилоҳи имрӯза экологӣ ва гайраву гайра бархурдор будаанд, яъне гузаштаи саршор аз маданияти арзишманд, саргузашти шоистаи ифтихор ва сарбаландӣ.

Дар ин ҷилд қисме аз осори қадима ба тозагӣ аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик тарҷума ва таҳия гардидааст. Қисмате дигар маҳсули заҳматҳои олимони мӯътабари Эрон ва ҷаҳон аст, ки бо камоли сипосгузорӣ истифода карда шуд.

Ин ҷилдро мо як пойгоҳи муносиб ва заминай устувор барои кӯшишҳову ковишиҳои оянда медонем. Дар айни замон умед дорем, ки ин иқдом аз ҷониби донишварони салоҳиятманди Ватани азиз ва дӯстони хориҷии мо идома хоҳад ёфт.

Китоби ҳозир, ки бо камоли ихлосу муҳабbat ба зевари табъ ороста гардид, табиист, ки аз нуқсону камбузидҳо эмин нест. Умедворем, ки муҳаққиқону хонандагон бо ҳусни иродат ин китоби барои мо азизро мутолиа ҳоҳанд кард ва дар ислоҳ дастгириву маслиҳати хешро дареф наҳоҳанд дошт.

Назри Яздонӣ





Пешгуфтор

Адабиёти паҳлавии китобӣ умдатарин баҳши осори форсии миёна маҳсуб мегардад. Ин осор шомили рисолаҳову матнҳои бузургу кӯчак буда, дар онҳо матолиби гуногуни диниву фалсафӣ, ҳуқуқиву ахлоқӣ, таърихиву адабӣ ва мавзӯти чудогона дар мавриди заминшиносиву кайҳоншиносӣ, ҳандасаву тиб, ҷонваршиносиву гиёҳшиносӣ ва дигар мазмунҳои марбут ба фарҳангу адаб ва суннатҳои Эрони аҳди Сосониён ва даврони бостон баён гардидааст. Дар осори паҳлавӣ бештар мазомини таърихиву асотириӣ, ки дар онҳо аз гузаштаҳои дури зиндагии мардумони эронӣ нақл меравад, гирдоварӣ шудааст. Аз ин рӯ навиштаҳои паҳлавӣ дар ин боб ягона манбаъ дониста мешаванд. Бештари рисолаҳову матнҳои паҳлавӣ дар даврони Сосониён ва иддай дигар пас аз замони Сосониён дар қарнҳои аввали ислом таълиф гардидаанд. Қобил ба ёдоварист, ки чанде аз китобҳои бузург ва арзишманд, аз қабили «Динкард», «Бундаҳшн», «Додистон-и дениг», «Шиканд гумониг-vizor», ки шомили бисёр матолиби ҷолибанд, дар асри IX-и м. навишта шудаанд. Бинобар он танзими осор пас аз мансух гардидани забони форсии миёна ва қатъ гардидани суннати навиштории паҳлавӣ низ аз ҷониби донандагони хат ва забони форсии миёна замоне чанд идома кардааст. Ин нуктаро низ бояд тазаккур дод, ки дар ин давра ба хотири начоти чунин як осори бузург дабиронро лозим буд, то бархе аз рисолаҳоро ихтисор намуда, матолиби дилҳоҳашонро дар нусхаҳои нав рӯйнавис кунанд. Дар натиҷаи чунин барҳурд баҳшҳо ва пораҳову бандҳои чудогонаи чанде аз китобҳои паҳлавӣ аз байн рафтаанд. Бо иллати кутоҳ соҳтани оғози матнҳо ва ё ба тамом аз байн рафтани онҳо бисёр матолиби муқаддамотӣ, ки муҳтавои китобро дарҷ менамоянд, норавшан ва печида мемонад. Чунин костагиҳо дар бархе аз рисолаҳову матнҳо мушоҳида мешавад.

Осори паҳлавӣ ҳанӯз аз нимаи дувуми асри XVIII мавриди таваҷҷӯҳи донишмандони Фарб қарор гирифта буд, ки нахустин бунёдгузор дар ин роҳ Анкетил Дюперрон дониста мешавад. Вай якҷо бо китоби Авесто, матни Бундаҳишина ва чанд намунаи дигарро аз осори паҳлавӣ тарҷума намуда ва онро соли 1771 дар

Порис дар ду чилд нашр кардааст [A.Duperron 1771]. А.Дюперрон ҳам дар тарчумаи Авесто ва ҳам матнҳои паҳлавӣ, аз ҷумла Бундаҳишн (с. 343-432-и китоби А.Дюперрон) таҳти таъсири дастурони зардуштии Ҳинд қарор дорад. Вай вожаҳои паҳлавиро низ тибқи усули хониши дастурону мубадони зардуштӣ овонавишт кардааст. Ногуфта намонад, ки А.Дюперрон тарчумаи Авесторо на аз рӯи матни асл ва ё матни ҳолис, балки дар асоси тарчумаҳои паҳлавӣ (Занд) ва ташреҳу тафсилоти шифоҳии ин дастурон анҷом додааст. Бинобар он кори А.Дюперронро метавон ҳамчун такрор ва идомаи усули хониш ва ташреҳи суннатии дастурони зардуштии Ҳинд маънӣ кард.

Замоне ҷанд пас аз ин, аз нимаи дувуми асри XIX гирдоварӣ ва таъбу нашри матнҳои паҳлавӣ аз рӯи дастнависҳо оғоз мегардад. Ин давра яке аз марҳалаҳои бисёр самарбахш дар чопи осори паҳлавӣ дар Ҳинд ва Аврупо маҳсуб мешавад. Донишмандон аз марказҳои эроншиносии Аврупо дар ҳамкорӣ бо донишмандони зардуштии Ҳинд ба ҷон, овонавишт ва тарчумаи рисолаҳову матнҳои ҷудоғона оғоз намуда, то аввали асри XX бештари ин осорро аз ин роҳ нашр ва ба дастраси мутахассисон қарор додаанд. Аз ин рӯ пешрафтҳои бâъдии эроншиносӣ дар омӯзиши адабиёти паҳлавӣ дар бештар маврид ба дастовардҳои ин донишмандон, ба виже донишмандони порс, ки бештари онҳо дастурону мубадон будаанд, иртибот дорад.

Яке аз корҳои судманд пас аз нашри осор танзими вожаномаи матнҳои ҷудоғона мебошад. Таҳияи чунин вожаномаҳо дар ташхиси луготу истилоҳоти вижай матнҳо ва чигунагии сабки ниғориши нависандагони рисолаҳои паҳлавӣ арзиши хос дорад. Ҳама вожаномаҳои матнҳо новобаста ба иштибоҳоти бархе аз таҳиягарон дар хонишу ташреҳи вожаҳо яке аз манобеи асосӣ дар танзими фарҳангӣ осори паҳлавӣ маҳсуб мегарданд.

Омӯзишу баррасии адабиёти паҳлавӣ, яке аз мавзӯъҳоест, ки маротибае ҷанд мавриди таваҷҷӯҳи эроншиносон қарор гирифтааст. Э.Уэст [West 1896-1904, 75-129] нахустин муҳаққиқест, ки дар оғози асри XX дар асоси дастнависҳо ва манобеи чопшуда дар мавриди адабиёти паҳлавӣ пажӯҳишеро анҷом додааст. Пас аз ним асри нашри мақолаи Э.Уэст ин матлаб бо истифода аз манобеи баъдан ба табъ расида мавриди омӯзиши Ҷ.Тавадиа [Tavadia 1956] қарор мегирад. Аз охири солҳои шаст то ба оғози солҳои ҳаштод адабиёти паҳлавӣ бо дарназардошти пажӯҳишҳои анҷомгирифта дар эроншиносӣ аз ҷониби М.Бойс [Boyce 1968, 31-66], Я.Рипка [Ripka 1970, 48-89],

Де Менаш [Menasce 1983, 1166-1195] таҳқиқ гардидааст. Мавзӯи фавқ зимни баррасии осори замони Сосониён бо ёддошти чанде аз рисолаҳову матнҳо ба таври бисёр фишурда ва муҳтасар дар чанд таҳқиқоти дигар низ баён шудааст. Дар ин маврид ниг: Оранский 1968, 172-178; Барагинский 1972, 154-162; Растворгueva, Молчанова 1980, 12-15. Адабиёти динии паҳлавӣ дар мақолаи ҷудогона аз ҷониби муаллифи ин сатрҳо арзёбӣ гардидааст. Ҳамчунин тафсилотеро дар мавриди ҳар қадом аз китобҳову матнҳои паҳлавӣ, нусхаҳои дастнависҳо ва таърихи омӯзиши онҳо метавон аз муқаддимаи нашри гуногуни ин осор, ки беш аз як аср идома дорад, пайдо кард. Тафсилоти арзишмандеро дар мавриди адабиёти паҳлавӣ аз китоби Аҳмади Тағаззулӣ «Таърихи адабиёти Эрон пеш аз ислом» метавон ба даст овард [Tafazzoli 1376]. Бо вучуди пажӯҳишҳои анҷомгирифта, на ҳама рисолаҳову матнҳои паҳлавӣ ҳамчунон ки мебояд, ба таври ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Бештари ин осор аз нигоҳи дастовардҳои эроншиносии муосир ниёз ба ташреҳу тавзехи тозаи забоншиносӣ ва таърихӣ доранд, ки чанд пажӯҳиши охир пиromуни китобҳову матнҳои ҷудогона шоҳиди ин даъво буда метавонад.

Дар пажӯҳишҳои пиromуни адабиёти паҳлавӣ анҷомёфта на ҳама он матнҳое ки аз рӯи каталоги дастнависҳо маълуманд, шомил гардидаанд. Ба таври мисол, агар Э.Уэст дар бораи 93 рисолаву матнҳои бузургу кӯчак маълумот фароҳам оварда бошад, М.Бойс 30 рисолвау матнро мавриди баррасӣ қарор додааст. Ҳамчунин таърихи дастнависҳои матнҳо ҷуз мақолаи Э.Уэст дигар дар ҳеч қадом аз пажӯҳишҳои ба осори паҳлавӣ иртиботдошта арзёбӣ нашудааст. Дар робита бо ин бояд ёдовар шуд, ки чанде аз нишонаҳои ихтизории дастнависҳо, ки Э.Уэст аз рӯи коллексионҳои шаҳсии дастурони зардуштии Ҳинд овардааст, бо иллати аз байн рафтани чунин китобхонаҳои шаҳсӣ имрӯз бо нишонаҳои дигар ёд мешаванд.

Тамоми адабиёти паҳлавӣ тибқи осори то ба мо расида, ҳам аз ҷониби донишмандони зардуштӣ ва ҳам хориҷӣ ба се гурӯҳ баҳш гардидааст. Ин гурӯҳбандӣ, бинобар нахустин пажӯҳишҳо, ҷунин аст: 1. тарҷумаҳои паҳлавии Авесто; 2. китобҳо ва матнҳои динӣ; 3. матнҳои паҳлавии гайридинӣ. Э.Уэст төъдоди ин осорро бо басомади вожаҳо дар ҳар қадом аз ин баҳшҳо ин тавр овардааст: тарҷумаҳои паҳлавии Авесто – 27 рисолаву матн (141 000 вожа); китобҳо ва матнҳои динӣ – 55 рисолвау матн (446 000 вожа); матнҳои паҳлавии гайридинӣ – 11 рисолаву матн (41 000 вожа). Бархе аз эроншиносон ин адабиётро ба таври умум ба осори

динӣ ва гайридинӣ тақсим кардаанд. Аммо ҳамчунон ки аз матолиби осори паҳлавӣ бармеояд, тамоми ин осорро аз нигоҳи мавзӯй метавон ба бахшҳои дигар низ ҷудо намуд. Дар чанде аз матнҳои паҳлавӣ матолиби динӣ ва гайридинӣ (ё урғӣ) якҷо омадаанд.

Яке аз осоре, ки онро ба қатъият наметавон динӣ ва гайридинӣ номид, андарзномаҳо мебошанд. Дар бештари андарзномаҳо мавзӯти диниву гайридинӣ аз роҳи интиҳоби пораҳои ҷудогона аз гуфтор ва ҳикматҳои бузургони дин ва шоҳону фарзонагони замони Сосониён нақл гардидаанд.

Ҳамчунин адабиёти гайридинӣ низ аз нигоҳи мавзӯй дорои ҷандин бахши мустақил мебошад. Бо дарназардошти ин вижагиҳо адабиёти паҳлавиро метавон ба ҷунин бахшҳо шомил соҳт: осори паҳлавии зардуштӣ (аз ҷумлаи донишномаҳо ва матнҳои диниву фалсафӣ); адабиёти гайридинӣ (осори таърихиву адабӣ ва ҳамосӣ, матнҳои ҷуғрофиёй, рисолаҳои ҳукуқӣ), андарзномаҳои паҳлавӣ; фарҳангномаҳо; тарҷумаҳои паҳлавии матни Авесто. Ҳама ин осор дар маҷмӯй аз манобеъи арзишманди забони форсии миёна ва луготу истилоҳоти он маҳсуб мегардад. Бештари масоили ҷаҳониносиву ҷаҳасозӣ ва таркиботу истилоҳоти форсии миёна аз ҳамин адабиёт гирдоварӣ шудааст.

Китоби ҳозир, ки барои омӯзандагону алоқамандони таърихи адабиёт ва шинохти мутуни кӯҳан пешкаш мешавад, шомили рисолаҳову навиштаҳои адабиву таъриҳӣ ва ҷуғрофиёни форсии миёна ва ё паҳлавӣ мебошад. Дар манобеъи давраи исломӣ забони форсии миёна ва осори замони Сосониён (солҳои 224-551 м.) дар расмулҳати паҳлавӣ таҳти номи паҳлавӣ (дар осори форсии миёна Pahlawig) ё паҳлавонӣ (дар осори форсии миёнаи монавӣ Pahlawānīg) ёд мешавад. Ҷун дар даврони пас аз Сосониён истилоҳи порсӣ (аз форсии миёна pārsg) ва ё гунаи муарраби он форсӣ барои забони форсии нав ё форсии дарӣ дар расмулҳати арабӣ истифода шуд, онгоҳ барои тафовути забон ва осори ин ду давраи гуногун барои забони форсии миёна номи паҳлавӣ татбиқ гардид. Аз ин рӯ забон ва осори давраи сосониён ба номи паҳлавӣ ҳонда шуд.

Адабиёти гайридинии паҳлавӣ дар муқобили адабиёти динӣ камтар маҳфуз мондааст, ки иллати онро бештар дар суннати шифоҳӣ ҳифз гардидани достонҳову ривоятҳои асотиригу таъриҳӣ мебошад. Пас аз замони Сосониён ва матрук гардидани забони форсии миёна ва қатъи суннати навиштории паҳлавӣ таваҷҷӯҳи бештар ба ҳифзи осори динӣ сурат гирифта, бештари

достонҳову ривоятҳои гайридинӣ ба дасти фаромӯшӣ супурда шуданд, ки зикри номи чанде аз қитобҳои паҳлавӣ дар манобеи арабиву форсӣ ва ҳамчунин тарҷумаҳои осори ҷудогонаи паҳлавӣ ба ин забонҳо далели гуфтаҳои боло мебошад. Ҳамчунин аз он достонҳову ривоятҳо ва қиссаҳое, ки дар замони Ҳусрави Анӯшервон - шоҳи сосонӣ аз гуфтори доноёну пешиниён гирдоварӣ ва танзим гардида будаанд, низ оғоҳии камтар дорем.

Мазмун ва муҳтавои чанде аз рисолаҳои паҳлавии то ба замони мо расида, аз қабили «Корномаи Ардашери Бобакон», «Ёдгори зарирон», «Шатранҷнома», «Ёдгори Бузургмеҳр» ва ғ. аз тариқи худойномаҳо ба «Шоҳномаи»-и Фирдавсӣ ворид шудаанд. Мисли ин осор манбаи дигар достонҳои «Шоҳнома» бар асоси худойномаҳо низ адабиёти суннатии шифоҳӣ ва осори паҳлавӣ мебошад.

**Додихудо Саймиддинов
узви вобастаи Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон**





*АДАБИЁТИ
ПАХЛАВЙ*



БУНДАХИШН

ДЕБОЧА

Сипос (бар) додор Ҳурмазди бошукӯҳ, фарраҳманд, ҳама огоҳ¹, доно, тавоно (дорандай) бартарин андешай нек, гуфтори неку кирдори нек дар андешаву гуфтому кирдор; (ва сипос бар) ҳамаи эзидони минуиву эзидони гетӣ, ба баҳти нек² ва мурвои хуб, ба нек³ ахтар, ба дастури яздондӯст, ҳама-ҳирад, парҳезгорӣ варзанда, карефадӯст, яздоншинос, минубин, неконписанд, дастури беҳдини маздаяснон, Анушервон Исфандиёр Моҳвин-дод⁴ ва Рустами Шаҳриёр, нек ҳоҳам навишт (ин) навиштаи⁵ Бундахиширо.

Аз омадани тозикон ба Эронشاҳр ва ривоҷ бахшидани эшон душдиниву душҳоҳиро, аз каёни некудине ва аз динбурдорони озари⁶ фаробурда ва гурезон шуд⁷ ва шавад. Суханони гоҳон⁸ тарфнабуд⁹ ва равиши некӯй¹⁰ чизҳо –андешай некӯ, кирдори росту сухани чимӣ¹¹ – аз ёду дониши мардум¹² бадар шуд. Бадзамонағиро, ӯ низ, (ки) аз дудаи бузургон¹³ ва каёну динбурдорон (буд), оину маниши¹⁴ он душдинон омехт ва барои (нигах доштани) авранги (хеш), он сухан, оин, паравтиш ва кардаи беҳдинонро ба оҳу ва ширк¹⁵ дошт. Ӯро низ, ки ба омӯҳтани ин фарҳангу рез кома буд, имкон набуд (ки) битавонад (онро) аз ҷой-ҷой (ҳатто) ба қӯшишу ранҷ, (ба сабаби) саҳмгинии¹⁶ (замона) аз они хеш кунад...

БАҲШИ НАҲУСТ

(Сароғоз)

Ҳон! «Занд-огоҳӣ», наҳуст, дар бораи оғарини оғозин¹ Ҳурмазд ва патёрагии Аҳриман; сипас дар бораи чигунагии оғаридагони моддӣ аз оғози оғариниш то фарҷом аст, ҳамон гуна ки аз дини маздаяснон пайдост; сипас, дар бораи он чӣ, ки ҷаҳон дорост бо гузориши чий ва чигунагии (он).

Ба беҳдин он гуна пайдост (ки) Ҳурмазди фарозпоя бо ҳама-огоҳиву беҳӣ, замоне бекарона дар равишне мебуд. Он равишне гоҳу ҷои Ҳурмазд аст, ки (онро) равишне бекарон ҳонанд. Он ҳама-огоҳиву беҳиро замони бекарона аст; чун Ҳурмазду гоҳу дину замони Ҳурмазд буданд (ҳастанд ва ҳоҳанд буд).

Аҳриман дар торикий ба пас-донишиву задоркомагӣ² жарфпоя буд. Ӯро задоркомагӣ хим³ ва он торикий ҷоӣ аст, ки (онро) торикии бекарон ҳонанд.

Миёни эшон тиҳигӣ буд, ки вой аст, ки омезиши (ду нерӯ) бад-ӯст.

Харду (зоти) каронамандиву бекаронагианд. Он чи фарозпоя аст, онро равшани бекарон хонанд, ки ба сар намерасад. Жарфпоя он торикии бекарон аст ва он бекаронагӣ аст. Дар марз, ҳарду каронаманданд, зоро миёни эшон тихигӣ аст, ба якдигар напайвастаанд.

Дигар (ин ки) ҳарду⁴ мину ба хештан каронаманданд ва дигар (ин ки) ба сабаби ҳама-огоҳии Ҳурмазд, ҳарчи дар дониши Ҳурмазд аст, каронаманд аст, зоро он паймони ҳарду минуро медонад, ки (ҳамоно) подшоии комили оғаридағони Ҳурмазд ба тани пасин аст ҷовидон; ва он бекаронагӣ аст. Оғаридағони Аҳриман бад-он замон аз миён раванд, ки тани пасин бошад ва он низ каронамандист⁵.

Ҳурмазд ба ҳама-огоҳӣ донист, ки Аҳриман ҳаст, бартозаду (чаҳонро) ба рашки комиле (фурӯ) гирад ва чӣ гуна аз оғозу то фарҷом бо чӣ⁶ ва ҷандағзорон биёmezad. (Пас) ў, ба минӯй, он оғарандагонро, ки (барои муқобила) бо он ағзор дарбоист, фароз оғарида, се ҳазор сол оғаридағон ба минӯй истоданд, ки бе андеша, бе ҳаракату номалмус буданд.

Аҳриман, ба сабаби пас-денишӣ, аз ҳастии Ҳурмазд огоҳ набуд; сипас, аз он жарфпоя барҳост, ба марзи дидори рушанон омад. Чун Ҳурмазд ва он рушани номалмусро дид, ба сабаби зардоркомагиву рашки гавҳарӣ, фароз тоҳт, барои миронидан тоҳт овард. Сипас, ҷирагиву пирӯзии фаро (тар) аз они хешро дид ва боз ба (чаҳони) торикӣ тоҳт, пас дев оғарида; он оғаридағони марговари муносиб барои набард (бо Ҳурмазд)-ро.

Ҳурмазд чун оғаридағони Аҳриманро дид, (он) оғаридағони саҳмгин, пӯсида, баду бадоғарида, писандаш наяфтоду эшонро бузург надошт. Пас Аҳриман оғаридағони Ҳурмаздро дид (ӯро) писанд афтод оғаридағоне бас жарф, пирӯзу ҳама-огоҳ⁷; он оғариниши Ҳурмаздро бузург дошт.

Он гоҳ Ҳурмазд бо денистани чигунагии фарҷоми кори оғариниш ба пазираи Аҳриман оштӣ бардошту гуфт, ки: «Аҳриман! Бар оғаридағони ман ёрӣ бар, ситоиш кун, то ба подоши он бемарг, бепирӣ, ноғарсуданӣ ва нопӯсиданӣ шавӣ. Онро иллат ин аст, ки агар набардро наёғозӣ, худро аз кор наяғғанӣ ва мо ҳардуро судовариҳо (ҳоҳад буд)». Аҳриман гуфт, ки: «Набарам бар оғаридағони ту ёрӣ ва надиҳам ситоиш; балки ту ва оғарандагони туро низ ҷовидона бимиронам (ва) бигравонам ҳамаи оғарандагони туро ба нодурустии туву дӯстии худ».

Он (сухан)-ро гузориш ин аст, ки (Аҳриман) пиндошт, ки Ҳурмазд дар баробари ў бечора аст ва ба-ин рӯй оштӣ пеш оварад; напазирифт, таҳдид низ фароз бурд.

Хурмазд гуфт, ки: «Эй Ахриман! Ҳар коре аз ту барнаояд, ки ту маро натавонӣ мирондан ва оғаридағони маро низ чунон натвон кардан, ки ба тамалуки ман бознарасанд». Пас, Хурмазд бо ҳама-огоҳӣ донист, ки агар ўро замони корзор (таъин) накунам, он гоҳ тавонад кардан бар оғаридағони ман ҳамон гуна ки таҳдид фароз бурд ва набарду омехтагии ҳамешагӣ (ҳоҳад шуд) ва ўро тавонойӣ (ҳоҳад буд) дар омехтагии оғариниш нишастан ва (онро) аз они хеш кардан, ҳамон гуна, ки акнун низ мардум дар (ин даврони) омехтагӣ бисёранд, ки гуноҳ⁸ беш варзанд то некӯй, ки комай Ахриман беш меварзанд.

Хурмазд ба Ахриман гуфт, ки: «Замон кун то корзорро бад-ин паймон ба нух ҳазор сол фароз афканем»; зоро донист, ки бад-ин замон кардан Ахриманро аз кор биафганад. Он гоҳ Ахриман ба сабаби нодидани фарҷоми (кор), бад-он паймон ҳамдостон шуд, ба ҳамон гуна, ки ду марди ҳамнабард замон фароз кунанд, ки: «Мо Баҳманрӯз то шаб корзор кунем. Хурмазд инро низ ба ҳама-огоҳӣ донист, ки дар нух ҳазор (сол), се ҳазор сол ҳама коми Хурмазд равад, се ҳазор сол дар омехтагӣ, коми Хурмазду Ахриман ҳарду равад (ва) бад-он фарҷомин набард, Ахриманро нокор тавон кардан ва патёрагиро аз оғариниш боздоштан. Пас, Хурмазд Ахунавар⁹ фароз суруд. Чун йата ахуваирияи¹⁰ бистуяквожаиро бихонд, фарҷоми пирӯзии хешу аз корафтодагии Ахриман ва нобудии девону растохезу тани пасин бепатёрагии ҷовидонаи оғаринишро ба Ахриман нишон дод. Ахриман, чун азкорафтодагии хешу нобудии ҳамаи девонро дид, гичу бехис шуд ва ба (ҷаҳони) торикий бозафтод.

Он гуна дар «Дин» гӯяд, ки чун як савуми он (суруд) хонда шуд, Ахриман, аз бим, тан даркашид¹¹; ҳангоме ки ду баҳраи он хонда шуд, Ахриман ба зону дарафтод; ҳангоме ки ба камол хонда шуд, Ахриман аз нокорӣ кардан ба оғаридағони Хурмазд бозмонд ва се ҳазор сол ба гичӣ фурӯ афтод.

(Нахуст) оғаринишро ба (ҳолати) минӯй гӯем, сипас, ба (ҳолати) моддӣ.

Хурмазд пеш аз оғариниш Ҳудой набуд, пас аз оғариниш Ҳудой ва судхостору фарзонаву зидди бадӣ (ва) ошкору сомонбахши ҳамаву афзунгару нигарони ҳама шуд. Нахустин оғаринишро (ки) ҳудӣ бахшид некӯ-равише (буд), он мину, ки чун оғаринишро андешид, бад-он тани хешро некӯ бикард; зоро ўро Ҳудой аз оғариниш буд. Хурмазд ба равшанбинӣ дид, ки Ахриман ҳаргиз аз патёрагӣ нагардад, он патёрагӣ ҷуз

офариниш аз кор наяфтад, офоридагонро چуз ба замон ривоҷ набошад (аммо) агар замонро биофаринад, офоридагони Аҳриман низ ривоҷ биёбанд.

Ӯ, ба ночор, барои аз кор афгандани Аҳриман замонро фароз офорид. Онро сабаб ин аст, ки Аҳриман چуз ба корзор аз кор наяфтад. Корзорро гузориш ин аст, ки кор ба чорамандӣ кардан бояд¹². Сипас, аз замони бекарона замони дирангхудой фароз офоридаву ҳалқ шуд; бошад, ки замони канораманд(аш) хонанд. Аз замони дирангхудой ногузарой фароз офорида шуд, чизи Ҳурмазд аз миён наравад. Аз ногузарой ноосонӣ пайдо шуд, ки девонро осонӣ нарасад. Аз баҳтрафторӣ, минуи бегардишӣ, падид омад. Он мину, ки он чи Ҳурмаздро аст, аз он чи оғози офориниш дода шуд, дигаргун нашавад. Аз минуи бегардишӣ камоли мақсади (Ҳурмазддар) офориниши моддӣ ошкор шуд: Ҳамдастонӣ (бо) офориниши некӯ. Аҳриманро бо офориниши бад ва нодонии (худ, бо он) ноҳамдостонӣ аст. Онро сабаб ва гузориш ин аст, ки (чун) Аҳриман бо Ҳурмазд набард (оғоз) кард, худоӣ, фарзонагӣ, номоварӣ, бартарӣ ва ногузароии Ҳурмазд ва аз корафтодагӣ, худпарастӣ, фурӯдастӣ ва пасдениши Аҳриман ба пайдой омад.

Чун (Ҳурмазд) офоридагонро биофарид, замони дирангхудой нахустин офорида буд, ки ӯ фароз офорид; зоро, пеш аз омехтагӣ (замон) тамоман бекарона буд ва Ҳурмазд, аз он (замони) бекарона, (замони) каронамандро офорид; чун аз оғози офориниш, ки офоридагонро офорид, то ба фарҷом, ки Аҳриман аз кор биафтод, ба андозаи дувоздаҳ ҳазор сол аст, ки каронаманд аст. Сипас, ба бекаронагӣ биомезаду бигардад, ки (он ҳангомест, ки) офоридагони Ҳурмазд ба покӣ бо Ҳурмазд ҷовидона шаванд. Чунин гӯяд дар «Дин», ки замон нерумандтар аз ҳарду офориниш аст: офориниши Ҳурмазд ва низ они Аҳриман. Замон ёбандай ҷараёни кор (ҳо)¹³ аст, замон аз некёбандагон ёбандатар аст, замон аз огоҳон огоҳтар¹⁴ аст, ҷунонки доварӣ ба замон тавон кардан. (Ба) замон аст, ки хонумон барағандагон шавад. (Агар) тақдир (бошад), дар замон, ороста фароз шикаста шавад. Кас аз мардумони миранда аз ӯ раҳӣ наёбад, на агар ба боло парвоз кунад, на агар ба нагуний ҷаҳе канаду дарнишинаш ва на агар зери ҷашмаи обҳои сард фурӯ гардад.

Ҳурмазд аз он худии хеш, аз равшани маддӣ, тани офоридагони хешро фароз офорид ба тани оташи равшан, сапед, гирду аздурпайдо, аз моддаи он мину, ки патёрато, ки дар ҳарду офориниш аст, бибарад. Бошад, ки (онро) тавон бошад, ки замон

(хонанд). Он гоҳ, тани войи некуро фароз офарида, ҳамон гуна, ки вайро боист; бошад, ки (ўро) войи диранг-худой фароз хонанд. Он гоҳ, офаринишро ба ёрии войи диранг-худой фароз офарида; зеро ҳангоме, ки офаринишро офарида, вай низ (чун) афзоре буд, ки ўро ба кор дарбоист.

Ахриман аз торикии моддӣ он офариниши хешро фароз соҳт: бад-он тани хокистарии шоистаи (чаҳони) торикӣ, табаҳкор, ки базаҳоинтарин¹⁵ ҳрафастр аст. Ӯ аз худпаастии моддӣ варави баду нест-танро соҳт, чунонки варавро боиста аст ӯ нахуст, худии девонро офарида (ки равиши) бад аст, он мину, ки табоҳ кардани офаридағони Ҳурмазд аз ӯ бувад; зеро ӯ аз торикии моддӣ он торикии бекаронаро падид овард, аз торикии бекарона дурӯғгӯй фароз бувад (ки) аз (он) бадии он Ахриман ошкор шуд, зеро он офаринишро соҳт, ки хештанро баду бадтар бикард; яъне аз кор биафтад зеро (ҳангоме, ки) аз торикии бекарона он танро фароз соҳт ва офариниши хешро дар он тан биофида, аз он офариниши хеш аз кор биафтад.

Ҳурмазд аз равшании моддӣ ростгӯиро (офарида) ва аз ростгӯй афзунгарию додор ошкор шавад (ки) офариниш аст; зеро ӯ тани бекаронро аз равшании бекарон фароз офарида ва офаридағонро низ ҳама дар тани бекарон биофида. Тани бекарон (аз) гузарои замон чудо аст. Аз тани бекарон «Ахунавар» фароз шуд, минуи «йата аҳу вайрия», ки оғози офаринишу фарҷоми офаридағон аз ӯ ошкор (шавад); бошад, ки «Дин» (хонанд) чун «Дин» ба ҳамроҳи офариниш офарида шуд. Аз «Ахунавар» минуи сол фароз шуд, ки акнун дар даврони омехтагӣ ниме равшану ниме торик, сесаду шасту панҷ рӯз аст, ки буриши замони диранг-худой аст ва ҳарду офариниш барои набард дар ӯ равоӣ ёфтанд, ки гуфт: «Офариниши Ҳурмазд ба ҳудоиву дастурӣ, додманӣ ва бартарпояйӣ, ба осоиш¹⁶ истод; офариниши Ахриман ба султа¹⁷ ситамгарӣ ва гуноҳкориву фурӯпояйӣ, ба душворӣ истод».

Ҳурмазд ба Амшоспандон – ҳангоме ки эшонро офарида буд – мушаххас гашт, шаш¹⁸ сарваре, ки барои ҳастӣ мебоист фароз офарида (то) сипас, ба тани пасин бадиро аз он нопайдой баранд. Ӯ офариниши минуиро ба минуӣ нигаҳ дорад ва офариниши моддиро (ниж нахуст) ба минуӣ офарида ва сипас, ба сурати моддӣ офарида. Ӯ, нахуст, Амшоспандонро офарида (ба) шаш бун; сипас, дигар, он ҳафтумин худ Ҳурмазд аст. Аз (чумла) офаридағони моддӣ (ки) ба минуӣ офарида, нахуст шашто (буданд) ва он ҳафтумин худ, (Ҳурмазд) буд; зеро Ҳурмазд ҳарду аст: нахуст мину, (сипас) моддӣ. Пас аз (офариниши)войи

диранг-худой, аз Амшоспандон, нахуст Баҳманро фароз офариd, ки ривоч ёфтани офариdагони Ҳурмазд аз ў буд¹⁹. Ӯ нахуст Баҳманро аз равиши неку равшани моддӣ фароз офариd. Ин ки (гӯянд): «Баҳмани маздаяснон бо ў буд», ин аст, ки он чиро то фирашкард бар офариdагон расад, ў медонист.

Сипас, Ардибиҳишт, сипас Шахривар, сипас Спендормад, сипас Хурдоду Амрдодро офариd, ҳафтум худи Ҳурмазд ва ҳаштум ростгӯй, нуҳум Сурӯши парҳезгор, даҳум Мороспанд, ёздаҳум Нарйосанг, дувоздаҳум Ради баланд, Рату бурзет, сездаҳум Рашини Рост, чаҳордаҳум Мехри фароҳчарогоҳ, понздаҳум Аҳришванги некӯ, шонздаҳум Поранд, ҳафтаҳум Ҳоб, ҳаждаҳум Бод, нуздаҳум Додмандӣ, бистум Пайкор: додҳоҳиву дифоъ, оштибу афзунгарӣ.

Аз офариdагони маддӣ нахуст осмон, дигар об, седигар замин, чаҳорум гиёҳ, панҷум гӯсфанд, шашум мардум, ҳафтум худи Ҳурмазд (буд). Ӯ офаринишро ба ёрии войи диранг-худой фароз офариd, зеро, ҳангоме ки ў войи диранг-худойро фароз офариd, он (вой) низ афзоре шуд, ки вайро барои офариниш дарбоист.

Аҳриман бад-он патёрагӣ аз камоладевон нахуст Ақаманро фароз соҳт, сипас Андар, сипас Совул, сипас Ногаҳис, сипас Тарумад, сипас Тарезу Зареза, сипас дигар девон, ҳафтум худи Аҳриман (буд). Аҳриман ҳаргиз чизе некӯ наяндешид, нагӯяду накунад. Ӯро некӯии офариdагони Ҳурмазд боиста набуд,²⁰ Ҳурмаздро нобудгари²¹ офариниши Аҳриман боиста набуд. Ҳурмазд он чизро наандешад, ки онро натавонад кард, Аҳриман онро, ки натавонад кард, андешад, таҳдид низ фароз барад.

Офариdагони Ҳурмазд ба минуӣ ончунон парварда шуданд, ки бе андеша, ногирифтаний ва бе ҷунбиш чун манӣ ба тарӣ истоданд. Пас аз тарӣ омехтагӣ буд, ба монанди манӣ ва хун; пас аз омехтагӣ овардагӣ²² буд, ба монанди даштак²³; пас аз овардагӣ бахш шудан буд чун дасту пой; пас аз бахш шудан фурӯшудагӣ буд (чун) ҷашм, гӯш, даҳон; пас аз фурӯшудагӣ ҷандиш²⁴ буд (ва он) ҳангомест, ки ба пешравӣ истод. Акнун низ ба гетӣ (фарзандон) бад-он шева дар шиками модар падид оянду зоянду парвариш ёбанд. Ҳурмаздро дар офариниш модарӣ ва падарии офариdагон аст; зеро ҳангоме ки офариdагонро ба минуӣ парвард, он модарӣ буд ва ҳангоме ки (эшонро) ба сурати маддӣ офариd, он падарӣ буд.

БАХШИ ДУВУМ

Дар бораи офариниши моддӣ

Чун Ахриман ба гичӣ аз кор биафтод – чунонки фароизтар навиштам – се ҳазор сол ба гичӣ фурӯ монд. Дар он азкорафтодагии он Ахриман, Ҳурмазд офаридағонро ба сурати моддӣ офарида. Аз¹ равшании бекарон оташ, аз оташ бод, аз бод об, аз об замину ҳамаи ҳастии² моддиро фароз офарида.

Чунин гӯяд ба «Дин», ки нахустин офарида ҳама оби сиришке буд, зеро ҳама (чиз) аз об буд ҷуз тухмаи мардумону гӯспандон, зеро онро тухма оташ-тухма аст. Ӯ, нахуст, осмонро офарида барои боздоштани (Ахриману девон), бошад, ки (он офаринишро) оғозин хонад³; дигар обро офарида барои аз миён бурдани Дуручи ташнагӣ, седигар заминро офарида ҳама моддӣ, чаҳорум гиёҳро офарида барои ёрии гӯспанд; панҷум гӯспандро барои ёрии марди парҳезгор (офарида); шашум марди парҳезгорро офарида барои аз миён бурдану аз кор афгандани Ахриман ва ҳамаи девон; сипас, оташро офарида (чун) ахгаре⁴ ва бад-ӯ дураҳшиш аз равшании бекарон пайваст. Он гуна тане некӯ (дошт), ки оташро дархур аст. Ӯ, сипас, бодро офарида ба (монанди) тани мардумчавони понздаҳсола, ки ин обу гиёҳу гӯспанду марди парҳезгор ва ҳар чизро бибараду бидод. Чигунангии эшонро гӯjam:

Нахуст осмонро офарида равшан, ошкоро, бисёр дур хоядиса⁵ (ба шакли тухм – Д.М.) ва аз хумоҳан, ки гавҳари алмоси нар аст; сари ӯ ба равшании бекарон пайваст. Ӯ офаридағонро ҳама дар даруни осмон биофарида, диж⁶ гуна бо рӯе, ки онро ҳар афзоре⁷, ки барои набарду боиста аст, дар миён ниҳода шуда бошад; ё ба монанди хонае, ки ҳар чиз дар (он) бимонад. Бунпояи⁸ осмонро ончанд паҳност, ки онро дарозост; ӯро ончанд дарозост (ки) ӯро болост; ӯро ончанд болост, ки ӯро жарфост; баробарандоза, мутаносиб⁹ ва беша¹⁰ монанд. Минуи осмон, (ки) андешаманду суханвару кунишманду огоҳу афзунгару баргузинанда аст, пазируфт давраи¹¹ дифоъ бар зидди Ахриманро, ки бозтохтани (вайро ба ҷаҳони торикий) нахилад. Минуи осмон чун он ғурди артишторе, ки зирех пӯшида бошад то бе бим аз корзор раҳӣ ёбад осмонро бад-он гуна (бар тан) дорад.

Ӯ ба ёрии осмон шодиро офарида. Бад-он рӯй барои ӯ шодиро фароз офарида, ки акнун, ки омехтагӣ аст, офаридағон ба шодӣ даристанд, сипас аз гавҳари осмон обро офарида ҷандин

марде, ки ду даст бар замин ниходу ба дасту пой равад (ва) он гоҳ об то шиками ў бииистад; бад-он баландӣ об битоҳт. Ба ёрии ў бод, борон, меҳ, абри боронӣ ва барф¹² офарида шуд. Седигар, аз об заминро офарида гирд, давргузар, бенишебу бефароз, дарозо бо паҳнову паҳно бо жарфо баробар, рост миёни ин осмон қарор бигирифта. Чунин гӯяд, ки ў нахуст як савуми ин заминро фароз офарида саҳт чун сангзор, дигар, як савуми ин заминро фароз офарида гирд оғанда; се дигар, як савуми ин заминро фароз офарида аз гили нарм¹³. Ў гавҳари кӯҳҳоро дар замин биофарида, ки пас аз он аз замин болиданду рустанд. Ў ба ёрии замин офарида оҳан, рӯй, гӯгируду бӯраву гач ва низ ҳамаи (он чиро, ки аз) тухмаи он саҳт заминанд, ҷуз аҳҷори карима¹⁴. (сангҳои қиматбаҳо – алмос, фирӯза ва ғ.), ки аз тухмае дигаранд. Заминро чун он марде соҳту офарида, ки ҳама сӯи тани вайро ҷома (бар) ҷома саҳт даргирифтааст. Зери ин заминро ҳама ҷо об бииистад.

Чаҳорум гиёҳро офарида, нахуст бар миёнаи ин замин фароз руст ҷанд пой боло, бешоҳа, бе ҳору тару ширин. Ў ҳама гуна неруи гиёҳонро дар сиришт дошт. Ў обу оташро ба ёрии гиёҳ офарида, зеро ҳар танаи¹⁵ гиёҳро сиришки обе бар сар ва оташи чаҳор ангушт пеш (аз он аст). Бад-он неру ҳамеруст.

Панҷум, ғови яктоофарида дар Эронвич офарида, ба миёнаи ҷаҳон, бар бори¹⁶ рӯди Вех-Даитӣ, ки (дар) миёнаи ҷаҳон аст. (Он ғов) са педу рушан буд чун моҳ, ки ўро боло ба андозаи се ной буд. Ба ёрии ў офарида шуд обу гиёҳ, зеро дар (даврони) омехтагӣ ўро зӯру боландагӣ аз эшон бувад.

Шашум Каюмарсро офарида равшан чун Ҳуршед. Ўро ба андозаи ҷаҳор ной боло буд. Паҳно(ш) чун (ш); рост бар бори рӯди Даитӣ, ки (дар) миёнаи ҷаҳон истад. Каюмарс бар сӯи чапу ғов бар сӯи рости (Ҳурмазд офарида шуданд). Дурии эшон яке аз дигаре ва низ дурӣ аз оби Даитӣ ба андозаи болои худи (эшон) буд. Каюмарс дорои ҷашм, дорои гӯш, дорои забону дорои даҳшак¹⁷ буд. Даҳшак доштан ин аст, ки мардум аз тухмаи ў бадон ғуна зоданд. Ба ёрии ў ҳоби осоишбахшанд офарида шуд; зеро Ҳурмазд он ҳобро ба тани марди баланди понздаҳсолаи равшан фароз офарида. Ў Каюмарсро бо ғов аз замин офарида. Ў аз равшаниву сабзии осмон нутфаи мардумону ғованро фароз офарида, зеро ин ду нутфаро (ки) оташтухмаанд на обтухма, дар тани ғову Каюмарс бидод, то афзоиш ёфтани мардумону гӯсфандон аз он бошад.

Ў ин шаш офаринишро ба шаш ғоҳи Гоҳанбар биофарида, ба соле, ки сесаду шасту панҷ рӯз ба шумор асту дувоздаҳ моҳ,

ҳар моҳе сӣ рӯзу як моҳ сиву панҷ рӯз. Бар ҳар рӯзе номи Амшоспанде ниҳода шуд. Чигунагии онро гӯям:

Нахуст Осмонро офарида ба чиҳил рӯз, ки аз рӯзи Ҳурмазд, моҳи Фарвардин то рӯзи Обон, моҳи Ардибиҳишт аст. Панҷ рӯз диранг кард¹⁸ то рӯзи Дай ба Мехр. Он панҷ рӯз Гоҳанбор ва онро ном Мадйозарм¹⁹ аст. Онро гузориш ин ки²⁰ зистгоҳи Меху Моҳ²¹ ва сабзӣ ба пайдой омад.

Дигар, Обро офарида ба панҷоҳу панҷ рӯз, ки аз рӯзи Мехр, моҳи Ардибиҳишт аст то рӯзи Обон, моҳи Тир, панҷ рӯз диранг кард то рӯзи Дай ба Мехр, он панҷ рӯз Гоҳанбор ва онро ном Маидиошам²², ки онро гузориш ин ки ё обро равшан бикард, зоро нахуст тира буд.

Седигар Заминро ба ҳафтод рӯз офарида, ки аз рӯзи Мехр, моҳи Тир то рӯзи Ард, моҳи Шаҳривар аст. Он панҷ рӯзро диранг кард то рӯзи Анагрон. Он панҷ рӯз Гоҳанбор ва ўро ном Падиҳҳа²³ аст. Ўро гузориш ин ки ба пой рафтани офари-дагонро бар замин падид овард.

Чаҳорум Гиёҳро офарида ба бисту панҷ рӯз (ки аз рӯзи Ҳурмазд моҳи Мехр то рӯзи Ард аст). Панҷ рӯз диранг кард то²⁴ рӯзи Анагрон. Он панҷ рӯз Гоҳанбор ва ўро ном Аёсарем²⁵ аст, ки ўро гузориш ин ки баргу бӯю рангу сабзӣ пайдо шуд.

Панҷум гӯсфандро офарида ба ҳафтоду панҷ рӯз, ки аз рӯзи Ҳурмазд, моҳи Обон то рӯзи Дай ба Мехр, моҳи Дай аст. Панҷ рӯз диранг кард то (рӯзи Баҳром). Он панҷ рӯз Гоҳанбар ва ўро ном Мадйорем²⁶ аст, ки ўро гузориш ин ки анбори замистонро барои домҳои хеш фароҳам бикард.

Шашум мардумро офарида, ки Каюмарс аст, ки ба ҳафтод рӯз, ки аз рӯзи Ром, моҳи Дай то рӯзи Анагрон, моҳи Спандормад аст. Панҷ рӯз диранг кард то (рӯзи Ваҳиштаишти-гоҳ). Он панҷ рӯз Гоҳанбор аст, ки он панҷ рӯзи тарӯфта аст, ки дуздида хонанд, ўро ном Ҳамаспаҳмадем²⁷ аст, ки ўро гузориш ин ки ҳаракати ҳамаи сипоҳ ба гетӣ пайдо шуд, зоро фравахри мардумон ба ҳамсипоҳӣ рафтанд. Номи он панҷ рӯз, ки тарӯфта аст, ки панҷ гоҳ гоҳонест, ки панҷаи некӯ хонад, ба сурати динӣ ин аст: Ахунавайд-гоҳ, Уштавайд-гоҳ Испандумад-гоҳ, Воҳухушатр-гоҳ, Ваҳиштаишт-гоҳ.²⁸

Номи он сӣ рӯз, ки бар моҳҳо ниҳода шудааст, ин²⁹ аст: Ҳурмазд, Баҳман, Ардибиҳишт, Шаҳривар, Спандормад, Хурдод, Амурдод, Дай, Озар, Обон, Хур, Моҳ, Тир, Гауш, Дай, Мехр, Сурӯш, Раши Фарвардин, Баҳром, Ром, Бод, Дай, Дин, Ард, Аштод, Осмон, Зомиёд, Мороспанд, Анагрон.

Он дувоздаҳ моҳро ном аз ҳамон Амшоспандон аст:
Фарвардинмоҳ, Ардибиҳиштмоҳ, Хурдодмоҳ, Тирмоҳ,
Амурдодмоҳ, Шаҳривармоҳ, Мехроҳ, Обонмоҳ, Озармоҳ,
Даймоҳ, Баҳманмоҳ, Спандормадмоҳ.

Чигунагии эшонро як-як фароз гӯям.

БАҲШИ САВУМ

Дар бораи фароз оғаридан равшанон

Хурмазд дар миёни осмону замин равшанонро¹ фароз оғарида: (нахуст) ситорагони ахтарӣ ва низ он ноахтириро; сипас, Моҳ ва сипас Хуршедро (дар он) бии斯顿ид. Чун ў нахуст сипеҳро оғарида, ситорагони ахтариро бар он гуморд (ки) моявари ин дувоздаҳ (ахтар)анд, ки эшонро ном Барра, Гов, Дупайкар, Харчанг, Шер, Хӯша, Тарозу, Каждум, Нимасб, Буз, Далв ва Моҳӣ аст, ки эшонро дар баршумории манозили Қамар тақсим ба бисту ҳафт аст, ки эшонро ном ин аст:² Падиспар, Пешпарвиз, Пайиг (?), Бузисар, Башн, Раҳват, Таришак³, Азараг, Нахв, Маён, Авдум, Мошоҳа, Успур, Ҳусрав, Сирӯй, Вар, Диљ, Дирафша, Варант, Го, Юғ, Мӯрӣ, Бунзах, Каҳтсар, Каҳтмиёну Каҳт. Ў барои ҳамаи оғариниши оғозини ҷаҳон ҷойгоҳ соҳт, ки чун Аҳриман расад, ба муқобилаи душмани хеш қӯшанду оғаридагонро аз он патёрагон раҳоӣ бахшанд, ҳамсони сипоҳу гунд, ки дар (майдон)-и корзор бахш шаванд. (Барои) ҳар ахтаре аз эшон шаш ҳазор – ҳазору ҷаҳорсаду ҳаштод⁴ ҳазор ситораи хурд ба ёрӣ фароз оғарида шуд. (Ин) он аст, ки акнун ахтар шуморанд, ҷуз он бешумор (ситорагоне), ки ба ёрии ин (ахтарон) истанд.

Бар он ахтарон ҷаҳор сипаҳбад ба ҷаҳор сӯй гуморда шуд. Сипоҳбаде бар он сипоҳбадон гуморда шуд. Бас бешумор ситораи номбурдор барои ҳунарвариву нерудиҳандагӣ (ба) он ахтарон ба сӯй-сӯй ва ҷой-ҷой гуморда шуд. Чунин гӯяд, ки Тиштр сипоҳбади Шарқ, Садвис сипоҳбади Нимрӯз, Вананд сипоҳбади Ғарб, Ҳафтавранг сипоҳбади Шимол, меҳгоҳ, ки меҳи миёни осмонаш ҳонад. Сипоҳбадон сипоҳбад⁵, Поранду Маздадод ва дигар аз ин шумор сардорон посдори навоҳианд. Ахтаршуморон ин ситорагонро акнун ситорагони нобиёбонӣ меҳонанд ва бузургу қӯҷаку миёна (эшон)-ро (эшон)-ро бузурге нахустин, бузурге (дигар ва бузурге) седигар ҳонанд.

Ин сипеҳр ба ҳамонандии солеnihoda шуд: дувоздаҳ ахтар чун дувоздаҳ моҳ, ҳар ахтаре сӣ дараҷа аст, чун ҳар моҳе сӣ шабонарӯз. Ӯ Ҳафтаврангро ба ноҳияти Шимол гуморд, он ҷо, ки чун Аҳриман дарҳост, дӯзах шуд. Барои идораи қишварҳои дар (даврон) омехтагӣ, аз ҳафт қишвар, аз ҳар қишваре банде бад-ӯ пайваста аст ва бад-он рӯй аст (ки) Ҳафтавранг ҳонда мешавад.

Ӯ сипеҳри он ахтаронро чун ҷарҳае ниҳод, ки дар омехтагӣ ба ҳаракат истанд; сипас, бар фарози эшон, ситорагони наёмезандаро қарор дод, ки чун Аҳриман расад, ба набард (ӯро) супуранду нагзоранд ба болотар биёmezad. Ӯ фарраи беҳдин маздаясноро барои он сипоҳбадон гуморд, ки ҷавҳари разм ҳонда шавад (ки) ошкор шудани покист дар (баробари) омехтагӣ. Бад-он рӯй ситораи наёмезанд ҳонда шавад, ки чун Аҳриман омад, эшон (бо Ӯ) наёмехтанд. Ахтаршуморон (сипеҳри эшонро) сипеҳри забарсипеҳр меҳонанд. Бад-эшон ангораи баҳиза нест, зеро омехтагон наметавонанд ҷизи поконро баршуморанд. Моҳи гӯспандтухма бар болои он оғарида шуд; Ҳуршеди тезасб болои он оғарида шуд.

Ӯ Моҳу Ҳуршедро ба болои он ахтарони омехтаву наёмехта гуморд, ки эшонро ҳама банд ба Ҳуршеду Моҳ аст. Гоҳи Амшоспандон бар болои Ҳуршед оғарида шуд, ки ба равшанини бекарон, (ба) гоҳи Ҳурмузд пайваста аст. Инро низ шаш поя аст, ки шаш оғариниш аст, ҳамонанди шаш оғариниши моддӣ. Миёни ин сипеҳр гуморда шуд Бод, Абу Рашт Вазишт, ки чун Аҳриман расад, ба иттифоқи он минуи бузург, он Тиштр, об ситонанд, борон боранд. Ӯ эшонро низ ҳамчунон ба Ҳуршед, Моҳу ситорагон банд кард. Дигар (ин ки) Оташи Вазишт, Боду Ир ҳамкору ёвари Тиштр, сипоҳбади Шарқанд.

Аз он ситорагон, он ки бузургтар аст ҳамчанди хонае сангӣ аст; он ки миёна аст ҳамчанди ҷарҳае дурушт аст; ва он ки кӯҷактар аст ҳамчанди сари гови хонагӣ аст. Моҳ ҳамчанди аспресе (ба андозаи) ду ҳоср аст, ки ҳар ҳосре бар замин ба андозаи фарсангест. Ҳуршед ҳамчанди Эронвич аст.

Моҳу Ҳуршеду он ситорагон то омадани Аҳриман, истоданду нарафтанд. Замон ба покӣ мегузашту ҳамвора нимрӯз буд. Пас аз омадани Аҳриман ба ҳаракат истоданд ва то фарҷом аз он ҳаракат наистоданд. Ҳаракати Ҳуршед чун бузургтар тири сепарра аст, агар он бузургтар марз аз он бузургтар камон биафганад. Моҳро ҳаракат ҳамсони се парра тире миёна аст, агар он миёнамард аз он миёнакамон биафганад. Ситорагонро ҳаракат чун сепарра тири кӯҷак аст агар он кӯҷакмард аз он

кӯчак камон биафганад. Аз он ахтарон Тиштр, Башн, Таришагу Азараг, Падиспару Пешпарвиз тезравтаранд. Хуршед аз он goх ки ахтареро биҳилад, то он дигареро биёбад, миёнгини диранг ба андозаи (замонест, ки) марде санге барситонаду биафганад.

БАХШИ ЧАҲОРУМ

Дар бораи чигунагӣ ва иллати оғариниши оғаридағон барои набард

Хурмузд номи сӣ Амшоспандро бад-он сӣ рӯз чунин ниҳод, ки нахуст Хурмузд аст, сипас шаш Амшоспанд, (ки ме)шавад ҳафт. Ҳаштум Дай (ки) додор аст, сипас шаш Амшоспанд, (ки) мешавад ҳафт. Ҳаштум Дай (ки) додор аст, сипас ҳафт Амшоспанд, (ки) мешавад ҳашт.¹ Нуҳум Дай, (ки) додор аст, сипас ҳафт Амшоспанд, (ки) мешавад ҳашт. Чунон (ки) номи хешро ба чаҳор ҷой дар моҳҳо ҷой дод. Хурмузду он се Дай яке ном, яке goҳ, яке Дин ва яке замон аст, ки ҳамеша будаанд.

Ҳангоме ки Аҳриман ба патёрагӣ омад, Хурмузд замони дирангхудойро ба тани марди понздаҳсолаи равшану сапедчашму баланду неруманд фароз оғарида, ки ўро нерумандӣ аз ҳунармандист на аз дуздиву ситамгарӣ. Ӯ худ ҷомаи сапед пӯшиду шукӯҳи осурванӣ дошт; зоро ҳамаи доноӣ бо осурванон аст, ки бар қасон намудор аст (ки) ҳар қас аз ў омӯзанда аст. Хурмуздро низ ҳешкории оғариниш буд; оғаринишро ба доноӣ метавон оғарида ва бад-ин рӯй аст, ки ҷомаи доноён пӯшад (ки) осурванест. Войи некучомаи заррин, симин, гавҳарнишон волгунаи² басранг пӯшид (ки) ҷомаи артишорист, зоро фарозраванда (будан) аз паси душманону патёрапо аз миён бурдан ва оғаринишро посбонӣ кардан (ҳешкории ўст). Чунин гӯяд, ки Войро он ҳешкорӣ аст (ки) дар (худ) ҳарду оғариниши рақибро таҳаммул кунад. Чи онро, Спанд-мину оғариду низ онро, ки Аҳриман; барои он ки чун³ набард сар бигирад, оғаридағони Хурмуздро ҳамебияфзояду они Аҳриманро аз миён бибарад.

Сипехро аз замон оғарида, ки тани Зурвани диранг-худой ва тақдири эзидӣ аст. Ӯ ҷомаи қабуд⁴ пӯшид, ҷомаи вастрийушӣ дошт; зоро некбахтӣ (ба) ҷаҳон ҳешкории ўст; ҳамон гуна, ки вастрийушон муносиби варзидани ҷаҳон оғарида шуданд. Ҳамон гуна, ки Ҳурмазд номи хешро (ба) миёнаи ҳар шаш Аишоспанд

чой дод. Офариниши минуву гетиро низ ба ҳамон оин офариid. Ҳамон гуна, ки (ба) мину Ҳурмазд ва он шаш Амшоспанд: Баҳман, Ардибиҳишт, Шахривар, Спандармад, Ҳурдод ва Амрдод ба ҳамон гуна низ осмонро ҳафт поя аст: нахуст абрпоя, дигар сипеҳри ахтарон, седигар ситорагони наёмезанда, чаҳорум биҳишт, (ки) Моҳ бад-он поя истад; панҷум гарудмон, ки Анағри равшан хонда шавад ва Ҳуршед бад-он поя истад; шашум гоҳи Амшоспандон; ҳафтум равшании бекарон, чойи Ҳурмазд ба ҳамон гуна низ офориниши моддиро ба ҳафт (бахш) офорид: нахуст Осмон, дигар Об, седигар Замин, чаҳорум Гиёҳ, панҷум Гӯсфанд, шашум Мардум, ҳафтум Оташ, ки дураҳшиши (ӯ) аз равшании бекарон, чойи Ҳурмазд аст. Ӯ оташро дар ҳамаи офориниш чунон бипароканду фароз офорид ба монанди хонахудое, (ки) чун дар хона шавад, андар хима оташ ниҳад⁵.

Ӯ фармуд ба оташ (ки: «Туро ҳешкорӣ») дар (даврони) аҳриманӣ парастории мардум кардан, ҳӯриш соҳтану аз миён бурдани дард⁶ аст. Ҳангоме ки туро чиз-чиз барниҳанд⁷ берун ой⁸, чун ҳезум барниҳанд фароз гир⁹.

Ӯ ҳамаи Амшоспандонро ба ҳамкорӣ (дар) набарди офоридагон чунон гумориду истонд, ки чун Аҳриман омад, ҳар кас он душмани ҳешро ба набард фароз гирад, фармони тозае дарнабояд. Чигунагии онро фароztар гӯям:

Нахуст аз минуиён Ҳурмазд аст. Ӯ аз ҷаҳони моддӣ буни мардумро ба ҳеш гирифт¹⁰. Ӯро ҳамкор он се Дайанд, яке Гоҳ, яке Дин ва яке Замон; ҳама Дай ном¹¹, ки минуи ҳама офориниш аст.¹² Ӯ мардумро ба панҷ бахш фароз офорид: тан, ҷон, равон, оина¹³ ва фраваҳр; чун тан, он ки модда аст; ҷон он ки бо бод пайваста, дам овардану бурдан; равон, он ки бо бӯй¹⁴ дар тан аст: шунавад, бинаду гӯяду донад; оина, он ки ба Ҳуршедпоя истад; фраваҳр, он ки пеши Ҳурмаздҳудой аст. Бад-он рӯй чунин офорида шуд, ки дар (даврони) аҳриманӣ, (чун) мардум миранд, тан ба Замин, ҷон ба Бод, оина ба Ҳуршед, равон ба Фраваҳр пайвандад, то равони эшонро тавони мирандан набошад.

Дигар аз минуиён Баҳман аст. Ӯ аз офориниши моддӣ анвои гӯспандро ба ҳеш пазируфт. Ба ёриву ҳамкории ӯ Моҳу Гаушу Рому Сипеҳри Ҳудой ва Зурвани бекаронаву Зурвани дирангҳудой дода шуданд. Ӯ гӯспандро ба панҷ бахш фароз офорид: тан, ҷон, равон, оинаву мину, ки то дар (даврони) аҳриманӣ Гаушурван тухмаи гӯспандро аз Моҳпоя бипазирад ва ба ёрии Роми неку дар ҷаҳон ривоҷ бахшад. Чун миранд, тан ба (замин, ҷон ба) Гаушурван, равон ба Ром, оина ба Моҳ, мину ба Баҳман пайвандад то¹⁵ тавони ба миранидан набошад.

Седигар аз миниёён Ардибиҳишт аст. Ӯ аз офариниши моддӣ оташро ба хеш пазируфт. Ба ёриву ҳамкории ӯ Озар, Сурӯш, Баҳром ва Нарйосанг дода шуданд, бад-он рӯй, ки дар (даврони) ахриманий, оташро (ки) дар хона нишонда ва сомон ёфтааст, Баҳром паноҳ диҳад, Сурӯш посбонӣ кунад. Чун¹⁶ шавад, аз Баҳром ба Сурӯш аз Сурӯш ба Озар, аз Озар боз ба Ардибиҳишт пайвандад, то девонро тавони мирондан набошад.

Чаҳорум аз миниёён Шаҳривар аст Ӯ аз офариниши моддӣ филизро ба хеш гирифт. Ба ёриву ҳамкории ӯ Хуру Мехру Осмону Анагрон, Сауги некӯ, Ардвисуру Ҳуми Эзид, Бурзязду Даҳмон-офарин дода шуданд; зоро филизро устуворӣ аз Осмон асту Осмонро бун-гавҳар обгинагун филиз аст ва ўро қарор аз Анагрон аст – Анагрон (ҳамон) Анағри равшан, хонаи заррини гавҳарнишон аст, ки (дар) боло (ба) Амшоспандон пайваста аст – то бад-ин ҳамкорӣ девонро дар (даврони) ахриманий тавони аз миён бурдани филиз набошад.

Панҷум аз миниёён Сландромад аст. Ӯ аз офариниши моддӣ заминро ба хеш пазируфт. Ба ёриву ҳамкории ӯ Обон, Мороспанд¹⁷, Дин, Ард, (ки) Аршишванг аст ва Ардвисур Аноҳид дода шуданд; чунонки Обон¹⁸ минуи поккунандай замину тухмай обҳост ва Мороспанд, ки Мансраспанд, сухани Ҳурмазд аст, дар ўст; ва Арду Дин дар Фарраи¹⁹ хона аст. Дар бораи Аршишванг гӯяд фарраи парҳезгор биҳиштӣ аст. Ардвисур Аноҳид падару модари обҳост. Бад-ин ҳамкорӣ (ки) дар (даврони) ахриманий тартиб ёфтааст, ин миниёни ҳамкор фарраро нигоҳ²⁰ доранд.

Шашум аз миниёён Хурдод аст. Ӯ аз офариниши моддӣ обро ба хеш пазируфт. Ба ёриву ҳамкории вай Тиру Боду Фарвардин дода шуданд, ки Тир Тиштр аст, ки дар (даврони) ахриманий он обро ба ёрии Фарвардин, ки Фравахри парҳезгорон, аст, ситонад ба минӯй, ба Бод биспорад. Бод он обро ба шитоб ба кишварҳо роҳбар шавад, бигзаронад, ба афзор абр бо ҳамкорон биборонад.

Ҳафтум аз миниёён Амрдод аст. Ӯ аз офариниши моддӣ гиёҳро ба хеш пазируфт. Ба ёриву ҳамкории вай Рашну Аштоду Зомиёд дода шуданд, се фарра он ҷо ба Чинводпул, ки (дар даврони) ахриманий равони мардумонро ба неку баде, ки кардаанд, биоморанд. Бешумор дигар маҳлуқи минуӣ²¹ ба ҳамкории эшон қарор гирифтаанд, монанди он ҷи дар бораи сипеҳри ахтарон навишта шуд. Ӯ рӯзро²² низ ба таври мутавассит²³ ҳар як ба панҷ ҳангом бахш кард бар ҳар ҳангоме минуӣ гуморд, чунонки бомдодгоҳро Ҳован²⁴ мину, нимрӯзгоҳро

Рапишвин²⁵ мину, айвор²⁶ гохро Узаирин²⁷ мину, Абодайван²⁸ (гох)-ро Аивисрусрем²⁹ мину, Ушахин³⁰ гохро Ушахинмину ба хешй доранд. Ўинонро низ ба ҳамкории (Амшоспандону эзидон) бахш кард; зеро ў Ҳованро ба Мехр, Рапитвино ба Ардибиҳишт, Узаиринро ба Бурзэзид, Аивисрусремро ба фраваҳрҳои парҳезгорону Баҳром, Ушахинро ба Сурӯшу Раши барои ҳамкорӣ гумошт, зеро донист, ки чун Аҳриман расад, рӯз бад-ин панҷ ҳангом бахш шавад.

То пеш (аз он) ки Аҳриман омад, ҳамеша нимрӯз буд, ки Рапидвин аст. Ҳурмузд бо ёрии Амшоспандон ба Рапидвин(гох) минуи йазишро фароз соҳт. Ба (ҳангоми) йазиш кардан ҳамаи оғаридағонро биоғарид ва бо бӯй ва фраваҳри мардумон бисиголиду хиради ҳама-огоҳро ба мардумон фароз бурду гуфт, ки: «Кадом шуморо судмандтар дар назар ояд? Агар шуморо ба сурати моддӣ биоғаринам ва ба тан бо Дуруч бикӯшеду Дуручро нобуд кунед, шуморо ба фарҷом дурусту ануша бозорему боз шуморо ба гетӣ оғаринам, ҷовидона бемарг, бепирӣ ва бедушман бошед, ё шуморо ҷовидона посдорӣ (аз) Аҳриман бояд кард?» Эшон бад-он хиради ҳама-огоҳ (он) бадиро ки аз Аҳрмани Дуруч бар фраваҳрҳои мардумон дар чаҳон расад, диданд ва раҳоии воласин аз душмании патёра ва ба тани пасин ҷовидона, дурусту ануша боз буданро (диданд) ва барои рафтан (ба чаҳон ҳамдостон) шуданд.

БАХШИ ПАНҶУМ

Тозиши Аҳриман бар оғариниши

Дар «Дин» гӯяд, ки Аҳриман ҳангоме ки аз корафтолагии хешу ҳамаи девонро аз марди паҳезгор дид, гич шуд ва се ҳазор сол ба гичӣ фурӯ афтод. Дар он гичӣ девони камола чудо-чудо гуфтанд, ки: «Барҳез, падари мо! Зеро он корзор кунем, ки Ҳурмазду Амшоспандонро аз он тангиву бадӣ (расад)». Эшон чудо-чудо бадкирдории хешро батағсил баршумурданд, он Аҳримани табаҳкор ором наёфт ва ба сабаби бим аз марди парҳезгор, аз он гичӣ барнаҳост; то он ки Ҷаҳии табаҳкор бо ба сар расидани се ҳазор сол, омад, гуфт, ки: «Барҳез, падари мо! Зеро ман дар он корзор ҷандон дард бар марди парҳезгору гови варзо ҳилам, ки ба сабаби кирдори ман зиндагӣ набояд. Фарраи эшонро бидуздам, Обро биёзорам, Замино биёзорам, Оташро биёзорам, Гиёҳро биёзорам, ҳамаи оғариниши Ҳурмаздо-

фаридаро биёзорам». Ӯ он бадкирдориро чунон батафсил баршумурд, ки Ахриман оромиш ёфт. Аз он гичй фароз част. Сари Җаҳиро бибүсид. Ин палидӣ, ки даштонаш хонанд, бар Җаҳӣ ошкор шуд. Ахриман ба Җаҳӣ гуфт, ки: «Туро чӣ орзу бошад, бихоҳ, то туро дихам». Он гоҳ Ҳурмазд ба хиради ҳама-огоҳ донист, ки бад-он замон он чиро Җаҳӣ хоҳад Ахриман тавонад додан. (Ҳурмазд) бад-он силоҳ кор¹, он тани зиштгунаи (чун) вазаги Ахриманро² чун марди ҷавони понздаҳсолае ба Җаҳӣ нишон дод. Җаҳӣ андеша ба он баст³. Җаҳӣ ба Ахриман гуфт, ки: «Мардкомагиро ба ман дех то ба солории ӯ дар хона биншинам». Ахриман гуфт, ки: «(Аз ин пас) ба ту нагӯям, чизе бихоҳ, зеро (танҳо) бесуду бадро метавонӣ хостан».

Сипарӣ шуд он замон, зеро агар (ҳам) меҳост, (дигар) наметавонист додан.

Пас, Ахриман бо ҳамаи нерухои девӣ ба муқобилаи равшанон барҳост. Он осмонеро дид, ки (пештар ба ӯ) ба минуӣ нишон дода буданд, (бад-он гоҳ) ки (ҳанӯз) ба сурати моддӣ оғарида нашуда буд. Ба рашки комиле бартоҳт, осмонро, ки ба ситорапоя истода (буд) ба тиҳигӣ фурӯ кашид (ҳамон тиҳигӣ), ки дар оғоз навиштам, ки миёни бунаи равшанону торикий буд. (Ӯ он торикиро, ки бо худ дошт дар осмон оварду осмонро)⁴ он гуна (ба торикий биёмехт), ки дар болои ситорапоя, аз даруни осмон, (торикий) то як савум биистод. Ӯ чун море осмони зери ин заминро бисуфту⁵ хост, (ки онро) фароз бишканад. Моҳи Фарвардин рӯзи Ҳурмазд (ба ҳангоми) нимрӯз дартоҳт. Осмон он гуна аз ӯ битарсид, ки гӯспанд аз гург.

Пас бар Об омад, ки гуфтам, ки зери ин Замин қарор ёфта буд. Ӯ, сипас, миёнаи Заминро бисуфту дар омад; пас, бар Гиёҳ омад; пас бар Гову Каюмарс омад; пас бар Оташ бар омад. Чун магасе бар ҳамаи ин оғариниш битоҳт. Ҷаҳонро ба Нимрӯз чунон саҳт⁶ тира бикард чун он шаби тира. Осмони зеру забари Заминро торикий бигирифт. Минуи Осмон ба Ахриман гуфт, ки: (То) виласин замон бояд нигаҳбонӣ кунам, ки туро берун (шудан) бинагзорам».

Ӯ Обро бадмазагӣ фароз бурд. Минуи об гуфт, ки: «Диҳиши Баҳману Ардибиҳишту Шаҳриварро, ки эдун ба ман расонад; зеро акнун, ки патёра омад (а аст), он маза кучост?».

Ӯ храфастронро бар замин ҳишт, храфастрони газандаву заҳрогин, чун аҷдаҳо, мору қаждуму ҷалипоса⁷ ва сангпушту⁸ вазаг, он гуна ки аз ӯ тануманд падид омаданд, ки (ба андозаи) теги сӯзане замин аз храфастрон раҳо нашуд⁹. (Минуи) Замин

гуфт, ки: «Он кинатузонро бад-ин дихише, ки доданд, кини ман хоҳад расид».

Ӯ бар Гиёх захр чунон фароз бурд, (ки) дарзамон бихушкид. Минуи гиёх гуфт, ки: «Ба сабаби он бузургвор¹⁰ (= Зартушт?) Ҳурмазд гиёҳро хоҳад рӯёнид».

Ӯ озу ниёзу сич¹¹, дарду беморӣ ва ҳавасу Бушоспро ба (тани) Гову Каюмарс фароз ҳишт. Пеш аз омадан бар гов, Ҳурмазд манги дармонбахшро, ки банг низ хонад, барои ҳӯрдан ба Гов доду пеши ҷашми (вай) бимолид, ки то ӯро аз нобудӣ ва базаҳ газанду нооромӣ кам бошад. Дар замон, низору бемор шуду шири (ӯ) бирафт, даргузашт. Гов гуфт, ки: («Ба сабаби) куниши эшон, он оғариниши гӯсфандонро кор бартарин дастур аст».

Пеш аз омадан ба Каюмарс Ҳурмазд хобро бар Каюмарс фароз бурд, ҷандон ки байте бихонанд. Чун Ҳурмазд он хобро бар тани марди понздаҳсолае равшану баланд оғарида. (Каюмарс ба хоб рафт). Чун Каюмарс аз хоб бедор шуд, ҷаҳонро чун шаби торик дид. Замин чунон (буд), ки теги сӯзане (аз он) аз тозиши ҳрафастрон нараста буд. Сипехр ба гардишу Ҳуршеду Моҳ ба ҳаракат истоданд. Ҷаҳон аз ғурридани ҷевони мазаний ва набард бо ахтарон пуртанин шуд.

Аҳриман андешид, ки ҳамаи оғаридағони Ҳурмаздро аз кор афгандам, ҷуз Каюмарс. Астувиҳодро бо як ҳазор деви маргкирдор бар Каюмарс фароз ҳишт. Эшон, ба сабаби замони муқадар¹³, қуштанро ҷора наёфтанд. Чунин гӯяд, ки ба оғози оғариниш, ҳангоме, ки Аҳриман ба патёрагӣ омад, замони зиндагиву худойгонии Каюмарс ба сӣ сол бурида шуд. Чунонки пас аз омадани патёра сӣ сол зист. Каюмарс гуфт ки: «Акнун ки Аҳриман омаду аз тухмаи ман бошанд, ин беҳтар ҷизест агар кор карефа кунанд».

Пас бар Оташ омад. Дуду тирагиро бад-ӯ даромехт. Ҳафт абоҳтар бо бисёрии ҷевони ҳамкор (барои) набард бо ахтарон ба сипехр омехтанд. Ӯ ҳамаи оғаринишро чунон полуд, ки аз оташ ҳама ҷо дуд барҳосту низ ба ҷойгоҳи абаргарон биёмеҳт. Эзидони минуӣ бо Аҳриман ва ҳамаи ҷевон навад шабонарӯз ҷангиданду дар гетӣ ҳамнабард буданд, то эшонро ба сутӯҳ оварданду ба дӯзах афганданд ва бо рӯй осмонро соҳтанд то патёра натавонад бад-он омехт.

Дӯзах дар миёнаи замин, он ҷост, ки Аҳриман заминро суфту бад-он дартоҳт. Чунин аст, ки (аз он пас) ҳама ҷизи гетӣ бар гирди ду бун, набарди (ду) душман ва омехтагии фарозу фурӯд падидор шуд.

Инро низ гүяд, ки чун Гови яктоофирида даргузашт, бар дасты рост афтод; Каюмарс, пас аз он ки даргузашт бар дасты чап. Гаушурван, ки равони Гови яктоофирида аст, аз тани Гов берун омад, пеши Гов биистод, чун он як ҳазор мард, ки ба як бор бонг қунанд, ба Ҳурмазд гила кард, ки: «Ту солории офаридағонро ба кій биҳиштій, ки заминро ларза дар афтод, Гиёх хушку Об озурда шуд. Күчест он мард, ки гүфтій (ме) оғаринам то пархез¹⁴ бигүяд?»

Ҳурмазд гүфт, ки: «Беморй, Гаушурван! Аз он бемории Ахриман; девонро бар худ ҳамвор кардай. Агар он мардро дар ин замон мешуд оғарид, Ахриманро ин ситамгарй намебуд». Гаушурван ба ҳамон оин ба ситорапоя фароз рафту гила карду фароз(тар), то Моҳпоя ба ҳамон оин гила кард, фароз Ҳуршедпоя ба ҳамон оин гила кард.

Сипас, (Ҳурмазд) Фравахри Зартуштровер (бад-ӯ) бинмуд, ки: «Бидиҳам ба гетій касеро, ки пархез бигүяд». Гаушурван хурсанд шуду пазирифт, ки: «Домро бипарварам», (яъне) ки дар (бораи) оғариниши дубораи чаҳорпо ба ҷаҳон ҳамдостон шуд.

БАХШИ ШАШУМ

Дар бораи душманини ду мину, камолагондевон ва эзидони минуӣ, ки ба чӣ оин ба минуе ба душманий омаданд

Чунон гүяд, ки Ахриман бар (зидди) Ҳурмазд; Акаман бар (зидди) Баҳман; Андар бар (зидди) Ардабиҳишт, Саул бар (зидди) Шаҳривар; Ногаҳис, ки Тарумад (аш) низ хонанд, бар (зидди) Спандормад; Тариз (зидди) Хурдоду Зариз бар (зидди) Амрдод; Ҳашм бар зидди Сурӯш; Дурӯғи майхухт бар (зидди) Ростӣ; сухани ҷодӯй бар (зидди) Мантраи пок; Фарраи буду бебуд бар (зидди) Миёнаравӣ, ки Дини беҳ аст; андешаи бад, гүфтори баду кирдори бад бар (зидди) андешаи нек, гүфтори неку кирдори нек. Астувиҳод, ки Войи бадтар хонда шавад, бар (зидди) Ром, ки Войи некӯст; Варани бороҳ бар (зидди) Оснхирад; Ашқунӣ, ки инкор аст, бар (зидди) минуи Таваҷҷӯҳ; Ажгаҳонӣ бар (зидди) Қӯшой; Бушосп бар (зидди) Хоб; Кин бар (зидди) Оштӣ; Дард бар (зидди) Ромиш; Ганд бар (зидди) Ҳушбӯй; Торикӣ бар (зидди) Равшаний; Захр бар (зидди) Ануш; Талхӣ бар (зидди) Шириний; Пастӣ бар (зидди) Родӣ; Табоҳгарӣ бар (зидди) Оғариниши биҳрадона¹; Зимистон бар (зидди) Тобистон; Сардӣ бар (зидди) Гармӣ Ҳушкӣ бар (зидди) Ҳавидӣ; дӯзахӣ будан бар (зидди) биҳиштӣ будан; Табаҳкорӣ бар (зидди)

Дурусткорӣ; Ашмуғӣ бар (зидди) Тақво; Пирӣ бар (зидди) Ҷавонӣ; Шаб бар (зидди) Рӯз; Ноомурзидорӣ бар (зидди) Бахшиш; Таногӣ², ки аз миён бурдан аст, бар (зидди) Афзунӣ; Риманий бар (зидди) Покӣ: Палидӣ бар (зидди) Тахорат; Нохурсандӣ бар (зидди) Хурсандӣ; дигар арвоҳи девӣ бар (зидди) арвоҳи эзидӣ, монанди девон, дуруҷон, ҷодувону мазаниҳо бар (зидди) эзидон, Бағону Амшоспандон. Дар гетӣ низ тирагӣ бар (зидди) Осмон, Ташнагӣ бар (зидди) Об; Палидиву Ҳрафастру вазағ бар (зидди) Замин; Кирм бар (зидди) Гиёҳ; гуруснагиву ташнагӣ бар (зидди) гӯсфандон; маргу сичу тангсоливу дарди гуна-гуна бар (зидди) мардумон. Низ супоридани сӯзиш бар тани оташон, он ки мардуму гӯспандро ба ҳушкӣ сӯзонад. Ба сурати моддӣ: шеру гурги сардгони дузд бар (зидди) сагону гӯсфандон; вазағ бар (зидди) моҳиён; буғ³ бо дигар ҳрафастрони пардор бар (зидди) мурғон; ашмуғони табаҳкор бар (зидди) мардони парҳезгор; Ҷаҳӣ⁴ бар (зидди) занон; зиновандии⁵ бад бар (зидди) зиновандии хуб; Дуручи нобудагӣ бар (зидди) бақои насл⁶; дигар дуруҷҳои моддӣ бар (зидди) эзидони ҷаҳони моддӣ омаданд. Дар сипеҳр низ Мехри торик бар (зидди) Ҳуршед, Моҳи торик бар (зидди) Моҳи гӯсфандтухма омаданд. Эшонро (Ҳуршеду Моҳ) ба ҳампаймонагӣ⁷ бар гардунаи хеш бастанд. Дигар ҷодувону париён, бо абоҳтарони ҳарзаи марговар, бар (зидди) ахтарон; ҳафт абоҳтар сипоҳбад бар (зидди) ахтарони (сипоҳбад); чун Тири (абоҳтарӣ) бар (зидди) Тиштр; Ҳурмазди абоҳтарӣ бар (зидди) Ҳафтавранг; Баҳроми абоҳтарӣ бар (зидди) Вананд; Аноҳиди абоҳтарӣ бар (зидди) Садвис; Кайвон, ки сипоҳбадон сипоҳбади абоҳтарон аст, бар (зидди) меҳи миёни Осмон; Гузаҳр ва низ Мушпарии дунбдор бар (зидди) Ҳуршеду Моҳу ситорагон омаданд. Ҳуршеду Мушпариро ба ҳампаймонагӣ ба гардунаи хеш баст, ки то гуноҳ кардан кам тавонад; (зоро) агар ҳарза шавад, то бозгирифтан бас бадӣ баҳшад. Дар абрпоя низ Испанҷруш бар (зидди) Отashi вазишт; Апаоши дев (зидди) Тиштр ва ҳамкорони Тиштр омад. Дигар бешумор ҷашмакон девон бар (зидди) эзидони боду боронсоз омаданд. Эшонро тафсил дароз аст. Ҳаракату набарди эшон дар баҳиза ва диранг⁸ ба ахтаршуморӣ низ пайдост.

БАХШИ ҲАФТУМ

Дар бораи зичи геҳон, ки чӣ гуна иттифок афтод

Дар «Дин» гӯяд, ки мохи Фарвардин, рӯзи Ҳурмазд (ба) нимрӯз, ки рӯзу шаб баробар буд, Ахриман дартоҳт. (Аз) Ҷонон (ки) Ҳарчанг аст, нуздаҳ дараҷа гузашта (буд, ки баробари) Ҳурдаи азараг аст. Ситораи Тиштр дар (Осмон) ва аз абоҳтарон Ҳурмазд дар (Ҷонон) буд¹. Ҳостагон Шер аст, Бародарон ҳӯша. Педшатонро (ки) Тарозу аст, Кайвон дарҷаста (буд). Фарзандон Каждум аст. Гаштагонро (ки) Нимасб аст, Зунаб Гузар дарҷаста (буд). Баюгонро (ки) Буз аст, Баҳром дарҷаста (буд). Марғон Даљ аст. Кордогонро (ки) Моҳист Аноҳиду Тир дарҷаста (буд). (Худоён, ё) миёни Осмонро (ки) Барра аст, Меҳр дар ҳурдаи (Падиспар) дар (ҷаста буд). Фарруҳонро (ки) Гов аст Моҳ дар (ҷаста буд). Душфарғонро (ки) дустпайкар аст, сари Гузар дарҷаста буд².

Ин абоҳтарон ҳангоме ки бад-ин оин дар сипеҳр тоҳтанд, бо ахтарон ба набард истоданд: Меҳру Моҳи торик бо Ҳуршеду Моҳ (ки) шаҳриёри равшанонанд, Ҳурмазд бо Ҳафтавранг (ки) сипоҳбади Шимол аст, Аноҳид бо Садвис (ки) сипоҳбади Нимрӯз аст, Баҳром бо Вананд (ки) сипоҳбади Ҳоварон аст ва Тир бо Тиштр (ки) сипоҳбади Ҳуросон аст, Кайвон бо Меҳи миёни Осмон (ки) сипоҳбадон сипоҳбад аст.

Дар Осмон, (ба) ҳамон гуна, аз абоҳтарон, Тир Ҳуросон сипоҳбад, Баҳром Ҳоварон сипоҳбад, Аноҳид Нимрӯз сипоҳбад, Ҳурмазд абоҳтар сипоҳбад, Кайвон сипоҳбадон сипоҳбад ва Меҳру Моҳи торик шаҳриёри торикон шуданд. Гузар миёни Осмон ба монанди морон биистод, сар ба дустпайкару дунб ба Нимасб ҷунонки миёни сару дунб (ба) ҳар гоҳ шаш ахтар буд.

Ӯро тоҳтан аз пас аст. Ҳар даҳ соле он ҷо, ки сар аст дунб ва он ҷо, ки дунб аст боз сар бувад. Мушпарии дунбдори пардорро (чун) ҷаст, Ҳуршед ба гардунаи хеш баст, ки то Ӯро тавони гуноҳ кардан набошад. Чун ҳарза шавад, то боз ба мадди назари Ҳуршед ояду баста шавад, бас бадӣ дар ҷаҳон қунад.

Аз ин абоҳтарон Меҳри торику Мушпарӣ ба ҳампаймонағӣ (дар) зери Ҳуршед, дар (даврони) оmezagӣ, ба гардунаи Ҳуршед ва Моҳи торик ба гардунаи Моҳ баста шудаанд. Диғарон (низ) ба ҳамон гардунаи Ҳуршед, ба дарозиву кӯтоҳӣ баста шудаанд ва эшонро аз он ҳад беш доштан натавон ки Кайвон Ҳурмазду Баҳром ҳар як (ба) яксаду ҳаштод дараҷа аз Меҳр, Тир ба як ҳазору ҳаштсад (дараҷа)ву панҷоҳ дақиқа,

Аноҳид ба ду ҳазору ҳаштсаду сӣ (дараҷа)ву як дақиқа аз Меҳр баста шудаанд.

Ин абоҳтарон дар сипеҳр ба дувоздаҳ қадаи ахтаронанд, ки ҳар як қадаеро патёрае аст (ки) болисту нишеби (эшон) марзи суду зиён³ ва шодиву дард аст ва дигар бас оин (ки ба) ҷойгоҳи хеш пайдо оварда шавад. Ҳамаи низоми⁴ замонро ки марбут ба ахтарон аст, чунон (ки ба) ҷашмидид пайдост, биошӯбанд: фарозро фурӯд оваранд, костаро афзун қунанду ҳаракати эшон низ на чун ахтарон аст, зоро бошад, ки тез бошад, ки қунад, бошад, ки бозпас раванда, бошад, ки истоаанд, эшонро абоҳтарон номидан аз он аст, ки на ахтаранд⁵. Ин равшаний, ки аз эшон пайдост, ҳамон равшании Ҳурмаздист; равшаний дар ҷашми ҳрафастрон чун он қектарон⁶ аст, ки ҷомаи дебо⁷ пӯшанд.

Аз он судмандӣ яке ин аст, ки ба сабаби пӯшидани он равшаний, гуноҳ кардан кам тавонанд; яке ин аст, ки мардум (чун эшонро бибинанд, аз эшон натарсанد.

Ҳамонанди ин абоҳтарон⁸ Тир Шихоб⁹ аст, зоро эшон деванд, пиригу бадӣ кирдор; чун дар сипеҳр тозанд, он равшании дар сипеҳр ҷунбид шаваду ошкор гардад. Дар «Дин» гӯяд, ки агар қасе он Дуруҷро бибинад, биниши ҷашми (ӯ) биравад.

Кӯҳи Албурз перомуни ҷаҳон, кӯҳи Тирг миёни ҷаҳон аст. Ҳуршедро (дар) перомуни ҷаҳон, чун афсар¹⁰ (е) гардиш аст (ки) ба покӣ (бар) забари кӯҳи Албурзу перомуни Тирг бозгардад. Чунин гӯяд, ки: «Тирги Албурз он аст, ки Ҳуршед, Моҳу ситора(гони) ман аз паси (ӯ) бозгарданд», зоро ба Албурз яксаду ҳаштод равзан аст ба Ҳурросону яксаду ҳаштод ба Ҳоварон. Ҳуршед ҳар рӯз ба равзане дар ояд, ба равзане бишавад. Моҳу ахтарону низ абоҳтаронро ҳама банду ҳаракат бад-ӯст. Ҳар рӯз (бар) се қишвару ним ҳаметобад. Чунон ба ҷашмидид пайдост, ки ҳар соле ду замон рӯзу шаб баробаранд, зоро ба оғози набард, ҳангоме ки (Ҳуршед) аз нахустин ҳурда (бурҷ)и Барра фароз рафт, рӯзу шаб баробар буданд (ки) ҳангоми баҳор аст; сипас, чун ба нахустин ҳурдаи Ҳарҷанг расид, рӯзҳо баландтарин (шуданд, ки) оғози тобистон аст; чун ба (нахустин) ҳурдаи Тарозу расид, рӯзу шаб баробар (шуданд, ки) оғози пойиз аст; чун ба (нахустин) ҳурдаи Буз расид, шабҳо баландтарин (шуданд, ки) оғози зимистон аст; дубора чун ба Барра расад, шабу рӯз боз баробар шаванд, ҷонки аз Барра фароз гардад то боз ба Барра расад, ба сесаду шаст равзан аст ва он панҷ рӯзи

гоҳониро ба ҳамон равзан(ҳо) биёяду бишавад. (Рози ин панҷ) рӯзро нагуфтааст, зеро агар бигуфта буд девон роз бидонистанду газанд биандохтанд.

Аз он ҷо ки Ҳуршед ба рӯзи маҳист бар ояд то ба рӯзи кех бар ояд¹¹, Шарқ, кишвари Арзах аст, аз он ҷо, ки ба рӯзи кех бар ояд, то ба рӯзи кех бишавад¹² ноҳияи Нимрӯз, кишвари Фрададафшу ва Видадафш, аст. Аз он ҷо ки ба рӯзи кех дар шавад то ба рӯзи маҳист дар шавад¹³, Ғарб, кишвари Сава аст. Аз он ҷо ки ба рӯзи маҳист бар ояд, то ба рӯзи маҳист дар шавад¹⁴, ноҳияти Шимол, кишвари Вурубарешан ва ниме аз Ҳварнирас табад. Чун ба он сӯи Тирг дар шавад, (бар) кишвари Сава ва Вурубарешану Вуручарешан ва ниме (дигар) аз Ҳванирас тобад. Ҳангоме ки ин ҷо рӯз аст, он ҷо шаб аст, зеро ба сабаби кӯхи Тирг аст (ки) шаб пайдо шавад.

Дар оғоз, ҳангоме ки Аҳриман дартоҳт, чунон иттифок афтод, ки Мехру Моҳи торик ба сабаби бастагӣ ба гардунаи Ҳуршеду Моҳ, гунаҳкорӣ натавонистанд кард ва Ҳафтаврангу Садвис аз Ҳурмазду Аноҳид фарои нерутар шуданду Ҳурмазду Аноҳидро аз канора кардан монеъ шуданд бад-ин рӯй, ахтаршуморон эшонро ба (номи) карефагар хонанд. Баҳром аз Вананду Кайвон аз Мехи гоҳ фарои нерутар шуданду эшонро гунаҳкорӣ пайдост, ва бад-ин рӯй ахтаршуморон эшонро базаҳгар бишуморанд. Тир, ки (ҳамон) Апаоши дев аст, бар Тиштр омад, ҳарду ҳамзӯру ҳамнери гаштанд; бад-ин рӯй ахтаршуморон гӯянд, ки Тир бо карефагарон карефагар ва бо базаҳгарон базаҳгар аст. Бошад, ки чунин гӯянд, ки Апаоша Тир нест.

Бад-ин рӯй гӯянд, ки Ҳурмазд ситораи зиндагӣ ва Кайвон ситораи марг аст, ки Ҳурмазд ба сабаби нотавонӣ дар баробари душман, он баҳшад, ки душманро ком аст: зиндагӣ, равоӣ¹⁵ ва хоста дихад. Кайвон ба сабаби чирагӣ бар душман он кунад, ки муҳолифи ин аст: марг, табоҳӣ ва дарвешӣ; бад-ин рӯй¹⁶ патёра аст.

Гӯяд, ки Аноҳид оби сиришт аст, зеро душманаш, Садвис, оби сиришт аст. Тирро боде хонанд, зеро душмани ў Тиштр, боду боронсоз аст¹⁷.

Дигар ин ки то омадани Аҳриман шаш ҳазор сол замон гузашта буд. Се ҳазор сол ба минуӣ ва се ҳазор сол ба сурати моддӣ. Дар покӣ, он шаш ҳазор сол аз Барра то Ҳӯша, ҳар ахтаре як ҳазор сол шоҳӣ кард. Чун шоҳии ҳазора ба Тарозу омад, ки нишебони нишеби¹⁸ Мехр аст, патёра аз зер дартоҳт. Кайвон ба Тарозу ҷаст, бо болисти хеш. Ба сабаби будан ба Тарозу, Кайвон

шохии ҳазораро пазируфт, зеро Тарозу ва болисту Барра (нишеби) Кайвон, шохи торикӣ, аст. Мехр худои равшаний аст, бо торикӣ душман аст. Бад-он гуна низ Тарозу болисти Кайвону нишеби Мехр, Барра болисти Мехр, ва нишеби Кайвон аст. Ба сабаби дароздастии юги Кайвон¹⁹ ва низ он (будан дар) тарозу, дар он ҳазора мардум баландтару бузургтар буданд. Низ Хуршед худои равшаний, бар фарози ҳамаи ахтарону Кайвон, шохи торикӣ бар фарози ҳамаи абоҳтарон истоданд.

Пас аз он чо, ки Хуршед фароз рафт то боз бад-он чой омад, ба соле баршумурда шуд: сесаду шасту панҷ рӯзу панҷ замон ва хурдае, ки ҳар рӯзе бисту чаҳор замон аст ва ниме торик, ниме равшан, ки шабу рӯз бошад ва панҷ ҳангоми шабонарӯз (низ) падид омад. Чунин ки набарди ҳар оғарида бо душмани хеш аст, ҳамон гуна низ рӯз бо шаб (набард қунад), зеро шаш моҳ аз шаб ба рӯз афзояд; дар баробар, шаш моҳ аз рӯз ба шаб афзояд.

Ахтаршумориҳои дигар низ вуҷуд дорад, аммо равшантарин он аст, ки аз беҳдини маздаясно пайдост.

Ин нишонае дар осмон, ки (онро) Роҳи Ковусон ҳонанд ва Роҳи Гузархром, чунон аст (ки) дар (бахши марбут ба) сипехру болотар тафсил карда бошад.

БАҲШИ ҲАШТУМ

Дар бораи набард кардани оғаридағони гетӣ ба муқобилаи Аҳриман

Дар «Дин» гӯяд, ки Аҳриман чун дартохту оғариниши ҳадафманди оғаридағони (Хурмазд) ва пирӯзии эзидону безӯрии хешро дид, бозгаштанро орзу кард. Минуи Осмон артишторе арванد, ки зиреҳи филизин дорад, ки худ Осмон аст, муқобилаи (бо) Аҳриманро мухайё соҳту таҳдид кард¹, то он ки Хурмазд боруе саҳттар аз осмон, перомуни осмон бисоҳт. Ў фравахри артишторони парҳезгору гурдро савора² ва найза ба даст, перомуни он бору он гуна бигуморд, дуруст монанди мӯй бар сар, ба монанди онон, ки боруero посбонӣ қунанд³. Он боруero, ки он парҳезгорон бад-он истанд, огоҳии парҳезгорон ҳонанд.

Аҳриман бозгаштро гузар наёфт, нобудии девону азкорафтодагии хешро он гуна равшан бидид, ки Хурмазд фарҷоми пирӯзии хешу фаршкардсозии ҷовидонаи оғариниширо

(дида буд). Ин нахустин набардро минуи осмон бо Ахриман кард.

Дигар набардро об кард.

Аз он рӯй, ки ситораи Тиштр ба Харчанг обсиришт, ба хурдаи Азараг, (толеъ) шуд, (дар кадае, ки) Чонон хонанд, дар ҳамон рӯз, ки Ахриман дартохт, ба ҳангоми⁴ гуруб ба сӯи Ховарон абр ба пайдой омад. Чун моҳеро ахтаре хеш аст ва моҳи Тир чаҳорум моҳ аз солу Харчанг чаҳорум ахтар аз Барра аст, бинобар ин, (ба сабаби) хешӣ (бо) Харчанг аст, ки Тиштр дар ўчаст ва нишонаи боронсозӣ намудор шуд. Ў обро ба неруи бод фароз ба абр равон кард. Ҳамкороне ки бо Тиштр истоданд, Баҳман ва Ҳауми эзид ба роҳнамоии бурзэзид ба ҳамкорӣ, ардои фраваҳр ба паймонагарӣ (буданд). Тиштр ба се тан бигашт: мардтан, асбтанду говтанд. Сӣ шабонарӯз дар равшани парвоз кард. Ба ҳар тане даҳ шабонарӯз борон овард. Чунонки ахтаршуморон низ гӯянд, ки ҳар ахтаре се тан дорад. Ҳар сиришки он борон ба андозаи ташти бузурги обе (буд) баркашидаву баргашта⁵. Ҳамаи заминро ба баландии марде об биистод. Он ҳрафастрон, (ки бар) замин (буданд) ҳама бад-он борон күшта шуданд, ба ҷуз андаке пардор (ва онон), ки ба сӯроҳҳои замин фурӯ шуданд. Пас, (бар асари) минуи бод, (ки) низ чун ҷон⁶ наёмехта буд, Боди дарвое⁷ чун ҷон, (ки) дар тан ҷунбад, фароз ҷунбида шуд⁸. Он (бод) ҳамаи он обро бимолонид, ба каронаи замин овард, дарёи Фароҳкард аз ў (пайдо) шуд. Он ҳрафастр (он)и мурда ба замин фурӯ монд (анд) ва заҳру ганд(шон) ба замин баромехт. Тиштр барои бурдани он заҳр аз замин, ба тани асби сапеду дароздунбе дар дарё фурӯ шуд. Апаоши дев ҳамонандии асби сиёҳи кӯтоҳдунбе ба муқобила битоҳт. Ў Тиштрро як фарсанг ба сутӯҳӣ биронид. Тиштр аз Ҳурмазд тавон хост. Ҳурмазд нерумандиро бар (ӯ) бибурд. Чунин гӯяд, ки дар замон, неруи даҳ асби нар, даҳ шутури нар, даҳ гови нар, даҳ кӯҳу даҳ рӯд бар Тишт омад. Ў Апаоши девро як фарсанг ба сутӯҳӣ битозонид. Барои ин аст, (ки) бад-он сабаб, Тирро бо Тиштр ҳамони нерӯ меҳонанд.

Пас, чунин гӯянд, (ки Тиштр) бо хуми абар (ки) паймонаафзори он кор аст, абро барситонид ва чанд шигифтигар биборонид бо сиришк(ҳое) говсару мардсар⁹, шаст¹⁰ жарфову муштжарфо, бузургтару низ кӯҷактари (эшон). Дар он боронсозӣ, (эзидон бо) испанҷаруш ва Апаош набард карданду оташи вазиши гурз фароз гардониду¹¹ обро дар абрҳо гарм бикард. Испанҷаруш аз он гурз задан бигуррид, бонг бикард,

ҳамон гуна (ки) акнун низ (дар) ҳамон набарди ба боронсозӣ тундару озарахш пайдо (шавад).

Ӯ даҳ шабу рӯз бад-он оин борон овард. Он захри храфастрон, ки дар замин буд, ҳама дар он об биёмехт, он обро меҳтар¹² шӯр бикард. Он чӣ дар замин бимонад, аз он тухма храфастрон падид ҳамеомаданд.

Пас бод он обро ба ҳамон оин то ба сар расидани се рӯз, ба сӯй-сӯи замин бознишонид. Се дарёи бузургу сӣ дарёи қӯчак аз он падид омад. Ду ҷашма-дарё низ аз ӯ ба пайдой омад: яке Чайчаст, яке Сувар, ки эшонро (=дарёҳои бузургу қӯчакро) сарчашина ба ҷашма-дарё пайвастааст.

Ӯ аз сӯи Шимол ду рӯд битозонид, яке ба Ҳурисон, яке ба Ҳоварон шуданд, ки Арвандрӯду Вехрӯд аст. Ҷунин гӯяд, ки бад-он болои ангушти (худ). Ҳурмазд буни ду обравро¹³ фароз қашиди он ҳарду рӯд ба ҳарду сари замин бигарданд ва ба дарёи Фароҳкард боз ба ҳам оmezанд. Ҳангоме ки он ду рӯд битоҳта буданд, пас аз ҳамон сарчашинаи эшон ҳаждаҳ рӯди новарӯ битоҳт; сипас, дигар рӯдҳо аз он (рӯдҳои) новарӯ фароз тоҳтанд. Эшон низ ҳамагӣ боз ба Арванду Вех резанд, ки аз эшон бувад судбаҳшии геҳону беш зистани¹⁴ оғаридағон.

Ин нахустин набардро Об бо Аҳриман кард.

Седигар набардро Замин кард. Ҳангоме ки Аҳриман дартоҳт, замин биларзид. (Аз) он гавҳари қӯҳ, ки дар замин оғарида шуда буд, бар асари ларзиши замин, дар замон, қӯҳ ба рӯяш истод: нахуст Албурзи эзидибахт (бар канораш замин)¹⁵, сипас дигар қӯҳҳои миёнаи замин; зоро чун Албурз фаро руст, ҳамаи қӯҳҳо ба рӯиш истоданд, зоро ҳама аз решай Албурз фароз рустанду бад-он замон аз замин бар омаданд, чун он дараҳтон, ки ток ба (боло) ва решай ба зер тозонанд. Эшонро решай яке ба дигаре он гуна гузаранд шуду ба ҳам пайваста бигашт (ки), пас аз он заминро ба шигифтӣ ларзондан натавон.

Ҷунин гӯяд ба «Дин», ки қӯҳ бузургтар банди заминҳост. Гузари ҷашмаи обҳо дар қӯҳ аст. Решай қӯҳҳоро зеру забар бинҳод, ки (обҳо) бад-он дартозанд; ҳамон гуна, ки решай дараҳтон дар замин гузарад ва ба монанди хун, ки дар рагҳост, ки ҳамаи танро зӯр диҳад.

Дар омор, ҷуз Албурз, ҳамаи қӯҳҳо ба ҳаждаҳ сол аз замин баромаданд, ки ёриву¹⁶ суди мардумон аз эшон аст. Ҷунин гӯяд, ки (қӯҳҳо) барои сури Осурон, ва артишторону вастрийушон фароз оғарида шудаанд.

Ин нахустин набардро Замин бо Аҳриман кард.

Чаҳорум набардро Гиёҳ кард. Он гоҳ ки хушк бишуд, Амрдод Амшоспанд, ки гиёҳ аз они ўст, он гиёҳро хурд нарм кард бо обе, ки Тиштр бистад, биёмеҳт. Тиштр он обро ба ҳамаи замин биборонид. Бар ҳамаи (замин) гиёҳ чунон биrust, ки мӯй бар сари мардумон. Аз он як навъ моявар, барои боздоштани даҳ ҳазор беморӣ, ки Ахриман бар зидди оғаридағон соҳт, даҳ ҳазор (навъ гиёҳ) фароз руст. Аз он даҳ ҳазор, яксад ҳазор навъ дар навъ гиёҳ фароз руст. Аз он ҳама тухми гиёҳон, дарахти бастухма фароз оғарида шуд. Дар дарёи Фароҳкард фароз руст, ки ҳама навъ гиёҳро тухм бад-он дарахт аст ва аз ў ҳамерӯянд. Наздик бад-он дарахт дарахти Гаукарана оғарида шуд, барои боздоштани пирии баддам¹⁷. Ёварии бисёр ҷаҳон аз ў буд.

Ин нахустин набардро Гиёҳ бо Ахриман кард.

Панҷум набардро Гови яктооғарида кард. Чун даргузашт, ба сабаби сиришти гиёҳӣ, аз андомҳои Гов панҷоҳу панҷ навъ галлаву дувоздаҳ навъ гиёҳи дармонӣ аз замин руст. Равшаниву зӯрӣ¹⁸, ки дар тухмай Гов буд, ба Моҳ супурда шуд, он тухма ба равшании Моҳ полуда шуд, ба ҳама гунае ороста шуд, ҷон дар (ӯ) карда шуд; ва аз он ҷо ҷуфте ғов, яке нар ва яке мода (бар замин оварда шуд). Сипас, бар замин, аз ҳар навъе дуто, яъне дувисту ҳаштоду ду навъ фароз пайдо шуданд, ба андозаи ду фарсанг, ки дар «Дин» ҳаждаҳ ҳоср гӯяд.

Гӯспандонро ҷой бар замин ва мургонро дар ҳаво (шуд) ва моҳиён дар об шино карданд, ки бештари парвариши оғаридағонро аз эшон буд.

Ин нахустин набардро Гов бо Ахриман кард.

Шашум набардро Каюмарс кард. Аз он ҷо, ки бар сипехри¹⁹ Каюмарс пайдо буд, дар тозиши Ахриман, бар асари набарди ахтарону абоҳтарон сӣ сол зист.

Зурван пеш аз (омадани) Ахриман ҷунин гуфт, ки: «Каюмарс таковурро ба сӣ зимиston зиндагиву шоҳӣ муқаддар шуд».²⁰ Ба ҳангоми омадани Ахриман, ситораи Ҳурмазд ба Харҷанди обсиришт, ки Ҷонон аст, част²¹, ба авчи хеш. Ба сабаби тафаввук бар рақибаш барои Каюмарс зиндагиву ҷон муқаддар кард. Ситораи Кайвон ба Тарозу, ба ҷои чаҳорум²² он ҷо, ки меҳи зери замин аст, ба авчи хеш част, ки сабаби тафаввукаш бар рақиб, марг муқаддар кард. Ба сабаби будани Ҳурмазд ба авчи хеш, ба меҳи Ҷонон ва тафаввук бар Кайвон, он марг аз Каюмарс то сӣ сол биспухта шуд. Ҳангоме ки дигар бор Кайвон ба Тарозу бозомад, ки ўро авчи худ (буд), бад-он ҳангом, Ҳурмазд ба Буз част, ки ўро нишеби худ (буд). Ба сабаби тафаввук Кайвон бар Ҳурмазд, Каюмарсро марг бар омад, бар

дасти чап афтод. Ба ҳангоми даргушаштан тухма(аш) ба замин рафт. Ҳамон гуна, (ки) акнун низ ба ҳангоми даргушашт, ҳамаи мардум тухм бирезанд.

Аз он ҷо, ки тани Каюмарс аз филиз сохта шуда буд, аз тани Каюмарс ҳафт гуна филиз ба пайдой омад²³. (Аз) он тухм, ки дар замин рафт, ба чиҳил сол Машӣ ва Машёна баррустанд, ки аз эшон равнақи ҷаҳону набудани девону азкорафтодагии Аҳриман буд.

Ин нахустин корзорро Каюмарс бо Аҳриман кард.

Ҳафтум набардро оташ кард, он (ки) ба муқобилаи Испанҷаруш биистод. Отashi вазишт низ ба боронсозӣ ва Озарфарнбагу Гушнасбу Бурзинмехр ба посдории ҷаҳону поидани оғаридағон ва дигар оташҳо, ки дар гиёҳу мардумону гӯсфандонанд, ба ҳифзи ҷону рӯёнидан (биистоданд), назми ҷаҳону оғаридағон аз ў бувад.

Ин нахустин набардро низ Оташ бо Аҳриман кард.

Ҳаштум набардро ахтарон карданد ба муқобилаи абоҳтарони Дуруч. Ҳар кас бо рақиби хеш ба набард истоду муқобилаи якдигарро тартиб доданд то Фарашкард, чунонки (дар) зичи ҷаҳон навиштам.

Ин нахустин набардро ахтарон²⁴ бо Аҳриман карданд.

Нуҳум набардро эзидони минуӣ бо Аҳриман карданд. Ҳангоме ки (девонро) заданду шикаст доданду ба дӯзах афганданд. Чунин гӯяд: «Бад-он набард кардан, эзидони минуӣ навад шабонарӯз бехобу беташнагӣ буданд».

Даҳум (набардро) ситорагони ноомезанда карданд, ҳангоме, ки нагузоштанд торикиву базех ба болотар биёmezad. Чунин гӯяд, ки фарраи беҳдини маздаяснон ба монанди Аюнгаҳон, ки монанди кустист, ситоранишону минувон оғарида, се тоҳ бар се гиреҳ - перомуни Осмонро бад-он поя нигаҳ дошт. Он ситорагон бо (абоҳтарон) ба набард истоданд то фарҷом, чунонки худ навишта шуд, ки ҷавҳари разми қатъии покӣ дар (даврони) омезиш хонда шавад.

БАҲШИ НУҲУМ

Дар бораи наҳваи он оғаринишиҳо

Дар «Дин» гӯяд, ки чун Аҳриман дартоҳт, на ба сол, моҳу рӯз (буд); тез дар замон биёmad. Нахуст бар як савуми ин замин, дигар бар як савуми ин замин ва седигар бар ҳамаи ин замин

биёмад. Пас бар обу гиёх част. Хурмазд он тани эшонро баргирифт, бар он ситорапоя бурду фароз ба ситорагон дод, ки равшаний он ситорагон аст, ки акнун бар гетй бозтобад. Чунин гүяд, ки ахтарон обсиришту заминсиришту гиёхсириштанд. Он обсиришташон (иборатанд аз) Тиштр, Таришагу Падиспару Пешпарвизу хафт ситора, ки Парвиз хонанд.¹ Эшон оби сардгонанд. Он заминсиришт(он) Ҳафтаврангу Мехи миёни осмонанд. Эшон замини сардгононад. Он гиёхсиришт(он)и дигар (ситорагон) чуз эшонанд.

Пас Ахриман бар Гов омад. Гов, ба сўи Нимрӯз, бар дасти рост афтод. Нахуст он пойи ростро барҳам бурд. Хурмазд он тану оинаи² Говро баргирифт, ба Моҳ супурд, ки ин равшангарии Моҳ аст (ки) гиёхон бозтобанд. Чунин гүяд, ки Моҳ гўспандтухма аст, зеро оинаи говону гўспандон ба Моҳпоя истад. Сипас, чун бар Каюмарс омад, Каюмарс ба сўи Нимрӯз, бар тарафи чап афтоду нахуст низ он пойи чапро барҳам бурд. Хурмазд он тани ўро баргирифту ба Хуршед бурд, ки ин равшаний Хуршед аст, ки бар ҷаҳон тобад; зеро Гов чунон буд, ки Моҳу Каюмарс чунон буд, ки Хуршед. Хурмазд(шон) ба гетй фароз оғариду чун Ахриман омад, (эшонро) фароз ба боло бурд, ки то боз ба бунаи хеш тобаду девонро низ он фарра³ ба хешй⁴ нарасад, ки бад-он неруманд шаванд. Агар чунин мекард, он равшаний ба гетй наметофт, ҳамчун оташ, ки равшаний аз равшаний бекарон бад-ӯ пайваста аст, агар (ӯро) бифрӯзанд, равшаний ба боло диҳад, ба бунаи хеш, ки аз он омад. Ипро низ гүяд, ки чун бар Каюмарс марг бар омад, нахуст Ахриман бар он пойи рост бад-он ангушти кӯчак фароз тоҳт, сипас, бар дил гуруснагӣ фароз ҳишт. Хурмазд (ба муқобилаи) Ахриман он ҷо бииистад, то гӯшту равған ба Каюмарс бихӯронад, ки то девон ўро ба ноҳӯрдан надоранд. Бад-он сабаб ҷон дар тани Каюмарс ба сина саҳттар бишуд. Сипас, бар шонаи (ӯ) омад, сипас, ба болои сар тоҳт. Аз тани Каюмарс равшаний чунон бирафт, ки оҳани гарми сурҳро чун путк барзананд, сиёҳ бишавад Акнун низ мардум дар гетй бад-ин шева миранд, ки нахуст пой, сипас, дигар андом(ҳо) то синаи⁵ шахс хушкад. Сипас, ҷон дар сина саҳттар бишавад, ҳӯриш ҳӯрад. Басо, ки мардум бад-он гумроҳ шаванд, ки он тан беҳтар шавад, пас зуд (бошад, ки) мирад. Чун мирад, ранг баргардад.

Дар бораи чигунации заминҳо

Гӯяд дар «Дин», ки замин сиву се навъ аст. Чунонки пеш дар фасли Замин навиштам, ҳангоме, ки Тиштр он боронро соҳт,

ки дарёҳо аз ӯ падид омаданд, заминро ҳама чой нам бигрифт, ба ҳафт пора бигусаст, дорои зеру забару баландиву нишеб бишуд. Порае ба андозаи нимае (дар) миёну шаш пораи (дигар) перомуни (он қарор гирифт). Он шаш пора ба андозаи Хванирас аст. Ӯ (онхоро) кишвар ном ниҳод, зеро (эшонро) марз¹ бибуд, чунон (ки) пораеро, (ки) ба ноҳияи Хурросон аст, кишвари Араза; пораеро (ки) ба ноҳияи Нимрӯз аст, кишвари Фрададафш ва Видадафш; ду пораро (ки) ба ноҳияи Абоҳтар аст, кишвари Вурубарешан, Вуручарешан хонанд. Онро, ки миёни эшон ва ба андозаи эшон аст. Хванирас хонанд.

Аз кишвар ба кишвар ҷуз ба иҷозаи² эзидону варҷованде нашояд рафт. Чунин гӯяд, ки миёни Аразаву Сава ва Хванирас дарёст. Чунонки баҳре аз дарёи Фароҳкард перомуни (онҳо)-ро бидошт. Аз миён, Фрададафшро бешае гирифтааст. Миёни Вурубарешану Вуручарешан кӯҳе баландбарастан, ки то аз кишвар ба кишвар пайванд набувад, ки то (аз) яке ба дигаре рафтан нашояд. Аз ин ҳафт кишвар ҳама (гуна) некӣ дар Хванирас беш оғарида шуд, Аҳриман низ, ба сабаби садамае, ки аз он бинад, бо Хванирас беш набард кунаду бадӣ ба Хванирас беш оғаринад; зеро қаёну ялон дар Хванирас оғарида шуд ва сипас ба дигар кишварҳо бурда шуд. Саошйансро низ дар Хванирас зоиданд, ки Аҳриманро нобуд кунаду растоҳезу тани пасин кунад.

Чунин гӯяд, ки бештари мардум дар Хванирасанд ва Хванирас нерумандтар аст. Дар Хванирас ин Дуруч бадтар аст. Аз ин (кишвари) Дуручро саранҷом низ он кишварҳо берун (бояд).

Дар бораи чигунагии кӯҳҳо

Дар «Дин» гуфта шудааст, ки нахустин кӯҳе, ки фароз руст, Албурзи эзидибуҳт буд. Аз он пас ҳамаи кӯҳҳо(и дигар) ба ҳаждаҳ сол фаро рустанд. Албурз то ба сар расидани ҳаштсад сол¹ меруст: дувист сол (то) ба ситорапоя, дувист сол то ба Моҳпоя, дувист (сол) то (ба) Хуршедпоя, дувист сол то ба болои осмон.

Чунин (гӯяд, ки) дигар кӯҳҳо аз Албурз фароз рустанд, ба шумори ду ҳазору дувисту чиҳилу чаҳор кӯҳ, ки аст: Ҳугари² баланд; Тираги Албурз³, ки чакоди Даити⁴ (дар миёни он) аст; Арзур Грева⁵; Усиндомкӯҳ⁶; кӯҳи Абурсин⁷, ки бошад (онро) Абарсин хонад; кӯҳи Заредаз⁸, ки Манушкӯҳ⁹ аст; кӯҳи Ерез¹⁰, кӯҳи Қоф¹¹, ки Капк аст; кӯҳи Ушдоштор¹²; кӯҳи Арзур¹³, Бумкӯҳ¹⁴; Руишмандкӯҳ¹⁵; Патешхоркӯҳ¹⁶, ки Маҳисти

Фаррахорикӯҳ низ хонанд; кӯхи Реванд¹⁷; кӯхи Дороспанд¹⁸ ва Багир¹⁹; кӯхи Басшигифт²⁰; кӯхи Сиёҳманд²¹; кӯхи Барфманд²²; кӯхи Испандиёр²³; (кӯхи) Кадарвасп²⁴; кӯхи Аснванд²⁵; кӯхи Куироc²⁶; кӯхи Доб²⁷; кӯхи Андаркангдизд²⁸, ки «Асониманд аст». Инон кӯҳҳои некуфарраи ногузароанд.²⁹

Тафсили эшонро гӯям:

Албурз перомуни ин замин ба осмон пайваста аст. Тирги Албурз он аст, ки ситораву Моху Хуршед бад-ӯ фурӯ гарданду бад-ӯ бозоянд.³⁰ Ҳугари баланд он аст, ки оби Ардвисур аз ӯ фуруд ояд як ҳазор мард боло. Усиндомкӯҳ он аст, ки аз Ҳумоҳан, аз гавҳари Осмон миёни дарёи Фароҳкард аст, ки об аз Ҳугар бар ӯ фурӯ резад. Чакоди Даити он аст, ки миёни ҷаҳон яксад мард болост, ки Чинводпул бар ӯ истад. Говонро бад-он ҷо омор кунанд. Арзур Грэва чакоде ба дари дӯзах аст, ки ҳамвора сукунати³¹ девон бад-ӯст, ки ҳама дурӯғварзӣ он ҷо кунанд. Чунин гӯяд, ки Замин қадом ҷой мустамандтар аст? Гуфта шавад: «Арзур Грэва бар дари дӯзах, ки сукунати девон бад-ӯст».

Инро низ гӯяд, ки ҷуз Албурз Абурсинкӯҳ бошад, ки Абарсин ҳонда шавад, бузургтарин аст, кӯхи ҳамаи Порт³² аст. Буни ӯ ба Систону сараш ба Ҷинистон³³ аст. Тегае (аз ӯ) низ ба Ҳурносон аст. Дигар кӯхи Мануш бузургтар; он кӯҳ, ки Манучехр бад-ӯ зода шуд. Дигар кӯҳҳои Порт³⁴ аз эшон фароз рустанд. Чунин гӯяд, ки дехқада(ҳои) Фурудобиву Обсаӣ перомуни ин се кӯҳ бештар падид омадааст. Кӯхи Ириз ба Моху Ҳамадон то Ҳорзам аз кӯхи Абарсин рустааст. Кӯхи Мануш (ки) ба Ҳурносон ба марзи Туркистон аст, низ ба Абарсин пайваста аст. Кӯхи Қоф аз ҳамон кӯхи Абарсин рустааст. Кӯхи Ушдоштор ба Систон аст. Арзуркӯҳ он аст, ки ба ноҳияи Рум аст. Патешхоргаркӯҳ он аст, ки ба Табаристону Гелону он ноҳия аст. Ревандкӯҳ ба Ҳурносон аст, ки озари Бурзинмехр бад-он нишинаду ўро ревандӣ ин аст, ки романд³⁵ аст. Бодғискӯҳ³⁶ он ки ба марзҳои Бодғис аст, он ноҳияи пурдору пурдараҳт. Багиркӯҳ он аст, ки Афросиёби Тур ба бору дошт ва он ҳонаро даруни он соҳт ва имрӯза дар он Шаҳри Роми пирӯзу (низ) даҳ ҳазор шаҳристон (бун) афканда шудааст. Кӯхи Басшигифт он ки ба Порт аст, аз ҳамон кӯхи Абарсин аст. Кӯхи Сиёҳманду кӯхи Барфманд он аст, ки аз эшон Кобулу он ноҳияҳо то ба ноҳияи Чин рустааст. Испандиёркӯҳ бар дарёчаи Реванд аст. Кӯхи Кадарвасп кӯҳест ба Ҷӯсаҳр, ки дарёчаи Субар бар сари он аст. Кӯхи Куироc ба Эронвиҷ аст. Усиндкӯҳ [Аснунд (?)] ба Озорбойҷон аст. Рӯишмандкӯҳ он аст, ки гиёҳ бар ӯ рӯяд. Бумкӯҳ он ки ҳама ҷо ба бум-буму шаҳр-шаҳр асту кишту ободонӣ бад-он кунанд, бисёр ному бисёр шумор аз

ҳамин күххө, ки баршумурда шуд³⁷ рустааст, монанди онхо, ки номашон ба дафтархο³⁸ ва навиштахο пайдо аст.

Күхи Гунобад, күхи Аспрӯз, күхи Пахргар, күхи Дунбованд, күхи Роваг, күхи Заррин, күхи Дайбод (ки) күхи Довод аст, күхи Мизан, күхи Марғ ҳама аз Абарсин, Мануш ва дигар күххө, ки баршумурда шуд, рустаанд, зеро Доводкүх, ки ба Систон³⁹ (?) пайваста аст, ҳам аз Абарсингүх аст. Дунбовандкүх он ки Беваросб бад-ӯ баста шудааст, аз ҳамон Патешхор аст. Низ күхи Кумишу Гургон (бад-он) пайваста аст, ки күхи Кумиш(ро ба) күхи «Омад ба фарёд» хонанд, он аст, ки Гуштосп Арчосбро бад-он шикаст дод. Күхи Миёндашт аз он күхи он ҷо гусастааст. Гӯяд ба корзори дин чун шикаст бар эрониён расид, (күхи Миёндашт) аз он күххө бигусаст, миёни дашт фуруд афтоду эрониён ба (ёрии) он раҳой ёфтанд ва (онро) «Омад ба фарёд» хонанд. Гунобадкүх ба ҳамон пуштаи Гуштоспон аст. Он ҷо ба Реванд, ки хонаи Ozарбурзинмехр аст, нуҳ фарсанг ба Ховаронсӯй (қарор) дорад. Ровагбашн ба Заровад аст. Ин ҷойро бошад, ки Заровад, бошад, ки Ровагбашн ва бошад, ки Калод⁴⁰ хонанд. Аз ду сӯй кӯх ва роҳ миёни (дара) аст. Дижи Фуруд⁴¹ (он ҷост). Ба сабаби диже, ки он ҷо сохта шудааст, ин ҷойро Калоддиж хонанд. Дар буми Сарахс⁴² күхи Аспрӯз болои Чинистон, Дайбод ба Порт, Пахргар ба Хурросон, күхи Марғ ба Лоран, күхи заррин ба Туркистон, күхи Бехистун ба Сипоҳони Кармишон⁴³, дигар аз ин шумор, ки маҳалли рафт(у омаданд), дар дини Маздаяснон, күхи Бум ангошта шавад. Ҳуди кӯх он аст, ки пора-пора ба ҷой-ҷой рустааст.

Дар бораи чигунагии дарёҳо

Дар «Дин» гӯяд, ки дарёи Фарохкард, ба ноҳияти Нимрӯз, канораи Албурз аст, ки як савуми ин замиро (дар бар) дорад. Аз он рӯй Фарохкард (номида шуд), ки як ҳазор дарё дар ӯ дошта шудааст. Бошад, ки (онҳоро) ҷашмагони Ардвисур ва бошад, ки ҳонигони¹ дарё хонад. Ҳар дарёро обхонест, ки об бад-он бар ояд, дар дарё резад. Ҳар дарёро ва ҳар обхонеро пахнову дарозо ҷандон аст, ки агар марде асбе некуро битозонад, ба ҷиҳил рӯзу шаб перомуни (онро) бигардад, ки як ҳазору ҳаштсад фарсанг бузург аст. Аз он рӯй, ки он об ба гармӣ, ҳавидиву покӣ бартар аз дигар обҳост, ҳар рӯз аз ҷашмагони Ардвисур ба сӯи Нимрӯзу күхи Албурз, бар он ҷо (ки) яксад ҳазор ноизаи² заррин сохта шудааст, метозад. Он об ба гармии табиӣ, бад-он ноиза, ба Ҳугари баланд бар шавад. Бар болои он (кӯх) дарёчаest, дар он

дарёча резад, пок бишавад, ба ноизаи заррини дигаре боз ояд, ба баландии як ҳазор мард. Аз он ноиза шохае күшода ва заррин фароз ба күхи Усиндом чаҳад (ки) миёни дарёи Фарохкард аст. Аз он чо баҳре барои покизагии дарё фароз ба дарё резад; баҳре ба ҳамаи ин замин ба (сурати) наму пашанг бирасад. Ҳамаи оғаридағон хавидиву дармон аз ў ёбанд ва хушкий фарозро аз миён бибарад. Чунин гүяд, ки Ҳугари баланд (он аст, ки) аз ҳамаи суроҳҳои заррин, ки бад-ӯст, Аредвисури наёлуда ба баландии як ҳазор мард фароз ҷаҳад.

Се дарёи шўри моявар ҳаст, ки яке (Пудиг³ ва яке Камрӯд ва яке) Сиёҳбун⁴ аст. Аз ҳар се, Пудиг бузургтар аст, ки дар он ҷазру мадд аст; ҳамноҳияти дарёи Фарохкард ва ба дарёи Фарохкард пайваста аст. Миёни ин дарёи Фарохкард ва паҳлуи он Пудигро дарёе гирифтааст, ки дарёи Садвис хонанд. Ҳар ситабриву шўрӣ ва нопокӣ аз дарёи Пудиг ба дарёи Фарохкард гирд ояд⁵, равад, ба боде бузургу баланд аз он дарёи Садвис боз зада шавад; ҳарчи поку равshan аст ба Фарохкард ва ҷашмаҳои Аредвисур шавад, он дигар ба Пудиг боз резад. Банди ин дарё ба Моҳу Бод пайваста аст, ба афзоишу коҳиши (Моҳ) бар ояд ва фуруд шавад. Аз он рӯй, ки гардиши ў ба Нимрӯз аст. Банди дарёи Садвис низ ба Садвис ситора пайваста аст, ки дарёҳову ноҳияти Нимрӯз дар посбонии ўст, ҳамон гуна, ки ноҳияти Абоҳтар дар посбонии Ҳафтавранг аст.⁶

Дар бораи ҷазру мадд гүяд, ки аз пеши Моҳ (ба) ҳар гоҳ, ду бод мевазад, ки ҷойгоҳи эшон дар дарёи Садвис аст. Якеро Фурудоҳанҷ ва якеро Бароҳанҷ⁷ хонанд. Ҳангоме ки он Бароҳанҷ вазад, мадд, ҳангоме ки он Фурудоҳанҷ вазад, ҷазр бошад. Ба дигар дарёҳо, аз он чо, ки гардиши Моҳ ба-д-эшон нест, ҷазру мадд набошад.

Дарёи Камруд он аст, ки (ба) Абоҳтар аст, ба Табаристон гузарад. Он Сиёҳбун ба Рум аст. Аз дарёҳои кӯчак, он обгир⁸ (?) ва дарёи Киёнса аст, ки ба Систон аст. Дар оғоз ҳрафастру мору вазағ дар (он) набуд ва оби он ширин (буд). Дигар дарёҳои кӯчакро низ (ки) об ширин аст, ин дарёҳо низ шўр (буду) ба сабаби ганд то ҳосре ба наздик намешуд рафт; андак-андак дар пай нобудии палидиву риманий⁹, он ганду шўре нобуд (ва) чун Фарашкард расад боз ширин шаванд.

Дар бораи чигунагии рӯдҳо

Дар «Дин» гүяд, ки ин ду рӯдро Ҳурмазд аз Абоҳтар нима, аз Албурз, фароз тозонид: яке ба Ҳоварон (шуд), ки Арванд¹ ва

яке ба Хурносон шуд, ки Вех² хонанд. Аз паси эшон ҳаждаҳ рӯд аз ҳамон сарчашма фароз тозиданд, ба ҳамон Албурз ба замин фурӯ шуданд, ба Ҳванирас ба пайдой (омад)анд, ки дигар рӯдҳо аз эшон ба бисёр шумор фароз тозиданд.

Чунин гӯяд, ки чунон зуд-зуд ҳар як аз паси дигаре битозиданд, ки марде «Ашем воху»-ро аз оғоз (аз паси ҳам) бисарояд. Он рӯдҳо ҳама боз ба ин ду рӯд, ки Арангрӯду Вехруд аст, оmezанд. Ин ҳарду бар канораи Замин гарданду ба дарёҳо гузаранд ва ҳамаи кишварҳо аз он заҳобҳо сероб шаванд³ ва сипас, ҳарду ба дарёи Фароҳкард ба ҳам расанду боз ба сарчашмае расанд (ки) аз он битозанд. Чунин гӯяд, ки (ин ба) ҳамон гуна аст, ки равшанӣ ба Албурз дар ояду ба Албурз биравад. Инро низ гӯяд, ки ба сабаби дӯстиву ёрии яке бо дигаре, минуи Арванد аз Ҳурмазд хоста, ки нахуст ҳама гуна хушнудиро⁴, ки аз он Вехрӯdro некист, биофарин, сипас, ба ман бемаргӣ бидех; минуи Вехрӯд низ аз Ҳурмазд ба ҳамон гуна барои Арванд дарҳост кард. (Ҳарду рӯд) ба ҳамнерӯй фароз тозиданд, зоро пеш аз омадани Аҳриман бетозиш буданд. Ҳангоме ки Дуручро нобуд кунанд, боз бетозиш гарданд.

Он ҳаждаҳ рӯди моявар, чуз Арванду Вех ва дигар рӯдҳое, ки аз эшон битозиданд, онро, ки номитар аст, бигӯем:

Арвандрӯд, Вехруд, Деглатрӯд⁵, ки Дегтал низ хонанд, Фуротрӯд⁶, Даитирӯд⁷, Даргомрӯд, Зиндарӯд, Ҳарирӯд, Марврӯд, Ҳилмандрӯд, Ҳоншеррӯд, Вотеанирӯд⁸, Зиштмандрӯд, Ҳучандрӯд, Бухлрӯд, Мехронрӯд, ки Ҳиндугонрӯд низ хонанд, Сапедрӯд, Тартрӯд, ки Кӯр низ хонанд, Авваларӯд, ки Масргон низ хонанд, Ҳазоррӯд, Турмедрӯд⁹, Пайдогванешрӯд¹⁰, Дороҷарӯд¹¹, Косарӯд, Шедрӯд¹², Мехинрӯд, ки Чехрумехноб¹³ аст, Мукристон равад.

Тафсили эшонро гӯям:

Дар бораи рӯдҳои номвар¹⁴

Арангрӯд он аст, ки гуфта шуд, ки аз Албурз битозад, ояд ба Суғдбум, ки Гом низ хонанд¹⁵ ва ба Гиптусбум, ки Миср низ хонанд, бигзараад; ӯро он ҷо рӯди Ниюгиптус¹⁶ хонанд. Вехрӯд¹⁷ ба Хурносон бигзараад, ба Синҷбум шавад, ба Ҳиндугон резад, ӯро он ҷо Мехронрӯд хонанд, Ҳиндугонрӯд низ хонанд. Фуротрӯdro сарчашма аз марзи Рум¹⁸ аст, ба Осуристон¹⁹ гузараад, ба Даҷла резад. Ӯро Фуротӣ ин ки бар замин обёрӣ кунанд²⁰ Пайдост, ки он сарчашмаро Манучехр канд ва ҳамаи обро ба яке (рӯд) боз афганд. Чунин гӯяд, ки: «Ситоем Фуроти пурмоҳиро, ки

Манучеҳр барои равони хеш канду об бистаду бихӯронид». Даҷларӯд аз Дайлмон²¹ биёяд ба Ҳузистон ба дарё резад. Даитирӯд аз Эронвич биёяд, ба...²² бишавад; аз ҳамаи рӯдҳо ҳрафастр дар ў бештар аст. Чунин гӯяд, ки: «Даитирӯди пурхрафастр». Дағомрӯд ба...²³ аст. Зиндарӯд ба кӯҳи Панҷистон²⁴ гузарад, боз ба Арангрӯд резад. Ҳарирӯд аз Абарсингӯҳ битозад. Ҳилмандрӯд ба Систон аст. Ўро сарчашма аз Абарсингӯҳ аст. Ин ҷуз он аст, ки Афросиёб поймол кард. Рӯди Ҳоншер ба Кумиш аст. Зишмандрӯд ба ноҳияти Суғд²⁵, ба Ҳуҷандрӯд бозрезад. Ҳуҷандрӯд ба миёни Самарқанду Фаргона биравад, ўро рӯди Ҷаҳшарт²⁶ хонанд. Марврӯди фараҳманд ба Ҳурисон, аз Абарсингӯҳ битозад. Балхрӯд аз Абарсингӯҳи Бомиён дар ояд ба Вехрӯд²⁷ резад. Сапедрӯд ба Озарбойҷон аст, гӯянд, ки Захҳоки офт аз Аҳриманудевон он ҷо хост. Туртргӯд²⁸, ки Қӯр низ хонанд, аз дарёи Серов²⁹ биёяд ба дарёи Гургон резад. Заҳобак он рӯд аст, (ки) аз Озарбойҷон биёяд ба Порс ба дарё резад³⁰. Авваларӯдро³¹ сарчашма аз Сипоҳон аст, ба Ҳузистон бигзарад, ба Даҷларӯд фароз резад. Ўро ба Сипоҳон Масрғонрӯд хонанд. Ҳазоррӯд ба Табаристон аст. Онро сарчашмаи обҳо³² аз кӯҳи Дунбованд аст. Турмерӯд низ ба Вехрӯд бозрезад. Вандишрӯд он ки (дар) Порт аст, ки Сакон низ хонанд. Қосарӯд ба оби Тӯсشاҳр³³ биёяд. Онро он ҷо Қасафрӯд хонанд. Ин ҳамон рӯди Вех аст³⁴, (ки) он ҷо Қоса хонанд, дар Синд³⁵ низ Қоса хонанд. Вотаенирӯд ба Систон асту сарчашма аз Киёнса буд. Пайдост, (ки) Мехнрӯд, ки Чехрумехноб аст ба Қангдиж аст. Дороҷарӯд ба Эронвич аст, ки хонаи Пуршасб, падари Зартушт, бар бори (он) буд. Дигар бешумор обу рӯдҳонаву корезҳо аст, ки заҳобаи эшон фароз ҳ(в)орда мешавад. Сарчашмаи ин рӯдҳоро ба шаҳр-шаҳру ҷой-ҷой, ба ном-ном хонанд.

Дар бораи Афросиёб гӯянд, ки дар дарёи Киёнса як ҳазор ҷашмаи обро, чи бузургу чи қӯчак, ба баландии асб, ба баландии шутур, ба баландии ғов ва ба баландии ҳар поймол карду дар ҳамон дарё, ҷашмаи Заровмандро, ки (ҷуз) Ҳилманд рӯди тафт аст, поймол кард. Дигар Ватаенирӯду шаш оби Ноуруро дар ҳамон дарё поймол кард³⁶ ва мардуми нишондаро берун кард. Дар «Дин» аз ҳафдаҳ ғуна об (сухан) гӯяд, ки яке (шаб) нам аст, ки бар гиёҳон нишинаид; дигар он ки қӯҳтоз аст, ки рӯдҳост; седигар он оби боронист; ҷаҳорум он (оби) ҷоҳист, он ки оромтарин аст ва дигар (обҳои) ношинос; панҷум мании гӯсфандону мардумон; шашум гумези гӯсфандону мардумон; ҳафтум ҳадуи [оби даҳон] гӯсфандону мардумон; ҳаштум обе, ки дар пӯсти гӯсфандону мардумон аст; нуҳум ашки гӯсфандону

мардумон; дахум хуни гӯсфандону мардумон; ёздахум равгане, ки дар (гӯсфандон аст ва) ба ҳарду ҷаҳон (ба) орзуст; дувоздаҳум обе, ки дар ҷуфтгирии гӯфандону мардумон аст; сездаҳум ҳайи гӯсфандону мардумон; ҷаҳордаҳум он (обе), ки дар заҳдони гӯсфандону мардумон аст, ки бачаро бад-ӯ парваранд; понздаҳум (обе), ки зери соқаи гиёҳон аст, чунонки гуфта шуд, ки: «Ҳар соқаеро сиришки обе ба таҳ (бошад), оташ ҷаҳор ангушт пеш (аз он) аст; шонздаҳум он (обе), ки дар гиёҳон омехтааст, ки (онро) оби тан-тухма ҳонанд; ҳафдаҳум шири гӯсфандону мардумон. Ин ҳама ба вахшой ё танкирдӣ³⁷ боз бад-ин рӯдҳо оmezанд, зоро об танкирдӣ ва вахшо, ҳарду аст.

Инро низ гӯяд, минуи ин се рӯд:...³⁸ ва Марврӯду Ҳилмандрӯд нохурсанд буданд (ва хостанд), ки ба сабаби бадиву палидиву рокидмонданӣ, ки диданд, дар ҷаҳон натозанд (то он ки Ҳурмазд ба эшон гуфта, ки Зартуштро биофаринад(?)), ки дар даврони тозиши Аҳриман, Ҳауму Зуваҳр парешон резаду дуруст бозсозаду паҳрез³⁹ бигӯяд.

Инро низ гӯяд, ки обе, ки дар ӯ палидӣ каму зуваҳр⁴⁰ беш омадааст, ба се сол боз ба сарчашма равад. Он ки дар ӯ палидӣ ва зуваҳр ҳарду баробар баромадааст, ба шаш сол бозрасад. Он ки (дар ӯ) палидӣ бешу заваҳр кам аст, ба нуҳ сол бозрасад. Чунин аст низ равиши гиёҳон, ки бад-ин тартиб неру ба бун диханд. Чунин аст низ оғарине, ки парҳезгоре ба парҳезгоре кунад, ки бад-ин тартиб боз ба худи (ӯ) расад. Дар бораи рӯди Вастани гӯяд, Афросиёб (онро) ба гурз (бар) афганд. Чун Уshedар расад, ба баландии асбе бозтозад. Чунин аст низ ҷашмаҳои дарёи Киёнса.

Дар бораи чигунагии дарёчаҳо

Дар «Дин» гӯяд, ки ин ҷаҳон ҷашмаи обҳо ба пайдоӣ (омаданд), ки дарёча ҳонда шавад. Ҳамонанди ҷашми мардумон, инҳо ҷашмаи обҳоянд, монанди дарёчаи Чайчаст¹, дарёчаи Субар², дарёчаи Ҳоразму дарёчаи Фраздон³ ва дарёчаи Асуост, дарёчаи Ҳусрав, дарёчаи Садвису дарёчаи Үрвиш. Тафсили эшонро гӯjam: дарёчаи Чайчаст ба Озарбойҷон аст. Намакин оби⁴ бе зиндагӣ⁵, ки дар ӯ ҳеч ҷонманде нест ва буни ӯ ба дарёи Фароҳкард пайваста аст. Дарёчаи Субар ба Абаршаҳрбум⁶ бар сари кӯҳи Тӯс аст; чунон гӯяд, ки суд ба ҳар некҳоҳеву беҳӣ, баракату родӣ аз ӯ биёфарида шудааст. Дар бораи дарёчаи Ҳоразм гӯяд, ки ӯро Аҳришванг ҳоста, тавонгарӣ, шодӣ⁷, боистагӣ ва хуррамӣ додааст. Дарёчаи Фраздон дар Систон аст.

Гӯянд, ки марди парҳезгор, ки чизе бад-ӯ дарфганад, пазирад; агар парҳезгор нест, боз ба берун афганад. Бунчашмаи он ба Фарохкард пайваста аст. Дарёчаи Зарувманд ба Ҳамадон аст. Пайдост, ки дарёчаи Асуостро обе покиза аст, ки ба дарёҳо ҳамвора метозад. Он гуна, равшану фараҳманд аст, ки гӯяд, ки: «Фурӯғи Хурshed омад ё дарёчаи Асуостро дида?» Он об барои оростани (мурда) дар Фаршкард боиста аст. Дарёчаи Ҳусрав ба ҷаҳорфарсангии Чайчаст аст. Дарёи Садвис он аст, ки навишт(ам) дар миёни дарёи Фарохкард ва он Пудиг аст. Гӯяд ба Ҳамадон⁸ жарфое ҳаст, ки ҳамвора дуд аз он ояд. Ҳар чизе бад-ӯ афгананд, ҷуз ҷонвар, напазирад. Ҷун ҷонвар бад-ӯ афгананд, фурӯ барад. Мардумон гӯянд, ки ҷашмаи дӯзах дар ўст. Дарёчаи Үрвиш ба Ҳугари баланд аст.

Дар бораи чигунагии ҷонварон¹ ба панҷ шакл

Дар «Дин» гӯяд, ки ҷун Гови яктоофарида даргузашт, он ҷо, ки ӯро мағз бипароганд², панҷоҳу панҷ гуна донаву дувоздаҳ гуна гиёҳи дармонӣ бозраст. Ҷунин гӯяд, ки аз мағз кунциду гигир³, ки ба сабаби мағзи табъӣ, худ низ мағзест. Аз шоҳ мажӯ⁴, аз бинӣ банду⁵ ва аз хун кӯдаки раз⁶, ки май аз ӯ кунанд ва бад-ин рӯй май барои хун афзудан зӯрмандтар аст. Аз шуш спандон⁷, аз миёни ҷигар росан⁸ ва овешан (барои) боздоштани ганди Акуману муқобила кардан бо дард, дигар як-як ҷунонки ба Авесто гӯяд.

Гӯяд, ки (ҷун) гунаи донаро дар оғози оғариниш оғарид, дар (ахтарон) оби пайкар⁹ оғарид. Ин гуна онҷо буд, пас ба Арвандрӯд оварда шуд. Бошад, ки биринҷ, бошад, ки гандуми обхор ҳонда шавад.

Маний гов ба Моҳпоя боло бурда шуд, он ҷо полуда шуду ҷонвари пургуну фароз оғарид шуд. Нахуст ду гов, яке нару яке мода, пас, аз ҳар гунае ҷуфтэ бар замин, ба Эронвич, бар ҳашт ҳоср, ки дуруст се фарсанг аст, пайдо шуданд. Ҷунин гӯяд, ки: «Ман ба сабаби арҷмандии гов (ӯро) ду бор оғаридам. Як бор ба (сурати) гову як бор бо ҷонвари пургуну. Сӣ шабонарӯз эшон ноҳӯранда буданд. Эшон нахуст об, сипас гиёҳ xӯрданд.¹⁰

Ӯ ҷонваронро ба (се) «карда» фароз оғарид¹¹, ки нахуст оғарид ҷароарзониву¹² он, ки гаришак¹³ аст, ки фароҳрафтор аст; ва (дигар) парранда, ки эшон дастомӯз нестанд; седигар (ҷонварони) обиро¹⁴ оғарид. Ҷунон аст, ки дар ин се карда панҷ оина¹⁵ аст. Нахуст оина он ду кофтпойи ҷароарзанда аст, ки аз эшон шутури меҳрину бузи гипон¹⁶ кехтарин аст (ки) навзод аст.

Дигар оина харпой, ки аз эшон асби зибол¹⁷ бузургтарину хари гургонй¹⁸ фурутарин аст. Седигар оина он панчангуштпанча аст, ки аз эшон саг бузургтарину мушконбарон¹⁹ фурутарин аст. Чаҳорум оина парранда аст, ки аз эшон симурги сеангушт бузургтарину тар²⁰ фурутарин аст. Панчум оина он обист, ки аз эшон кармоҳӣ бузургтарин аст ва ...²¹ (ки) майгу [малахи дарёй] аст фурутарин. Ин панҷ оина ба дувисту шасту ду сарда²² бахш шуд: нахуст, буз панҷ сарда: харбуз...²³, позан, ранг²⁴, буз. Дигар, меш панҷ сарда: он ки дунбадору он ки бедунба аст ва сагмеш (?) ва мешни тагалу каришакмеши асбмонанд, ки шохе бузург, яккупа дорад; ўро ба борагӣ гиранд²⁵. Чунин гӯяд, ки: «Манучехр, ниёи мо, каришакеро ба бора дошт». Седигар шутур ду сарда аст: кӯхиву чароарзанда зоро якеро ба кӯҳ шояд доштан ва якеро ба дашт ва бошад, ки яккӯҳонаву дукӯҳона (гӯяд). Чаҳорум, гов шонздаҳ сарда аст: сапед, хашин²⁶, сурх, зард, сиёҳ, песа²⁷ гавазну говмешу уштурговпалангу говмоҳиву хушонгов²⁸ (?), паргов²⁹, гажгов³⁰ (?) ва дигар анвои гов. Панчум, асп шаш сарда аст: тозиву порсиву устуру хару гӯру аспи обиву дигар анвои асб. Шашум, саг даҳ сарда аст: саги гала³¹, ки шӯбон аст: хонабон³², ки нигаҳбони хона аст ва вухуназаг³³, ки саги шикорӣ³⁴ аст ва бабари обӣ³⁵, ки саги обӣ хонанд, рӯбоҳу распу, ки росу хонанд, жужа³⁶, удра³⁷ ва мушконбарон³⁸, ки аз онҳо ду сарда омӯхта ба сӯроҳанд, чун рӯбоҳу росу; ва беша омӯхта чун удра ва (он) ки хор ба пушт дорад (ки) жужа аст. Ҳафтум сахуг, ки харгӯш аст, панҷ сарда: ду сарда дудандона, як сарда (яқдандона?), яке сӯроҳзӣ, яке бешазӣ. Ҳаштум, росу ҳашт сарда: самура сиёҳсамуру санҷобу...³⁹ ҳазу қоқуму қоқуми сапеду дигар анвои росу. Нуҳум, муш⁴⁰ ҳашт сарда: яке он ки ба муш будан ошиност; яке мушкнофа, он ки барои аз миён бурдани ганд аст; (яке) бешмуш, ки беш хӯрад; (яке) муши сипоҳист, ки душмани гурза аст ба дарёбор бештар аст ва дигар анвои муш. Даҳум, як саду даҳ сарда: сездаҳ сардаи эшон чун симурғ, каршeft, олух⁴¹, каркас, ки долман хонанд, калог, пуш⁴², хурӯс (ки) пародарш⁴³ хонанд ва куланг аст. Ёздаҳум, шабкӯр, аз эшон дутоянд (ки) шир доранд, ба пистон бачаро ғизо диханд: симурғу шабкӯр. Чунин гӯяд, ки шабкӯр ба (ҳамонандии) се сарда офарида шудааст: саг, мурғ, мушшакл, зоро чун мурғ парвоз кунад ва ҳарду дандони ў чун саг асту сӯроҳзӣ аст чун муш. Ў ин як саду даҳ сарда мургонро ба ҳашт гуна биёфарида ва эшонро он гуна бипароканд, ки марде чун тухм пароканд, он тухмро бузургу миёнаву кӯчак дар ангушт бар замин ҳилад. Дувоздаҳум, моҳӣ офарида шуд даҳ сарда: нахуст, моҳии арз⁴⁴ ва арзуко марзуко ва

дигарон, ки номи (эшон дар) Авесто аст. Пас аз ҳар сардае, сарда дар сардае⁴⁵ чудо шуд то ба ҳадди дувисту шасту ду сарда.

Сагро гӯяд, ки аз ситорапоя аст, ки аз он ноҳияти ситораи Ҳафтавранг аст ва ӯро барои посбонии гӯсфандон (ба фосилаи) йӯчйости⁴⁶ аз мардумон фароз офарида чунон оmezae аз ҷонварону мардумон. Аз он рӯй саг хонда шавад, ки сеяки ӯ аз мардумон аст⁴⁷. Ӯро ҷобуку хешмӯзаву хешчома⁴⁸, бехобу қӯшову бедору ҷаҳордаҳандону тездандону рамасолор офарида, зоро он ҷамае аз гӯсфандон дертар пояд, ки бо он саге буд. Бадон пурбимтарин (гоҳ) ки шер ва бадон (камбимтарин гоҳ) ки шағол расад, посбонӣ кунад.

Ҳурмазд ҷун мурғи шоҳинро⁴⁹, ки мурғи шикорист, офарида, гуфт, ки: «Ту – мурғи шоҳинро офаридаам, аз ту маро ранҷ беш бошад, ки хушиудӣ, зоро коми Аҳриман беш варзӣ, ки они ман. Ба монанди мардуми дурванд, ки аз хоста сер нашавад, ту низ аз мурғ қуштан⁵⁰ сер нашавай. Аммо агар ту, мурғи шоҳинро намеофаридаам, он гоҳ Аҳриман ғурги пардодро ба сони тани ту⁵¹ меофариду намегузошт офаридағон зист кунанд».

Ӯ ҷонваронро бад-ин ҳама сарда аз он рӯй офарида, ки агар Аҳриман якero нобуд кунад, яке (дигар) бимонаду ба сабаби нотавонӣ дар аз миён бурдан қӯшиш ба нобуд кардан кам кунад.

Инро низ гӯяд, ки ӯ ҷонварро нахуст бадон моҳи (огозини) тобистон – моҳи Фарвардин, рӯзи Ҳурмузд, оғози тобистон⁵² – фароз офарида. Соли дигар, Фарвардинмоҳ обистан буданд. Аз эшон, он ки нахуст ба фарзанд⁵³ хостан андешид, шутуру асб, он ки пас аз ҳама андешид, ҳук буд. Ба нуҳ сол он ҷонварон ба ҳафт қишвари замин биёмаданд. Ба се сол ба шаш қишвар ва ба шаш сол ба Ҳванирас.

Чунин гӯяд, ки нахуст кармоҳӣ ва араз ба оби Арванд фуруд ба Сава шуданду гӯсфандон бирафтанд ба Вурубарешан ва Вуручарешан, Симурғ ба дарёи (Фароҳкард), аспи неруманд ба Фрададфшу Видадафш. Эшон шаш моҳ пеш аз паррандагон бадон ҷо шуданд ва дар дарози соле он (ҷонварони) қӯҳзӣ биёмаданд ба ҷуз симурғ. Ба ду сол он (ҷонварони) обзвиу сӯроҳзӣ биёмаданд, ба ҷуз кармоҳӣ. Ба се сол он ҷароарзонӣ(ҳо) биёмаданд, ба ҷуз асп. Дар (миёни) ғовон, (ғове) аст, ки ғови сарисуг⁵⁴ (ё) ҳадайа⁵⁵ ҳонанд, дар ҳарон (ҳареро) ҳари сепою дар мурғон (мургеро) ҷамруш ва дар моҳиён (моҳиеро) воси панҷасадурон (ҳонанд). Кирдори эшонро ба дари ҳеш гӯем⁵⁶.

Дар бораи чигунагии мардумон

Ба «Дин» гўяд, ки ман мардумонро даҳ гуна фароз оваридам: нахуст он Каюмарси равшану сапедчашм аст то даҳ гуна, ки яке (ҳамон) Каюмарс аст ва (то) нухум аз Каюмарс боз буд. Даҳум каппӣ аст (ки аз) мардумон фурӯтарин хонда шавад. Чун Каюмарсро беморӣ бар омад, бар дasti чап афтод. Аз сар сурб, аз хун арзиз ва аз мағз сим, аз пай оҳан, аз устухон рӯй ва аз пиҳ обгина ва аз бозу пӯлод, аз ҷони рафтаниӣ зар ба пайдоӣ омад, ки акнун ба сабаби арзишмандии (зар, онро) мардумон бо ҷон бидиҳанд. Аз он (ангушти) кӯчак¹ марг ба тани Каюмарс даршуд ва ҳамаи оваридагонро то Фаршкард марг бар омад. Чун Каюмарс ба ҳангоми даргузашт тухма бидод, он тухмаҳо ба равшанини хуршед полуда шуд ва ду баҳри онро Нарйосанг нигоҳ дошт ва баҳрero Спандормад пазируфт. Ҷиҳил сол (он тухма) дар замин буд. Бо ба сар расидани чиҳил сол, ребос тане як сутун², понздаҳ барг, Махливу Маҳлиёна (аз) замин рустанд. Дуруст (бад-он) гуна, ки эшонро даст бар гӯш бозистад, яке ба дигаре пайваста, ҳамболову ҳамдеса буданд. Миёни ҳарду эшон фарра³ бар омад. Он гуна (ҳар се) ҳамболо буданд, ки пайдо набуд, ки қадом нару қадом мода ва қадоми он фарраи Ҳурмаздофарида (буд, ки) бо эшон аст, ки фарраест, ки мардумон бад-он оварида шуданд.

Ҷунин гўяд, ки (пурсид:) «Қадом пештар оварида шуд, фарра ё тан». Ҳурмазд гуфт, ки: «Фарра пештар оварида шуду тан сипас, барои он оварида шудааст. (Фарра) дар тан оварида шуд, то ҳешкорӣ биофаринаду тан ба ҳешкорӣ оварида шуд». Онро гузориш ин аст, ки равон⁴ пештар оварида шуд, тан аз пас. Равон дар тан ҳешкориро фармон дихад.

Сипас, ҳарду аз гиёҳпайкарӣ ба мардумпайкарӣ гаштанд ва он фарра⁵ ба минуе дар эшон шуд, ки равон аст. Акнун низ (мардум) ба монанди дарахте фароз рустааст, ки бораш даҳ гуна мардум аст.

Ҳурмазд ба Машӣ ва Машёна гуфт, ки: «Мардумед, падар (у модари) ҷаҳониёнед. Шуморо бо бартарин ақли салим⁶ оваридам, ҷараёни корҳоро⁷ ба ақли салим ба анҷом расонед. Андешаи нек андешед, гуфтори нек гӯед, кирдори нек варзед, девонро маситоед». Ҳангоме ки яке ба дигаре андешид, ҳарду нахуст инро андешиданд, ки: «Ӯ мардум аст». Эшон чун ба роҳ афтоданд, нахустин кунише, ки карданд ин (буд, ки) биандешиданд. Нахустин сухане, ки гуфтанд ин (буд), ки «Ҳурмазд обу замину гиёҳу ҷонвару ситораву Моҳу Ҳуршед ва

ҳамаи ободиро, ки аз парҳезгорӣ падид ояд, оғарид (ки) бун бархонанд». Пас, Аҳриман ба андешаи эшон бартохту андешаи (эшон)-ро палид соҳт ва эшон гуфтанд, ки: «Аҳриман оғарид обу замину гиёҳу дигар чизро». Чунин гуфта шуда (аст, ки) он нахустин дурӯғгӯй, ки тавассути эшон (ба ҳам) бофта шуд, ба абоисти девон гуфта шуд. Аҳриман нахустин шодиро, (ки) аз эшон ба даст овард ин (буд) ки бад-он дурӯғгӯй ҳарду дурванд шуданду равоншон то тани пасин ба дӯзах аст.

Эшонро сӣ рӯз хӯриш гиёҳон⁸ (?) буду (худро ба) пӯшише (аз) гиёҳ нуҳуфтанд. Пас аз сӣ рӯз ба бишкард⁹ ба бузе сапедмӯй фароз омаданду ба даҳон шири пистони ўро макиданд. Ҳангоме ки ширро хӯрда буданд, Машёна гуфт, ки: «Оромиши ман аз он (буд) ки ман он шири обгунаро нахӯрда (будам), акнун маро оромиш дуздида¹⁰ аз он аст, ки (шир) хӯрдам; он гоҳ маро бар тан бад аст». Аз он дурӯғгӯи дувум низ девонро зӯр бар омад ва мазай хӯришро бидуздиданд. Он чунон ки аз яксад баҳр як баҳр монд.

Пас, ба сӣ шабонарӯзи дигар ба гӯспанди тиранге сапед орвора омаданд. Ўро қуштанду (бар ў) аз дарахти қунору шамшод, ба роҳнамоии минувон оташ афганданд, зоро он ҳарду дарахтоташдиҳандатараанд. Ба даҳон низ оташро афрӯхтанду нахуст ҳезуми дарахти қаҳқийу (?), низ дарахти кудару¹¹ шоҳу барги хурмобун¹² сӯзонданду он гӯспандро кабоб карданд¹³ ва ба андозаи се мушт гӯшт дар оташ биҳиштанду гуфтанд, ки: «(Ин) баҳраи оташ» ва аз он порае ба осмон афганданду гуфтанд, ки ин баҳраи эзидон. Каркасмурғ фароз рафт, натавонист гирифт, саг онро аз эшон бибурд, зоро нахуст гӯштро саг бихӯрд.

Эшон, нахуст, пӯшише (аз) пӯстин пӯшиданд, пас, ба мӯй¹⁴; он гоҳ нах¹⁵ (?) бириштанду он риштаро ҷома карданду пӯшиданд. Ба замин гавдоле¹⁶ биканданд¹⁷, оҳанро (бад-он) бигудохтанд, ба санг оҳанро бизаданду аз он теге соҳтанд, дарахтро бад-он бибуриданд, он падишхури¹⁸ чӯбинро оростанд.

Аз он носипосӣ, ки карданд, девон бад-он ситануба [неруманд, тавоно] шуданд. Эшон (Машӣ ва Машёна) худ ба худ рашки бад фароз бибурданд. Ба сӯи яқдигар фароз рафтанд, (ҳамро) заданд, дариданду мӯй руданд [кандан]. Пас девон аз торикий бонг карданд, ки: «Мардумед, девро парастед, то рашк биншинад». Машёна фароз част, шири гов дӯшид, ба сӯи шимол фароз рехт. Бад-он девпарастӣ девон неруманд шуданд ҳарди эшонро чунон хушкун¹⁹ [сусткамар дар алоқаи ҷинсӣ] бикарданд, ки то панҷоҳ сол комаи ҳамомезишон набуд ва агаршон низ ҳамомезӣ буд, он гоҳ фарзандешон набуд. Бо ба сар

расидани панчох сол, (ба) фарзандхоҳӣ фароз андешиданд, нахуст Машӣ, пас Машёна, зеро Машӣ ба Машёна гуфт, ки: «Чун ини...²⁰ туро бинам, он гоҳ они ман бузург бархезад». Пас Машёна гуфт, ки: «Бародар Машӣ! Чун он кери²¹ туро бузург бинам, они...²⁰ ман ларзад».²² Пас, эшон ба ҳам кома бурданд ва дар комагузорӣ, ки карданд, чунин андешиданд, ки моро (ба) панчох сол низ кор ин боист буд. Аз эшон ба нух моҳ ҷуфте зану мард зод. Аз ширинии фарзанд, якero модар ҷавид (бихӯрд) якero падар. Пас, Ҳурмазд ширинии фарзандро аз андешаи оварандагон²³ берун кард ва ба ҳамон андоза (ширинии) парвариши фарзандонро ба-д-эшон бахшид.

Шаш ҷуфт нару мода аз эшон падид омад. Бародар хоҳарро ба занӣ ҳамекард. Ҳама, бо Машӣ ва Машёна (ки ҷуфти) нахустин (буданд), ҳафт ҷуфт шуданд. Аз ҳар яки эшон то панчох сол фарзанд биёmad, худ ба як сад сол бимурданد. Аз он шаш ҷуфт яке Сиёмак ном, мард ва зан (Вашог буд)²⁴. Аз эшон ҷуфте зод, ки мард Фаравог ва зан Фаравогин ном буд. Аз эшон понздаҳ ҷуфт зода шуд, ки аз ҳар ҷуфте гуна-гунае буд ва бисёрии ҷаҳониён аз эшон буд. Аз он понздаҳ гуна нух гунашон бар пушти гови Сарисуг, бад-он дарёи Фароҳкард, бад-он шаш қишвари дигар гузаштанду (дар) он ҷой(ҳо) нишастан карданд. Шаш гуна ба Ҳванирас монданд. Аз он шаш гуна ҷуфте, мард Тозу зан Гувозак ном буданд. Эшон (ро нишастигоҳ) ба Дашти тозиён буд. Дашти тозиёнро ном аз ўст ва ба сабаби ўст (ки) чунин хонанд. Ҷуфте, мард Ҳушанг, зан Гузаг ном; эрониён аз ў буданд. Дар омор онон, ки ба сарзaminҳoi Эронанд ва онон, ки ба Анирон сарзaminҳоянд, (ъяне) онон, ки ба сарзамини Туранд ва онон, ки ба сарзамини Салманд – (ки) Рум аст – ва онон, ки ба сарзамини Синанд – ки Чинистон аст – ва онон, ки ба сарзамини Гойанд²⁵ ва онон, ки ба сарзамини Синанд ва онон низ, ки ба он шаш қишвари дигаранд, ҳама аз пайванди Фаравог, фарзанди Сиёмак, фарзанди Мashiанд. Аз он ҷо, ки даҳ гуна мардум (низ) аз буни (дигар) ёд карда шуд ва понздаҳ гуна (мардум низ) аз Фаравог буд, рӯи ҳам бисту панҷ гуна (мардум) аз тухми Каюмарс буданд, чун заминӣ, обӣ, бар гӯш²⁶ бар ҷашм, якпо ва он низ, ки монанди шабкӯr пар дорад ва бешае дунбдор, ки монанди гӯспандон мӯй бар тан дорад, ки (онро) хирс гӯянду қаппиву обзвангал, ки боло(яш) шаш баробари миёнаболоён аст; ва ба дасте, ки боло (яш) як шашуми миёнаболоён аст, румиёну туркону чиниёну гоиёну тозиёну синдиён (ки) ҳиндувонанду эрониён ва онон низ, ки гӯяд, ки бад-он шаш қишвари (дигар)анд. Аз ҳар як аз ин гунаҳо, навтар, бисёр гуна

падид омад. Сипас, ба сабаби Ахриман, оmezиш буд; чунон зиндагӣ, (ки) аз обиву заминӣ буд. Гилобӣ, ки (дар) обу замин ҳарду зист кунаду дигар аз ин гуна.

Дар бораи чигунагии занон

Хурмазд, ҳангоме, ки занро офарида, гуфт, ки: «Туро низ офаридаам (дар ҳоле) ки туро сардаи патёра аз Ҷаҳӣ¹ аст. Туро аз наздики кундаҳоне офаридаам, ки ҷуфт гирӣ туро чунон писанд афтад, ки ба даҳон маззаи ширинтарин ҳӯришҳо; (ва) аз ман туро ёрӣ аст, зоро мард аз ту зода шавад; (бо вучуди ин) маро низ, ки Ҳурмуздам, биозорӣ. Аммо агар маҳлуқеро меёфтам, ки мардро аз ӯ кунам, он гоҳ ҳаргиз туро намеофаридаам, ки туро он сардаи патёра аз Ҷаҳӣ аст. Аммо дар обу замину гиёҳу гӯсфанд, бар баландии қӯҳҳо ва низ он жарфои русто хостаму наёфтам маҳлуқе, ки марди парҳезгор аз ӯ бошад ҷуз зан, (ки) аз (сардаи) Ҷаҳии патёра аст».

Инро низ гӯяд, ки чун фарра аз Ҷам бишуд, ба сабаби бим аз девон, деверо ба занӣ гирифту Ҷамак, ҳоҳар(аш)-ро ба занӣ ба деве дод. Каптиву хирси бешаии дунбдор ва дигар сардаҳои табоҳқунанда аз эшон бибуду пайванди ӯ нарафт².

Зангиро гӯяд, ки Захҳок дар подшоҳии (худ) бар зане ҷавони дев барҳишт ва ҷавонро бар парӣ ҳишту эшон зери нигоҳу дидори ӯ ҷимъо карданд. Аз ин қуниши навоин занғӣ падид омад. Чун Фаридун омад, эшон аз Эронشاҳр гурехтанд, ба қанораи дарё нишасти карданд. Акнун дар пайи тоҳтани тозиён боз ба Эронشاҳр тоҳтаанд³.

Дар бораи чигунагии зоишҳои ҳар сарда

Дар «Дин» (чунин) гӯяд, ки зан чун (худро) аз даштон¹ бишӯяд, то ба даҳ шаб чун ба наздикии ӯ шаванд, пеш-обист² бошад. Эдун низ аспу ҳару гӯр ба ҳафт шаб³ ва сагу ҳук ба панҷ шаб, мешу буз ба як шаб ва низ чунин аст...⁴, низ чунин андар сӯроҳзиёну обзиён ба як шаб.

Занро даштону гӯсфандонро вардагӣ⁵ аст, зоро (ҳангоме) ки гӯсфандон варда шаванд, хун мезанад⁶. Занро то даштон боз ҳамеояд, бошад, ки обистон шавад, аммо дар он даҳ шаб пеш-(обист) бошад. Чун аз даштон шуста шавад ва ҳангоме ки замони обистаний омада бошад, агар тухми мард нерумандтар аст писар, агар они зан нерумандтар аст, духтар падид меояд. Агар ҳарду тухм баробар бошад, дугонаву сегона аз ӯ ояд. Агар тухми нарон пеш (аз ҳангоми обистаний) ояд, пиҳ шавад ва ба мода афзояд, аз

он фарбех шавад. Агар тухми мода пеш (аз расидани тухми мард) ояд, хун шавад, мода аз он низор шавад. Тухми модагон сарду хавид асту тозиш аз паҳlust вa ранги сурху зард аст. Тухми нарон гарму хушк асту тозиш аз мағзи сар аст вa ранги сапеду кабуд. Тухми модагон пеш биёяд, дар заҳдон фароз гардад, тухми нарон бар (он) биистаду он заҳдонро пур бикунад. Ҳарчи аз он бозмонад боз ба хун шавад, ба рагҳои модагон дар шавад, ба ҳангоми зоиш, (чун) шир ба пистон бозояд; ӯро, ки зоиш аст, бад-он фарзанд парворад⁷, зеро ҳамаи шир аз тухми нарон бошад. Пас, он тухми нарон дар модагон бимонанд шир афрӯша⁸, пила бандад ва он даҳони заҳдон (ба яқдигар) оmezad⁹.

Они шутурон¹⁰ чиҳил рӯз, они мардумону аспасардагону говон вa дигар аз ин гуна сӣ рӯз, они гӯсфандон шонздаҳ рӯз, они сагон даҳ рӯз, они рӯбоҳ ҳафт рӯз, они росу панҷ рӯз, они мушон шаш рӯз ба шусрӣ истад¹¹. Пас се рӯз ба оmezagӣ истад¹²: шусру хун. Сипас, чунон бувад, ки даштак¹³ рушд кунаду ҷашму гӯшу бинниву даҳон аз ӯ рӯяд. Даству пою дигар андому ҳамаи устухону мӯй аз падарон аст, хуну гӯшт аз модарон. Сипас, они шутурон ба шаш моҳ, они мардумону аспасардагону говон ба панҷ моҳ, они росу ба як моҳ, они мушон ба понздаҳ рӯз бар модар пайдо шаванд. Ҳар ҳӯришеро, ки ҳӯрад, эшонро низ аз он афзоиш бувад. Пас, ба дувоздаҳ моҳ шутур, ба даҳ моҳ мардуму аспасардагону говон, ба панҷ моҳ гӯсфандон, ба панҷ моҳ сагон, ба се моҳ рӯбоҳу хук, ба ду моҳ росу, ба як моҳ мушон зоянд.

Дар бораи мурғон гӯяд, ки олух,¹⁴ долман¹⁵ вa симурғу дигар мурғҳои бузургтар чиҳил рӯз ба шусрӣ, сӣ рӯз ба оmezagӣ, понздаҳ рӯз ба хоя, даҳ рӯз ба пар рӯидаанд. Дигарон ҳафт шаб дар шуср (ӣ), ҳафт (шаб) ба оmezagӣ ва ҳафт (шаб) ба хояанд то ба аз тухм дар омадан¹⁶ ва ҳафт (шаб) то пар ба рӯидан.

Ин низ ҳамоно монанди шир асту бача. Аз зарда ҳастӣ ёбад, ӯро сапеда чун (шири) гӯсфандон аст, зеро (дар) хоя, аз зарда гӯшту (аз) сапеда ҳӯрок аст. То дар (хоя) сапеда аст, бад-он ҳамзиянд, монанди нобурноён, ки чун, зода шаванд, ба шир зиянд. Ҳангоме ки он сапедаро ҳӯрад, монанди ҳангомест, ки бача (аз) шир (гирифта) шавад. Пас, ба берун ояд, бошад, ки худ чина чинад монанди хурӯс ва бошад, ки ба сабаби пар надоштан, модар чина диҳад.

Хурӯс, ки мурғи пародарш¹⁷ вa пешдаҳша¹⁸ низ хонда шавад, ба ҳар рӯз тухме кунад, бошад, ки ниҳонӣ, бошад, ки ошкоро миёни мардумон ринад. Дар (миёни) мурғон, танҳо хурӯс бад-ин гуна аст.

Соригар, ки ҳилоли дарии¹⁹ (?) кучак низ хонда шавад, дар тобистон ба гармсер ва дар зимистон ба сардсер равад, дар соле се бор бача кунад. Як бори нахуст, бачай ў ба зимистон (ояду) бизияд, як бори дигар дар сардогарм (ояду) бизияд, як бор дар тобистон (ояду) бачай ўро кирм бихӯрад.

Низ ин чаҳор чизро нар (ва ин) чаҳорро мода хонанд: осмон, филиз, боду оташ наранду ҳаргиз чуз ин набошад. Обу замину гиёҳу моҳӣ модаанд ва ҳаргиз чуз ин набошад. Дигар оғаридағон нару мода бошанд.

Дар бораи моҳиён чунин гуяд, ки ба ҳангоми фарзандҳоҳӣ, бар он оби тозон, ба об фурӯ шаванд ба дарозои як ҳоср, ки як чаҳоруми фарсах аст. Ду-ду ба об фурӯ шаванду як ҳосро ба ҳамон гуна ба пазираи об боз оянд ва дар он омаду шуд танро ба яқдигар фароз соянд ва эшонро хай²⁰ гунае биафтад, то ҳарду обистан шаванд. Ба дарёи Фароҳкард ва дарёи Камруд ва дигар об(ҳо ва) дарё(ҳо), ки пуру обҷар²¹ ва ҳаракати об бад-онҳо нест, чун бод дар афтаду обро биронад, моҳиён бадон ҳаракати об, ба ҳамон гуна (ҳаракат) кунанду эшонро чунон дар назар ояд, ки он об тозон аст. Ин моҳиён ба тануқоб фарзандҳоҳӣ кунанд ва ба жарфоб зоянд.

Дар бораи Воси панча садваром²² гӯяд, ки (вайро) понсад бача расад; кармоҳиро²³ дувист ҳазор, ин он аст, ки парвор кунанд; арзукаро²⁴ нух ҳазор, марзукаро²⁵ ҳашт ҳазор; варзукаро²⁶ ҳафт ҳазор; таковирийоро²⁷ шаш ҳазор, ...ро²⁸ панҷ ҳазор; ҳар як пашмозагро²⁹ чаҳор ҳазор; сумакчитро³⁰ панҷ ҳазор дар сол бача расад. Ин номи моҳиён ба Авесто (омада) аст. (Инон) низ чун он моҳиёни хоядоранд (ва) ҳар як чуфтеро дар дарё ба ҳамон гуна ҷуфтгирист. (Ҳангоме ки) хояҳо бирасад, чунон ки (бачаи) гӯсфандон ба заҳдон,³¹ ҳар як аз он хояҳо ба замонаи хеш, чун чунин парвор шуд, бад-он сӯрохи дар шикам, ки дар хоя бад-он пайваста аст, берун рида шавад. Он тухм дар об парвор шавад, бишкуфад, моҳии кӯчак аз он падид ояд, андак-андак бузург шавад, ба андозаи паймонаи худ. Моҳӣ, ҳангоме, ки дар он жарфоб гардад, тухм гузорад. Бошад, ки он тухмро ҳӯрад, онро, ки наёбад, бипароганад ва он парвор гардад.

Низ ҳамин гуна аст гиёҳи обиву заминӣ, аз худии худ мева (ҳо) бирасаданд, ки эшонро гушне нест.

Ба моҳи Шаҳривар, ки моҳи Тир баҳизагист, ки Мадиӯшам аст, моҳиён обистан шаванд; ба моҳи Фарвардин, ки моҳи Спандромад баҳизагист, ки Ҳамаспаҳмадем аст, бизоянд.

Аз мурғони нар онро, ки тухм кунаду афганад, танҳо хурӯс аст, ки бошад, ки ба биниши мардумон биафганад.

Дар бораи чигунагии гиёҳон

Гӯяд ба «Дин», ки пеш аз омадани он Аҳриман, хору пӯст бар гиёҳ набуд, зеро сипас, дар (даврони) аҳримани дорои пӯсту дорои хор шуд, зеро патёра ба ҳар чиз омехт, аммо ба гиёҳ бештар омехт. Аз он рӯй, ҷанд (гуна) гиёҳ аст, ки бештар омехта шудааст, монанди бешу балодур, ки захрдоранду мардуму гӯсфанде, ки аз онҳо ҳӯрад, мирад.

Бо панҷоҳу панҷ сардадона, дувоздаҳ сарда гиёҳи доруӣ аз Гови яктоофирида падид омадааст. Аз он гиёҳони аслӣ, (нахуст) даҳ ҳазор гиёҳ ва (сипас) яксаду си ҳазор сардае дар сарда, гиёҳ бар замин¹ рустааст. Аз ин ҳама тухм, дараҳти Бастухма дар дарёи Фароҳкард рустааст, ки ин ҳама гиёҳонро тухм бад-ӯст², ба он (туҳмҳо, ки аз) Гови яктоофирида падид омад. Ҳар сол Симург он дараҳтро биафшонад, он тухмҳои (furūrehxta) дар об оmezad, Tiшtr (онҳоро) бо оби боронӣ ситонад, ба кишварҳо боронад. Наздик бад-он дараҳт Ҳауми сапеди дармонбахши покиза дар (канори) ҷашмаи Аредвисур руста аст. Ҳар ки (онро) ҳӯрад, бемарг шавад; ва онро Гаукарандаҳт хонанд³.

Чунин гӯяд, ки Ҳауми дур (дорандай) марг (ки) ба ҳангоми Фаршкард анушагиро аз ӯ ороянд, гиёҳонро сарвар аст.

Бошад, ки гиёҳ ин ҷанд ҷуна аст: дор, дараҳт, мева, дона, гул, испарғам, тарра⁴, афзор⁵, гиёҳ, ниҳол, дору, часб, ҳезум, бӯй, равған, рангу ҷома.

Тафсили онро гӯям:

Ҳарчиро бор ба хорбори мардумон меҳмон несту солвор аст, монанди сарбу ҷинор, сапедору шамшоду шизу⁶ газ ва дигар аз ин ҷуна, дор хонанд.

Ҳарчиро бор ба хорбори мардумон меҳмон асту солвор аст, монанди ҳурмо, қунор, ангур, бихӣ, себ, бодрангу анору шафтолову амруду анҷири гавзу бодому дигар аз ин ҷуна, мева хонанд.

Ҳарчиро бор шоистаи хорбори мардумон бошад ё набошаду солвор бошад, дараҳт хонанд. Ҳар чи ба ҳӯроки ҳаррӯза⁷ шоиста асту ҷун бар бистонед, бун биҳушкад, монанди гандуму ҷаву биринҷу гиргир⁸, мажу⁹, банду¹⁰, арзану¹¹ ғоварсу¹² нахӯд ва дигар аз ин ҷунаро дона хонанд.

Ҳарчиро барг бӯё ва ба дастварзи мардумон кишта шаваду ҳамвора ҳаст, испарғам хонанд.¹³

Ҳарчиро шукуфа хушбўй асту ба (даст) варзи мардумон ҳангом-ҳангом бошад, ё бун ҳамвора ҳаст ва ба ҳангом ба шукуфай хушбўй (аз ў) бишкуфад, монанди гулу наргису ёсуману настарану олола, кабика¹⁴ ва бунафша, кордак¹⁹ ва дигар аз ин гуна, гул хонанд.

Ҳарчиро бар хушбўй ё шукуфа хушбўй асту дастварзи мардумон несту ба ҳангом²⁰ бошад, ниҳол²¹ хонанд.

Ҳарчӣ ба хорбори сутурону гусфандон меҳмон аст, гиёҳ хонанд.

Ҳарчӣ ба пешпорагӣ дар шавад²² афзорҳо хонанд. Ҳарчӣ бо нону ҳӯрок ҳӯрданӣ меҳмон аст, чун исфаночу карафсу қашниzu когиза,²³ тарра хонанд.

Ҳарчӣ чун шону²⁴ ной,²⁵ пунба ва дигар аз ин гунаро ҷома хонанд.

Ҳарчиро мағз дорои ҷарбӣ аст чун қунциди душдонаву²⁶ (?) шоҳдонавузайту дигар аз ин гуна, равған хонанд.

Ҳарчиро ҷома ба (он) шояд раштан²⁷ монанди каркуму дори парниёну зардҷӯба ва...²⁸, руносу²⁹ нил³⁰ ранг хонанд.

Ҳарчиро реша ё пӯст³¹ ё ҷуб бӯест, чун қундар³² рошт,³³ қӯст,³⁴...³⁵ сандал,³⁶ палангмушк³⁷, қокула³⁸, кофур³⁹, бодинҷӯй⁴⁰ ва дигар аз ин гуна, бӯйдор хонанд.

Ҳарчиро аз ў часби⁴¹ гиёҳе наёяд, жада⁴² хонанд.

Ин ҳама ҷӯби ин гиёҳонро чун бурида шуд, ҳушк ё тар, ҳезум хонанд.

Ин ҳама гиёҳонро ба танҳоӣ ток, дор, ван хонанд.

Гиёҳон ҳама бар ду гунаанд (ки онҳоро) дубахшиҳо ва яқбахшиҳо⁴³ хонанд.

Меваҳои моявар⁴⁴ сӣ гуна аст. Даҳ гунаашро даруну берун шояд ҳӯрдан, монанди анциру себу биҳиву бодрангу ангуру тутбуну амруду...⁴⁵. Даҳ (гуна)-ро берун шояд ҳӯрдан, дарун нашояд ҳӯрдан, монанди ҳурмову шафтолову зардолу, санҷид,⁴⁶...⁴⁷, қунор, олуча⁴⁸ ва...⁴⁹. Даҳ (гуна) он аст, ки дарунро шояд ҳӯрдан, берунро нашояд ҳӯрдан, монанди гарду, бодому норгилу⁵⁰ фундуқу⁵¹ шоҳбулату дарахти гургонӣ, ки писта низ хонанд ва ҷизе беш аз (ин) аст, аммо моявар ин ҷанд аст.

Онро, ки аз пайванди⁵² ду дарахт нишонанд, монанди биҳ-хурмал ва олуча-бодом (?)⁵³ ва дигар аз ин гуна, пайвандӣ хонанд.

Инро низ гӯяд, ки ҳар гуле аз они Амшоспандест; ва бошад, ки гӯяд: муруду ёсуман Ҳурмаздро хеш аст ва ёсумани сапед Баҳманро, марзангуш Ардибиҳиштро, шоҳиспаргам Шаҳриварро, палангмушк Спандромадро, Савсан Ҳурдодро,

чамбаг Амрдодро, бодранг Дай-ба-Озарро, (озар)юн Озарро, нилуфар⁵⁴ Обонро, мурви сапед⁵⁵ Хурро, наргис Мохро, бунафша Тирро, мизварс⁵⁶ Гаушро, кордак⁵⁷ Дай(ба-Мехр)ро, (гули) хамешабишкуфта Мехрро, хайрии сурх Сурӯшро, настаран Раширо, бүстонафрӯз Фарвардинро, сунбул Бахромро, хайрии зард Ромро, бодрангбӯя Бодро, Шанбалид Дай(ба-Дин)ро, гули яксадбарг Динро, хамешабахор Ардро, олола Аштодро, ҳауми сапед Осмонро, бонуиспарғам⁵⁸ Зомиёдро, каркум⁵⁹ Мороспандро, мурви Ардашерон Анагронро. Ҳауми эзидро Ҳаум аз се оин хеш аст.⁶⁰

Дар бораи танаи⁶¹ гиёхон гӯяд, ки ҳар танаэро сиришки обӣ бех таҳ аст ва оташ чаҳор ангушт аз пеши (он қарор дорад).

Аз ҳамаи ҳован шуд (найҳо⁶²), барг⁶³ кунорро ҳован (шудани)тар⁶⁴, ...⁶⁵ хонад.

Дар бораи сарварии мардумону гӯсфандону ҳар чизе

Ба «Дин» гӯяд, ки ман нахустин мард, Каюмарси равшану сапедачашмро офарида. Ӯ бузургтари (мардумон) аст, аммо ӯ сарвари эшон нест, зоро Зартушт сарвар аст, ҳамаи сарварӣ низ аз Зартушт буд.¹

Харбузи² сафед, (ки дар баробари) Зартушт сар фуруд дорад, бузонро сарвар аст; нахуст ӯ аз он сарда фароз офарида шуд. Гӯсфанди сиёҳи³ сапедорвора гӯспандонро сарвар аст; нахуст аз сардаи эшон ӯ офарида шуд. Шутури сапедмӯйзонуи дукӯхона шутуронро сарвар аст. (Аз говон), нахуст гови сиёҳмӯи зардзону офарида шуд; ӯст говонро сарвар. (Аз асбон), нахуст аспи сапеди зардгӯши⁴ дурахшонмӯи сапедчашм фароз офарида шуд; ӯст сарвари(асбон). Хари сапеди гурбапой (?) ҳаронро сарвар аст. Нахуст аз сагон, саги сапеди зардмӯй офарида шуд; ӯст сагонро сарвар. (Аз фарохрафторон), нахуст харгӯши бӯр фароз офарида шуд; ӯст фарохрафторонро сарвар. Ион дар (миёни) дадон дастомӯзанд, зоро кӯҳҷӣ (н)естанд. Нахуст аз мургон симурги сеангушта буд; ӯ сарвари (мургон) нест, зоро каршефт сарвар аст, он мурғе, ки динро ба Вари Ҷамкард бурд. Нахуст аз росуҳо қоқуми сапед офарида шуд; ӯ росуёнро сарвар аст. Чунин гӯяд, ки қоқуми сапед (он аст), ки ба анҷумани Амшоспандон омад. Кармоҳӣ, ки араз аст, ҷонварони обиро сарвар аст. Рӯди Даити обҳои тозандаро сарвар аст. (Руди) Дороҷаҳ рудборонро сарвар аст, зоро хонаи падари Зартушт бар бори⁵ (он) аст; Зартушт он ҷо зода шуд. Бешай Арвас бешаҳоро сарвар аст.

Хугари баланд, ки оби Аредвисур бад-он ҷаҳад, баландиҳоро сарвар аст. Он ҷо, ки ситораи Садвисро гардиш (бар) фарози (он) аст, гавдиҳоро сарвар аст.⁶

Ҳауми ҳовани⁷ гиёҳони (ду) баҳширо⁸ сарвар аст. Дарманаи⁹ даштӣ гиёҳони яқбаҳширо сарвар аст. Гандум ғаллоти ситабрдонаро сарвар аст. Арзани тобистонӣ, ки (онро) гол¹⁰ низ хонанд, ғаллоти қӯчакдонаро сарвар аст. Кустӣ пӯшишҳоро сарвар аст. Ду мард, ки бо ҳам фароз раванд, он ки донотару ростгӯтар аст, сарвар аст.

Инро низ ба «Дин» гӯяд, ки ҳамаи ҳастии моддиро баробар наёфарида, (бо вучуди ин) ки ҳама якеанд; ҷаро (ки) фарраро ҳешкорӣ дар қасон бисёр аст, ҳаркӣ он нек варзидан гирад, он гоҳ ӯро арҷ беш аст, ҷунонки об(ҳо) баробар оғарида нашуд, зеро Аредвисур, оби покиза, (ба) ҳамаи обҳои дар осмону замин арзад ба ҷуз Аревандруди Ҳурмаздоғарида. Аз гиёҳон, ҳурмобун, ки гиёҳи дупора¹¹ ҳонда шавад, (ба андозаи) ҳамаи гиёҳони миёни осмону замин арзад, ба ҷуз дараҳти Гаукаран, ки бад-ӯ мурда ҳезонанд.

Аз қӯҳҳо, қӯҳи Абарсин (ки) буни (он) ба Систону сари (он) ба Ҷинистон¹² аст ва бошад, ки қӯҳҳои ҳамаи Порт ҳонад, (ба андозаи) ҳамаи қӯҳҳои миёни осмону замин арзад, ба ҷуз Албурз. Аз мурғон ҷамрушмурғ аст (ки ба андозаи) ҳамаи мурғони миёни замину осмону арзад, ба ҷуз симурғи сеангушта.

Ҳулоса ин ки (ҳаркӣ) кори бузург қунад, он гоҳ ӯро арзиш бузургтар аст.

Дар бораи чигунагии оташ

Дар «Дин» гӯяд, ки панҷ гуна оташ оғарида шудааст, ки оташи Березисава¹, оташи ҳуфриён², оташи Ӯрвазишт³, оташи Вазишт⁴, оташи Испеништ⁵ аст.

(Оташи Березисава ҳуд дар Гарудмон биёғарида шуд)⁶, оташи Ҳуфриён (ки) беҳфиранофтӣ маъно шавад, он аст, ки дар тани мардумону ҷонварон аст. Оташи Ӯрвазишт он аст, ки дар гиёҳон аст. Оташи Вазишт он аст, ки дар абр ба пазираи Испанҷаруш ба набард истад. Оташи Испеништ (ки ба) баракатбахшанд миёни шавад, он аст, ки ба гетӣ ба кор дошта шавад ва низ оташи Баҳром аст.

Аз ин панҷ оташ яке обу ҳӯриши ҳардуро ҳӯрад, монанди он ки дар тани мардумон аст, ки ба шикам оғарида шудааст ва ӯро ҳӯришу об ғоворидан ҳешкорӣ аст. Яке об ҳӯрад, ҳӯриш нахӯрад, монанди он, ки дар гиёҳон аст, ки ба об зист қунанду

бирӯянд. Яке на об хӯрад на хӯриш хӯрад, об нахӯрад, монанди он ки дар гетӣ ба кор доранду низ оташи Баҳром. Яке на об хӯраду на хӯриш, монанди оташи Вазишт ва он ки Березисава аст ва он ки дар замину кӯху дигар чиз аст.

Ин се оташро, (ки иборат)анд (аз) Озарфарнбоғ, Гушнасп ва Бурзинмехр Ҳурмазд дар оғози оғариниши чун се фарра ба посбонии ҷаҳон фароз оғарида. Бад-он тан, фарамандона, ҳаме дар ҷаҳонанд. Дар подшоҳии Тахмурас, чун мардум ба пушти ғови Сарисуг аз Ҳванирас ба дигар кишвар(ҳо) мегузаштанд, шабе миёни дарё, ба боди саҳту мавчи дарё, оташдон, ки оташ дар ў буд, ки ба пушти ғов ба (як) ҷой карда шуда буд, бо оташ ба дарё афтоду он ҳар се оташ чун (он) як фарра, ки ба ҷойгоҳи оташдон бар пушти ғов буд, дураҳшиданду ҳама (ҷо) равшан бибуд ва он мардумон ба дарё бозгузаштанд. Ҷам дар подшоии (худ) ҳамаи кор(ҳо)ро бештар ба ёрии он ҳар се оташ мекард. Ӯ Озархураро⁸ ба додгоҳ, ба Фараҳмандқӯҳ, ба Ҳоразм нишонид. Ҳангоме, ки Ҷамро бибуриданд, фарраи Ҷамро аз дasti Захҳок, Озархура раҳӣ бахшид:

Дар подшоии Гуштоспшоҳ, чунончи аз «Дин» бармеояд, (аташи фарнбағ) аз Ҳоразм ва Равшанқӯҳ ба сарзамини Кориён⁹ нишонда шуд, чунон ки акнун низ он ҷо мондагор аст.

Озаргушнасп то подшоии Кайхусрав бад-он оини посбонии ҷаҳон мекард. Чун Кайхусрав буткадаи (канори дарёи Ҷайчаст)-ро ҳамеканд, бар ёли аспи (Кайхусрав) нишасту тирагиву торикиро аз миён бурд ва (ҷаҳонро) равшан бикард. То буткада вайрон шуд, ба ҳамон ҷой, бар фарози Аснаванд (кӯҳ)¹⁰, оташгоҳе нишонда шуд. Бад-он сабаб (онро) Гушнасп хонанд, ки бар ёли асп нишонда шуд.

Озарбурзинмехр то подшоии Гуштоспшоҳ ба ҳамон гуна дар ҷаҳон мевазид, посбонӣ мекард.

Чун анушаравон Зартушт дин оварду барои ривоҷ бахшидани дину бегумон кардани Гуштоспу фарзандони (вай, то) ба дин эзидон истанд, бас чиз ба ошкорагӣ намуду кард, Гуштосп (ин оташро) ба кӯхи Реванд,¹¹ ки (онро) Пуштаи Гуштоспон хонанд, ба додгоҳ нишонид.

Ин ҳар се озар оташи Баҳроманд ва ҳамаро тан ҳамон оташи гетист. Он фаррае, (ки) ба-д-эшон меҳмон аст, монанди тани мардумон аст, ки (чун) дар шиками модар фароз бошад, равоне аз мину (бад-он) барнишинад, ки он танро то зинда аст, бегумон бироёнад; чун он тан фурӯ мирад, тан ба замин оmezad, равон боз ба мину шавад¹². Низ бошад, ки ҳангоме ки ҳазор оташи моддиро бад-он як (оташ) кунанду бад-он ниранг, (ки)

ошкор аст, зўхр (бад-ӯ) диҳанду ба додгоҳ нишонанд, он гоҳ, минуй аз фарраи оташон бар ў нишинад¹³. Ба монанди он(се озар) низ, ки бар оташи моддӣ меҳмон шуданд, (ин) дигарон низ оташи Баҳроманд. Эшонро тан аз оташи моддӣ асту равон он фарра аст, ки аз худоён (барои) нишондан бар онҳо ояд. Акнун низ ба ҳамон гуна, аз миёнбарии дурӯғгӯ посбонии мардумон мекунанд. Чун биафсоранд, он фарра боз ба минувон расад. Оташро, ба (ном), Баҳром аз он рӯй хонанд, ки ҳамай оташҳоро дар ҷаҳон дар пуште аз Баҳром ва посбонӣ аз Сурӯш аст ва эшонро бо ҳам ҳамкорист. Озарфарнбағ, ки осурвани озарҳост ва Озаргушнасп (ки) артиштар ва Озарбурзинмехр (ки) вастриуши (озарҳо) хонда шаванд, бад-он ҳамкорӣ бо Баҳроманд ва то фаршкард посбоникунандагони ҷаҳонанд. Чунонки ошкоро дида шавад, чун...¹⁴, деву дурӯғ зананд, он гоҳ мардумон гӯянд, ки «оташе¹⁵ бигузашт».

Оташи Баҳром бисёр аст. Ҳар якро шоҳе биншондааст. Тафсили (он) басе аст, монанди оташи Вардастар, ки ба Баҳлон¹⁶, дар Пешадеҳ (?) Фариҷун нишондааст; Озаркоткон¹⁷, ки Зоби Тахмосбон дар сарзамине нишонид (ки) бад-он Подошкош¹⁸ хонда шавад; оташи Каркӯйро, ки се оташ¹⁹ ба Систон аст, Афросиёб нишонид (ва он) ҳангоме (буд), ки подшиои Эронشاҳр кард. Дигар (оташҳо) онҳое ҳастанд, ки (аз) подшиои Гуштосп, ҳангоме ки дин омад, то поёни (даврони) Сосониён нишонда шудаанд, бо номҳои бисёру шумори бисёру шнумани²⁰ бисёр; ва ҳамаро оташи Баҳром шуморанд. Бисёре дар шоҳии тозиён афсад, бисёре акнун низ ҳаст. Яке-якеро (замони) биншастан (тавассути ҳар) шоҳ пайдост. Оташи Фармгарро²¹ пайдост, ки бе ҳӯриш месӯзад. Ба рӯз дуду ба шаб оташ пайдост. Чун чизе пок бад-ӯ афгананд, пазирад, агар он (чиз) риман аст, бозафганад. Аз гармо ба наздики (он) шудан нашояд ва ҳеч ҷодугару гуноҳкоре бад-ӯ шудан наёрад. Гӯянд, ки ноҳияти Мони Гайугон аст. Гӯяд, ки оташе ба ҳамон оин ба Кумиш²² аст (ки онро) оташи бехӯриш хонанд, (ки) хокистар нуҳуфтан нашояд.

Чун бар ў ҳезум ниҳанд, сӯзад ва чун наниҳанд, ба ҳамон гуна сӯзад. Бошад, ки чунин (низ) гӯянд, ки оташи Фармгар он аст.

Дар бораи чигунагии хоб

Дар дин гӯянд, ки бо оғози оғариниш, нахуст, хоб ба тани марди понздаҳсолаи сапедчашм оғарифа шуд. Ӯро низ девон

табоҳ карданд, ҳамон гуна ки обу гиёху чонвару ҹангалу күхү дашт¹ ва ҳатто² сангро ҳаме табоҳ кардаанд, ки ба гавҳари ўдар омехтаанд. Он хоб ба монанди асби ҹавони ҹаҳор ё панҷсола, ки аз паси модагон шавад, ў низ аз пас бар мардумон расад. Аз болои сар то зону ба он андоза замон мегирад, ки се ё ҹаҳор «пата аху вайрий»-ро аз оғоз бихонанд.

(Хоб) дорои танофарида нашуд, зеро ба чудой аз тан, ба якбора (бо ҳам) офарида шуда буд, хоб аз паси (он) буд.

Чун мардум беш аз дарозои ҹаҳор «вачаст» бихобанд, ромиш ёбанд. Хоб ба ҳамаи мардум бирасад, чун яке бихобад, бад-он дигаре истад. Агар ҳамаи мардум нахобанду ба күшой кор⁴ кунанд, назди ҳар кас, ба ҳастии худ, ки хоб аст, баристад.

Инро низ гүяд, ки замину обу гиёх на ба сабаби күшиш бор дихаду на ба сабаби хуфтагӣ ва...⁵ аст, ки бор надиҳанд, зеро күшоиву хуфтагӣ ва ...⁶ дар навъи мардумону чонварон буд.

Дар бораи чигунагии бонгҳо

Инро низ гүяд, ки чишоракбонг¹ он буд, ки чун парҳезкори нолонро кор фармоянд, чунин нолон шавад, зеро марди парҳезгарро чун аз Ахриман бадӣ бар омада бошад, нола бояд кардан, ки маро баҳмон² чиз бояд, ё маро баҳмон бадист; ва барои (фурӯ) нишонидани он бадӣ ҳар чизеро дар гетӣ кор бояд фармудан³.

Ва ин бонг⁴ он аст, ки парҳезгорон навозанду Авесторо бархонанд; барбат, танбӯр, ҹанг ва ҳар сози зехиро⁵, ки навозанд, вин хонанд.

Сангбонг (овози) он (санг) аст, ки донае бад-он барои парҳезгорон орд кунанд, ки осиё аст. Аз он рӯй парҳезгоронро ном барад, ки ҳамаи некӣ барои парҳезгорон офарида шудааст ва дурвандонро аз он ба ҳамон оин баҳраварӣ аст. Пас, ҳар чиз парҳезгоронро, ки ба кор баранду ба ранҷ доранд, танине, ки аз он ояд, бонги некӯ хонда шавад, агар дурвандонрост, ба бедод аст, ба бонг набояд дошт.

Оббонг (овози) он (об) бувад, ки ба тозиш фароз тозад, ё аз абр фуруд ояд, ё пазира барҷаҳад, ё мардуму гӯсфандон бад-он гузар кунанд.

Гиёхбонг он аст, ки чун буни (дараҳтро) зананду бар замин афтад⁷, (барояд).

Заминбонг он (овоз) аст, ки чун чизе бар ў фурӯ кӯбанд, ё санг аз кӯҳ бикананд, (барояд). Инро низ гүяд, ки гиёҳро чун бун зананд, буни⁸ гиёх ба гиёҳе, ки ба наздики он гиёҳ аст, оmezad.

Дар бораи пушту рӯи замин гӯяд, ки ӯро ин рӯй аст, ки бар он гиёҳ рӯяд. Ӯро он пушт аст, ки дар паси ӯст, ки зери ӯст ва (бар ӯ) ҳеч чиз нарӯяд.

Дар бораи чигунагии бод, абрӯ борон

Гӯяд дар «Дин», ки он боди некӯ аз ин замин фароз офарида шуд ба тани марди понздаҳсолаи сапедчашм, ки ӯро ҷома пӯшиши сабзу мӯзаи чӯбин¹ аст. Дар гузари² (?) ҷунон саҳт³ дилпазир⁴ аст, ки чун бар мардумон омад, он гоҳ эшонро ҷунон хуш омад, ки ба тан ҷон (ояд). Аз замин бар омад, то майро⁵, ки абр аст, бивазонад. Ниме ба сӯи рости ҳуршед бозгашт, ниме (ба сӯи) теги моҳ گашт. Ба сарчашмаи Аранг равад, бар баландӣ, гузари (ӯ) пайдо шуд. Аз бими девон, ба ҳар чиз ҷудо-ҷудо бингарист, ба тавоной ва ба нерӯмандӣ фароз рӯяд ва он заҳрро аз ҳам дарид, ки Ахриман дар замину гиёҳ омехта (буд). Чун ба неру абро бирӯфтӯ⁶ дарёҳо аз ӯ соҳт, пас, девон аз паси бод ба қӯшиш фароз бирафтанду бодро низ олуданду суст бикарданд. Пас, бод бо тани ҳастаи ҳуд⁷ бад-он шитоб бар ҳамаи қишвар(ҳо) наёмаду тика-тика бишуд.

Чунин гӯяд, ки Ахриман ба девон ғуфт, ки: «Ин бодро бимиронед, (ин боди) чираи диловари Ҳумаздофаридало, зоро агар шумо бимиронед, он гоҳ, ҳамаи офаридағонро миранидо бошед». Бад-он набард, ба сабаби Войи Дирангхудой, ки ӯро, ба ғоҳ, ба ёрӣ наёмад, бод суст шуд. Акнун аз баровадану бурдани даму омаду шуди (нафас) мардумону гӯсфандон вазад.

Бод, нахуст, аз ин қишвари Ҳванирас ба Арза ва Сава бигардаду аз он ҷо ба шитоб ба қишвари Фрададафшу Видадафш гардад ва аз он ҷо ба шитоб ба қишвари Ҳванирас гардад.

Чун ба ҳар қишваре ояд, аз ҳар ноҳияте вазад, ба ҳар оинае вазад, сарду гарм, ҳавиду ҳушк, ҳама якест. Чун бар ганд гузарад, гандагӣ, чун бар бӯйи (ҳуш) гузарад ҳушбӯйӣ, чун бар сард – сардӣ, чун бар гарм – гармӣ ва ба ҳар чизе гузарад, он гавҳарро оварад. Бод ин замини дорои зеру забар, дорои гавдиву дарёву нигоҳдори ҷони мардумону гӯсфандонро нигоҳ медорад. ҳар чизро назми замона аз бод аст. Ба сабаби сустӣ, ба фарра буду бебуд вазад. Чун ба фаррабуде вазад, (онро) боди ҷонҳанҷ⁸ хонанд. (Агар) ба сабаби тика-тика шудан, аз ноҳият тозад, (онро) ба ном-ном хонанд. Чун ба судмандӣ вазад, онро фароравонбод хонанд. Чун ба зиёнмандӣ вазад, боди ҷонҳанҷ (хонанд), зоро (ҳама чиз) табоҳу суст карда шавад.

Дар бораи абр гӯяд, ки афзоре минуист, ки ба ҷашми гетӣ дидану гирифтанд нашояд. Чун Тиштр ба неруи бод обро ба Андарвой орост, он абр, ба минуй, ба ҳар ҷо бирасид, он об, сиришк-сиришк бад-он афзор борид. Агар чунин намебуд, он об ба Андервой меистоду ба ноҳият, ноҳият бурданро тавон намебуд, на сиришк-сиришк, балки ба як пора меборид. Ин ки ба Андарвой пайдост, ки мардумон абр хонанд, кафи об аст монанди кафе (ки) бар сари дег гирд ояд. Чун басе бар ҳам омад, ба сиришк фурӯ резад. Агар низ абр хонанд, шояд, зоро ҳар об, ки ба Андарвой шавад, он абр (онро) ба минуй ҳамроҳӣ кунад (ва он обро) бипазираад. Чунин гӯяд, ки абр он минуест, ки он оби моддиро барад, бошад, ки абр хонанд, бошад, ки обрез⁹.

Дар оғоз оғариниш аз ноҳияти Ховарон¹⁰ пайдо шуд, зоро бод обро бад-он ҷо тозонид. Он ҷоро бункадаи абр хонанд. Акнун низ ба ҳамон оин, бод он обро ба Ховарон месипузад, аз Ховарон абрро орояд, ба ноҳият – ноҳият оварад, барад. Он неку абрро¹¹ гӯяд, ки: «Ман аз об фароз оғаридаам (абрро) саҳт дилпазир, ки чун бар мардумон фароз борад, чунон эшонро хуш ояд, ки танро ҷон бошад». Ба оғози оғариниш, аз дасти рост Ҳуршед баромад, дуруст чун ҷоми май. Чун баромад, сӣ шабонарӯз он боронеро соҳт, ки заҳри ҳрафастронро аз кор биганду зиреҳи Фароҳкард аз ӯ падид омад, пас аз биншондани он борон, аз кӯшиши девон, он борон низ табоҳ шуд, ки тикатика бишуд, чунонки ҳуд навишта шуд, ки Апаоши дев бо Тиштр ва Испанҷруш бо оташи вазишта ба боронсозӣ набард карданд. Тундaru озарахш пайдо омад ва он бороне соҳта шуд, ки дарёҳои шӯр аз он буд. Акнун низ ҳар сол се бор, ки Тиштр об ситонаду бозронад. Он корзор буду девону ҷодувон он ҷо ба набард расанд. Он се боронро (ба се замон) андозанд. Яке он ки бад-он коранд, яке он ки бад-ӯ хӯша расад, яке он ки ба-д-ӯ хӯшадона расад. Аммо бошад, ки аз табоҳгарии борон тика-тика борад.

Тиштр об аз ҳамаи дарё (ҳо) ситонад, аммо аз дарёи Фароҳкард беш ситонад.

Чунин гӯяд, ки ҳари сепой, ки дар дарёи Фароҳкард фароз ҷунбад, ҳама оби дарёро ба ошуфтагӣ андозад¹², обро ба навоҳии дарё афганад, Тиштр ба ёрии фраваҳри парҳезгорону низ дигар эзидони минуй фурӯд ояд, бузург ҷоми боронро ба даст дорад, ки (онро) абрхунб барои паймона хонанд. Нахуст бар об ниҳад, дигар бигардонад, седигар пур бикунад, бичунбонад, баргирад, фароз ба Андарвой шавад, пас он об, танҳо ба бод, фароз равад. Чунон гирдбод, ки ҳоку гардро ба Андарвой афrozад, бод низ бад-он оин, ба ҳамкорӣ бо Тиштр,

обро ба Андарвой оханчаду биистонад, кишвар ба кишвар биронад. Минуи абр ба пазираи (ӯ) истад, борад; чунонки ба ҷашмдид пайдост, ки гирдбод дар дарё обро ба Андарвой барад. Мардумон гӯянд, ки Тиштр об ситонад бад-он абзор.

Чун бод об ситонад – бошад, ки Тиштр, ки аз дарёи шӯр ситонад, он шӯриву гандагиро ба зиреҳ ҳилад, онро, ки хуш аст, фароз бараду ба монанди меҳ (ба) Андарвой ҳамебараду¹³ биистонад, то ба Андарвой комилу ситабр кунад ва сиришк-сиришк борад. Чун девон ба патёрагӣ расанд, сардӣ бад-он ҳиланд, он обро биафкоранду обро он гуна хушк кунанд, ки то наборад. Низ бошад, ки сиришкро афсуранду тагарг борад, бошад, ки боронро аз ҷое, ки (дарҳоли) боридан аст¹⁴, сипӯзанд (то) ба ҷое бесуд борад. Чунончи дида мешавад, бошад, ки ба замини шӯр, бошад, ки ба ҳамон дарё ва бошад, ки ба киши бүм, ба фарабудӣ борад ва ба ҷое, ки бояд боридан, наборад. Чун бад-он гуна бувад, оташи Вазишт, ки дар абр оғарида шудааст, (ба) душмании Испанҷаруши дев он обро бигудозанд, гурз бар сари Испанҷаруши дев баркӯбад. Ба сабаби сӯзиши оташи он гурзу гудозиши об аст (ки) равшанӣ дар об падид ояд, ки «озарахш» хонад ва (аташи Вазишт) чун он гурзо (бар сари) Испанҷаруш баркӯбад, (вай) бонги саҳмгин кунад, ки «ғуррон» хонанд.

Оташи Вазиштро низ тан ҳамон оташи гетӣ аст, ки бо об дар абр аст. Ӯро фраваҳри он фарра¹⁵ аст, ки аз равшании бекарон бад-ӯ омадааст. Тиштр ва низ дигар эзидони минуӣ, ки бо ӯ ҳамкоранд, бо Апаоши деву ҳамкорони (ӯ) ба ҳамон оин набард кунанд. Чун девон пирӯз шаванд, он боронро тика-тика ба зиёнмандии оғаридгор боранд, ё аз суди оғаридгор сипузанд¹⁶. Чун эзидон пирӯз шаванд, ба судмандиву ба андоза боронанд. Чунин гӯяд, ки (агар) ба абоисти эзидон борад, як рӯзу ним борад. Як рӯзу ним (баъдеро, ки) борад (ба абоисти) ҷодувон, низ Кайагон ва низ девон аст. Аз он ҷо, ки бод аbzори боронсозӣ аст, эзидони боронсоз низ, ки худ дар (чаҳони) омехтаанд, ба ҳамон аbzор, ба неруи бод, обро ба абр анбор кунанд¹⁷ ва борон боранд.

Чунин гӯяд, ки чи ҷодувон ҳиланд, Кайагон ҳиланд, барои ранчи мардумон ҳиланд. Ҳам эшон дар (фазо) обро фароз баранд, ҳам дар замин фуруд баранд.

Гӯянд, ки (чун) ним рӯз борад, он низ боз ба ҳамон сарчашмаи обҳо шаванд, ки эшонро аз он барситонанд.

Инро низ гүянд, ки ба огози оғариниш, ҳангоме, ки Ахриман дархост, ба ҳамон рўз борон бар ҳамаи замин бориду бод бар ҳамаи замин вазиду Хуршед бар ҳамаи замин тобид.

Инро низ гүянд, ки чун Тиштр ба неруи бод обро ба Андарвой барад, ҳарчи дар гирдобра¹⁸ аст бо об ба Андарвой шавад, монанди санг, моҳиву вазағу дигар аз ин гуна. Пайдоии он аз он аст, ки ҳамон чиз бо борон боз барад, ки моҳӣ бо вазағ ё санг борад.

(Онро), ки мардумон абр хонанд, он санг аст, ки ба тобиши оташи Андарвой, бад-он оин гарм шудааст, бо об бозборад.

Ин оташ, ки уфтад, ки ҳамаи мардум барқ¹⁹ хонанд, низ санг аст. Аз дарё бо об фароз ба Андарвой шавад, чун ба дasti девони душмани Тиштр уфтад, ба ҷодуй (онро) гирад, тофта кунанду табоҳ кунанд ва ба зиёни мардумон боз ба ҷаҳон оваранд.

Ин сутунакро, ки осмон пайдо бошад, ки мардумон санвар²⁰ хонанд, ҳарчи обе²¹, зард, сабзу сурху норанҷӣ²² аст, Воҳши²³ деванд, ки ба душмани дураҳшиши Тиштри неруманд²⁴ барои боридан, дар абр набард кунанд; бошад, ки эшонро девони Сомагон низ хонанд. Ва ҳар чӣ салед аст Воҳши эзидист, ки барои ёрии Тиштр, бо он девон набард кунанд. ҳамчунин, гирдоб (ҳо) ҳама девонанд (ки) Чашмагон (дев) анд. Чунон, ки Тиштр ҳангоме, ки ба неруи бод обро ба Андарвой ангезад, ки бо пазираи абр баранд ва бад-он оин бо абр кӯшанд.

Дар бораи заминларза²⁵ ошкор аст, ки ҳамон Чашмагондевонанд (ки) он боди чондорро,²⁶ ки ҳаракат (аш) ба суроҳиҳои қӯҳҳост, ба ҷодугарӣ гузар бигиранд, ки бад-он рафтан набошад. Он андак замин, ки аз он бод (дар ҳуд) дорад, ба ларзиш истад, шикофад, бодро гузари хеш бибувад. Бошад, ки қӯҳ фурӯ резаду²⁷ бар замину дарёҳо гардаду хонумонро зеру забар кунад. Ҷое, ки қӯҳ нест, заминларза ба пайдой нарасад, наёяд, зеро он гузарро (ки) дар замин буд, гирифтан нашояд. Агар бигирад, зуд шикофад, бодро гузар буваду (ларзиш) ба пайдой нарасад, зеро боди базағ (?)²⁸ дар ҷаҳон ҳамон гуна аст, ки дар тани мардумон, (ки) агар эшонро ба сабаби палидии хун²⁹ боди бағаз дар рагҳо биистад. Боди чонӣ³⁰ омадану шудан натавонад, он тан дард қашаду чон низор шавад. Чун сутунба шавад, бод ҷоеро³¹ сипузаду тан мирад. Ҷандон, ки бадомезӣ бештар (бошад), боди базағ сутунбатар (шавад). Он гуна низ пайдост, ки (агар) мардум гуноҳкортар бошанд, он боди базағ, ки дар замин аст, ки Чашмагон (дев) хонанд, сутубатар (шавад)

ва газанд беш кунад; ва банди эшон низ ба ҳамон Абохтарон аст ва неру аз эшон ба ҳамон Абохтарон аст ва неру аз эшон бештар (гиранд).

Дар борай чигунагии храфастрон

Гӯянд дар «Дин», ки Ахриман ҳангоме, ки дартохт, вохши¹ храфастрону вохши базахро, чун мору каждуму карабсу² ва мӯру магасу малаху дигар аз ин гуна, ба бисёр шумор бо обу замину гиёҳ даромехт. Бад-он гоҳ ки эшонро вохш буд, аз ин чаҳор унсур³ падид омаданду зонуболо ҷаҳонро храфастрон биистод. Пас, бад-он борони бузург, чунонки гуфта омад, нобуд шуданд. (Аз) он оби вохшманди дар дарё ва он ки дар ҷаҳон бимонд, дигар бор⁴ берун шуданд. Нав-нав бад-он дисаву тан аз ин чаҳор унсур, ки обу замину боду оташ аст, ҳаме падид омаданд. Ба зоиш низ аз якдигар ба ҳамон гуна ҳаме падид омаданд ва эшонро ҳастиву равшани ҷашму боди ҷонии ҳурмаздӣ аст; ва аз он (чиҳат аст), ки дар ҷаҳонанд. Эшонро вохши базахгарӣ ва бадномагӣ (аз) они Ахриман аст. Ин (тан) низ (барои) силоҳи⁵ (мардум) аст, ки то онро бинанд кушанд, ё аз эшон парҳезанд. Аз ин низ пайдост, ки (эшон) оғаридаи Ҳурмазд нестанд, зеро эшонро он тани ногиромиву ранг ба ҷонварону дадон ҳамонанд нест. Эшонро тозиш, пайдоиву газанд кардан ба шаб, ба сабаби ҳамгаҳварӣ бо торикий аст. Дар ба кор бастани биму газанду нобудгариву аз газандгарӣ (ба) оғаридағон (боз) наистанд. Тани эшон дар оmezā (ҳои) дорӯй, ба дармони (мардум) шавад ва оғаридағонро аз он суд аст, зеро онро ҳастӣ аз он чаҳор гавҳару унсури ҳурмаздӣ аст.

Ҳамаи храфастрон се гунаанд: обӣ, заминӣ ва пардор, ки (эшонро) храфастри обӣ, храфастри заминӣ ва храфастри пардор хонанд. Аз обиҳо вазагу аз заминиҳо аҷдаҳои бисёрсар ва аз пардорҳо мори пардор бадтар (аз ҳамаанд). Мору аҷдаҳову аҷдаҳои дусару ҳафтсару... ва ... ва...⁶, ки пай оварад чун карабсу ва ғурзай думсиёҳу ғурзай қӯтоҳи⁷ заҳробадори бешай заминианд. Морон-дӯш⁸, онон низ ки морон-шоҳ хонанд, ки бар сари мори бузург нишинаду борику сапеду ба дарозии ангушт аст ва дигар бас гуна, ҳама морсаардаанд.

Каждум ва...ва...ва...ва...ва...⁹ ва дигар аз ин гуна ҳама каждумсаардаанд.

Карабсуву баргмору моҳанҷ (?) ва ...¹⁰ даштӣ ва дигар аз ин гуна ҳама карабсусаардаанд.

Пазуки¹¹ гүхгирдаку он ки ... ва ...¹² аст ва он ки почгузору¹³ донгузор¹⁴ аст ва регмезу...¹⁵ ҳама аз ин гуна пазуксараанд.

Кирми абрешим ва низ он ки «андар оташ» аст, ки дар нохияи Хурсон бувад, ки ранги сурхро аз ўразанд ва низ он ки «андар барф» бувад, ки ҳар як ба андозаи дастест ва дигар, ки дар чиз-чиз падид меоянд, ҳама кирмсардаанд¹⁶.

Мўри донакаш ва низ он ки газанда аст ва низ он ки...¹⁷ ва мўрчаи¹⁸ саворӣ хонанд ва мўрчаву дигар аз ин гуна, ҳама мўрсардаанд.

Магаси коскинӣ¹⁹ ва сиёҳу магаси ангубин, ки се гуна аст ва бавз²⁰ ки чанд гуна аст ва низ он ки хонаву ошёнаи гилин²¹ кунад, ҳама аз ин гуна, магассардаанд.

Дигар малахсардагон, он ки мардум кушад ва пашшасардагону низ кайксардагону²² парвонасардагону²³ вазағсардагон, ки (эшонро) тафсил дароз аст.

Аз ин храфастрон, ҳамон гуна, ки заминӣ ҳаст, обӣ низ ҳаст. Гўяд, ки храфастр ҳама ҷодусту мор ҷодутар, аммо ўро куштан нагўяд. Низ он море ҳаст, ки заҳр ба ҷашм дорад ба нигориш мардумро биқушад, чунон ки газида шуда бошад. Он гуна низ ҳаст, ки аз ҷойи дур гову гўсфанду аспу мардумро ба хеш боз қашаду ўборад. Аждаҳо (Захҳок) низ он аст, ки бад-ӯ он чанд душдоной²⁴ аст, ки ба монанди гуноҳкорон бадӣ кунад. қекхтарин храфастр мўрча аст. Ба сабаби ҷодудинӣ, (агар) чизи ҳўрданиро ба дурӣ аз ўниҳанд, бо итминон биравад, ки на ба бӯй ва биниш, балки ба ҷодуй онро биёбад. Мўрсардагон донаи хорборро меситонанд ва ба ҷодудинӣ гарм мекунанд ва аз он ҳамгавҳари хеш ё қаждум месозанд.

Бавзгуна, ки ошёни гилин кунад, кирм дар он ошён ниҳад, сари (онро) гираду ба ҳангоми (ки) сар барканад, бошад, ки он магаси косгин, бошад, ки ҳамон бавз буда бошад.

Дар бораи магаси косгин гўяд, ки агар ба гўшт рияд, кирм ва агар ба замин (рияд) кайк, агар дар Андарвой²⁵ (рияд) пашша, агар ба нишемани қабутар рияд, пилламори кӯк²⁶ аз ўни падид ояд (ва) агар ба об (рияд) золу.

Дар бораи мӯр пайдост, ки агар ошёни ўро сесад сол наёшубанд, ба мори пардор бозшавад²⁷. Ин сухан аз дастурон шунида шуд. Мори пардор агар соя бар касе (аз) мардум афганад, мирад. Додор бози сапедро барои аз миён бурдани он мор оғаридааст, ки чун он мор пардор шаваду ба зери партави Хурshed равад, то соя бар мардуми ҷондор афтад, то миранд, бози сапед ба корзори он мор раваду бад-ӯ (он мор) кушта

шавад. Агар пирӯзӣ бозро бошад, мор кушта шавад; агар мор чира шавад, бозро кушад. Агар харду ҳамзӯр шаванд, харду ба як дигар печида шаванд, мурда бар замин афтанд, (чунон ки) бисёр кас дида (аст). Бисёре (аз) ин храфастронро Ҳурмазд, бо ҳамаогоҳӣ, ба суди офаридағон бозгардонид, монанди магас, ки ангубин кунад, кирм, ки абрешиму күгжи²⁸ аз ўст ва водак, (?) ки қаждумро ва баргмор, ки моро кушад ва дигар аз ин гуна, ба монанди тири душманонанд, ки (чун) биёд, аз кор намонад, боз ба ҳамон душманон афгананд. Он (кори) Ҳурмазд низ ба ҳамон оин афтод. Монанди моҳӣ, ки моҳӣ, мурғ, ки мурғ, дад, ки дадро кушаду ҳӯрад. Ин низ нишони набарду оmezish аст, ки ҳеч покӣ дар (ӯ ба кор) наравад.

Дар бораи чигунагии гургсардагон

Дар «Дин» гӯяд, ки Аҳриман он дуздгургро офарида, кӯчаку шоистай (чаҳони) торикӣ: тирагизода, тирагитухма, тирагитан, сиёҳ, газанда, бемӯза¹, хушқдандон², ки бо он тани ошуфта бад-он аст, ки чун гӯсфанд дорад нахуст³ мӯй аз ӯ баркананд. Ӯ (гургсардагонро) ва понздаҳ сарда фароз офарида: нахуст гурги сиёҳ, кӯчаку сутургсарда, ки ба ҳарҷӣ андар ёрад⁴, дартозад. Пас, дигар гургсардагон чун бабр, низ шеру паланг, ки (Эшонро) кӯҳтоz хонанд; юзу кафтору⁵ тура, ки жагол низ хонанд, гор кананд ва (сардаҳои) гарзаву⁶ гурбаву он ки пардор аст чун буф, он ки обист чун (он) храфастрни горатгари⁷ хуношом, ки гурги обӣ хонанду кӯса⁸ ва дигар обсардгон, сарда дар сарда, монанди дигар дад (он), то понздаҳум (ки) гурги чаҳорпост, ки чун ӯро кӯдак бошад, ба рама равад⁹.

Аҳриман чун гарзаро¹⁰ биофарида, гуфт, ки: «Офарида туро, ки гарзай, сездаҳум (сардаи) гургон, ки маро аз ту низ ин некист, ки дандон дарзаниву бисумбӣ (ва ҳама чизро) риман бикунӣ ва ҳар ки онро бихӯрад, бегумон¹¹ он дард аз ӯ накоҳад». Чун мардумро бигазад, калаҷ дар тан падид ояд. Аз он гургсардагон гарза бадтарин аст.

Чунин гӯяд, ки касе, ки чаҳор шери гург(сарда) бикушад, (вайро) карефа чандон бувад, ки як гарзай кӯтоҳдунбро бикушад.

Дастурони дин инро низ гӯянд, ки Аҳриман ин гургсардагонро ваҳшӣ¹² хост оваринад, монанди табу дарду дигар дуруҷон, чун ба мардум расанд, (мардум ононро) набинанд ба Ҳурмазд силоҳро, колбади эшон орост ва бад-он гоҳ (ки) ба Аҳриман нишон дод, Аҳриман ба сабаби пасдонишиӣ, гуфт, ки: «он чиро ман хостам кардам, Ҳурмазд худ кард». Ӯ

(Хурмазд) он дурӯғро ба он колбад басту (онро) дорои ҳастӣ кард (то) офаридағон аз он бештар тавонанд парҳез кардан; ва аз ин низ пайдост, ки эшонро ороиши колбадҳо монанди гиромӣ саг аст. Дадони бадофирида ҳамоно на храфастргунаанд, бошад, ки аз бим дурӣ ҷӯянду бошад, ки низ ба майл ром шаванд, монанди пилу шер.

Эшонро ҳастимандӣ аз чаҳор унсур: об, замин, боду оташ аст.

Дар бораи чиз¹-чиз, ки ба чӣ гунае офарида шудааст ва эшонро чӣ душманий омад

Гӯяд ба «Дин» ки ҳауми сапед, ки Гаукарандаҳат хонанд, дар дарёи Фароҳкард, бад-он дарёи жарф, рустааст, фаршкардсозӣ дарёбад, зоро анушагиро² аз ӯ ороянд. Ахриман ба душманий бо ӯ, дар он жарфоб вазағе офаридааст, ки он ҳаумро аз миён барад. Боздоштани он вазагро Хурмазд ду моҳии Кар³ он ҷо биофаридааст, ки пиromуни ҳаум ҳамвора мегарданд. Яке аз он моҳиёнро ҳамеша сар ба (сӯи) он вазаг аст. Ҳам эшон, моҳиён, минухӯришанд, ки эшонро ҳуриш набояд; то фаршкард ба набард истанд. Ҷое ҳаст, ки он моҳиро арази обӣ⁴ навиштааст.

Чунин гӯяд, ки бузургтарин аз он офаридағони Хурмазд он моҳист ва бузургтарин аз он офаридағони Ахриман он вазаг аст ба тану зӯр. (Касеро, ки) миёни эшон аст, ки аз ҳарду (ба як фосила аст). Ин офаридағор ба ду (ним) бикунанд, ба чуз он як моҳӣ, ки Васи панҷ асадваром⁵ аст. Инро низ гӯяд, ки он моҳӣ чунон ҳассос аст, ки бад-он оби жарф (агар) ба шумори сӯзане об биафзояд ё бикоҳад, донад.

Васи панҷ асадваронро пайдост, ки дар дарёи Фароҳкард равад ва ӯро дарозо онҷанд аст, ки чун ба так битозад, бомдод биравад то ки рӯз фурӯ шавад, он чанд ки ӯро дарозai хеш аст, рафта бошад, ба сабаби он тани бузурги хубруста. Инро низ гӯяд, ки бештарини офаридағони обӣ ба он сардории (ӯст, ки) зиянд.

Дарахти Бастухма миёни дарёи Фароҳкард рустааст ва тухми ҳамаи гиёҳон бад-ӯ ст. Бошад, ки ӯро некӯпизишӣ, бошад, ки кӯшопизишӣ, бошад, ки ҳамапизишӣ хонанд. Дар (зери) танаи он нуҳ кӯҳ офарида шудааст, он кӯҳи сӯроҳманд. Нуҳ ҳазору нуҳсаду наваду нуҳ бевар ҷӯй дар он кӯҳ (ба сурати) роҳи обӣ офарида шудааст, ки об аз он ҷо бад-он ҷӯй ва гузар фароз равад ва ҳафт кишвари замин, ки ҳамаи обӣ ҳафт кишвари заминро ҷашма аз он ҷост.

Хари сепояпро гӯяд, ки миёни дарёи Фарохкард истад. Ӯро пой севу чашм шашу гунд нух, гӯш дуву шох як; сар хашин⁷, тан сапед, минухӯришу парҳезгор аст. Ӯро он шаш чашм – дуто ба чашмгоҳ, дуто ба болои сар, дуто ба кӯҳангоҳ аст. Бад-он шаш чашм бадтарин хатари пурмехнатро⁸ бартараф созаду нобуд кунад. Он нух гунд сето ба сар, сето ба кӯҳон⁹ сето ба даруни нимаи паҳлуст ва ҳар гунде ба андозаи бузургии хонаест. Ӯро (баландӣ) ба андозаи кӯҳи Хванванд¹⁰ аст ва он се пой, ҳар як ҷун ниҳода шавад, он ҷанд заминро фаро гирад фаро гирад, ки ҳазор меш ба ҳам нишебӣ гирд фурӯ нишонанд. Ҳӯрдагӣ¹¹ ба андозаест, (ки) як ҳазор мард ба аспу як ҳазор бад-ӯ дар гузорад; ва он ду гӯш сарзамини Мозандаронро бигардонад (фарогирад?) он як шохи заррин ҳам монанди сувро¹² аст ва аз он як ҳазор шохи дигар аст, ки бузургу кӯчак ба баландии шутуреву баландии аспеву баландии ғове ва баландии ҳаре бошад. Бад-он шоҳ дар дарё гардан афрозаду¹³ гӯш ҳам кунад (?), ҳамаи оби дарёи Фарохкард ба ларза биларзад. (Оби) каронаву нофи (дарё) барошӯбонад¹⁴. Ҷун бонг кунад, ҳамаи оғаридағони модаи эзидии Ҳурмаздӣ обистан шаванд ва ҳамаи ҳрафастрони обистан, ҷун он бонг шунаванд, ридак (ҳашон) афганда шаванд. Ҷун дар дарё мезад¹⁵ ҳамаи оби дарё муттаҳар бишавад, ки ба ҳафт кишвари замин, бад-он сабаб ҳамаи ҳарон ҷун он бинанд, фурӯ мезанд. Ҷунин гӯяд, ки агар ҳари сепой таҳорат ба об намедод, (ба сабаби) палидӣ, ки Аҳриман барои марги оғаридағони ҳурмаздӣ бар об бурдааст, ҳамаи обҳо нобуд мешаванд. Тиштр обро аз дарё ба ёрии ҳари сепой бештар ситонад. Анбар низ пайдост, ки саргини ҳари сепоя аст, зоро агар (чи) ӯ минхӯриш аст, пас он наму фраваҳр¹⁶ обро (ки) ба сӯроҳҳо ба тани вай шавад, ба (сурати) гумезу саргин бозафганад.

Дар бораи ғови ҳайдайош¹⁷, ки (онро) Сарисӯг низ хонанд, гӯяд, ки (ӯ) ба оғози оғариниши мардумро аз кишвар ба кишвар гузаронад ва ба Фаршкард анушагиро аз ӯ ороянд. Дар «Дин» гӯяд, ки (он ғов) зинда ба номи он гаронмард аст (ки барои ҳифзи ӯ), перомуни як савуми ин замин борӯе соҳтааст то фаршкард, (ҳамон) ҳангоме ки (вучуди ӯ) дарбояд.

Дар бораи Чамрӯшмурғ гӯяд, ки ба сари кӯҳи Албурз, ҳар се сол, бисёре аз (мардуми) сарзaminҳoi аниронӣ гирд оянд барои рафтан ба сарзaminҳoi эронӣ, барои зиён (расонидан), қандану нобуд кардани ҷаҳон. Он гоҳ Бурзяд аз он жарфдарёи Аранг бар ояд, он Чамрӯшмурғро бар истонад бар болисти ҳамаи он кӯҳи баланд, (то бар) ҷандин он ҳама (мардуми) сарзaminҳoi Аниронро бад-он гуна, ки мурғ донаро.

Дар бораи мурги Каршефт¹⁹ гӯяд, ки сухан донад гуфтану дин ба Вари Җамкард ў бурд ва ривоҷ бахшид. Бад-он ҷо Авесторо ба забони мурғ ҳонанд.

Дар бораи ғови обӣ гӯяд, ки дар ҳамаи дарё (ҳо) ҳаст ва чун бонг қунад, ҳамаи моҳиён обистан шаванду ҳамаи храфастрони обистан фарзанд биафгананд²⁰.

Тафсили Симурғу Шабкӯ р дар дарё²¹ (дигар) карда ояд.

Дар бораи Ашозушта²², ки мурғи Зӯрбараку мурғи Баҳман аст, ки ҷуғд²³ ҳонанд, гӯяд, ки бахшे²⁴ аз Авесто дар забони ў оғарида шудааст, ҳангоме ки бихонад, девон аз ў гурезанду (дар) он ҷо буна накунанд ва бад-он рӯй, (ҷуғд) буна биёбон қунаду дар вайронистон бошад то девон он ҷо буна накунанд. Агар нохуни (гирифташуда) афсун нашуда бошад, девон ва ҷодувон (онро) ситонанд, тиргана бар ў афгананду қушанд. Бад-ин рӯй, он мурғ нохунро, агар афсун нашуда бошад, ситонаду ҳӯрад, то девону ҷодувон (онро) кор нафармоянд. Чун афсун шавад, (ҷуғд онро) нахӯраду девон бад-он васила ғуноҳ карда натавонанд. Низ дигар дадон мурғон ҳама ба душмани девону храфастрон оғарида шудаанд. Чунин гӯяд, ки мурғони дад душмани храфастрону ҷодувонанд. И淨 низ гӯяд, ки мурғон ҳама зирақанд, қалоф (аз ҳама) зирақтар аст.

Дар бораи бози сапед гӯяд, ки мори пардорро қушад. Коскинмурғ²⁵ малаҳро қушаду ба душмани он оғарида шудааст. Каргаси пириандеш, ки долман аст, барои насомонда шавад²⁶ ҳӯрдан оғарида шуд. Чунин низ қалоғу соригар²⁷, (ки) мурдори ғови қӯҳӣ, позан, оҳу, гӯр ва дигар дадон, ҳамаро ҳӯранд, эдун низ дигар храфастр(он)ро.

Сагон ба душмани гургасардагону посбонии гӯсфандон оғарида шудаанд. Рӯбоҳ ба душмани Ҳафагдев²⁸ оғарида шудаасту росу ба душмани гурза ва дигар храфастрони сӯроҳзӣ оғарида шудааст. Жужа ба душмани мӯри донакаш оғарида шудааст. Чунин гӯяд, ки жужа ҳар бор, ки дар ошёнаи мӯре мезад, ҳазор мӯр бикишад. Бар замине, (ки мӯри) донакаш равад ва бар он сӯроҳ биканад, чун жужа бар он равад, дубора сӯроҳ аз он (замин) биравад(?).

Бабари обӣ ба душмани кирме, ки дар об аст, оғарида шудааст. Он ҷо, ки бонги кабк (аз он) бишаваду ҳояи кабк биравад, малаҳ бигирад(?)³⁰. Ҳулоса ин ки ҳамаи дадон, мурғону моҳиён, ҳар як ба душмани храфастрон оғарида шудаанд.

Дар бораи долман гӯяд, ки аз он баландтарин (ҳадди) парвоз низ агар гӯште ба андозаи муште бар замин бошад, бибинад; ва бӯйи мушк зери пари (ӯ) оғарида шудааст, ки агар,

ба насой хүрдан, дучори ганди насой шавад, сар зари пар бозбараду боз осояд.

Дар бораи аспи тозй гүяд, ки агар ба шаби торик тори мүе ба замин қарор дошта бошад, бибинад.

Хурӯс ба душманий девону өфарида шудааст, бо саг ҳамкор аст. Чунин гүяд ба «Дин», ки аз өфаридағони моддӣ он ду, сагу хурӯс, ба аз миён бурдани Дуруч бо Сурӯш ёранд. Ипро низ гүяд, ки: «Хона сомон намеёфт агар намеофарида саги шӯбону нигахбони хонаро».

Саг дар поидани ҳастии мардум он гуна аз миёнбарандаи Дуручу дард аст, ки хук дар поидани ҳастии сутӯрон³¹. (Саг), ба ҷашм ҳамаи нопокиро аз миён барад. Хук чун бонг кунад, дардро аз миён барад. Гӯшту пиҳи ӯ ба сабаби аз миён бурдани ранҷу дарди мардум, дармон аст. Пас Ҳурмазд ҳеч чизро бе маслиҳате наёфарида, зоро ҳар чизе барои маслиҳате өфарида шудааст. Агар сабаби онро надонед, аз дастурон бояд пурсед, зоро хук бад-ин оин өфарида шудааст (ки) Дуручро нобуд ҳамекунад.

БАХШИ ДАҲУМ

Дар бораи соли динӣ

Дар «Дин» гүяд, ки өфаридағони гетиро ба сесаду шаст рӯз өфарида, ки шаш гоҳи гоҳанбор аст, (ки) ба соле ангошта (шавад). Ҳаме нахуст рӯз бишавад, пас шаб он рӯзро гираду дар ояд.

Аз Мадайушамгоҳ, ки моҳи Тири баҳизагист (ба) рӯзи Ҳур, то Мадёргоҳ, ки моҳи Дайи баҳизагист, (ба) рӯзи Баҳром, рӯз коҳад, шаб афзояд; ва аз Мадёргоҳ то Мадайушамгоҳ шаб коҳад, рӯз афзояд.

Баландтарин [дарозтарин] рӯзи тобистонӣ ду баробари кӯтоҳтарин (рӯзи) зимистонӣ аст. Баландтарин шаби зимистонӣ ду баробари кӯтоҳтарин (шаби) тобистонӣ аст. (Баландтарин) рӯзи тобистонӣ дувоздаҳ ҳосру шаб шаш ҳоср. Ҳосре (ҳаст, ки воҳиди) замонист¹ ва низ ҳосре (ҳаст) бар замин.

Ба ҳамон оин, ба Ҳамаспаҳмадемгоҳ, ки панҷае ба поёни моҳи Спандормад аст рӯз (бо) шаб боз баробар шавад. Чунонки аз моҳи Фарвардин, рӯзи Ҳурмазди баҳизагӣ то моҳи Меҳр, рӯзи Анагрони баҳизагӣ, ҳафт моҳи тобистон аст. Аз моҳи Обон, рӯз Ҳурмазди баҳизагӣ (то) моҳи Спандормади баҳизагӣ, ки панҷае ба поёни (он) аст, панҷ моҳи зимистон аст.

Ҳирбадон тасмим (дар бораи) насой ва дигар чизҳоро ба тобистону зимистон, аз ин баршумурданду гиранд.

Бад-он ҳафт моҳи тобистон, ки Рапиҳвинро биситоянд, гоҳи рӯзону шабон панҷ аст, ки бомдод гоҳи Ҳован, нимрӯз гоҳи Рапиҳвин, айура гоҳи Узаирин аст ва (аз) ҳангоме ки ситора ба пайдой омад то нимашаб ва аз нимашаб то ситора нопайдо шавад, гоҳи Ушахин аст.

Ба зимистон чаҳор гоҳ аст, ки бомдод то гоҳи Узаирин ҳама гоҳи Ҳован аст, дигарон низ ҳамон гуна аст, ки гуфтам. Онро сабаб ин аст, ки зимистонро ҷой² ба ноҳияти Абоҳтар аст, ки кишвари Варубарешан ва Варучарешан аст ва тобистонро бункада ба Нимрӯз аст, ки кишвари Фаридафш ва Видадафш аст. Ба моҳи Обони баҳизагӣ, рӯзи Ҳурмазд, зимистон зӯр гирад. Ба чаҳон дар ояд, минуи Рапиҳвин аз рӯи замин ба зери замин шавад, он ҷо ки ҷашмаи обҳост. Гармиву хавидиро ба об дарфиристад то решай дараҳтон ба сардиву ҳушкӣ нахушкад. Моҳи Дайи баҳизагӣ, рӯзи Озар, он зимистон ба бештарин сардӣ ба Эронвич расад ва ба моҳи Спандромади баҳизагӣ дар ҳамаи чаҳон ба сар бирасад. Бад-ин рӯй, моҳи Дай, рӯзи Озар, ҳама ҷо оташ афрӯзанду нишот кунанд, ки зимистон омад. Бад-он панҷ моҳ (ки) оби ҷашма ҳама гарм аст зеро Рапиҳвин он ҷоро (ба) гармӣ ва хавидӣ дорад гоҳи Рапиҳвинро биситоянд.

Чун моҳи Фарвардин, рӯзи Ҳурмазд шавад, зимистонро неруву подшой коҳад, тобистон аз бункадаи хеш дар ояд, неруву подшой пазирад, Рапиҳвин аз зери замин ба фарози замин ояду бари дараҳтонро расонад. Бад-ин рӯй, дар тобистон оби ҷашма сард аст, зеро Рапиҳвин он ҷо нест. (Дар) он ҳафт моҳ, ки (гоҳи) Рапиҳвинро биситоянд, тобистон ба ҳамаи замин расад.

Ба ноҳияти Ҳиндустон низ, он ҷо, ки ба бункадаи тобистон наздиктар аст, (ҳаво) ҳамвора на сарду на гарм аст. Чи, бад-он ҳангом ки подшоии тобистон аст, ҳамвора борон гармии зиёдро аз миён бибараду пайдо набувад; ба зимистон борон наборад, сардии зиёд пайдо набувад, ба ноҳияти Абоҳтар, ки бункадаи зимистон аст, (ҳаво) ҳамвора сард аст, зеро ба тобистон, ба сабаби сутбагии бисёри зимистон дар он ҷо, сардири ончунон наметавон аз миён бурд, ки (ҳаворо) гарм бикунад. Ба миёнаҷои сардии зимистону гармои тобистонро зӯрмандӣ бирасад.

Дигар (ин ки) соли дар гардиш бо соли ушмардӣ баробар нест, зеро ки моҳ замоне ба (рӯз) боз ояду замоне ба сӣ (рӯз) ва он як чаҳор соат бештар аст.

Чунин гүяд, ки ҳама дурӯғ гүянд, ки бар ҳасби моҳ (замонро) гүянд, магар гүянд, ки ба ин ду бор (хилол?).

Касе, ки солро аз гардиши Моҳ баршумурад, тобистонро ба зимистону зимистонро ба тобистон оmezad. (Дигар) ин ки моҳи Фарвардини баҳизагӣ ва моҳи Ардабиҳишту моҳи Хурдод баҳор аст; моҳи Тир, моҳи Амурдод, моҳи Шаҳривар – тобистон; моҳи Меҳр, моҳи Обон, моҳи Озар – пойиз; моҳи Дай, моҳи Баҳман, моҳи Испандормард зимистон аст.

Хуршед аз он хурда, ки (Азарағ ба бурчи) Барра, ки ба оғоз биравад, ба сесаду шасту панҷ рӯзу панҷ замону хурдае, ки солест боз ба он ҷой расад. Чунон ки бешу кам, ҳар (фасле) басе ахтар бирасад. Моҳ ба яксаду ҳаштод рӯз боз ба он ҷой биёяд, ки аз оғоз бирафт.

(Ҳар) ҳосре бар замин фарсангест як ҳазор гоми дупой. Фарсанги миёнгина ончанд аст, ки (агар) марде дурбин фароз нигараду сутуре бинад, сиёҳиеро дар сапедии (тани ў) шиносад.

Ҳар гоми³ марди миёна (боло) ҳафт бадаст аст⁴.

БАҲШИ ЁЗДАҲУМ

Дар бораи бузургкирдории эзидони минуӣ

Ҳурмазд оғариниши хешро нигахбонӣ кунад ба омурзидорӣ¹, роҳбарӣ² ва фарамандӣ. Омурзиории ў парвариши оғаридағону роҳбарии (ӯ) родӣ³ бар оғаридағон асту фарамандии (ӯ) ин ки фарра Ҳурмаздофарида аст. Чунин гүяд, ки: «Фарраи равшани⁴ Ҳурмаздофарида, Фарраи каёни⁵ Ҳурмаздофарида ва Фарраи озодагони⁶ Ҳурмаздофарида ва низ он Фарраи ногирифтани⁷ Ҳурмаздофарида». Фарраи каёни он аст, ки бо Ҳушангу Ҷаму Ковусу дигар шоҳон оғарида шудаасту пайванди Каён низ аз ў рафт⁸. Фарраи озодагон он аст, ки эрониёнрост. Фарраи ногирифтани он аст, ки осурванонрост, зоро ҳамвора доноӣ бо эшон аст. Ҳурмазд худ осурван аст. Бадон рӯй (вайро) дорои Фарраи ногирифтани хонад, ки Ҳурмазд дар миёни минувон минуе⁹ тавонад будан, ки ногирифт фарра аст. Ба-до-н рӯй чунин тавонад будан, ки ўро (ҳатто) минувон набинанд. Он шаш гоҳи гоҳанборро, ки оғаридағони гетиро дар (тайи) он оғарид, Ратубарзет ном ниҳод, ки онро гузориш ин аст, ки Ҳурмаздиҳудой, ба монанди он чаҳор Дай¹⁰ дар ҳар моҳ (онҳоро низ) ба номи хеш ниҳод, ва худ нишинад бадон равшаниеки бекарону оғаридағони мину ва гетиро пояд. Ба гетӣ низ чунон наздик аст, ки ба мину.

Баҳман Ардибиҳишту Шахривар ўро аз росту Спандормад, Хурдоду Амурдод аз чапу Сурӯш пеш истанд. Бадон омурзидории Ҳурмазд аст, ки оғаридгон зиндагӣ кунанду бад-он родии Ҳурмазд аст, ки бад-он бартарин зиндагӣ¹¹ расанд ва бад-он фаррамандиву ҳамаогоҳии Ҳурмазд аст, ки аз Аҳриман раҳоӣ ёбанду ба хешии Ҳурмазд расанд. Ўро нишони моддӣ, марди парҳезгор аст. Ҳар ки марди парҳезгорро ромиш баҳшад ё биёзорад, он гоҳ Ҳурмазд (аз ў) осуда ё озурда бувад. Баҳманро хешкорӣ ҳандимонгарӣ¹² аст. Чунин гӯяд, ки: Баҳмани неки неруманди оштибаҳш. Ўро некӣ ҳандимонгарист, ки парҳезгоронро бад-он бартарин зиндагӣ Баҳман барад ва ҳандимонии Ҳурмаздро Баҳман кунад. Ўро нерумандӣ ин ки силоҳи эзидону низ они озодагон, чун оштӣ кунанду биафзоянд, ба сабаби Баҳман аст, ки ба миёни эшон равад; ва силоҳи девону низ они Анирон чун нооштӣ (оваранд) ва нобуд гарданд, ба сабаби Баҳман аст, ки ба миёни эшон наравад. Ўро оштӣ ин аст, ки ба ҳамаи оғаридагони Ҳурмазд оштӣ дихад, ки бад-он оштии ў, Аҳриманро бо девон нобуд гардондану Раствоҳезу тани пасин кардану бемаргӣ оростан бештар тавон кардан. Аснхираду гӯшсурудхирад¹³ нахуст бар Баҳман пайдо шавад. Ўро, ки ин ҳардуст, бад-он бартарин зиндагӣ расад. Агар ўро ин ҳарду нест, бад-он бадтарин зиндагӣ¹⁴ расад. Чун Аснхирад нест, гушсуруд омӯҳта нашавад. Ўро, ки Аснхирад ҳасту гӯшсуруд нест, Аснхирад ба кор надонад бурдан.

Аз ҳама эзидон, Баҳман ба Додор наздиктар аст. Ўро аз гетӣ гӯспанду ҷомаи сапед хеш аст. Он кас, ки эшонро ромиш баҳшад ё биёзорад, он гоҳ Баҳман (аз ў) осуда ё озурда бувад. Ўро ҳамкор Моҳ, Гаушурвану Ром аст.

Моҳ фаррабаҳши ҷаҳон асту понздаҳ (рӯз) афзояду понздаҳ (рӯз) коҳиш ёбад¹⁵ ва ба афзоргушнон¹⁶ ҳамонанд аст, ки чун барфарозад¹⁷ тухм ба модагон дихад. Моҳ низ ба ҳамон гуна понздаҳ (рӯз) биафзояду некӣ ба ҷаҳониён баҳшад, понздаҳ (рӯз) коҳиш ёбад, ки кори карефа аз ҷаҳониён пазираду ба ганчи эзидон бисупорад. Чунин гӯяд, ки: «Андармоҳ, пурмоҳу вишафтас»;¹⁸ зеро аз оғоз то панҷумро, ки афзояд, андармоҳ ҳонанд, аз даҳум то понздаҳум афзояду пурмоҳ ҳонда шавад, аз бистум то бисту панҷум коҳад, ки вишафтас ҳонда шавад. Бад-он як панча фарра баҳшад, бад-он як пинча карефа пазирад. Аз он ҷо, ки об ба Моҳ пайванд дорад, бад-он як панча ҳамаи обҳо барафзоянд, ҳамон гуна, ки ба ҷашмдид пайдост. Дараҳтон низ бад-он ҳангом бехтар баррӯянду меваҳо бештар расанд. Чунин гӯяд, ки: «Моҳ эзиди фаррабаҳшандай абрдор¹⁹ зеро абр аз ўст,

ки беш ояд. Гармабахш (аст), зеро дар ҷаҳон аз ӯст, ки дарахтон гармтар (буванд). Равишманд аст, зеро рамаи гӯсфандонро биафзояд. Судманд аст, зеро (ҳар) чизро тар дорад.²⁰ Некуи ободиавманд аст, зеро ҳамаи ободиву беҳиро диҳад. Бахшандай одил аст, зеро дар замон баҳшишеро, ки ба дод биҳоҳанд, бидиҳад. Гауш, (ки) Гаушурванминуст, равони гови яктоофарида аст, ки панҷ гуна ҷонварон аз ӯ оғарида шуду эдун низ гови Ҳадайуш, ки дар фаршкард «ануш»-ро аз ӯ ороянд. Ӯро парвариши оғаридағон кардан хешкорӣ аст.

Ром, ки (ӯро) Войи некӯи дирангхудой хонанд, худ эдун Войи дирангхудой аст, ки дар (миёни) минувон, артиштарон солориро (ба) хешкорӣ дорад. Равони парҳезгоронро чун ба Чинводпул гузарад, Войи некӯ даст гирад ва ба он ҷои (сазовор) хеш барад. Бад-он рӯй Ром хонда шавад, ки ромишбахш ба ҳамаи оғариниш аст. Низ ҳангоме ки Войи бадтар ҷонро аз тан бизанад, ӯ, ки Войи некӯст, (онро) бипазираду хурсандӣ бидиҳад.

Аз он замони каронаманд сипехру Зарвон чунин гӯяд, ки: «Сипехри худой, Зарвони бекаронаву Зарвони дирангхудой». Сипехр он аст, ки некӯй баҳшаду худоиву подшой ӯрост. Чун вастрйушон ҷаҳонро варзанд, ӯ низ баҳшиш кунад.

Минуеро, ки бо Моҳ²¹ ҳамкор аст, Сӯг хонанд. Ҳамаи некуихо, ки аз абаргарон ба гетӣ оғарида шуд, нахуст ба сӯг ояд. Сӯг (онро) ба моҳ бисупорад, Моҳ ба Аредвисур бисупораду Аредвисур ба Сипехр бисупорад, Сипехр ба ҷаҳон бипароганад. Ӯро, ки беш диҳад Сипехри накӯ ва ӯро, ки кам диҳад, Сипехри бад хонанд ва ин баҳшиш низ ба замон расад.

Ӯ, ки Войи дирангхудой аст, силоҳи Зарвон аст ва бошад, ки (силоҳи) Ҳурмазд аст, ки бад-ӯ зӯр шикаст ёбад. Ин низ куниши замон аст, ки то ҳангоми оғариниши бекарона буду каронманд оғарида шуд, то ба фарҷом, ки аз корафтодагии Аҳриман аст; сипас ҷовидона ба ҳамон бекаронагӣ оmezad.

Ардибиҳиштро хешкорӣ он аст, ки девонро нахиланд, то равони дурвандонро дар дӯзах беш аз гуноҳе, ки эшонрост, подафра кунанду (девонро) аз эшон боздорад. Чунин гӯяд, ки: Ардибиҳишт беҳтарин парҳезгории бемарги баракатбахшанд аст; зеро ҳар қасро, ки парҳезгорӣ варзад, (чун) ба Гарудмон шавад, ба (андозаи) некӣ (ки варзидааст), арҷманд бувад.

Дар оғози оғариниш чун Ҳурмазд ин шаш Амшоспандро фароз оғарид, худ низ бо эшон он бартарину ҳафтумин буд. Он тоҳиҷ аз эшон пурсид, ки: Моро кӣ оғарид? Аз эшон яке низ посух накард. Боре дигару седигар ба ҳамон гуна пурсид. Пас Ардибиҳишт гуфт, ки: Моро ту оғарид! Эшон низ ба ҳам

посухе ба ҳамон гуна (сухан) гуфтанд. Пас, Ардибиҳишт низ ба эшон бозгуфт. Нахуст худоиро ба Ҳурмазд Ардибиҳишт дод. Пас, Ҳурмазд «Ашем воху»-е бигуфту Ардибиҳиштро буни ҳамаи минувон фароз гумошт; чунонки Баҳман Механу Ардибиҳишт бун аст, зеро ҳамаи йазишҳоро, ба сар, «Ашем воху»-ст,²² ки бартарин парҳезгорӣ ва бартар аз ҳама чиз аст. Ҳурмазд бад-он руй эдун пурсид, ки чун эшон худоиро ба Ҳурмазд доданд, девонро аз он нобудиву дард буд.

Ардибиҳиштро ба гетӣ оташ хеш аст. Он ки оташро ромиш баҳшад ё биёзорад, он гоҳ Ардибиҳишт (аз ӯ) осуда ё озурда бувад. Ӯро ҳамкор Озар, Сурӯшу Баҳром аст. Озар дар гетӣ ба мояи ин се минуст: Фарнбағ, Гушнаспу Бурзинмеҳр; сипас, дигар оташонанд, ки ба додгоҳ нишинанд, ки ба нобуд соҳтану аз миён бурдани Дурӯгу нигаҳбонии оғаридағон оғарида шудаанд.

Дар бораи озари Фарнбағ гӯяд, ки: «Ба Чинводпул, ҳангоме, ки равони парҳезгорон бигзарад, (ӯ) он ҷой бирасаду торикиро нобуд бисозад ва равшан бикунад».

Сурӯш нигаҳбонӣ кардани гетиро аз Ҳурмазд дорад. Ҳамон гуна, ки Ҳурмазд ба мину ва гетӣ сардор аст, Сурӯш бар чаҳон сардор аст. Чунин гӯяд, ки: «Ҳурмазд минуест нигаҳбони равону Сурӯш нигаҳбони тан ба чаҳон аст»; зеро ки (чун) оғаридағонро оғаридаанд, барои нигаҳбонӣ кардани оғаридағон, (Сурӯш) хуш нахуфтааст. Ҳар шаб, ба ҳар марде, се бор ба ҳамаи шаб дар пайи девони Мазандар сар мезанад²³, то аз бими девон (мардум) сутух набуванд. Ҳамаи девон, ба нокомӣ аз вай, ба сутух ба торикӣ даванд.

Равони даргузаштагон дар паноҳи Сурӯш ба Чинвопул расад; бад-он (манзур), (ба) ҳафт кишвар, ҳафт сол эшонро йазиши Драуну Офарингони ҳама аз они Сурӯш кардан (бояд); он якеро, ки он ҷо ошкора ба солорӣ нишинад (Сурӯшро).

Чунин гӯяд, ки: «Сурӯш, Худои парҳезгори далери тан ба фармони шигифтзинро хушнуд созем». Ӯро далерӣ ин ки (чун) гурзро ба Ҳурросон бизанад ларзиш²⁴(?) (форӯ) наншинад (то) ки онро ба Ҳоварон боззанад. Ӯро тан ба фармон будан ин ки танро ба фармони яздон дорад. Ӯро шигифтзинӣ ин, ки девон аз зарби ӯ раҳой наёбанд. Ӯро худой ин ки фармонравои Ареза ва Сава аст. Баҳром эзиди дирафшдори эзидони минуӣ аст ва кас аз ӯ пирӯзгартар нест, ки ҳамвора дирафш ба пирӯзгарии эзидон дорад.

Шаҳриварро хешкорӣ шафоати дарвешон кардан аст пеши Ҳурмазд. Солориро бун ҳама аз Шаҳривар аст, ки Шаҳривар

(низ) хонда шавад, ки гузориши (он) шаҳриёрии ба кома аст. Аз он ҷо, ки ўро (дар) гетӣ филизи хеш аст, ҳамаи (гуна) комахудой, нерумандӣ ва комравоиву посухгӯиро ба зинафзори ў ҳама филизин аст. Зини минувон, ки девонро бад-он шикаст диҳанд, ҳама филиз аст. Чунин гӯяд, ки: «Ситоем гурзи хуб фурӯдгарданда²⁶ бар сари девонро». Мехри дорандаи ҷароғоҳҳои фароҳу низ Ҳуршед, барои аз миён бурдани он Дуручи ба равзанҳо²⁷, зинафзори филизин доранд. Шаҳриварро (дар) гетӣ филиз хеш аст. Ў, ки филизро ромиш баҳшад ё биёзорад, он гоҳ Шаҳривар (аз ў) осуда ё озурда бувад. Ўро ҳамкоре хуру Мехру Осмону Анағрон аст.

Ҳур Ҳуршеди бемарги бошуқӯхи Арвандасп²⁸ аст. Ўро бемаргӣ ин ки тани пасин ба омадану рафтани Ҳуршед бувад²⁹. Ўро Арвандаспӣ ин ки ўро аспи некуе аст, чи Фарраи Ҷрваспро бора дорад. Ўро шукуҳмандӣ ин ки қудрат бисёр аст. Инро низ гӯяд, ки: «Ҳар шаб, ки палидӣ бар замину обу низ бар оғаридгори парҳезгор чун ёли асп баршавад, чун Ҳуршед барояд, девонро (бар) ҳамаи замин бизанад (ва онро) мутаҳҳар биқунад. «Инро низ гӯяд, ки: Агар Ҳуршед як замон дер³⁰ барояд, девон ҳамаи оғаридагонро бимиронанд». Ҳуршед тирагиву торикиву девони тиратухмаву сичи³¹ пинҳонраванда, дуздону қайагони³² ситамгарро нобуд кунад.

Мехро хешкорӣ доварии ҷаҳониён ба ростӣ кардан аст. Чунин гӯяд, ки: «Мехри дорандаи ҷароғоҳҳои фароҳ, як ҳазор гӯш, беварчашм». Ўро дорандагии даштҳои фароҳ ин ки агар ба дашт бе биме битавон омадану шудан, аз Мехр аст. Ўро як ҳазоргӯшӣ ин ки ўро понсад мину кори гӯшӣ ҳамекунанд. Ўро боварчашмӣ ин ки ўро панҷ ҳазор мину кори ҷашмӣ қунанд, ки (гӯянд): «Эй Мехр! Инро ниюш³³, онро низ ниюш! Инро бин, онро низ бин!» Ҳар рӯз, то нимрӯз, бо Ҳуршед бад-ин кор аст ва бад-ин рӯй аст, (ки) довар ба гетӣ то нимрӯз доварӣ кунад. Дар бораи Мехр инро низ гӯяд, ки: «Ба ҳамаи сарзаминҳо шоҳ аст, зоро ҳар қасу ҳар ҷиз бирасад, дод падид ояд (ўро) Ҳурмазд фаррамандтарин аз эзидони минуӣ фароз оғарид». Минуе ҳаст, ки бо Мехр эзид аст, ки ҳамкори Мехр хонад. Ўро ҷой миёни Моҳу Ҳуршед аст. Осмон минуи осмон аст, ки (осмонро) чун гурдӣ³⁴ бар тан дорад. (Ў) ин осмонро ҳифз қунад, то Аҳриманро бозтохтан наҳилад. Огоҳии парҳезгоронро ба ҳамёри бо ў гуморидааст.

Анағрон минуи Анағри равшан аст, ки хонаи гавхарнишони суфтаёкути³⁵ минувон сохтааст.

Спандормадро хешкорй парвариши офаридағон аст, ки ҳар чизеро дар ҳаққи офаридағон комил бикардан аст. Ӯро дар гетй Замин хеш аст. Чунин гүяд, ки: «Спандормади некӯй (галаубори) камоландеши (роди) фарохбини³⁶ Хурмаздофаридаи парҳезгор». Ӯро некӯй ин ки қонеъ аст. Ӯро галауборй ин ки бадиро, (ки) бар Спандормад Замин расад, ҳамаро бигуворад.³⁷ Ӯро камоландешй ин ки ҳамаи бадиро, ки бад-ӯ кунанд, ба ҳурсандӣ бипазираდ. Ӯро родӣ ин ки ҳамаи офаридағон аз ӯ зиянд.³⁸

Минуи парҳезгорон барои покии замин офарида шудааст, ки чун онро девон ба шаб, палидӣ фароз баранд, ӯ покиза бикунад. Низ Ӯро ин хешкорй аст, ки ҳар эваре³⁹ аз ҳар офаридае, фаррае боз ба пеши Ҳурмазд шавад. Ба Ушҳингоҳ, он фарра ба ситорапоя ояду Ушбом⁴⁰ онро бипазираდ. Ба бомдодгоҳ, ба дарёи Урвиш ояду минуи парҳезгор (онро) бипазираდ ва ба Рай, ки гардуна аст, ояду ба ҳар ҷонваре фарраи хешро бисупорад.⁴¹ Ӯ, ки Заминро ромиш бахшад ё биозорад, он гоҳ Спандормад (аз ӯ) осуда ё озода бувад. Ӯро ҳамкор Обон, (Ҳаум, Даҳмонофарин), Дин, Ард, (Арйаман) (ва Нарйосанг) бувад.

Ушбом он (ҳангом) аст, ки теги Ҳуршед барояд, ҳангоме ки равшании Ҳуршед пайдо ва танаш нопайдост (то) ҳангоме ки Ҳушед пайдо шавад, ки боми Уш аст. Ӯро хешкорй ба ҳуш доштани мардумон аст. Аз ин низ пайдост, ки эшонро бад-он ҳангом ҳуш ёбандатар асту умурро беҳтар расад, беҳтар омӯзаду бад-он ёбандатар бошад. Ӯ низ, ки аз ҳуш биравад, агар на Ӯро дигаргунии⁴² марг (бошад), бад-он ҳангом боз ба ҳуш ояд. Ӯро (ҳамкор) минуи ҳама обҳо, Аредвисури об⁴³ (?) Аноҳид, модари обҳост. (Нигаҳдории) тухмаи нарон, чун аз хун полуда шавад ва низ модагон, чун бизоянду дигар бор обистан шаванд, хешкории Аредвисур аст.

Бурзядро маскан он ҷост, ки Аредвисур, оби наёлуда, ҳаст. Ӯро хешкорй бештар ин ки оби дарёро ба ҳамаи кишвар (ҳо) бахш кунад. Эшонро ин низ (хешкорй) аст, ки оғаридағонро ба гузаронидан дар дарё, аз мавчи⁴⁴ баланд раҳой бахшанду ҳамаи фарраро нигоҳ доранд. Чунин гүяд, ки: «Бурз ҳудои модагон, нофи обҳо, Арвандасп». Ҳаум эзид дар Гаукаран⁴⁵ аст, (ки) ҳауми поки дармонбахш аст, ки фаршкардсозӣ бад-ӯ бувад.

Даҳмонофарин он минуест, ки чун мардумон ситоиш кунанд, он фарра бирасад; зоро ҳамон гуна, ки об, бад-он паймона, ки гуфтам, боз ба сарчашма расад, ситоиш низ, ки оғаридағон кунанд, бад-он паймона боз ба мардум расад. Нигаҳбони хостае, ки ба қӯшиш (гирд) кунанд, Даҳмонофарин

аст. Ҳар шабонарӯзе чахор ҳангом ба тани ҳамаи зиндагону⁴⁶ решай ҳамаи гиёхону ситеги кӯҳҳо бирасад. Чун некӯй кунед, ба паҳнои замину ба дарозои рӯду ба болои Ҳуршед, он некӯй бирасад.

Дин дониши Ҳурмазду паноҳи Спандормад аст, ки ҳамаи ҳастон, будону бувандагон аз он пайдо шаванд. Нахуст бар Баҳман ошкор шуд, ки беҳдини маздаяснони девдушмани қонуни Ҳурмазди барафкандай исёни фурӯниҳандаи ошуб⁴⁷ аст, ки ӯро гузориш ин аст, ки девиро аз эзидӣ чудову ошкор кардааст, ки ҳеч ҳашм, девиву табаҳкорӣ дар ӯ на; чи, ба пазириши дин, девонро колбуд бишикастау ба парастиши дин, Аҳриман бо ҳамаи девон нобуд (шаванд). Ба парастиши дин неруи ҳамаи эзидони минуй афзояд. (Аз он) комгорӣ Тиштр ва шукӯхи нек солҳову додгустарии шоҳону дигар ҳама некӯй буд. Низ ба парастиши дин растоҳезу тани пасин кунанду оғаридағонро бемаргиву осоиш расад.

Ард минуи парҳезгориву биҳиштӣ будан аст. Бошад, ки (ӯро) Аҳришванги некӯ, бошад, ки Ашшивант хонад. Афзоиши фарраи хонумон (аз ӯст), зоро ҳарчиро ба шоистагон диҳанд, тавассути ӯ, ба афзун, боз ба он хона расад. Нигаҳбонии ганчи некувонро кунад, ҳамон гуна, ки биҳиштро низ (нигаҳбонӣ) кунад, ки) хонамонандест гавҳарнишон. (Биҳиштро) чунин гӯяд: «хонае, ки маскани (мардуми) неку аст», зоро ҳамаи ҷаҳони моддӣ на бар ин дини Ҳурмазданд. Арйаман Амшоспанд он минуест, ки дармони ҳама дардери ба оғаридағон дод.

Чунин гӯяд, ки: «Ҳар доруero оғаридағон барои аз миён бурдани дарде ҳӯранд. Агар маро (ки) Ҳурмазд(ам), Арйаман ба дармонбахшӣ намерасид, он дард бех намеомад». Эдун низ (ба василаи) нирангу афсуни Гота, «Гоҳон»⁴⁹ аст, ки фарраи парҳезгоронро минуи йазиш пок дорад.⁵⁰

Мороспанд сухани Ҳурмазд аст, ки Авестост, ки онро гузориш ситоиши вижад⁵¹ аст.

Эзиди Нарисонг паёмовари эзидон аст, ки ба ҳама пайғом ӯ фиристад. Бо он Каёну ялон, ба ёрӣ додан дар гетӣ гуморида шудааст.

Дар бораи тухмаи⁵² Каён гӯяд, ки ӯ (онро) биафзояд, чунин гӯяд, ки: «(Ба сабаби) ӯст, ки тӯҳмаи Каёнро аз пайванди худоён хонанд». Нарисонгро фарои бахшандагии ҷаҳон аст, зоро ба ёрии ӯ он Каёну ялон фарои бахшандагиву ҳукумати ин ҷаҳон карданд.

Ҳурдод сарвари солҳову моҳҳову рӯзҳост, (яъне) инро, ки ӯ сарвари ҳама аст. Ӯро (ба) гетӣ об хеш аст. Чунин гӯяд: «Ҳастӣ

зоишу парвариши ҳамаи мавҷудоти моддии ҷаҳон аз об асту заминро низ ободонӣ аз ўст». Агар дар сол нек шояд зистан, ба сабаби Ҳурдод аст. Чунин гӯяд, ки: «Ҳамаи некӣ чун аз абргарон ба гетӣ ояд, он (ба) Ҳурдодрӯз (ки) Наврӯз аст, ояд». Бошад, ки гӯяд, ки: «Ҳама рӯз ояд, аммо он рӯз беш ояд». Пайдост, ки агар он рӯз бар тан ҷомаи некӯҳ бидоранду бӯи хуш бӯянду мурвои нек кунанду дар нишастан,⁵³ аз ҷои риману аз мардуми бад дур буванду обҳоро баҳр кунанд ва ситоиши гоҳҳои рӯзро, ки Айаранаму Аснайа номанд, анҷом диҳанд. Он сол некӯй ба-дэшон беш расад, ва бадиро аз эшон беш дур созад. Ӯ, ки обро ромиш баҳшад ё биозорад, он гоҳ, Ҳурдод (аз) ў осуда ё озурда бувад. Ӯро ҳамкор Тиру Боду Фарвардин аст. Тир ҳамон Тиштр аст, ки боронварӣ ва парвариши оғаридағон кунад. Бод минуи бод аст, ки зеру забари ин заминро фаро гирифтааст ва оберо, ки Тиштр ситонад, (ба) ў супорад.

Фарвардин фраваҳри Ардои Фарвард аст, он ки пеши Ҳурмаздхудой аст (ҳамон фравҳри) зодагону нозодагон, ки ба тану равон бо Дуруҷ ҳамекушанд. Чунин гӯяд, ки: «Аҳриман ҳаме ҳомӯш буд то ҳангоме ки марди парҳезгорро дид, зоро он Аҳриманро бо девону ҳамаи девзодагон, танҳо марди парҳезгори бас некуандеша, бас некугуфттору бас некукирдор аз кор биафтанд». Тиштр низ обро ба ёрии эшон бештар ситонд. Растроҳезу тани пасинро марди парҳезгор кунад, (ки) Саошъанси пирӯзгар аст.

Амурдоди бемарг сарвари гиёҳони бешумор аст, зоро ўро (ба) гетӣ гиёҳ хеш аст. Гиёҳонро рӯёнаду рамаи гӯсфандонро афзояд, зоро ҳамаи оғаридағон аз ў хӯранду зист кунанд. Ба фаршкард низ Анушро аз Амурдод оројанд. (Касе) ки гиёҳро ромиш баҳшад ё биёзорад, он гоҳ Амурдод (аз) ў осуда ё озурда бувад. Ӯро ҳамкор Раши, Аштоду Зомиёд аст.

Раши минуи ростишт, ки ончиро⁵⁴ ноғирефтагӣ⁵⁵ аст, сомон додааст. Зоро аз минуи ростишт, ки девони нобудгар оғаридағони гетиро намиронанд. (Раши) равони мардумонро низ, ба гуноҳу карефа, омор кунад. Чунин гӯяд, ки: «Довар (чун) доварии дурӯғ кунад, Раши он ҷойро ҷои (муносиби хеш) набинад». Сурӯши парҳезгор гила кард, ки: «Бар ман гетӣ танг аст, ки ростӣ он ҷой мустақар нест».

Аштод роҳнамудори минувону ҷаҳониён аст.

Зомиёд минуи замин аст.

Чунин гӯяд, ки: «Он се фарра ба Чинводпул баристанд. Он ҷо, ки Раши равонро омор кунад, Аштоду Зомиёд равонро ба

тарозу бигзаронанд». Пурфарра Поренди панчоҳситора аст, ки бо Ахршванг Амшоспанд суд баҳшад.

Чунин гӯяд, ки Поренди дорои гардунаи раванда.

Хушнудии ҳамаи минувону озори ҳамаи девон аз сутуруни он минуҳои гоҳонст, ки аз «Дин» пайдост (ки) ба ин минувон бас кори номовар маҳул аст, ҳамон гуна, ки дар «Дин» гӯяд, ки тафсил кардани (он) дароз асту ҳамкардае⁵⁶ (аз он) ин чанд навишта шуд. Ҳурмазду он шаш Амшоспанд «буни ҳамаи Амшоспанд» хонда шаванд, ки бемаргу афзунгаранд. Онро намеандешанд, намегӯянду намекунанд, ки яке ба дигаре гӯяд, ки: «Набояд андешид, ё набояд гуфт ё набояд кард».

Ҳурмаздро дод бехӣ, дин озодандешиву зин ростику куниш ошкорагист ва коми (ӯ) ин ки: «Маро бипурсед, бичӯед, биомӯзеду бишиносед, чи агар чунин кунед, аз паси ман беш оед».

Гавҳари Ҳурмаздӣ гарм, хавид, равshan, хушбӯю сабук дар фароз пайдост.

БАҲШИ ДУВОЗДАҲУМ

Дар бораи бадкирдории Аҳриману девон

Дар «Дин» гуфта шудааст, ки: «Бадиро, ки Аҳриман бар (сари) оғариниши Ҳурмузд овардааст¹ ба як зимистон бишояд гуфтан». Ӯро он тани вазағдиси беарзиш аст, некӯии оғаридагони Ҳурмуздро наандешад, нагӯяду наварзад. Ӯро кор наёмуриши нобудгарист ва (он ин ки оғаринишеро, ки Ҳурмузд биафзояд, ӯ аз миён бараду (ба андозай) мижа задани чашме аз газанди оғаридагон кардан наистад.

Чунин гӯяд, ки: «Аз он ҳангом ки оғаридагонро биофаридам, на ман, ки Ҳурмуздам, барои нигоҳбонии оғаридагони хеш ба осудагӣ нишастаам ва на низ ӯ, ки Аҳриман аст, барои бадӣ қадан бар оғариниши». Ба ҷодудинӣ мардумонро ба дӯстии хешу нодӯстии Ҳурмузд ангезад, то дини Ҳурмузд хиланду они Аҳриман варзанд. Инро ба андешаи мардумон афганад, ки дини Ҳурмузд нест, бад-он хасту набояд будан. Касе, ки бад-он мардум, ки ин суханро ба дод ниҳодааст², чиз диҳад, он гоҳ Аҳриман аз ӯ хушнуд шавад, ки ба оромиш баҳшидани ӯ бувад.

Акуманро кор ин ки бадандешиву нооштӣ ба оғаридагон диҳад.

Андрадевро кор ин ки андешаи оғаридагонро аз некӯӣ кардан чунон биафсорад, ки тагарг хуб афсурда; ва инро ба андешаи мардумон афганд, ки шабиву кустӣ набояд доштан.

Саулдевро, ки сардори девон аст, кор ин ки подшоии бад, ситаму бедоду мустагорӣ³ (бахшад).

Ногҳисдевро кор ин ки нохурсандӣ ба оғаридағон диҳад. Чунин гӯяд, ки: «Касе, ки чиз бад-он мардумон диҳад, ки эшонро оин ин аст, ки шабиву қустӣ набояд доштан, он гоҳ, Андра ва Саулу Ногҳис аз ӯ хушнуд шаванд».

Тариздев он аси, ки заҳр ба гиёҳону домҳо оmezad. Чунин гӯяд, ки: «Тариз торуморкунандаву Зариз заҳрсоз».

Эшонро, ҳар шаш камолагон девон хонанд. Дигарон ҳамкору ҳамвари эшонанд. Инро низ гӯяд (ки: «Касе), ки чиз ба марде диҳад, ки гӯяд, ки як мӯза бояд доштану ба як мӯза рафтандро ба дод ниҳодааст, он гоҳ, Таризу Зариз аз ӯ хушнуд шаванд».

Тарумаддев он аст, ки тарманишӣ оғарида. Мехуҳт деви Дуручи бадгумонист. Рашқ деви Дуручи кинтӯзиву бадчашмист. Эшон ҳамафзорони Ҳашмдеванд.

Чунин гӯяд, ки: «Ҳашмро ҳафт зӯр бошад, ки оғаридағонро бад-он нобуд кунад. Каёну ялон, ба замонаи хеш, аз он ҳафт зӯр шаш (зӯрро) аз миён бурданд, яке бимонд».

Он чой, ки Мехуҳт расад, Рашқ меҳмон шавад. Он чой, ки Рашқ меҳмон аст, Ҳашм буна фуруд афганад. Он чой, ки Ҳашм буна дорад, бисёр оғаридаро, ки нобуд кунаду бас вайронӣ кунад. Ҳама бадиро бар оғаридағони Ҳурмузд Ҳашм беш оғарида. Он Каёну ялон аз бадкунишии Ҳашм бештар нобуд гаштанд. Чунин гӯяд, ки: «Ҳашми хуниндирафш»,⁴ зеро ҳамаи (догу) дирафшро⁵ ӯ беш кунад.

Вазаршдев он аст, ки бо равони мардумони даргузашта, бад-он се шаб, ки ба гетианд, бикушаду тарсу заниш фароз барад, бар дари дӯзах нишинад.

Удагдев он аст, ки мардум чун бар мустароҳ нишинад ё чун хуриш ҳӯрад, ба минуӣ бад-ӯ⁶ фигон⁷ (?) занад, ки: «(Сухан) бигӯю фарёд зан⁸», ки (сухан) гӯён ҳӯраду (сухан) гӯён ринаду (сухан) гӯён мезад, ки то бад-он сабаб ба бихишт нарасад.

Акаташ деви Дуручи инкор аст, ки оғардагонро аз чизи некӯ мункир кунад. Чунин гӯяд, ки: «Касе, ки чиз бад-он кас диҳад, ки мардумонро аз чизи некӯ мункир дорад, он гоҳ, Акаташдев аз ӯ хушнуд шавад. Касе, ки чиз бад-он кас диҳад, ки (ӯро) оин ин аст, ки гӯяд, ки морган набояд доштан, он гоҳ, Ҳашмдев аз ӯ хушнуд шавад. Касе, ки чиз бад-он кас диҳад, ки (ӯро) оин ин аст, ки гӯяд, ки морган набояд доштан, он гоҳ, Аҳриман бо ҳамаи девон аз ӯ хушнуд шаванд». Инро дар бораи ӯ гӯяд, ки чун храфастр бинад, нақушад, морган чӯбе асту ҷарме бар сари он

ороста аст. Пайдост, ки ҳар беҳдине ған бояд доштан, ки храфастрону гуноҳкорнро бад-он занаду кушад (то) карефамандтар (шавад).

Зармон он дев аст, ки (касонро) баддам¹⁰ кунад, ки (онро) пирий хонанд.

Чашмак (дев) он аст, ки заминларза овараду гирдбод низ созад ва ба патёрагӣ¹¹ абр шавад.

Вардев он аст, ки бадмолӣ¹² кунад. Чунин гӯяд, ки: «Варни бероҳа(кунанда)».

Бушоспдев он аст, ки ажгаҳонӣ кунад.

Сич он Дуррӯҷ аст, ки нобудӣ оварад ва Ҳечдев¹³ он аст, ки тангӣ. Оздев он аст, ки (ҳар) чизро биубораду чун ниёзро чизе нарасад, аз тан ҳӯрад. (Ӯ) он Дуруче аст, ки чун ҳамаи хостай гетиро бад-ӯ диханд, анбошта нашаваду сер нагардад. Чунин гӯяд, ки: «Чашми озмандони ҳомунӣ аст, ки ӯро сомон¹⁴ нест».

Паний¹⁵ он дев аст, ки анбор кунаду нахӯраду ба кас надиҳад. Ипро низ гӯяд, ки: «Оздевро зӯр аз кас аст, ки ба зани хеш хурсанд нест ва низ они касонро бирабойд».

Насдев он аст, ки риманиву нопокӣ кунад, ки (ӯро) Насой хонанд.

Фирефтордев он аст, ки мардумонро бифиребад.

Испазг¹⁶ дев он аст, ки сухан овараду барад. Чизеро, ки нест, бад-он гуна гӯяду намояд, ки мардумонро худ ба худ занаду нобуд кунад.

Аностдев он аст, ки зӯр гӯяд.

Огошдев он Дуручи шӯрчашмest, ки мардумро ба ҷашм занад.

Бутдев он ст, ки ӯро ба Ҳиндустон парастанд, равони ӯ бад-он буддоҳо меҳмон асту чун Будосф парастанд.

Аствиҳад, ки Войи бадтар аст, (ӯ)ст, ки ҷонро биситонад. Чунин гӯяд, ки: «Чун даст бар мардум молад, Бушосп (ояд) ва чун соя баرافканад, таб (ояд) ва чун ӯро ба ҷашм бинанд, ҷонро аз миён барад». Ӯро марг хонанд.

Шӯрчашмдев он аст, (ки) чун мардум чизе бинанду «ба номи эзид» нагӯянд, (он чизро) аз миён бибарад.

Бо ҳар яки эшон бас деву Дуруҷ ҳамкор буванд, ки пайдо овардани (эшон, ба тафсил, ба дарозо мекашад. Девони беном низ бешуморанд. Гӯяд: «Он девони беном сичу дарду зӯрону ранҷу зорибахшанда, ба худд мусаллаҳ¹⁷, тиратухмаву оварандагони ганд, пӯсидагиву бадӣ, ки басу бас шумор (доранд), басе, бавижга баҳре аз ҳамаи эшон, андар тани

мардумон омехтааст ва нишони (эшон) бар мардумон равшан аст».

Апаошдев Испанчарушдев ононанд, ки бо (эзидони) боронсоз ба набард истанд.

Ахриманро оин бадтариву дин ҷодуиву силоҳ Дурӯгу куниш ниҳон хаймӣ аст. Ӯро нома ин аст, ки: «Маро мапурсед, маро машиносед, чи агар маро пурсед, бишносад, аз паси ман наёед».

Инро низ гӯяд, ки: «Ахриманро бонг ба тундару низ ба бонги куранги шашсола ва низ ба бонги ҳар ва низ ба бонги марди пархезгоре, ки ба нокомӣ (бонг) занаду бонг кунад, монад».

Кандагдев он аст, ки барои ҷодувон аст.

Навбанавдев он аст, ки нав ба нав, аз ғуноҳе, ки оваридагон кунанд бар эшон ҷаҳад.

Он абоҳтарон низ, ки дар сипехр тозанд, ба басу бас шумор ба набард истанд, ки камолагони эшон он ҳафтанд ва бо сару гузару мушпарии дунбдор даҳто шаванд, ин даҳ овариниши моддиро, ки осмону обу замину гиёҳу гӯсфанду филизу боду равшаниву оташу мардум аст, бад-ин ҳама бадӣ олудаанд. Аз эшон ба обу гиёҳу дигар оваридагон, ки моддианд, аз он даҳ¹⁸ Дуруҷ газанду ранҷу сичу маргу дигар бадиҳо ва табоҳиҳо ҳамерасад. Эшонро, ки баршумурдам, дорои ёриву афзоранд

Гавҳари Ахриман сарду хушк, ҷой торику ганда, дар баробари (ҷаҳони) боло пайдост.

Дӯзахро гӯяд, ки тор (икии онро) ба даст шояд гирифтани ганди (он)ро ба корд шояд бурида. Агар як ҳазор мардро дар бадастӣ подафра кунанд (ҳар як) пиндоранд, ки яктоанд ва Ӯро ба яктой подафра бадтар аст. Ӯро банд ба ҳафт Абоҳтар аст. Ба сардии бисёр чун кайвон аст, ба гармии бисёр чун Бахром. Эшонро ҳӯриш ганду начосати вазаф асту (ба) дигар бадиҳо обод.

БАҲШИ СЕЗДАҲУМ

Дар бораи тани мардумон ба сони гетӣ

Дар «Дин» гүяд, ки тани мардумон ба сони гетй аст, зеро гетй аз оби сиришке сохта шудааст. Чун гүяд, ки ин оফариниш нахуст ҳама оби сиришке буд, мардумон низ аз оби сиришке мебошанд. Ҳамон гуна, ки гетиро паҳно бо дарозҳо баробар аст, мардумон низ ба ҳамон гунаанд: ҳар касро дарозо (ба андозай) паҳнон¹ хеш аст. Пўст чун осмон, гўшт чун замин, устухон чун қўх, рагон чун рўдхову хун дар тан чун об дар рўд², шикам чун дареву мўй чун гиёҳ аст. Он ҷо, ки мўй беш рустааст, чун беша. Гавҳари тан чун филиз, осн-хирад чун мардум, Гауш-суруд-хирад чун гўспанду гармй чун оташ аст. Даству пойафзор чун ҳафтону дувоздаҳон. Шикам ҳўриш-гуворост чун абрю оташи Вазишт. Дам баровардану фурӯ бурдан чун бод аст. Ҷигар чун дарёи Фароҳкард, бункадаи тобистон; испурз чун ноҳияти Абоҳтар³, ки ҷойгоҳи зимистон аст. Дил гирд (чун) оби Аредвисури покиза аст, зеро ба дил низ беморӣ нарасад магар ки маргаш (фароз ояд), Болои сар, мағз, чун равшаний бекарони сар чун Гарудмон аст. Ду ҷашм чун Моҳу Хуршед аст. Дандон чун ситора аст.⁴ Ду гўш чун ду равзани Гарудмон аст. Ду (равзани Гарудмон)-ро пайдост, ки бад-он ҳамвора овозе ба навои хуш меояд, ки равонро хунёиву ромиш аз ўст. Ду бинй чун ду дамаи Гарудмон аст. Ду (дамаи Гарудмон)-ро гўяд, ки бад-он ҳамвора бўи хуш гуна-гуна дамад, ки равонро хушбўй ва шодй аз ўст. Даҳон (чун) он дари ба Гарудмон аст, ки ҳамвора мазае гуна-гуна бад-ў дар ояд, ки равонро латофату хушӣ аз ўст. Кун чун дўзах дар замин аст. Кун зертарин нишемани тан аст. Равон чун Ҳурмузд аст. Ҳушу виру дарёфт, андеша, донишу фаҳм чун он шаш Амшоспанд аст (ки) пеши Ҳурмузд истанд. Дигар неруҳои минуии даруни тан чун дигар эзидони минуианд. Ҳамон гуна ки Ҳурмуздро гоҳ ба равшаний бекарону ҳузур⁵ ба Гарудмон аст ва ўро неру ҳама ҷо расидааст, равонро низ ҷой ба мағзи сари када ба дил аст ва неру (и ў) ба ҳамаи тан расидааст. Ҳамон гуна, ки бод аз сўй-сўй ояд, мардумро низ аз нимрӯз то нимаи шаб боду дам ба яктои бинй ояд, аз нимаи шаб то нимрӯз ба сўи дигар ояд. Ҳамон гуна, ки Хуршед аз Моҳ равшантар аст, мардум низ ба ҷашме роҳ бехтар бинанд. Ҳамон гуна ки об ба дарёи Фароҳкард чун ба Ҳугар баланд баршавад, покиза шаваду баҳре боз ба дарё резад ва баҳре низ ба Пашанг ба ҳамаи ҷаҳон бирасад, мардумро низ хун дар тан, ки када ба ҷигар аст, ҳар бомдод аз ҷигар ба мағзи сар бар ояд, дар мағз баргардад, баҳре боз ба ҷигар резад, баҳреро ба рагон бозхиланд, ки ҳамаи танро нерӯ аз ў бувад. Он кафи бар сар ва ҳавидии ҷашму гўшу биниву даҳон аз ў бувад. Ҳамон гуна ки гетиро сина ба Нимрӯз асту Ҳоварон⁶ дасти росту

ҳамаи рушанон аз Хурносон оянду абр аз Ховарон ояд (ки) бункадай абр аст, мардумонро низ чигар, ки бункадай хун аст, ба дasti рост аст. Ҳамон гуна ки дар гетӣ мардум гуноҳу карефа кунанд ва чун миранд, гуноҳу карефай (эшонро) омор кунанду ҳар ки пок аст ба Гарудмон равад ва ҳаркиро дурванд аст ба дӯзах афкананд. Ба ҳамон гуна, мардум низ ҳӯриш ҳӯранд, ҳарчи пок аст ба мағзи сар равад, хуни пок шавад, ба дил расад ҳамаи танро неру аз ӯ бувад; ҳарчи беш омехта аст, аз шикам ба руда шавад, ба нишемани берун афгананд, ҳамсони дӯзах. Ҳамон гуна ки (ба) боронсозӣ, ҳангоме ки дурӯғ сутунба шавад, сардиро беш ба об дарҳилад, (обро) биафсораду наборад, ё сиришкро афсораду тагарг борад ва газанд бар оғариниш бувад, мардум низ чун ҳӯриш беш (аз) он ҳӯранд, ки (битавонанд) говоридан, ба сабаби говориш наёфтанд, сиришкон костӣ⁷ гирад, як тикка берун ояд, зиёну газанди тан аз ӯ бувад. Ҳамон гуна ки Ҳурмузд болистӣ⁸ ва Ахриман жарфпоя ва нериу эшон дар гетӣ бо ҳам яке бо дигаре, дар набард аст, мардумонро низ ду бод андар тан аст: яке боди ҷонӣ, ки равон аст, ки ӯро ҷой ба мағзи сар аст ва гавҳар(аш) гарму ҳавид ва ҳаракат ба ноғ аст; яке боди базағ (?), ки (ӯро) гавҳари сарду ҳушк, ҷой ба кун ҳаракат ба зуҳор аст⁹. Ҳамон гуна ки девон дар гетӣ чун гузарҳои бодро гиранд, заминларза расад, мардумро чун аз боди базағ дар рагон биистаду сутунба шавад, гузар(ба) бод ҷоне надиҳад, он ҷой дард низ гирад ва танро ларзонаду газанду газанд расонад. Дигар бодҳои базағ низ андар тан чун дигар бодҳои девианд дар гетӣ.

Ҳамон гуна ки дар гетӣ фарраи дини маздаяснон ба монанди кустӣ, ситоранишону минувон сохта, ба(гириди) сипеҳр гаштааст (бо) сетоҳ андар ҷаҳор гирех, то торикиву риманий ва дигар оmezagixо ба болотар наёмезад, мардум низ ба ҳамон шева кустӣ ба мён доранд. Сетоҳ андар ҷаҳор гирех, ба монанди андешаи нек, гуфтори нек ва кирдори нек дар ҷаҳор сиришти мардум, ки пайдоии покӣ аст дар баробари оmezagӣ. Ҳамон гуна ки дар гетӣ мардум гуноҳу карефа кунанд, чун миранд, равонро омор кунанду биҳиштиро ба биҳишту дӯзахиро б дӯзах диҳанд, мардум низ дар гетӣ ҳӯриш ҳӯранду ҳарчи кам омехтатар аст, ба хуни пок (табдил) шавад, ба рагони тан шавад ва беш омехтатар аст ба рӯда сипузад, ба нишемани берун афганад. Ҳамон гуна (ки) чизи гетиву мину ба ҷаҳор бор ҳафт ниҳода шудааст – ҷунонки гӯяд, ки ҳафт нодиданиву ногирифтаний, ки буни Ҳурмузду он шаш Амшоспанд аст; ва ҳафт диданиву ногирифтаний, ки чун Ҳуршеду Моҳу ситорагону абрӯ боду оташи Вазишту оташон аст, ки гузаранду Дуруҷро аз миён баранд;

Ҳафт нодиданиву ногирифтаний, ки равшаний бекарон, гоҳ Амшоспандон, Гарудмон, биҳишт, сипехри наёмехтанӣ ва сипехри омехтаниву Осмон аст; ҳафт диданиву гирифтаний, ки чун замину обу гиёҳу гӯспанду филиз аст. (Дар тани мардум низ) андешаву фаҳми нодиданиву ногирифтаний аст, ду гӯшу ду ҷашму ду биниву даҳон диданиву гирифтаний аст, ҷигару шушу заҳраву дил гирд, рӯда асбал ғурда нодиданиву гирифтаний аст.

Якчанд¹⁰ (аз) ғетиро бадон рӯй биёбон беш аст, ки ободонӣ, ки чун торикий, сармо ва дигар нерухои девиро чун аз эзидони минӯй нобудӣ расад, ба сутӯҳ ба биёбонҳо тозанду аз газанд (расонидан ба) оғаридағон (дур) гарданд, зоро агар ҳамаи ғетиро ободонӣ буд, агар эшонро бисёр низ нобуду сутӯҳ мекарданд, аз газанд расондан ба оғаридағон берун намешуданд, зоро (ба ҷое) наметавонистанд рафт. Тобистону зимистон ҳамсони торикиву равшаний аст, зоро (аз) он ҷо, ки равшаний аст, торикий ғурезад ба ҷойгоҳе, ки рӯшной он ҷо нест ва ҳангоме ки аз сӯи Нимрӯз тобистон дар ояд, зимистон ба Абоҳтарсӯй бозтозад. Чун зимистон дар ояд, тобистон ба Нимрӯз боз шавад, (ба) бунқадаи худ. Чун тобистон банерутар аст, зимистон безӯртару чун зимистон банерутар, тобистон безӯртар аст. Мардум низ ба ҳамон гунаанд: чун ҷигар банерутар аст, асбил безӯртар ва чун асбил банерутар аст, ҷигар безӯртар. Девонро гирд омадан¹¹ ва...¹² он ҷост, ки қишвари Вурубарешан ва Вуруҷарешан аст. Аз он ҷо, ки дар оянд, битозанд. Ин низ пайдост, ки ҳар андоми мардумон аз они минуест; ҷону ҳар равшаний бо ҷон – ҳуш, бӯй ва дигар аз ин шумор аз они Ҳурмазд аст. Гӯшт (аз они) Бахман, рагу пай (аз они) Ардибиҳишт, устухон (аз они) Шаҳривар, мағз (аз они) Спендормад, хун (аз они) Ҳурдоду пашму мӯй (аз они) Амурдоданд.

БАҲШИ ҶАҲОРДАҲУМ

Дар бораи сарварии қишварҳо

Гӯяд ба «Дин», ки он шаш (мақоми) сарварии қишварҳоро ҳар як сарварист, чун Арезаро сарвар Ашошгҳати, ки ниюнагҳдон аст, Саваро сарвар Ҳуаазарукоҳар Ҳавапарештру², Фрададафшро сарвар Спитуит Успусинон³, Видадафшро сарвар Иризросп Успусинон⁴, Вурубарешанро сарвар Ҳушасп⁵, Вуруҷарешонанро сарвар Ҷаҳравака⁶; Зартушт ин қишвари Ҳванирас ва низ ҳамаи парҳезгорони ғетиро сарвар аст. Ҳамаи ин сарваронро низ сарварӣ аз Зартушт аст, ки эшон ҳама дин аз Зартушт

пазибуфтанд. Дар кишвари Хванирас бас чое аст, ки дар ин бадзамонагӣ ва набарди саҳти патёра, ба афсунӣ⁷ минуӣ гузари он баста аст, ки паноҳгоҳҳои⁸ Хванирас хонда шавад, ба монанди он кишварҳои дигар, чун Кангдиж (ва замини Саукаустон⁹ ва дашти Пешонса ва рӯди Навтозу Эронвичу Вари Чамкард ва Кашмири андаруний. Дар ҳар яке сарваре бемарг подшоӣ кунад. Чунин гӯяд, ки Пашиутан, писари Гуштосп, ки ӯро Ҷаҳрумайен¹⁰ низ хонанд, ба Кангдиджи бомӣ¹¹ аст. Ағрираси¹² Пашангон ба замини Саукаустон аст. Ӯро Губадшоҳ хонанд. Фарадаҳшати Ҳамбигон¹³ ба дашти Пешонса¹⁴ аст. Аз он рӯй Ҳамбигон аст, ки (ӯро) аз бими Ҳашм дар Ҳанбӣ парварданд. Ашем یаҳмаи ушт¹⁵ ба чое, ки рӯди Новтоз хонанд, аст. Вани ҷудбеш¹⁶ ба Эронвич аст. Урвататнар, писари Зартушт, ба Вари Чамкард аст. Эшонро низ гӯяд, ки бемарганд, чун: Нарсии Вивангаҳонон, Тӯси Нӯзарон, Геви Гударзон, Баиразди Набардкирдор, Ашавазди Паурдаҳтштон.

Эшон ҳама ба фаршкардсозӣ, ба ёрии Саошиянс бирасанд. Сомро гӯяд, ки бемарг буд. Бад-он гоҳ ки хор шумурд дини маздаяснонро, турк писаре, ки нуҳумин хонда мешуд, ҳангоме ки (Сом) ба хоб рафта буд, ба тире, ки (ба сӯи ӯ), ба дашти Пешонса биафганд, бар ӯ он Бушоспи бадро фароз бурд. Миёни қуҳчоле¹⁷ афтода ва ӯро барф бар забар нишастааст. (Ӯ он ҷой) бад-он кор аст, ки чун Захҳок раҳо шавад, ӯ ҳезаду вайро аз миён барад. Ӯро бевар фраваҳри парҳезгорон посбонанд. Дар бораи Захҳок, ки (ӯро) Беварасп низ хонанд, гӯяд, ки Фаридун ҳангоме ки ӯро бигирифт, бикуштан натавонист. Пас ба қӯҳи Данбованд бибаст. Ҳангоме ки раҳо шавад, Сом ҳезад, ӯро гурз занаду ужанад. Кангдиж ба ноҳияти Ҳурносон, бар забари дарёи Фароҳкард аст. Бад-он ноҳият, ба бас фарсанг, дашти Пешонса ба Кобулистон аст. Чунин гӯяд, ки: «Пайдотарин баландӣ ба Кобулистон он ҷост, ки дашти Пешонса аст. (Дар) он ҷо қӯҳчоле ба боло баландтар нест. Эронвич ба ноҳияти Озарбойҷон аст. Замини Саукаустон ба роҳи аз Туркистон ба Чинистон, ба ноҳияти Абоҳтар аст. Гӯру Вари Чамкард миёни Порс аст¹⁸, ба Сарвог¹⁹. Чунин гӯяд, ки (Вари) Чамкард зери қӯҳи Чамгон аст. Кашмири Ҳиндугар (?)²⁰ (дар) Ҳиндустон аст.

БАХШИ ПОНЗДАХУМ

Дар бораи Чинводпул ва равони гузаштагон

Гӯяд ба «Дин», ки чагоде (ҳаст) яксад мард болой, миёни чаҳон, ки чагоди Дайти хонанд (он) юфи тарозуи Раши эзид аст, тегае ба буни кӯхи Албурз ба сӯи Абоҳтар ва тегае ба сари кухи Албурз ба сӯи Нимрӯз (дорад); Бар миёни он, чагоди Дайти истад. Бад-он миёначоӣ теге низ шамшервор истода, ўро нух найза боло, дарозову паҳност. Он ҷой истанд эзидони минуӣ, ки ба минуӣ равони парҳезгоронро покиза кунанд. Саге минуӣ бар сари он пул аст ва дӯзах зери он пул.

Чун мардум даргузаранд, се шаб равон ба наздики тан, он ҷой, ки ўро сар бувад, нишинад. Он (се) шаб аз визариши деву ҳамкорони (вай) бас тозиш¹ бинаду пушт ҳаме боз ба оташ кунад, ки он ҷо афрӯхтааст. Аз он рӯй (аст, ки) он се шабро то рӯз он ҷой, ки сари ў бувад, оташро ба афрӯзиш доранд. Агар он оташ нест, пушт боз ба отashi Баҳром ё оташоне, ки пайваста фурӯзонанд², кунад. Дар он се шаб, ки табоҳиву ошуфтагӣ ба тан расад, он гоҳ эдун душвор афтад, ки мардеро хонумон (бар) кунанд. Он се рӯз, равон ба болини тан бад-он умед нишинад, ки: «Бошад, ки хун тозад, бод ба тан шаваду маро тавони бозгаштан ба (тан) бувад».

Сипас, шаби саввум, дар бомдод, агар он равон (аз) парҳезгорон (бошад), инро гӯяд, ки: «Хушо ў, ки аз он некии ў ҳар қасро (баҳра) аст, ки ман некуаму аз некуии ман ҳар қасро некуист ва маро Ҳурмузد ба ком подшой диҳад».

Агар он равон дурванд аст, гӯяд: «Ин аст он тан, ҷону колбуд, ки бо он ба тозиш тоҳтам; пас, аз эдар ба кучо тозам?»

Агар парҳезгор аст, бад-он сухан, боде тез ба пазира ояд, (боде) бехтару некутару хубтару пирӯзгартар аз ҳамаи бодҳои ба гетӣ, ки равонро шодӣ бошад. Агар дурванд аст, боде (ба) пазира ояд кундтар, пӯсидатару нопирӯстар аз ҳамаи бодҳои ба гетӣ, ки равонро (аз вай) нооромиву андӯҳ расад.

Сипас, барандаш он равонро ба омор³, чи парҳезгор, чи низ дурванд, агар он равони парҳезгор аст, дар он гоҳ ўро ғовпайкаре ба пазира расад, фарбеху пуршири, ки равонро аз ў комгариву ромиш⁴ расад. Дигар, қанизпайкаре (ба) пазира расад некутан, сапедҷомаву понздаҳсола, ки аз ҳама сӯй некуст, ки равон бад-ӯ шод шавад. Дигар, бустонпайкаре расад пурбор, пуроб пурмева, бас обод, ки равонро (аз он шодиву ғинои андеша расад, ки буми биҳишт аст. Ин нишонро ба ҷаҳон пеш аз

омор бинад. Бишад, ки он равон яке-якеро чун ба пазираи (ӯ) оянд, пурсад. Пурсад, ки: «Ту кистй, ки эдун маро гумон аст, ки ҳамаи осоиш осонӣ ба туст?» Эшон эдун, яке-яке, посух гӯянд: «Манам, эй парҳезгор! Дини ту, он кунише(ам), ки ту варзиҷӣ. Ҳангоме ки ту он некӣ кардӣ, ман туро эдар будам».

Агар он равон дурванд аст, он гоҳ ӯро говпайкаре ба пазира расад хушк, низору саҳмгин, ки равонро аз ӯ хушкиву ҷарбии низор расад. Дигар, қанизпайкаре расад саҳмгин, зиштпайкар, ки густоҳӣ (дар) ӯ нуҳуфтааст, аз ҳама сӯй саҳмгин аст, ки равонро аз ӯ биму тарс расад. Дигар, бустонпайкаре расад беоб, бедарахт, беосоиш, ки равонро (аз ӯ) бадандешӣ расад, ки буими дӯзахест. Ӯ ин нишонро пеш аз омор бинад.

Бишад, ки эшонро яке-яке пурсад, ки: «Ту кистй, ки ман аз ту бадтар ба гетӣ надидам». Посух бад-ӯ гӯянд, ки ; «Эй дурванд! Ман дини туам, ки худ куниши туам. Чун ту он чиро бадтар аст, варзиҷӣ, эдар туро будам». Ин пайдост, ки ҳар қасро куниши хеш пазира бишад.

Пас он равонро то буни қӯҳи Аҷбурз роҳ намоянд, ки теги юғ аст. Бар он равад то фарози ҷагод, (он ҷо), ки он теги тез истад. Пас, равонро, агар парҳезгор аст, он теги тез ба паҳно биистад. Озарфарнбаги пирӯзгар торикиро аз миён бараду ба пайкари оташ он равонро бад-он тег гузаронад ва он эзидони минӯй ӯро покиза кунанд ба минӯй, ба дигар юғ гузаронанд, то ба фарози Албурз.

Ӯро Войи беҳдаст баргирад, ба ҷои хеш барад. Ҳамон гуна ки равонро пазирад, он ҷой (ӯро) бисупорад. Танро низ, чун ба гетӣ, бад-он оини минӯй покиза кунанд.

Агар он равон дурванд аст, ҳангоме ки ба юғ бар ҷагод ояд, он теги тез ба ҳамон теге биистад, гузар надихаду ӯро ба нокомӣ бар ҳамон тег рафтан бояд. Ба се гом, ки фароз ниҳад, - ки андешаи бад, гуфтори баду кирдори бадест, ки варзидааст – фурӯ бурида, аз сари пул сарнагун ба дӯзах афтад, бинад ҳар бадиро.

Инро низ (номаи «Дин») гӯяд, ки чун (қас) ба родӣ парҳезгор будааст, ҳангоме ки вайро он бод ба пазира расад, дар он бод қанизпайкарро бинад, он пурсишро кунаду он қаниз ӯро, ба роҳнамоӣ, ба нардбоне барад, ки бад-он се поя асту бад-он нардбон ба се гом, - ки андешаи нек, гуфтори неку кирдори нек аст – ба Гарудмон шавад.

Наҳустин гомро то ба ситорапоя, дигарро то ба моҳпоя, се дигарро ба хуршедпоя, ки Гарудмони равшан аст, (шавад).

Агар ба пастī дурванд будааст, чун юро он бод ба пазира бувад, дар он бод канизпайкар расад ва (ӯ) он пурсишро кунад. (Он каниз, ки) куниши (ӯ)ст чун теги тезе гардад, ки ҳама теги тез аст. Бад-он равон гӯяд, ки: «Эй дурванд! Чӣ бихоҳӣ, чӣ наҳоҳӣ, бар ин (тег) ба ком рафтан бояд». Он гоҳ равон гӯяд, ки: «Агар маро ба корде тез бурӣ, беҳтар писанд афтад, ки гом бар ин равам». Дигар бор, (каниз) ба ҳамон гуна гӯяду равон посух гӯяд, ки: «Агар маро ба тир бизани, беҳтар писанд афтад, ки бар ин гом равам». Седигар бор (каниз) ба ҳамон гуна гӯяд ва ў посух гӯяд, ки: «Агар маро ҷон аз тан бизани, беҳтар писанд афтад, ки бар ин гом равам».

Он гоҳ, он қуниш, (ки) ба монанди даде саҳмгину нодастомӯз буд, пеши равон биистад ва он равон он гуна тарсад, ки бар он ба гом равад. Ба се гом фуруд бурида шавад, ба дӯзах афтад.

Агар юро гуноҳу карефа ҳарду баробар бошад, он гоҳ юро ба ҳамастагон диханд. Дар бораи ҳамастагон гӯяд, ки ҷоест чун гетӣ; ҳар қасро бад-он поя, ки эшонро керефта аст, ҷой диханд, нишонанд.

БАҲШИ ШОНЗДАҲУМ

Дар бораи шаҳрҳои номӣ аз Эроншаҳр ва хонаи Каён

Дар «Дин» гӯяд, ки: «Агар ман намеофарида минуи буму сарзамиро, ҳамаи мардум ба Эронвич мешуданд, ба сабаби хешии он ҷо, зоро нахуст, аз ҷойхову рустоҳо, Эронвич беҳтарин (сарзамин) оғарида шуд. Ўро патёра аз Аҳриман ин зимистони девоғарида ва мори пардор ва низ он ки бепар аст, беш баромад. Даҳ моҳ он ҷо зимистон аст, ду моҳ тобистон. Чунин гӯяд, ки¹ зимистон ҳама ҷо яқсон аст, аммо он ҷо, дар миёнаи Даймоҳи баҳизагӣ, гаронтар бошад.

Дигар, беҳтарин (сарзамин) дашти Сурӣ – Мониш оғарида шуд, ки бад-он суриён мондагоранд, (ки) Бағдоди худоён оғарида² аст. Ўро бадтарин патёра малаҳ падид омад. Ҳамвора малаҳ гиёҳ бихӯрад. Гӯспандону говоно мартрасад.

Седигар, беҳтарин (сарзамин) Марви кирдор оғарида шуд, ки бад-ӯ кори додситон (бо) ном бисёр кунанд. Ўро патёра ҳаракати сипоҳ беш омад, зоро ҳамвора саворон он ҷоро беш

гиранду душмарзон³, дуздон, ситамгарон, ашмугони⁴ табоҳсухан ранҷ расонанд ба парҳезгорон.

Чаҳорум, Балх беҳтарин (сарзамин) оғарида шуд, некӯ ба дидор. Мардум он ҷо дирафш ба кӯшой доранд. Ӯро патёра сӯроҳ⁵ беш омад. Хонаро сӯроҳ фароз гирад, фурӯ резад.

Панҷум, Нисои⁶ миёни Марву Балх (беҳтарин сарзамин) оғарида шуд. Ӯро патёра ин гумонварзӣ ба амри эзидон беш омад.

Шашум, Ҳарӣ⁷ беҳтарин сарзамин оғарида шуд. Ӯро патёра ин шевану мӯя кардан⁸ беш омад. Яке хонаду дигарон (сухани ӯро) ситонанд, ба чангӯ чакома⁹. Чунин гӯяд, ки Ҳарии хонаҳил¹⁰, зоро чун ба хонае тане даргузарад, (хонаро) биҳиланду бишаванд. Ҳамон гуна ки мо нуҳ шабро (дар) дарозои моҳе ба парҳез дорем¹¹ эшон хонаро биҳиланду бишаванд то нуҳ шаб (дар) дарозои моҳе.

Ҳафтум, Кобули бадсоя беҳтарин (сарзамин) оғарида шуд, ки Кобулистон аст. Соји дараҳтони он ҷо ба тан бад аст. Ӯро патёра парикомагӣ беш омад. Он девпарастиро, ки Сом мекард, эшон низ меқунанд, бошад, ки гушода рафтан хонад.

Ҳаштум, Мехна¹² (?) беҳтарин сарзамин оғарида шуд, пурвостр¹³, ки ӯро ғаллот бисёр буд. Ӯро патёра бадтар шаҳрбандӣ¹⁴ беш омад, ки меҳнаиён бад-он зист кунанд. Дар маҷмӯъ¹⁵ мардуми аз эшон бадтар нест.

Нуҳум, Ҳанин беҳтарин сарзамин оғарида шуд, (ки) мониши гургониён аст, ки эшон дар он зист кунанд. Ҷашмаву рӯд бешумор¹⁶ (?) ва дигар дашти ҳамвор¹⁷ аст (?). Ӯро патёра бадтаркунишӣ, анабуҳргон¹⁸ омад, ки мардвефтагӣ¹⁹ он ҷой беш кунанд, бошад, ки қунмарз²⁰ хонад.

Даҳум, Арман²¹ беҳарин (сарзамин) оғарида шуд. Ӯро патёра мурда ниҳон кардан беш омад, ки он ҷо беш кунанд.

Ёздаҳум, Ҳирманди бошуқӯхи фарраманд, Систон, беҳтарин (сарзамин) оғарида шуд. Ӯро патёра ҷодуй беш омад. Ӯро нишон аз ин пайдост, ки ҳар мардум аз он ҷой биёянд, қундой²² чунон кунанд (ки) аз он ҷодувону раммолон²³ барф, тагарг, тандур²⁴ ва малах афтад.

Дувоздаҳум, Райи сетухма беҳтарин (сарзамин) оғарида шуд (ки) Озарбойҷон аст. Бад-он рӯй сетухма гӯяд, ки осурван, артиштору вастрийуш он ҷой беҳтар бошад. Ӯро патёра он бадтар гумонварзӣ ба амри эзидон аст. Ҳуд бадгумонанд, қасонро низ бадгумон кунанд.

Сездахум, Чахри²⁵ судхостор бехтарин (сарзамин) офарида шуд, ки Мизан аст. Уро патёра насой пухтану насой чавидан беш омад. Ҳамвора рӯбоҳу росу паранду чаванд.

Чаҳордахум, Вари чаҳоргӯш²⁶ бехтарин (сарзамин) офарида шуд (ки) Дунбованд аст Ӯро чаҳоргӯши ин ки чаҳор сўй аст. Гӯяд, ки аз чаҳор сўи сарзамин об дар шаҳр ояд. Ӯро патёра он даштони²⁷ бад беш буд, ки он чо гаронтару бадтар бувад.

Сарзамињхое, ки ноэрениён бад-онҳо зиянд: понздахум, Ҳафт хиндугон бехтарин (сарзамин) офарида шуд. Ҳиндустон якест, аммо дар ў сархудой ҳафтанд. Ӯро патёра гармии баду даштони гарон беш омад.

Шонздахум, Удои Аранг²⁸ бехтарин (сарзамин) офарида шуд (ки) Удои тозиён аст. Удойро патёра ин пеш омад, ки он чо солорро ба солор(ӣ) надоранду зимистон низ он чо гарон бувад. Дар он тозиён зист кунанд.

Он (сарзамин, ки) некӯ ба дидору жарф ба кори додистону шоиста аст (ва) дар ў кори додистон бас пурсанд (онон), ки дар онанд, (он аст), ки Порс хонанд.

Ин шахристонҳо, (ки ёд шуд) дар Эроншаҳр номвартаранд.

БАХШИ ҲАФДАҲУМ

Дар бораи монишиҳое, ки Каён ба Фарра карданд ва (онҳо), ки ба афдиву шигифтӣ аз он (ҳо сухан) гӯянд

Яке он ки Ҷам кард ба Албурз ва яке он ки Фаридун кард ба Патишхоргар, ба Вари чаҳоргӯш, Дунбованд. Яке он ки Ковус кард ба Албурз ва яке он ки Захҳок кард ба Бобил, ки (онро) Куринддушид хонанд. Яке он ки Сиёвуши Ковусон кард, ки Кангиж хонанд. Якеро Афросиёби Тури ҷодугар, (дар) зери замин ба ҷодуй кард. Яке он ки Ҷам кард ба Порс, ки Ҷамкард хонанд.¹ Яке он ки Захҳок кард ба Самбарон ва яке ба Ҳиндустон. Ин он аст, ки ба Афдирдорӣ сохта шудааст. Диғарон бас шаҳру шахристонҳо ва монишиҳо кардаанд, ки тафсили (он) дароз аст.

Ҷамкардро гӯяд, ки (Ҷамшед) зери замин ва ба нуҳуфтагии хонае соҳт. Ба шигифтӣ равшан аст, ки тобистону зимистон (бар ў) чира нагардад. Дар ў аз ҳамаи чизҳои гетӣ вучуд дорад. Хонаи Ковусро гӯяд, ки яке заррин буд, ки бад-ӯ менишаст; дуто аз обгина буд, ки ўро Асбистон² буд; дуто пӯлодин буд, ки ўро рама (бад-он буд). Аз он ба ҳар мазае.

чашмаи оби бемарг тозад, ки пириро чира гардад, зеро ҳангоме, ки пирмард бад-ин дар андар шавад, бурнои понздаҳсола бад-он дар берун ояду маргро низ аз миён барад.

Кангдижро гӯяд, ки дорои дасту пой, афрошта дирафш³, ҳамешагардон⁴. бар сари девон⁵ буд; Кайхусрав (онро) ба замин нишонд⁶. Ӯро ҳафт девор аст: заррин, симин, пӯлодин, биринчин, оҳанин, обгинай ва косагин⁷. Ӯро ҳафсад фарсанг роста (дар) миён аст ва понздаҳ дарваза бад-ӯст, ки аз дувоздаҳто дарваза ба гардунаи аспиву рӯзи баҳорӣ ба понздаҳ рӯз шояд шудан.

Дар бораи хонаи Афросиёб гӯяд, ки зери замин ба ҷодуӣ сохта шудааст. Ба равшани, хона (дар) шаб чун рӯз равшан бувад. Чаҳор рӯд дар он метозад, яке об, яке май, яке ширӯ яке мости зада⁸. (Бар сақфи он) гоҳ Хуршеду гоҳ Моҳ ба равшани дар оростааст. (Ба болои) як ҳазор марди миёнаболо, (болои) хона бувад. Хонаи Чам ба Албурз (аз) гавҳарҳо бувад. Хонаи Захҳок ба Бобил карнагмонанд⁹ бувад.

БАҲШИ ҲАЖДАҲУМ

Дар бораи газанд(е, ки) ҳазора ба Эронشاҳр омад

(Чунин гӯяд,) ки чун Аҳриман ба оғози нахустин ҳазораи омезиш дартоҳт, Гову Каюмарс буданд. Чун Машӣ ва Машёна он носипосиро карданд, он гоҳ панҷоҳ сол аз эшон зоиш набуд. Дар ҳамон ҳазора, ба ҳафтод сол, Ҳушангу Таҳмурас, ҳарду девонро бикуштанд. Дар поёни ҳазора девон Чамро бибурданд.

Дигар ҳазора оғоз шуд. Захҳок подшоии бад фароз кардан гирифту як ҳазор сол (подшоӣ) бикард. Чун ҳазора сар (шуд), Фаридун (ӯро гирифту баст. Седигар ҳазора оғоз шуд. Чун Фаридун кишварро бахш кард, Салму Тур, он гоҳ, Эраҷро күштанд. (Бисёре аз) фарзандону аъқоби (ӯ) ро аз миён бурданд. Дар ҳамон ҳазора Манучехр зода шуду кини Эраҷро хост. Пас, Афросиёб омаду ба сичу тангиву бас марг нобуд карду Фарашу Нӯзар писарони Мануехро күшт, то ба пайванде дигар Эроншаҳр аз Афросиёб ситонда шуд. Чун Манучехр даргузашта буд¹, дигар бор Афросиёб омад, бар Эроншаҳр бас ошӯбу вайронӣ кард, боронро аз Эроншаҳр боздошт; то Зоби Таҳмос-пон омад, Афросиёбро биспухту борон овард, ки онро навборонӣ хонанд. Пас аз Зоб дигар бор Афросиёб гарон бадӣ ба Эроншаҳр кард, то Қубод ба шоҳӣ нишаст.

Дар шохии Ковус, дар ҳамон ҳазора, девон ситетагар шуданду Ушнар ба күштан омаду андешаи (Ковус)-ро гумроҳ карданд, то ба корзори осмон шуду сарнагун фурӯ афтод, фарра аз ӯ гирифта шуд. Пас, ба аспу марди чаҳон лагадкӯб карданд (то ӯро ба буни Ҳомоварон, ба фиреб, бо пайдоиёни² Каён дар банд карданд. Яке, ки (ӯро Зин-Гов хонанд, ки заҳр ба чашм дошт, аз тозиён ба шохии Эроншаҳ омад. Ба ҳаркӣ ба бадчашмӣ нигарист, күшта шуд. Эрониён Афросиёбро ба ҳоҳиш хостанд то (бозгашту он Зин-Говро күшт ва (худ) шохии Эроншаҳр кард. Бас мардумро аз Эроншаҳр бурд ва ба Туркистон нишааст. Эроншаҳрро вайрон карду биошуфт, то Рустам аз Систон (сипоҳ) оросту ҳомовариёнро гирифт, Ковусу дигар эрониёнро аз банд күшуд. Бо Афросиёб, ба Аввала рӯдбор, ки Сипоҳон хонанд, корзоре нав кард. Аз он ҷой (вайро) аст дод. Пас ҳазорай дигар бо (вай) кард то (вайро) шикбиспухт, ба Тукистон афганд; Эроншаҳрро аз нав ободон кард.

(Боре) дигар Афросиёб қӯшид; Кайсиёвуш ба корзор омад. Ба баҳонаи Судоба, ки зани Ковус Судоба буд, Сиёвуш ба Эроншаҳр бознашуд. Бад-ин рӯй, ки Афросиёб зинҳор (овардани Сиёвуш) ба вайро пазируфта буд, (Сиёвуш) ба Ковус наёмад, балки худ ба Туркистон шуд. Духти Афросиёбро ба занӣ гирифт. Кайхусрав аз ӯ зода шуд. Сиёвушро он ҷой күштанд.

Дар ҳамон ҳазора Кайхусрав Афросиёбро күшт, худ ба Кангдиж шуду шоҳиро ба Лӯхросп дод.

Чун Густошпоҳ сӣ сол шоҳӣ карда буд, ҳазора ба сар рисид. Пас, ҳазорай ҷаҳорум оғоз шуд. дар он ҳазора, Зартушт динро аз Ҳурмузд пазируфту овард. Гуштосашпоҳ пазируфту ривоҷ бахшид. Бо Арҷосп корзоре шигифт кард. Бисёре аз эрониёну анирон аз миён рафтанд³. Дар ҳамон ҳазора, чун шоҳӣ ба Баҳмани Исфандиёр расид (Эроншаҳр) вайрон шуд. Эрониён ба дasti худ нобуд шуданду⁴ аз тухмаи шоҳӣ кас намонд, ки шоҳӣ кунад. Эшон Ҳумой, духти Баҳманро ба шоҳӣ нишонданд. Пас, дар шохии Дорои Дороён Искандари қайсаар аз Рум битоҳт, ба Эроншаҳр омад. Дорошоҳро бикишт. Ҳамаи дудаи шоҳон муғмардону пайдоёни Эроншаҳрро нобуд кард. Бемар оташкадаҳоро бияфсорд, гузоришҳои⁵ дини мадаясноро бистаду ба разм фиристод. Авесторо сӯхту Эроншаҳрро ба навад карда-худое⁶ бахш кард.

Пас, дар ҳамон ҳазора, Ардашери Бобакон ба пайдой омад. Он карда-худоёро күшт, шоҳиро (аз нав) орост. Дини маздаяснонро ривоҷ бахшиду оинҳо бисёр орост, ки дар тухмаи ӯ рафт.

Дар шохии Шопури Ҳурмуздон тозиён омаданду Аввала рӯдборро гирифтанду солҳое бас ба овору тозиш доштанд⁷, то Шопур ба шоҳӣ омад, он тозиёнро сипухт. Шаҳрро нобуд карду бе маршонаро афкор кард.⁸

Дар шохии Пирӯзи Яздиғурдан шаш сол борон набуд. Мардумро бадиву сахтии гарон расид. Сипас, Ҳушнавоз, Ҳафттолоншоҳ омад. Пирӯзро күшту Қубоду хоҳари (ӯ) Оташакро(?) ба гаравгон ба Ҳафттолон бурд.

Дар шохии Қубод Маздаки Бомдодон ба пайдой омад. Они маздакӣ ниҳод. Қубодро фиребу гумроҳ кард, зану фарзанду хоста ба ҳамӣ ва анбозӣ бояд дошт ва фармуд дини маздаяснон аз кор бидоранд, то Анушервон⁹ Ҳусрави Қубодро ба бурной омад, Маздакро күшт, дини маздаясноро сомон бахшиду он ҳаюнонро, ки ба Эронشاҳр асптозӣ мекарданд, биспухту гузари (эшонро) баст, Эроншаҳрро бебим кард.

Чун шоҳӣ ба Яздиғурдан бист сол шоҳӣ кард. Он гоҳ тозиён ба бас шумор ба Эроншаҳр тохтанд. Яздиғурдан ба корзор бо эшон қодир набуд,¹⁰ ба Ҳурасону Туркистон шуду аспу марду ёрӣ хост ва ӯро он ҷой күштанд.

Писари Яздиғурдан ба Ҳиндустон¹¹ шуд сипоҳу гунд овард. Пеш аз омадан ба Ҳурасон даргузашт, он сипоҳу гунд биёшуфт. Эроншаҳр ба тозиён монд.

Эшон он оини ака-дини хешро ривоҷ бахшиданду бас оини пешиниёнро биёшуфтанд, дини маздаяснонро низор карданд. Насойшӣ, насойниҳонӣ ва насойхӯриширо ба кор ниҳоданд. Аз бундахиши то имрӯз аногӣ аз ин гаронтар наёмад, чи ба сабаби душкуниши эшон ниёзу вайрониву мустакунишӣ ва ба сабаби ака-додиву ака-динӣ, сичу ниёзу дигар аногӣ меҳмон карда истод.¹²

Дар «Дин» гӯяд, ки душподшоии эшон ба сар хоҳад расид. Гурӯҳе оянд сурхнишону сурҳдирафш; Порсу рустоҳои Эроншаҳрро то ба Бобил гиранду ин тозиёнро низор кунанд. Сипас, яке бадмард аз сӯи Ҳурасон ояду он патишҳориёнро биспузад, соле чанд душподшоӣ кунад. Ба сарварии ӯ, дар Порс, мардум нобуд шаванд магар андаке ба Козарун(?) ва дарёборҳо, то ӯ бинамонад¹³.

Аз он пас ҳаюну турк ба бас шумору бас дирафш дар Эроншаҳр битозанд¹⁴. Ин Эроншаҳри ободони хушбӯйро вайрон кунанду бас дудай озодонро биошӯбанд. Бас бадиву ситам ба мардумони Эроншаҳр кунанд. Бас хонаҳоро кананд. Ошӯбанду гиранд то эзидон бахшиш кунанду чун румиён расонаду яксол подшоӣ кунанд, он ҳангом аз сӯи Кобулистан яке ояд, ки бад-ӯ

фарра аз дудаи багон аст ва (ӯро) Кайбаҳром хонанд. Ҳамаи мардум бо ў бозшаванду ба Ҳиндустону низ Руму Туркистон, ҳама сӯе, подшой кунад. Ҳама бадгаравишонро бардорад, дини Зартуштро барпо дорад. Кас ба ҳеч гаравише пайдо натавонад омадан. Ба ҳамон сарзамин, Пашиутани Гуштоспон аз сӯи Қангдиж ояд бо яксаду панҷоҳ марди парҳезгор ва он буткадаро, ки розгоҳи эшон буд, биканаду оташи Баҳромро ба ҷои он биншонад. Динро ҳама дуруст фармояду барпо дорад. Пас, панҷум ҳазораи Ушедар оғоз шавад. Ушедари Зартуштиён, ба дин роҳбару паёмбари ростин, аз (сӯи) Ҳурмазд ояд. Ҳамон гуна, ки Зартушт (дин) овард, ў низ дин овараду ривоҷ бахшад. Тангиву хушкӣ коҳад, родиву оштигу бекинӣ (дар) ҳамаи ҷаҳон густариш ёбад. Се сол гиёҳонро сарсабзӣ дихад. Рӯди Ватаеини ба баландии аспе битозад. Ҷашмаҳои дарёи Киёнса бозтозад. Даҳ шабонарӯз Ҳуршед ба болои осмон биистад. Гургардагон ҳама нобуд шаванд.

Пас, чун ҳазораи Ушедар ба сар расад, Малкуси сичсиришт аз тухмаи Тури Бародрауш, ки марги Зартушт буд, ба пайдой расад. Ба ҷодудиниву парикомагӣ саҳмгин боронеро, ки Малкусон хонанд, созад. Се сол ба зимистон, он ки сард (тарин) аст ва ба тобистон, он ки гармтарин аст, бо бешумор барфу тагаргофаринии нобудгар, он гуна ҳамаи мардум, магар андаке аз ў нобуд шаванд. Сипас, боз оростани мардуму гӯсфанд аз Вари Ҷамкард бошад, (ки) барои ин кор, ба нигаҳбонӣ сохта шудааст. Низ ин ки бад-он ҳангом дармонбахшии (мавҷуд) дар як ҳазор навъ гиёҳ, ки ба душмании як ҳазор навъ беморӣ оғарида шудааст, ба ду навъ гиёҳ (ва сипас, ба) як навъ (бар) замин расад. Касе ба беморӣ намирад, магар ба пири (расад) ё (вайро) бикуштанд. Пас шашумин ҳазораи Ушедармоҳ оғоз шавад, ки хонда шавад ҳазораи Ҳушедармоҳ. Бад-он ҳазора Ушедармоҳ, писари Зартушт ба паёмбари аз (сӯи) Ҳурмузд ояд. Ҳамон гуна ки Зартушт дин овард, ў низ оварад ва дар ҷаҳон ривоҷ бахшад. Бист рӯзу шаб Ҳуршед ба болои Осмон истад. Шаш сол бар гиёҳон сарсабзӣ дихад. Он Дуручи озтуҳмаро, ки мор аст, бо храфастрон нобуд кунад. Пас, наздик ба поёни ҳазораи Ушедармоҳ, Захҳок аз банд раҳо шавад. Беваросп бас оғаридағонро ба девкомагӣ табоҳ кунад. Дар он ҳангом, Саошйанс, писари Зартушт ба пайдой расад. Сӣ шабонарӯз Ҳуршед ба болои Осмон биистад. Наҳуст аз ҷаҳониён мурдаи Гаршосп, писари Сомро барангезониданд, (то) Бевароспро ба гурз занаду кушад ва аз оғаридағон боздорад. Ҳазораи Сао-

шыйанс оғоз шавад, ки ҳазораи ӯ, ки тан-кирдор¹⁵ аст, панҷоҳу ҳафт сол бувад.

Дар бораи ин се писари Зартушт, ки Ушедар, Ушедармоҳ ва Саошиянсанд, гӯяд, ки пеш аз он ки Зартушт ҷуфт гирад¹⁶, он гоҳ эшон фарраи¹⁷ Зартуштро дар дарёи Киёнса, барои нигоҳдорӣ ба Обонфарра, ки эзиди Аноҳид аст, супурданд. Акнун низ гӯянд, ки се ҷароғ дар буни дарё бидураҳшанд, ба шаб (онҳоро) ҳамебинанд, яке-якеро, чун эшонро замонаи худ бирасад, чунин шавад, ки қанизаке барои сар шустан бад-он оби Киёнса шаваду ӯро фарра дар тан оmezad, обистан шавад. Эшон яке-яке ба замони хеш чунин зода шаванд.

БАҲШИ НУЗДАҲУМ

Дар бораи растоҳезу тани пасин

Гӯяд ба (номаи) «Дин», ки аз он ҷой, ки Машӣ ва Машёна, ҳангоме ки аз замин баррустанд, нахуст об, сипас гиёҳ, сипас ширу сипас гӯшт хӯрданд. Мардум низ ба ҳангоми мурданашон, нахуст (аз) гӯшт ва (сипас аз) ширу сипас аз нон хӯрдан низ биистанду танҳо, то ба мурдан, об хӯранд. Эдун низ, ба ҳазораи Ушедармоҳ нерӯй аз эдун бикоҳад, ки мардум ба як хӯрок хӯрдан се шабонарӯз ба серӣ истанд. Пас аз он аз гӯшт хӯрдан биистанду гиёҳу шири гӯспандон хӯрдан. Сипас аз он ширхорӣ низ истанд. Сипас аз гиёҳхорӣ низ истанду обхор буванд. Даҳ сол пеш аз он ки Саошиянс ояд, ба ноҳӯрдан истанду намиранд, сипас Саошиянс мурда бархезонад.

Чунин гӯяд, ки Зартушт аз Ҳурмазд пурсид, ки: «Танро кӣ бод вазониду об биронид, аз кучо бозгиранду растоҳез чӣ гуна бувад?» Ӯ посух дод, ки: «Чун осмонро бесутун, ба минуи истода, дуркарона, равshan ва аз гавҳари хумоҳан (оғарида); ва чун низ заминро оғарида, ки ҳамаи ҷаҳони моддиро барад ва ӯро бар нигаҳдорандай моддӣ нест; ва чун ман Ҳуршед, Моҳу ситорагонро дар фазо, ба тани равshan, ба ҳаракат овардам; ва чун донаро оғарида, ки дар замин бипарокананд, бозрӯяду ба афзун боз бувад; ва чун низ ман дар гиёҳ ранг оғарида гуна-гуна; ва чун низ ман дар гиёҳону дигар чизҳо) оташ додам ба носӯҳтан; ва чун низ ман дар заҳдони модар кӯдак оғарида муниро ҳамон ҳардаму ҷудо-ҷудо мӯю пӯсту ҷону хуну паю ҷашму гӯшу андом биоғарида; ва чун низ ман ба об пой додам, ки битозад; ва чун низ ман абورو ба минуӣ оғарида, ки он оби

моддиро бараду он чой, ки ўро ком аст, ашкро, ба нерӯи бод, ҳамон гуна, ки коми (ӯст), зеру забар вазаду ба даст фароз нашояд гирифтанд; яке-яке аз эшон, ҳангоме ки офарида шуд, бад-он (офариниш) душхортар буд, ки растохез кардан. Чи маро дар растохез ёре чун эшон ҳаст, ки чун эшонро офарида, набуд. Барнигар, ки чун он набуд, он гоҳ ман (онон)-ро бисохтам; онро, ки буд, чаро бознашояд сохтан, зеро бад-он ҳангом, аз минуи замин устухон, аз об хун, аз гиёҳ мӯй ва аз бод чонро – ҳамон гуна ки дар оғоз офариниш пазируктанд – бихоҳам».

Нахуст, устухони Каюмарсро барангезанд, сипас они Машӣ ва Машёна ва сипас дигар касонро барангезанд. (Ба панҷоҳу ҳафт сол, Саошйанс мурда ангезонад, ҳамаи мардумро барангезонад, чи парҳезгор, чи дурванд мардум. Ҳар касро аз он чой барангезанд, ки эшонро чон бишуд, ё нахуст бар замин афтоданд. Пас, чун ҳамаи ҷаҳони моддиро, тан (ба) тан бозорояд, он гоҳ бад-эшон шакл бидиҳанду он равшаниро, (ки) бо Ҳуршед аст, ниме ба Каюмарс ва ниме ба дигар мардум бидиҳанд. Сипас, мардум мардумро бишиносад, ки равон равонрову тан танро бишиносад, ки ин марост падар, ин марост бародар, ин марост зан, ин марост қадомин хешованди наздиктар.

Пас, анҷумани Исаатвастарон бувад; он чой, ки мардум бар ин замин биистанд. Дар он анҷуман, ҳар кас неккунишигу бадкуниши хешро бинанд. Парҳезгор дар баробари дурвандон он гуна пайдо бувад, ки гӯспанди сапед дар баробари он ки сиёҳ аст. Дар он анҷуман, парҳезгореро, ки дар гетӣ дурванде дӯст буд, он дурванд аз он парҳезгор гила кунад, ки: «Чаро дар гетӣ аз қуниши некӯе, ки ту варзидӣ, маро огоҳ накардӣ?» Агар ҳамон гуна (бошад ки) он парҳезгор ўро наогоҳонид (а бошад), он гоҳ ўро бад-он анҷуман шарм бояд бурдан.

Пас парҳезгорро аз дурванд чудо қунанд. Парҳезгорро ба Гарудмон баранд. Дурвандро ба дӯзах бозафгананд. Се шабонарӯз, тануманду ҷонавманд, дӯзахӣ (буванд), дар дӯзах подафра қашанд. Парҳезгор дар Гарудмон, тануманд(у ҷонавманд), он се шабонарӯзро шодӣ бинад.

Чунин гӯяд, ки бад-он рӯз, ки дурванд аз парҳезгору парҳезгор аз дурванд чудо шаванд, ҳар касро ашк то қузак фурӯд ояд. Чун писарро аз анбозии падару бародарро аз он ки бародар асту дӯстро аз он ки дӯст аст, чудо қунанд, ҳар он қуниши хешро таҳаммул қунад. Гиряд парҳезгор бар дурванду дурванд гиряд бар хештан. Бошад, ки падар парҳезгору писар дурванд аст, бошад ки бародаре парҳезгору яке дурванд аст.

Онон, ки барои худ... кардан², чун Захҳоку Афросиёбу Вомун ва низ дигар аз ин гуна маргарзонон, подафра (бад-он) оин таҳаммул кунанд, (ки) ҳеч мардум таҳаммул накунад, ки онро падафра се шаба хонанд.

Дар он фаршкардсозӣ, он мардумони пархезгор, – ки навишт(ам) понздаҳ марду понздаҳ канизак зиндаанд – ба ёрии Саошӣан бирасанд.

Гузархор, ки дар сипеҳр аст, аз теги моҳ ба замин афтад. Замиро ҳамон гуна дард бошад, ки мешро агар гург пашм барканад.⁴

Пас Арӯаман эзид филизи дар кӯҳхову дараҳоро (бо) оташ бигудозаду бар замин рудгуна бииштад. Сипас, ҳамаи мардумро дар он филизи гудохта бигузаронанду пок бикунанд. Ӯро, ки пархезгор аст, он гоҳ чунон дар назар ояд, ки (дар) шири гарм ҳамеравад. Агар дурванд аст, он гоҳ Ӯро, ба ҳамон оин дар назар ояд, ки дар филизи гудохта ҳамеравад. Пас бад-он ишқи бузург, ҳамаи мардум ба ҳам расанд: падару писару бародару ҳамаи дӯстон.

Мард аз мард пурсад, ки: «Он чанд сол қучо будиву туро ба равон доварӣ чӣ буд, пархезгор будӣ ё дурванд?»

Накуст, равон танро бинаду Ӯро пурсад. Бад-он гуфту посух, мардум бо яқдигар ҳамбонг шаванду баланд ситоиш ба Ҳурмазду Амшоспандон баранд.

Ҳурмазд, бад-он гоҳ, фарҷомбаҳшандай оғариниш⁵ шавад, зеро Ӯро дар он гоҳ ки мурдаи эшон бозсоҳта шавад, коре (дигар) барнабояд кардан.

Йизиши бозсозии мурдаро Саошӣанс бо ёрон (оғоз) кунаду гови Ҳадаюшро бад-он йазиш қушанд. Аз пиҳи он гову Ҳауми сапед, ануш ороянду ба ҳамаи мардум диҳанду ҳамаи мардум ҷовидона бемарг шаванд. Инро низ гӯяд, ки мардонеро, ки болиг буданд, он гоҳ ба синни чиҳилсолагӣ бозороянд ва онон, ки хурду норасид буданд, он гоҳ, эшонро ба синни понздаҳсолагӣ бозофаринанд. Ҳар касро зану фарзанд диҳанду бо зан ҳамхобӣ он гуна кунанд, ки акнун дар гетӣ ҳаст, аммо фарзандзой набувад.

Пас, Саошӣанс, аз фармони додор куниши ҳамаи мардумро ба сазо музду подош диҳад. Ончунон пархезгоре ҳам ҳаст, ки (Саошӣанс ба ӯ) гӯяд, ки:

«Бирав ба Гарудмони Ҳурмазд!» ва чунонки худ бояд, танро барситонаду ҷовидона ба ҳамроҳии он равад.

Инро низ гӯяд, ки ӯ, ки яшт накардаасту гетӣ ҳарид⁶ нафармудааст ва ҷома ба садақа⁷ ба ниёзмандон надодааст, он

чой бараҳна аст. (Агар) ӯро Ҳурмаздяште бикунед, бошад, ки минуи гоҳон ӯро кори чома кунад.⁸

Пас Ҳурмазд Ахриманро, Баҳман Акаманро, Ардиби-хишт Андраро, Шаҳривар Саулро, Испандормад Тарумадро, ки Ногаҳис аст, Хурдоду Амурдод Тариз ва Зарезро, Ростгӯй он Дуруғгӯирову Сурӯши парҳезгор хашми хуниндирафшро гиранд.

Пас, ду Дуруч фароз монданд: Ахриману Оз. Ҳурмазд ба гетӣ ояд, худ Зут⁹ аст. Сурӯши парҳезгор Росписту¹⁰ Еванга-хонро¹¹ дар даст дорад.

Ахриману Оз бад-он дуои Гоҳонӣ, ба шикастаафзорӣ, аз кор афтода, аз он гузари осмон, ки аз он дартохта буданд, ба тирагиву торикий (афтоданд).

Гузархромор бад-он филизи гудохта бисӯзаду филиз дар дӯзах тозад ва он ганду римании миёни замин, ки дӯзах аст, бад-он филиз сӯзаду пок шавад.

Он сӯроҳ¹², ки Ахриман бад-он дартохта (буд), бад-он филиз гудохта шавад. Он замини дӯзахро боз ба фарохии гетӣ оваранду фаршкард шавад дар ҷаҳон. Ҷаҳон ҷовидонаву ба ком, бемарг шавад.

Инро низ гӯяд, ки замин бефарозу¹³ нишебу ҳомун бишаваду кӯху ҷагоду гавдӣ, дорои баландиву дорои пастӣ набошад.

БАХШИ БИСТУМ

Дар бораи тухмаву пайванди Каён

Ҳушанг писари¹ Фаравог, писари Сиёмак, писари Машӣ писари Каюмарс. Таҳмурас писари Вивангаҳон, писари Йангҳат, писари Ҳушанг.

Чаму Таҳмурасу Испидвауру Нарсӣ, ки Рашичин низ хонанд, ҳама бародар буданд. Аз Чаму Чамак, ки ӯро хоҳар (буд), ҷуфтे марду зан зода шуд, бо ҳам зану ўй буданд. Шӯй² Исфиёну зан³ Зарешм ном буданд. Пайванд бирафт. Испидваур он буд, ки бо Захҳок Ҷамро бурид. Нарсӣ он гоҳ зист, ӯро Нарсии саргардон⁴ хонанд. Гӯяд, ки: «Ӯро фаррае⁵ барофарида шудааст, ки ҳар рӯз дар бозорҳо бигузарад, ҳамаи ҳӯришҳоро мутаҳҳару пок бикунад».

Захҳок писари Арвадасп, писари Зингов, писари Исбирафшанг, писари Тоз, писари Фаравог, писари Сиёмак аст. Аз сӯи модар, Захҳок писари Увдак, фарзанди Байак, писари

Тамбайак, писари Увыйах, писари Паириур, писари Воуруаесм, писари Гадвиту, писари Драваскан, писари Ахриман аст.

Фаридун писари Исфиёни Пургов, писари Исфиёни Сауггов, писари Исфиёни Бұргов, писари Исфиёни Сиёхгов, писари Исфиёни Сапедгов, писари Исфиёни Дафргов, писари Исфиёни Рамагов, писари Исфиёни Ванфурұғғов,⁶ писари Исфиён, писари Җам, писари Вивангаҳон. Чунонки эшон, ба қуз Исфиёни Пургов, даҳ пайванданд. Ҳар як яксад сол бизистанд, ки ҳазор сол⁷ аст.

Он як ҳазор сол подшоҳии бади Заҳҳок буд. Аз Исфиёни Пургов Фаридун зод, ки кини Җам хост. Фарзандони дигари (ӯ) Бармоюну Катоюнанд. Фаридун аз эшон пурфарратар буд. Аз Фаридун се писар зода шуд, Салму Турғын Эрач. Аз Эрач ду писару духтаре зода шуд. Писарони дугона Вонитору Анастух ном буданд. Духтар Гузак ном буд.

Салму Тур Эрач низ фарзандону ахлоғи⁸(ӯро) ҳама күштанд. Он духтарро Фаридун пинҳонй бидошт. Аз он духт духте зода шуд. Эшонро огоҳй омаду модари он духтарро күштанд. (Он духтарро) Фаридун ҳаме пинҳон бикард, то даҳ пайванд, (то) ҳангоме ки Мануши Хуршед-ба-бинй аз модар зода шуд. (Мануши Хуршед-ба-бинй хонда шавад) зеро ҳангоме ки зода шуд, равшанин Хуршед ба бинии (ӯ) афтод. Аз Мануш ва ҳоҳари (ӯ) Манушхурнар, аз Манушхурнар ва ҳоҳари (вай) Манучехр зода шуд, ки Салму Турро күшту кини Эрач хост. Аз Манучехр Фриява Нұзару Дуросирав зода шуданд. Чунонки Манучехр писари Манушхурнар аст, (ки) Манушхуварнак аст, ки (ӯро) модар Гузак, (духтари) Эрак фарзанди Тритак, фарзанди Фрагузак, фарзанди Гузак, фарзанди Эрач, писари Фаридун аст.

Афросиёб писари Пашанг, писари Заешам, писари Турак, писари Испаенасп, писари Дурушап, писари Тур, писари Фаридун аст. Чунон ки (Афросиёбу) Гарсеваз, ки (ӯро) Кайдон хонанд, ва Агрирас ҳар се бародар буданд. Аз Виса Пирону Ҳумону Шон ва дигар бародарон зоданд. Аз Афросиёб Фараспи Җұлу Шону Шида ва дигар фарзандон зоданд. Виспон Фрия⁹, ки Кайхусрав аз ӯ зода шуд, духтари Афросиёб буд, бо Фараспи Җұл ҳаммодар буд. Аз Фараспи Җұл Сулигу Осулиг ва дигар фарзандон (зоданд). Аз эшон Аностирахту Шонирахту Шондорахт (?) ва Фаршоварду Ловаҳак ва дигарон зода шуданд, ки тафсил дароз аст. Аз Агрирас Губадшо зода шуд. Ҳангоме ки Афросиёб Манучехрро бо Эрониён дар күхи Патишхоргар күхтор¹⁰ карду сичу тангй¹¹ барҳишт, Агрирас аз эзидон оифат хосту он некій ёфт, ки он сипоху гунду эрониёнро аз он саҳті

рахой дод. Афросиёб бад-он баҳона Ағрирасро ба подоши он, фарзанде чун Губадшо зода шуд.

Зоб писари Тахмосп, писари Канак, писари Бираз, писари Шат, писари Арауш, писари Хуасп, писари Вастанг, писари Рағ, писари Нудаеа, писари Машвок, писари Нӯзар, писари Манучехр аст. Аз Зоб се писару духтаре зода шуд: Қубод нобурное дар сандуқे¹² буд. (Ӯро) ба рӯд биҳиштанд, ба маҳфаза биафсурд. Зоб бидид, бистид, бипарварду фарзанди ёфта ном ниҳод. Аз Қубод Кайапиваҳ зода шуд. (Аз Кайапиваҳ) Кайорашу Кайбаёрашу Кайпасин ва Кайковус зода шуд. Аз Кайковус Сиёваҳш зода шуд ва аз Сиёваҳш Кайхусрав зода шуд.

Гаршоспу Урваҳш (ки) ҳарду бародар буданд, писари Атраҳт писари Сом, писари Турак, писари Испаенасп, писари Дурушап, писари Фаридунанд.

Лухросп, писари Зоб, писари Мануш, писари Кайпасин, писари Кайапиваҳ, писари Кайқубод аст ва аз Кайлӯхросп Гуштоспу Зарир ва дигар бародарон зода шуданд. Аз Гуштосп Исфандиёру Пашиутан зода шуданду аз Исфандиёр Баҳману Озартаришу Мехртариш ва дигарон зода шуданд.

Ардашери Бобакон, ки ӯро модар духти (Бобак аст, падар) Сосон, писари Беҳофарид, писари Зарир, писари Сосон, писари Ардашер аст, ки Баҳман, фарзанди Исфандиёр, хонда шуд.

Модари Кайапиваҳ Фаронак фарзанди Вадарга, писари Фарашта, писари Урватга, писари Фарашт, писари Рағ, писари Дуросирв, писари Манучехр аст.

Инро низ гӯяд, ки фарраи Фаридун дар дарёи Фароҳкард ба найбун нишааст. Видарга ба ҷодуй ғове он ҷо раҳо кард.¹³ (Худ низ) бад-он ҷо шуд. Як сол он ҷо най дуруд, ба ғов дод, то фарра ба ғов шуд. Ғовро овард, шир дӯшид, ба се писаре, ки ӯро буд, дод, ки Вомун, Шуну Чангарангҳо (янд). Фарра ба писарон не, балки ба Фаронак шуд. Вадарга Фаронакро күштан хост. Фаронак, дорои Фарра, аз теги падар (раҳо) шуданро паймон кард, ки: «Нахустин фарзандро ба Ушбом диҳам». Пас Ушбом ӯро аз падар раҳой бахшид. Нахустин фарзанд, Кайапиваҳ зода шуд, бо Ушбом дода шуд, инак бо Ушбом асту ҳамкори Ушбом дар (даврони) оmezагӣ шуд.

Модари Зоб, духти Вомуни ҷодугар, ҳамтухма бо Афросиёб аст.

Ин шаш фарзанд низ аз Сом зода шуданд, ҷуфт-ҷуфт, нару мода: як (ҷуфт) Дамуку як (ҷуфт) Ҳусраву як (ҷуфт) Мориндак ном буд. Марду занро бо ҳам ном яке буд. Яке аз эшонро ном Дастан буд. Аз эшон ӯро фарозтар дошту подшоҳии сакоёну

ноҳияти Нимрӯзро бад-ӯ дод. Кадхудои Абрашарро ў шукӯҳ¹⁴ баҳшид. Абаршарро чунин гӯяд, ки Абарнагшаҳр аст. Сурӯш¹⁵ ва Ардибиҳишт оғарин ба пайванди эшон¹⁶ карданд. Бад-ин рӯй, аспдорӣ, зиноварӣ¹⁷ ситабркамонӣ,¹⁸ покизагиву пайдой¹⁹ ва ромишу хунёгариву баландвозагӣ бар эшон бештар аст.

Ба Дамук кадхудои Осуристон дода шуд. Шоҳиву доди шоҳӣ оростану (ба) дарёнавардӣ ранчи саҳт бурдан ба эшон буд.

Ба Аспаруг кадхудои Сипоҳон дода шуд. Ба Ҳусрав кадхудои Рай дода шуд. Ба Мориндак шоҳии Патишхоргару ниёшумориву муқими дарбор будан²⁰ дода шуд. Пайк рафтсану шабхон²¹ кардан, нек зистан, осон зистану ҳамеша пирӯзӣ бар душманон (доштан аз эшон аст). Аз Дастон Рустаму Завора²² зоданд.

Пурушасп писари Питарасп, писари Ҳаечатасп, писари Чашнуш, писари Питарасп, писари Аргидаршан, писари Ҳаритор, писари Испитман, писари Ваидишт, писари Айазм, писари Раҷн, писари Дурасру, писари Манучехр аст. Чун Питараспро ду писар буд, яке Пурушасп, яке Оростӣ; аз Пурушасп Зартушт, Вадарга, Ҳандаенит зоданд, аз Оростӣ Мадиумоҳ зод. Зартушт чун дин оварду нахуст дар Эронвич фарозӣашт, Паршивату²³ Мадиумоҳ аз ў пазируфтанд.

Мубадони Порс ҳама бад-ин тухма (ба) Манучехр бозшаванд, (ки баъдан) тафсил кунам. Аз Зартушт се писару се духтар зода шуд.

Яке Исаатвастару яке Урвататнару яке Вуручехр; ки Исаатвастар осурван, мубадон мубад буд. Ба яксадсолаги дин даргузашт. Урвататнар вастрӣуш (буд) ў сарвари Вари Ҷамкард, ки зери замин аст. Вуручехр артиштору сипоҳсолори Пешйтани Гуштоспон, ба (он ҷо, ки) Қангдиж хонанд, (буд). Се духтари (Зартушт) яке Френ, яке Срит ва яке Пуручист ном буданд. Урвататнару Вуручехр аз чакарзан дигарон аз подшозан буданд. Аз Исаатвастар писаре зода шуд, Урварвизак ном буд, ўро Арвазбиродон хонанд. Бад-он сабаб, ки аз зани чакар буд, он гоҳ (вайро) ба астурӣ²⁴ Исаатвастар бигуморанд. Он гоҳ се писари Зартушт, ки Ушедар, Ушедармоҳ ва Саошайанс (анд) аз Ҳвови буданд. Чунин гӯяд, ки Зартушт се бор ба наздикӣ Ҳвови зан ҳамешуд. Ҳар бор он тухм ба замин шуд, Нарйосанг эзиди равшаниву рӯз он тухмро пазируфту ба нигаҳдорӣ ба Аноҳид эзид супурд. Ба ҳангоми худ ба модар оmezанд. Нуҳ ҳазору нуҳсаду наваду нуҳ пайванд фравахри парҳезгорон ба пособонӣ гуморида шудаанд. Модари Зартушт Дуғдви ном буд. Падари модари Зартушт Фарҳумарувонон ном буд.

БАХШИ БИСТУ ЯКУМ

Дудаи мубадон

Баг писари Войбухт, писари Озарбанда, писари Моҳдод, писари Мадйумоҳ писари Фарравахшвиндод, писари Мадйумоҳ, писари Кад, писари Мадйумоҳ, писари Оростӣ, писари Питарасп, ки Баг дар (замони) Шопур писари Ҳурмазд, мубадон мубад буду Кад дар замони Доро бузургфрамадор буд.

Озарбад писари Мороспанд, писари Додордой, писари Додирахт, писари Ҳудин, писари Озардод, писари Манучехр, писари Баҳманчеҳр, писари Фарашан, писари Байак, писари Фаридун, писари Фрашуштар, писари Пурушасп, писари Невасп, писари Невар, писари Вахш, писари Вахидру, писари Фарашт, писари Гак, писари Вахш, писари Фрашн, писари Раҷан, писари Дуросирав, писари Манучехр аст.

Мехрвиroz писари Нарси, писари Афзудгак, писари Ширгушнасп, писари Параштуҳ, писари Урватга, писари Тахам, писари Зарир, писари Дуросирав, писари Мануш, писари Дурномиг, писари Зоғ, писари Машвок, писари Нӯзар, писари Манучехр аст.

Мехраковид писари Мардонвех, писари Офарнбағвиндод, писари Виндод, писари Пайдог, писари Войбухт, писари Баг, писари Войбухт аст.

Модар, ки аз ў ман зода шудам, духти Фаррамоҳ, писари Чахорбуҳт, писари Моҳёр, писари Моҳбандак, писари Моҳбуҳт, писари Пусоншод, писари Мардонвех, писари Офарнбағвиндод, писари Виндод, писари Пайдог, писари Войбухт, писари Баг, Войбухт аст.

Дигар ҳамаи мубадонро, ки ба «Ҳудойнома»¹ аз ҳамон давра хонанд, аз ин тухмаи Манучехранд. Ин мубадон низ, (ки) акнун ҳастанд, ҳамаро аз ҳамон дуда хонанд. Ва ман, Фарнбағро, ки Додагӣ хонанд, писари Ашаваҳишт, писари Ҷувонҷам, писари Баҳромшод, писари Зартуштам. Зартушт писари Озарбад, писари Мероспанд аст. Зодиспарам писари Ҷувонҷам, писари Озарбад, писари Имед, писари Ашаваҳишт, писари Фаррасурӯш; ва дигар мубадон аз ҳамон дуда будаанд. Инро низ гӯяд, ки ба як зимистон, (ба) панҷоҳ рӯз, дини маздаяснон ба шаш кишвари дигар биёmad.

БАХШИ БИСТУ ДУВВУМ

Дар бораи солшумори тозиён ба дувоздаҳ ҳазор сол

(Чунин) гӯяд ба «Дин», ки се ҳазор сол ҳастии минуӣ буд, ки оғариниш бе андешаву бе ҷунбишу нобисуданӣ буд, (ки) ҳазорахудои¹ Барра, Гову Дупайкар буд. Се ҳазор сол Каюмарсро ба Гов ҳастии бе патёра² буд (ки) ҳазорахудои Харчангү Шеру Ҳӯша буд, ки (рӯи ҳам) шаш ҳазор сол буд. Ҷун ҳазорахудоӣ ба Тарозу омад, Ахриман дартоҳт. Каюмарс дар (даврони) тозиш, си сол зист. Пас (аз) ҷиҳил сол, Машӣ ва Машёна фароз рустанду панҷоҳ сол он буд, ки эшонро заношӯй набуд. Наваду се солу шаш моҳ бо ҳам зану шӯй буданд, то он ки Ҳушанг ба бурнӣ омад. Ҳушанг ҷиҳил сол, Тахмурас си сол, Ҷам – то фарра аз ӯ бишуд – шашсаду шонздаҳ солу шаш моҳ. Пас аз он яксад сол дар гурез буд, (ки) ҳафтсаду шонздаҳ солу шаш моҳ буд.

Пас, ҳазорахудоӣ ба Каждум омад. Захҳок як ҳазор сол шоҳӣ кард. Пас ҳазорахудоӣ ба Нимасп омад. Фариидун понсад сол шоҳӣ кард.

Дар ҳамин понсад соли Фариидун, Эраҷ дувоздаҳ сол (шоҳӣ кард, пас) Манучехр яксаду бист сол (шоҳӣ кард). Дар ин шоҳии Манучехр, ҳангоме ки ба Патишхоргар буд, Афросиёб дувоздаҳ сол (шоҳӣ кард). Зоб писари Таҳмосб се сол, Кайқубод понздаҳ сол шоҳӣ (карданд). Сом дар он (замонаи) Зобу Қубоду Манучехр буд. Кайковус то рафтан ба Осмон ҳафтоду панҷ сол ва пас аз он ҳафтоду панҷ сол, рӯи ҳам яксаду панҷоҳ сол, Кайхусрав шаст сол, Кайлуҳросп яксаду бист сол, Кайгуштосп то омадани дин сӣ сол (шоҳӣ карданд); шумор як ҳазор сол аст. Пас ҳазорахудоӣ ба Буз омад. Зартушти Испитмон ба паёмбарӣ аз додор Ҳурмазд ба Гуштосплоҳ омад. Гуштосплоҳ, пас (аз) пазирафтани дин, навад сол, Баҳман писари Исфандиёр яксаду дувоздаҳ сол, Ҳумойи Баҳмандуҳт си сол, Дорои Чехрозодон, ки Баҳман³ аст, дувоздаҳ сол, Дорои Дороён чаҳордаҳ сол, Искандари Румӣ чаҳордаҳ сол, Ашкониён, (ки) ба шоҳии парҳезгорона⁴ ном доранд, дувисту анде сол, Ардашери Бобакону Сосониён (ба) омор чаҳорсаду шаст сол (шоҳӣ карданд), то тозиёни ҳанушаг ба соли чаҳорсаду ҷиҳилу ҳафти порсӣ⁵ ҷои (эшон) гирифтанд. Акнун панҷ (сад)у бисту ҳафти порсӣ аст.⁶

ПОЁННАВИШТАХО

207-6 Поённавиши дастнависи ТД1

Ман динбанда, дастур Рустам, писари Гуштосп, писари Ардашер ин дафтарро, ки Губадшо, писари Рустам, писари Бундор, набишта буд, дидам, писандидаму дуруст кардам то ҳар ки хонанд, анушагӣ ба равони ӯ расонанд.

Эдун бод!

Ман динбанда, дастур Ҷамшед, писари дастур Ҷомосп, писари дастур Ҳаким ин дафтарро, ки Губадшо, писари Рустам, писари Бундор набишта буд, дидам, хондаму писандидам. Дар рӯзи Амурдод моҳи Ардибиҳишт, сол бар ҳазору яксаду сездаҳ пас аз Яздигурд шоҳаншоҳ.

240-8 Поённавиши дастнависи ТД2

Фарҷом ёфт ба дуруду шодиву ромиш дар рӯзи Аштолд, Моҳи Тир, сол бар нуҳсаду ҳафтоду панҷ пас аз бағ¹ Яздигурд шоҳаншоҳ. Ман динбанда Фариудун писари Марзбон, писари Фариудун, писари Баҳром, писари Рустам, писари Бундор, писари Шоҳмардон, писари Динёр, навиштаму фароз ҳиштам аз баҳри хешии ҳама – пирӯзгар Рустами Фарруҳзод, писари Эзидёр.

109–13 Поённавиши дастнависи ДН

Фарҷом ёфт ба дуруду шодиву ромиш, дар рӯзи Дин, моҳи Хурдод, сол бар нуҳсаду чихилу шаш пас аз бағ Яздигурди шоҳаншоҳ. Ман динбанда марзбон писари Фариудун, писари Баҳром, писари Рустам, писари Бундор, писари Шоҳмардон, писари Динёр навиштам аз нусхай Ардашер, писари Баҳромшод, писари Рустам, писари Баҳромшоҳ. Ӯ аз нусхай Анушаравон, ҳирбадзода, Исфандиёр, писари Маздин хост, писари Зодиспарам (navişt), ки равони парҳезгорашон гарудмонӣ бод,

Эдун бод!

Навиштам, фароз ҳиштам то (фарзандам?) яксаду панҷоҳ сол ба озодагӣ, беҳдинӣ кор фармояд; то пас аз яксаду панҷоҳ сол ба фарзандони поку² динбурдор бисупорад.

Чунонки ӯро ба гетӣ тан ба кор аст, ба мину, ҳамон гуна ӯро равон ба кома (бод) касе, ки бихонаду аз он биёмузад.

Ҳангоме ки нусхае аз он карда шуд ё карда шавад, аз хонандагон ҳоҳишмандам бад-он бо назари мусоиду ҳусни

таваҷҷӯҳ бошанду маро ба тавба пас аз даргушашт арzonӣ доранд.

Ман, ки навиштам, барои хеши худу фарзандони худ навиштам, то сол, яксаду панҷоҳ сол (кор фармоянд) чунонки дар пеш гуфтам.³

Якест роҳу он парҳезгорист ва дигар ҳама бeroҳ ast. Андар Кирмоншаҳр, ки дар «Дин» онро Патишхоргар гӯянд, ҳирбад Ардашер, писари Баҳромшоҳ, писари Рустам, писари Баҳромшоҳ ба анҷом расонид. Ҷомоспон Гуштоспро писанд афтоду наск андар навишт.

Офарин Пайгамбари Зардушт (Ба Гуштосп)¹

1. Манам порсое, ки ба ту офорин ҳамехонам, ба ту, ки маро аз фарраи (эзадӣ) бархурдор менамоӣ. Он гоҳ гуфт Зардушт ба Кайгуштосп: Ба ту офорин хонам, эй марде, ки турост подшоҳӣ, бикунад, ки аз зиндагии хуб, аз зиндагии бартар, аз зиндагии баланд баҳравар шавӣ, бикунад, ки ту ва мардони ту (дер) зиянд ва занони ту (дер) ва фарзандони тани ту (дер) зиянд.
2. Бикунад, ки яке аз фарзандони ту монанди Ҷомосп² шавад, ки ба шоҳи кишваре чун ту, Гуштосп офорин хонад, бикунад ту чун Маздо судбахш шавӣ, чун Кайковус зӯрманд шавӣ, чун Ушнар³ пурҳуш шавӣ, чун Тахмурас зинованд⁴ шавӣ.
3. Бикунад монанди Ҷамшеди аз гала ва рама бархурдор, дорандай фарраи (эзадӣ) шавӣ, монанди Ажидаҳоқи баддин⁵ аз ҳазорҷистӣ бархурдор шавӣ, монанди Сиёваҳши зебопайкар беолоиш шавӣ.
4. Монанди хонадони Атбин⁶ аз гала ва рамаи бисёр баҳравар шавӣ, монанди Пурушасп⁷ дорандай асбҳои бисёр шавӣ, монанди Зартушти Спитамон пок шавӣ.
Бикунад ҳаммонанди Навози⁸ забардаст бад-он сӯи Рангҳо гароӣ, бикунад дӯстдошташудаи эзадон шавӣ, ончунон ки зар дӯстдошташудаи мардумон аст.
5. Бикунад, ки аз ту даҳ писар оянд⁹, ки се тан аз онон пешвоёни динӣ (Отурбонон), се тан аз онон размиён (артишдорон), се тан аз онон монанди кишоварзони галапарвар (вастроюшон) шаванд¹⁰, бикунад яке аз аз онон ҳаммонанди ту Гуштосп шавад.
6. Бикунад чун Хуршед аз асбҳои тезтак бархурдор шавӣ, бикунад чун Моҳ равшан шавӣ, бикунад чун Озар фурӯзон шавӣ, бикунад чун Меҳр тунду ҷолок шавӣ, бикунад чун Сурӯш¹¹ пок, ҳубболо ва пирӯзгар шавӣ.
7. Бикунад монанди Рашин дурустоин шавӣ, бикунад монанди Баҳроми Аҳуроофирида¹² барандозандай бадманишон шавӣ, бикунад монанди Роми хостар¹³ пурбахшиш шавӣ, бикунад монанди Кайхусрав аз беморӣ барканор ва бемарг шавӣ.¹⁴
8. Дар поёни ин офорин ба биҳишти равшанпокон расод, дар он ҷое, ки аз ҳама гуна баҳшиши (эзадӣ) бархурдоранд.
Аса ҷамиёт яс офоринномӣ.
Бишавад, чунон пеш ояд, он чунон ки ман хосторам.¹⁵

Андарзи Озарбоди Махраспандон¹

Ба номи Яздон.

Ин (аст) Андарзи Озарбоди Махраспандон.

1. Ин пайдост, ки Озарбодро фарзанди танизод набуд ва пас аз он ки умед ба Яздон кард, дере нагузашт, ки Озарбодро фарзанд шуд ва аз росткирдории Зардушти Спитамон (ӯро) Зардушт ном ниҳод ва гуфташ, ки бархез, писарам то (туро) фарҳанг омӯзам.
2. Писарам, некандеш бош, на гуноҳандеш, чӣ мардум то замони ҷовидон зинда набошанд ва ҷизи менӯи бештар (бояд хостан).
3. Он ҷи бигзашт, фаромӯш кун ва барои он ҷӣ наомадааст, тимору андуҳ мабар!
4. Ба марди худо ва солор худроӣ ва густоҳ мабош!
5. Ҳар ҷӣ бароят нек нест, ба дигар қас низ макун!
- 6-7. Андар Ҳудоёну дӯston ягона бош! Ҳештан ба бандагӣ ба қасе маспор!
8. Ҳар қас бо ту ҳашму кин равад, аз ӯ дур бош!
9. Пайваста ва ҳар гоҳ умед ба Яздон дор ва онро дӯст бигир, ки бароят судмандтар бошад.
10. Ба ҷизи Яздон ва амахраспандон қӯшо ва ҷонсупор бош!
11. Роз ба занон мабар!
12. Ҳар ҷӣ бишнавӣ, бишнав, лек ҳарза магӣ!
13. Зану фарзанди ҳеш ҷуз аз фарҳанг берун магузор, то тимору андӯхи гаронат нарасад ва пушаймон нагардӣ!
14. Бечо маҳанд!
- 15-16. Шухӣ ба андоза кун! Ба ҳеч қас афсӯс макун!
- 17-18. Ба марди бадогоҳ² ҳамроҳ мабош! Бо марди ҳашмин ҳамроҳ мабош!
19. Ба марди ҳазаргӯй ҳамроҳ мабош!
20. Бо марди пурхӯр ҳамхӯриш мабош!
21. Бо марди маст ҳамнӯш мабош!
22. Аз марди бадгуҳар ва марди баднажод қарз маситон ва мадеҳ; ҷи баҳраи гарон бояд додан ва ҳар гоҳ ба дари ту истад ва ҳамеша пайғомбар ба дари ту дорад ва ӯ зиёни гарон бувад.
23. Марди бадҷашмро ба ёрӣ магир.
- 24-25. Ба марди рашқбар дории (ҳеш) манамой. Дар паймон ҳукми дурӯғро ба муҳри худ тасдик макун!
26. Аз марди табоҳкору дурӯғгӯй сухан машнав.
27. Ба ҷазо додани мардумон макӯш!

28. Дар базм пайкор макун.
- 29-30. Мардумро мазан! Барои ҷоҳ макӯш!
31. Бо марди озоданажод ва корогоҳу зирак ва хушхӯ машвара кун ва дӯст бош!
32. Бештар аз он тарс, (ки) дар набард бори гарон бар ту набувад.
33. Аз марди нерӯманди кинаберар дур бош!
34. Бо марди дабир дар хилоф мабош!
35. Бо марди ҳазаргӯй рози худ (ошкор) макун!
36. Марди баландпояи доноро гиромӣ дор, аз ӯ сухан бипурс ва аз ӯ сухан бишнав!
37. Ба ҳеч қас дурӯғ магӯй!
38. Он киро шарм нест, аз ӯ чиз магир!
39. Ошкор чиз ба ғарав манех!
40. На ба рост ва на ба дӯрӯғ савганд махӯр!
41. Агар хона (бунёд) кардан ҳоҳӣ, нахуст ҳазина ба миён кун!
- 42-43. Барои ҳештан худ зан бихоҳ! Агар ҳоҳӣ, ки туро дорой (буда) бошад, нахуст обу замини кишт ва замини бештар бихар, чи агар ҳам бар надиҳад, бунёди он ба миён бувад³.
44. То ҷанд тавонӣ мардумон ба сухан маозор!
45. Ба қину зиёни мардумон марав!
46. Ба дорой ҷандон, ки тавонӣ родӣ кун!
47. Ба ҳеч қас фирефторӣ макун, то ту низ беш дардманд мабоши!
48. Марди пешворо гиромӣ ва бузург дор ва сухани ӯро бипазир!
49. Ҷуз ҳешовандону дӯston чиз ба қарз магир!
50. Зани шармгинро дӯст бош ва ӯро ба занӣ ба марди зираку доно дех, чи марди зираку доно ҷунон (аст) монанди замине некӯ, ки дар он тухм афканиӣ, аз он ҳӯрданиҳои гуногун (берун) ояд.
- 51-52. Ошкоргӯ бош. Ҷуз баандеша сухан магӯй!
53. Ба ҷуз оини (мукаррарбуда) қарз мадех!
54. Зани фарзонаву шармгинро дӯст бош ва ӯро ба занӣ ҳоҳ!
55. Марди хушхӯ ва дурусту корогоҳро ба домодӣ гир, ҳар ҷанд бемоя бувад; охир дорой аз Яздон расад.
56. Ба марди меҳтар афсӯс макун, ки ту низ меҳтар шавӣ!
57. Марди сангдилро нигаҳбони зиндон макун, мардуми баргузидаи бузургу ҳушӯрро бар бандиён зиндонбон кун!
58. Агар туро писаре бувад, ӯро дар кӯдакӣ би дабиристон бидех, ҷун ки омӯзиш рӯшанини ҷашм аст.
59. Сухани тез ба андеша гӯй, чи сухан хуб гуфтан аст ва ҳаст ҳомӯш будан ва ҳомӯш будан беҳ аз он ки гуфтан.

60. Марди ростгүфтторро пайгомбар кун!
61. Марди гирифтторро ба боварй сазовор мадор ва марди боваримандро барош ҳазина кун, ба ҳар оин, ки битвонй!
- 62-63. Сухан нарм гүй! Гүфтор нарм дор!
- 64-65. Андеша рост дор! Хештан маситой, то росткирдор бошй!
66. Дар (нисбати) шахриёрону подшохон сангдил мабош!
- 67-68. Аз рои мардони меҳтар ва хуб сухан пурс! Аз марди дузд чиз маситон ва мадеҳ ва эшонро табоҳ кун!
69. Аз бими кефару дӯзах нигаронй кун!
70. Ба ҳар касу ҳар чиз густоҳ мабош!
- 71-72. Некфармон бош, то некбаҳра бошй! Бегуноҳ бош, ки бебим бошй!
- 73-74. Сипосдор бош, то ба некй боварманд бошй!
- 75-76. Ростгүфтор бош, то устувор бошй! Хирадманд бош, ки дӯст беш (дошта) бошй!
77. Дӯсти беш дошта бош то некном бошй!
- 78-79. Некном бош, то некзиست бошй! Хуббаҳраву диндӯст бош, то порсо бошй!
80. Равонпурс бош, то биҳиштй бошй!
81. Паастанда бош, то гарудмонй⁴ бошй!
82. Зани касон мафиreb, чи ба равонат гуноҳи гарон бувад.
83. Мардуми бешараф ва носипосро (нигоҳ) мадор, чи туро сипос надоранд!
84. Равони хешро бо ҳашму кин табоҳ макун!
85. Чун хонандат, нек посух кун, ба нармӣ таъзим кун, чи аз таъзим кардан пуштат нашиканад ва аз пурсиши нарм даҳон ганда нашавад!
- 86-87. Сухани зишт магӯй! Чун ба анҷуман нишинӣ, наздики мардуми бадгоҳ ҷоҳил манишин, то ҷоҳилпайдидор нашавӣ!
88. Дар анҷумани сур ҳар ҷой, ки нишинӣ, ба ҷои боло манишин, то аз он ҷой нахезонандат ва ба ҷои поёнтар нашинонанд.
89. Ба дороиву чизи гетй густоҳ мабош, чи дороиву чизи гетй мургеро монад, ки аз ин дарахт ба он дарахт нишинад ва ба ҳеч дарахт напояд.
90. Ба падару модари хеш бо эҳтиром ва чокару фармонбардор бош, чун ки мардро то падару модар зинда (аст), чун шерест, ки дар беша аз касе натарсад ва он ки ўро падару модар нест, чун зани беваест, ки чизаш ситонанд. чизе кардан натавонад ва ҳар кас хораш кунад.
91. Духтари худ ба марди зираку доно бидех, ки марди зираку доно чун замини некӯст, ки тухм бад-он афканад, аз он хӯши фаровон бадар ояд.

92. Агар хоҳӣ, ки аз кас дашном нашнавӣ, ба кас дашном мадех!
93. Тунди ҳазаргӯй мабош, чи мардуми тунду ҳазаргӯй оташеро монанд, ки дар бешазор афтод ҳам мурғу ҳам моҳӣ сӯзад ва ҳам оғариниши зиёновар сӯзад.
94. Бо он марде, ки падару модар аз ў озурдаанд ва нохушанд, ҳамкор мабош, то дод ба дурӯғ надорад ва туро бо касе дӯстиву меҳр набувад.
95. Аз шарму нанги бад равони хеш ба дӯзах масупор!
96. Сухан ба ду гуна магӯй!
97. Ба анҷуман ҷое, ки нишинӣ, наздики дурӯғгӯй манишин, то ту низ бас дардманд набошӣ
98. Чобукпой бош, то равшанчашм бошӣ.
99. Шабхез бош, то коранҷом бошӣ!
100. Аз душмани қуҳан дӯсти нав макун, ки душмани қуҳан мори сиёҳест, ки кини садсола фаромӯш накунад.
101. Дӯсти қуҳанро дӯсти нав кун, чи дӯсти қуҳан чун май қуҳан ҳарчанд қуҳантар (бувад) ба ҳӯриши шаҳриёрон беш беҳтару сазовортар шояд.
102. Ситоиши Яздон кун ва дил ба ромиш дор, то аз Яздон барака ва некӣ бинӣ!
103. Марди шаҳриёро нафрин макун, чи эшон посбони кишиваранд ва дар андешаи некӣ ба ҷаҳониёнанд.
104. Ва туро гӯjam писарам, ки (аз ҳама) ҷизи судманд барои мардумон хирад бех, чи агар худой накарда, дорой биравад ё ҷаҳорпой бимирад, хирад бимонад.
105. Дар пайравии дин бикӯш, чи бузургтарин ҳурсандӣ доноӣ ва бузургтарин умед менуст.
106. Ҳар гоҳ равони хеш дар ёд дор!
107. Вазифаи хешро барои номи хеш магузор!
108. Дастан аз дуздӣ ва пой аз нарафтан ба анҷоми вазифа ва андеша аз орзуи паст боз дор, чи он ки кори нек кунад, подош бинад ва он ки гуноҳ кунад, ҷазо барад.
109. Ҳар ки душманонро ҷоҳ канад, худ дар ҷоҳ афтад.
110. Марди нек осояд ва марди бад ғаму андӯҳи гарон барад.
111. Зани ҷавон ба занӣ гир!
112. Май ба андоза ҳӯр, чун ки май аз андоза берун ҳӯрӣ, басе гуноҳ аз он расадат.
113. Агарчи афсуни мор бисёр хуб донӣ, дастан зуд ба мор манех, то туро нағазад ва дар ҷой намирий.
114. Агар чи шиноро дар об хуб донӣ, зуд ба селоб машав, то об туро набараад ва дар ҷой намирий.
115. Ба ҳеч оин меҳршиканий макун, ки дасти ҷазо ба ту нарасад.

116. Дорои касон мабар ва (нигоҳ) мадор ва ба они хеш маомез, чи они хеш вайрон ва нобуд шавад, чун ки дорой, ки бо худ доред, худ наофаридаед ва ба он хеш...
117. (Бисёр) шод мабошед, чи мардум ҳамоно жарфои пур аз бодро монад, ки чун бод аз он биравад, аз он ҷой чизе намонад.
118. Мардум чун ширхорест, ки (чун) ҳӯ гирад ва ба он истад.
119. Ҳар гоҳ некӣ расад бисёр шод мабош! Ва ҳар гоҳ бадбахтӣ расад, бисёр андӯҳгин мабош! Чун некӣ замоне ба бадбахтӣ (бадал гардад) ва бадбахтӣ замоне ба некӣ ва ҳеч фарозе нест, ки аз пеши он нишебӣ (набувад) ва ҳеч нишебӣ нест, ки аз паси он фарозе (набувад).
120. Дар ҳӯриш ҳӯрдан ҳарис мабош!
121. Аз ҳар ҳӯриш маҳӯр ва зуд-зуд ба сурӯ базми бузургон машав, то хор мабошӣ.
122. Ин чаҳор чиз ба тани мардумон бад аст, ки ноогоҳ бо хештан кунад: яке – зӯрӣ намудан, яке – шукӯҳи абарманишӣ, ки бо марди сарватманд дар набард барад, яке – меҳтари ҷавонхислат, ки духтари ноболигро ба занӣ гирад, яке ҷавонмарде, ки зани пирро ба занӣ гирад.
123. Аз комиландешӣ мардумдӯстӣ ва хушсуханӣ хушхӯиро донистан шояд.
124. Ва туро гӯям, писарам, ки барои мардумон аз ҳама беҳтар чиз хирад аст.

Ҷовидонравон бод, Озарбоди Маҳраспандон, ки ин андарз кард ва ин фармон дод. Ҷунин бод!⁵

Чанд Вожаи Озарбоди Маҳраспандон¹

1. Ин чанд вожаро анӯшаравон Озарбоди Маҳраспандон <ҳангоми> даргузашт ба ҷаҳониён гуфт ва омӯзонд, ки ба ёд доред ва аз он кор гиред: анбор макунед, то он <замон>, ки ниёзе пеш наояд. Чунки захираи карда ба камтарин ниёз нарасад.
2. Танҳо барои анбоштани росткирдорӣ – кори нек кӯshed. Чи аз ҷизи барои анбоштан шояд нигоҳ доштан, танҳо росткирдорӣ – кори нек кӯshed. Чи аз ҷизи барои анбоштан шояд нигоҳ доштан, танҳо росткирдорӣ беҳтар аст.
3. Кин ба андеша мадоред, то ки душманонатон бар нахезанд.
4. Ва бингаред, ки аз душманро ба кин задан чи решу зиён ва нобудие пеш ояд. Кинро дар андешаи хеш бигузоред. Душманро аз <рӯи> кин мазанед. Чи пайдост, ки агар касе камтарин кинро фаромӯш кунад, аз он бузургтарин бим ва пули Чинвод² ўро бираҳонанд.
5. Дар бозҷӯии додрасӣ сухани рост гӯед, то ки дар додгоҳ бовармандтар бошед.
6. Чи пайдост, ки марди гувоҳии рост дода, росткирдор бошад. Дурӯғпеша бувад он ки гувоҳии рост дорад, аммо онро намедиҳад.
7. Ба андоза ҳӯред, то ки дарозумр бошед.
8. Чи ба андоза ҳӯрдан барои тан беҳтар аст ва ба андоза гуфтан барои равон.
9. Ва марде, ки доройии камтарин дорад, чун дорои ҳӯйи муносиб бошад, тавонгар аст. Андозаро бештар ба равон кунед, то ба шикам.
10. Чун ки марди шикампуркун табоҳкунандай рух бувад.
11. Зан аз пайванди хеш гиред, то ки пайванди шумо дурттар равад.
12. Чун ки бештар ошӯбу зиёне, ки ба оғариниши Ҳурмузд омад, аз он рӯй буд, ки духтари хешро берун аз пайванд доданд ва барои писари хеш духтари касон ба занӣ хостанд, то најод, табоҳ гардид.
13. Аз ҳӯрдани гӯшту ғовону гӯсфандон саҳт парҳезед. Чун ки ин ҷо ба он ҷо омори саҳт бошед.
14. Чи марде, ки гӯшти ғову гӯсфандон ҳӯрдааст, даст дар гуноҳ дорад. Гуноҳе, ки андешад, гӯяд ва кунад.
15. Ва агар мурғчае ҳӯрдааст, даст дар гуноҳ дорад. Чун агар дар ҷои дигар марде уштуреро бикишад, он чунун бувад, ки онро ба дasti ҳуд куштааст.

16. Пазирандаи корвониён бошед, то ки ин чо ва он чо шуморо бештар пазиранд.
17. Чи он ки диҳад аз он баҳраи бештар ситонад. Ба меҳмонӣ он ҷойе нишинед, ки шуморо нишонанд. Ҷойи меҳтар он ҷоест, ки марди меҳтар нишинад.
18. Барои ҷоҳ макӯшед. Чун ки марди барои ҷоҳ қӯшандა бештар ошуфтаруҳ бувад.
19. Ба кори нек мувоғик, ба гуноҳ муҳолиф, ба некӣ сипосгузор, ба ноҳушӣ қонеъ, аз душман дур, ба кори нек безиён ва ба бад ёр набошед.
20. Ҳар гоҳ шигифттарин чиз расад,<аз он> ба Яздону дин бадгумон мабошед.
21. Бисёр шод мабошед, ҳар гоҳ ба шумо некие расад.
22. Бисёр озурда мабошед, ҳар гоҳ ба шумо бадбахтие расад.
23. Ба бадбахтӣ қонеъ ва ба андӯҳ бурдбор бошед. Ба зиндагӣ густоҳ мабошед, дар кори нек густоҳ бошед
24. Чи неккирдорон ҳомии кирдори хешанд ва бадкирдорон душмани кирдори хеш.
25. Аз андешаҳо, гуфторҳо ва кирдорҳо кирдор бартар аст.
26. Чи ман, Озарбоди Маҳраспандонро ҳар бадбахтие, ки пеш омада бошад, аз ин шаш роҳи хушӣ онро пазируфтаам:
27. Нахуст ин ки: «Сипос, ки ноҳушиям ин аст. Чун ки аз ин бадтар шояд бувад».
28. Дигар ин ки: «Ноҳушӣ на ба равон, балки ба танам омад. Чи ноҳушии танро беҳтар шояд гузаронид, <аз он ки> ноҳушии равонро».
29. Севум ин ки: «Аз ноҳушиҳое, ки барои ман <раво> доштаанд, яке гузашт».
30. Ҷаҳорум ин ки: «Сипос, ки ман чунин марди некам, ки Ахримани гучастаи³ дурӯғпеша ва девон ин бадбахтиро аз некии ман ба танам овардаанд».
31. Панҷум ин ки: «Ҳар ки бадӣ ва ноҳушӣ кунад, ба ӯ ё фарзандони ӯ расад ва он чи бар сари ман омад, ба фарзандони ман нарасад».
32. Шашум ин ки: «Ахримани дурӯғпеша ва девон ҳар бадбахтӣ, ки оғаридаанд, барои оғариниши Ҳурмузд <раво> доштаанд. Он чӣ ба ман омад, аз «ганчи» Ахриман коста шуд ва онро ба марди неки дигар кардан натавон».
33. Аз нигоҳи бад, худписандӣ, душманий бо некон, ҳашмгинӣ, озварӣ⁴, гайбату дурӯғ саҳт бипарҳезед, то ки танатон бадном ва равонатон дурӯғпеша нагарداد.

34. Бадро ба бадон наандозед, чун ки бад худ ба кирдori хеш бирасад.
35. Барои бартар шудан ба бадон нерӯмандии некиро ба ёд доред ва ба андеша супоред.
36. Кӣ буд, ки <ӯ> ба бадон пайваст ва дар фарҷом пушаймон нашуд?
37. Хубӣ кунед, чи хубӣ хуб аст. Хубӣ нек аст, ки ба он некиро ситоянд.
38. Ҳар чиро ки донед, хуб аст, биқунед ва ҳар чиро ки донед, хуб нест, макунед.
39. Ҳар чиро ки ба хештан написандед, ба дигар кас макунед.
40. Пеши радон аз гуноҳ гиристан, бо тозиёнаи Сурӯш заданро осон мапиндоред.
41. Як ком доред. Мардумед. Ба ҳар ду ком мангаред.
42. Чун ки тану равон ҳарду ҳамком набуванд.
43. Чи танро ба танкомӣ шояд дошт ва равонро ба равонкомӣ.
44. Ба ҳар гоҳ аз барои кин гуноҳ макунед, балки ба кори нек кӯшо бошед.
45. Аз баҳри ҳавас адли хубро раҳо макунед.
46. Аз барои ҳашм ба касе бегуноҳонро ба саҳти мазанед.
47. Аз барои кин паймоншиканӣ макунед.
48. Ба занон густоҳ мабошед, то ки ба шарму пушаймонӣ нарасед.
49. Ба занон роз мабаред, то ки ранҷатон бесамар нагардад.
50. Фармони бадхирадонро мапазиред, то ки шуморо нобудӣ нарасад.
51. Чи ин чаҳор чизи ҷуфт мардумонро бештар ба кор бояд: хираду ҳунар, дидану донистан, тавонгариву родӣ, хубгуфториву хубкирдорӣ.
52. Чун ҳунареро, ки хирад ҳамроҳ нест, марг аст бар тани мард.
53. Диданеро, ки дониш ҳамроҳ нест, пайкари тан аст нигоришишуда.
54. Тавонгариеро, ки родӣ ҳамроҳ нест, ганчури Ахриман аст.
55. Хубгуфториеро, ки хубкирдорӣ ҳамроҳ нест, бадойинии ошкор аст.
56. Бадойинон шаш нишон доранд: дар зохир некхӯй, дар сухан бадхӯй, найрангафзо ва бадкирдор, ба қасон фарохгуфтор ва ба худ тангдаст, роднамо ва бадоғариниши, бурдбор ба дашном, зидандеш, зидгуфтор, зидкирдор.
57. Суханеро, ки аз он суди вежае нест, ҷуз барои хуррамӣ мегӯед ва он чӣ низ барои хуррамист, ба гоҳу ҳангом бингаред.

58. Чи посдори забон хирад <аст> ва бари (самари) тан фарҳанг, подоши кори нек биҳишт, самари ҷаҳон ҳӯрдану додан.
59. Зоро ҳар ҳунар ба хирад ва ҳар хирад ба дониш ва ҳар дониш ба озмоиш ва ҳар бузургӣ ба ном ва ҳар кор ба гоҳу замон ва ҳар тавонгарӣ ба ҳӯрдану додан ва ҳар шодӣ ба бебимӣ ниёз дорад.
60. Бисёр шод мабош, ҳар гоҳ некие ба ту расад ва бисёр озурда мабош, ҳар гоҳ бадбахтие ба ту расад.
61. Чунки некӣ ва бадбахтий ҳар ду шояд ба мардумон оянд.
62. Ба некӣ, ки омадааст, ба Яздон сипосгузорӣ кунед ва Яздону неконро баҳра кунед ва ба Яздон баҳшед, чунки подош аз он ҷое, ки ояд, ҳуд бояд биравад.
63. Ба замин кишити хуб кунед. Чунки зиндагӣ ба парвариши ҳар кас аз кишити Сипандарзамин аст.
64. Ба оташу об, гову гӯсфанд, саг ва ҳар навъи сагон гуноҳ макунед, то ки роҳи Биҳишту Гарудмон барои шумо баста нагардад.
65. Барои анҷоми кори нек касе, ки аз дур ё наздик фаро расад, дар қушода доред. Чунки он ки барои анҷоми кори нек дар қушода надорад, дари Биҳишту Гарудмон ба рӯяш баста гардад.
66. Барои фарҳанг хостан бикӯшед. Чун фарҳанг дар рифоҳ, пириш, дар шигифтӣ, поянда, дар бадбахтий дастгир ва дар тангӣ пеша аст.
67. Ҳар гоҳ донистед, он гоҳ кор гиред. Чи беш донистану кам гаравидан гуноҳи бештар аст.
68. Хиради саршор аз дониш, ки ба он некӣ ҳамроҳ нест, мардро ба баддинӣ ва хирадро ба бераҳмӣ мегардонад.
69. Ба ҳеч кас афсӯс (истехзо) макунед, чун ки марди афсӯсгар <худ> афсӯсбар гардад, бадбахту нафринзада шавад ва аз ў камтар фарзанди арзанди ҷанговар пайдо шавад.
70. Ҳар рӯз барои гуфтугӯ ба анҷумани некон бештар равед.
71. Чун касе барои гуфтугӯ ба анҷумани некон бештар равад, нақӯкорӣ ва росткирдорӣ бештар баҳшандаш.
72. Ҳар рӯз се бор ба оташкада равед ва оташро парастиш кунед.
73. Чун касе ба оташкада бештар равад ва оташро бештар парастиш кунад, дорой ва росткирдорӣ бештар баҳшандаш
74. Танро аз дурӯғ ва кирдори бад ва аз зани гирифтори ҳайз ва бадрафтор ва <қӯдак> ширдех дур доред ва саҳт парҳез кунед, то ки реш ба тан ва бадӣ ба равонатон нарасад.

75. Ҳаргиз ин чанд гуноҳе, ки сабаби каффора⁵ шавад, то ба андозаи фарсанг <ба худ> магузоред, то ки дини бехи поки маздисонон душманатон нагардад.
76. Тани маргманд ба равон нигар ва кори нек кун. Чунки равон хоҳад буд, на тан, мену (рӯҳ) хоҳад буд, на гетӣ.
77. Танро барои озарми равон раҳо макунед ва ба озарми кас гузароии чизи гетиро фаромӯш макунед, ки гирифтори ҷазои гарон машавед. Майл ба он ҷиз мабаред, ки саранҷом тан ба гуноҳ ва равон ба ҷазо расад.
78. Барои ишқи кас равонро фаромӯш макунед, ки гирифтори ҷазои гарон машавед. Анӯшаравон бод Озарбоди Маҳрас-пандон, ки ин андарзро кард ва ин фармонро дод.

Анҷомид ба дуруду шодӣ.⁶

Бисту ду вожа аз Озарбоди Махраспандон¹

Ситоиш офариidгор Ҳурмузд, Амаҳпарасдон ҳама эзадони менүй (рӯхонӣ) ва эзадони ин ҷаҳониро.

Андарзи анӯшарвон Озарбоди Махраспандон:

1. Анӯшервон озарбоди Махраспандонро шогирде буд, басе рӯзгорон бо Озарбод буд.
2. <Рӯзе> ба Озарбод гуфт, ки омӯзишам кун, ки чун аз назди омӯзгор фаро равам, пас он омӯзиш равони маро беҳтар тавонад <кард>
3. Озарбод гуфт, ки ба эзадон бегумон бош. Андеша, гуфтор ва кирдорро рост дор, ҳеч гуноҳе маандеш, магӯй, макун, парҳезкор бош.
4. Шогирд гуфт, ки ба ин ҳирбад гуфтӣ, комил нестам, балки маро омӯзиши барҷаста гӯй, то бикунам ва парҳезкор шавам.
5. Озарбод гуфт, ки он бисту ду вожаро, ки Мехр Ҳурмузд-Ҳирбади (омӯзгори) ман аз Одаруг шунид, ба кор дор, то парҳезкор шавӣ.
6. Шогирд гуфт, ки агар маро шоиста бидонӣ, бифармой гуфтан, то бишнаберам ва бикунам.
7. Озарбод дар посух гуфт, ки вожагон инҳоанд: се гуна родӣ², ҷаҳорум – ростӣ, панҷум – хунармандӣ, шашум – кӯшой, ҳафтум – шафоат, ҳаштум – некпаймонӣ³, нӯҳум – оштиҳоҳӣ, даҳум – хастуӣ, ёздаҳум – ягонагӣ, дувоздаҳум – силоҳ ниҳодан, сенздаҳум – паймонгароӣ⁴, ҷаҳордаҳум – озодагӣ, понздаҳум – фурӯтаниӣ, шонздаҳум – сангинӣ, ҳафтдаҳум – хушӣ, ҳаждаҳум – комилӣ, нуздаҳум – бурдборӣ, бистум – мардумдӯстӣ, бистуякум – хурсандӣ (қаноат), бисту дувум – ягонагӣ.
8. Нахуст он родӣ беҳтар аст, ки аз ӯ чизе наҳоҳанд, бидиҳад. Дигар он ки аз ӯ бихоҳанд, фавран бидиҳад. Севум он ки аз ӯ бихоҳанд, муҳлат ҳоҳад ва замоне, ки кард, бидиҳад. Он беҳтар аст, ки дихад ҳаргиз умед надорад, ки пас дихад; на барои ёфтани суди бозоргонӣ, на барои ҷашмдоште бидиҳад.
9. Ҷаҳорум – ростӣ он бувад, ки (кас) андеша, гуфтор ва кирдорро бо эзадони менўй ва дигар оғаридағон гетӣ рост дорад.
10. Панҷум – хунармандӣ он бувад, ки бо деви менӯ⁵ набард кунад. Ин девро ба тан нагузорад. Ба вижа ин ҷаҳор девро аз тан боз дорад: Озу Ҳашм ва Шаҳвату Нанг.
11. Шашум – кӯшой он бувад, ки кас дар ҳар гоҳ замон он биандешад, бигӯяд ва бикунад, ки агар ҳамон замон

барбигирад, пас ўро бим набошад, ки чизе хилофаш мебоист андешидан, гуфтан ва кардан.

12. Ҳафтум – шафоат он бувад, ки кас барои зани бева ва бачаи гурусна, оташҳо, говон, гӯсфандон ва ва дигар нотавонон, ба вижа аз баҳри равони хеш сухан гӯяд.
13. Ҳаштум – некпаймонӣ он бувад, ки бо ҳама оғаридаҳои Ҳурмузд паймонро дуруст ва ягона дорад. Ба кас паймон нашиканад, на паймони пазируфта, на паймони аз пеш бударо, ба вижа <паймони> бо равони худро хуб ва рост нигаҳ дорад.
14. Нӯхум – оштиҳоҳӣ ҷараёни назми ҷаҳон аст, <ки> нигаҳдоранд, парваранд ва сомондиҳандай ҳама оғариниш ва оғаридағон аст. Чи аз Авесто пайдост, ки растоҳез, тани пасин⁶ кардан ва ҷовидонагӣ барқарор кардан аз роҳи оштӣ метавон кард.
15. Даҳум – ҳастӯй он бувад, ки <кас> ба дини эзадон истад.
16. Ёздаҳум – ягонагӣ он бувад, ки дар ҳар чизи нек бо изадон ва некон ягона бошад.
17. Дувоздаҳум – силоҳ ниҳодан он бувад, ки дар баробари ҳама оғаридағони Ҳурмузд силоҳ фурӯ ниҳад ва бо ҳеч кас душманий накунад ва аз ҳар чизи бад, аз бадии Аҳриману ҷевон чудо бошад. Чи андешабаргузинӣ ва кирдорбаргузинӣ дар ниҳодани силоҳ бошад.
18. Сездаҳум – паймонгароӣ он бувад, ки ҳар чизеро ба паймон андоза қунад, ҷунон ки бешу кам андар набошад. Чун ки комилии ҳар чиз дар паймон аст. Аммо он чизеро, ки паймон нест, доноӣ, дӯстӣ ва кори нек аст.
19. Ҷаҳордаҳум- озодагӣ он бувад, ки дар бораи ҳама оғаридағони Ҳурмузд ҷунон андешад, ки «он <дом> беҳтар аз ман шояд бошад».
20. Понздаҳум – фурӯтаний он бувад, ки кеҳтар аз хешро баробари худ ва баробари хешро бузургтар аз худ ва бузургтар аз хешро сарвари худ бишморад.
21. Шонздаҳум – сангинӣ он бувад, ки чун ўро абзори ҳунару дониш нест, донад, ки маро нест, барои хостан ва аз худ кардан бикӯшад ва замони анҷоми корро бишносад; ҳар кореро, ки то замонаш фаро нарасидааст, фаро нагирад. Марди анҷумании суханвар ва бурдбору парҳезкор бошад.
22. Ҳафтдаҳум – хушӣ он бувад, ки нахуст бо пешдастӣ қасро наозорад. Агар қасе барои задани ў <наздик> шавад, пас бо нармий ва хушӣ дар пешвозӣ ў истад. Бо ҳар оғаридаи

Хурмузд чунин битавонад сохтан, ки ҳар кас пиндорад, ки ӯ бо ман хуштар <рафтор мекунад>.

23. Ҳаждаҳум – комилӣ он бувад, ки он чиро, ки насазад, наандешад, нагӯяд, накунад. Он чиро, ки андешидан сазад, нахуст хуб бингарад, он гоҳ андешад, гӯяд ва кунад.
24. Нуздаҳум – бурдборӣ он бувад, ки бори равонро, ки бар тан абзор аст, <ниҳад> ва агар саҳтӣ фаро расад ва битавонад ба пас таҳаммул кардан, накунад. Балки ҳудро бо бурдборӣ пазирад.
25. Бистум – мардумдӯстӣ он бувад, ки некӣ барои ҳама некон чунон бояд, ки барои ҳуд. Он чиро, ки барои ҳештан нек напазирад, ба <дигар> кас накунад. Некҳоҳӣ он бувад, ки айбу ҳунари қасонро бинигарад. Аз паси пиростани (ислохи) айби ҳуд бикӯшад. Ҳубии неконро ошкоро бигӯяд. Айби эшонро на бо дуруштӣ, балки дӯстона бизудояд ва ба эшон нагӯяд.
26. Бистуякум – ҳурсандӣ он бувад, ки ба ҷоҳу сарвате, ки дорад ва ба ӯ расидааст, қонеъ бошад. Бад- он чизе, ки метавонад афзоиши <некии> равон бошад, аз он бошад, чунон қӯшо ва ҷонсупор бошад, ки то зинда аст, ҳаргиз аз он нохурсанд набошад.
27. Бисту дувум – ягонагӣ. Дар Дин (Авесто) пайдост, ки онро ду роҳ бошад. Роҳ ҷуз ду нест. Яке хуб, яке бад аст. Аз он ки бад аст, дурӣ қунад ва бад-он ки хуб аст, биистад. Ҳаргиз аз ин роҳ бар нагардад. Ҳеч бадӣ наандешад, нагӯяд ва накунад.
28. Шогирд гуфт, ки ҳирбади ҳудо парҳезкор бошӣ! Зоро омӯзише, ки ҳирбад бикард, танҳо ин омӯзиш моро тавонмандтар ва болотар қунад. Ва агар аз хирад ва қӯшии мо чизе намонд, пас мо ҳама мардум аз ин фарҳангӣ, ки дар кор доранд, парҳезкор (порсо) шаванд.

Ба ком, тавоной, нерӯ, меҳрубонӣ ва раҳмати Яздон.

Анҷомид бо дуруду шодӣ, ҳуррамӣ ва бебимӣ.⁷

Дар бораи паймони қадхудоӣ¹

Ба номи Яздан

1. Андар моҳи баҳмани соли шашсаду бисту ҳафт, пас аз соли бистуми (салтанати) Яздигуруд², шоҳаншоҳи шаҳриёрон, нофи Ҳусрави Парвези Ҳурмуздони шоҳаншоҳ дар оғози рӯзи дай ба меҳр, ҳангоме ки вожа(ҳо)- и нек дар анҷуман равон буданд, ба подшо зане гирифт, марде Баҳмон ном, Баҳмони Баҳмонон, писари Баҳмон, (ки дар) Баҳмонрусто, Баҳмондех зиндагӣ мекунад, канизаке Баҳмон ном Баҳмони Баҳмонро ба подшой, духтар (низ дар) ҳамон Баҳмондех зиндагӣ мекунад.
2. Ӯ ба солории Баҳмон падар омадааст, ҳамон гуна ки бо (духтар низ дар мақоми) ҳамсарӣ (ба ҷуз) ягона, vale (шахсе ки ҳангоми издивоҷ бар духтари вилоят қаҳре дорад) касе наёмадааст.
3. Эдун Баҳмон бо хостани хурсандии Баҳмонпадар ва додани (иҷоза ва) ҳамдостонии ҳамбаҳмон, ба (унвони) аҳлу дод³ (ӯро) подшойизанӣ гирифт.
4. Ва ҳам Баҳмонпадари Баҳмон, Баҳмон (духтар)-ро ба (унвони) аҳлу дод, бо се гӯйиши ба подшозани, ба Баҳмон дод.
5. Ва Баҳмон (духтар) ҳам ӯро пазируфт, ин гуна ки Баҳмон инро низ бипазираид, ки дар дарозои зиндагӣ аз (мувозини) ҳамсарӣ ва ягонагӣ (дар заношӯйӣ) ва фармонбардорӣ ва риояти эҳтиром нисбат ба Баҳмон (ва низ) аз фурӯтанӣ ва беҳдинӣ⁴ нагардам.⁵
6. Ва низ Баҳмон инро гуфт, ки дар дарозои зиндагӣ (Баҳмондуҳтарро) ба занӣ⁶ гиромӣ, ба қадбонуӣ устувор ва ба ҳӯриш, чомаву хобу пӯшок ва шӯйварӣ⁷ солорӣ, дорои ихтиёр ва дар (гузашти) замона ба таносуб (ӯро) хуб (ва) ба озарм дорам ва фарзанд(е)-ро, ки аз ӯ зода шавад, ба подшой, фарзанди хеш дорам.
7. Ва чун ин хост ҳамгуна буд, Баҳмон ҳам Баҳмонро ба подшой (зани) қабул кард ва пас аз (мунъақид) кардани ин паймон Баҳмон ҳам Баҳмонро ба хубӣ писандид (ва ба ӯ) алоқаманд шуд ва (гирифтани) се ҳазор дирҳам симини шаҳроварш⁸ бобати гуҳрӣ⁹, се ҳазор дирҳами шаҳроваршро аз ӯ шоиста донист; (вай афзуд) дар додани шуморе аз ҳама хоста(ҳое), ки ба дорандагӣ ва хешии¹⁰ (ман) даромадааст, муҳтор буда ва низ дар додани он чи ки аз кунун ба баъд ба дорандагӣ ва хешии (ман) мерасад, дорои ихтиёр ҳастам ба ду баҳр, баҳре (аз он дороӣ)-ро ба Баҳмони Баҳмон додаам ва бар (баҳри

дигаре аз дорой) ҳам боз Баҳмони Баҳмононро чира кардам, эдун ки хар гоҳ Баҳмон ё каси (дигаре) аз Баҳмон (он) додаро хосторӣ кунад¹¹, бе баҳона ба ӯ биспорам ва дар баробари ӯ нофармонӣ ва худсарӣ накунам.

9. Ва Баҳмони (духтар) Баҳмон ҳам ин ихтиёрдорӣ¹² дар баробари се ҳазор дирҳам гуҳриро бо иштиёқ пазируфт ва бар он ҳамдостон шуд.
10. Ва ҳам Баҳмони Баҳмон (изҳор кард, ки) ман (ба қасди) пурсидан, хостан ва пажуҳидани ҳамин амр ва (низ масоили) дигар баромадам, зоро хешкории (ман) буд, чунон ки паймони заношӯй (бар ин асос устувор) будааст.
11. Ва ҳангоме, ки Баҳмони Баҳмонон ҳамдостонии (худро) гуфт, Баҳмони Баҳмон ин санадро он гуна аз гуфтугӯяш ҳамдостонии ҳам Баҳмони Баҳмон ва ҳам Баҳмони Баҳмон (ва низ) барои эътиқоди падари Баҳмони Баҳмон бар асоси гувоҳии ҳам Баҳмони Баҳмон ва Баҳмони Баҳмон ва Баҳмони Баҳмон (naviшт).

*Фарҷом ёфт.*¹³

ВИЗИДАГИҲОИ ЗОДСПРАҲМ (Гузидаҳои Зодспарам)¹

Қиссаи зиндагии Зартушт

Ошкор шудани дини маздояснон пеш аз Зартушт, гови муқаддас, ки омадани Зартуштро пешгӯй кард

Дини маздояснон дар замона нахуст бар Спандормаз ошкор шуд ва пас аз он супурдани он ба падарон. Пайдо шудани дин бар замин ба монанди тухмпазирӣ модар аст барои зоиш ва бозсупурдани он ба падар. Нақшпазирӣ ва равоии дин дар ҷаҳони моддӣ ба василаи ду нерӯ шаклпазир мешавад: Нахуст, фармонравоӣ ва ҳукumat бидуни корпазирӣ дин; дувум, фармонравоӣ дар ҳукumat ҳамроҳ бо дин.

Ошкор шудани дин бар Спандормаз дар он ҳангоме буд, ки Афросиёб гузари обро бар кишвари Эрон боздошт. Пас Спандормаз барои ба ҷараён даровардани об ба шакли дӯшизае, ки равшанҷома ба бар дошт ва ҳар сӯ дар перомун ба андозаи як ҳосра, ки баробар аст бо ду фарсанг, рушной мебахшид, ба хонаи Манучехр, ки шаҳриёри кишвари Эрон буд ва бегонагонро посухгӯй мекард, андаромад. Ӯ зарринкуштӣ, ки нишонаи дини маздояснон буд, бар миён баста дошт, ки банди дин аст ва бо сиву се банд пайваста аст ба нишони сиву се гунохи аслӣ, ки дигар гуноҳон аз онҳо пайдо омадааст, ки бар ҳар маздопарасте ин гуноҳон баста бошад.

Пас дӯшизагон, ки Спандрмазро күштибаста диданд, ин зебоӣ ва дурахшандагӣ эшонро хуш омад ва бад-он күштибастан моил шуданд. Ва ин низ буд модаре бадин, ки ба василаи Спандормаз оғарида шуд ба панҷсаду бисту ҳашт сол пеш аз ҳампарсагии Зартушт бо Ҳурмузд, ки шарҳи он дар китоби дин ва навиштаи пешиниён омадааст.

Номи Зартушт ба сесад сол пеш аз он ки ба ҳампарсагии Ҳурмузд даррасад, ба рӯи замин эълом шуд. Чунон ки омадааст, дар он ҳангом, ки миёни тӯрониён ва эрониён бар сарзамини Навозак пайкор даргирифта буд, Ҳурмузд гове бузург оғарид, ки таъиини марз ба василаи ӯ анҷом шудӣ ва дар беша нигоҳ дошта шуда буд ва чун пайкоре миёни эрониён ва тӯрониён дар мегирифт, бад-он гов марз шинохта мешуд. Ин буд то он гоҳ, ки Ковусро баҳри таҷовуз бар он сар шуд, то баҳше аз замини Тӯронро аз они Эрон кунад. Аммо дарёфт, ки то он гов ҳаст, чунон коре душвор аст ва меҳост то он гов набошад, ки марз бад-ӯ ошкор шавад.

Ҳафт бародар буданд, ки ҳафтумй Срит (Srit) ном дошт. Бузургтан ва бисёр зўр буд. Аз мулозимони дарбори Ковус буд ва дар бисёре душвориҳо вайро саҳт ёварӣ мекард. Ковус ўро ба ҳузур хост ва фармон дод, ки: бирав ва он говоро дар беша бикуш. Срит фармон бурд ва андар беша шуд. Чун хост то говоро бикушад, гов ба забони мардумон ва бо ҳашм бигуфт, ки маро макуш; чун ҳар гоҳ маро бикушӣ, он кас, ки фравахраш андар он ҳуми (хаума) дурдорандай марг аст ва номаш Зартушти Спитома мебошад, андар замин дарояд ва бадиро, ки ту кардӣ дар ҷаҳон боз гӯяд ва ба равони ту онҷунон душворӣ расад, ки дар дин пайдост, ки чӣ гуна бошад мучозоти он Вадаг², он ки говоро бикушад, кайфари ў марг бошад ва бадтар аз марг вайро расад.

Срит, ки он суханро бишнид, бозгашт ва назди Ковус рафт ва мочароро бозгуфт: Он ки андар ин замин ҳоҳони ҷанг аст, ба қуштани гов фармон медиҳад. Аммо Ковус дар садади ҷанг буд ва Сритро гуфт, пайдо нест он ки фравахрашан дар ҳуми дурдорандай марг аст, Зартушт бошад ё на, низ агар ҳам ў бошад, зодашавад ё на. Пас бо таъкид гуфт: Бирав ва говоро бикуш.

Срит гуфт, ки қуштани гов дар тавоноии ман нест, чи аз нолаву шиквааш саҳт ба ранҷ омадам. Ковус гуфт, ба ҳамон беша бирав. Дар он беша бисёр аз меҳтарони париён ҳастанд, ки ранҷу раҳмро аз дили ту бардоранд.

Пас Срит ба беша рафт. Бисёр париён дид, ки бо даҳонҳои қушод бонг мезаданд, ки говоро бикуш ва раҳм бар ў макун. Аз ин бонгҳо раҳм аз дилаш берун шуд. Он ҳар мушти саҳт бар пушти гов қӯфт, ки пушти вайро аз се ҷо бишкаст. Бонги хурӯш ва нолай гов баланд шуд. Он бонги баланд ва нола Сритро саҳт ошуфта кард. Дардманд назди Ковус бозгашт ва мочароро шарҳ дод ва дарҳост, ки қуштани вайро фармон диҳад, ки зиндагӣ наҳоҳад кардан.

Ковус гуфт, ки ба қуштани ту фармон надиҳам, чун ҷуз ту ёваре надорам. Срит гуфт, ҳар ҳар гоҳ ту маро накушиӣ, он ҳар гоҳ ман туро бикушам. Ковус гуфт, ту натавонӣ маро қуштан, чун шоҳи ҷаҳонам. Пас Срит исрор кард ва Ковус гуфт, ба ҳамон беша андар шав. Дар он ҷо парии сагпайкаре аст, ки туро бикушад.

Срит ба он беша бозгашт ва парии сагпайкаро дид. Пас он париро қушт. Парӣ дуто шуд. Ҳар дуро қушт ва то ҳар бор афзун шудӣ ва ба ҳазор расидӣ, ки аз анбӯҳӣ Сритро бикуштанд ва бардариданд.

Будани фарраи Зартушт пеш аз зоиши ӯ

Чихилу панҷ сол пеш аз он ки Зартушт ба ҳампарсагии Ҳурмузд расид, модари Зартушт, яъне Дуғдуя аз модараш, ки Френи (Гренi) буд, зода шуд. Фарраи Зартушт, ки дар он ҳангоме ки Дуғдуя зода шуд, ба шакли оташ чудо шуда, аз он оташ ва равшании сармадӣ, ки дар ҷойгоҳи Ҳурмузд аст, фуруд омад ва ба он оташ андарамехт, ки дар пеши рӯи модари Зартушт буд ва аз он ба модари Зартушт муuntaқил шуд, ки бар асари он ҳамаи атрофи хона ва гузаргоҳҳои перомуни он оташ пайдо буд ва мардумон он равшанини оташ медианд ба се шаб. Низ чун модари Зартушт понздаҳсола шуд, аз он фарра, ки дар вай буд, ба ҳар ҷо, ки мерафт, равшанӣ аз вай ба атроф муuntaшири буд.

Андар бораи пайдоии сутудафравахри Зартушт

Фравахри Зартушт андар ҳум буд. Пас аз он фарваҳр ба шири ғов муuntaқил шуд. Чун падар ва модари Зартушт аз он шир нӯшиданд, дигарбора ба пайдоӣ омад. Шарҳи ин рӯйдод андар китоби «Абар намудории язишн» омадааст.

Тухмашуморӣ ё силсилаи насаби Зартушт

Зартушт, писари Пурушасп, Пуртаросп, Чийхнуш, Ҳийчазосп, Ахурвазосп, Пайитиросп, Арижазорши, Харизар, Спитимон, Вайидишту, Айазим, Фриш, Ориҷ, Дуросруб, Манушчехр, Монуш Ҳурнар, Монуш Ҳурнок, Монуш, Ниревсанг³, ки модараш Визаг – духтари Аријак, Сритак, Фризушак, Зушак, Фрагузак, Гузак духтари Эраҷ, писари Фаридуни Аспигон – ҳамаи даҳ аспигонҳо, Ҷам, Вивангҳон, Айангҳон, Анангҳон, Ҳушанг, Фравоқ, Сиёмак, Маштиҳ, Каюмарс.

Дар бораи қӯшиши Аҳриман барои нобуд кардани Зартушт

Чун наздики зоиши Зартушт фаро расид, Аҳриман аз барои нобудии Зартушт ба қӯшиш пардоҳт. Пас деви таб, деви дард ва деви бодро ҳар як бо яксаду панҷоҳ деви дигар ба суи Зартушт гусел кард. Ин девҳо ба шевае нодиданӣ ба андаруни модари Зартушт ҳулул карданд. Он гоҳ Дуғдуя аз табу дарду бод ба ранҷ шуд.

Дар як фарсангии хонаи Дуғду ҷодупизишке бисёр озмуда ва забардаст зиндагӣ мекард, ки Стараг (Starag) ном дошт.

Модари Зартушт бар он шуд, то барои дармон ба назди вай равад.

Пайки Ҳурмузд бонг кард, ки: барои дармон ба назди ҷодугарон марав, чи дармони ту дар дасти эшон нест. Барои беҳ будан дар хона шав. Дастворо бишӯй. Онҳоро бо равғани ғов, ки гарм шуда бошад, бимол. Низ ҳезум барои фарзанде, ки дар шикам дорӣ, бар оташ бигзор ва бӯи хуш (бихӯр) бар оташ нех. Дуғду чунон кард ва беҳбудӣ бозёфт.

Дигар бор Аҳриман девон ва ҳамкорони худро фаро ҳонд ва барои нобудии Зартушт фиристод. Онон ҳама ҳамоҳанг рафтанд. Натиҷае наёфтанд ва бозгаштанд ва гуфтанд, ки оташ аз ҳар сӯй равшани дошт ва роҳе барои дастрасӣ вучуд надошт. Ҳар он қасро, ки ёр бисёр бошад, ӯро душман набошад.

Андар ҳамон шабе, ки Зартушт зода шуд, Аҳриман саросема гашт. Пас сипоҳе аз девон баргузид. Омада аст, ки сипоҳ як ҳазор дев буд. Низ гуфтаанд, ду ҳазор будааст. Бо тоҳтуз ба пайкори эзадон шитофтанд, ки нигоҳбони Зартушт буданд. Аммо фарра дар сари сипоҳи эзадон буданд, ки бар ҳифзи Зартушт гумошта буданд ва фарра худ ба ҳангоми зоиш ба сурати оташ ошкор шуд (ки пеш аз он низ дар Дуғду ва хонааш ба шакли равшани оташ намоён буд). Чун равшани он фарра то ҷоҳои дуре аз перомун метофт, девон барои роҳ ёфтанд ва осеб ворид кардан ҷорае намеёфтанд.

Саранҷом, Аҳриман Акуманро барои осеб расонидан фиристод ва гуфт, ки: ту менутар⁴ ҳастӣ ва ба ман наздиктарӣ. Ба фиреб бар андешаи Зартушт нуфуз кун ва андешаи ӯро ба мо, девон мутамоил ва ҳоҳон соз. Дар ин пайкор Ҳурмузд низ Вуҳумана (Баҳман)-ро барои муқобила фиристод. Аммо Акуман зудтар ба наздиҳи хона расида ва меҳост, ки ба дарун равад. Вуҳуман ба ҷорагарӣ андешид. Пас ба Акуман гуфт, ки «андар шав».

Он гоҳ Акуман бо худ андешид, ки ончи Баҳман гуфт, ман набояд, ки он кунам. Ба ҳамин ҷиҳат бозгашт. Пас Баҳман дохил шуд ва ба андешаи Зартушт даромехт. Зартушт бихандид, бад-он сабаб, ки Баҳман менуи ромишбахш аст.

Ҳафт ҷодугар дар пеши ӯ нишаста буданд. Чун чунон диданд, ки равшани андар хона медураҳшид ба ҳангоми зоиш. Ва дар гоҳи зоиш Зартушт бихандид – бар хилоғи дигарон, ки бигирянд, ҷодугарон тарсиданд. Дар ҳангоми зоиш Зартушт дастурии динро⁵ аз Ҳурмузд пазируфт. Андар номаи дин (Авесто) омадааст, ки чун Зартушт зода шуд, Ҳурмузд гуфт, ки

коми аху⁶ он аст, ки Заут бошӣ ва пешвои оғаридағон ва дини маро ба мардум бирасонӣ.

Дар ин гуфтушунуд чу Зартушт тани моддӣ ва ҷисмонӣ дошт, ба сабаби астумандӣ ба баёни гетиёй⁷ сухан гуфт. Аммо, Ҳурмузӣ ба сабаби менӯй будан ба забони менӯй⁸ посух гуфт. Зартушт гуфт, ки: чун як паёмбар паём ва дини туро ба некӯй иблог мекунам ва порсоёнро ба некӣ роҳнамоӣ ҳоҳам кард ва дастури худ ҳоҳам буд.

Чун дигар рӯз шуд, Пурушасп рафт андар ҷое, ки ҷодугарон фароз буданд ва дар корҳо бо онон машварат ва ройзани мешуд. Аз онон пурсид: Аз чист, ки қӯдакон ба ҳангоми зодан бигирянд ва аз чист, ки биханданд? Эшон посух доданд, ки: гиристанро сабаб он аст, ки маргмандии биночорро дар фарҷом бубинанд. Ҳандиданро сабаб он аст, ки парҳезгории хешро дар фарҷом нигаранд.

Дар бораи ному нишони бародарони Зартушт.

Андар боби бародароне, ки душманони Зартушт буданд ва ҳамкоми карапҳо.

Карапҳо ва Авсихшон бародар ва писар аз ҳонадони фракосторон, ки ҳамон қуҳриданд⁹, аз ҳашм ва Манушак, ки Манучехро ҳоҳар буд, зода шуданд.

Бад-он замон, ки Зартушт зода шуд, панҷ бародар буданд, ки номҳои шон: Брод-Рухш (Brâd-ruxsh), Брод- Руйиши (Brâd-rôyishn), Брод-Реш (Brâd-reš), Турброд- Рухш (Tur-brâd-ruxsh), Ҳазон (Hazân, Azân) ва Вадаст (Vadast ё Wasm ё Nasm) буд.

Аз ин панҷ бародар, он ки Турброд-Рухш буд, Зартуштро бештарин душманиву кина дошт ва Зартушт низ бо ҷаҳор бародаре, ки дошт, ҳар панҷ фарзандони Пурушасп буданд, Зартушт фарзанди миёнини Пурушасп буд. Он ҷаҳор бародар, ки Зартуштро буданд, дуто ки меҳтар ва пеш аз Зартушт буданд, Ратуштар (Ratuštar) ва Рангуштар (Ranguštar) ном доштанд. Ва он ду, ки пас аз Зартушт буданд, Нудариго (Nôdarigâ, Vadarigo, Wadarigâ, Wadrigâ) ва Нивидиш (Nividiš, Windataš, Hundadiš) номида мешуданд.

Миёна будани Зартушт бад-он маънӣ аст, ки вай миёнҷии пешиниён ва ояндагон аст. Дар замонае оғарида шуд, ки ўро се ҳазор сол аз пешомад ва се ҳазор сол аз пеши ў монда – то ҳар он ҷи, ба ҳар оин бар пешиниён рӯй дода, биёmurзад ва ончиро, ки ба ҳар оин ва қуниш рӯй диҳад, низ ба оғаридағон бифармояд. Чунон ки дар Госаҳо гуфташт: Ин ҳар дуро аз ту мепурсам,

эй Хурмузд; он чӣ то кунун рӯй додааст ва он чӣ пас аз ин рӯй хоҳад дод.

Дар бораи озмоише, ки дар бораи ӯ анҷом шуд ва нишони паёмбари ӯ ва мӯълизай эзадӣ, ки аз вай ба зухур расид

Рӯзи пас аз таваллуд Пурушасп назди яке аз панҷ бародар, ки аз карапҳо буданд, рафт ва аз вай дарҳост, то зоича гирад ва толеи фарзандашро бигӯяд. Пас он карап даъватро қабул карда ва ба хонаи Пурушасп шуд. Пешни Зартушт биншаст ва сари вайро саҳт печид, то бошад, ки күшта шавад ва ҷодугарон аз тарсу ҳароси вучуди ӯ бираҳанд ва осуда шаванд.

Аммо, ба хости Хурмузд ба вай газанде нарасид. Чун дар он даҳ шаби нахуст Хурмузд, Спандормаз, Аридвисур ва Ордой-Фравардмодгон (ва Нарон)-ро аз осмон ба замин фиристод. Ба ҳамин сабаб аз он бадҳоҳӣ Зартуштро осебе нарасид ва дasti он карап хушк шуд. Пасон карап дар баробари осебе, ки ба вай ворид шуда буд, аз Пурушасп хост то ҷони Зартуштро дар ихтиёраш ниҳад. Пас Пурушасп дардам Зартуштро бардошт ва бар карап дод ва гуфт, ончи ҳоҳӣ бо ӯ бикун.

Пас он карап Зартуштро гирифт ва бибурд ва пешни пои галае аз ғовон, ки ба сӯи обишҳӯр мерафтанд, афканд. Пас он ғове, ки пешрави гала буд, ба ҷилави Зартушт биистод, то яксаду панҷоҳ ғове, ки аз паси вай меомаданд, бигзаштанд ва Зартушт бидуни осеб монд. Пурушасп вайро бисутуд ва ба хона бурд.

Он карап дувум рӯз ӯро дар раҳгузари асбҳо қарор дод. Пас асбе, ки пешрави асбҳо буд, ба нигаҳбонии ҷилави Зартушт биистод, то яксаду панҷоҳ асбе, ки дар паси вай буданд, бигзаштанд ва Зартушт бидуни осеб монд. Пурушасп вайро бисутуд ва ба хона бурд.

Карапҳо севум рӯз ҳезум ба рӯи ҳам туда карда ва Зартуштро бар он ниҳода ва ба ҳезумҳо оташ андохтанд. Оташ ӯро ҳеч насӯҳт ва он нишони озмоиши эзадӣ дар бораи Зартушт шинохта шуд.

Чаҳорум рӯз вайро он карап бар ошёнаи гург ниҳод. Он гоҳ гург дар ошёна набуд. Чун бозгашт, то ба лона андар шавад, ба бисту чаҳор ғом монда, ҳамон ҷо биистод ва хушк шуд. Шабҳангом Баҳман ва Сурӯши парҳезгор мешни крушакӣ krosak¹⁰, ки пистони пуршири дошт, ба ошёнаи гург бурданд, ки то бомдодон нарм-нармак ба Зартушт шир ҳаменӯшонид.

Бомдодон модари Зартушт бад-он умед дар ошёнаи гург устухоне аз фарзанд пайдо қунад, бад-он сӯй рафт. Меше дид, ки

аз ошёна берун омада ва фароз давид. Пиндошт, ки гург аст. Гуфт: Фарзандамро даридй ва бихӯрдй ва аз он аст, ки сер шуда ва ҳамеравӣ. Пас ба пеш рафт ва чун қӯдакро тандуруст ёфт, вайро ба оғӯш гирифт ва гуфт, ки: надиҳам туро ба нобудӣ ба қас, на ҳатто агар, эдар, мардуми ҳар дудаи Роғ ва Нӯзар ба ҳам расанд; чунин дуда андар Озарбойгон, андар мугонанд, ки аз Чичаст¹¹ ба шаст фарсанг аст. Зартушт аз Роғ ва Виштосп аз Нӯзар буд. Ин дударо ба ном Роғ, писари Дуруஸрав Бигозгау, писари Манучехр аст, ки Зартушт аз тухмаи ӯ буд ва Нӯзар писари Манучехр аст, ки Гуштосп аз тухмаи ӯ буд.

Ин нишони паёмбарии ӯ дар ҳангоми зоиш буд.

Рӯзе яке аз он панҷ бародари карап Зартуштро дид. Дер замоне бо тааммул дар вай ба нигаристан пардохт. Бо гардиши сар ба боло, сипас ба поин ва атроф нигарист. Пас, Пурушасп, ки он ҳол бидид, пурсид аз карап, ки: аз чӣ ҷиҳат ба боло нигаристӣ ва аз чӣ ба поин ва барои чӣ ба атроф сар ҳамегардондӣ?

Пас, посух дод он карап, ки ба боло нигаристам, бад-он ҷиҳат буд, ки дидам, фарраи ин қӯдак ба осмон урӯч кардӣ ва аз кирдори (омӯзишҳои) вай равони мардумон ба биҳишт андар шаванд. Ба поин нигаристам, дидам, ки аз кирдори вай девону дуруҷон ва ҷодугарону пиron дар зери замин бигрезанд ва пинҳон шаванд ва саранҷом ба дӯзах андар гарданд. Пас, ба атроф сар ҳамегардондам, ки дидам ва дарёфтам, ки гуфтори ин қӯдак ҳамаи заминро дарнаберардад ва чунон қонун дар ҳамаи ҳафт қишвар раво шавад ва ӯ ридое аз ҳафт пӯст ба бар дошт, ки фарраи ҳафт амшоспандон аз он пайдо бувад.

Он гоҳ, он карап, яъне Туриброд-Рухш ба пеш рафт. Чун ба сӯи рост рафт, Зартушт ба сӯи чап тоҳт. Чун ба сӯи чап рафт, Зартушт ба рост тоҳт ва аз Туриброд-Рухш пинҳон шуд, ки тур бад-ӯ даст натавонист ёфт.

Андар боби носозгории ӯ бо волидайн

Ин низ дар ривояти дини (Авесто) омада, ки девон ба анҷумани ҷодугарон ва ҳамроҳони онон рафта ва шикоят гузорданд ва бонг карданд, ки ин фарзанди Пурушасп бехирад ва нодон ва девона мебошад. На парвое аз мардон ва занон дорад ва на бар ин ки панд пазирад.

Аз анҷумани девон ин гузориш ба Пурушасп расид. Пас ба Зартушт гуфт: Пиндоштам, ки маро писаре зода шуда, ки осраван¹², артиштор¹³ ва вострӣуш¹⁴ шавад. Инак, менигарам, ки

бехирад ва нодон ва девона ҳастӣ. Ба сӯи карапон шав, бошад, ки дармонат кунанд.

Зартушт вайро посух дод, ки: бияндеш, он писари ту осрун, артиштор ва востриюш аст.

Пас, Пурушасп бифармуд то ду асб ба гардуна бастанд ва бо Зартушт андар он савор шуд ва ба нишастангоҳи карапон рафтанд. Он гоҳ, Пурушасп достонро, чунон ки рӯй дода буд, барои яке аз он панҷ бародари карап бозгуфт, он ҷодугар ҷоме ба даст гирифт ва дар он мезид (шошид), пас гуфт: Ин писари ту, эй Пурушасп, аз ин бинӯшад, то тандурустӣ бозёбад. Вай бо ин равиш ҷораҷӯй кард, то бошад, ки Зартушт низ чун эшон шавад ва табъи дурустро бозёбад.

Зартушт ба Пурушасп гуфт, ки: ин ҷомро ба ӯ, ки пуштибони туст ва роҳнамову омӯзгор, баргардон. Он гоҳ бархост ва ба ҷойгоҳи худ бозгашт. Дар роҳи бозгашт Зартушт ба он ду асби гардуна, ба сабаби ташнагишон об дод. Пас, бо худ гуфт, ки рафтани ман ба назди он карапҳо бехуда буд. Танҳо суд дар ин буд, ки ду асби ташнакомро об додам, ки аз ин кор кирдоре нек анҷом шуд.

Андар боби мучодалаи вай бо бадон.

Рӯзе Дурисруби карап, ки яке аз панҷ бародар буд, ба хонаи Пурушасп омад. Пурушасп ҷоме аз шири асб ба пеши вай ниҳод ва гуфт бар ин йазишн (*yazēn*) кун ва онро тақдис намой. Зартушт гуфт, ки: ман бояд онро язишн кунам¹⁵. Пурушасп гуфт, ки ӯ бояд ин кор кунад. То се бор шуд, ки Пурушасп гуфт, карап тақдис кунад ва Зартушт нагзошт. Саранҷом, Зартушт бо пои рост бар ҷоми шир зад ва онро бирехт ва гуфт, ки: Порсоиро меситоям. Мардон ва занони парҳезгорро меситоям. Эй Пурушасп, баҳра ва неъмат бад-он кас баҳш, ки бад-он шоиста аст.

Дурисруб ба Зартушт гуфт, ки: Чун ту нахуст баҳра ва рӯзиро аз ман боздоштӣ, туро аз биноии ҳарду ҷашм маҳрум кунам, туро бимиронам. Зартушт низ ба мучодала пардоҳт ва гуфт, ки: Ман аз тарики дурустандешӣ бо ҳарду ҷашм туро бингарам, ки бад-он бимирий. Пас, эшон дерзамоне бо хирагӣ ба ҳам нигаристанд. Аз онҷо, ки Зартушт ниҳоди эзадӣ дошт, бар ҷодугарии ӯ чира шуд ва осебе наёфт.

Дурисруб барошуфт ва гуфт, ки инчунинро таҳаммул натвон кард. Пас, асб хост ва бар он биншаст. Ҳанӯз андаке беш нарафта буд, ки дарде саҳт бар ӯ ориз шуд ва аз асб сарнагун

бияфтод ва бимурд. Ва ўро фарзанд ва фарзандони фарзанд дар ҳамон чой бимурданд.

Андар боби гароиши ў бапархезгорӣ

Ҳангоме ки Зартушт ба понздаҳсолагӣ расид, писарони Пурушасп аз вай хостанд, то аз он чӣ дорад, ба эшон дихише кунад. Пурушасп дарҳости шонро баровард ва ба эшон бахшиш кард. Дар миёни ҷомаҳо як күшти koستi буд дукард¹⁶, ки паҳнои он ҷаҳор ангушт буд ва дарозо ба он андоза, ки се бор ба гирди камар баста шавад. Пас, Зартушт онро баргузид ва ба миён баст. Ва ин кирдор ба раҳнамоии Баҳман анҷом шуд, ки ба ҳангоми таваллуд дар андешаи вай ворид шуд ва ўро аз ҳар кор, ки ношоиста буд, боздошт ва бад-он чӣ шоиста буд, барангехт.

Андар боби сиришти бахшишгари ў дар сарзамини Аргистон¹⁷

Рӯде буд, ки ба Бараҳназан ё ҳан¹⁸ номбурдор буд. Ин ном бад-он сабаб буд, ки рӯди бисёр тундчараён ва шитобанда буд, ҷунон ки зан наметавонист аз он бигзарад, магар он ки ҷома аз тан бадар карда ва бараҳна бошад. Ва мардуми пир, ҷунон ки дар номаи дин омадааст, яъне панҷоҳсола, ки онро ҳан han (муаннаси ҳана hana) номанд, ба мӯчиби нотавонӣ ба нерӯи хеш бад-он гузар наметавонист кард.

Ҳангоме Зартушт ба канори он рӯд гузар дошт, аз зану марди пир ҳафт тан омада буданд, ки аз он руд гузар наметавонистанд кард. Вай ҷунон пуле шуд ва эшонро аз об гузар дод. Ин нишон ва қиноят аз пул будани вай барои амалкунандагон ва динбоварон аст, яъне убурдиҳандай мардумон ва ҳидоят кардан ба сӯи биҳишт аст.

Андар боби бахшандагӣ ва дихиши ў

Чун хушксолӣ ба пайдой омад, онҷунон ки сутурон аз шиддати гуруснагӣ думи якдигарро меҳӯрданд, Зартушт аз улуфае, ки Пурушасп барои сутурон анбор карда буд, натанҳо ба сутурони падар ҳӯрок мекард, балки, ба дигароне, ки улуфа надоштанд, низ дихиш мекард, то дар тангно набошанд.

Андар боби раҳо қардани хостҳо ва амёли моддӣ ва баргузидани роҳи парҳезгорӣ

Чун ба бистсолагӣ расид, бар хилофи майли падару модар аз онон дур шуд ва хонаро тарк кард. Ба чустучӯ ва пурсидан пардоҳт, то дарёбад он ки чӣ касе аст парҳезгортарин ва дастигиртарин аз дарвешон. Бад-ӯ гуфтанд, он касе кухантарин писари Тур Аурвадуда (Aurvaito-điḥ, Aurvaitoda) мебошад, ки ҳар рӯз дар зарфе оҳанин, ки ба баландии андоми як асб аст, пур аз нону шир ва дигар ҳӯрокҳо ба дарвешон ниёз мекунад.

Пас, Зартушт бад-он ҷой рафт ва барои дастигирӣ ва ёрӣ ба дарвешон дар ҳар рӯз ба андозаи ду марди бузург барои шон ҳӯрок бурд ва бад-ин васила ба дарвешон накӯй кард.

Андар боби баҳшандагӣ ва меҳрварзӣ натанҳо ба мардумон, балки нисбат ба дигар оғаридағон ва омӯхтани дониш ва порсой аз ҳамагон

Саге дид, ки ҳафт бача зоида буд ва се рӯз мегузашт, ки ҷизе нахӯрда ва аз фарти гуруснагӣ даҳон ба ҳар чӣ меёфт, барои ҳӯрдан мебурд ва саҳт суст ва бечон шуда буд. Пас, вай хост ҷора қунад. Ба зудӣ ноне (ҳӯроке) барояш таҳия карда ва назди саг шитофт. Аммо саг бимурда буд.

Ба омӯхтани дониш роғиб буд. Ба ҷое ва назди қасоне рафт, ки ба ҳар донише машҳур буданд. Аз эшон пурси: Чист он чӣ, ки равонро ёрии бештаре бирасонад?

Эшон гуфтанд: Дарвешонро парвардан. Улуфа ба ҷорпоён додан, ҳезуми тар бар оташ ниҳодан. Ҳум ба об реҳтан¹⁹ ва девон (Худоён)-ро бо ситоишҳои бисёр сутудан бад-он сурудхое, ки барои шон ҳаст.

Пас, Зартушт он чиро нек буд, ҳамекард. Дарвешонро ёрӣ дод. Ҷорпоёнро улуфа фароз бурд. Бар оташ ҳезум ниҳод ва ба оби равон ҳум ба ҳован кӯфта ва бар об омехта, реҳт. Аммо, ба ҳеч рӯй, девонро ба гуфтор насутид.

Андар боби шевай ҳамсағузинӣ

Баргузидани занӣ хуб бинобар хост ва майли худ ва орзуви маслиҳати падару модар бояд анҷом шавад. Вай, пеш аз он ки зане шоиста баргузинад, тухма ва нутфай ҳешро бо касе наёмехт.

Чун падараши хост то барои вай зане баргузинад ва баргузид ва Зартуштро таклиф кард. Зартушт ба зан гуфт, ки

чехра бигшой, то рӯи туро бубинам. Ва бар он буд, ки нахуст сурат ва рафторашро дид ва бишносад ва бингарад, ки оё равиш ва рафтораш мавриди писанд аст ё на. Аммо зан рӯй аз ӯ баргардонид. Зартушт гуфт: Он ки рӯй ва дидор аз ман бозгирад, эҳтироми маро ба чой наоварад.

Андар боби расидан ба сисолагӣ ва ҳампарсагӣ бо Ҳурмузд

Чун сӣ сол аз зоиши вай гузашт, чунон воқеъ шуд, ки дар анеронрӯз²⁰ аз моҳи испандормаз ба он ноҳияте рафт, ки чиҳилу панҷ рӯз аз наврӯзи навиштаро ҷашн месоҳтанд, ки «Баҳорбӯд» хонда мешуд ва он ҷо маконе буд, ки мардумон аз ҳар сӯй бадон ҷо мерафтанд.

Дар роҳ ҳастагӣ бар вай чира шуд ва андар дашт бихуфт. Ба хоб андар дид, ки мардум ба сӯи боҳтар шудаанд ва худ муқаддам бар ҳама қарор дорад. Аммо, ҷуз ӯ Мидйумоҳ (Medyumâh) бар мардум фароз аст ва Мидйумоҳ писари Оростой ва Оростой низ Пурушаспро бародар буд. Ин нишон аз он буд, ки нахустин қас аз мардумон, ки бад-ӯ бигравад, Мидйумоҳ аст, аз он пас ҳамаи мардумон.

Ва ҷун ҷашни Баҳорбӯд ба поён расид, рӯзи дай ба меҳр, понздаҳум аз моҳи урдибиҳишт буд, ки Зартушт ба канори рӯди Дойитӣ рафт, барои анҷоми маросими ҳумсой. Оби рӯд боло буд. Зартушт ба об дарун шуд.

Об аз соқаш гузашт ва пеш рафт то зону ва қас аз он ба рон ва саранҷом ба гардан расид. Ин нишонаи чаҳор бор дар об пеш рафтан ҳадди камоли оин аст: Нахуст дар даврони Зартушт ва аз он қас Ушедр ва Ушедрмоҳ ва саранҷом Сушиянс.

Он гоҳ, ки аз об бадар омад, амшоспанд Вуҳуман бо шуқӯҳ ва азamat бар вай намудор шуд, ки нуҳ баробари Зартушт буд ва ҷомае аз нур ба пайкар дошт ва пайкараш худ равшанини маҳз буд. Пурсид аз Зартушт, ки: Кистӣ ва таборат қадом аст ва ҷӣ ком ва орзу дорӣ ва ба қадомин кор машғулӣ? Гуфт, ки: Ман Зартушт ҳастам, Зартушти Спитома. Дар зиндагӣ ба парҳезгории беш аз ҳама орзумандам ва ҳостам он аст, ки онҷунон бошам, ки эзадон роҳнамоям бошанд ба поктарин зиндагӣ.

Вуҳуман ба Зартушт гуфт: Инак, фарозат барам ба анҷумани менувон ва амшоспандон. Ҳарчанде аз роҳро, ки Баҳман ба нуҳ гом мепаймуд, Зартушт ба наберад гом мерафт. Саранҷом, анҷумани ҳафт амшоспандонро нигарист ва бисту ҷаҳор гом ба он анҷуман монда, истод ва рӯшноии бузург ва

бошуку́херо мuloхиза кард, аммо он чӣ, ки нигарист, сояи хешро надид.

Чойгоҳи анҷуман ва коҳи нишастангоҳи амшоспандон ба сӯи ховар (Хурмуз) дар Эронвич буд бар канораи рӯди Дойитӣ. Зартушт дар он ҳол намоз бурд ва гуфт: Ситоиш бод бар Хурмузд ва амшоспандон ва ба чой нишаст, ки аз они пурсандагон буд.

Андар боби пурсишиҳои Зартушт аз Ҳурмузд

Зартушт аз Ҳурмузд пурсид, ки: Дар ин ҷаҳони моддӣ нахустин беҳӣ ва дувумин ва севумин беҳӣ кадом аст? Ҳурмузд дар посух гуфт, ки: Нахустин беҳӣ андешаи нек (хумата) аст, дувумин беҳӣ гуфтори нек (хуҳта) аст ва севумин беҳӣ кирдори нек (хваршта) мебошад.

Пурсид Зартушт, ки: Чӣ чизе нек аст? Ва нектарин кадом аст?

Ҳурмузд посух гуфт: Номи Амшоспандон нек аст. Дидорашон беҳтар, фармонбардориашон беҳтарин аст.

Пас, Ҳурмузд, ў бех, ў дугонагии бунёдҳоро дар некиву бадӣ ва ҷудоии он ду менуро дар ҳар назму оин нишон дод ва гуфт, ки: Ин ду мену, он ки дурванд ва гуноҳкораст, дар кирдор бадро баргузинад, он баде, ки хост ва коми Аҳриманаст, аммо сиришт ва менуи афзояндаву неки ашӯй ва парҳезгориро баргузинад, чунонки Ҳурмузд бад-он сипанд менуи виҳдӯстӣ варзид.

Пас, бад-ин сон ҷудоии ҳамаи рӯшанон²¹ аз торикон²² баён шуд ва Ҳурмузд гуфт, ки ду менуро²³ на ком ва андеша, на гуфтор ва на кирдор, на дин ва на вичдон бо ҳам аст. Он ки равшаниро баргузинад, чой ва мақом ва ҳамнишинӣ бо рӯшанон аст. Он ки торикиро баргузинад, чойгоҳ ва ҳамнишинаш бо торикон аст.

Дар ҳамон нахустин рӯзи ҳампарсагии Ҳурмузд се бор хиради ҳамаогоҳ²⁴ ба сӯи Зартушт раҳнамун шуд. Низ дар ҳамон нахустин дидор Ҳурмузд осмонро бо он равшанӣ ва дураҳшиши саршор бад-ӯ нишон дод ва бо ин ҷилда ва намоиш торикиро аз диди вай боздошт, ки дар баробари он торикий ба муқобила ва пайкор шавад.

Ҳурмузд баландии андоми хешро, ки ба андозаи осмон буд, ба Зартушт нишон дод, ки сарав дар фарози осмон ва пой дар фуруди он ва дастон ба ду сӯй осмон мерасид ва Ҳурмузд осмонро ба сони ҷомае ба бар карда буд. Пас, ўро шаш

Амшоспанд ба назар расид, ки дар андоза ҳам болои ҳам буданд ва он гуна, ки ҳар як ба андозаи ангуште аз ҳам фосила доштанд.

Пас, Амшоспандон се навъ пасохтро²⁵, ки дар дин ҳаст, ба ӯ нишон доданд. Нахуст, гузар аз оташро. Зартушт бо имони ростин, ки дошт, ба андешаи нек, гуфтори нек ва кирдори нек се гом дар оташ пеш рафт ва насӯҳт.

Ду дигар фулузи гудохта бар синаи вай рехта шуд, ки он гудохта фулуз дар ҷой сард шуд. Пас, Зартушт онро баргирифт ва ба Амшоспандон дод. Ҳурмузду гуфт, ки: Пас аз густариш ва ривоҷи дин ҳар гоҳ ихтилофе дар дин пайдо шавад, фулузи гудохтаро шогирдони ту бар оҳу²⁶ бирезанд. Пас, бар вай сард шавад ва насӯҳонад. Ва ӯ онро баргирад ва ростии дин собит шавад ва ҳамаи мардуми ҷаҳони астуманд ба ӯ бигарданд.

Се дигар, буриданни шиками Зартушт, ки шиками Зартушт, бо корд бурида шуд, он гуна ки даруни шикам пайдо шуд ва хун ҷараён ёфт. Он гоҳ даст бар шиками вай молида шуд²⁷ ва дуруст гашт.

Ҳурмузду гуфт: Бо ин оин нишон дода мешавад, ки ту ва пайравони ту дини покро бо огоҳии устувор ва имони маҳкам мепазиред, он гуна ки бо сӯзандагии оташ ва рехтани фулузи гудохта бар бадан ва буриданни шикам бо корд аз он барнагардед.

Андар боби дидор ва гуфтушунуд бо ҳафт мавҷуд, ҳамчун ҳафт Амшоспанд, ки дар ҳафт сорӣ аст

Дар нахустин гуфтушунуд, чун Зартушт бунёди Ҳурмузди дошт, бо тани Ҳурмузди дар канори рӯди Дойитӣ омад. Дар дувумин, ба мӯчиби бунёди баҳмани Зартушт аз панҷ гуна гӯспанд²⁸, ки на моди моддӣ ва ҷаҳонии Баҳман ҳастанд, ҳафт тан дар гиревон Аусинд²⁹ ба ҳампарсагии Зартушт омаданд. Дар он рӯз барои ҳампарсагӣ забонашон ба сухани одамӣ гушуда шуд ва ба сухани мардумон сухан гуфтанд:

Аз обзиён гунае моҳӣ ба номи Арзуво.

Аз сӯроҳзиён қоқуми сапед ва самури сапед.

Аз парандагон, каршифт (*karşift*) ва гунаҳои дигар, низ симурғ.

Аз ҷонвароне, ки дар дашт мезиянд, ҳарғӯш, ки роҳнамоӣ додан ба сӯи об аст.

Аз ҷарандагон ҳарбузи сапед³⁰. Ин ҷонварон ба мардум сухани динро аз Ҳурмузду пазируфтанд ва ба радиҷ³¹ гунаҳои панҷгонаи ҷонварон гумошта шуданд, то ҳамаи ҷонваронро,

чандон ки огохӣ ва тавонмандӣ аст, ба андозаи саъӣ ва қӯшиш дар расонидан ва ситоиши дин бикӯшанд. Пас, Ҳурмузду Зартуштро ба таври мӯаакид супориш фармуд, то ин ҷонваронро озор накунанд, аз миён набаранд ва ба некӯй аз онон нигаҳдорӣ қунанд.

Дар севумин дидор, ба мӯчиби бунёди урдибиҳиштии Зартушт менуи (гавҳар) оташҳо дар канори оби Таҷан³² ба ҳампарсагии ўомаданд. Дар ин дидор ва ҳамсухани некӯ нигоҳ доштани оташи Баҳром ва нигоҳдорӣ ва бузургдошти ҳамаи оташҳо ба вай нишон дода шуд.

Дар чаҳорумин дидор, ба мӯчиби бунёди шаҳриварии Зартушт менуи фулузот дар рустои Сарой, ки дар (Мевон) ба дидор ва ҳампарсагии ўомаданд ва дар бораи некӯ нигоҳ доштани фулузот ва додани ҷангрофзор ба... ба ў супориш карданд.

Дар панҷумин дидор, ба мӯчиби бунёди Спандормазии Зартушт менуи кишварҳо, ноҳияҳову устонҳо ва рустоҳову дехҳо, чандонки шоиста буд, бо Зартушт ба дидор ва ҳампарсагӣ омаданд. Дар канори Сидвис³³ бар гареваи Дамандон, ки ҷашмаеаст ҷорӣ аз Аснаберандкӯҳ, ки ба рӯди Дойитӣ мерезад ва дар бораи нигаҳдорӣ ва ситоиши замин супориш карда, андарз дод, ки ҳар дехро гувоҳе дурусткор ва ҳар русторо доваре огоҳ аз қонун ва ҳар устонро мӯбаде бо гароиш ба роста ва ҳар ноҳияро раде³⁴ пок бояд гуморидан. Ва ба ҳама меҳтар ва пешвои мӯбадон андарзбад ва мӯбади мӯбадоне гумоштан ва Ҳудоии³⁵ Ҳурмуздро ба василаи вай барқарор соҳтан.

Дар шашумин дидор, ба мӯчиби бунёди хурдодии Зартушт менуи дарёҳо ва рӯдҳо дар Аснаберандкӯҳ бо Зартушт ба дидор ва ҳампарсагӣ омаданд ва дар бораи нигаҳдорӣ ва ситоиши обҳо вайро супориш карданд.

Дар ҳафтумин дидор, ба мӯчиби бунёди амурдодии Зартушт менуи гиёҳон дар Даричинзбор³⁶ дар канораи рӯди Дойитӣ ва дигар ҷой бо Зартушт ба дидор ва ҳампарсагӣ омад ва дар бораи нигаҳдорӣ ва ситоиши гиёҳон супориш кард. Дидори ҳафтум дар тӯли зимиston анҷом шуд, ки панҷ моҳ аст андар як сол³⁷.

Андар боби камоли дин

Чун даҳ сол аз ин ҳампарсагӣ сипарӣ шуд, Мидйумоҳ, писари Оростой (*Ārastâi*) ба дини Зартушт даромад ва имон овард. Пас, Зартушт дубора ба дидор ва ҳампарсагӣ бо Ҳурмузд

расид ва гуфт, ки: Пас аз даҳ сол марде ба ман гаравид. Ҳурмузд гуфт: Чунин бошад рӯзгоре, ки ба дин дарнаёмадагон чуз андаке набошанд ва ин худ асоси офариниши моддии растохез аст, ки чуз Даҳок (Заҳок) ҳама кас ба дин имон оварад ва он гоҳ ҳама кас ба доди фаршкард кирдорӣ Fraškardkartârīh биграванд³⁸, чуз Даҳок, ки тавба нокарда кушта шавад.

Андар ҳамон ҳампарсагӣ буд, ки чун аз назди Ҳурмузд ба спандормаз³⁹ омад, динро ба сурати комил бар ӯ (спандормаз, замин) ошкор аст.

Пас аз он, дар тӯли ду сол қавиҳо⁴⁰ ва қарапҳои⁴¹ Виштосп аз рӯи душманий сиву се дурӯғ ба ӯ бастанд. Сиву се дурӯғ намудори сиву се дин буд, (имон ва эътиқоди нодуруст) буд, ки ба муҳолифати дини эзадон омад. Он сиву се банд аст, ки нишонаи баста будани сиву се қонуни ба даст ва гушиши сиву се қарафа⁴², ки бехтаранд.

Ин низ дар дин омадааст, ки Виштосп бо ҳамроҳон ва дарбориён чӣ гуна саранҷом динро аз Зартушт пазируфт. Ин динпазирӣ ба мӯчиби паёмовариҳои гуногуни Зартушт ва бунёди менуии дин ва гувоҳӣ ва таъкиди се амшоспанде, ки дорои гуфторҳое шево буданд, яъне: Баҳман ва Урдибиҳишт ва Озари бурзинмehr⁴³ ки ба сурати астуманд ва гетиёй зоҳир шуданд, анҷом пазируфт.

**Андар боби некӯихо, ки пеш аз Зартушт рӯй дод
ва чигунагии он ки бо роҳнамоии Ҳурмузд
динро барои мардум ошкор кард**

Пас аз даҳ сол аз дин ва нахустин ҳампарсагӣ Мидйумоҳ дар наистони бешае, ки ҷойгоҳи хуку гуроз аст, дин пазируфт.

Пас аз бист сол Кавӣ писари Кунда⁴⁴ дин пазируфт.

Пас аз сӣ сол Хайунон ба сарзамиҳои Эрон расанд, најодатарин дӯшизагонро ба бардагӣ гиранд.

Пас аз чиҳил сол Вуҳуниум писари Аурваштор зода шавад.

Пас аз чиҳилу ҳафт сол аз дини Зартушт даргузарад⁴⁵, ки ӯро ҳафтоду ҳафт солу ҷиҳил рӯза зоиш гузашта бошад, ба урдибиҳиштмоҳи хуррӯз⁴⁶. Ба ҳаштмоҳи бехизакӣ⁴⁷ ба даймоҳ ва рӯзи хур бурда шудааст, вале оини ниёиш ҳамон урдибиҳиштмоҳ аст.

Пас аз шасту се сол Фрашуштар даргузарад.

Пас аз шасту чаҳор сол Ҷомосп даргузарад, ки баъд аз Зартушт мӯбадони мӯбад буд.

Пас аз ҳафтоду сол аз сол Ҳанаг Аурваш, писари Ҷомосп даргузарад.

Пас аз ҳаштод сол аз дин Ашмухвант даргузарад.

Пас аз ҳаштод сол аз дин Вис-Вишпой, ки ба номи Ахт хонда мешавад, шаш тан аз диндорони бузургро бикушад: Ду духтари Зартушт, ки ҳастанд ба номи Фрин ва Срит ва Аҳлав-Стут, писари Мидйумоҳ ва се тани дигар, ки дар китоби дин номоваранд.

Пас аз яксад сол аз дин аз Вухуниум, ки дар чиҳилсолагии дин зода шуд, Син зода шавад ва дар дусадсолагӣ аз дин даргузарад бо доштани як сад шогирд.

Пас аз сесад сол аз дин андар рӯз шабе бошад⁴⁸, он гоҳ дин ошуфта шавад ва Худой⁴⁹ биларзад.⁵⁰

РИВОЯТИ ПАҲЛАВӢ¹

Бахши 47

Зартушт дар сисолагӣ ба дидор ва ҳампарсагӣ бо Ҳурмузд расид. Ин дидор ва ҳампарсагӣ ба ҳафт сол буд (ки даҳ сол ба дарозо анҷомид), то дин пазирифт. Нахуст дар Эронвич буд ва баъд дар Озарбойҷон, ки даҳ сол шуд. Дар ин муддат бадӣ ва ранҷу зиндони бисёро Аҳриман барои вай пеш овард, ки таҳаммул кард.

Аҳриман вайро аз пазириши дин манъ кард, аммо Зартушт напазирифт. Пас, ниҳонӣ устухони мардумонро дар анбони Зартушт ниҳод ва ба мардумон гуфт, Зартушт он нест, ки шумо пиндоштаед, балки вай як насокаш² аст. Пас, барои нишон додан ба мардум анбони Зартуштро вожгуна кард, ки аз он сару даст ва пои мардумон фурӯҳ рехт.

Пас, вайро бо сиву се банд бастанд ва дар замоне дароз чунон ғурӯснагӣ ва ташнагӣ ва нерӯ ва тавони вай костӣ ёфт, ки биной ва шунавоиаш осеб пайдо кард.

Пас аз он, Зартушт ба назди Виштосп рафт ва муддати ду сол кӯшид, то вайро ба пазирифтани дин мутамоил қунад. Ба ӯ гуфт: Эй Виштосп, динро бипазир, аз он ки хости Ҳурмузд ва Амшоспандон ва эзадони дигар дар ин аст, ки ту ба дин бигравӣ.

Виштосп гуфт: Ҳар гоҳ барои тақозои асб ё хоста ва мол ба назди ман омадай, ҳар ончи ҳоҳӣ, бистон ва бирав. Аммо, Зартушт дигар бор вайро ба дин фаро хонд, ки имон биёварад.

Виштосп гуфт, ғуноҳкории ман чунон аст, ки ҳар гоҳ динро низ пазирам, барои (омӯрзиши) равони ман нек набошад. Чи он ки дар нахустин пайкор, ки кардам, шаш ҳазор – дар дувумин панҷ ҳазор ва дар севум пайкор ҷаҳор ҳазор танро бикуштам. Низ дар пайкоре дигар, дар нахустин бор як ҳазор, дар дувум бор даҳ ҳазор ва дар севум бор як ҳазор тан аз мардумон бикуштам.

Зартушт гуфт, ки дар ин куштанҷо туро ҳеч ғуноҳе набошад, ки онон ғургзодагон буданд, нек аст, ки ононро бикушти. Пас, дигар бор ӯро гуфт, ки динро бипазир... Эй Виштосп, ки ҷаҳонро фармонравоӣ (ки ҳар гоҳ напазирӣ, ба ту он ҳоҳад рафт, ки бисёр нерӯманд буданд пеш аз ту аз фармонравоён, ки чун дини Ҳурмузд напазирифтанд, бад-онҳо он подофараҳ рафт):

Чун Ҳурмузд Ҷамро ба дин фаро хонд, пас Ҷам саркашӣ кард ва напазирифт ва гуфт Аствидодро³ даст ба ман нарасад.

Пас, ба мӯчиби ин иддао ва гуур гуфтор шуд ва девон ва мардумон вайро бикуштанд. Ҳурмузд Фаридунро низ ба дин фаро хонд, ки ў низ гуфтор ва даъвати Ҳурмуздро хор дошт, пас нотавонӣ бар ў чира шуд, чандон ки ҳатто натавонист тани хешро бар астар нигоҳ дорад, ки бияфтод ва бимурд. Пас, Гаршоспро ба дин фаро хонд, ки вай низ даъватро хор дошт. Ба сабаби ин нофармонӣ Акумандев⁴ бар вай мусаллат шуд ва ўро дар баландтарин чой бикушт.

Пас, Виштосп ҳамчунон динро напазирифт. Пас, Ҳурмузд Баҳман, Урдибиҳишт ва Озари Бурзинмехро ба хонаи Виштосп фиристод. Онон ба Виштосп гуфтанд, ки: Динро бипазир, ки агар динро бипазирӣ, эдун мо ҳама туро офарин (дуо) кунем, ки бархурдор бошӣ аз подшохии тӯлонӣ ва фармонравоии ба ком ва тавонӣ ва дер зивӣ. Низ бархурдор бошӣ аз хоста ва шукӯҳу бузургӣ. Туро писаре диҳам Паշутан ном, ки бе марг ва ҷовидон монад.

Ва агар напазириӣ динро, эдун бифармоем, каркасҳоро андар ҳаво, то гӯшти туро бихӯранд ва устухонҳоят бар замин монад. Пас, ҳамчунон Виштосп динро напазирифт.

Пас, Ҳурмузд Нариюсангро⁵ фиристод, то пеши Урдибиҳишт шавад ва вайро бигӯяд, ки: Мангро дар май биёmez ва Виштоспро бинӯшон. Урдибиҳишт чунон кард. Чун Виштосп аз он бинӯшид, дарвақт бехуш шуд. Пас онон равонашро ба гарзмон⁶ бурданд ва шукӯҳу арчмандии динпазириро ба ў нишон доданд. Чун аз он бехушӣ ба худ омад, Ҳутусро⁷ бонг кард, ки: Зартушт кучост, то аз ў дин пазирам. Зартушт он садо шунид ва назди Виштосп шуд. Пас вай динро пазирифт.

Он гоҳ ҳамаи рамаҳову сутурон ва ҳамаи оташҳои сӯзон ва ҳамаи қасоне, ки дар хона буданд, чун қаломи Зартуштро шуниданд, ки Виштоспро дин меомӯҳт, шод шуданд. Пас, Виштосп Зартуштро ба мақоми мӯбадони мубадӣ бигумошт, ки сиву панҷ сол мубадони мӯбад буд.

Он гоҳ Турбродару ва Реш ба шакли гург даромада ва Зартуштро бикушт, ки он бадкор низ худ дар ҳамон ҷо ба бадтарин марг бимурд, андар моҳи дай ва рӯзи хур (ёздаҳум).⁸

ВИЗИРКАРДИ ДИНИГ¹ (Вичаркарди диник)

Шархи холи Зартушт

Таълифи Мидевмоҳ, писари Оросп

Яке ин ки: Ман, ки Мидевмоҳ писари Оросп (Оросӣ) ва шогирди Зартушти пок ҳастам. Ва Зартушт Спитомон аз тухмаи Пурушасп буд; ва Пурушасп ва Оросп ҳарду бародар буданд.

Чунки андар маниши ман менуи оснхирад² меҳмон³ буд, ҳостам, ки иллати⁴ зоиш ва пайдоии вахшвар⁵ Спитомон Зартушти покро ба бовардоштагӣ дароварам. Ва он бузург - фарраву доноӣ ва огоҳиву мӯъчиза⁶ ва боистагии ӯро чунонки ба назари ман меомад ва хештан ба ҷашми равшан дидам, эдун ба ёдгорӣ⁷ ба навишта даровардам.

Яке ин ки, чун ман ба он замон, ки Зартушти пок аз модар бизод, ба понздаҳсолагӣ расида будам, ба донишогоҳ ва ба фарҳанг ороста (visp-pêsit / висп-писит), аз хирбадони хирадманд баҳраҳо гирифта ва он ҷӣ аз варҷ ва фарраву мӯъчизаҳои Зартушт, ки ба ҷашм дидам, ки ӯ андар [миёни] мардумони Эрон ва дигар шаҳрҳо фармонравоии Кайвиштосп ба он паёмбарӣ ба бовар буд, навиштам бо далел⁸ ва ниёиш ба паёмбари паёмбарон⁹ Зартушти Спитомони пок.

Дар баёни бордор шудани Дуғду ба Зартушт

Ин ҳам аз рӯи донишу биниш ба равшанӣ навишта шуда, ки Дуғду модари Зартушт буд. Аз оmezish бо Пурушасп обистан буд (ки Зартушти пок андар ишками ӯ бимонд). Пасон ки панҷ моҳу бисту як рӯз аз обистани бигзашт, то се рӯзи [ба зоиш боқимонда] андар хонаи Пурушасп чунон хуршеду (айуёпак) моҳи рӯшнӣ ҳар гоҳ медурахшид. Буд аз ин шигифтпайдой, ба шигифт Дуғду. Пас фарраи (advénak) вахшварии Зартуштро ба хоб дид. Ва пеши хобгузор шуд ва он ҷӣ, ки [ба хоб] дид буд, пурсид.

Хобгузор посух гуфт [<Муй], ки: Фарзанде, ки бад-ӯ обистаний, писари номӣ ва авижай аст, ки аз ту зода шавад. Сардори некон шавад. Бадон ва ҷодугаронро барандозад. Ва гайҳонро ба оини дини бехӣ (dêni vehin) орад ва ту ба ромишу осоиш ҳоҳӣ расид.

Зоиши Зартушт андар замони Лӯҳросп

Чунин пайдост, ки аз худоии [шохии] Лӯҳроспшоҳ саду даҳ сол биянчомида буд, ки ба рӯзи хурдод ва моҳи фарвардин [шашуми фарвардин] андар замон (яъне бомдодон) Зартушт ишками Дуғду бизод ва андар ҳамон замони зоиш бихандид. Аз он шигифтӣ ва фарра [фарри Зартушт] се зани ҷодугар ва хешону ҳамсоягон, ки ба ёрии Дуғду ҳонда шуда буданд, қи ишон перомун нишаста буданд, тарсиданд ва гуфтанд¹⁰ ки: чи [холе] ин буд, аз меҳӣ ва бузургӣ ва варҷаст ё густоҳӣ ва часоратро [ст], пас бо шитоб ба ҳонаи хеш рафтанд ва ба он ҷодугарон огоҳӣ (âkâhiš) доданд. Ҳамаи [он] гумроҳон бо тарсу бим барои нобудии Зартушт чора намуданд. Ва Прушасп ба фарруҳӣ Зартушт ном ниҳод ӯро.

Мӯъцизае, ки бар асари бадҳоҳии Дуросрав ба натиҷа нарасид

Яке дигар ин шигифтӣ варҷвафарра, ки пас аз зоиши Зартушт ба ҷашми хеш дидам, ки чун бадманиш Дуросрав аз ҳандидани Зартушт огоҳӣ ёфт, мадҳуш шуд. Ҳамон замон ба ҳонаи Пурушасп фароз шуд ва колбади Зартуштро нигарист. Бо дasti ҷаҳон ӯро гирифт ва бо дasti рост аштритиз ба сӯи ӯ бурд. Дасти он бадманиш ҳамон дам бишкаст ва бемор шуд ва колбади Зартуштро аз даст фурӯҳ ниҳод ва пур аз ранҷу андӯҳ ва шикастҳӯрда бозгашт ва ин шигифт мӯъциза (frajût фарҷуд) ба ҳама ҷо бовар шуд.

Ба оташ афқандани колбади Зартушт ва сард шудани оташ бар ӯ

Эдар (ин ҷо) пайдост, ки Дуросрави аз рӯи кина ҳашмгин [ва] пуртарс бо он ҷодугарон гуфт, ки: Ҳаме оташтуҳма оваред ва оташ фароз афрӯzed, он колбади¹¹ Зартуштро андар он бияфканед. Ҷодугарон ҳамон гуна карданд. Ба ёрии додори меҳрубон (hu-ârau) як мӯ аз тани поки ӯ кам нашуд. Ва оташи сӯзон чун об шуд ва ҳеч ранҷ ва осеб ба [Зартушт] нарасид.

Эдун Дуғду ва Пурушасп, [ки] писарро ба ҷой надиданд; ӯ [Дуғду] Пуршаспро дармон, ки буд, гуфт ва огоҳ кард. Пас Дуғду колбади Зартуштро, ки андаруни оташи сӯзон дид, берун кард ва сипоси додор кард.

Дар гузаргоҳи говон афкандани колбади Зартуштро

Яке ин равшан кунам бузургии он бузургро. Чунки колбади Зартуштро абар насӯзонидани оташ [ва] Дуроосрави бадманиш огоҳӣ ёфт, аз нав барои нобуд кардани ў ба сӯй вай тозид. Гуфт ба [чодугарон]: Ки он колбади Зартуштро андар душворгузаргоҳи говони бисёр афканед. То говон ба якборагӣ равон бишаванд ва зери пои эшон нобуд шавад. Чодугарон ҳамчунон кардан.

Пурушасп ва Дағду писарро бар ҷой надиданд, [онгоҳ] хурӯшиданд. [Пас] мо, хешовандон барои ёрӣ ба сувачой шудем. Андар гузаргоҳи говон дидем, ки аз бахшиши Ҳурмузд гове бузург, (ки ў андар миёни говон бузургсуд[тар] буд, аз бақия); пурнерӯ ва пилмонанд буд, ҳамчу пешвое - пештоҳт, (ки пеши Зартушт истод), то ўро ҳама рӯз нигаҳбонӣ ва посдорӣ кард, (ӯро [аз осеби] говон боздошт), пештар аз ҳамаи [говон] он ҷо рафт ва пас аз ҳама аз он ҷо битоҳт.

Пурушасп ва Дағду бо мо, хешовандон ба сабаби фарзандкомагӣ¹² аз сӯе ба он ҷо менигаристем. Пас, колбади Зартуштро аз он гузаргоҳи говон бардоштем ва Пурушасп ба сабаби он ки колбадро [ба зери по] наспурда буданд говон, хушнуд буд.

Дар гузаргоҳи асbon

Яке инро ба пайдоӣ гӯям, ки бузургии Зартушт чун осеб нарасониданд ўро говон, бисёр афзун шуд ва огоҳӣ ба он ҷодугарон расид. Дигарбор бо (оин ва равише) нав барои мирондани Зартушт [Дуроосрав] чора кард. Ва ба ҷодугарон фармуд, ки [ӯро] андар роҳи асbon бияфkanанд ва асbonи бисёр ба он обхӯр битозонанд [ва ўро] ба [зери] суми асbon биспаранд.

Ҷодугарон ҳамон гуна кардан. Пурушасп ва Дағду писарро бар ҷой надиданд. Бисёр хурӯшиданд. [Пас] мо, хешовандон барои ёрӣ ба ҳар сӯ ва ҷой шудем. То ўро андар гузаргоҳи танги асbon дидем ва асби сумдоре, (ки ўро сум ситабртар) ва зардгӯш ва бар асbon пешво буд, пеш тоҳт ва поси Зартушт дошт. Чун ҳамаи асbon рафтанд, ў охир аз ҳама рафт. Ва [мо] битоҳtem ва колбади Зартуштро бе ранҷ ва бидуни осеб баргирифтем.

Андар лонаи гурги тӯлакушта

Яке ин равшан кунам бузургии он бузургро. Он сардори ҷодугарон (Дуросрav), ба сабаби он ки наспурда буданд асбон [ба зери сум ўро], оғаҳ шуд, аз нав барои нобуд кардани Зартушт бо бадманишӣ ҷора кард. Ва фармуд, ки он колбади Зартуштро андар сӯроҳи (лонаи) тӯлаҳои қушташудаи гург бияфканад, то ки гург бирасад, тӯлаҳоро қушта бинад ва колбади Зартуштро ба он қинҳоҳии тӯлаҳо бо ҳашм бидарад. Ҷодугарон ҳам ба он оин карданд.

Чун Пурушасп ва Дағду писарро бар ҷой надиданд, бисёр ҳурӯшиданд ва бонг карданд [ва] мо, хешовандон, ки нохурсанд будем, ба ёрӣ расидем ва ба ҳар сӯй ва ҷой равон шудем, то андар ҳонаи рустое, ба миёни гиёҳон дидем, ки пеши колбади Зартушт гургони зиёнкор нишастаанд ва Зартушт абар ранчи гургон пой ҳамезанад, (кашки гургро даҳон яке бар дигаре фуруд ҳамеомад).

Пас гургон ноумед аз он ҷо битоҳтанд¹³ ва колбади Зартуштро баргирифтем ва бад-он гуна мӯъциза ва шигифтии бисёр аз Зартушти пок пеш аз вахшварӣ (паёмбари) ба пайдой расидааст. Ҳарчи ба дидай хеш он ниёзманд дидам, навиштам.

Маниши дуруст ва тарбияти пархезкоронаи Зартушт

Яке ин ки бахше аз бисёр бахшҳои бузургӣ ва фарраву мӯъциза[ҳои] Зартуштро пайдой оварем.

Чун Зартушт ба синни понздаҳ сол расид, ба парастиши эзадон ва амшоспандон кӯшотар буд. Аз [паём-ваҳий] Сурӯш огоҳ буд ва аз виростани ҳӯй ва сиришт, ки танро аз нишонаи бад ва орзуву майл ва шаҳвату оз ва ниёзу ҳоби зиёд ва ҳудҳоҳиву фирефторӣ ва қинварзиву тӯҳмату суханчинӣ [боз медошт], бипарҳехт ва шиносоии додор Ҳурмуздро нишона дошт. Неквиростагиро аз он чизҳое, ки дошт, ҳурсанд (қонеъ) буд. Ва аз нопойдории моли гетӣ [огоҳ буд] ва фарҷоми танро шиносотар, хуб [ба ёд дошт] ва ба ҳар гоҳу ҳар гуна дар ниёши додори меҳрубон кӯшотар буд. Ва ба дарвешон ва арзониён доду дихиш бо ҳешкорӣ мекард ва ба он дурустманишӣ ва парастиши дар пеши эзадон меҳру дилбастагӣ ёфт ва бо онон, ки нишони комравӣ [доштанд], буд.

Пешогохӣ додани Кайхусрав, Манучехр ва... ба зуҳури Зартушт

Яке ин ки аз варҷ ва фарраву виростагии ҳӯю сиришт ва мӯъцизай Зартушт ба он ҷодугарон ва ситамгарони девясонон ва бадниҳодон – биму ранҷ ва озору ноумедӣ бияфзуд ва ба тарс афтоданд. Чи аз пешогохӣ [аз омадани Зартушт] ҳама доштанд. Чун Кайхусрав (Kâi-hôsrô) аз Сурӯш; ва Афросиёби тӯронӣ (Frâsyâk-Tûr) ва Манучехру Лӯхроспшоҳ ин пешогохиро дода буданд.

Эдун пайдост, ки Лӯхроспшоҳ бисёр ба тан ранҷур буд ва пеши оташ ба парастиш истод. Аз фарраи оташ овози хуши менуи кирдори дармонбахше ба пайдой ва равшанӣ [шунид], ки: Эй Лӯхроспшоҳ, ҳурсанд бош, ки чораи ранҷу дарди ту [ба дар омадани] орояндаи порсой Зартушт Спитомон аст, ки ба [замони] фармонравоии писари ту, Виштосп ба вахшварӣ ҳоҳад омад.

Озор ва осебҳои Дуросрав ва ҷодувон

Яке ин ки ҳамаи ҷодугарон ва Дуросраву Бротрук ба Зартушт кин ва ҳашмабар бурданд. Онон дар осеб расонидан ва ба марг расонидан чора натавонистанд кард бар Зартушт ва мо, ҳешовандон. Барои ситамкорӣ ва озору осеб расонидан ва ба ранҷ даровардани [мо] тоҳтанд ва мо дар он бадбахтӣ ҳамдостон будем.

Муҳоҷирати Зартушт аз Эрон ва гузар аз оби рӯд, ки ба фармони Худованд барои вай ва ҳамроҳон роҳ боз кард ва шуҳуд ва дидори Ҳурмузӣ

Чун Зартушт ба синни сӣ сол расид, аз бадии Дуросрав бо ин ниёzmanд, ки Мадевмоҳ ҳастам, ҳамсуханӣ кард ва фармуд, ки аз ситамгарии дехҳудоёни ҷодукома бо ҳамаи ҳешону пайвастагон ва занон якбора бо фармони Сурӯш ба сӯи Эроншарҳ равам, то осудагӣ ва бебимӣ бинам. Сухани Зартушт бо андешаи ман шоистатар ва пазируфтанитар буд. Бо ҳурсандӣ ва ҳамдодистонӣ бо ҳамаи ҳешон ва занону пайвастагон ба сӯи Эрон равон шудем.

Чун пеши обе бузург, [ки] чун дарё буд, расидем, ба номи Абоёқ қишибонон аз об гузарондани [моро] напазируфтанд. Барои раҳӣ аз он душворӣ Зартушт пеши Ҳурмузӣ ҳарду даст фароз дошт ва бо ростандешӣ (аз самими қалб) намоз бурд. Дар

ҳамон замон рӯъяте нуронӣ, равшантар аз моҳу ситора, аз осмон то ба замин фуруд омад ва гиёҳонро равшан кард ва овозе менӯй шунида омад, ки:

- Эй Спитомон Зартушти бузург, дилбастагии ту ҳоҳам, [эътиқод ва тавакқулу имони ту ба ваҳӣ мӯчиби гузари ту аз душворӣ ҳоҳад шуд], бо шитоб або хешовандон аз оби дарё бигзар ва бе бим бош.

Пас Зартушт аз нерӯмандӣ ва пиризгарӣ ба пешвой чилавдорӣ ва пешқаровуӣ рафт ва мо низ аз паси ў гузар кардем.

Оби дарё дупора шуд ва пуле фароҳ намудор шуд. Ба рӯзи анeron ва моҳи спандормаз ба Эроншаҳр расидем. Ҳам ҷашне фароҳ буд. Дар он ҷаши ромиш кардем. Пас, кишибонон аз ин мӯъцизай шигифт пушаймон шуданд.

Гузари дувумбор аз миёнаи об ва шуҳуд ва дидори Баҳман ва меъроҷи даҳсола дар миёни менувон ва амшоспандон

Яке ин равшан қунам, ки чун ду дигар равандагӣ [пеш омад], аз Сурӯш фармон фароз омад, [дар канори] он рӯди Виҳдойитӣ, ба он замон ки Зартушт аз он рӯди гиромӣ [мегузашт], ба сӯи ман, ки Мидюмоҳ ҳастам, гуфт, ки: Мисоли марде менуиманзарро аз сӯи ҷануби Нимрӯз ба ҷашм дидам, ки ў буд Баҳман. Бо меҳр ва дилбастагӣ фармуд, ки:

«Эй Зартушт, аз оби Виҳдойитӣ зуд бирав, то ҷизҳое менӯй ва варҷу фарраи Ҳурмузд бинӣ, чи ман Баҳман ҳастам ва ту паёмбари (ваҳшвар) додори меҳрубон».

Чун, ки Зартушт ин суханро ба ман гуфт, дар андеша ҳушнуд шудам. Пас Зартушт боло рафт¹⁴ аз сӯи он оби Дойтӣ бо як ҳаракати сареъ аз он рӯди гиромӣ ба ёрии Баҳман ва нерӯи порсӣ ва ростгувишӣ¹⁵ ба он беҳтарин – ҷаҳон шуд ва ба ҳампарсагии додор Ҳурмузди ҳамаогоҳ [расид ва] то даҳ сол андар [миёни] он менуиён ва амшоспандон буд.

Пас аз даҳ сол Зартушт бо мӯъциза ва паёмбари аз осмон ба замин ва айвони Виштосп фуруд омад ва шоҳ аз ўдин пазируфт

Ва пас аз даҳ сол ба рӯзи хурдод ва моҳи фарвардин (шашуми фарвардин) Зартушт Спитомони пок бо варҷу фарраи паёмбари (ваҳшварӣ) аз мену (ҷаҳони мисолӣ ва маънавӣ) ба ин ғетии астуманд фуруд омад; (нишаста) абар он авранги заррин, [ки] ҳама музайян (ва ороста), равшан чун хурshedу моҳ буд.

Бомдодон аз осмон абар хонаи Кайвиштоспшоҳ фуруд омад. Ҳамаи мардумон ин шигифт ба ҷашми хеш диданд; ин ки ошкупи¹⁶ хонаи Виштосп бибурид¹⁷, ки аз авранги заррин [он] менуиманзар, аз он роҳ вай ба пеши таҳти Виштосп омад.

Ҳамаи мардумон ва Виштосп шигифтзада буданд, ки Зартушти паёмбар бо варҷ ва фарраи менӯй аз он авранг ба зер омад ва ба пешгоҳи заррин нишасти. Ва се ҷиз бо худ дошт; чун ҳар бисту як наски Авесто ва оташи Бурзинмехр ва дарахти сарв. Ҳарсеро ба [он] ҷо ниҳод. Ва ин ҳама шигифтиро ба нигоҳи хеш дидам ман, ки Мидюмоҳ ҳастам.

Виштоспшоҳ, чун қаш(ки ў) ин ҳама варҷ ва фарра ва нерӯ абар дид, пурсид: Қистӣ ва аз кучо омадӣ? Зартушт гуфт, ки: додори некафзун ба паёмбари абар они ту маро фиристодааст, ки туро роҳнамой бувам ба ростиву покиву порсой ва эътиқоду бовар бигравонам.

Пас оташи сӯзонро бардошт [ва] ба он дасти Виштосп дод ва Виштосп ба дасти Ҷомоспу Исфандиёр ва дигарон дод, ки дасти ҳеч қасро насӯзонид. Пас он оташро абар он додгоҳ нишонд. Ва коштани он дарахти сарв; онро андар замин кошт.

Чун қаш[ки он] боло расид, ва ҳар барге, ки аз шоҳ мерӯид, бар он барг ба фармони Ҳурмузд ба равиши менӯй навишта буд, ба қаломи у вижана, ки: Эй Кайвиштосп, дини виҳро¹⁸ бипазир.

Ҳамаи мардумону гиёҳон аз ин шигифт мӯъчиза ба шигифт омаданд ва оташи Бурзинмехри Варҷованд ва пирӯз бидуни ҳеч ҳезум ва бӯй ба худии худ сӯzon буд; ва обу ҳок бар он бекор¹⁹ буд.

Аз ин шигифттар мӯъчиза, ки ба ҷашм дидам, ин ки Виштоспшоҳ абар дини виҳ бо гумон ва бовар шуд.

Бемор шудани асби Виштоспшоҳ ва дармони шигифти Зартушт

Рӯзе пой ва дасти асби сиёҳи Кайвиштосп андаруни шиками ўnopайдо буд. Доноён ва пизишкон чора натавонистанд кард. Ва Зартушт ба сабаби он душманини бадандешону гумроҳон ва суханчинон андар зиндон буд ва ҷизе наҳӯрда буд. Кайвиштосп ба фаросат ва дарёftи азизе донист, ки: ба [сабаби] озурдани ёрони эзадон ин бадӣ ба он [асби] ман расид, ки дасту пои асби ман нопайдо шуд. Чораи он [ба василаи] Зартушти пок аст.

Пас Зартушти паёмбарро аз [он] ҷои зиндон хост ва аз рӯи меҳру дӯстӣ [бо вай рафткор] кард ва пушаймон буд аз куниши хеш. Ва Зартушт аз варҷ ва фарраи Ҳурмузд дасту пои асби

сиёхро берун овард, Виштосп хушнуд буд. Чомосп ва Исфандиёр ва Фрашуштар ва Пишутан ва ман, ки Мидюмоҳ ҳастам, дини ўвижай некро пазируфтем ва ба шогирдии ўарzonӣ шудем.

Мӯъцизai Зартушт ва баровардани чаҳор хости Кайвиштосп ва ёрони вай

Яке ин ки рӯзе Кайвиштосп, шоҳаншоҳ барои озмоиши мӯъцизai паёмбарӣ ва аз ростии [он аз] Зартушт хост, ки: «Ман худ бемарг ва бепирӣ бувам ва бар тани ман корд ва найза коргар набувад. Ва ҳамаро зи осмонро ҳарчи буду ҳаст ва пас аз ин бувам, бидонам ва беҳтарин ҷаҳони порсоёнро (биҳишт) дар ин зиндагӣ бубинам».

Зартушт гуфт, ки: «Аз ин ҷаҳор чиз якero барои они хештан бихоҳ ва он се кома²⁰ барои он се каси [дигар]. Додори бартар[ин] онро ба шумо диҳад».

Пас Кайвиштосп бартарин ҷаҳонро²¹ ба зиндагӣ дидан хост, барои они хештан пазируфт.

Зартушти пок ба ёрии Ҳурмузди Худой ба рӯзи менуии монсраспанд ва моҳи спандормат барсамгиёҳро густурд ва друнъашт [драуна].

Бар он (драун) чун шир ва гул ва бода (май, шароб) ва анор ниҳод. Ва пас аз ситоиш ва ниёши додори меҳрубон бодаи яштаро²² ба он Виштосп дод, то ки ўандар хоб шуд ва бартарин ҷаҳонро дид.

Ва гули (яштаро) ба даствари ў Чомосп дод, ки [ӯро] аз [ончи] ҳаст ва буда ва бувад, ҳама аз пайдоихо (ҳаводис) биёгоҳанд.

Анорро ба он Исфандиёр баҳшид. Исфандиёр яшттан²³ шуд, чунон ки корди тез бар тани ў бекор (бесар) буд.

Ва ба он Пишутан, писари Виштоспишоҳ, шири яшта дод. Ҳам дарзамон бемаргӣ ва бепирӣ ёфт.

Пас Виштоспишоҳ бар дини беҳи маздояснон бегумон шуд ва Зартушти пок, Спитомонро ба паёмбарӣ пазируфт ва дини беҳи авижай маздояснон ба гайҳон ривоҷ кард. Ва аз ин шева ва бисёр мӯъциза аз он фарраманд паёмбар Зартушт ба ҷашми хеш дидам. Ҳам андак аз бисёрҳо ба ростӣ навиштам. Додорон равони бузурги ўро биёmurзод.²⁴

АРДАВИРОЗНОМА¹

Ба номи Йаздон

Чунин гуянд ки он замон ки Зартушти аҳлав (порсо) дин пазируфту ба ҷаҳон онро раво кард ва то сесад сол сипарӣ нагашт, дин дар вижагиву бешакиву гумонӣ биистод. Ва пас Минуи Бади гаҷаста (малъун) Алаксандари Ҳрумоик (ҳарумой)-ро ки дар Миср миҳан дошт, бо қишивари Ирон барои набарду вайронӣ ва тарсу ҳарос ба пайдо овардан фиристод то мардум бигарданд (айнан: гумони бад бибаранд) аз дин. У даҳйубади (фармонраво) Иронро бикушт, дару (дарбор) худоӣ (фармон-фармой, ҳукмронӣ) биситад.

У патёраи (бадкор) бадбахти ноаҳлави (коноро) гунахкори (айнан: Друванд), базаҳкор (бадкирдор) Алаксандари Ҳарумой(к) ки ба Миср миҳан дошт, ҳамаи номаҳо, бавижа ҳамаи Авиштову Занд ки бо оби зарр дар ҷандин пусти виростаи ғов навишта шуда буданду дар Истахри Побагон дар Дижи Нибишт нигаҳдорӣ мешуданд, бисухт. Ҷанд [тан аз] дастурону (кишишҳои бузург), додварон, ҳирбадону мубадон ва динбардорон (соҳибдинон), мардони тавонгар, худогоҳу донишмандони Иронро бикушт.

Ва у [туҳми] кину нооштӣ ба миёни миҳону (бузургон) қадхудоёни Ироншаҳр биафканд ва [ниҳоят] худ шикасту ба дузах бирафт. Ва пас аз он мардумони Ироншаҳр яке ба дигарӣ-ш дар [ҳолати] ошубу пайкор ҳаме буданд ва чунки худоӣ (фармонраво), даҳйубад, солору дастурони диногоҳ набуд-шон, ба [ростои] кори Йаздон гумон (шубҳа) доштандӣ ва кешу мазҳаби(?) гуногун, зиндиқиву гумонҳо ва нофармонӣ дар ҷаҳон дар он ҷо ба пайдо омад то он замон ки фарруҳу анушарвон Озурбади Мориспандон ки подифроҳ тибқи тақозои дин ба роҳ монда буд – яънӣ миси тофта (гудохта) бар (қафаси сина) рехтан – ва ҷанд додистон (процесси судӣ) ва додварӣ (муҳокимаи судӣ) ба ҷудокешон (зиндиқон) ва ҷудомазҳабон(?) барпо карда буд, ба ҷаҳон омад.

Ва дин дар себишин (дарҳамбарҳамӣ) буд ва мардумон дар гумон (ҳолати шакку шубҳа) буданд. Пасон муғмардону дастурони дин ки [ба дин вобастагӣ/иртибот доштанд] аз у вазъи дин бад андуҳгин буданд ва пурбим. Ва ишон ба дари пирузгар озури Фарнбағ анҷуман оростанд ва бас (ва ҳар гуна) сухану сиғолиш (андеша) пиромуни он вазъ иброз доштанд ки мо бояд ба ҷорае (натиҷае) бирасем ки аз миёни мо яке аз менугиён

(чаҳони минуӣ, трасцендентӣ) огаҳӣ биёварад ки мардуме ки дар ин овом (овон) ба сар мебаранд, бидонанд ки оё ин йазишњхову (худоҷӯй) друни оғриғгор ва нийрангу подъобиҳ ва йуздаҳрагиҳ ки мо мекунем, ба йаздон мерасида бошанд ай ба девон ва оё ба фарёди равони мо мерасида бошанд ё не? Ва ба ризогии дастурони дин ҳама мардумро ба дари озури Фарнбағ хонданд ва ишон аз миёни онҳо ҳафт мардро чудо карданд ки пеши йаздону дини у бегумонтар (муътакидтар) буданд ва манишн (андеша), гуфтору гувишту кирдори (куништ) хеш виростатар (мураттабтар) ва порсотар буданд. Ва гуфтанд ки «Шумо худ ба худ бишинед ва аз миёни худтон якеро ки бад ин кор бихтару бегуноҳтарин ва шуҳратмандтар аст, бигузинед».

Ва пас ан ҳафт мард бинишастанд ва аз миёни у ҳафт [нуҳуст] се қасро баргузиданд ва аз у се қас – Вироз ном [мардеро] ки уро Виҳ-Шопур ном аст, бигузиданд. Ва пас у Вироз чун он сухан бишинид ба по (рост) истод ва даст ба [таги] қаш карду гуфт ки: «Агар шумо чинин мепиндоред – ба ман порае аз банг надиҳед – агар ҳам инро ман меҳоҳам-то шумо ба бар (сина) найза афканед ва агар найза ба ман мерасад ба ҳоҳиш [-и том] ман ба ҷои аҳлаву друвандон ҳоҳам шуд ва пайгом дуруст (чунонки мебояд) ҳоҳам бурд ва [посух пас] рост ҳоҳам овард».

У маздеснон найза ба бар(?) оварданд ва нуҳустин бор ба ҳумат андешаи хуб ва дигар [бор] ба ҳуҳт (гувишти хуб) ва дигар ба ҳуваршт (куништи хуб) афканданд. Ҳар се бор найза ба Вироз омад. Ва у Вирозро ҳафт ҳоҳар буд ва у ҳафт ҳоҳари Вироз уро чун зан буданд. Ва ишон саргарми азёд (азбар) кардани номаҳои динӣ буда буданд ва дуоҳо вирд дошта буданд ва чун [додистон] бишиниданд, чунон гароншон омад ки гиристанду бонг карданду пеши анҷумани маздеснон бирафтанд ва намоз бурданду гуфтанд ки: «Макунед ин чиз, шумо, маздеснон чи мо ҳафт ҳоҳаронему у як бародар [-и мо] ва ҳафт ҳоҳар у бародарро зан(?) ҳам ҳастем. Чунонки бар як дар хона ҳафт дастак болои як болор ниҳода мешавад ва агар у болор гирифта мешавад, ҳама ҳафт дастак вайрон мешавад, мо ҳафт ҳоҳарро у ягона биродар аст чи ҳар зивишну (зиндагӣ) доришин (дорой) ки фароз аз Йаздон мерасад [ва] ҳар некӣ (хубӣ ки мо дар зиндагӣ дорем) аз у аст. [Агар] шумо пеш аз замон аз ин шаҳри зиндагон уро ба у шаҳри мурдагон мефиристед, шумо чинин аст ки [чинин маънӣ дорад ки] ситам ба мо ҳоҳед кард (карда бошед).

Ва чун у маздеснон он суханон бишиниданд, ҳафт ҳоҳаронро хурсанд карданд гуфтанд-шон ки «Мо Вирозро то ҳафт руз (баъди ҳафт руз) ба шумо биспарем ва ному (шарафи) фарруҳӣ

ба ин мард хоҳад монд». Ва сипас ишон ҳамдодистон (розӣ) шуданд».

Сипас у Вироз пеши маздеснон даст ба [зери] каш бикарду ба ишон гуфт ки: «Дастур (ичоза) ҳаст [магар] то рувонигон бар хонам ва хуриш бихварам ва андарз (васият) бикунам, пас маю банг бидихедам?». Дастурон (кишишҳои калон) фармуданд ки «Ҳамон бикун».

Пасон у диндастурон андар у мони мину (парастишгоҳ, айадони оташ) ҷоеро ки сӣ гом (қадам) аз оташ дур буд, бар гузиданд ва у Вироз сарутан бишуст ва паймузани (либос) нав бипушид, хешро буи хуш биолуд (айнан: бибуёнид), ба таҳтгоҳи (раҳти хоб) шоистаи густурдаи нави пок густурда – ба як ҷои поки он бинишаству друн йашту рувонигон ба ёдиш оварду (андоҳт) хурок бихурд. Ва сипас диндастурон майу бандги Виштоспон ба се ҷоми зарин пур карданд ва онҳо якеро ба ҳумату андешаи хуб у дигарро бо ҳуҳт (гувиши хуб) ва он сеи дигарро бо ҳваршт (куништи хуб) фароз ба Вироз бидоданд. Ва у он майу банг бихурд ва ба ҳушӯрӣ-ш (он замон ки ҳушйор буд) воз бигуфт ба бистар бихуфт.

У диндастурон ва ҳафт ҳоҳарон ҳафт рузшабон ба оташи ҳамешасуз ва буйгузор (буё) найранги динӣ, Авиству Занд бигуфтандӣ ва йашту наску ғоҳон (Готҳо) сурудандӣ ва ба торикий [уро] бад пос (посбонӣ) доштандӣ (кардандӣ). Ва ишон ва у ҳафт ҳоҳарон ба пиromуни (давр) бистари у Вироз нишастандӣ. Ҳафт руз-шабон (шабона(й)ruz) Ависто вирд доштандӣ. У ҳафт ҳоҳарон або ҳама маздеснон, диндастурону ҳирбадону мубадон ба ҳич Ҷевеник (вачҳ) шабзиндадориро наҳиштанд.

Ва рувони у Вироз аз тан [-и у] ба Ҷагоди Дойдик [ба] Чинват Пул бишуд ва ҳафт шабайруз (айнан: рузшабон) боз биомаду андар тан[ш] бишуд. Вироз барҳост чунонки (мисли ин ки) аз хоби [муқаррарии] хеш ҳеста бошад – Ваҳман-манишну ҳуррам.

У ҳоҳаронаш ҳамроҳи диндастурону маздеснон чун у Вирозро диданд шоду ҳурам буданду гуфтанд ки «(дуруст) хуш омадӣ ту, ай Вироз, пайамбари мо маздеснон аз у шаҳри мурдагон ба ин шаҳри зиндагон». Ишон Ҳирбадону диндастурон пеши Вироз намоз бурданд. Ва Вироз чун дидшон пазирошон омаду гуфт, ки: «Шуморо дуруд аз Ҳурмуздӣ ҳудойу Морис-пандон ва дуруд аз аҳлав Зардушти Сипитом ва дуруд аз Суруши аҳлаву Озури изаду ҳурраи (фарри) дини маздеснон ва дуруд аз дигар аҳлавону дуруд аз Некиву Осонӣ ва аз дигар минуийони биҳишт. Ва пас диндастурон гуфтандш ки «дуруст омадӣ, Ту

Вирози пайғамбари мо маздеснон ва дуруд бод Туро низ. Бигү рост ба мо аз ҳар чӣ дидӣ». Пас Вироз гуфт ки нухустин гуфтор ин ки гуруснагону тишнагонро аввал бояд хуриш доду пас пурсиш аз у кард, коре фармуд. Пас диндастурон фармуданд ки «Ануша бошу хуш». Ва ишон хуриш(хуроки) хуб пухтаву хуббӯй овардандиш ва ҳар чӣ дигар хурданӣ ва сардобу май. Ишон дурун йаштанду Вироз воз гирифту хуришн хурд тизд роениду воз бигуфту ситоиши Хурмузду Мориспандон ва сипос аз Хурдоду Амирдод, Мориспандон ангорд кард ва оғринағон хонд.

Ва у фармуд ки «дибири донову фарзона биоваред». Ва ишон дибири фарҳихтаву фарзона оварданд ва у пеш нишаству ҳар чӣ Вироз гуфт дурусту рушану (гуvizор) пурра навишт.

Ва ин у фармуд навиштан ки: Ба шаби нухуст ба ман Суруши аҳлаву Одури Изад пазиро (дучор) омаданд ва ба ман намоз бурданд ва гуфтанд ки: «Дуруст омадӣ ту, Арда Вироз (Вирози Аҳлав), агарам ҳамакнун туро овони (вақт) омадан набуд». Сипас пирузгар Суруши аҳлаву Одури Изад нухуст аз дasti ман фароз гирифтанд ва гоми нухустинро бо ёдоварии ҳумат,(дигарро) дуйумиро бо ёдоварӣ аз хухт ва сейумиро бо ёдоварии ҳуваршт бардоштаму фароз ба Чинват Пул омадам бас поно (ноно)пойандашавандай (амованд) тавонои Хурмуздод. Чун ман ба он ҷо фароз омадам, дидам (руvon) ҷони ранҷурон ки се шаби нухуст ба зин болини тан нишастаанду ин гуфтаҳои Гоҳониро вирд доранд: *ahmāi yahmāistā kahmāičīt -aҳlav ast (бихиштист) у ки аз хубиҳои (некиҳои) ҳар ка суд бибардорад.* Ва дар у се шаб бад-ишон он қадар некиҳову осонӣ (фарах) расид ки ба як умри дирозшон ба гетӣ расида буд. Ҳамчунон марде ки то дар гетӣ буд аз (мисли) у осонтару хуштару хурамтар набуд марде дигар.

Рузи сейум бомдод ҷони аҳлавон миёни(урварон) рустаниҳои хушбӯй бигашт ва уро у буй хуштар намуд ки ҳар чӣ дигар буии хуше ки ба зиндагиш шунида буд ба (бинӣ) димоф ва у боди буй аз руни (суии) рагиҳвинтар (чануб) аз нимаи (ҷониби) Йаздон биомад. Сипас худи дини уву кирдорҳош пазирош (ба истиқболиш) омаданд дар колбади (симо) духтаре бо пистонҳои (фароз) дамида бо ангуштҳои дироз ва колбади у чунон рушану барозо буд ки ба рангу руе ки ўро буд, бад созгор.

Ҷони аҳлав у духтарро пурсид ки «Ту кистӣ, ту аз кий ки ман ҳич дар гетии зиндагон накутару хубчиҳратар колабе (симое) ки турост, надидаам ҳаргиз?»

Сипас дини уву кирдорҳои у посух доданд ки: «Инак, манам кирдорҳои ту, ай ҷавони (хубманиш) хубпиндору хубгуфттору хубкирдору хубдин. Ҳамин ҳоҳишу кирдори ту аст ки ман чинин (мих) бузургаму биҳаму хуббуйу пирузгору берешам (безийонам), чунонки ту сиголидай. Чи ту дар гетӣ Гоҳон сурудӣ, обро биҳ парастидӣ (гиromӣ доштӣ), оташро фарҳихтӣ (парвариш) кардӣ. Марди . аҳлавро ту хушнуд (хушбаҳт) гардондӣ, агар у аз дур буд ай наздик. Ман фарбих будам фарбихтарам кардӣ, хуб будам биҳтарам кардӣ, сазовор будам сазовортарам гардондӣ ва ҳарчандки ман дар манзалати шуҳрат қарор доштам, чунон кардӣ ки шуҳратмандтар гаштам, пуарзиш будам арзишмантарам кардӣ ба ин ҳумату ҳуҳту ҳуваршт ки ту варзидӣ, ай марди аҳлав. Туро, ай марди аҳлав, пас аз маргат иҳтиром ҳамегузоранд ҷаро ки ту Ҳурмуздро ёд кардай деру дироз ва бо у гуфтора доштӣ. Ҳар вақт ба як муҳлати дуру дироз ба хотири он ки ту Ҳурмуздро парастидай ва (бо у) ҳамнишин будай, осоиш ба ту ҳоҳад омад.

Пасон паҳнои у Чинват Пул 9 найза гардид. Ман уро бо ёрии Суруш, аҳлав гузаштам ҳамчинин бо ёрии Одури Изади ҳуҷиста, шукуҳмандона дилерона пирузгарона ба паноҳи Михри изаду Раҷни разистан (росттарин)-у Войи биҳу Ваҳроми изади амованду Аштоди изади расокунандай ҷаҳону фарри дини маздеснон.

Фруҳарони аҳлавону дигар менуиён ба ман Вирози аҳлав нуҳуст намоз бурданд. Сипас ман Арда Вирозро, Раҷни рост (ростқавл) ки ба дастиш тарозуи зарди зарин дошт ва кирдорҳои аҳлавону (друвандон) дуруғгуёнро андоза мекард, дидам

Суруши аҳлав ва Одури изад дасти ман фароз гирифтанду гуфтанд ки «биё то ба ту биҳишту дузахро бинамоем ҳурраиву ҳуҷистагиву осониву фаруҳиву некиву ҳушибиву ҳуррамиву ромишу (оромӣ) шодиву(хуббуйи) буи диловези биҳишт—подоши аҳлавонро.

Биё то бинамоёнем-т торикиву тангӣ, душвориву бадӣ, бенавоиву гандагӣ, дарду беморӣ, саҳмгиниву бимгинӣ (тарсу ҳарос), решгиниву (зиён)у гандидагии дузах ва гуна-гуна (ҳар навъ) подифроҳ ки девону ҷодувону базаҳкорон (бадкорон) бигиранд (бигаранд). Ва боз бинамоем-т гоҳу (ҷоҳ) манзалати ростон ва гоҳи друвандон (дуругон) ва мо бинамоем-т подоши ҷуяндагони Ҳурмузду Мориспандон. Ва некии биҳишту бадии дузах. Ва ҳастии Йаздану Мориспандон ва нестии Аҳриману девон ва будани растоҳезу Тани Пасин. Ва бинимоёнем-т подоши /марди/ аҳлав аз Ҳурмузду Мориспандон ба биҳишт-андар ва

бинимоёнем-т захму подифроҳи гуна-гуна баҳри друвандон ба дузах-андар аз Ахримани друванду аз девону патёрагон (бадкорон).

Чое фароз омадам дидам рувони мардуме чанд ки ба ҳам истодаанд ва пурсидам аз пирузгар Суруши аҳлаву Одури изад ки ишон кианд ва баҳри чӣ (идар) ин ҷо меистанд. Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд ки: «Ин ҷоро Ҳамистагон хонанд (меноманд) ва ин рувонҳо то (рузи) Тани Пасин ин ҷо биистанд. Инҳо рувонҳои қасонеанд ки ишонро кирфаву гуноҳшон ростанд (баробаранд). Мардуми гетиро бигу ки: аз кирфае ки осон ба даст меояд ҳудро кинору дур магиред аз фарти ҳирсу тамаъ ва озу ниёз. Чи ҳар каро, агар кирфаҳош ҷанди Суруш ҷармананду (?) бештар аз гуноҳош, ба биҳишт меравад ва ҳар каро гуноҳҳош бештар аст, - ба дузах ва ҳар каро гуноҳу кирфаҳош рост (баробар) аст, ба ин Ҳамистагон то Тани Пасан биистад ва ишонро падафроҳ (вобаста аз) табдили (андарвой) обу ҳаво – сардист ай гармо – ва ишонро (патйора) бадбаҳтие дигар нест ки нест».

Сипас ман нахустин гом фароз ниҳодам ба («стар пойа») туи ситорагон – суйи ҳумат – он ҷо ки ҳумат ба миҳмонист (механ дорад). Бибинам у аҳлав рувонҳо ки аз ишон рушанини чун дураҳши ситораи рӯз ҳаме дураҳшон буду ҷову нишasti ишон бад рушан, барозо (пурхурраҳ) фарибурз буд. Ман Суруши аҳлаву Одури изадро пурсидам ки ин ҷо чисту ин мардум кист? Ишон Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд ки ин ҷо (стар поя) туйи ситорагон асту инҳо рувонҳои қасонеанд ки ба гетӣ ниёиш накардаанд Гоҳҳон насурудаанд, ҳведидоҳ (издивоҷ) бо ҳешованди наздик накардаанд ва ишон даҳйубадиву солорӣ накардаанд ва ба дигар кирфаҳо аҳлав ҳаме буданд(ӣ). Ман гоми дигар фароз биниҳодам (ниҳодам) суйи у «моҳпойа» он ҷо ки ҳуҳт ба миҳмонист (механ дорад), бибинам анҷумани бузурги аҳлавон [аст] ва пурсидам аз Суруши аҳлаву (аз) Одури изад ки: «Ин кудом (рақам, чӣ) ҷо асту ишон рувонҳои кистанд?» Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд: «Ин ҷо «пойаи Моҳ» асту ишон рувонҳои қасонеанд ки ба гетӣ ниёиш (йашт) накарданд ва Гоҳон насурудаанд ва ҳведудоҳ (издивоҷ бо ҳешованди наздик) накардаанд (наварзидаанд) ва ба кирфаҳои дигар (ин ҷо) идар омадаанд ва рушноии ишон ҳамоно рушанини Моҳро монад». Ва дигар боз гом фароз ниҳодам ба суи ҳуваршт ба он ҷойе ки ҳуваршт дар миҳмонист (механ дорад). Он ҷо рушноие расидам ки булантарини буландон хонандаш. Бинам у (рувони) аҳлавон бар ғоҳу болини зарандуд. Ва мардуме буд ки рушанини ишон

ҳамоно рушани хуршедро мемонд. Ман аз Суруши аҳлаву Одури изад пурсидам ки: «Ин кудом (чай) чой аст ва ишон рувонҳои кианд?» Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд ки: «Ин хуршед поя (пояи хуршед) аст ва инҳо рувонҳои касонеанд ки ишон ба гетӣ подшоҳӣ, даҳйубадӣ ва солории хуб кардаанд». Ман чаҳорум гом фароз ниҳодам ба суйи у Гаразмони рушани (дуроҳшони) ҳамеша, фарибурз. Ба ман ишон - рувонҳои гузаштагон дурӯд (саломатӣ) пурсиданд офарин карданду гуфтанд ки: «Чун ту, ай аҳлав, аз у ҳастии (олами) пурбиму ғуноҳ ба ин ҳастии бебиму бегуноҳ омада?» Бихур ин ҳоли (хуроки) ануша (бемарг) чи (зеро) ту дуру дирозидар оромӣ бинӣ (ҳоҳӣ дид). Ва пас аз он у оташи (пури) Ҳурмузд - Одури изад - ба ман пазиро (ба истиқболи ман) омад. У ба ман намоз бурд ва гуфт(ам) ки: «Дуруст (саломат) ту бимон, ай Арда Вироз, бо ҳезуми тар ки пайғом аз маздеснон аст». Ва ман намоз (ш) бурдаму гуфтам ки «Хуш омадӣ, Одури изад, Ба гетӣ ҳамеша ман ба ту ҳезуму буйи ҳафтсола мениҳодам ва акнун ту маро бо ҳезуми хвед (тар) меҳонӣ». Ва пас Оташ - (пури) Ҳурмузд - Одури изад: «Биё то ба ту фароз бинимоям он вари оби ҳезуми хвед ки бар ман ҳаме ниҳодай» - гуфту ба чойе фароз бурдаму вари (бар) бузурги оби қабудро намудаму гуфт ки: «Ин он обе аст ки аз он ҳезуме битаровад ки ту ба ман ҳаме ниҳодай». Ва сипас Мориспанди Ваҳман (Баҳман) аз ғоҳи заранҷуди ҳеш барҳост. У аз дasti ман фароз гирифту ба ҳумату ҳуҳту ҳваршт бурдам ба меҳани Ҳурмузду Мориспандон ва дигар аҳлавон-меҳани фравахри Зартушти Сипинтуму кай Виштоспу Ҷомоспу Исадвостари Зартуштон ва дигар динбурдорону динпешвоён ки аз ишон рушанитар чизе ҳич надида будам ҳаргиз.

Ва (Баҳман) Ваҳман гуфт: «Ин Ҳурмузд аст» ва ман хостам намозаш барам ба пеши пойаш (дар ҳузури у худ), вале у ба ман гуфт ки: «Намоз ба ту, Арда Вироз. Дуруст (хуш) омадӣ ту аз он ғетии бимноку ба ин чойи вижайи рушан». Ва у ба Суруши аҳлав ва Одури изад фармуд ки: «Бибаред Арда Вирозроу бинамоед ғоҳу подоши аҳлавон ҳамчинин подафроҳи друвандон».

Ва пас Суруши аҳлав ва Озури изад дasti ман фароз гирифтанду аз ҷое ба ҷое бурдандам. Мариспандонро (ҳам) дидам ва ман дигар йазданро ҳам дидам ва ман фруҳари (ҷонҳои ҷовидони) Каюмарсу Зардушту Кай-Ҳусраву Фаршустару Ҷомосп ва дигар некукорону динпешвоёнро.

Ва ман ба чойе фароз омадам ва дидам равони родон (родмардон) ки барозо (барозанда) ҳаме рафтанду бар ҳама

дигар рувонҳо рушнӣ ҳаме доданд. Ва Ҳурмузد рувонҳои рувшану буланду амованди родонро ҳаме бартар дошт. Ман гуфтам: «Хушбаҳт бошед, ай рувонҳои родмардон, чинин бар рувони дигарон бимонед». Ва инро ман сазовори парастиш дар ёфтам.

Ва ман рувони касонеро дидам ки ба гетӣ Гоҳон сурудаанд, йашт парастиш кардаанду порсой пешай ишон буда ва дини маздеснонро ки Ҳурмузд ба Зартушт омухта буд, оварда буданд.

Чун ман фароз омадам ва дидам мардуме чанд ба он паймуза (пушоки) бо зару сим озинбаста - аз дигар паймузанҳо оростатар. Ва ин ба ман аздари ситоиш намуд.

Ва сипас ман дар зори тавоно оғарида рушнӣ рувони онҳоеро дидам ки ба хешовандони наздики хеш байугонӣ кардаанд, аз ишон як рушноии ҷанди кӯҳ ҳаме дурахшид. Ва инро ман аздари ситоиш дар ёфтам. Ва ман рувони худоён ва подшоҳони хубро дидам ки аз ишон нури миҳиву биҳӣ, амовандиву пирузгарӣ ҳаме полост он замон ки ишон туйи рушнӣ мешаванд бо гардуни раҳниварди зарини хеш. Ва инро ман аздари шитоиш дар ёфтам. Ва ман рувони бузургону ростгуён дидам дар рушноии буланд бо ҳурраҳи миҳ (виқори хоса) мерафтанд. Ва инро ман аздари ситоиш дар ёфтам.

Сипас ман рувони у занони пурхумат, пурхухту пурхваршти (фармонбурдор) сарҳамро дидам ки шуҳои хешро солор мешумурданд бар паймузани (либос) бо зару симу гуҳар озин баста. Ва ман пурсидам ки: «Ишон рувонҳои кианд?» Ишон - Суруши аҳлаву Одури изад - гуфтанд ки: «Ишон рувони у занҳое ҳастанд ки ба гетӣ обро орамидаанд, оташро орамидаанд, замину урвару дову гуспанд ва дигар ҳама оғаридаҳои биҳӣ Ҳурмуздро орамидаанд. Ишон /худоро/ чустаанд, друнро риоя доштаанд йаздон орамидаанд ва парастиш ишон кардаанд.

Ва ишон барҳай (майазд, қурбонӣ) овардаанд, йазданни менуиву гетӣ гиромӣ доштаанд. Ва нисбати шуҳову солорони хеш хушнудиву ягонагӣ, тарсогоҳиву фармонбурдорӣ ҳувайдо кардаанд. Ва ба дини маздеснон бегумон будаанд (шубҳа надоштаанд) ва дар оростани кирфа кушо будаанд ва аз гуноҳ парҳез доштаанд». Ва инро ман аздари ситоиш дар ёфтам.

Ва ман рувони худочуёнро ва монсарбаронро (кишиш) дидам дар рушноии буланд дар як ҳолати гиромидошти миҳ (калон). Ва инро ман аздари ситоиш дар ёфтам.

Ва ман рувони ишон (онҳое) дидам ки найранги (маросими) ҳамогдин доштанд ва йазиши (парастиши) йаздон мекарданд дар ҳоле ки болои дигар рувонҳо нишаста буданд

кирфаҳои ишон чунон буланд буданд ки худ осмон. Ва инро ман аздари ситоиш дар ёфтам.

Ва сипас ман рувонҳои артишдорон (чанговарон) дидам ки ишон рафтори бисёр хушҳолона ва хучиста доштанд дар пироҳани даҳӣубадону зину афзоли гурдон - хубсоҳти пироста бо зару гуҳар ва хуб озинбаста дар гардунаи шукуфо бас шукуҳманду амованду пирузгар. Ва инро ман аздари ситоиш дар ёфтам.

Ва ман рувонҳои онҳоеро дидам ки ишон ба гетӣ бас храфстар (англҳо) куштаанд аз ишон (хурраҳи) фарри обҳо, оташу озар, урвар ҳама ҳамчинин хурраҳи замин полост бо як буландиву барозандагӣ. Ин маро аздари ситоиш намуд.

Ва ман гоҳҳои заррин бисёр дидам бо бистари хубу болиштҳои бо ҷилдҳои зебо пушонда ки болошон рувони қадҳудоёну дихҳудоён ки диху дудаву мону меҳану дастгирд ва ҷойҳои вайрон(а) обод кардаанд, нишаста буданд – онҳое ки бас қаҳасу (канал), руду ҳонҳо баҳри ободониву шукуфоиву суди домон (маҳлӯқот) овардаанд. Ва ишонро дар пеш фруҳарҳои обу урвару мардумони аҳлав бо як амовандии (виқори) пирузгари бузург (баҳри ҳимоя) истодаанд ва оғарину ситоишшон доранду сипосшон ангоранд. Ин ба ман бас сазовори ситоиш намуд.

Сипас ман рувони (хермон) сарварони ҷомиа, омузандагон, пиҷуҳандагонро дар як ҷои дураҳшон ва шоду хуррам дидам. Ин маро бисёр сазовори ситоиш намуд.

Ва ман рувони ҷудокунандагон, оштиҳоҳон, биҳидустон ки аз ишон як рушноие ки ҳамоно рушноии ситораву, моҳу ҳуршедро мемонд, поло буд ва худ оромона ба андарвое (фазо, ниворе) рушан гурозон (ба тамкин равон) буданд.

Ва ман ҷаҳони аҳлавонро дидам – рушан, бас хучиставу ором бо гулҳои диловези бисёр – ҳарранг, шукуфта ба сад намуд, дураҳшону пурхурраҳ (фарибурзу) пуршодӣ ки ҳич ка ба серӣ надида ҳаргиз.

Пас Суруши аҳлав ва Озури изад аз дasti ман фароз гирифтанд ва ман аз он ҷо фарозтар шудам.

Ман фароз расидам ба ҷое ва руде бузург дидам душворгузар ки бас рувонҳо фруҳарҳо дар у буданд ки аз у гузаштан наметавонистанд бархешон ва бархеи дигар ба ранчи бекирон, бархешон – осон (бехорӣ). Ва ман пурсидам ки ин ҷӣ руд асту ин мардум кистанд ки чинин ранҷ мебаранд (дар гузаштани ин руд)? Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд: «Ин руд ҳамон сиришки фаровонест ки пас аз даргuzаштани ин гетӣ баҳр – шон биҳилидаанд (рехтаанд) аз ҷашмон. Агар мардум ҳар

чӣ шевану муйа (нола), гиряа кунанд ва ашк беҳуда бирезанд, ин руд афзоиш кунад. Ишон (онҳое) ки гузаштан натавонанд, касонеанд ки аз паси ишон (баъди он ки ҷаҳон дар наваштанд) шевану муйаву (нолову) гиряа бисёр кардаанд ва ишон (онҳое) ки ин рудро ба осонӣ гузаштаанд аз паси ишон шевану муйаву гиряа кам кардаанд. Ва ту ба у ғетигон бигу ки «Чун шумо шевану муйаву гиряи беҳуда ба ғетӣ нақунед чи ба рувони даргузаштаи шумо зийону саҳти бештар мерасад».

Ва дигар бор боз ба Чинват Пул омадам ва рувони друвандон (ғайри порсо) дидам ки се шаби нуҳуст ба ишон чунон зиёну саҳти расид ки ба ғетӣ ҷанди у саҳтиро ҳаргиз надида буданд. Ман аз Суруши аҳлав ва Озури изад пурсидаам ки: «Ин рувони марди друванд аст ки ба он сүйе давон аст ки он ҷо мурда буд - ба худи он ҷойе рувон ба роҳ баромада. У ба сари болин (-и ҷаноза) нишаста ин суханҳои Готҳоро мегуяд: «ай додор Ҳурмузд, ба қудом замин ман ҳоҳам ғурехт ва аз кӣ паноҳ ҳостгор ҳоҳам шуд?». Ва дар ҳамон як шаб ба у онҷунон зиён, саҳти бирезад ки ба як мард дар як умри дирози у ба ғетӣ реҳта.

Сипас боде сарду ганда пазирои у омад. У равонро чинин намуд ки у бод аз ними суйи (абоҳтар) шимол – аз ними девон омада ва гандатар аз у ҳич боде набуда ба ғетӣ. Ва дар у бод у дину кирдори хешро дар колбуди занӣ ҷиҳ (шилихта) – ғажду фарсуда, бо зонуҳои қаҷу қилебу нишини барҷаста ва бо донғоҳи руиҳам ҳобида чунонки ки дар сару рӯйу тани як ҳарфасти гандатарин аст, дид.

Ва пасон рувони друванд мегуяд ки: «Ту кий ки ман миёни доми Ҳурмузду Аҳриман аз ту зишттару ғаждтару гандатар надидаам».

Ба вай у зан мегуяд: «Ман ҳамон кирдорҳои бади туам – ҷавони душманишу душгуйишу душқунишу душдин. Ҳамин ҳоҳишу кирдори туаст ки ман зишту баду (базакор) гунаҳкор, даридаву пуда (фарсуда), бадбуву ҳаста (нопируз), ахмуам дар ҷашми ту. Ту медидӣ касеро ки нийоишу друну ситоъи мекарду йазданро парастиш мекарду намозшон мебурд, обу оташ, гуспанду урвар ва дигар домони биҳ парвариш мекард, ту кирдори ба коми Аҳриману девон созгор аз худ ҳувайдо мекардӣ ва чун ту медидӣ касеро ки бахшиши шоиста ба хубону сазоворони омада аз дуру наздик мекарду испанҷу (миҳмоннавозиву) пазирӣ ба ишон аз худ намудор менамуд ва ҷизу ҳостаи заруришон медод, дар ба руяш мебастӣ. Ва ҳарчанд ман худ дурушту дағал будам дурушту дағалтарам кардӣ. Ва ҳарчанд ман худ норизо будам, норизотарам кардӣ. Ман худ ба абоҳтар

(шимол) нишаста будам, чунон кардī ки боз аз бохтар болотар бинишинам ба (туфайли) душхумат, душхұт ва душхуваршти ту ки варзиши ҳамешагии ту буда буд. У варзишҳои ту (дер замон) дуру дироз маро шиканч медоданд бо парастиши бади диру-дирозе ки Ахриманро мекардī ва у ҳамнишинии бади пайваста ки бо у дошта будī.

Пасон рувони друванд гоми нухустинро суи душхумат бардошт, дуйумиро – суи душхұт, сейумиро – суи душх(y)варшт ва чаҳорум гомро бардошта давон суи дузах шитофт.

Пасон Суруши аҳлав ва Озури изад дасти ман бигирифтанд ва чун ман чанде ба он дастур рафтан гирифтам, дар сари роҳам сармову ҷолабарфак, хушкиву гандагӣ бисёр дидам ки ба гетӣ ҳаргиз на дида будам ва на шунида. Ва чун фарозтар шудам арганди дузахро дидам, чунон жарф ки саҳмгингтарин ҷоҳ, то жарфтар мерафт, ториктар мегашт ва бимгингтар ҷо ва ба торикий чунон торик буд ва даст гирифтам имкон надошт (?). Ба гандагиву бадбуйӣ чунон аст ки ба ҳар қа агар ба бинӣ боди у бу бирасад... биларзаду биуфтад. Аз тангии у ҳар қас истодан натавонад ва ҳар қас мепиндорад ки: «Танҳоям». Ва чун се шабу се рӯз ин ҷо бимонад, (у) бегумон чинин ҳоҳад гуфт: «Нуҳ ҳазор сол аст банда будаам, маро ҳич намехиланд». Ҳар кучо агар ҳрафстар (ҳашарот) аст – агар кам аст – аз куҳ кам нест ва рувони друвандон чунон медариданду меҳойиданду мекафонданд ки саг устухонро.

Суруши аҳлави хубруйу пирузгар ва Озури изад аз он ҷо маро ба осонӣ гузаронданд ва ман фароз омадам, дидам рувони марде ки рувони чун море аз нишеми у андар шуду аз даҳонаш бурун омад ва морони бисёри дигар андоми (тану андоми) уро хурдан доштанд. Ман Суруши аҳлав ва Озури изадро пурсидам ки: «Ин мардум чӣ гуноҳе карда ки рувонҳошон чинин подифроҳи гирон мебаранд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони ӯ марди друванд аст ки ба гетӣ кунмарз карда ва мард бар ҳештан ҳишта. Акнун рувони у чинин гирон подифроҳ барад».

Ман ба ҷое фароз омадам ва дидам рувоне зане ки аз палидиҳои мардумон ҳаме ташти (ҷом) пайопай баҳри хурдан медиҳанд-ш. Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳе карда ки рувонаш чинин подифроҳ мебарад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занест ки ба [ҳангоми] даштон напарҳехту додҳо (расму ойин) надошт (риоя накард), ба обу оташ бишуд (рафт)».

Ва ман дидам рувони марде ки уро пуст мекарданد ва уро бо азобу шиканч мекуштанд. Ва ман пурсидам ки: «Тани ин чӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин подифраҳ (кайфар) барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин чони у марди друванд аст ки марди аҳлавро ба гетӣ кӯшта». Ва дидам рувони мардеро ки риму даштони занон ба даҳонаш ҳаме резанду у худ фарзанди зебо-ш мепухту меҳурд. Ва ман пурсидам ки ин тан чӣ гуноҳ кард ки рувон-ш чинин подифроҳ барад. Суруши аҳлав ва Одури изад гуфтанд ки: «Рувани он друванд мард чинин подифроҳ барад ки ба гетӣ даштонмарз карда (зани доштонро расида) ва подифроҳ барои ҳар бори паридаи у понздаҳу ним танонуҳр аст».

Ва ман рувони мардеро дидам ки аз гуруснагиву ташнагӣ бонг ҳаме кард ки: «Мемирам (Бимирам)!» ва у муйу риши хеш меканду хун меҳурд ва каф аз даҳонаш меафканд. Ман пурсидам ки: «Чӣ гуноҳ ин тан карда ки рувонаш чинин подифраҳ барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони ҳамон друванд мардонест ки у ба ҳангоми гуфтугузор (сухбат) обу урвари Ҳурдод ва Амурдодро меҳурданд, вақти хурдан намедоштанд (чизро риоя намекарданд) ва боз намегирифтанд он замон ки ба гетӣ буданд ва гунаҳкорона (найранги) маросими друнро ҷашн намекарданд. Ин ки Ҳурдод-об ва Амурдод – урвардо хор доштаанд, аз ин ру ҳамакнун рувони ишон чинин подифроҳи гирон бояд бибарад.

Ва ман рувони занеро бидидам ки ба дузах ба пистон-ш (аз пистон-ш) дарво меистоду ҳрафтарон ҳама тани уро мечӯйиданд (нобуд кардан доштанд). Пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони у подифроҳ мебарад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд занест ки шуйи хеш ҳишту тан ба марди қасон (марди бегона) дод ва руспигӣ (фоҳишагӣ, хиёнат) кард».

Ва ман рувони марде чанд ва зане чанд дидам ҳрафтар (англ, ҳашарот) пойу гардану миён – шон ҳаме мечийиданд ва аз ҳам чудошон мекарданд. Ва пурсидам ки: «Ин танҳо чӣ гуноҳ кардаанд ки рувонҳои ишон чинин подифраҳ мебаранд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Инҳо рувон(ҳо)и у друвандонанд ки ба гетӣ як-муза-бапой мерафтанду қустӣ намебастанд, рост мемиштанд ва дигар кирдорҳои девона мекарданд».

Ва ман рувони зане дидам, ки забон-ш то гардан ҳаме қашон буд ва худ дар андарвой (фазо) овезон меистод. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувони кист?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд занест ки ба гетӣ шуйу солори

хеш хор медошт, нифрин-ш мекарду душном-ш медод ва носозаш мегуфт ва бо у пархон мекард».

Ва рувони мардеро дидам, ки шиканч-ш ҳаме карданд то ба хоку хокистар хурад ба кабизу дул паймуда. Ва ман пурсидам ки чӣ гуноҳ ин тан карда ки подифраҳ барад? Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Рувони друванд мардест ки у ба гетӣ кабизу, дулаку сангъ андозаи рост (дуруст) надошт об ба май меомехт ва хок ба гандумиён меандохт ва ба мардум ба нархи гирон мефурухт. У аз мардумони хуб пайваста чиз медуздид ва ба яғмо мебурд.

Ва дидам рувони марде ки дар андарвой (ҳаво) медошт-анд-ш (муаллақ) ва панҷоҳ дев аз пасу аз пешу бо морон ҳаме задандаш. Ва пурсидам ки «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони у подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ худоии (фармонравоии) бад карда, ба мардумон ноомурзишу задор (дурушт) буда, бад бедодиву ранҷу подифраҳ у ба мардум карда.

Ва ман рувони мардеро дидам ки забон аз патфуз (ҳалқ) уро берун оҳехта буд ки храфтарон (ҳашарот)-аш ҳаме чийиданд (хурданд). Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони у подифраҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ ҳаме тухмат кард ва мардумро яке бар дигар барошуфт (бар шуронд)» ва рувони у пас гашту бирафт давон ба суйи дузах.

Ва ман рувони мардеро дидам ки узви андоми (бадани) у якдигарро мешикастанд ва аз якдигарӣ мегузаштанд. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда чинин подифроҳ барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Ин рувони друванд мардест ки ба гетӣ дар күштани говону гуспандон ва дигар чаҳорроён бедодгариҳо карда».

Ва дидам равони мардеро ки сар то пой бо афзори шиканча пушонда буданд-ш ҳазор дев мезаданд-ш аз боло бо синихҳои (зарбаҳои) бас гирону дардовар. Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ чизу хоста бас гирд (фароҳам) карду худ нахурду ба биҳон надод ва баҳр (тақсим) накарду ба анбор анбошт».

Ва ман рувони ашгаҳон (танбал) мардеро ки Давонус-ш меҳонданд дидам ки ҳама тани уро храфтарон (ҳашарот) меҷийиданд (мехурданد) ҷуз пойи (дашн) рости у ки намечийиданд-ш. Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ кард?». Суруши аҳлав ва Озари изад гуфтанд ки: «Ин рувон Давонуси ашгаҳон аст ки у

то ба гетӣ буд, коре нек ҳич накарда ҳаргиз ҷуз он ки ба пойи дашни хеш як дастаи гиёҳ (алаф) ба пеши гови варза ҳамеша меафканд».

Ва ман рувони мардеро дидам ки забони уро кирм мечуйид (мехурд). Ва пурсидам ки ин тан чӣ гуноҳ кард. Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки ин рувони друванд мардест ки ба гетӣ зуру друв (дуруг) бисёр гуфта ва бас зиёну газанд ба домон аз убода (расида).

Ва дидам рувони зане ки храфстрон ҳама тани у мечийиданд. Ва пурсидам ки «Ин тан чӣ гуноҳ карда?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ мую гесуи худ бар руи оташ шона мезад муву шпишу ришӣ бар оташ меафканд ва оташ зери тан андар мениҳод ва тани хеш ба оташ медошт».

Ва дидам рувони зане ки насои (тани) хеш ба дандон реш меканду мехурд. Ва пурсидам ки ин рувони кист? Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Ин рувони у друванд занест ки ба гетӣҷодугарӣ мекард».

Ва дидам рувони марде ки андар дузах ба монанди мори ҷанди (мисли) сутун меистод ва уро сар сари мардумонро мемонду дигар пораи (узви) тани у монандай мор буд. Ва ман пурсидам ки «Ин тан чӣ гуноҳ карда? Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд мардест ки у ба гетӣ зиндагӣ карда ва ба дузах дар колбуди мор дар омада».

Ва дидам рувони мардуме ҷанд ва зане ҷанд ки нагунсор андар дузах дарво-(овезон) меистоданд ва тани ишон ҳамаро мору гаждуму дигар храфстарон мечуйиданд. Ва пурсидам ки «Ин рувонҳои қадом мардуманд». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Ин рувонҳои мардумест ки ба гетӣ оташу обро напарҳехтаанд ва (ремани) гаждӣ ба обу оташ бурдаанд (андохтаанд) ва дониста оташро хомуш кардаанд».

Ва дидам рувони марде ки гушту насо (тан) бо хуну рим (саргину) дигар хоку ҳамурчу гандагиҳо баҳри ҳурдан ба у медиҳанд. Ва пурсидам ки «Ин тан чӣ гуноҳ карда?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ саргину(?) насо ва тани хешу мардумон ба обу оташ бурда (андохта) ва....».

Ва ман дидам рувони марде ки пусту гушти мардумон мехурд ва пурсидам ки: «Ин рувони кист?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ музди муздварон ва баҳри (қисмати) баҳраварон мезад ва ҳамакнун рувонш гирон подифроҳ бояд бибарад».

Ва дидам рувони мардеро ки күхе ба пушт мекашид ва ба барфу сармо у күх ба пушт дошт. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ кард?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ зуру (дуруг) нодурусту(?) сухани бесуд ба мардум бисёр гуфта ва акнун рувони у чинин гирон пазду (кайфару) подифроҳ мебарад».

Ва дидам рувони мардеро ки гуҳу насову (лоша) реманий (чирк) баҳри хурданш медиҳанд ва девон-ш ба сангъ кулух мекуфтанд (мезаданд). Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ кард ки рувони у чинин гирон подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардум аст ки гармоба бисёр мешуданду ишон ҳихр (гуҳ) насо ба обу оташу замин мебурданд ва аҳлав андар мешуданду друванд (бадар) берун меомаданд».

Ва дидам рувони мардуме чанд ки ғирев мебардоштанд мегирийиданду бонг мезаданд. Ва пурсидам ки: «Ин кадом мардуманд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ишонро падаршон (ҳануз дар батни) модаршон тарқ карданд у чун зода шуданд, пидаҳо бар на пазируфтандшон ва ҳамакнун ба падарҳошон гилаву гузор доранд».

Ва дидам рувони марде ки нобурное чанд пеши пош уфтолдаанду бонг доранд ва девон ҳамоно - ҳамчу саг бад ишон дар меафтанду танҳошон медараанд. Ва пурсидам ки «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувон-ш чинин гирон подафроҳ барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ нобурноён фарзандони (ноболиги) хеш напазируфта».

Ва дидам рувони зане ки ба пистони хеш күх меканд ва бар сар-ш санги осиёбе ранги рист (тан?) тарошидаро медошт. Ва пурсидам ки «Ин зан чӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин гирон подафроҳ барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «Ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ кудаки хеш насову (лоша, бечон, аборт) табоҳ карду бияфканд».

Ва дидам рувони мардеро ки кирмаш ҳама андом мечуйид. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ гувоҳи бад медод ва чизу хост аз хубон мерабуду ба бадон медод».

Ва дидам рувони мардеро ки мағзи мардумон ба даст дошт ва мағз мөхурд. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд мардест ки ба гетӣ хоста (чизу чора) на аз раҳи рост ки аз чизи

касон дуздику андухт ва худиш (?) ба душманон ҳишт ва худ бояд ба дузаҳ тани танҳо бошад».

Ва ман дидам мардуме бисёр ки сару риши ишон тарошида буду гунаҳошон зард, танҳошон пуда-фарсадаву храфастрҳо ба сару таншон мерафтанд. Ва пурсидам ки «Ин мард кисту инҳо кудоманд?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои ҳамон мардум аст ки ишон ба гетӣ (аҳлумйоги) зиндагӣ фиребгарӣ будаанд ва мардумро вайрон мекарданд ва аз доди бихӣ ба доди бадӣ меоварданд ва бас кешу гироиши дуруғин (?) дар ҷаҳон раво (роич) мекарданд».

Ва ман дидам рувони марде ки девон медарандаш чунонки саг медарад ва у мард нон ба сагон медиҳаду ишон намехуранду бару шикаму рони ҳамон мард меҳуранд. Ва ман пурсидам ки «Ин тан чӣ гуноҳ кард ки рувон-ш ин подифроҳи гирон барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд мардум аст ки саги ўшбонӣ ва монбониро (посбони хона) аз ҳуриш боз дошта ай зада ва кушта».

Ва дидам рувони марде чанд ки ишон гуҳу ҳихр (?) ва насову ремани (ғаждӣ) мардумон мечуянд (меҳуранд) ва девон санг мекананду аз пас ишонро меандозанд ва ишон кӯҳе ба пушт (шон) мекашанду қашидан наметавонанд. Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ кард ки рувони ишон (онон) ин гирон подифроҳ барад». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друвандон аст ки ба гетӣ замин ҷен карданду дуруғ ҷен карданд ва бас мардум [бар асари у кори ишон] бе буну (бунёду) бе бар карданд ва ба ниёзу дарвешӣ омадаанд (расидаанд) ва боястӣ ҳироҷи гирон медоданд».

Ва ман дидам рувони марде ки қӯҳеро ба ангушту ноҳун меканд ва девон аз пас ба мори шебак (?) мезадандаш ва ниҳеб мекард. Ва ман пурсидам ки : «Ин тан чӣ гуноҳ карда?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ сомону виманди (? ҳадду ҳудуди) қасон сипуҳт (зур кард, поймол кард) ва аз они хеш кард».

Ва ман дидам рувони мардеро ки ба шонаи оҳанин гушт аз тани у мекашанду баҳри ҳурдан медиҳандш. Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба мардум ваъдаи дуруғ баҳри пушту зинҳор (нигаҳбонӣ) дода».

Ва ман дидам рувони марде ки уро ба ихтиёри тири шевову (?тез) санг қулӯҳ вомегузоштанд. Ва ман пурсидам ки «Ин тан чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд

ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ меҳрдруции (паймоншиканӣ) фаровон ҳам бо аҳлавон ҳам бо друвандон карда чи ҳам бо аҳлавон ҳам бо друвандон миҳр (паймон) шарт аст.

Ва сипас Суруши аҳлав ва Озурни изад аз дасти ман фароз – гирифтанду маро ба зер ба Чагоди Дойдик фуруд оварданд ба биёбоне бибурданд ва дар миёни ҳамон биёбон ва аз он ҷо гилаву бонги рувони Ахриману девон, друҷону дигар рувонҳои друвандон ва маро чинин намуд ки ҳафт қишвари замин меларзид (ё ва маро чинин намуд ки ин ҷо ҷанди ҳафт қишвари замин аст). Ва чун ман ҳамон бонгу оҳу нола шунидам тарсидаам ва аз Суруши аҳлав ва Озурни изад ҳоҳиш кардам ки: «Идар (ин ҷо) мабаредам ва бигардонедам». Ва сипас Суруши аҳлав ва Озурни изад ба ман гуфтанд ки: «Матарс чи туро ҳаргиз аз ин бим набояд». Ва Суруши аҳлав ба пеш шуд ва Озурни изад аз пас ва бебимиҳо (нотарсона) мани Вироз фароз ба (ҳам)он торикии дузах андарунтар шудам.

Ва ман дидам ҳамон торикии бимгин, саҳмгин, бас дарднок, гандай дузахро ва пас ман ба андеша фуру рафтам ва маро чинин намуд ки у(яънӣ дузах) ҳамчун як ҷоҳест ки ҳазор бонг бизанӣ ба жарфнои у нарасад ва (чунон жарф аст ки) чун (агар) ҳама ҳезуми андар гетист руйҳам руи оташиш бигузоранд аз бадбуии уро аз у оташ буе ҳич дар наояд ҳаргиз. Ва ҷандон ки друвандон гушу ҷашме доранд ки ҷанди мӯйӣ ба буши асп (бешумор) доранд яке дигаро дидан ва шунидан натавонад. Ҳар кас пиндорад ки: «Танҳоам». Ва баҳри ишон аст ҳама у тому торикий, гандагиву бимгинӣ, заҳму подифроҳ ки дузахрост гуна-гуна. (Чун) ҳар ка дар дузах аст рузе метавонад бонг кунад ки: «Ҳануз ҳам он нуҳҳазор нашуда то аз ин дузахмон раҳо биқунанд».

Сипас ман дидам рувон(ҳо)и друвандон ки чун аз гуна-гуна барф, борону барф, сармои саҳт, гармои оташи тезсуз, душгандагӣ, сангъ хокистар, ҷолаву борон ва дигар бадиҳо дар ҳамон ҷои торикии пурбим подифроҳ мебаранд.

Ва ман пурсидам ки: «Чӣ гуноҳ кардаанд ин танҳо ки рувонҳӣ ишон чинин подафраҳи гирон мебаранд?» Суруши аҳлав ва Озурни изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои у друванд мардум аст ки ба гетӣ ҷанд гуноҳи марговар бисёр карда ва оташи Баҳромро афсурда (хомуш кард) ва пули руди навдог (қишиғард, навозӣ) бар қанда зуру дуруғ гуфта ва ҳамеша зургувоҳӣ (гувоҳии дуруғ) дода ва аз ҳоҳишон баҳри беподшоҳӣ, ҳирсу пастиву нозу ҳиши му рашкро бегуноҳ мардуми аҳлав куштаанд ва бо

фирефториҳои бисёр рафтор кардаанд ва акнун рувони у мардум бояд чинин захму (озору) подифроҳи гирон бибарад.

Сипас ман рувони касонеро дидам ки морон-шон мегазиданду мечуйиданд (мехурдан). Ва пурсидам ки: «Ин рувонон они кианд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои у друванд касонеанд ки ба гетӣ дину худоро (мункир) буданд».

Ва ман рувонҳои занонеро дидам ки саршон бурида аз тан чудо буд ва забоншон бонг (бонгу фарйод) дошт. Ва пурсидам ки: «Ин рувонҳои кист?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Инҳо рувони у занҳоенанд ки ба гетӣ шевану гилагузорӣ кардаанд ва бар сару рушон заданд».

Ва сипас ман дидам рувони мардеро ки кашон ба суюи дузах меомаду пайваста мезадандаш. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд мардест ки ба гетӣ сару руи хеш ва дасту... дигар қисмҳои ғажди андоми хеш ба оби истодаи бузург ва хони равон бас шуста ва Хурдоду Мориспандон озурда».

Ва дидам рувони зане ки мегириstu пусту гушт аз пистони хеш меканду меҳурд. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ кард ки рувон-ш чинин гирон подифраҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занест ки кудаки хеш аз ниёзи гуруснагиро гирён ҳишт (гузошт)».

Ва дидам рувони марде ки тан андар деги руин карда буд ва уро мепухтанд дар ҳоле ки пои рости у беруни он дег истода буд. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ кард?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки ба зиндагонӣ-ш фосиқона бас ба сари у зани шуйманд мешуд ва тан уро базаҳкор (гунаҳгор) буд ва ба он пои рости хеш вағу (ғук, вағак) мор, мору қаждум ва дигар храфсторон бас зада бечон карда ва кушта.

Ва ман дидам рувони у друвандон ки меҳурданд ридаи хешро ва боз меҳурданду меридан. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувони қиҳоанд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои у друвандонанд ки ба гетӣ ба зиндагии менӯй бовар надоштанд ва ба дини Ҳурмузди додор носипос буданд, ба некии ба биҳишт ва бадии ба дузах ва ба будани Растворезу Тани Пасин гумон (шубҳа) доштанд».

Ва ман дидам рувоне зане ки ба шонаи оҳанин бару пистони хеш медарид. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ кард ки рувони у чинин подифроҳи гирон барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ

аз шуйу солор фуругузорӣ карда бад-иш бад буду бад медошт ва хештан ороста бо марди касон (шуйи мардум) шилехтагӣ карда».

Ва дидам рувони зане ки ба забони хеш ҳовани (?) гарм ҳаме (пайваста) мешт (мелесид) ва дасти хеш зери он брезон (ҳован) ҳаме сухт (месухт). Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони у гирон подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ дар шуйу солори хеш бедоду посухӣ (чангӯ чангӯл) карда ва сагзабон буда ва нофармонбурдорӣ карда ва ба хоҳишҳо хости у ба худ наздик шудан нагузашта ва у хоста (чиzu чора) аз шуйи дуздида ниҳонӣ андухта ва аз они худ карда».

Ва ман дидам рувони занеро ки гирёну бомон (гирйону нолон) меомаду мерафт ва уро ба сару ру жолабарфак мерехт ва зери пойи уро руди миси гудохта мерафт (равон буд) ва у худ сару руи хеш ба корд медарид. Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин подифроҳи гирон мебарид?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занест ки аз марди касон (шуйи мардум) нохешкориҳо (ғайриқонунӣ) обустан буда ва кудак табоҳ карда. Ва аз дарду подифроҳу гую (уро чинин менамояд ки) бонги он кудакро мешунавад. Ва у медаваду давон аст ва уро ин чунон гарон менамояд ки ту гуйӣ ба руи миси тафта равтуу дорад. У пайваста бонги он кудак мешунавад ва руи хеш ҳаме бо корд реш дорад ва кудакро ҳаме хоҳаду уро набинад. Ва у то дорашгирд ин подифроҳ бояд (ба) барад.

Ва дидам рувоне чанд ки то ба сина ба гилу гандагӣ уфтода буданд. Ва доси тез дар пойи дигар узви бадани у мешуд ва модари падари хеш меҳонданд. Ва пурсидам ки ин рувонҳои кианд ва ишон чӣ гуноҳ кардаанд ки рувонҳои ишон чинин гирон подафроҳ бибараанд. Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои у друвандонанд ки ба гетӣ пидару модар зиён овардаанд ва афсусу омурзиш ба гетӣ аз ишон нахостаанд.

Ва ман дидам рувони зану мардеро ки забон ба берун қашон доштанд ва морон зафари (ҳалқ) ишонро ҷуйидан (хурдан) доштанд. Ва ман пурсидам ки: «Ин танҳо чӣ гуноҳ карда ва ин рувонҳои кианд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои онҳоеанд ки ба гетӣ туҳмат мекарданд ва якеро ба дигарӣ шур меандохтанд».

Ва ман рувони мардеро дидам ки дар торикии дузах оvezon буд ва ба дасти хеш досе оҳани дошт ва у бару каши кеш мебуриду меҳе оҳанин ба ҷашм мезад. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувон они кист ва у чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури

изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки шаҳреро ба мийончигӣ (баҳри додгустарӣ) дошт ва он чизе ки мебоист кардану фармудан на карду на фармуд. Ва сангъу кабизу (?) паймонаи ких (хурд) дошт. Ва чилаву гузор аз дарвешону аз коривонигон (раҳгузарон) намешунид».

Ва ман рувонҳои марду занеро дидам ки мардро ба биҳишт мекашиданду занро ба дузах. Ва чу зан баст ба мийону кустики (камарбанд) мард ҳар замон меафканду мегуфт ки: «Чун он замон ки (чун) бо зинда будем ҳар чизи неку буд аз они ҳардумон буд ва акнун инҳо туро ба биҳишт мекашанду маро ба дузах?» Он мард гуфт ки: «Ин аз он аст ки ман ҳамеша чизу хоста баҳри биҳон (хубон) нийоишмандону дарвишон андухтаам, ва додаамшон ва ҳумату ҳухту ҳваршт варзидаам. Ва йаздон йод кардаам ва девонро нақуҳиши кардаам (бигзоштаам). Ва аз биҳдинон маздеснон бовар доштам. Ва ту аз биҳону дарвешону нийоишмандон ва корваннигон (раҳгузарон) фуругузорӣ карда ва ту йаздон никуҳидаву уздеспастон (будпастон) парастидӣ ва душмату душҳваршт варзидӣ ва аз дини Аҳриману дивон бовар кардӣ».

Ва сипас у зан ба у мард гуфт ки: «Ба зиндагӣ-мон ҳаматани ту бар (тани) ман солору подшоҳ буд ва тану ҷону рувони ман они ту буд ва хуришу (хурду хурок), дорой, сару либоси манро аз ту буд. Пас баҳри чӣ боре аз ту заҳму подифроҳ баҳри ин набурдам ва чиро биҳиву порсой наомухтӣ-м ки биҳиву порсой мекардам то сипос ҳамакнун чинин заҳму подифроҳ намебурдам?» Пасон он мард ба биҳишт шуд ва он зан ба дузах. Ва сипас он занро аз он пушаймониш дар дузах ҷуз торикиву гандагӣ бадбахтие дигар, пазиро набуд. Ва он мард дар биҳишт мийони дигар аҳлавон аз наомузондану нагардонидани он зан ки дориши (моли) у буд ба шарм (шармгин) нишаст.

Ва ман рувонҳое занонро дидам ки дар ҳар ду ҷашмшон меҳҳои ҷубин зада шуда буданд ва ба як по ниғунсар буданд. Ва бас гаждуму мор, миру магас, кирму дигар ҳрафстарон ба падфуз, бинӣ, гуш, куну ҷойи... ишон андар мешуданд дар меомаданд. Ва пурсидам ки ин рувонҳо они қианд ки чӣ гуноҳ кардаанд рувони ишон чинин гирон подафроҳ барад. Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳои друванд занҳоенанд ки ба гетӣ шу доштанду бо марде дигар меҳуфтанд ва г...н медоданд, гоҳу бистари шу табоҳ медоштанд ва тани шу меозурданд.

Ва ман рувонҳои занонеро дидам ки нағунсар афканда (шуда) буданд ва аз тани ишон мисони сихи зуда (ҷайра) чизе оҳанин бо ҳар ҷойи у руста буд. Ва он ҷизҳоро ба тани ишон

мезаданду мекашиданد ва ба жарфнои чанди як ангушт тухми деву дручен, гандагиву римани ба даҳону бинишон мешуданд. Ва ман пурсидам ки: «Ишон чӣ гуноҳ кардаанд ки рувонҳошон чинин гирон подифраҳ баранд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занон аст ки ба гетӣ ба шу миҳрдуруҷӣ (паймоншиканӣ) карда ва аз шу дур будаанду хуш ҳаргиз набудаанд аз шу ва г...н надодаанд».

Ва ман рувони мардоро дидам ки наймури у бурида буд ва моронаш мечуйиданд (мехурдан) ва ба ҳар ду ҷашми у мору кирм мерид ва уро бар забон меҳе оҳанин руста буд. Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин гирон подифраҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мардест ки қунмарз бас карда ва аз комҳоҳии бадро зами қасон г...да ва ба ҷарbzабонии хеш зами қасон фирефта аз шӯй ҷудо карда».

Ва ман рувони занеро дидам ки даштони хеш меҳурд. Ва пурсидам ки: Ишон чӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин гирон подифраҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: Ин рувони у друванд занҳоанд ки ишон (вақти) даштон напарҳештаанд, обу оташ, Сипандармази замин, Ҳурдоду Амирдод меозурдаанд, бар осмону ҳуршеду моҳ менигаристаанд ва сутуру гусфанд ба (вақти) даштон (- и хеш) (?) меозурданд ва марди аҳлав риман (ғажду чирк нигоҳ) медоштанд».

Ва ман рувони занонеро дидам ки аз даҳ ангуштшон хуну рем (чирк) меомад ва мемишту меҳурданд ва аз ҳар ду ҷашмоншон кирм омадан дошт. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувонҳо кистанд ва ишон чӣ гуноҳ кардаанд ки рувонҳошон чинин гирон подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занонанд ки ишон (ба руи хеш) ранг ниҳодаанд ва муи қасон ба пероиш доштаанд ва ҷашми йаздонии мардумон бастаанд».

Ва ман рувони қасоне дидам ки ишон нигунсор ба пойе овезон буданд. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувонҳо кистанд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувонҳо аз қасонеанд ки ишон ба гетӣ сутуру гусфанд бас ба бедодиҳо зада ва қуштаанд».

Ва ман рувонҳои дидам ки зери пои ғовон афканда шуда буданд ба шоҳ задандшон ва шикамшон дариданд ва устухоншон бишикастанд ва менолиданд. Ва (ман) пурсидам ки: «Ин мардумон қианд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у дурувандонеанд ки ба гетӣ сутуру ғови варзаро

даҳон баста ва ба гармӣ обшон надода ва гуруснаву тишина коршон дошта».

Ва рувони занонеро дидам ки ба дастону дандони хеш пистони хеш мебурид ва сагон шикамиш медариданду меҳурданд ва (бо) ҳар ду пой бар (мис) руйи гарм меистод. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувонҳо они кистанд ва чӣ гуноҳ кардаанд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занон аст ки ишон ба гетӣ ба ҳангоми даштон ҳуришу (хурду ҳурок) соҳтанд ва пеши марди аҳлав бурданд ва ҳурдан фармуданд ва ҳамеша ҷодугарӣ мепурсиданд ва Спардармади замину марди аҳлав озурданд».

Сипас ман рувонҳо дидам ки пушту дасту пойи реш доштанд ва нигунсар овехта шуда буданд руи (тафта) ва санги гирон ба пушташ меборид. Ва (ман) пурсидам ки: «Ишон кианд ва ишон чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друвандон аст ки ишонро ба гетӣ сутур буд ва кори саҳт фармуд ва ба бедодиҳо (бенисофона) бориш карда ва ҳуришу серӣ надодӣ ва хору низораш медошт ва чун реш шуд аз кор бозаш надошт ва (баҳри) дармониш набурд. Ва акнун у бойад подифраҳи гирон бибарад.

Сипас ман рувони зане дидам ки ба пистон кӯхи оҳанин меканд ва кудаке аз он суйи кӯҳ мегириstu бонгш меомад ва кудак ба модар ва модар ба кудак намерасиданд. Пурсидам ки: «Ин чӣ гуноҳ карда ки рувони у чинин гирон подифроҳ барад. Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ на аз шуай ҳеш ки аз дигар кас обустан буду гуфт ки: «Обустан набудам» ва кудаки ҳеш нодида.

Ва сипас рувони мардеро дидам ки ду ҷашмиш канда забониш бурида ба як пой дар дузах овехта шуда буд ва тани ҳешро бо шонаи руйини (биринҷӣ) дусара шона мезад ва меҳе оҳанин ба сари у зада шуда буд. Ва ман пурсидам ки: «Ин кист ва чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мард аст ки ба гетӣ додвари (довар) друвандон буд ва пора меситонду додистонӣ дуруг мекард».

Сипас рувони ҷанд (кас) дидам ки нигунсор дар дузах овехта шуда буданд ва хуну рем (чирк) ва мағзи мардумон ба даҳоншон андар мекарданд ва наздики бинишон меоварданд ва ҳамеша бонг дар меоварданд ки: «Мо паймонаи рост дорем!». Ва ман пурсидам ки: «Ин танҳо кианд ва чӣ гуноҳ кардаанд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд мардонанд ки ба гетӣ чун ҷиз мефурӯҳтанд ба мардумон сангу кабизу дигар паймонаҳои киҳӯ коста доштанд».

Ва сипас ман рувони зане дидам ки забони бурида ва چашми канда (дар оварда) дошт ва мору каждumu кирм ва дигар храфсторон мағзи сари уро меҳурданд ва гоҳу ногоҳ тани хеш ба дандон меканду гушти тани хеш меҳойид (меҳурд). Ва ман пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озурি изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занест ки ба зиндагӣ-ш (як умри дирози хеш) руспӣ (шилихта) буд ва бас ҷодугарихо карда ва бас базаҳкорӣ аз-иш рафта».

Ва сипас рувони занеро дидам ки забонаш сурх буд. Ва пурсидам ки: «Ин зан чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озурি изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд зан аст ки ба гетӣ зувон-иш тез буд ва шайу солори хеш бас озурда дошт ба забон».

Ва сипас рувони занеро дидам ки насои (гушти ҳароми) хеш меҳурд. Ва ман пурсидам ки: «Ин зан чӣ гуноҳ кард?» Суруши аҳлав ва Озурি изад гуфтанд ки: «Ба гетӣ ниҳон аз шу гушти бисёр хурда ва ба дигар қасон дода».

Ва сипас рувони занеро дидам ки пистони у сузонду буд ва шикамиш дарида ва рудаҳошро ба сагон дода буданд. Ва (ман) пурсидам ки: «Ин зан чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озурি изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занест ки ба гетӣ заҳру рӯгани афсун кард(а) дошт ва ба мардумон барои хурдан медодшон». Ва сипас рувони зане дидам ки рувони у дар пустӣ оҳанин кунанд ва даҳони уро боз кунанд... ва уро боз ба танури гарм биниҳанд. Ва пурсидам ки: «Ин зан чӣ гуноҳ карда?» Суруши аҳлав ва Озурি изад гуфтанд ки: «Ин рувони друванд занест ки ба зиндагӣ-ш у ҳуҳем (ҳуҳодоб) фарзона мардро зан буд ва бо у душхему (бадхлоқ) базаҳкор мард паймонро бо шуйи хеш шикасту бо у биҳуфт.

Ва сипас рувони занеро дидам ки море бузург ба тани (қад) у боло шуд ва ба даҳони у биомад. Ва пурсидам ки: «Ин тан чӣ гуноҳ карда ки рувони ӯ чинин гирон подифраҳ мебарад?» Суруши аҳлав ва Озурি изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд зан аст ки аз хведидоҳ (никоҳи бо хешованди наздик) саркашӣ карда».

Ва сипас рувони занеро дидам ки ба шонаи оҳанин тану рӯйи хеш шона мекард ва ба пистон-ш кӯҳи оҳанин меканд. Ва пурсидам ки: «Ин зан чӣ гуноҳ кард?» Суруши аҳлав ва Озурি изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд зан аст ки ба гетӣ базаҳ (гуноҳ) карда ва аз хостпарастӣ (баднафсӣ?)-ро кудаки хеш шир (басерӣ) надода. Ҳамакнун бонг дорад ки: «Идар (ин ҷо) ман дар мекушам (мехоҳам) то ин кӯҳ биканам ва кудаки хеш шир бидиҳам». Ва акнун у то фрашгирд наҳоҳад расид бад-у кудак».

Ва сипас рувони мардеро дидам ки нагунсар аз дарахте овехта шуда буд ва мемарзи (ба мастурбиция машгул буд) ва шусар ба дахону гушу биний-ш мерехтанд. Ва ман пурсидам ки ин тан чй гунох карда ки рувонш чинин гирон подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мард аст ки ба гетй ба ҳамсар хиёнат мекард ва зани қасон (мардум) мефириефту ба куҳу биёбон (бероҳа) мекард».

Ва сипас ман рувони у қасон дидам ки дар дузах аз зориву низориро паҳлуи ҳам ва ташнаву гурусна ва аз гармову сарморо бонг мезаданд (доштанд). Ва ҳрафстрон аз пушту пой ва дигар узви андомшон мебуриданд. Ва ман пурсидам ки: «Ишон чй гунох карданд ки рувонҳошон чинин гирон подифроҳ мебаранд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд аст ки у ба гетй хуришу бистар (хурду хоб) аз хештан пардоҳт (дареғ дошта) буд ва ба биҳону арзандагонро низ намедод ва дар бахшидани чиз низ родй намекард ва тани хешу мардуми дар солориш (фармонш) бударо (омада) гуруснаву ташна ва бечома медошт ва ишон аз гармову сармо, гуруснагиву ташнагӣ ранҷ мебурданд. Акнун ҳамаи ишон мурдаанд ва ҳама чизу хостаи ишон (чинин одамон) ба дигарон монд. Ва акнун рувони ишон ин гирон подифроҳ баранд аз кирдори хеш.

Ва сипас ман рувони у қасоне дидам ки морон мегазидшон ва забоншон меҳурданд. Ва (ман) пурсидам ки: «Ишон чй гунох кардаанд ки рувони ишон чинин гирон подифроҳ баранд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у дуруғон (нодурустгуёнанд) (?) ки ба гетй бас зуру (бад) дуруғу нодуруст гуфтаанд».

Ва сипас ман рувони мардеро дидам ки фарзанди хеш күшта мағзи у меҳурд. Ва ман пурсидам ки ин тан чй гунох кард ки рувон-ш чинин гирон подифроҳ барад? Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у додвари визиргар аст ки ба миёни визирхосторон вазирӣ дуруғ карда ва ба хубчашмҳову (назари нек) ростиҳо ба пешмолон (даъвогар) пасемолон (айборкунанда) нанигариста...»

Ва сипас рувони онҳое дидам ки меҳе чубин бар ҷашмшон зада шуда буд. Ва ман пурсидам ки: «Ин зан чй гуноҳ кард ки рувони чинин гирон подифроҳ барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у душчашмон (бадчашмон) аст ки ба гетй некӣ аз мардумон дареғ доштаанд.

Ва сипас ман рувони онҳое дидам ки нагунсор бар дузах меистоданд ва зер-шон дуду гармӣ ва забар-шон боди сард вазон буд. Ва ман пурсидам ки: «Ин танҳо чй гуноҳ карданд ки

рувоншон чинин гирон подифроҳ баранд». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони онхоеанд ки ба гетӣ ҷову хона барои коривонигон (раҳгузарон) ва сипанҷу (рубот) ҷой тануру брезон (пухту паз) надода ва агар додаанд, музд азишон ситонда».

Ва сипас рувони у зан дидам ки ба дасти хеш пистони хеш бар тобаи гарм ниҳодан дошт ва ҳар замон ругардон мекард-ш. Ва пурсидам ки: «Ин чинин зан чӣ гуноҳ кард ки рувонш чинин гирон подифроҳ барад. Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки «ин рувони у занест ки кудаки хеш шир надода низору табоҳ (зору низор) карда, ба хотири фойда (бардоштан) шир ба кудаки қасон дода».

Ва сипас рувони зане дидам ки қуҳе ба пистон меканду ташнаву гурусна ҳаме буд. Ва пурсидам ки: «Ин зан чӣ гуноҳ кард?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд занест ки кудаки хеш шир надод ва гуруснаву ташна ҳишиш ва худ(аш) баҳри бар овардани коми оз ва шавқи ҳамхобагиро або марди бегона шуда».

Ва сипас рувони мардеро дидам ки забонаш бурида буд ва ба муй мекашандиш ва (ба сару руиши) насо (саргин) меафшонанд ва ба қабизш (?) мепаймоянд. Ва ман пурсидам ки: «ин мард чӣ гуноҳ карда ки рувонш чинин подифроҳ барад?». Суруши аҳлав ва Озури изад гуфт: «Ин рувони у друванд мардест ки ба гетӣ тухм (туҳмӣ) ситаду (гирифт) гуфт ки: «Хоҳам афшонд (корид)»-у наафшонд ва ҳурду Сипандармази заминро дуруғ гуфт». Ва сипас рувони марду занеро дидам ки забоншон бурида буд. Ва ман пурсидам ки: «Ин танҳо чӣ гуноҳ кардаанд ки рувоншон чинин гирон подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд зану марде мебошад ки чун зинда буданд (ба зиндагишин) дуругу гайриrost бас гуфтанд ва рувонҳои хеш дуруғгу гардонда».

Ва сипас рувони заневу мардеро дидам ки мериданду меҳурданд. Ва пурсидам ки тани ишон чӣ гуноҳ кард ки рувоншон чинин гирон подифроҳ барад?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друванд мард ва зан аст ки ба гетӣ насо (лоша) (ҳайвонҳо) гунаҳгорона ҳурда ва бабраки обӣ дар об кушта ва дигар домҳои Ҳурмузд задаву кушта».

Ва дигар рувонҳои друванд мардону занонро дар дузах низ дидам дар дузахи саҳмгин, бимгин, решгину пурзарари бас дардовари торик ки заҳму подифроҳи гуна-гуна мебурданд.

Ва сипас ман рувонҳое дидам ки ба забон меҳҳои ҳалонда доштанд ва дар дузах нигунсор фуру мешуданд ва девон бо

шонаи оҳанин ҳама тани ишонро меканданд. Ва ман пурсидам ки: «Ин рувонҳо они кианд ва уҳо чӣ гуноҳ карда ки рувонишон чинин гирон подифроҳ баранд?» Суруши аҳлав ва Озури изад гуфтанд ки: «Ин рувони у друвандон аст ки ишон ба гетӣ ба сарвароншон (хундҳошон) нофармонбурдор буданд ва дар сипоҳу гунди худошон душман буданд. Акнун идар чинин гирон дарду заҳму подифроҳ бояд бибараанд».

Ва сипас ман Ганнок Менуги пурмарги геҳон барҳамзани душдинро дидам ки дар дузахи друвандон афсусу рийорӣ нужҳанд: «Чиро нони Ҳурмузد меҳурдеду кори ман мекардед ва чиро андешаи додори хеш накардед ва ба коми ман кор кардед?» Сипас чинин як афсусгариҳо (пужханд) ба друвандон мекард.

Пас Суруши аҳлав ва Озури изад он дасти ман гирифтанду аз он ҷойи торики саҳмгини бимгин фароз биоварданд ба он сари рушноиву анҷумани Ҳурмузду Мориспандон бибурданд. Чун ман хостам намоз бибарам, Ҳурмузд пеш ман буд осон (некбаҳт). У гуфт ки: «Дуруст (хуш) омадӣ, ту ай аҳлав Ардавирози пайамбари маздеснон, бишав ба (у) ҳастии астуманд, чун дидиву донистӣ ростиҳо (рост) ба гетигиён бигу чи ман ки Ҳурмуздам, бо ишонам. Ҳар кас ки дурусту рост мегуяд ман мешиносам ва медонам. Бигу (ин ҷизҳоро) ба доноён». Чун (вақте ки) Ҳурмузд бад ин сон мегуфт ман шигифт бимондам чи (танҳо) рушноиро дидам ва танро надидам ва бонг шунидам ва донистам ки ин Ҳурмузд аст. Ва додор Ҳурмузд афзунтарин аз минуиён бигуфт: «Ту Ардавироз ба маздеснони гетӣ бигу ки «Роҳи аҳлавон ва роҳи парӣуткешон як аст ва он дигар роҳҳо роҳ нест(анд) ва он як роҳро бигиред он роҳи аҳлавро ва на ба фаруҳӣ, на ба тангӣ на ба (хотири) ҳич роҳи дигаразиш нагардед. Ва ҳумату ҳуҳту ҳваршт биварзед. Ва бад-он дин розӣ бошед ки Зартушти Сипитам аз манаш пазируфта ва Виштосп дар гетӣ (геҳон) раво-ш карда».

Ва доди дурусту ҳақро (пос) бидоред ва аз (доди) ноҳақ бипарҳезед. Ва аз ин ҳамчинин оғаҳ бошед ки ҳок ҳоҳад гашт гову аспу зару сим ва тани мардумон. Ва он як ҳич наомезад бо ҳок ки дар гетӣ аҳлавро ситояд ва кору кирфа кунад. Дуруст, ай Арда Вираф, ба дихи (айнан: ободӣ) хеш бишав, чи ҳар (кори) покиву подйориҳе ки шумо аз худ ҳувайдо мекунед ва пос медоред (риоя мекунед) ва чизе ки тибқи қонун пос медоред (риоя мекунед), пок ӯздаҳӯру йазишн варзед, ҳамаро ман медонам (пеш ман ошкор аст).

Ва чун он сухан(?) шунидам, ба Хурмузди Додор жарфтар намоз (сачда) кардам. Сипас Суруши Ахлав пирузмандона ва далерона маро бистар бибурд.

Пируз бод фарри (шуҳрати) дини биҳи маздеснон! Идун бод, идунтар бод! Бу дуруду шодиҳо ва осудагӣ ба фарҷом бирасид.

ЗАНДИ ВАХУМАН ЙАСН¹

Ба хушнуди додори Хурмузд ба афзунӣ, афзунидор, дурахшандай фараҳманд ва Амшоспандон! Офарини вижадарини бардини беҳӣ, маздоясонон! Тандурустӣ дерзивашигу² ободонӣ ўро бод, ки ин барояш навишта мешавад!

Дар нахустин

(1) Чунон ки аз сутудгар пайдост, Зартушт аз Хурмузд анӯшагӣ³ хост.

(2) Пас Хурмузди хирад ҳаруяспи огоҳро ба Зартушт намуд.

(3) У буни⁴ дарахте бад-он бидид, ки чаҳор шоҳа бад-он буд: яке заррин, яке симин, яке пӯлодин ва яке аз оҳанолуда.

(4) Пас ўпиндошт, ки (инро) ба хоб дид.

(5) Чун Зартушт аз хоб бедор шуд, гуфт, ки: «Худой менӯён ва гетиён ба ман намуд, ки буни дарахте дидам, ки чаҳор шоҳа бад-он буд».

(6) Хурмузд ба Спитомон Зартушт гуфт, ки: «Он дарахти якбун, ки ту дидӣ, он гетӣ аст, ки ман, Хурмузд оваридам.

(7) Он чаҳор шоҳа чаҳор ҳангоме аст, ки мерасад.

(8) Он заррин он аст, ки ману ту гуфтугӯи динӣ кунем ва Гуштоспишоҳ дин пазирад ва колбади девон бишканад ва девон аз ошкорӣ ба дур шуда, дар равиши ниҳонӣ⁵ бошанд.

(9) Он симин худовандии шоҳ Ардашеркай⁶ аст».

(10) Ва он пӯлодин худовандии анӯшараравон Хусрави писари Кувод⁷.

(11) Ва он аз оҳани олуда (ҳангоми) фармонравоии бедодонаи девони жӯлидамӣ аз тухмаи хашм⁸ аст, чун даҳумин сад соли ту ба сар равад, эй Спитомон Зартушт!»

Дар дувум

(1) Ба Занд Вахуманясн, Хурдодясн ва Оштодясн пайдост, ки як бор гучиста⁹ Маздак, писари Бомдод, душмани дин пайдо омад, то мардумонро душмани дини Яздон кунад.

(2) Он анӯшаравон Хусрав писари Кувод, Хусрав писари Мовиндод, Нӯшопухар писари Доз Хурмузд, дастури Озарпозагон, Ozari Франбаги ростгӯ ва Озарбоз, Озармеҳр ва Бахтофаридан¹⁰ ба пеш хост.

(3) Ӯ аз эшон паймон хост, ки: «Ин яснҳоро ниҳон мадоред; ва ҷуз ба бастагони худи Занд маёмӯзед».

(4) Эшон ба Хусрав паймон карданд.

Дар севум

(1) Ба Занд Вахуманясн пайдост, ки Зартушт дигар бор аз Ҳурмузд анӯшагӣ хост.

(2) Ӯ гуфт: «Додоро! Миёни оғаридағони ту ман парҳезкортар ва коргартарам, агар чун дарахти Ҷавидбеш¹¹, Гукиптиш¹², Йушти Фриён¹³ ва Ҷаҳрумиён¹⁴ писари Гуштосп, «маро анӯша кунӣ, агар маро чун эшон анӯша кунӣ, мардумон ба дини ту беҳтар биграванд (чун меандешанд, ки:) он пешвои дин чун дини беҳии вежаи¹⁵ маздояснон аз Ҳурмузд пазируфт, анӯша бибошад» ва низ он мардумон ба дини ту беҳтар гараванд.

(3) Ҳурмузд бад-ӯ гуфт: «Эй Спитомон Зартушт! Агар туро анӯша кунам, пас Турбротруш Карап¹⁶ анӯша бошад; ва чун Турбротруш Карап анӯша бошад, растоҳез ва тани пасин кардан нашояд».

(4) Зартуштро дар андеша душвор намуд.

(5) Ҳурмузд ба хиради ҳаруяспи огоҳ донист, ки Спитомон Зартушти ашу¹⁷ чӣ андешид.

(6) Ӯ дasti Зартуштро фароз гирифт; ӯ, Ҳурмузди менуи афзунӣ, додори ашуи ҷаҳони астумандон¹⁸, хиради ҳаруяспи огоҳро ба сони об бар дasti Зартушт кард, ӯ (Ҳурмузд) гуфт, ки: «Фароз ҳӯр».

(7) Ва Зартушт онро фароз ҳӯрд, аз он хиради ҳаруяспи огоҳ ба Зартушт андар омехт.

(8) Ҳафт шабонарӯз Зартушт дар хиради Ҳурмузд буд.

(9) Пас Зартушт мардумон ва гӯспандонро ба ҳафт қишвари замин бидид, (ки ҳар якро чанд то мӯй ба пушту сар ба кучо доранд).

(10) Ү дору дараҳт бидид (ки чӣ гуна бошад), ки урварон¹⁹ чанд реша бар Спандормаз замин доранд (ки чӣ гуна рустаанд ё ба яқдигар омехта мебошанд).

(11) Дар ҳафтумин шабонарӯз ӯ хиради ҳаруяспи огоҳро аз Зартушт бозситонид.

(12) Зартушт пиндошт, ки: «(инро) ба хоби хуше, ки Ҳурмузд дод, дидам ва аз хоб бедор нашудаам».

(13) Ӯ ҳар ду дастро бурд ва ба тани хеш молид (ва андешид), ки: «дерзамоне аст хоб ҳастам ва аз ин хоби хуше, ки Ҳурмузд дод, бедор нашудаам».

(14) Ҳурмузд ба Спитомон Зартушт гуфт, ки: «ба хоби хуше, ки Ҳурмузд дод, чӣ дидӣ?»

(15) Зартушт гуфт, ки эй Ҳурмузди менуиафзунӣ! Додори ҷаҳони астумандон! Марди комравоē²⁰ бо басе хоста дидам, ки ба тани бадном ва равони гуруснаву низор ва ба дӯзах буд; ҳушоянд нанамуд.

(16) Дарвеше бечиз ва бечора дидам, ки равонаш фарбех ва ба биҳишт буд, маро ҳушоянд намуд.

(17) Марди тавонгаре бефарзанд дидам, маро барозанда нанамуд.

(18) Марди шикастае бо фарзанди бисёр дидам, маро барозанда намуд.²¹

(19) Дарахте дидам, ки ҳафт шоҳа бад-он буд: Яке заррин, яке симин, яке руин, яке биринчин, яке арзизин, яке пӯлодин ва яке аз оҳани олуда.

(20) Ҳурмузд гуфт, ки эй Спитомон Зартушт! Инро аз пеш гӯям.

(21) Дарахти яқбун, ки ту дидӣ, он гетӣ аст, ки мани Ҳурмузд оғаридаам.

(22) Он ҳафт шоҳа, ки ту дидӣ, он ҳафт ҳангоме аст, ки ҳоҳад расид.

(23) Ва он заррин худовандии Гуштоспишоҳ²² аст, ки ману ту дар бораи дин бо ҳам гуфтугӯ кунем, Гуштоспишоҳ дин бипазирад ва колбади девон бишканад ва девон аз ошкорӣ ба дур шуда, дар ниҳони равише бимонанд ва Ахриман, девон ва зоду рӯдашон боз ба тирагӣ ва торикии дӯзах ронда шаванд ва парҳези обу оташ ва растаниҳо ва Спандормаз замин пайдо бишавад.

(24) Он симин худовандии Ардашеркай аст, ки ба ҳамин писари Сипандод хонда шавад²³, ки девонро аз мардумон ҷудо кунад, ҳамаи ҷаҳонро бипирояд ва динро раво кунад.

(25) Он руин худовандии Ардашер²⁴, ороянда ва перояндаи ҷаҳон ва он Шопухаршоҳ²⁵ бошад, ки ҷаҳонро, ки ман, Ҳурмузد оғаридаам, орояд ва растагории басомони ҷаҳон раво қунад ва беҳӣ падидор бишавад ва Озарбоди пирӯзбаҳт, перостори дини рост бо рӯй омода шуда, барои ин дин бо ҷудороҳон пайкор намояд ва боз онро ба ростӣ оварад.²⁶

(26) Он биринчин худовандии Вилошшоҳи²⁷ ашконӣ аст, ки ҷудороҳоне, ки бошанд, аз ҷаҳон бибарад ва онро Ақвон писари Гирикарсиёки²⁸ друнад²⁹ аз ҷудодинон роҳ табоҳ қунад ва аз ҷаҳон нобин ва нопайдо шавад.

(27) Он арзизин худовандии Баҳроми Гӯршоҳ³⁰ аст, ки менуи ромиширо³¹ бино ва ошкор қунад ва Аҳриман бо ҷодувон боз ба тирагӣ ва торикии дӯзах ронда шаванд.

(28) Он пӯлодин худовандии Ҳусрав писари Куводшоҳ³² аст, ки гучаста Маздак, писари Бомдод, душмани динро, ки бо ҷудороҳон бошанд, аз ин дин боздорад.

(29) Он аз оҳан олуда фармонравоии бедодонаи девони жӯлидамӯй³³ аз тухмаи ҳашм бошанд, эй Спитомон Зартушт! Ҳазораи ту ба сар ояд, чун даҳумин сад соли ту ба поён расад, эй Спитомон Зартушт!

Дар панҷум

(1) Зартушт аз Ҳурмузд пурсид, ки эй Ҳурмузд, менуи афзунӣ! Додори Ашуи ҷаҳони астумандон! Оё дар он ҳангоми саҳт парҳезкорон ва диндороне ҳастанд, ки кистӣ ба миён дошта бошанд ва оини динро бо шоҳай барсам³⁴ ба ҷой оваранд ва дини ҳветудис³⁵ ба дудмони эшон раво бошад?»

(2) Ҳурмузд ба Спитомон Зартушт гуфт, ки беҳтарин мард он бошад, ки дар он ҳангоми саҳт кистӣ ба миён дорад ва оини дин ба барсам ба ҷо оварад, гарчи монанди худованде Гуштоспшоҳ набошад.

(3) Касе ки дар он ҳангоми саҳт «итҳо озизмида»³⁶ ва «ашим вахӯ»³⁷ бигӯяд ва ёд қунад, монанди касе аст, ки дар худовандии Гуштоспшоҳ «дувоздраҳ ҳумист»³⁸-ро ба зуҳар³⁹ анҷом медодааст.

(4) Ва касе ки оини парастишро ба ҷо биёварад ва суруди Готҳоро бихонад,⁴⁰ монанди ин аст, ки ӯ дар худованди Гуштоспшоҳ оини воҷ⁴¹ ва суруди Готҳоро баргузорда бошад.

(5) Ашутарин (мард) он бошад, ки ба дини маздояснон бошад, дини «ҳветудис» ба дудмони ӯ равад.

(6) Хурмузд гуфт: Эй Спитомон Зартушт! Дар ин нүх ҳазор соле, ки ман Хурмузд додам, мардум андар он ҳангоми сахт саҳмгингитар бошанд.

(7) Чи дар худованде бад Аздидаҳок⁴² ва Афросиёби туронӣ мардум дар он ҳангоми сахт беҳтар мезистанд ва бештар мезистанд ва эшонро ранчи душманӣ аз Аҳриман ва девон камтар бувад.

(8) Чи дар он худовандӣ бад-эшон дар Эронشاҳр панҷ дех вайрон набуд, чунон ки ҳазораи ту сар биравад, эй Спитомон Зартушт!

(9) Чи ҳамаи деҳҳои Эрон ба суми асби эшон канда шавад; дирафши эшон то ба Пазишхоргар⁴³ бирасад; бо фармонравоии ситамгарона чойгоҳи динро аз он ҷо бибаранд ва тохту този эшон аз он ҷо ҳоҳад расид.

(10) Эй Спитомон Зартушт! Инро аз пеш гӯям.

(11) Аз ҳистон⁴⁴ дар парастиши он кас эдун бартар бошад, (ки язиши Хурмузд бештар кунад). Хурмузд аз ашуй ба ҳама чиз огоҳ аст (Хурмузд, ки аз ашуй огоҳ аст, музд ва подоши кори нек ва карбаро ҳар он чӣ ҳаст бидиҳад) ва ман (анҷуманони) нар ва модаро мепарастам (амшоспандон, ки низ нар ва ё низ мода бошанд, беҳтар ҳастанд).

Анҷом.

*Фарҷом ёфт ба ҳуширудӣ ва шодӣ ва ромииш! Ба коми Яздан бод! Ҷунин бод! Низ ҷунинтар бод!*⁴⁵

АЙЙОТКОРИ ЧОМОСП¹

(1) Гуштоспшоҳ пурсид, ки: ин дини авижа чанд сол рано бошад ва пас аз он чӣ ҳангом ва замона расад?

(2) Чомоспи Битахш гуфташ, ки ин дин ҳазор сол рано бошад. Пас аз он мардумоне, ки андар он ҳангом бошанд, ҳама ба меҳрдуруҷӣ² истанд; бо яқдигар кину ра什к ва дурӯғ қунанд ва ба он ҷам³ Эроншаҳрро ба тозиён биспоранд ва тозиён ҳар рӯз нерӯмандтар шаванд ва шаҳр шаҳрро фаро гиранд.

(3) Мардум ба аворуни⁴ ва дурӯғ гарданд ва ҳар он чӣ гӯянд ва қунанд, ба суди худашон бошад; аз эшон равиши фарорун⁵ озурда шавад.

(4) Ба бедодӣ ба ин Эроншаҳр ва даҳбадон бори гарон расад; ва омори⁶ заррину симин ва низ басе ганҷ ва ҳоста анбоз қунанд.

(5) Ва ҳама нобин ва нопайдо шавад ва басе ганҷу ҳостаи шойгон низ ба даст ва подшоҳӣ (дар ихтиёри) душманон расад.

(6) Ва марги безамона⁷ андар эрониён гумезанд⁸, ҷунон ки эронӣ аз ноэронӣ пайдо набошад: Он эронӣ боз ноэронӣ бошад.

(7) Ва ба он ҳангоми бад тавонгаронро аз дарвешон фарҳундатар доранд ва дарвешон ҳуд фарҳунда набошанд. Ва озодагону бузургон ба зиндагии бемаза расанд, эшонро марг ҷунон ҳуш намояд, ки падару модарро аз дидори фарзанд ва модарро ба кобини духтар бошад.

(8) Ва духтаре, ки зоида, ба баҳо бифрӯшанд ва писар падару модарро занад ва андар зиндагӣ қадхудоиро аз эшон ҷудо қунад (бигирад) ва бародари қеҳтар бародари меҳтарро занад ва ҳоста азаш⁹ бистонад ва барои ба даст овардани ҳоста зӯру дурӯғ гӯяд ва зан шӯи хешро ба марг арzon бидиҳад.¹⁰

(9) Ва мардумони номарди¹¹ нопайдо ба пайдоӣ расанд ва зӯру гувоҳии норост ва дурӯғ фароҳ шавад.

(10) Шаб бо яқдигар нон ва май ҳӯранд ва ба дӯстӣ раванд ва рӯзи дигар ба ҷони яқдигар чора созанд ва бад андешанд.

(11) Ва андар он ҳангоми бад онро ки фарзанд нест, фарруҳ доранд ва онро ки фарзанд аст, ба ҷашм ҳор доранд. Ва биссёре мардум ба уздаҳакӣ¹² ва бегонагиву саҳтӣ расанд.

(12) Ва андар вайа¹³ ошуфтагӣ ва боди сарду боди гарм вазад ва урварон кам бибошад ва замин аз бар бишавад.

(13) Ва буми газандак¹⁴ бисёр бибошад ва басе вайронӣ биқунад ва борон беҳангом борад ва он ки борад, бесуд борида бошад ва абр бар осмон гардад.

(14) Ва дабирро аз навиштан бад ояд ва хар кас аз гуфту гуфтори навишта ва паймон боз истад.¹⁵

(15) Ва ҳар кас, ки ўро андак бехӣ¹⁶ аст, зиндагияш bemazatар ва бадтар бошад; ва кулбай нокарда¹⁷хона бошад.

(16) Саворӣ пиёда ва пиёда савор бошад. Бандагон ба роҳи озодагон раванд, ҳарчанд озодагӣ ба танашон меҳмон набошад.¹⁸

(17) Ва мардумон бештар ба фусӯсгарӣ¹⁹ ва аворункуниший²⁰ гарданд ва мазаи ростро надонанд. Мехр ва дӯшорами²¹ эшон ба дихӣ²² бошад.

(18) Мардуми барно зуд пир шаванд ва ҳар кас аз кирдори бади ҳуд шод бошад, барӯмандаш²³ доранд.

(19) Ва шаҳр-шаҳр ва дех-дех ва русто-русто бо яқдигар кухшиш²⁴ ва корзор кунанд ва аз яқдигар чиз бистонанд.

(20) Ва сутург варзад²⁵ ва марди ситамгарро ба некӣ доранд ва фарзона ва мардуми беҳдинро дев доранд. Ва касе низ чунон ки бояд ба коми хеш нарасад.

(21) Ва мардуме, ки бад-он ҳангоми бад зоянд, аз оҳан рӯйсаҳттар бошанд. Гарчи аз хуну гӯшт бошанд, ҳамон гуна аз санг саҳтгар бошанд.

(22-23) Ва фусӯсу тамасхур пироя бошад; ҳар кас бо Ахриман бегона аст, ба хушии ў расад. Ва меҳру дуруҷӣ ва гуноҳ, ки андар он ҳангом кунанд; тез ва зуд даст ба посух бирасанд, чун обе, ки ба дарё битозад.

(24) Ва оташони Эронشاҳр ба анҷом ва фусурдагӣ расанд; ва хиру хоста²⁶ ба дasti анэронӣ²⁷ ва каффор расад ва ҳама бедин бибошанд.

(25) Ва хостай бисёр гирд кунанд ва онро наҳӯранд ва ҳама ба дasti сардорони бесуд²⁸ расад.

(26) Ва ҳар кас коре кунад, кирдори ўро ба дигаре написандад. Ва саҳтӣ ва анояии²⁹ эшон аз он бирасад, ки зиндагӣ bemaza шавад ва ба марғ паноҳ баранд.

(27) Пас, андар замини Хурросон марди хурд ва нопайдое³⁰ бо бисёр мардум, асб ва сарнайзаи тез бархезад ва шаҳр ба чирагӣ ба подшоҳии хеш дароварад.

(28) Ҳуд миёни подшоҳӣ нобин ва нопайдо бошад.

(29) Подшоҳӣ ҳама аз эрониён бишавад ва ба ноэрониён расад; бисёре кешу дод ва гаравиш бошад ва узидани³¹ яқдигарро карафа доранд ва мардумкешӣ хор бошад.

(30) Туро ин низ гӯям, ки: андар он гоҳ бошад, ки Худованди пирузмандӣ андар замини Урум бисёр шаҳр ва басе

шахристон гирад ва бас хоста ба овор³² аз замини Урум биёварад.

(31) Пас он Худованди пирӯзманд бимирад ва аз он фарози фарзандони ў ба худовандӣ нишинанд.

(32) Ва шаҳр ба чирагӣ поянд ва басо ситамгариву бедодӣ мардуми Эроншаҳр кунанд ва басо хирси (мол) ҳамагон ба дasti эшон расад. Ва пас низ ба афсурдагӣ ва нобудӣ расанд.

(33) Ва андар он ҳангоми бад меҳру озарм³³ набошад, эшонро меҳтар аз қеҳтар ва қеҳтар аз меҳтар пайдо набошад. Ва ононро ҳампуштагӣ³⁴ набошад.

(34) Туро низ ин гӯям, ки: авӣ беҳтар, ки аз модар назояд ё чун зояд, бимирад ва ин анд³⁵ бад ва друшакро³⁶ ба сари рафтани ҳазораи зартуштон набинад.

(35) Ва набинад он корзори бузурге, ки бояд бишавад, онанд ҳунрезӣ, ки андар он ҳангом бояд будан ва мардумӣ дар баробар намемонанд.

(36) Эшон тозиён бо урумиён ва туркон андар гумезанд ва кишварро бивишфанд.³⁷

(37) Ва пас Спандормаз ба Ҳурмузд бонг кунад, ки: «Ман ин бад ва анояро натобам, ман зеру забар шавам ва ин мардумро зеру забар кунам - обу оташро мардум биёзоранд, аз бас муст³⁸ ва бедодӣ эшон бад-он кунанд».

(38) Ва пас меҳр (Сурӯшмеҳр) ва ҳашм бо ҳам бипад-кафанд.³⁹ Андар он пад кафтан дуруче, ки Ватингон хонанд, ба худовандии Ҷам баста шуд ва ба худовандии Биоросп аз банд бираст.

(39) Биоросп бо он дуруч ҳам парса дошт ва он дуручро кор ин буд, ки бар ҷурдоён⁴⁰ мекоҳид ва агар он дуруч набудӣ, ҳар кас ҷарибе бикуштӣ, 400 ҷариб бигрифтӣ.

(40) Дар соли 396 меҳр (Сурӯшмеҳр) он дуруч бизанад ва пас ҳар ки ҷарибе ба корд 400 андар анбор кунад. Ва андар он ҳангом Спандормаз даҳон боз кунад, басо гавҳар ва айушуст⁴¹ ба пайдой овард.

(41) Пас аз ҷониби Нимрӯз марде бархезад, ки худовандӣ⁴² ҳоҳад ва сипоҳи гванд⁴³ ороста дорад ва шаҳрҳо ба чирагӣ гирад ва басо ҳунрезӣ кунад, то кор ба коми хеш бибошад.

(42) Ва пас афдам аз дasti душманон ба Зобулистон гурезад ва ба он сӯй шавад ва аз он ҷо сипоҳи роста бозгардад ва аз он фарози мардуми Эронشاҳр ба ноумедии гарон расад ва меҳтару қеҳтар ба ҷорроҳӣ расанд ва паноҳи ҷони хеш нигаранд.

(43) Ва пас аз он аз наздикii бори⁴⁴ дарё Пазишхоргар марде меҳри эзадро бубинад ва меҳри эзад басе рози ниҳон ба он мард гӯяд.

(44) Пайғом ба Пазишхоргаршоҳ фиристад, ки: «Ин худованде кару кӯр чаро дорӣ? Ва ту низ худовандӣ чунон кун, чунонки падарон ва ниёкони ту ва шумо карданд».

(45) Ба он мард гӯяд, ки: «Ман ин худовандиро чӣ гуна шоям кардан, ки маро он сипоҳи гванд ва ганҷу сипаҳ сардор нест, чунон ки падарон ва ниёкони маро буд?»

(46) Он пайғомбар⁴⁵ гӯяд, ки: «Биёвар,⁴⁶ то туро ганҷу хоста аз падарон ва ниёкони ту беш супорам». Ӯро аз ганҷи бузурги Афросиёб бештар намояд.

(47) Чун ганҷ ба даст овард, сипоҳи гванди Зобул орояд ва ба душманон шавад.

(48) Ва чун душманонро огоҳӣ расад, турку тозӣ ва урумӣ ба ҳам оянд, ки: «Пазишхоргаршоҳро гирем ва он ганҷ ва хоста аз он мард бистонем!»

(49) Ва пас он мард чун он огоҳӣ шунуд, бо бас сипоҳи Зобул ба миёни Эронشاҳр ояд ва бо он мардумон ба он дашт, чунон ки ту Гуштосп бо хийунони сапед⁴⁷ ба сапедарзӯр⁴⁸ кардӣ, бо Пазишхоргаршоҳ кӯшиш⁴⁹ ва корзор фароз кунад.

(50) Ва ба нерӯи Яздон Эроншаҳр фарраи каён ва фарраи дини маздояснон ва фарраи Пазишхоргар ва Мехру Сурӯшу Рашну Обону Озарон ва оташони корзори авир (бисёр) шефтагӣ кунанд ва аз эшон беҳтар оянд, аз душманон чандон бикушанд, ки мара⁵⁰ натавон гирифт.

(51) Ва пас Сурӯш ва нерӯсанг Пишутан писари шуморо ба фармони додор Ҳурмузӣ аз Кенгдизи Каён биянгезанд.

(52) Ва биравад писари шумо Пишутан бо 150 ҳовушт,⁵¹ ки эшон падмузони⁵² сапеду сиёҳ ва дasti (фараи) ман ба дирафш то ба порс, он ҷое ки оташ ва обон нишастаанд, (барқароранд). Он ҷо яшт кунанд.

(53) Чун яшт сар биравад, зуҳар ба об резанд ва он оташро зуҳар диҳанд ва друвандон ва девиснонро чунон ба ӯ сиҳанд,⁵³ чунон ки ба зимистони сард барги дарахтон биҳушкад.

(54) Ва ҳангоми гург бишавад ва ҳангоми меш андар ояд. Ва ҳушидари зартуштиён ба намудории дин падид оянд ва аноя ва друшак сар ояд ва ромишу шодиву хуррамӣ бибошад.⁵⁴

АЙЙОТКОРИ ЗАРИОН¹

[1] Инро Аййоткори Зарирон хонанд ва он вақте навишта шуда ки Виштоспшоҳ або пурону биродарону воспуҳракону ҳамхарзони (барушнон) он дини вижай Маздеснон аз Аҳурмузд пазируфт.

[2] Ва пасон ба Арчоспи хийунон азд (хабар) омада (мерасад) ки Виштоспшоҳ або пурону биродарону воспуҳракону (шоҳзодагон) ҳамхарзони хвеш он дини вижай Маздеснон аз Аҳурмузд пазируфт.

[3] Бад- ишон гарон (душворӣ) буд.

[4] Ва аз [ҷониби] ишон Видрафши ҷодуву Номхости Ҳазорон або ду бевар (20 ҳазор) сипоҳи гузидон ба сафорат ба Ироншаҳр фиристода шуд.

[5] Ва пас Ҷомоси сардори пенишиникон (вазирон?) ба даруни [коҳ] андар шуд ва ба Виштоспшоҳ гуфт, ки аз [ҷониби] Арчоспи Хийунон-хватой 2 фиристода омад[а], ки дар шаҳри хийунон аз ишон хубчиҳртар [зебочиҳратар] кас нест.

[6] Яке Видравши ҷодусту ва он дигар-ш Номхости Ҳазорон або 2 бевар сипоҳи гузидон ба фравартак (нома) дар даст доранду мегӯяд, ки моро ба пеши (хузури) Виштоспшоҳ биҳилед.

[7] Виштоспшоҳ гуфт ки пеши ман биҳилед-шон.

[8] Ва ишон андар шуданду ба Виштоспшоҳ намоз бурданду у фравартакро [бад-у] бидоданд.

[9] Пароҳими маҳисти (бузургтарин) дабирон бар пой истоду (рост истода) фравартакро ба [овози] буланд барҳонд.

[10] Ва бар фравартак (нома) идун (чунин) навишта буд ки «Ман шунидам, ки шумо бузургон ин дини вижай Маздеснон аз Ҳурмузд (Хурмузд) пазируфтаед...ва агар онро пасон ҳам боз медоред, шояд ба мо зиёни гирону (гирон зиёну) душворӣ бирасад».

[11] «Агар шумо бузургон тасмим бигиред, ки ин дини вижай меҳиледу (мегузореду) боз бо мо ҳамкеш мешавед, худоии (фармонфармои) шуморо бипарастем (иътироф биқунем) ва ба шумо сол ба сол зару сими бештар бидиҳем ва бас аспи неку (хубу) ва гоҳе (тахти?) шаҳрдорӣ».

[12] «Ва агар шумо ин дини вижай намеҳилед (намегузоред) ва бо мо ҳамкеш намебувед, бар сари шумо хучум (овард) биоварем, ҳамаро сарбасар вайрон биқунему бисӯзем ва аз шаҳру (кишвари) вардаки (?)шумо ҳарҷӣ аст дупой бигирем ва бандагиву душворӣ бифармоем».

[13] Ва Виштоспшоҳ чун он сухан шунид, бад хорӣ-ш (душворӣ-ш) омад.

[14] Пасон он таҳам сипоҳбади так (диловар) Зарир чун дид, ки Виштоспшоҳ нийодак (ҳафсон?) буд, назди шоҳ бирафт (?).

[15] Ва ў ба Виштоспшоҳ гуфт, ки «Агар шумо, бузург саҳед (розӣ бошед, биписандед), ман ин фравартакро фармоям посух бидиханд?»

[16] Виштоспшоҳ фармон дод то ба фравартак посух кунад.

[17] Ва он таҳм сипоҳбади так Зарир фармуд посухи фравартакро ин тавр карданд, ки «Аз Виштоспшоҳ Ирондаҳӯбад ба Арҷосии Хийуноншоҳ друд».

[18] Нуҳуст ин ки мо ин дини вижаро боз (дигар) набиҳилем (набигзорем) ва бо шумо боз (дигар) ҳамкеш набувем ва мо ин дини вижай аз Оҳармазд (Ҳурмузд) пазруфтари набиҳилем ва дигар мо ануш(ак) бувем.

[19] Он ҷо ба Ҳуштоспи Развар ва Мурви Зартуштон, ки на кӯхи буланд ва на вари (гори) жарф доранд – ҳомунест ки пиёдаву савора ҳар тараф давида битавона(н)д.

[20] Он ҷо шумо аз он ҷо биёд ва мо аз идар (ин ҷо) биёем ва шумо моро бибинед ва мо шуморо бибинем.

[21] Ва ба шумо бинамоем (нишон бидиҳем) ки чӣ гуна дев аз дасти Йаздон кушта бишавад».

[22] Апароҳими миҳтарин аз дабирон бар фравартак муҳр бигзошт ва Видрафши ҷодуву Номхости Ҳазорон фравартак пазиурфтанд ва ба Виштоспшоҳ намоз бурданду бирафтанд.

[23] Ва пасон Виштоспшоҳ ба Зарири бародараш фармон дод, ки ба (хотири) Йалон Бағон андар кӯхе буланд бифармой то оташ кунанд (афрузонанд)».

[24] «Шаҳро азد бикун (огоҳ бикун, ҳабар бидех), ки ба ҷуз марди муге, ки оташи Баҳоромро бичӯяд (маросими парастиши Отashi Баҳромро ба ҷо меорад) ва ба ў йазд (қурбонӣ) меорад ҳич марде аз 10-сола то 80-сола ба хонаи худ намонад».

[25] Идун (ҳамин тавр) кунед, ки моҳи дигар (ҳама) ба дари Виштоспшоҳ биёянд ва ҳар ки агар намеояд, мефармоям то ба дораш бикашанд».

[26] Пас ҳама мардумро аз мунодиён азد (огоҳӣ) омад ва ба дари Виштоспшоҳ омаданд ва сипоҳ(е) оростанду табл заданд ва ной (духул) навохтанд ва «каждум» [гуфта] бонг карданд.

[27] Онҳо корвон карданд (оростанд) пилбон бо пил барафту шутурбон-бо шутур, марди вартиндor (гардунакаш) бо вартинаш бирафт.

[28] Бас бисёр буд авзоли чангии (силоҳи) сипоҳиён, тирдонҳои пуртири ва бас зиреҳи рушан (чилодор, пурчило) ва бас зиреҳи чаҳоркард.

[29] Ва карвони Ироншаҳр идун буд, ки бонгиш ба осмон бирафту пояш ба дӯзах расид.

[30] Ба роҳе, ки [силоҳи ирониён] гузашт, дигар қасногузар гашт, аз обе ки гузашт, то як моҳ дигар он обро хӯрдан имконнозазир бишуд.

[31] То панҷоҳ рӯз рушани гашт, мурғон нишеман (лона) намедиданд, ба буши аспону буландии қуҳҳо найза нишонданд, аз гарду дуд шабро аз рӯз шинохтан намешуд.

[32] Пас(он) Виштоспишоҳ ба Зарири биродараш фармон (би)дод ки «хайма бизан то ирониён низ ҳама хайма бизанданд ва мо бидонем ки шаб аст ай рӯз».

[33] Пас Зарир аз вартин (гардун) берун омаду хайма бизад ва ирониён низ ҳама хайма заданд ва гарду дуд бинидасту ситорагону моҳ ба осмон пайдо гаштанд.

[34] Пас 300 ресмону меки оҳанин заданду ба ҳар қудомаш 300 ресмон бастанд ва ба ҳар 300 ресмону мек 300 диройи зарин овехтанд.

[35] Пас Виштоспишоҳ ба қайгоҳ (тахти шоҳӣ, қай) бинидасту Ҷопоспи битахшро ба пеши [худ] бихонду гуфташ, ки «Ман медонам, ки ту Ҷомоспи [марди] доно, невак, (бо ниванди рушан) ва шносак (фарҳихта, ҳамаро шикосанд?)».

[36] Инро низ медонӣ, ки чун (агар) даҳ рӯз борон [пайдарпай, мутассил] меборад, ҷанд сиришк (қатра) ба замин мерасаду ҷанд сиришк болои сиришки дигар.

[37] Инро низ медонӣ, ки чун (агар) гиёҳҳо мешукуфанд, гули қудоми он рӯз бишукуфад, қудомаш шаб, гули қудомиш фардо.

[38] Инро низ медонӣ, ки қадом абр борон меорад қудомиш борон надорад.

[39] Инро низ медонӣ, ки фардо рӯз чӣ ҳоҳад буд дар он разми Виштоспишоҳ бар зиди Ажидаҳоқ-аз писарону буродарони ман, ки кайи Виштоспишоҳам кӣ мезияд кӣ мемирад?

[40] Ҷомоспи битахш (ҳаким) гуфт, ки «кошки ман аз модар зойида намешудам ай зода мешудам пеш аз сар омадани рӯзгорам (?) бимурдам ай мурғе мебудам, ки ба дарё меуфтодам,

ай шумои гиромӣ ин пурсиш аз ман намепурсидед ва чун пурсиед, ман хохише дигар надорам чуз рост гуфтан.

[41] Шумои бузург (гиромӣ), агар меҳоҳед ба сухани хеш равон баред (бихашед) фаррии Ҳурмузду дини Маздеснон ва ҷони Зарери биродаратон савганд хуред(...) ки маро намезанед ва немекушед... то ман бигӯям, ки дар разми Виштоспон чӣ ҳоҳад буд».

[42] Пас Виштоспшоҳ гуфт, ки «ба фарри Ҳурмузду дини Зартушт ва ҷони Зарири биродар савганд меҳӯрам, ки туро намезанам, намекушам ва низ туро намеозорам».

[43] Пас Ҷомоспи битахш (ҳаким) гуфт, ки «агар шумои бузург бихоҳед (бифармоед), ин сипоҳи бузурги Ироншаҳр аз иқоматгоҳи подшоҳ ба масофаи парвози тир бифармоед дуртар ҷой гузинад».

[44] Пас Виштоспшоҳ бифармуд ки сипоҳи бузурги ирониён ба масофаи парвози тир дуртар ҷойгузин шуд.

[45] Пас Ҷомоспи битахш гуфт, ки «бихтар будӣ, агар ӯ аз модар зода намешуд ва аз модар агар ҳам зода мешуд, бад- ин рӯз намерасид.

[46] Фардо руз чун пайкор мекунанд таг бар таг ва гуроз бар гуроз (гурд) бас модарон беписар мемонад, бас писарон - бепадар ва бас бародар - бебародар ва бас зани шӯдор - бешӯ мемонад.

[47] Пас бораки (асп) хийунон дар миёни корзор бо шиҳаи буланд сувори хешро мекобад ва намеёбад.

[48] Ҳушбахт он бувад (Бихтар ин аст ки набинӣ) ки чӣ тавр Вадрафши Ҷоду биёяду ба разм биёmezad ва гуноҳ кунад ва он таҳам сипаҳбади Зарир – биродарат бикушад ва он бораки сиёҳи оҳанинаш бибараф.

[49] Ӯ Номхости Ҳазорон биёяду ба разм дарomezadu (разм биёvaраду) гуноҳ (садир) кунад ва он Подхусрави артавии маздеснони (мазdoparasti) бародari туро бикушad ва борaki ӯ biбараф ва боз он Номхости Ҳазоронро».

[50] Чун Виштоспшоҳ ин сухан шунид аз парононгос (таҳт) ба замин уфтод.

[51] Ва ба дасти чапаш корд ва ба дасти росташ шамшер гирифт то Ҷопоспро бикушад ва гуфташ, ки «Ай шумхабар, дуруст ҳич намегӯй, чи туро модар ҷоду буд падарам – друҷон.

[52] Агар ту инро то савганд хурдани ман ба фарри Ҳурмузди Бағу дини мазденону ҷони Зарири бародар мегуфтӣ, туро бо ин шамшери дутегу корд сар бурида будам ва ба замин афганда».

[53] Пас Чомосп гуфт ки «агар шумои бузург биписандед, аз ин хок бархезед боз ба кайгос (тахти) худ би- нишинед чӣ моро боистӣ ин суханҳо намегуфтам».

[54] Виштоспшоҳ бар наҳост ва нанигарист...

[55] Пас он таҳам сипоҳбади таг Зарир бишуду (биомаду) гуфт, ки «агар шумои бузург писандед, аз ин хок бархезед боз бар кайгос (тахт) бар нишинед, чи ман фардо ба корзор бираравам ва аз лашкари хийунон 15 бевар (15 000) бикушам».

[56] Виштоспшоҳ бар наҳост боз нанигарист...

[57] Пасон Потхусрави артавии маздопарааст (маздеснон) гуфт, ки «агар шумои бузург писандед, пас аз хок (замин) бархезад ва боз ба кайгос (тахт) бар нишинед, чи ман фардо рӯз ба корзор бишавам ва бо сипоҳиёни хеш 14 бевар хийунонро бикушам».

[58] Виштоспшоҳ бор наҳост боз нанигарист...

[59] Пасон Фрашварди писари Виштоспшоҳ бишуду (биё-маду) гуфт ки «агар шумои бузург писандед, аз хок бархезед ва боз ба кайгос (тахт) бар нишинед, чи ман рӯзи фардо (ба корзор) бишаваму бо симоҳи хеш 130 бевар хийуниро бикушам».

[60] Виштоспшоҳ бар наҳост ва боз нанигарист.

[61] Пас он яли так Сипандадод бишуду (биёмад) гуфт, ки «агар шумои бузург писандед, пас аз хок бархезед боз ба кайгос (тахт) бар нишинед, чи ман рӯзи фардо (ба корзор) бишавам ба фарри Ҳурмузди Бағу (Бузургу) дини Маздеснон ва ҷони шумо Бағ (Бузург) савганд меҳӯрам, ки аз он разм хийуниро ҳич зинда набиҳилам (раҳо намекунам).

[62] Пас Виштоспшоҳ барҳосту боз ба кайгос (тахт) (бар) нишасти ва Ҷомоспи битахшро пеши худ ҳонду гуфт, ки «шумо ба ин чӣ мегӯед?

[63] Чи ман дизе руйин бифармоям кардам (соҳтан) ва диждарбандҳои (дарвозаҳои) онро симин бифармоям кардан (соҳтан), ҳама писарону буродарону воспуҳракон (шоҳзодагон, озодагон) андар он диз бифармоям андохтан то он ҷо бибошанд ва аз дasti душманон бираҳанд».

[64] Ҷомоспи битахш гуфт, ки «агар диже руйин бифармой кардан ва дижбанҷои онро симин бифармой кардан ва бар онҳо писарон бародарону воспуҳракон ва худ ту шаҳриёи хучиста Виштоспшоҳ тӯйи он нишастан бифармойӣ, пас чӣ тавр душманро боздоштан аз даромадан ба шаҳр метавонӣ?

[65] Кӣ метавонанд? Агар он таҳам сипаҳбади таг Зарири бародари ту ки ба корзор нашаваду 15 бевар хийуниро накушад, ў Потхусрави артавии маздеснон ки ба овардгоҳ нашаваду 14

бевар хийунро бикушад ва он Фрашоварди пуриту ки ба размгох нашавад ва 13 бевар хийунро накушад?

[66] Виштоспшох гуфт (пурсид) ки «чанд тан акнун аз хийунон меояд... ва аз ишон чанд бимирад ва чанд [ба]кишвараш бигардад?»

[67] Чомоспи битахш (ҳаким) гуфт ки «аз 13 бевар (сездах рах дах ҳазор) хийун ки бори нахуст меояд, зинда касе бар нагардад ба кишваршон ба ҷуз аз Арҷосии Хийунонхудой...»

[68] Ва [дар ниҳояти кор] ўро низ Спиндадод бигирад (дастгир) биқунаду дасту пойу гӯши ў бибурад ва ҷашмаш ба оташ бисӯзонад ва ба ҳаре думбурида барнишонад-ш ва ба шаҳраш бифиристад ва бад-ӯ чунин бигӯяд: «Бирауви бигӯ, ки чӣ дидӣ аз дasti Спиндадоди یал?»».

[69] Ва пас ў Кай Виштоспшох бигуфт, ки «Агар ҳама писарону бародарон ва шоҳзодагони мани Кай Виштоспшох ва [...биродарону шоҳзодагони] Ҳутос, ки ҳоҳару зан бувад ки аз писар то духтар 30 [нафар] зода, ҳама бимиранд, пас биёед ин дини вижай Аҳурмузд напазирем».

[70] Пас Виштоспшох ба сари қуҳ нишастан ва ўро дувоздаҳ дувоздаҳ бевар (дах ҳазор) лашкар буд ва Арҷоспи Хийунонхадой [низ] ба сари қуҳе нишастан ва уро дувоздаҳ дувоздаҳ бевар лашкар буд.

[71] Ва ў таҳм сипоҳбади так Зарир чунон корзорро оғоз кард, ки тӯ гӯй оташ дар найистон уфтоду. боде вазон онро кумак кард ва шамшер аз ниём кашиду ба як бор 10 хийунро бикушт ва 11-и дигарро бо ҳиши бикушт ва чун гуруснаву ташна бишуд, хуни хийунон бидиду шод бишуд.

[72] Ва пас Арҷоспи хийунонхадой аз сари қуҳ нигоҳ кард ва гуфт ки аз миёни шумо хийунон кист ки бо Зарир бичангад ва у таҳам сипоҳбади Зарир такро бикушад то Зарситуни духтари хеш ба занӣ-ш бидиҳам ки дар ҳамоди (саросари) шаҳри Хийунон аз ў зеботар зане нест.

[73] Ва ўро ба ҳама шаҳри (кишвари) хийунон ҳаким кунам чи агар то шаб Зарир зинда бошад, аз мо хийунон ҳич касе зинда боз напояд.

[74] Пас он Видафиш ҷоду ба по бар хесту гуфт, ки «маро инҳо зин созед то ман биравам».

[75] Ва аси зин барош карданд ва Видрафши ҷоду бар нишастан (бар асп) ва жупини сеҳрнок ки девон бар дӯзах ба ҳиши соҳта буданд, ва бо заҳри мор андуда буданд...ба даст гирифту

ба разм даромад ва дид, ки Зарир чун (чунон) таг (диловарӣ) кунад, ки ба пешаш фароз рафтан наёрист.

[76] Ва ў ниҳонӣ аз паси Зарир фароз расид ва ўро аз зер бо камарбанд ва аз боло бо кустак бизад ва ба дили ў шамшер бигузоронд ва ўро ба замин бийафканд ва пас парриши [тирҳоӣ] камонҳо фуру нишонда шуд ва ҳам бонги таг мардум (мардуми диловар) баромад...

[77] Пас Виштоспшоҳ аз сари қӯҳ нигоҳ карду гуфт, ки ба пиндори ман Зарири сипаҳбади Ирон кушта шуд чи дигар акнун на парриши [тири] камонҳо асту на бонги таг мардуми (мардони диловар).

[78] Аз шумо Ирониён кист ки кини Зарирон ҳоҳад то ба ў он Ҳумойи духти худам ба заниш бидиҳам ки дар ҳама шаҳри (кишвар) Ирон ҷоне аз ў хубҷехра (зеботар) нест.

[79] Ва кушки Зариру сипоҳбадии Ирон ба ў бидиҳамаш?

[80] Касе ҳич аз ягон посух надод ба чуз он пурни Зарири қӯдаки ҳафтсола. Ў ҳамоно фароз ба по истоду гуфт ки маро асп зин кунед то ман ба сари размгоҳи Ирониён бишавам (то ман виспуҳри (мирзон) Виштосипонро бибинам) ва он таҳм Зарири (сипаҳбадро) падарамро, зинда аст ай мурда чун аст (хабараш), - пеши шумои бузург биёварам.

[81] Пас Виштоспшоҳ гуфташ ки «Марав ту ки ҳанӯз нобурнӣ ва дар разм ҳолиё парҳезро надонӣ ва ангушти ту ҳанӯз ба тир намечаспад(?)».

[82] Туро агар хийуние як мекушад чунонки Зарирро кушта пасон ҷор мезанад ки «ман Зарири сипаҳбади Ирониёнро куштам ва ҳам писари ў Бастварро».

[83] Пас Биствар ба сардори охур ба ниҳон гуфт ки «Виштосп фармон дод ки он асперо ки Зарир дар кудакӣ савор мешуд, ба Баствар бидиҳад».

[84] У ба сардори охур фармуд то асп зин кунанд ва Биствар бар он нишастан ва асп фароз гузошт ва душманон фаровон бикушт (ва ниҳоят) то бад-он ҷое расид ки мурдаи таг (диловар) падараш он ҷо буд.

[85] Ў дар замон напойиду гуфт: «Ало, падари ҷонам, авзунат (хушбахтӣ?) кӣ бибурд? Ало ай Варози падар, хуни ту ки бирехт? Ало, он бораки чун мурғи паррони ту кӣ бибурд?».

[85] «Ту ҳаме (ҳоҳиш) доштӣ ки бо хийунон корзор кунӣ ки акнун худатро афкандаанд?»

[86] Ва акнун мӯйи ту ҳама парешон аст ва риши ту ошуфта аз бод ва тани вижай (зебоӣ) ту зери суми аспон ва хок ба гиребони ту нишастана. Ва ҳамакнун чӣ кунам ки аз асп фуромадан натавонам то сарат дар кинoram бигираму хок аз

гарданат (сару руяш) бийафшонам чи ман бар асп дигар сабук (осон) бар нишастан натавонам?

[87] Накунад ки хийунон бирасанду маро бикушанд ва дигарбора лоф бизананд ки мо Зарири сипаҳбади Иронро бикуштем ҳамчинин Баствари писари ўро.

[88] Пас Баствар асп биронду душманонро күштан гирифт то назди Виштосплох бирасид ва бигуфт ки ман бирафтам ва дидам ки Иронихо хуб разм мекунанд [ва ҳам озодагони дарбор] ?

[89] Ва ман мурда дидам тах(а)м сипаҳбади Зарирон так-падари хеш ва агар шумои Баг (Бузург) меҳоҳед, маро биҳилед то назди падар(ам) биравам ва кине ў биҳоҳам (бистонам).

[90] Пас Чомоспи битахш гуфт, ки биҳил то ин ридак (чавон) разм биёварад то худро хушбаҳт бигардонад.

[91] Пас Виштоспи фармуд то аспро зин кунанд [барояш].

[92] Ва Виштосплох бар тахти худ бар нишаст, аз тирдони хеш тире баркашид бад-ӯ доду оғаринаш бикард ва бигуфташ ки «акнун тир аз ман ба парвоз бошад ба ҳар кас(?), ба ҳар разм пардозии ту пирузгарат бувад то ту номвор бувӣ ҷовидон ва душманон мурда бодо ҷовидона».

[93] «Ва акнун ки ту меҳоҳӣ аспу дирафш дошта бошӣ ва сари сipoҳи Ирон фармонфармои бикунӣ ҷовидона, бошараф бош ҷовидона(?)

[94] Пас Баствар аспи худро [ба ихтийёриш] фароз ҳилид (гузошт) ва ба душман чунон қушишу корзор кард ки Зарири сипоҳбади Ирон кардӣ.

[95] Пас Арҷоспи хийунонхудой аз сари кӯҳ нигоҳ карду гуфт, ки «Он аспи қадом так (диловар) аст, ки гурдвор асп дорад, гурдвор зин (зену афзор) дорад ва корзор чунон кунад, ки Зарири сипоҳбади Ирон кардӣ?»

[96] ...У аз тухмаи Ваштоспон аст ва кини Зарир ҳоҳад...

[97] [Шоҳи Хийунон гуфт:] «Кист аз шумо касе, ки баравад ва бо он ридак бичаҳад ва ўро бикушад то ман ба ў Биҳистони духтари хеш ба занӣ-ш бидиҳам, ки дар ҳама (саросари) шаҳри Хийунон аз ў хубчиҳрӣтар зан нест?»

[98] «Ва ўро дар [саросари] ин шаҳри (кишвар мамлакати) Хийунон битахшаш (фармонфарморо-ш) кунам, чи агар ин ридак то ба шаб зинда мемонад ва он лаҳза дур нест ки ҳамаи Хийунон зинда касе фароз наҳоҳад монд».

[99] Пас Видрафши ҷоду пеши пойи ў уфтод ва гуфташ: «Бар ман асп зин кунед то ман биравам».

[100] Ва аспи оҳанин (симин)-суми Зарир барои ў зин карданду Видрафши ҷоду бар ў барнишаст ва ў жупине, ки дар дӯзах ба дasti девон соҳта шуда буду бо заҳру гуноҳои андуда

шуда буд, ба даст гирифт ва суйи овардгоҳ (размгоҳ) шитофт ва чун дид ки Бисатвар чи гуна корзор кунад пеш омадан найёристу ниҳон аз пасаш наздик бишуд...

[101] Баствар [ба ў] нигоҳ кард ва гуфт(аш), ки «Ай друванди ҷоду, фуруд ба пеши ман биё, ки ман бар зин хуб нишастаам ва борак (асп) ҳам хуб меронам ва тир дар картир (тирдон) дорам, агар ҳам дур андохта наметавонам, биё то ҷони ширинатро-ҷунонки ту ҷони ширини падари ман сипоҳбади таҳм Зарирро дар биовардӣ аз ту дур бикунам»

[102] Ва чун Видрафши ҷоду густохона (часурона) ҷой (назди) Баствар бирафт, он бораки (асп) сиёҳи симинсуми Зарир чун бонги Баствар бишнуфт попарҳам (чаҳорпой) бар замин истоду 999 бонг дар дод (кард).

[103] Ва Видрафш жупине андохт ва Баствар ба даст онро пазируфт (гирифт).

[104] Ва равони Зарир бонг кард, ки «Байафкан аз даст он жипинрову аз қантири (тирдон) хеш тире биситон (бигир) ва посуҳи он друвандро бидех».

[105] Ва Баствар фароз (жупин) аз даст бийандохт ва тире аз қантири (тирдон) хеш баркашид ва ба дили Видрафш заду ўро ба замин афканд.

[106] Ва... (?) ва ў (?) саки (сипар) пурмарвориду заринқӯби Зарири Браҳман биситонд ва бар бораки Зарир нишастанд ва аспи хеш фароз ба даст (гирифт) пазируфт ва бас душман күшта-күшта ба ҷое расид ки Гиромиккарт писари Ҷомосп дирафши пирӯзӣ ба дандон дошти ва ба ду даст корзор кардӣ.

[107] Гиромиккард ва он сипоҳи бузург чун Бастварро диданд ҳам сарбасар [ба ҳам] барои Зарир гиристанду (гирииданду) гуфтанд, ки «Чаро ту омадӣ, ай ридак, [ҳануз] ангушт ба тири тир ҳаста натавонӣ, парҳез (эҳтиёт) аз размон надонӣ?»

[108] «Накунод худо, ки хийунон биёянду туро бикушанд ва ном бибарапанд (номдор шаванд), ки Зарири сипоҳбади Иронро күштаанд ва Баствари писари ўро»

[109] Пас Баствар гуфт, ки «То ба пирӯзӣ ту бибар, ай Гиромиккарди пури Ҷомосп, ин дарафхи пирӯзиро, чи агар ман зинда ба пеши Виштоспшоҳ мерасам (бираасам), ба ў ман мегӯям ки ҷӣ гунна ту таквор (диловарони) корзор кардӣ».

[110] Пас Баствар асп фароз ҳилид ва душман (он) бикушт ва то ба ҷое расид, ки он йали таҳт Спиндадод (Исфандиёр) корзор кардӣ

[111] Спиндадод чун Бастварро дид, он сипоҳи бузурги Ирон ба Баствар биҳишту (бигузошт) ба сари кӯҳе бирафт ва 12

бевар сипоҳӣ аз сари кух биронду ба даст афканд то ба ихтиёри Гиромиккард бисупорад.

Ва Гиромик кард ҳар чи тавонист бикишт ва ба сӯйи Баствар сипухт.

[112] Ва дар андак замон аз хийунон касе зинда намонд ба чуз як худи Арҷоспи хайунон-худой.

[113] Ва ў Спиндадоди йал гирифту дастеву поеву гӯше аз ў бурид ва ҷашмаш бо оташ сӯзонду бар ҳари думбуридае [баршинонду] боз ба шаҳраш фиристод.

[114] Ва гуфташ, ки «Бираву бигӯ, ки чӣ дидӣ аз даст мани йали Спиндадод чи хийунон аз қучо медонанд, ки дар рузи фарвардин чӣ гузошта дар разми Виштоспон бар [зидди] Ажи Даҳок».



АНДАРЗНОМАХО



АНДАРЗИ ДОНОЁН БА МАЗДОПАРАСТОН¹

Ба номи Яздон

1. Гүш фароз доред, ба бартарӣ мардумоне, ки маздопарасти кишваред, бишнавед он гуфтори доно, ки андарзи неки Ҳурмузду амаҳраспандон (аст).

2. Ба ҳангоми бомдод бархезед, (эй) мардумони миранда! Аз (рӯи) оин дасту рӯй ба пешоби гӯсфандон шӯед ва ба оби пок шӯед ва аз рӯи оин чомай пок пӯshed ва ба неранги² дини масдиснон қуштӣ³ бандед ба пиндору гуфтору кирдори нек. (Аз рӯи) пиндор ба равон кору кирдори нек кунед ва парастори кирдори нек бошед.

3. Имрӯз, ки ҷаҳониён (ин ҷаҳонро) раҳо кунанд, то Ҳурмузд Ҳудо зиндагии гетӣ аз миён барад, пеш аз он, ки Астивдод фаро расад ва Вoi⁴ бад бар колбад нишинад ва аз табоҳии колбад хушу заковат ва бӯю ҷону тан аз колбад ҷудо кунад ва колбади моро палид бекор кунад, тол (он гоҳ ки) Сушияns ва тани пасин хушу заковату бӯю ҷон ва тану колбади мардумон яке бо дигар наомезад.

4. Пас колбади мардумон ҳамоно чун дарахтест, ки коранд, бирӯяд ва афзояду рушд кунад, шикананду буранд ва барчинанду бар оташ ниҳанд ва оташ сӯзонаду ҳазм кунад ва боди ардой⁵ дар ҷаҳон афшонад, пас ҷуз он ки бикошт ё бидид, надонад, ки хештан буд ё на.

5. Пас аз мардумон дар ҷаҳон он болотар, ки ҳар афзунни дороиро бо кору кирдори нек андӯзад.

6. Бо хешовандону дӯстону мардумони гайр паймон машиканед, барои нажоду пайванди хеш (туҳми) зишти паймоншиканиро ба пиндори бад, гуфтори бад ва кирдори бад макоред.

7. [Бинобар Авесто]: «Андешаи нек андешад, гуфтори нек гӯяд, кирдори нек варзад...».

8. Чи агар [касе] нек андешад ба пиндор ва нек гӯяд ба гуфтор ва нек варзад ба кирдор, равони хешро ба беҳтарин зиндагӣ супорад: ба пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек.

9. Чун ки рӯхи покро пиндор нек, гуфтор нек ва кирдор нек аст. Дини гоҳони (готоӣ), дини поки беҳи маздиснонро пеша некхӯй ва равиш парҳезкорист.

10. [Бинобар Авесто]: «Андешаи бад андешад, гуфтори бад гӯяд, кирдори бад варзад...».

11. Чи агар (касе) бад андешад ба пиндор, бад гӯяд ба гуфтор ва бад кунад ба кирдор, равони хешро ба бадтарин зиндагӣ супорад: ба пиндори бад, гуфтори бад ва кирдори бад.

12. Чунки менуи бадро (Ахриманро) пиндор бад, гуфтор бад ва кирдор бад аст. Дин ҷодуй ва пеша бединӣ ва равиш фирефтоворист.

13-14. Ба умеди кори некӣ бузург гуноҳ макунед. Ба ҷавонӣ густоҳ мабошед, (эй) мардумони маргманд, чи бисёр қасон ба барнӣ аз ҷаҳон даргузаштанд ва несту нопайдо шуданд. Буданд (қасоне ки) то дер замон зистанд, аммо ба фарҷом низ бояд дар гузаштан ва несту нопайдо шудан.

15. Аммо акнун ин қунам, ки чизи он дунявий дер замон бояд бипояд ва вайрон нашавад.

16. [Аз] тан биандеш, ки кори гетӣ бигзарад, он колбади гиромиву нозук ба ҷойгоҳи фаромӯшон баранд, он ҷо ниҳанд ва ёд накунанд (ва) рӯз ба рӯз фаромӯштару аз ёд рафта бувад. Бувад, ки пайкор қунанд ва номи муқаддас наситоянд. Ман, ки равон ҳастам ва ситоишро сазовор, аз ту, [эй] тан, мустаманду гиламанд бошам.

17. Дорам андарзе аз доноён,

Аз гуфти пешиниён.

Ба шумо бигузорам,

Ба ростӣ андар ҷаҳон,

Агар ин аз ман пазиред,

Бувад суди ду ҷаҳон.

18. Ба гетӣ густоҳ мабед,⁶

Бас орзу андар ҷаҳон.

Чӣ гетӣ ба кас наҳиштанд,⁷

На қӯшку (на) хону мон.

Шодӣ ба дил чӣ ҳандед,

Ва чӣ нозед гетиён.

19. Мардумоне ҷанд дидам,

Бас [орзу?] андар ҷаҳон.

Худоёне ҷанд дидам,

Мех сардорӣ бар мардумон.

Эшон ба беш пиндорҳо,

Бирафтанд андар ҷаҳон.

Эшон бороҳ шуданд,

Бо дард рафтанд, бе сомон.

20. Ҳар ки ҷунин дид, ҷаро

Дил бандад андар чаҳон?
Надоред гетӣ ба сипанҷ,
Ва [на] тан ба осон⁸

Ва кирдори нек ба кор доред, чунки фардо он ҷой бояд шудан, ба (пеш) довари рост. Шоду дарозумр ва фарруху росткирдор ва пирӯзгару комгор (бошед).

Анҷомид ба дуруду шодӣ ва ромии.

АНДАРЗИ ХУСРАВИ КАВОДОН¹

Ба номи Яздон, ба фоли нек.

1. Эдун гӯянд, ки Анушаравон Хусрави Каводон ба ҳангоми марг, пеш аз он ки чон аз тан чудо шуд, ба андарз ба ҷаҳониён гуфт, ки чун ин чон аз тани ман чудо шуд, ин таҳти ман бардоред ва ба даҳма бареду ба даҳма ниҳед ва ба сари ҷаҳониён бонг кунед, ки мардумон аз гуноҳ кардан парҳезед ва ба накӯкорӣ кӯшед ва моли гетӣ хор доред, ки ин он аст, ки дирӯз ин тан буд, ки ин мардум ба се гом наздиктар бад-он буданд ва (он) ба ҳар гоҳу замон росткирдорӣ ва моли гетӣ биафзуд, ки имрӯз баҳри нопокии хеш ҳар ки даст ба рон ниҳад, ба баршнум² бояд шустан, вагарна ба парастиши Яздону гуфтугӯи некон нагузоранд. Дирӯз шукӯхи шохиро даст ба касе надод, ки имрӯз баҳри нопокияш ба рон наниҳад.

2. (Эй) мардумони ҷаҳон, некбаҳт бошед! Бираවед амал кунед ба пиндори росту кори барзгарӣ. Ба кори ҷаҳониён кӯшо ва хушӯр бошед.

3. Оину паймон ба кор доред ва дар кору додситонӣ бузургманишу росту бо ростон ҳамсухан бошед.

4. Андарзгӯёни (барои) равонро андарзшунав (бошед). Ба андоза кору паймон кунед.

5. Ба баҳраи хеш қонеъ бошед ва баҳраи дигар касон марабоед.

6. Дар баҳшиш ба дарвешон ноғармониву сарсаҳтӣ макунед. Бингаред, ки чӣ гуна noctor бишавед. Шоҳиву дорой бираවад, моли бекарону ишқу ошиқиву дарвешӣ бигзарад.

7. Ин ҷо зиндагӣ андак, он ҷойроҳ дур ва душмани шигифту довари росткирдор, кирдори нек ба вом наёбанд ва дуруду пора кор накунад ва барои тану равон напазиранд, магар касе ки кори нек беш карда бошад. (Чуз ин) аз фарози пули Чинвод гузаштан натавон. Он ҷой довароне (ҳастанд) росткирдор чун Мехру Рашн.

8. Аз некон бош, то биҳиштӣ бошӣ.

9. Афсӯс макун, то фараҳманд бошӣ, чӣ некиву бадкирдорӣ ба ҳар гоҳу ба ҳар кас шояд будан.

10. Гетӣ ба сипанҷ дору тан ба осоиш, некӣ ба кирдор дору гуноҳ ба ранҷ [дур кун] ва менуро ба кирдори хеш (ба даст ор).

11. Ин низ гуфта шуда, ки ҳар кас бояд бидонад, ки аз кучо омадаам ва чаро ин ҷоям ва боз ба кучо бояд равам ва аз ман чӣ ҳоҳанд.

12. Ва ман ин донам, ки аз пеши Худо Ҳурмузд омадаам ва барои сутӯҳ кардани (деви) дурӯғ ин ҷоям ва боз ба пеши Худо Ҳурмузд бояд равам. Аз ман росткорӣ ҳоҳанд ва вазифаи доноён омӯзиши хирад ва пиростани xӯj (аст).

13. Ҷовидон бод равони шоҳаншоҳ Ҳусрави Каводон, ки ин андарз кард ва ин фармон дод. Чунин бод.

Анҷомид ба дуруду шодӣ.

ХУСРАВИ КАВОДОН ВА РЕДАҚ¹

1. Эрон Виноради Қубодии Редагӣ Воспуҳар ном даст ба сина пеши шоҳаншоҳ истод.
2. Бисёр ситоиш ва дуо кард.
3. Гуфт, ки шоҳаншоҳи анӯша ва ҷовидон худованди ҳафт қишвар ва команҷом бошад.
4. Ниюшидан фармоид: Дудаеро, ки ман азаш будам, ба шукронай ниёкони некӯйи шумо ҳама номвар ва тавонгар (ва) комраво буданд.
5. Ононро ҳоста ба (ҳадди) зарурати хеш буд.
6. Маро он падар ба қудакӣ даргузашт ва модар(е)-ро, ки ман писараш будам, ба ҷуз ман дигар писар набуд.
7. Аз баҳри эшон ман тавассути васии падар, бо сарвате ҳангӯфт, ба ҳӯриши гуна-гуна ва ҷомаи ҳоб ҷобук (ва) некӯнигаҳдорӣ шудам.
8. Ба ҳангом ба мадраса фиристода шудам ва ба фарҳанг омӯхтан саҳт шитофтам.
9. Яшт ва Ҳодоҳт ва Бугоняси ва Вандидодро ҳирбадона ҳифз кардам (ва) ҷой-ҷой ниюшидан Зандро оғоз кардам.
10. Маро дабирӣ он гуна аст, ки хубнавис ва тунднавис, борикдониш, комгорангушт ва фарзонасухан ҳастам.
11. Маро саворӣ ва камонварӣ он гуна аст, ки фарруҳ ёбад ба доштани он дигареро, ки аз баробари сари асб ман андар тавон гузаштан.
12. Маро найзаварӣ он гуна аст, ки бадбаҳт бояд ба доштани он саворро, ки бо асб ва найза ва шамшер ба разм ва ҳамнабардии ман ояд ва низ ба аспрес ҷавгонро бехастагӣ ва дамон, низ ба нофармосояндагӣ (ба) зери тангу бари сари асб, бегумон чунон занам, чун рӯйгаре, ки осори ҷакуши (у) ҳама бар як ҷой пайдо аст.
13. Ба зиёфат(ҳо) дурун ва барбат ва танбур ва канор ва (сурудани) ҳар гуна суруд, ҷакома ва низ дар пайвожа гуфтан (ва) рақсидан мард(ӣ) истодам.
14. Ва дар амри (марбут ба) ситорагон, сайёрагон чунон андар шудаам, ки онҳо(е), ки андар он пеша ҳастанд, ҳамагӣ дар баробари ман чизе ҳӯранд.
15. Ва дар шатранҷ ва (бозии) нард ва ҳаштпой кардан аз рақибон фарозтарам.
16. Барои ду гуна бастан дар замб поинтар аз Вандоди гушнасад нестам.

17. Аммо акнун дуда(ам) ошуфтау низору табоҳ бишуд ва модар низ ба бихишт шуд.

18. Ва агар шуморо ба азамати Яздон писанд афтад, ба ҳоли ман таваҷҷӯх фармоед.

19. Шоҳаншоҳ ба Редаг гуфт, ки агар ту, Редаг чунин хушорзу ҳастӣ (ва) ҳӯйи ту ба ҳӯриши хуш ва ҷомаи зубу ҷобук андар будааст, бигӯ, ки қадом ҳӯрише хуштар ва бомазатар аст.

20. Редаг гӯяд, ки ҳафт қишвари Ҳудой анӯша (ва) комгор (бод), бифармоед шунудан! Он ҳӯрише, ки андар гушнагӣ ва тандурустӣ ва бебимӣ ҳӯранд, хуштар ва бомазатар аст.

21. Аммо он бузголай думоҳаро, ки ба шири модар ва низ он гови парварда шудааст, Рӯдан, мӯй баргирифта (ва) чун ба обкома андуда (шуд), ҳӯранд, бомазатар аст ё синаи гови фарбех(ро) сапед бо (навъе суп) хуб пухтан (ва) бо шукру табарзад ҳӯрдан.

22. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост пиндошт.

23. Дигар фармоид пурсидан, ки қадом мурғе хуштар ва бомазатар аст?

24. Редаг гӯяд, ки анӯша бошед. Ин ҷанд мурғ ҳама хуш ва неканд:

25. Товус, дурроҷ ва курк, тазарв ва тиҳу, сапеддунб, сурхпарат ва... (?) ва ... (?) ва чакова, ... (?) парварда ва куландигар ва ҷарз (хубара), тирмоҳӣ, қабки анҷир ва ҳашансор ва мурғобӣ.

26. Аммо бо қурки ҳонагии нар, ки бо шовдонаву комаи ҷавин ва равғани зайдун парварда шуда бошад, ҳеч мурғ баробар нест. (Бояд ҳудро) ранҷа кардан (ва) қаблан дар ҳамон рӯзи күштани Рӯдан (ва) ба пой овехтан ва рӯзи дигар ба гардан овехтан (ва) бо шӯроба бириштан. Аз он мурғи хуш(маза) он (гӯшти) пушт хуштар ва аз (гӯшти) пушт он хуштар, ки ба дунб наздиктар аст.

27. Шаҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.

28. Се дигар фармоид пурсидан, ки аз он (чи), ки биафсурда ниҳанд, қадом гӯште хуштар аст.

29. Редаг гӯяд, ки анӯша бошед. Ин ҷанд гӯшт ҳама хуш ва неканд:

30. (Гӯшти) гову гуру гавзан, гурозу бачаи шутур, гӯсолаи яксолаву говмешу гӯри ҳонагиву хуки ҳонагӣ.

31. Аммо дар мавриди гӯри нар, ки бо юнча ва ҷав парварда шудааст ва пийа надорад, онро ба сар, ки турш молидан ва (ба он) ба оин ҷошнӣ диҳанд (ва сипас) (гӯшти) пушти онро барои ҳалом бигзоранд; афсурдаи он беҳтар ва хуштар аст.

32. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.
33. Чахорум фармоид пурсидан, ки хомизӣ латифтар аст?
34. (Редаг) гӯяд, ки анӯша бошед. Хомизи харгӯш латифтар ва асбруд (бо қарқара) хушбӯтару номвару бомазатару дилтазарви хушгувортар аст.
35. Аммо бо (хомизи) оҳуи модаи сатарван, ки афсурда шудааст ва пиҳ надорад ҳеч хомиз(е) баробар нест.
36. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.
37. Панҷум фармоид пурсидан, ки (аз) аз ширини(ҳо) кадом беҳтар ва хуштар аст.
38. Редаг гӯяд, ки анӯша бошед, ин чанд ширинӣ ҳама хушу неканд:
39. Ба тобистон он лавзина ва ҷавзина ва ҷавзи афрӯша ва ҷарби афрӯша ва ҷарби ангушт, ки аз ҷарз ё аз он оҳу созанд (ва) ба равган гирду биришта созанд.
40. Ба зимистон он лавзина, шафтана ва барфина, табарзад ва гашнизи гулоб.
41. Аммо бо (шириние, ки бо) парвардаи оби себ ва ба симин соҳта шуда бошад, ҳеч ширинӣ баробар нест.
42. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.
43. Шашум фармоид пурсидан, ки кадом анбае хуштар аст.
44. Редаг гӯяд, ки анӯша бошед, ин чанд анба ҳама хушу неканд.
45. Ҳиёр – бодиинг, ки бо пуст ҳӯранд беҳ ва занҷабилу ҳалила ва гирдӯи тозаву бодиинг ва бҳарман (қунгури ваҳшии сапед).
46. Аммо бо занҷабили чинӣ (ва) ҳалилаи парварда ҳеч анба(е) баробар нест.
47. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.
48. Ҳафтум фармоид пурсидан, ки кадом доринае хуштар аст.
49. Редаг гӯяд, ки анӯша бошед, ин чанд дорина ҳама хушу неканд:
50. Норгил, ки бо шак(к)ар ҳӯранд (ва онро) ба ҳиндӣ «каноргил» хонанд ва ба порсӣ «ҷавзи ҳиндӣ» хонанд.
51. Пистай ваҳшӣ, ки бо шӯроба биришта қунанд, нахӯди тоза, ки бо обкома ҳӯранд.
52. Ҳурмой ҳайрае, ки бо гирду оғанда бошад, пистай тоза ва шафтолуи арманиӣ, балут, шоблут ва шак(к)ар ва табарзад.
53. Аммо пайваста бо шоҳданаи сиёҳи ҷангалий, ки бо пиҳи позан биришта шуда бошад, ҳеч дорина(е) баробар нест, чи ба

хұрдан хуш, дар даҳони хүшбүй, дар шикам хүшгувор ва барои он кор низ бартар аст.

54. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.

55. (Хаштум фармоид) пурсидан, ки кадом май беҳтар ва хүштар аст.

56. Редаг гүяд, ки анұша бошед, ин чанд май ҳама нек ва хүшанд:

57. Майи кинй², ки онро нек ороянд ва майи ҳиротӣ ва майи марварӯй ва майи бастӣ (ва) бодаи ҳалвонӣ.

58. Аммо пайваста бо майи осурӣ (ва) бодаи бозарангӣ ҳеч май баробар нест.

59. Шоҳаншоҳ писандид ва онро рост дошт.

60. Нұхум фармоид пурсидан, ки кадом хунёгарӣ хүштар ва беҳтар аст?

61. Редаг гүяд, ки анұша бошед, ин чанд хунёгар ҳама хуш ва неканд.

62. Чангсарай, вансариу канорсарову сурпиксарой ва мустаксариу танбұрсарой, барбатсариу нойсариу дунбулаксарой, ... (?) ва дираки расанбозиву занчирбозиву дорбозиву морбозиву чанбарбозиву тирбозиву тосбозиву бандбозиву андарвойбозӣ, ... (?), ... (?), танбұрбузург (сарой), сипарбозӣ, зинбозиву гүйбозиву зилбозӣ (?), шамшербозиву дашнабозиву гурзбозиву шишабозиву кабибозӣ. Ин чанд хунёгар ҳама хуш ва неканд.

63. Аммо (дар мавриди) канизи чангсарои некү дар шабистон (он канизаки чангсарой беҳ), ки садояш баланд ва хүшшоз (ва) низ барои он кор бисёр шоиста аст ва бо вансарой дар меҳмонии бузург ҳеч хунёгар(е) баробар нест.

64. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.

65. Даҳум фармоид пурсидан, ки андар майи (якум ва) дувум, севум ва чаҳорум, панҷуму шашум ва ҳафтум чӣ гүй?

66. Редаг гүяд, ки анұша бошед, (эй) бартарини мардон! Андар майи нахуст буи хуб, дувум дорина ва севум ҳалилаи парварда, чаҳорум хомиз ва панҷум базмовард, шашум шомбек ва ҳафтум равғани андуда бихуфта.

67. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.

68. Ёздаҳум фармоид пурсидан, ки кадом гуле хүшбүйтар аст.

69. Редаг гүяд, ки анұша бошед, (эй) бартарини мардон! Гули ёсуман хүшбүтар аст, чи бўяш чун буи худоён³ мемонад.

70. Гули хусравро бўй чун бўи шахриёрон.

71. Гетиро бўй чун бўи (инсони) нажода.

72. Гули сурхро бўй чун бўи (дўстон).
 73. Наргисро бўй чун бўи чавонй.
 74. Хайрии сурхро бўй чун бўи дўстон.
 75. Хайрии зардро бўй чун бўи зани озода, ки руспӣ нест.
 76. Кофурро бўй чун бўи дастурӣ.
 77. Вусмани сапедро бўй чун бўи фарзандон.
 78. Вусмани зардро бўй чун бўи зани озода, ки руспӣ нест.
 79. Савсани сапедро бўй чун бўи дўстӣ.
 80. Ва марвориди шеронро бўй чун бўи модар.
 81. Марви сапедро бўй чун бўи падарон.
 82. Бунафшаро бўй чун бўи канизакон.
 83. Шоспарамро бўй чун бўи азизон.
 84. Муваррадро бўй чун бўи дехбадон.
 85. Нилуфарро бўй чун бўи тавонгарӣ.
 86. Марзингӯшро бўй чун бўи пизишкӣ.
 87. Сапедаро бўй чун бўи bemoron.
 88. Палангмушкро бўй чун (бўи) некӣ.
 89. Кўпалро бўй чун (бўи) хусравӣ.
 90. Настанаро бўй чун (бўи) пирзан.
 91. Манчи нашкуфттаро бўй чун (бўи) зани комагӣ ва замонӣ, ки шукуфта шавад (онро) бўй чун бўи азизон.
 92. Сисамбрро бўй чун (бўи) озодагӣ.
 93. Бўи ин ҳама гулҳо дар баробари ёсуман чизе хор аст, чи (онро) бўй ба бўи худоён монанд.
 94. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.
 95. Дувоздаҳум фармоид пурсидан, ки кадом зане беҳтар аст?
 96. Редаг гўяд, ки анӯша бошед. Зан он беҳтар, ки бо андеша (ва) марддӯст (бошад). Ўро афзунии (вазн) набошад. (Ўро) боло мутавассит, сина паҳн, сар, кун, гардан мавзун, поящ кўтоҳ ва миён борик, зери пой гудидор, ангуштон баланд, андомаш нарму тупр ва ба пистон ва нохунаш барфин, гунааш аноргун, чашмаш бодомин ва лаб басдин ва абрӯ тоқдис, дандон сапед, латифу хушоб ва гесӯ сиёҳу барроқ (ва) дароз (бошад) ва ба бистари мардон сухани бешармона нагўяд.
 97. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.
 98. Шоҳаншоҳ гуфт, ки бисёр занкома ҳастӣ?
 99. Редаг гуфт: ки анӯша бошед, (эй) бартарини мардон! Ки он даҳ ҳазор канизакро (ки) андар кўшки салтанатии ту ҳастанд, эшонро ин (бояд) кома (ва) эшонро ин чиз (бояд) камоли бартарӣ (бошад), ки ромиши шуморо гуфтан.
 100. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро рост дошт.

101. Сездахум фармоид пурсидан, ки кадом борае бехтар аст?

102. Редаг гүяд, ки анұша бошед. Ин бора(ҳо) ҳама неканд: асбу астар ва шутури давандаву сутури пайк.

103. Аммо пайваста бо бораи говистонӣ(=сүғдӣ) ҳеч бора(е) баробар нест.

104. Шоҳаншоҳ писандид ва он (сухан)-ро хуб дошт.

105. Пас шоҳаншоҳ Моҳхусрав – писари Анӯшхусрав фармуд, ки замоне ба кори ин Редаг баррасид (ва) дувоздаҳ ҳазор дирҳам пар (бад-ӯ) дихед ва он чӣ, ки ин Редаг гуфт, ҳар рӯз ба озмоиш гузорид (ва) ҳар рӯз хуриш(е)-ро, ки ин Редаг гуфт, ороста ва пероста пеши мо доред, то (онро) баррасем.

106. Ӯро ҳар рӯз чаҳор динор фармуд додан.

107. Пас аз он (ба) моҳое чанд Редаг бар дари шоҳаншоҳ омад ва дарбони солорро ба пеши шоҳаншоҳ фиристод.

108. Ӯ ба нома чунон навишта буд, ки анұша бошед, (эй) бартарини мардон! Аз (он) ганчи шоҳаншоҳ бахшида ба саршории ҳӯрок чобук (ва) беоҳу (солим) ҳастам.

109. Ва агар шуморо писанд афтад, дар кори мо басазо нигариш фармоед кардан. Ва ҳангоме ки андар он (кор) шоҳаншоҳ қазовате тамом кард.

110. Охури бадсолор фароз шуд, ба шоҳаншоҳ гуфт, ки анұша бошед, (эй) бартарини мардон, огоҳ фармоед будан, ки ду шер омад, ки рамагони асбро аз чои хеш сапӯхта дорад.

111. Агар шуморо писанд афтад, он шеронро аз рамагони асб боз фармоед доштан.

112. Шоҳаншоҳ дар замон Редагро ба пеш хост ва гуфт, ки ҳунар ва шоистагии ту бояд, то он шеронро зинда ба назди мо овард.

113. Ва Редаг ба ҳамон замон рафт.

114. Дар роҳ занеро дид бас некӯ.

115. Редаг ба он зан гуфт, ки агар туро писанд афтад, манро биҳил, то бо ту ком гузoram.

116. Зан бе Редаг гуфт, ки агар он гуноҳон, ки то имрӯз ман кардаам, ту бипазирӣ ва он савобҳо, ки ту то имрӯз кардай, ба ман бисупорӣ, туро биҳилам, то бо ман ком гузорӣ.

117. Ва Редак низ дар замон (аз) пеши он (зан) бозгашту рафт ва он шаҳват нагузорид.

118. Сӯй гузори шерон рафт ва бар гузори шерон бинишастан ва ҳар ду шерро ба каманд бигрифт ва зинда ба пеши шоҳаншоҳ овард.

119. Шоҳаншоҳ шигифт омад (ва) ба Редаг гуфт, ки бишав, шеронро биявжан ва Редаг рафт ва шеронро биявжид.

120. Ва сипас Редагро ба кишвар бузургмарзбон фармуд кардан.

121. Пас аз огоҳӣ ба шоҳаншоҳ расид (ки) ҳангоме ки Редаг ба гирифтани шер(он) шуд, дар роҳ зане дид ба (сӯи) он зан шуд ва занро чӣ гуфт ва он зан ба Редаг чӣ посух дод ва Редаг аз он ҷо фароз рафт ва он шаҳват беҳ нагзорид.

122. Ва шоҳаншоҳ чун он сухан шунуд, гуфт, ки он Редаг бисёр бихрад буд, ки гуноҳон беҳ напазирифт ва он шаҳват беҳ нагузорид ва раҳо кард.

123. Ҳон! Кист ў, ки то буд, ҳама ин корҳоро (ки) гуфт, анҷом дод.

124. Редагро гоҳу поя бузург шуд ва аз он пас (вайро) ба наздики хеш дошт.

125. Аниӯшаравон бод Ҳусрави шоҳаншоҳи Пуркубод ва он Редаги хушорзу. Эдун бод!

Фарҷом ёфт ба дуруद, шодӣ, ромии.

ЧИДА АНДАРЗИ ПАРИУТКЕШОН¹

Ба номи Яздон

1. Парийуткешони нахустдонишон ба пайдой аз дин гуфтаанд, ки ҳар мардум, ки ба синни понздаҳсолагӣ расад, он гоҳ ин чанд чизро бояд донад, ки кистам ва ба кӣ пайванд дорам ва аз кучо омадаам ва боз ба кучо шавам ва аз қадом пайванду гуҳарам ва дар ҷаҳон вазифаам чист? Ва музди менуии ман чист? Ва аз мену омадаам ё дар гетӣ будам? Аз Ҳурмуздан ё аз Аҳриман, аз Яздон ё аз девон, аз неконам ё бадон, мардумам ё дев, роҳам ҷанду қадом ва судам чиyo зиёнам чӣ ва дӯстам киву душманам кӣ? Бунёдам як ва ё ду? Аз кӣ некиву аз кӣ бадӣ ва аз кӣ рӯшноиву аз кӣ торикий ва аз кӣ хушбӯиву аз кӣ бадбӯӣ ва аз кӣ доду адл, аз кӣ бедодӣ ва аз кӣ баҳшояндагиву аз кӣ нобахшояндагӣ?

2. Акнун баргузинандай далел даст бар ниҳад чунинаш аз рӯи дин ё миёнчигарӣ аз роҳи хирад бегумон донистан сазадаш, ки аз мену омадаам, дар гетӣ набудам, оғаридаам, пеш набудам, аз Ҳурмуздан, на аз Аҳриман, аз Яздонам, на аз девон, аз неконам, на аз бадон, мардумам, на аз дев, оғариниши Ҳурмуздан, на оғариниши Аҳриман, пайванду гуҳарам аз Каюмарс ва модарам – Спандармад, падарам – Ҳурмуз, сиришти мардумам аз Маҳрийаву Маҳрийона, ки онро нахуст пайванду гуҳар аз Каюмарс буд.

3. Анҷоми вазифа ва дайни ман ин аст, ки дар андеша бояд дошт, ки Ҳурмузду ҳаст, ҳамебуд, ҳаме ҳоҳад буд ва ҳудоии ҷовидон, бекарон ва пок дорад. Аҳриманро ба нестӣ ва вайронӣ андешидан ва ҳештанро аз Ҳурмузду амаҳраспандон доштан ва аз Аҳриману девону девпарастӣ чудо будан.

4. Ба гетӣ нахуст дар дин устувор будан, онро пуштибону ситоишгару бегумон будан, бовар ба дини беҳини маздисон доштан. Суд аз зиёну гуноҳ аз савоб, некӣ аз бадиву рӯшной аз торикий ва маздопарастӣ аз девпарастӣ баргузидан.

5. Ду дигар – зан кардану пайванд дар ҷаҳон ба бар овардан, бад-ин кӯшо будан ва бовар доштан.

6-7. Се дигар киштану коридан. Ҷаҳорум гӯсфандонро аз рӯи доду адл парваридан.

8. Панҷум сеяки рӯзу сеяки шаб ба ҳирбадистон шудан ва хиради росткирдорон пурсидан, сеяки рӯзу сеяки шаб кишту ободонӣ кардан ва сеяки рӯзу сеяки шаб ҳӯрдану оромишу осоиш кардан.

9. Ва бад-ин бегумон будан, ки аз савоб суду аз гуноҳ зиён ва дӯстам Ҳурмузду душман Ахриман ва роҳи дин яkest. Яке роҳи ҳумат,² ҳухт,³ ҳуваршт,⁴ биҳишт – рӯшноии бекарони офаридағон Ҳурмузд, ки ҳамебуд ва ҳамебувад.

10. Яке роҳи душмат⁵, душҳухт⁶, душҳуваршт⁷, торикиву каронамандиву⁸ ҳама бадиҳову маргу бадтарии он дурӯғпеша – менуи нобудкунанда - Ахриман, ки набуд дар ин офариниш, бувад, ки набувад дар офариниши Ҳурмузд ва дар фарҷом нобуд гардад.

11. Ва бад-ин низ бегумон будан, ки бунёд дутост: яке офаридағору яке миронанда⁹. Аз он офариғор – Ҳурмузд ҳама некӣ ва ҳама рӯшноист. Аз он менуи нобудкунанда – Ахриман ҳама бадиву пурмаргиву Дуручи¹⁰ фирефтор. Ва бад-ин чанд бегумон будан, ҷуз Сушияңс ҳафт Кай¹¹ ҳама мирандаанд.

12. Ва ба қандани ҷону табоҳ шудани тан ва омори рӯзи ҷаҳоруми пас аз растоҳез, гузаштани пули Чинводу омадани Сушияңс ва кардани растоҳезу зиндагии ҷовидонаи пас аз растоҳез.

13. Ва доду адлу ҷавонмардиву дини нахусткешӣ ва андешаи некиву забони ростӣ ва дасти хуб варзида доштан.

14. Бо ҳама некон бо доду адли ҷавонмардӣ истодан.

19-20. Оштигу бо ҳама будан дар ҳама кору кирдори нек. Бо ҳама некон барои доду адли хубу ростин истодан.

21. Бо ҳар ки буд ва ҳар ки бувад ва ҳар ки ҳаст, дар кори савоб ҳамроҳ ва ҳамдастон будан.

22. Он кори савоб, ки барои доду адл кунанд, бартар оянд аз он ки барои хеш кунанд. Аз он росткирдортар буванд.

23. Ва гуфта шуда, ки дини беҳинимаздаяснон, ки пазируфта шуд, бад-у бегумон барои дӯст доштани тану ҷон ва барои беҳ зистану беш зистан ва барои баргардиши ҳуш аз тан аз дини беҳини маздиснон боз наистам. Бад-он бегумонам ва кешҳои дигар наситоям ва майл накунам ва ба онон бовар накунам.

24. Чи пайдост, ки аз андешаҳову гуфторҳову кирдорҳо, кирдор шумор дорад.

25. Дигар он чӣ, ки диданӣ нест: андеша нагирифтаниӣ ва кирдор гирифтанист.

26. Бинобар он, мардумонро аз рӯи кирдор гиранд. Дар тани мардумон ин се роҳ нихода шудааст.

27. Ба ин се роҳ се мену ҷой ва се (деви) дуруч роҳ дорад. Дар андеша Вахуман¹² ҷой ва ҳашм роҳ дорад, дар гуфтор хирад

чой ва оз¹³ роҳ дорад, дар кирдор Спеномену¹⁴ чой ва Ганомену¹⁵ роҳ дорад.

28. Мардумон дар ин се роҳ саҳт истанд, барои чизу хоставу молу орзуи дунё музди менуро набояд гузашт.

29. Зоро мардум, ки ин се пас, ки гуфтам бар тани хеш бипоянд, андешаро аз душмат, гуфторро аз душхухт ва кидорро аз душхуваршт бираҳонанд.

30. Он гоҳ сипосгузор будан, ба сипосдорӣ инро метавон кардан, ки равон ба дӯзах нарасад.

31. Чи мардум, ки аз аз пушти падар ва аз ишками модар шаванд, он гоҳ Астивдод банде ба менуй¹⁶ бар гардани ў афканад, ки то поёни зиндагӣ он банд на ба менуи нек ва на ба менуи бад аз гардан гирифтан натавонад.

32. Аммо он парҳезкорро ба кирдори неки хеш пас аз даргузаштан он банд аз гардан биафтад ва он дурӯғпешаро (Аствиҳод) бо он банд ба дӯзах кашад.

33. Ҳар киро, ки дар ин ҷаҳонанд, ҷанд тан ситоише кардан бояд, гуноҳи дасту пойро донистан бояд. Ҷуз онон, ки кар ё гунганд, ҳамчунин онон, ки ёрои кардани онро надоранд. Он дигаронро бояд ба ҳирбадистон кардан ва Занд бидонистан.

34. Падару модар бояд ин кору кирдори некро ба фарзанди хеш пеш аз понздаҳсолагӣ биомӯзанд. Чун вай ин ҷандтои онро биомӯҳт, ҳар кору кирдори нек, ки фарзанд кунад, падару модарро низ расад ва чун вай наомӯзад ва фарзанд ба меҳтарӣ гуноҳ кунад, падару модар дар бунёди ин кор бувад.

35. Ба кори нек ҳамдостон¹⁷ ва ба гуноҳ чудо ва ба некӣ сипосдору, ба бадӣ хуш ва ба нохушӣ бурдбор, дар кори дин кӯшо бошед.

36. Ва аз ҳама гуноҳ дар тавба бошед. Гуноҳе, ки каффора шавад ба худ дар як фарсаҳ низ мегузоред.

37. Ва озу (ҳирс) орзуи бад бо хирад бизанед.

38. Озро ба хушӣ ва ҳашмро ба фармонбардорӣ ва рашкро ба некбинӣ ва ниёзро ба чокарӣ, нооштиро ба оштӣ ва дурӯғро ба ростӣ бизанед.

39. Бидонед, ки ҷои биҳишт беху шаҳри мену ҳуррамтар ва қишивари осмон равшантару ҳонаи рӯшнӣ – гарудмон ва нерӯи мӯъчизаоси кори нек умеди камтар ба тани воласин, ки гузарон нест.

40. Бадонро ба тавонгариву нерӯ маситоед, чи аз ситоиши бад бадӣ ба тан шавад ва некӣ дур гардад.

41. Ба фарҳанг хостан бикӯшед, чи фарҳанг тухми дониш, бори вай хирад ва хирад ороиши ҳар ду ҷаҳон (аст).

42. Гуфта шуда, ки фарханг дар фаровонӣ ороиш ва дар шигифтӣ поянда ва дар бадбахтӣ дастгир ва дар тангӣ пеша аст.

43. Ба ҳеч кас афсӯс (тамасхур) макунед, чи марди афсӯсгар худ масхара шавад, шукӯхи вай нобуд ва худи вай нафринзада бувад ва ононро ҳам фарзанди шоистай сипоҳӣ бувад.

44. Ҳар рӯз барои гуфтугузор ба анҷумани беҳдинон шавед, чи он ки ба анҷумани беҳдинон шавад, накӯкорӣ ва росткирдорӣ беш бахшандаш.

45. Ва ҳар рӯз се бор ба оташгоҳ шавед ва оташро ситоиш кунед, чи он ки ба оташгоҳ бештар равад ва оташро беш ситоиш кунад, он гоҳ молу росткирдорӣ беш бахшандаш.

46. Аз озори падару модар ва сардор саҳт бипарҳезед, то тан бешуқӯҳу равон гунаҳкор набувад.

47. Бидонед, ки аз табоҳкории бешуморе, ки менуи табоҳкори дурӯғпеша¹⁸ анҷом диҳад, сеи он гаронтаранд: бастани биниши ҷашму нашунидани гӯш ва се дигар дурӯғи нооштӣ.¹⁹

48. Чунон ки пайдост, бинобар ин, хуршед ҳам ҳар рӯз се бор ба мардумони ҷаҳон фармон диҳад.

49. Бомдод ин гӯяд, Ҳурмузд ба шумо, ки мардумонед ҳамегӯяд, ки ба кору кирдори нек кардан бикӯshed, то ман зиндагии гетиро барои шумо дар миён кунам.

50. Нимрӯз ин гӯяд, ки дар зан хостану фарзанд парвардан ва дигар кор бикӯshed, чи то вопасин тан менуи табоҳкору бишудагон аз ин оғариниш чудо набуванд.

51. Шом ин гӯяд, ки аз гуноҳе, ки кардед пушаймон бошед, то ман шуморо биомурзам. Чунонки пайдост, чун рӯшноии хуршед, ки ба замин расид, гуфтори вай ба замин ояд.

52. Дар ҷаҳони моддӣ дар пиндору гуфтору кирдор дурӯғ наандешед ва нагӯеду накунед.

53. Ба нерӯи Яздон ва роҳи хирад дар омӯзиши дин аз рӯи зехн бикӯshedу бингаред. Ва бингаред, ки пас аз он ки арзиши кори нек чунон бузургу бекарон бувад, менуи табоҳкор пинҳонӣ бадӣ андешад ва Ҳурмузд ошкоро чунин кӯшад. Он ки аз дин огоҳ аст, он гоҳ дар кору кирдори нек кардан кӯшо ва бегумон бувад.

54. Дар поёни ин ҳазора бадии бешумор ба дин расид ва оини маздояснӣ осеб ёфт ва бедодӣ ба дин беш гашт, доду дин ва андешаи девон ошкор гашт. Чунин (аст) нишони ин завол: нобудии замон, паймоншиканӣ, девпарастӣ, баҳраи душманони дин, аз миён рафтани умед ва оғаридагони нек аз вайронгарони

чандин пайванди кишвари доду адли Ҳурмузд. Чун ҳар кас (аз рохи) оштй бо Вахуман ба меҳтарй расад, бо омӯзиши дин хирадро озмоиш кунад ва ба дарёфти хирад рохи росткориро бишносад ва аз рохи родй равонро шод гардонад, ба некбинй ба чои баланд расад ва бо ҳунар номвар гардад ва бо фурӯтани дӯст андӯхта бошад ва бо бурдборй умедвор гардад, бо ҳӯ некй андӯзад ва бо пархезкорй рохи равшани биҳиштро бисозад ва он чо аз кирдори неки хеш аз самари он бихӯрад.

55. Тани миранда барои равон биандеш. Кори нек кунед, чунки равон ҳаст, на тан, мену ҳаст, на гетй.

56. Барои бузургии тани хеш равонро магузоред ва фаромӯш макунед.

57. Барои бузургии кассе ва гузаронии моли дунё низ. Бадон чи ки тан ба каффораи гуноҳ ва равон ба ҷазо расад, ком мабаред. Ба он чиз ком баред, ки самари он ҳамеша писанд ва худ оромбахшанда бошад.

58. Ва неккирдорй варзидан аз кӯшиш, дарҳост аз ҳадя, ҳадя аз ҳоҳиш, ҳоҳиш аз ҳуш, ҳуш аз дониши менуй: дониш он абзорест, ки ҳаст, буд ва бувад.

59. Бад-ин гуна дониста мешавад вироиши низоми нави омӯзгори чизҳо, оростанда он чи сазад кардан; вироиши суди ҳама дар оғариниши ҳар ду ҷаҳон (аст).

Анҷом пазируфт бо дуруду шодӣ ва ромии.

АНДАРЗИ ДАСТУРОН БА БЕХДИНОН¹

1. Мардуми беҳдинро пайдост, ки дастурон гуфтаанд, ки мардумонро ҳар рӯз ба ушбом се дӯрӯҷ пешояд, чун нопокӣ, коҳилӣ ва беимонӣ.

2. Дар дин гуфта шудааст, ки ҳар гоҳ пеш аз он ки хурshed барояд, дастро бо гамизгован бишӯед (ва пас аз он) бо об бишӯед, дуручи нопокӣ зада шавад² ва барои равон он гуна судманд аст, чунон ки онро ба баршнум шустай.

3. Ва ҳар гоҳ ба мони оташон³ шӯед ва оташи ниёиш кунед, дуручи коҳилӣ зада шавад.⁴

4. Ва ҳар гоҳ ба нерӯи Яздон ниёиши хурshed карда (шавад), дуручи беимонии дин зада шавад.

5. Дастурон гуфтаанд, ки: се (даста аз мардумон) андар гетӣ ҳастанд, ки барои эшон рӯзӣ муқаддар нашудааст, онҳо ба ситамбагӣ аз гетӣ ҳамеситонанд ва ҳӯранд, барои онон ба (ҳангоми) тани пасин омор саҳт бошад.

6. Яке он мардум дар аёнҷӯш⁵ ва дигарон, ки коҳил аст ва сеи дигар он бадчашм.

7. Дар аёнҷӯшӣ он гуна шигифт аст, ки ҳар гоҳ он мардум дар аёнҷӯш ҳамехӯрад ва ҳамедарояд, ҳазор дев ба нерӯи ў обистан шавад, биорӯ⁶ дев ба нерӯи ў бизояд ва дамаш аз зифр⁷ ва қандагии ў ба гирудмон, назди Ҳурмуз шавад ва мазай ҷошни он ҳӯриш ба Ахриман ва девон расад ва Хурдод ва Мурдод⁸ бар тани ў нафрин кунанд, ки ту аз Хурдод ва Мурдод беш (аз ин натвонӣ) дар аёнҷӯшӣ кунӣ.

8. Дигар дастурон гуфтаанд, ки мардум марги арzonро ба (монанди) зиндагон ҳӯриш додан (ба) оин аст ва мардуми коҳилро (ҳӯриш) додан (ба) оин нест.

9. Се дигар бадчашм мардум он гуна шигифт аст, ки равшанини хурshed ва моҳ (аз бадчашмии ў) кам ва тозиши⁹ об кам ва рӯйиши гиёҳон кам (шавад).

10. Бадчашм он бошад, ки ёро аз некии касон душворӣ бувад.

11. Шӯрчашмонро он гуна пайдост, ки нисбат ба ҳар кас ҷунин бувад бо тану моли хеш беҳтар (ва) бо он касон бадтар.

12. (Агар) пурсида (шавад), ки чӣ касе хравстаронро ҷон андар кард.

13. Гуфта шавад Ҳурмузӣ, ў бад-ин сабаб кард, зеро (замоне ки) Ахриман тани хравстарро соҳт, ҳаҷҷаҳпаймон ба Ҳурмузӣ дарояд, ки (ё) эшонро ҷон андар кун ё дар гайри ин сурат паймонро мӯҳр накунам.

14. Ва Хурмузд барои ин ки (дар ҳангоми) тани пасини махи додситонӣ (ба) шоистагӣ анҷом пазирад, ҳравстарро ҷонандар кард.

15. Ҳангоме ки ҳравстар ҳамезананд, бояд гуфтан, ки: занам, қушам барои тарки гуноҳ ва дустии карафаравон.

16. Ҷун ба он оин гӯяд, ҷанд заниш ва арзиши он ҳравстар, гуноҳ(е), ки он мардум кардаанд, аз бун биравад, ҷанд заниши он ҳравстар карафа ба бун буд.

17. Ва ҳар кор ва карафа, ки кунанд, инро бояд гуфтан, ки барои тарки гуноҳ ва дустии карафаравон ҳамекунам, то карафа ду баробар шавад.

18. (Агар) пурсида (шавад), ки бар сари ҳӯриши фаровон сар ба замин бояд молидан ё на?

19. Гуфта шавад бояд, зоро ки бехон маязд ба нерӯи Яздон кунанд, то мардумон пеш аз ифрот дар ҳӯриш бар сари ҳӯриш фаровон доранд, Ахриман ва девзодагон ба гаронмандӣ ба палидӣ истанд ва ҳар гоҳ бар сари ҳӯриш фаровон сар ба замин намоланд (он) ба зиниабзори Ахриман ва девон расад, бошад, ки бо он нерӯ девони (дигар) дуруст тавон кардан.

20. (Агар) пурсида (шавад), ки оё дар дӯзах аз он Хурмузд касе гуморида шудааст, ки равони дарундонро подофараҳ намояд ё на?

21. Гуфта шавад, ки аз он Хурмузд андаруни дӯзах касе гуморида нашудааст. Магар биниши эзадон(-е ҷун) тештар ва сутушвананд ва ҳафтуранг.

22. Инро низ бигӯям, ки биниши онон чунон тез аст, ки муҳибтарин (ҷои) дӯзахро он гуна бинанд, чунон мардоне, ки бо ҷашми бисёр бино дар оина нигаранд (ва) тани хеш бинанд, эшон бисёр беҳтар бинанд. Ва агар паноҳи эшон намебуд, Ахримандевзодагон, ҳамагӣ, равони дарундонро дар дӯзах мемиронданд.

23. Ин низ пайдост, ки дарундонро ба ҳар гуноҳ, мучозот ва подофароҳ(е) ҷанд бояд бурдан.

24. Ва ҳар гоҳ мутаносиб бо он мучозот ва подофароҳ баранд; агар ба ҷуз он тозиёнаи асбе ба равони эшон зананд, бад-ин тартиб дар ҳамон ҷой растоҳез ва танипасин шавад.

25. Ҳар рӯз се бонг аз биҳишт ва сухани Амшоспандон бишнаберанд, ки метарсед, зоро мурда шуморо боз вероям, некон ҷанд бор ба гетӣ сухани равонро дӯстона ба шумо гуфтанд ва роҳи ростро ба шумо намуданд ва напазирафтед.

26. Ҳум ҳар рӯз се бор ба гӯш гӯяд, ки ромиш кунед ва метарсед, чи ҳушро аз равонатон боз дорам ва равонатон ҳушманд нашавад, ҳамон гуна ки тани (шумо) ҳушманд аст.

27. (Агар) пурсида (шавад), ки дар ин карафа ва тасмим (ба) гуноҳ некӣ худ кадом аст.

28. Гуфта шавад, ҳравстар күштан ва оташро ба дод муҳофизат кардан, чи ҳравстар(он) ҳама аз тани Ахриман ҳастанд (ва аз ин амр) Ахриман садама мебинад.

29. (Дигар) ахлу дод, замоне ки ба беҳон диҳанд (ва дар он) карафа кам нест, балки (дар он ба) ду эътибор карафа буд, яке (ба эътибори) буников, дигар (ба эътибори) ахлу дод диҳиш, чи ахлу дод ба ғанчи додори Ҳурмузд расад.

30. (Агар) пурсида (шавад), ки чаро гӯшти мурдор нахӯранд? Гуфта шавад бад-ин сабаб, ки девон дар он табоҳӣ мекунанд (ва он) ба зиёни мардумон метавонад бошад.

31. Ҳар гоҳ мардумон (онро) бихӯранд, табоҳӣ ба тани мардумон бирасад, (он гоҳ мардумон) нисбат ба тану равон (ва низ ба) Амшоспандон носипос ва паймоншикан ва гуноҳкор шаванд.

32. Пурсед, (агар) пурсида (шавад), ки чаро дар хонаи шахс(е), ки гузарон бувад, андар се шаб гӯшти тоза намехӯранд ва агар бихӯранд, чӣ тафовуте (дар он) бошад.

33. Гуфта шавад бад-ин сабаб, ки чун насрешти патиёра дар он хона ба пайкари он (дар) гузашта бирасад, ҳар ки аз он ҳӯриш бихӯрад, он насрешти дуручи патиёраи мутааллиқ ба (он дар) гузашта ба тани ў бирасад. Аз он сабаб ҳуш пештар ва мурдан саҳттар (ва) тезтар андар расад ва ҷон додан барои ў душвортар шавад ва дар ҷон қандан бадӣ бар ў беш андар ояд.

Фарҷом ёфт ба дуруду шодиву ромии.

АНДАРЗИ БЕХЗОДФАРРУХИ ПИРŪЗ

Ба номи додор Хурмузд

Беҳзодфаррухи Пирӯз – ростгуфтори фарзонасухан гуфт, ки: Ман озмудаам, ки хирад беҳтарин аст. Ҳар чиз марбут ба мину ва қуниши гетӣ бар пояи хирад муқаддар шудааст. Пурхирад ҳамеша ба осоиш ва дӯширад ҳамеша ба ранҷ аст.

Ду (кас) ҳастанд, ки онҳоро аз қуниши хеш осоиш аст: яке он ки гузидор ва яке он ки бадхирад аст. Он ки гузидор аст аз хирад(е), ки ўро ҳаст (ва) он ки бадхирад аст аз ҳӯше (ки) бар тани ў нест. (Ва низ) ду (кас)анд доноигузидори афrozманд: дастур(е), ки хирад дастури (ӯ) аст, ҳатто агар (ӯ)-ро хоста набошад; дини афrozманд(е), ки мутакаббир нест. (Ва низ) ду (кас)анд бемори гумроҳ: яке (он) ки нисбат ба хештан золим ва сутунба аст...

1. ...Қўшо бошед ва карафа андӯзед ва аз хешкорӣ беҳ нагардед, ба баҳт розӣ бошед.

2. Ба хештан густоҳ набошед ва ба қӯчактарин гуноҳ нохурсанд (бошед) ва (ҳатто) ба сабаби бузургтарин абзорҳои (хеш низ) лоф назанед.

3. Бо абзори (дигар) кас кор накунед.

4. Сустӣ (ва коҳилий)-ро на ба баҳт, балки ба қуниш мансуб кунед.

5. (Ӯ, ки) дар суд қўшо (ва) гузидор ва ба баҳт мутмаин аст, комкораст.

6. Зеро омӯзидаам бурдани ҳарбад(ӯ) аз ҳама оғаридағон аз хирад (ва ҳамчунин) фароҳӣ ва ёрӣ (низ) аз хирад аст.

7. Зеро мардро ба мавқеяти бузург хирад раҳнамой мекунад ва (ӯро) аз шигифттарин (умур) хиради комил мераҳонад.

8. Хирад доштори паноҳи чон, Хирад бухтор ва фарёдраси тан.

9. Андар тавонгарӣ хирад беҳтар. Низ дар камчизӣ хирад паноҳтар.

10. Ин ҷо барои ёрӣ хирад беҳтар.

Он ҷо барои пуштибонӣ хирад паноҳтар.

11. ...

Абзор бо хирад под повандтар.

12. Перояи ном аз хирад.

13. - 14. Родӣ бо хирад фарёдрастар.

15. Абзори афрӯзиши дуда ба хирад ниҳода шавад.

16. Барои дин боварии хирад мутмаинтар (ва) барои хирад дониш ситоидатар аст.

17. Миёнаравӣ ба хирад пайдотар, дониш бар пояи хирад коритар.

18. Чи ҳар ки ўро хирад ҳаст, хунар низ ҳаст. Чи ҳар ки ўро хирад ҳаст, хоста низ ҳаст. Зеро ҳар кори некро бун ба хирад ниҳода шавад.

19. Чи ҳар ки андар замона гар сад сол (ҳам) зист, сипас роҳ(-аш) ба пул омад (манзур растоҳез ва гузар аз Пули Чинвод аст).

20. Ин кор, ки дуда(-ат) тавонгар (бошад), аммо ҳангоме, ки аз ту рабуда шавад, туро чӣ суд аз роғу рама андӯхтани бисёр анбори шавҳари зами хешро (худи ўро чӣ суд?).

21. Зеро доно дар оғоз (натиҷаи) корро медонад, дӯшгоҳ дар поён онро мебинад.

22. Чи замоне ки тан ошуфт ва колбад шикаст, ҷон низ аз тан фаромӯш бишуд, хунарвар аз кор барҳост ва колбад бебар бимонд; хунарвар (би)шуд, (дарҳоле ки) аз колбад соҳтан ранҷур шуд.

23. Касе, ки он замонро ҷуфт шуд, ҷашмро он хоб(е) гирад, ки барнаҳезад, дилро он дард ояд, ки натапад, дастро он шикаст (ояд), ки нарӯяд ва пойро он шикаст (ояд), ки наравад.

24. Сутури омада ҷудобор наравад, баҳти омадаро сипӯҳтан нашояд.

25. Акнун тан ба тобут ва нисо ба даҳмистон аст.

26. Ин ки дуда бо дигар дуда меомезад.

27. Мол ва фармон ба дигар худой шавад, зан дар андешаи шӯи (дигар) бигирад ва хоста низ ба хостадор ояд.

28. Ҷони якто (ғарӣ) ва тани танҳо (ва) нисо ба ҷои хеш, саг ва паранд ба рақобат андар нишинанд.

29. Ҳам меҳ ва ҳам кеҳ ва ҳам худой ва ҳам банда, дарвешмардуму озодмардон (ва) низ фурӯтармард ба он хона ояд.

30. (Ўро) аз фармони озодмардон бибуранд ва (бинобар) фармони бартар (ўро) ба мену андар гузаронанд, чун он писаре, ки (ўро) аз падар бурда гиранд.

31. (Равони ўро) сӯи гузар(е) фароз баранд, ки оғоз ду роҳ аст, (яъне) Чинводпули баланд. (Дар ин ҳол) ҳар чӣ тан варзида бошад, равон (онро) бинад.

Фарҷом ёфт ба дуруду шодиву ромии!

ДАР БОРАИ ХИМ ВА ХИРАДИ ФАРРУХМАРД

Ба номи Яздон

1. Фаррухмард аз ин пайдост, ки ранчи беҳӣ ва ҳунарро бингарад; барои (дастёбӣ ба) абзори (кор) кардан кӯшо (бошад), ба (рохи) фарорунӣ равад, карафа ба орзу ҳоҳад, шахватро нокор ва манишро аз (он) безор қунад, қасолат ва танкомагиро аз тани ҳеш бияфканад, аз қӯдаки химӣ бипарҳезад, суд ва зиёни ҳеш бидонад, барои (дастёбӣ ба) ном ва ҳунар ва фарҳанг тан бисупорад ва бидонад, ки аз ном чӣ суд(е), аз ранчи беҳӣ чӣ абзори пероя, чӣ гуна дархури тан ситоиш қунад, дониш ва хирадро чӣ қунад (ва ин ки) чӣ гуна мард дар миёни беҳон сутуда намешавад.

2. Марди боҳунар ба ранчи худ барои беҳӣ ва ҳунар менигарад бо қалому андешаву вир ва хирад, пас (ӯ) бештар аз ноҳушкорӣ ба ранчи беҳӣ меандешад, дар роҳи бузургӣ (ва) арҷмандӣ ба василаи ҳаракат (бар пояи) хим (ва) хирад номи рафғеъ ситонад.

3. Чи марди вежагузидор аз ин пайдост, ки дӯст андӯзад ва хирад ҳоҳад, то ситоидатар шавад (ва) низ то ҳешкор ва ҳусрав¹ (шавад), ки фарорун зода шудааст, (орӣ) аз айб, пас шоддил ва шодманиш, пас ҷарбниҳод² аст, ки бо ҳар қас медонад (ҷӣ гуна) рафтор кардан, ӯро бародар, ӯро ҳамто мешавад, ӯро дӯст, ҳам бародар³ ва ҳамтан⁴ мешавад; марди (хуш)иқбол бо ёрии Яздон дар хостани ҳунар барои худ мекӯшад; (ва) ин равшан (ва) ошкор аст, ки (ӯ барои) дудай (ҳеш) ном ва авранг (ном ва шараф) бошад.

4. (Мард) аз балоҳат ва бесудӣ⁵ на ҳунарро меафзояд, на дӯст меандӯзад ва на хирад меҳоҳад.

5. Чи марди бемахорат дар миёни беҳон хортар бошад.

6. Ва эдун марди зирак (ва) доно нек ва сутуда бошад; эдун (ӯро) дар ҳама ҷо нек меситоянд, (ӯро) дар ҳама қишвар нек эҳтиром мекунанд, чун дарахте, ки рази⁶ барӯманде⁷ аст, шоҳаи (он) ҳушк (намешавад) ва (дар) сояи (он) ҳамеша бори ширин пайдост; (ин дарахт) дар ҳар замон (дорои) суд ва бар аст (ва дар) ҳар замон сутуда ва боэҳтиром.

7. Он (шахси) ноогоҳи гумроҳ шабеҳи он дарахт нест, чӣ (ӯ ба) он дарахте шабеҳ аст, ки шоҳа(аш) тар (ва тоза) нест (ва) меваи ангур намеоварад, бесуд(ӣ) аз он ҳосил мешавад, (дар ҳоле ки аз) рушди (дарахт) нахуст, мону меҳан, сутуни дижҳо ва тир (ҷӯбӣ) ҳосил мешавад.

8. Он (марди худ)гирифта⁸ ва хешандеш⁹, ки (ўро худ)гирифта(гй) бештар аст то хунар, ҳаммонанди гўристоне аст андар дашт, ки надид, ки чй касе дом гузоштааст (дар олам), баррагии пое дар он кунад.

9. (Ва низ то кунун) ў надидааст шери саргардони мастero, ки дар кўх (ба ин тараф ва он тараф) ҳаракат мекунад ва (дар) миёни ҷангалҳо дад мегирад, дар хонаи хеш зўр озмояд, ба иштибоҳ¹⁰ ба нерӯи хеш шод ва ҳуррам (шавад).

10. Пас хунари ў¹¹ замоне пайдо мешавад, ки ҳар гоҳ шер аз кўху дар фуруд ояд, (он) гўр чун он шери бешаро бинад, дар андак (замон он чоро тарқ кунад ва) дар он чо намонад.

11. Тафсири он (ин ки) то замоне ки хирад бо тани мард биомезад ва раво шавад, (ҳатто) душмани ҷонсупор низ ба василаи хештан афсурда мешавад,¹² чи барои солорӣ (бояд нисбат ба ҳар) кас некчашмтар бувад; ва ўро кор бо даст пуштибонӣ ва паноҳ бошад; пайдост, ки ўро кома ба гетӣ ва мину бирасад.

12. Он (шахси) ноогохи гумроҳ, ки ба хештан ҳарзадароӣ мекунад, ўро бадтарин айб дар хеш аст, чи аз нохешкорӣ номи бад (ва) аз (ҳарза) дароидан нанги бадтари зевишӣ бар хештани худ таҳмил мешавад.

13. Замоне ки ранчи марди бадтар дар ҳоли ситонда шудан бошад, шуморо аз ранчи бадтаре кардан чй суд, ки бом ба рӯи дар бастан.

14. ... (?) Ва зани касон... (?) ё шуморо хунар афзояд ё шуморо пеш хубтар бошад ё шуморо дархури равон (кунад) ё шуморо ангорад, ки ба... (?)

15. Ангор, ки дар ниҳоят бисипӯзед кореро ба бесудӣ ва бадномӣ; фарҷоми суханро бишнос, ки моро (аз) бесудӣ чй ҳосил мешавад ва шуморо дар ниҳояти роҳ ба хим ва хирад аст; шуморо ба ночор роҳ (ин аст, ки) чехр аз бесудии дилу тан бигардонед, ин орзӯи ситам ба манишро боз ба хешкорӣ оварад ва ҷашмро боз кунад ва шаҳрро бинад ва мардумро бинад ба хим ва хирад; (ва ин ки) ононро чй писанд бувад аз хим ва чй самар бувад аз абзори нохешкорӣ ва (ин ки шахс) чй мекунад донишу хирадро.

16. Чи бисёр рафтам андар замона, бисёр гузидам навоҳии гуногунро,¹³ бисёр чустам аз қаломи дин, бисёр аз нома ва навишта (матлаб) гирифтам, (бо) дастур гузидор (машварат) кардам, ҳампарсагии (мард) ситоида, доно (ва) хирадмандро дидам, на (марди) гузидор дидам бечора, на некном андар бало ва на хирадманд дар ниёз.

17. Ман анчумани бузургонро дар калом, андешау вир (ва) хирад дидам, ман диндастуронро пурсидам, ки хоста беҳтар аст ё хим (ва) хирад.

18. Онон ба иттифоқ омӯхтанд ва гуфтанд, ки номдорӣ (вобаста ба) нерӯи хирад аст, чи хоста ва ганчи бешуморро хим муҳофизат мекунад ва хирад онро нигоҳ медорад.

19. Барои марди сарватманде хирад гаронбаҳотарин пеша аст, чи хоста, хими фурӯандеш волотар аст.

20. Мардуми кӯр ва гумроҳ низ, ки дар буни кор бо ҳамоқат гузар мекунанд,¹⁴ ҳар гоҳ ба фарҳанг густоҳ (ва) мутакаббир шаванд, ҳар рӯз камар бияфрозанд ва авранг зананд андар буни шалвори гулдор (ба тан) доранд, мӯзаи¹⁵ ҷарми танги ҷаспон<ва>камар(банди) номутаорифи (худро пайваста) бингаранд ва синаи ситабр мемонанд, ки андозай мо қасе нест.

21. (Ашхоси) кӯр он рӯз пушаймон шаванд, ки бо қонуни хеш фурудасттар шаванд, хостаи падар карда¹⁶ ва андӯхтаву ёфтаи дудаҳо ҳӯрда бошанд ва ба нобудӣ бирасад (?), ки андар мону меҳан нигаранд, ҷизҳои гуногун дида, ки гард андар ҳуми ҳушк тиҳӣ бинанд, ки андар бун (?)

22. Ҳар ки ин номаро бихонад, ҳар ҷизро судмандтар нигарад, ҳар ки ранчи бадтаре бештар кунад, дар фарҷом ӯ пушаймонтар бошад.

Фарҷом ёфт ба дуруд, шодӣ ва ромии.

ДАР БОРАИ ПАНЧ ХИМИ ОСРУНОН¹

Ба номи додор Хурмузд

1. Дар бораи панч хими осруон ва даҳ андарз, ки ҳама андарзи дин бар (он) пайвастааст.
2. Он панч хим, нахуст бегуноҳӣ.
3. Дигар, гузин кирдоре, манишҳо, гӯишҳо ва кунишҳо.
4. Се дигар, дастурдорӣ чунон ки ради донотар, ростгуфтортар, ки бо огоҳӣ ба дин омӯхта бошад ва ба ростӣ биомӯзад.
5. Чаҳорум, язиши Яздон бо қаломи рост,² (аз) бар (кардани) қаломи (динӣ ва) наскҳоро ба найранг яштан.
6. Панҷум, рӯзҳо ва шабҳо бо ризоят андар хешкорӣ истодан, бо ракиби хеш³ сitez кардан, дар дарозои зиндагӣ аз эътиқод ба дин (бар)нагаштан ва дар хешкорӣ кӯшо будан.
7. Он даҳ андарз: нахуст барои риояти хусрави солор ва омӯзгор ва рад ва падари хеш ба хусравӣ рафтан.⁴
8. Дигар, барои бадном набудани он солорон аз бадномӣ шигифт (дар) парҳез будан.
9. Се дигар, барои назадани омӯзгори хеш бо ҷуби дарозтар (аз ҷуби омӯзгор) ва наёзурдани (ӯ он) чи аз омӯзгори хеш нашунуд, ба номи ӯ гузориш нақунад.⁵
10. Чаҳорум, барои нарабудани номи пайдоӣ⁶ аз ахлевон (бояд он) чиро аз омӯзгори хеш омӯхта, бо родӣ ба арзандагон боз супорад.
11. Панҷум, барои раводинӣ⁷ карафагаронро музд ва базаҳкоронро ба дод⁸ мучозот ниҳодан.⁹
12. Шашум, барои меҳмон кардани¹⁰ нишонаи ахлой дар хонаводай хеш роҳи беҳон ба хона гушода доштан.
13. Ҳафтум, барои наболонидан¹¹ ноогоҳона¹² дуруч дар зеҳн, бо беҳон кина надоштан ва ба тавба накардан, аз гуноҳ наистодан.
14. Ҳаштум, барои буридани¹³ дуруч аз зеҳн, кина аз маниш дур кардан ва сареъ аз гуноҳи нодам будан.
15. Нӯҳум, пешравӣ ва пасравии дин шинохтан ва пешравии дин (ин ки динро) ба пеш фароз доштан ва кор ва баҳра ба он хостан ва пасравӣ (ин ки) агар патиёра ба дин расад, динро ба бозпас ва тан ба муҳофизати дин доштан.
16. Даҳум, барои сурӯши ёрӣ¹⁴ нисбат ба худои вирд ва дастури динӣ некниш будан.

Фарҷом ёфт ба дуруд, шодӣ, ромии!

ДОРУИ ХУРСАНДЙ!

Ба номи Яздон

1. Доруи хурсандй ба чизе чора набахшидааст ва чора ва дармони осонии он низ (аз) ин хезад.
2. Доруе буд ба сангинии як дирам, бо маниш омехтан ва аз тарики дониши шинохтани хурсандй ба сангинии як донг.
3. Ва агар ин нақунам, чӣ кунам ба сангинии як донг.
4. Аз имрӯз то фардо шояд беҳтар шавад, ба сангинии як донг.
5. Аз ин бадтар (ҳам) шояд бишавад, ба сангинии як донг.
6. Бар ин (чизе), ки (пеш) омадааст, хурсанд будан (бар) ман осонтар аст, ба сангинии як донг.
7. Ва агар хурсанд набошам, дар кор нек нест, (бар) ман душвортар аст, ба сангинии як донг.
8. Ин доруҳоро (бояд) андар ҳован шикебой кардан, ба ҳованд астай ниёиш кӯфтан ва ба парниёни таваккул бехтан ва ҳаррӯз бомдод бисёр (зуд) ду кафча бо кафча паноҳ (ба) Яздон ба даҳон афкандан ва низ об «шоиста аст кардан» аз паси (он) ҳурдан. Сипас, бо бегумонӣ хурсанд будан, чи барои тану равон бисёр судмандтар аст.

Фарҷом ёфт.

РИСОЛАИ РҮЗХО¹

1. Рүзи Хурмузд май хўру хуррам бош.
2. Рўзи Баҳман пўшоку чомаи нав пўш.
3. Рўзи Урдубиҳишт ба оташкадаҳо рав.
4. Рўзи Шаҳривар шод бош (ва фузалоро нигаҳдорӣ кун).
5. Рўзи Сипандармад замин варз (кишт) кун.
6. Рўзи Хурдод чўй кан (ва обро нигаҳдорӣ кун).
7. Рўзи Амурдод дору дараҳт бинишон.
8. Рўзи Дай ба озар сар шўй ва мўю нохун ороста кун.
9. Рўзи Озар ба роҳ (сафар) шав (то дуруст боз ойӣ).
 Ва нон мапаз, чун гуноҳи гардон бувад.
10. Рўзи Обон обро нигаҳдорӣ кун ва обро маозор.
11. Рўзи Хвар кўдак ба дабиристон дех, то дабиру фарзона шавад.
12. Рўзи Моҳ май хўру бо дўстон осоиш кун ва аз моҳи Худо ниёз хоҳ.
13. Рўзи Тир кўдакро ба тир андохтан ва набарду саворӣ омӯҳтан фирист.
14. Рўзи Гуш парвариши Гушуруг кун ва гўшт махӯр ва говоро ба варз (кардан) омӯз.
15. Рўзи Дай ба Михр сар шўй ва мўю нохун ороста кун, ангур аз разон ба ҷархушт боз афкан, то беҳ гардад.
16. Рўзи Михр агар аз касе мустамандӣ ба ту расидааст, пеши изади Михр аз Михр доварӣ хоҳ ва гила кун.
17. Рўзи Сурӯш барои начоти равони хеш аз Сурӯши росткирдор ниёз хоҳ.
18. Рўзи Рашин рӯзгор сабук аст, ҳар кор, ки хоҳӣ кардан, дар некӯй кун.
19. Рўзи Фравардин савганд махӯр ва он рӯз ситоиши фравахри парҳезкорон кун, то хушнудтар буванд.
20. Рўзи Баҳром хонумон бунёд гузор, то зуд ба фарҷом расад ва ба разму корзор шав, то ба пирӯзӣ бозойӣ.
21. Рўзи Ром зан бихоҳ ва кору хуррамӣ кун ва пеши доварон рав, то ба пирӯзӣ ва начот бозойӣ.
22. Рўзи Бод сабр кун ва кори нав мапайванд.
23. Рўзи Дай бад-ин ҳар коре хоҳӣ кардан, бикун ва зан ба хона овар, мўй ва нохун биорой ва чомаи [нав] пўш.
24. Рўзи Дин хравстар (ҳашарот) куш.
25. Рўзи Ард ҳар чизи нав бихар ва ба хона бар.
26. Рўзи Аштод асп, гов, сутур барои ҷуфтгирӣ раҳо кун, то ба дурустӣ бозояд.

27. Рұзи Осмон ба роҳи дур рав, то ки ба дурусті [боз] ойін.
28. Рұзи Замёд дору махұр.
29. Рұзи Махраспанд қома сұзанкорің күн ва бидұзу бипүш; зан ба заній гир, то ки фарзанди тезхұши некүй зояд.
30. Рұзи Анерон мүйін ва нохун ороста күн, зан ба заній гир, то ки фарзанди номвар зояд.

*Anұшаравон бод Озарбоди Махраспандон, ки ин андарз кард
ва ин фармона дод!*

АНДАРЗХОИ ПЕШИНИЁН¹

I

Ба номи Яздон

1. Дороии тандурустӣ бех.
2. Фарзанди порсо бех.
3. Бародари некном бех.
4. Пуштибонии вазифа бех.
5. Ҳамроҳӣ (дар зиндагӣ) бо зани нек бех.
6. Кори некӣ фаровон бех.
7. Дӯсти равони хеш (будан) бех. Баргузоркундандаи ҷашни гоҳонбор бех.
8. Дар ҳама кору қазоват ростиву дурустандешӣ бех.
9. Ба ҳар ду ҷаҳон бегумонӣ бех.

Анҷомид ба дуруд.

II

Ба номи Яздон

1. Ба адлу дин рафтан.
2. Падару модар наозурдан.
3. Созиши нек бо бародарону дӯston ва хешону наздикон (кардан), бо онҳо пайвастан, нигаҳбони занони онон будан.
4. Ба дороии кирдори нек дар қушиш будан.
5. Ҳар рӯз бо хештан шумор кардан, ки имрӯз чӣ суду чӣ зиён (овардам), чӣ кори некӯ чӣ гуноҳ (кардам) ва ҷанд ба роҳи нек ва ҷанд ба роҳи бад (рафтам), ҷунки гетӣ сипанчи якрузаро монад ва ҷовидон он ҷой бояд будан.
6. Ба кирдори нек ва гуноҳ дар шумор бошед.
7. Ҷунки ҳар киро кирдори нек беш аз гуноҳ бувад, Сурӯши росткирдор дасташ гирад ва ба биҳишт қашад.
8. Он киро, ки гуноҳ беш аз кирдори нек бувад, деви Визарш дасташ гирад ва ба дӯзах қашад. Ҷун бигирянд, набахшанд ва ҷун бонг қунанд, нашнаберанд.
9. Вопасин паноҳи ту кирдори туст.

Анҷомид ба дуруду шодӣ ва ромии.

III

Ба номи Яздон

1. Дардманд аст он ки хирад надорад.
2. Ранҷур аст, он ки зан надорад.

3. Беном аст, он ки фарзанд надорад.
4. Беарзиш аст, он ки мол надорад.
5. Суст аст, он ки кас надорад.
6. Аз ин ҳама он бадтар, ки равон надорад.

Анчомид.

IV

Ба номи Яздон

1. Доноиро ҳамто нест.
2. Зиёнкорро ном нест.
3. Гетиро поиш нест.
4. Мардонагиро нозиш нест.
5. Молро ситоиш нест.
6. Зиндагиро оромиш нест.
7. Пириро дору нест, маргро чора нест.
8. Занонро хирад нест.
9. Худоро анбоз нест.
10. Ва аз ҳамаи ин бадтар он ки бигӯяд:

Худо аз ӯ хушнуд нест.

11. Ва ҳаркиро Худо аз ӯ хушнуд нест, ӯро андар биҳишти бомӣ
ҷой нест.

Анчомид ба дуруду шодӣ ва ромииш.

АНДАРЗИ МАРДИ ДОНО БА ПИСАРИ ХЕШ

*Марди доно ба писари хеш андарзу фарҳанг
(омӯзиши) кард ва фармууд, ки:*

1. Писарам, бегуноҳ бош, то бебим бошӣ.
2. Сипосдор бош, то <ба некӣ> арҷманд бошӣ.
3. Парастор бош, то захира беш дошта бошӣ.
4. Бурдбор бош, то дӯсти некон бошӣ.
5. Хурсанд (қонеъ) ва шикебо бош, то дӯст бештар дошта бошӣ.
6. Аз мардуми бадбин чунин парҳез, ки аз Аҳримани дурӯғпеша, ки ба гетӣ бадӣ кардааст.
7. Аз паси виростани хони хеш рав, на аз паси хостани хони касон. Чун андак виростани хони хеш бехтар аз бисёр хостани хони касон <аст>.
8. Фурӯтан, нармсухан ва мардумдӯст <бош>.
9. Бо ҳар кас созгор бош, то аз пас айбат нақунанд.
10. Ба ҳангоми <сур> он ҷой нишин, ки дастат гиранд ба боло кашанд, на он ҷой нишин, ки поят гиранд фуру кашанд.
11. Дар зиёфат пайкор макун.
12. Барои ҷоҳ макуш.
13. Дар ҷашми ҳама чизе гарав манех.
14. Бандаву парастору сутур аз рӯи гумон (тاخмин) махар.
15. Май ба андоза ҳӯр.
16. Дар ҳӯрдани май сухан ба андоза гӯй.
17. Ба хештан ба айбу ҳунар нигар.
18. Аз рӯи хирад <сухан> гӯй, чун ки ба рост <надоранд>.
19. Гуноҳи аз беандоза ҳӯрдани май...
20. Ба андарзу сиғолиш ба хешовандон...
21. Бо дӯston ягонагӣ <кун>.
22. Ба дастури хеш зан гир.
23. Бо ҳарисон дар сури мардум ҳӯриш махӯр.
24. ...чи ҳама некон аз... бартар пиндоранд.
25. Бо солорону подшоҳон яке бо ду макун.
26. Чи ... он беҳтар, ки худ ҳаранд, он ... диҳанд.
27. ... намоз бар.
28. Аз душман ба ҳар гоҳ замон бипарҳез, аз ў биандеш, душман пиндор. Бад-он гоҳ бештар бипарҳез, ки бас тавонгар аст.

29. Мардуми дўст ва озармро (мўхтарам) маозор. Чун ки аз озурдани дўстон суд андак аст ва зиён бештар.

30. Дар ҳар давру замон ба некўй ба суди хеш бикўш.

31. Он чӣ ба хештан шоиста набувад, ба ҳеч кас макун.

32. Ҳар кас ин чаҳор чиз, ки Ахриман аз ҷаҳон берун карда бошад, дар ёд дорад:

33. ...

34. Дар анҷуман, ки пеши солорону подшоҳон нишинӣ, ҳушу вир (заковат) ва дил ба ҷой дор.

35. Суҳан ҷуз он чӣ пурсанд магӯй. Он низ, ки пурсанд, нигариста гӯй.

36. Ба паймон...

37. На ба гуфтори дурӯғ ва на ба ҳоҳиши рост савганд маҳӯр.

38. Зинҳор хор мабош.

39. Кинвар ва ҷашмрашк мабош. Чи равони кинвар ва ҷашмрашк раҳо наёбад ва ҷанд ба фарзанд расад ва ба гетӣ танаш бадном ва ба мену равонаш ноумед ва пайвандаш ба бар нарасад.

40. Зану фарзанд ҷандон ки метавон нек ба оромиш дор, ба вижа ба додгоҳ ва ба андарзу фарҳанг дор.

41. <Ҳар руз ба хештан омор бояд кард, ки> имрӯз чӣ кори нек, чӣ гуноҳ ва чӣ суду чӣ зиён...

42. ... ва зан ба нигариш (дидор), дўст ба некномӣ, кори нек ва кирдор <кун>.

43. Ва ҳамвора ... мабош, ки душманат шод... ва ... мабош.

44. Пеши зани руспӣ (фоҳиша) марав. Агар ҳар гуноҳ, ки он руспӣ кунад, ба равони ту расад.

45. Аз хеш родӣ кун, на аз қасони хеш. То тавонӣ, дороӣ аз роҳи некўй андӯз, ба тану равон андоз ва низ ба некону арҷмандон дех. Чунки тан ҷовидон нест, равон ҷовидон аст.

46. Кору қӯшиш чунон биороӣ, ки агар фардо рӯз боядат мурдан...

ЯКЧАНД СУХАНЕ (КИ) ОЗАРИ ФАРНБАГИ ФАРРУХЗОДОН ГУФТ¹

Ба номи Яздан

1. Пурсид, ки хирад чӣ ва доштори хирад чӣ?
2. Ӯ гуфт, ки марди доно, бохим, ҳунар, беҳӣ ва бовар, хусравӣ ва устуворӣ.
3. Ва хим андар омад ва чой бикард.
4. Ҳунар андар омадӣ, (он) чой(ро) пок² (бикард).
5. Беҳӣ андар омад, (онро) ба гоҳ орост.
6. Хусравӣ андар омад, (он) чой(ро) хушбӯ, беҳ кард.
7. Устуворӣ андар омад, ба гоҳ нишасти.
8. Ва бовар андар омад ва роста, устуворӣ беҳ пазируфт.
9. Пурсид, ки киштани хирад чӣ?

10. Ӯ гуфт, ки киштани хирад омӯхторӣ ва оби он ниюшидорӣ ва ёри он гузидорӣ ва чойи он биҳишти равшани ҳама осонӣ.

Анушаравон бод Озари Фарнбаги Фаррухзодон, ки Ӯ ин суханон гуфт.

Фарҷом ёфт.

СУХАНОНИ БАХТОФАРИД ВА ОЗАРБОДИ ЗАРТУШТОН

Ba nomi Яздон

1. Гүянд, ки Бахтофарид гуфт, ки ҳеч мардум нест аз ман тавонгартар ба ҷуз ӯ, ки аз ман хурсандтар аст.

2. Инро низ гуфт, ки агар ҳама мардуми гетӣ ба ҳам расанд, пас манро тавонгар кардан натавон, зоро ба як даст гирам ва ба дигар даст дихам (ва фақат) ранҷ ба ман монад.

3. Озарбоди Зартуштонро пайдо аст, ки (ӯро) саду панҷоҳ сол зиндагӣ буд ва аз он наберад сол мӯбадони мӯбадӣ карда буд, гуфт, ки ба тавонгариву дарвешиву подшой омадам, андар тавонгари род ва гузидори дихиш ва андар дарвешӣ қӯшову миёнарав ва андар подшой фурӯтан (ва) озодвор будам.

4. Оштӣ кардан беҳтар аст ва на ҷанг кардан.

5. Умед гирифтан беҳтар аст ва биҳиштани кин.

6. Ромиш пазируфтан беҳтар аст ва боздоштани ҳашм.

7. Ҳӯрдани ҳашм беҳтар аст ва на савганд.

8. Додани баҳри хоста беҳтар аст ва на гувоҳӣ ба дуруғ.

9. Пурсидори марди бeroҳ набошед ва ниюшидори марди дӯшгоҳ набошед ва ҳампарсаи марди фирефтор набошед.

10. Ба он (чӣ, ки) омадааст, хурсанд бошед (ва) андӯҳгин набошед.

11. Касе (ки) Яздон ӯро ёр нест, ӯ аз ҳама бадбаҳт(тар) аст.

Фарҷом ёфт ба дуруд, шодӣ, ромии!

НАХИШИ ЧИЗИ ГЕТЙ

Ба номи Яздон

1. Ин(ро) низ гүянд, ки чизи гетй бар бисту панч баҳр ниҳода шудааст, панч (баҳр) бар баҳт, панч (баҳр) бар куниш, панч (баҳр) бар хўй ва панч (баҳр) бар гавҳар ва панч (баҳр) бар варосат.
 2. Зиндагӣ, зану фарзанд ва фармонравоиву хоста бар баҳт.
 3. Осрунӣ ва артишторӣ ва востревашӣ ва карафа ва базаҳ бар куниш.
 4. Ба занон шудан ва кор гузоридан, хӯрдан, рафтан, хуфтан бар хўй.
 5. Мехру озарму родиву ростику фурутанӣ бар гавҳар.
 6. Тани баҳр ва ҳушу бир (=заковат) ва нирӯ бар варосат.
- Фарҷом ёфт.*

ЁДГОРИ БУЗУРГМЕҲР

*Нишиони нек бод ононеро, ки ба тану равон
ва дорой неканд. Ҷунин бод!*

1. Ман Бузургмехри Бухтагон - сарпарasti ҳарами шахриёри нерӯманди Хусрав ва сарвари дарбор, ин ёдгорро ба ёрии нерӯи Яздон ва дигар ҳамин гуна менуи (рӯхи) беҳин ва аз фармоне, ки шоҳаншоҳ Хусрав дод, навиштам, то он шояд фарҳангӣ хубе буда бошад, барои он, ки дар пазириши кошона ва дорой аз Яздон оғарида шудаанд. Ва онро дар Ганчи шойгон ниҳодам.

2. Чун чизи гетй ҳама гузарону табоҳпазир ва дар гардиш (аст), ўро, ки Яздон бояд подош диҳад, дороии беранҷ барояш пардозад ва чизи фаровон андӯзад ва ба кори бузургу подшоҳӣ расонад. Бартариҳо ёбад ва бузургтарин ном (ба худ) хоста бошад ва номитарин кор (дар) афроҳтани хонумони меҳан кунад. Ўро зиндагӣ дароз ва афзоиши фарзанду пайванди бузург, умеду подоши нек дар кору роста ва суди мардумону пойдории оғариниши нек, кордониву ҳама дигар фаррӯҳии гетй, ки яке бо дигар пайванду ҳамсон (аст) бувад.

3. Устувории он чанд чизро дурандешӣ кардам. На дертар дар замони сад сол тан ба фарҷому шахриёри ба нестӣ (расад). Ва дар замони се сад сол хонавода ба вайронӣ ва ном ба

фаромӯшиву аз ёд рафтан ва хонумону меҳан ба вайрониву нопокӣ ва најоду пайванд ба фурӯмондагиву пушаймонӣ, кӯшиш ба бебарорӣ ва ранҷу кӯшиш ба тиҳигӣ ва подшоҳӣ ба шаҳриёрони замон (расад). Дороӣ ба ононе монад, ки замон ин фаррухиро барояшон оғарида буд. Ва чизи зинда бипояд ва вайрон нашавад ва овози ашӯй (росткирдорӣ) ва оғариниши зинда ва кори некро ҳеч кас рабудан натавонад.

4. Акнун ман ҳоҳиши кӯшиш дар ашӯй варзидан ва аз гуноҳ парҳез кардан (дорам). Чунон бе он ки рух дихад, аз кирдору фармоиши шоҳони замон ва шаҳриёрии шуми эшон бечораам. Ё ба ҳоҳиши худ аз гуноҳи ошкор ҷанде парҳез кардан. Ба ҳастии Яздону нобудии девон ва дину равон ва биҳишту дӯзах ва яқҷо бо ин дар (будани) рӯзи чаҳорум ва зинда гардонидани пас аз марг бегумонам. Мароми ман ашуиву порсой аз тану ҷону равон ва ҳар некии гетиву менуст. Ва сухане ҷанд барои шӯкӯҳи гетӣ дар ин ёдгор навиштам, ки:

5-6. Кадом мардум фаррухтар? Он ки камгуноҳтар.

7-8. Кӣ камгуноҳтар? Он ки ба доди Яздон росттар бувад ва аз доди девон бештар бипарҳезад.

9-10. Доди Яздон қадому доди девон қадом? Доди Яздон некиву доди девон бадӣ.

11-12. Некӣ чисту бадӣ чист? Некӣ пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек ва бадӣ пиндори бад, гуфтори бад ва кирдори бад.

13. Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек чист ва пиндори бад, гуфтори бад ва кирдори бад чист?

14. Пиндори нек – паймон дар андеша, гуфтори нек – родӣ ва кирдори нек – ростӣ.

15. Пиндори бад – фирефторӣ дар андеша, гуфтори бад – пастӣ ва кирдори бад – дурӯғгӯй.

16. Паймон дар андеша чист, родӣ чист, ростӣ чист? Ва фирефторӣ дар андеша чист, пастӣ чист, дурӯғгӯй чист?

17. Паймон дар андеша ин ки (кас) моли ҷаҳон гузарон бинад ва ком ба он ҷиз барад, ки тани ӯ ба каффораи гуноҳ ва равонаш ба дӯзах нарасад.

18. Родӣ ин ки (кас) сарнавишти танро аз тан ва сарнавишти равонро аз равон ҷудо нақунад.

19. Ростӣ ин ки ба равони ҳеш рост ва бефирефтор бувад.

20. Фирефторӣ дар андеша ин ки (кас) гетиро нопойдор ва менуро ҷовидон донад ва маром бар он ҷиз барад, ки анҷом вайронии тан ва каффораи гуноҳ ва қефар ба равонаш бувад.

21. Пастī ин ки (кас) сарнавишти танро аз тан ва сарнавишти равонро аз равон чудо дорад.

22. Дурӯгѓүй ин ки (кас) танро ба мароми равон ба фиреб дорад.

23-24. Ба некī кī комилтар? Он ки доноёр аст.

25-26. Кī доноёр? Он ки фарчоми тан донаад ва душмани равон шиносад, хештан аз душмани равон бипояд ва бим надоштанро бартар донаад.

27. Фарчоми тан чист? Кист он душман, ки доноёён (ӯро) беҳтар тавонанд шинохт?

28. Фарчоми тан вайронии колбуд ва душмани равон ин чанд дев, ки Ахриман дар фирефтан ва гуноҳ кардани мардумон ва душмани мардумон офарида.

29-30. Он девон кистанд ва чанд (тананд)? Озу ниёз, хашибаш рашк, нанг шаҳват, кин, танбалӣ ва деви аҳламуғӣ (бадоинӣ) ва тӯҳмат.

31-32. Аз ин чанд дев қадом ситамгортар? Оз (ҳирс) ноҳуштару бечоратар.

33. Ниёз андӯҳгинтару бадбаҳттар.

34. Ва хашибаш сангдилтару носипостар.

35. Рашк бадҳоҳтару баумедтар.

36-37. Ва нанг парҳошгартар. Ва шаҳват ҳудҳоҳтару хашибингтар.

38. Ва кин даҳшатноктару бераҳмтар.

39-40. Танбалӣ бехудатару фаромӯшкортар. Ва деви аҳламуғ нуҳуфтатару фирефтортар.

41. Ва тӯҳмат носипостар.

42. Ин низ пайдост, ки Ахриман бар оғариниши Ҳурмузд ин чизҳоро гаронтар кард: чун вай муздро дар кори нек ва қефарро дар гуноҳ дар андешаи мардумон дар анҷом биниҳуфт.

43. Оғаридагор Ҳурмузд дар боз доштани он чанд дев ба ёрии мардумон чанд чизи нигоҳдорандай менуро оғарид: хиради зотӣ ва хиради омӯзишӣ, ҳӯву умед, ҳурсандӣ, дин ва машварат бо доноёён.

44-45. Вазифаи ин ҳар як мену чист? Вазифаи хиради зотӣ танро аз бим ва андешаи гуноҳ (кардан) ва ранчи бебор поддан ва гузарон (будани) моли гетӣ ва фарчоми танро дар ёд доштан ва дороии ҳамешагии хешро коҳиш надодан ва ба они бадии хеш наафзудан.

46. Вазифаи хиради омӯзишӣ роҳу равиши порсой шинохтан ва бад-он истодан ва ба чизи пеш гузашта нигаристан ва аз он чӣ, ки пас ояд, огоҳ будан. Он чиро, ки будани он

нашояд, бовар накардан ва кореро, ки анчоми он нашояд, нагуфтан.

47. Вазифаи хислат хештанро аз хӯи бад ва орзуи шаҳват нигоҳ доштан ва хулқу хӯи некро парастидан ва дар ёд доштан.

48. Вазифаи умед баҳраи кӯшиш ба тан пайвастан ва танро ба ранчу кори некӯ бурдан.

49. Вазифаи фурӯтани худро аз хоҳиши беш нигоҳ доштан ва ранчи нофурӯтани ва бими бисёро дар ёд доштан. Ва он чизро, ки дар анҷом пуштибонӣ аз он бувад, ба чизи дигар надодан ва чизи фуруд омадаро, аз он ки рӯ ба рӯ гузоштан нашояд, (дар ин кор) ранчу андӯх бурдан набояд.

50. Вазифаи дин худро аз гуноҳу қеффар ва подоши кори нек огоҳонидан ва роҳу равиши Яздон аз они девон чудо доштан.

51. Вазифаи муошират бо доноён худро аз худҳоҳӣ нигоҳ доштан ва чунин намудан, ки ҳар ноогоҳӣ, ки аз кирдори хеш ояд, табоҳкунанда набошад.

52. Аз ин чанд мену қадом ба тани мардумон нерӯмандтар?

53. Хирад ҳушмандтар, андеша ҳассостар ва ҳуш пойдортар.

54. Хислат хубшукуҳтар ва хӯ оростатар.

55-56. Ва фурӯтани устувортар ва умед шикеботар, зиндагӣ поктар ва бӯй огоҳтар ва фраваҳр ранҷбартар.

57-58. Ба мардумон чӣ ҳунар беҳтар? Доногӣ ва хирад.

59-60. Аз ин қадом беҳ? Он ки хештан бебимтару бегуноҳтар ва беранҷтар тавонад бурдан.

61-62. Барои мардумон хирад беҳ ё дониш? Хирад барои шинохтани кор ва дониш барои писандидани кор.

63-64. Қадом гӯҳар беҳ? Фурӯтаниву ҷарbzабонӣ.

65-66. Чӣ хӯ беҳ? Хештандориву оштиҳоҳӣ.

67-68. Чӣ оин беҳ? Некӣ.

69-70. Қадом орзу некӯтар? Бегуноҳӣ.

71-72. Қадом кори нек беҳ? Ҳушнудӣ ба чизи (кам).

73-74. Чӣ кирдор беҳ? Дар шумори дин (будан).

75-76. Қадом фарҳанг беҳ? Он ки гузаронидани замон ва наҷоти равонро бад-он беҳтар донад.

77-78. Қадом обрӯй беҳ? Накукорӣ дар дӯстӣ ва ҷавонмардӣ.

79-80. Чӣ ном меҳтар? Ҳешкорӣ (вазифа).

81-82. Қадом душман ситамгортар? Кирдори бад.

83. Ба мардумон фарҳанг беҳ ё гӯҳари хирад?

84. Афзоиши тан аз фарханг ва оини меҳмондорӣ аз гухар, шинохти шахсият ва хулқу хӯ ва нигаҳбонии тану чон аз хирад.
85. Хулқу хӯ ва хираду дигар ҳама ҳунарҳо дар тани мардумон чӣ гуна камосебтару беziёntarand?
86. Хирад, ки дар он шуморе нест.
- 87-88. Ва ҳунар, ки дар он баландандешӣ нест. Ёду ҳуш, ки дар он бадоинӣ нест.
89. Ҳештандорӣ, ки дар он қинаберарӣ нест.
- 90-91. Фурӯтаниӣ, ки дар он ҳӯрдагирӣ нест. Некоинӣ, ки дар он фурӯмоягӣ нест.
92. Некозгорӣ, ки дар он ошуфтагӣ нест.
- 93-94. Ростӣ, ки дар он найранг нест. Умед, ки дар он сустӣ нест.
95. Родӣ, ки дар он исроф нест.
- 96-97. Шукӯҳ ки дар он гуурӯ нест. Парастиши тан, ки дар он беморӣ нест.
98. Чокарӣ, ки дар он парасторӣ нест.
- 99-100. Шоистагӣ, ки дар он такаббур нест. Дӯстии хайрҳоҳона, ки дар он сарпарастӣ нест.
101. Ягонагӣ, ки дар он ихтилоф нест.
- 102-103. Ҳешкорӣ, ки дар он сустӣ нест. Кӯшиш, ки дар он рашк нест.
104. Доноӣ, ки дар он фиреб нест.
105. Чизе, ки ба мардумон расад, аз баҳт бувад ё аз қуниш (кор)?
106. Вахту қуниш бо ҳам монанданд, ҷунон ки тану чон.
107. Чи тан чудо аз чон колбустест бекор ва чон чудо аз тан бодест ногирифтор. Ва ҷун (онон) бо ҳам омехта буванд, нерӯманду судманданд.
- 108-109. Вахт чист ва қуниш чист? Вахту қуниш баҳонаи ҷизеанд, ки ба мардумон расад.
- 110-111. Дорои гетӣ чиро монад? Ба ҷизе, ки ба хоб бинанд, чӣ некӯ чӣ бад ва ҷун аз хоб бедор шаванд, он ҷиз он ҷой нест.
- 112-113. Дар гетӣ чӣ арҷандтар аст? Шаҳриёри нерӯманду пирӯзгари некҳоҳ.
- 114-115. Ва кӣ мустамандтар? Шукӯҳи подшоҳи тундҳӯ ва дурӯғпеша.
- 116-117. Бадбаҳттар кист? Диногоҳи дурӯғпеша.
- 118-119. Бениёзтар кист? Он ки ҳурсандтар (аст).
- 120-121. Кист аз дорои (хеш) ҳурсандтар? Он ки шукӯҳмандтар (аст).

122-123. Кист шукұхмандтар? Он ки (барояш) сарзаниши мардум аз ниёzmanдиҳо бартар намояд.

124-125. Кій умевортар? Марди құшишманди хушиқбол.

126-127. Күшой чист ва хушиқболій чист? Күшой он ки кас пешай некү кунад ва кор низ (пешай ў) бувад ва дар он бе (хеч) ранчу иштибоҳ бикүшад.

128. Хушиқболій бо фариниши нек (дар) фарчоми хуби кор аст.

129-130. Кій нерұманндтар? Сипеҳри чаҳонбахш.

131-132. Кій росттар? Замони сарнавиштсоз.

133-134. Кій ҳайратангезтар? Он ки (дар) замони фаротар омада буд.

135-136. Кій оромтар? Он ки аз биму балои гарон бираҳид.

137-138. Кій ҳушманндтар? Донои бас озмуда.

139-140. Кій писандидатар? Он ки шаҳватро бо нанг, ҳашмро бо бурдборй ва рашкро бо чашмогоҳй ва озро (хирс) бо фурұтанай ва санғдилиро бо додхоҳй фурұ нишонад.

141-142. Кій номдортар? Он ки ба мардумон некій карданро аз рӯи дод дорад.

143-144. Кій номитар? Он ки меҳтару пирұзманндтар.

145-146. Кій пирұзманндтар? Он ки дар кор бобарортар ва дар додгустарй некүтар.

147-148. Кій осудатар? Он ки ўро (фарзанди) шоиста ва зани ба хости шўй дилҳоҳ ҳаст.

149-150. Кій бурдбортар? Ниёzmanди бечораву фурұтан, ки дар сипосгузориву судмандй ва умеди бузург күшад.

151-152. Кій нохуштар? Кинвари озурда ва тавоно.

153-154. Кій андұховартар? Шуи бимноку фарзанди дардкашида ранчовартар.

155-156. Кій бимноктар? Шахриёри нозуку санғдил.

157-158. Кій андұхгинастар? (Каси) шоиста, ки ба ношоистагй расад ва нерұманд, ки ба нотавонй расад, умевор, ки ба ноумедй расад ва худҳоҳ, ки фарчоми кори ўрасида бошад.

159-160. Кій дардманндтар? Тавоное, ки (ўро) фарзанд нест ва донои шоиста, ки (ўро) фарзанди ношоиста ва ранҷдиҳанда бувад, бар ў ноогоҳе фармон барад, некмарде, ки бар ў (каси) баде фармонраво бувад.

161-162. Кій озурдатар? (Каси) шоиста, ки ношоистае бар ў пирұз ояд, доное, ки бар ў ноогоҳе фармон барад, некмарде, ки бар ў (каси) баде фармонраво бувад.

163-164. Кій меҳрубонтар? ... (он ки) хушумед ва бегуноҳ (аст).

165-166. Кī пушаймонтар? Худхохе, ки фарчоми кори ў расида бошад. Гунахгоре, ки равони худ бишносад, фосиди пастхираду бениёз, ки дар суди носипосон бикӯшад.

167-168. Кī накуҳишмандтар? Он ки дар некие, ки бинад, носипос бувад.

169-170. Кī бадномтар? Он ки бадӣ карданро ба мардумон аз рӯи дод дорад.

171. Мардумонро дар ин гетӣ чӣ шоистатар намояд?

172. Он ки то тандуруст бувад, орзуи (хеш) бароварда созад ва чун танбемор бувад, дар дурустии тан ва чун тан дар ноумедӣ бувад, дар раҳоиши равон кӯшад.

173-174. Мардумон бештар чӣ орзу доранд? Ба хешкомӣ ва бениёзӣ.

175-176. Хешкомиву бениёзӣ чӣ бувад? Хешкомӣ ҳар чӣ орзу, ки бувад, ёфтан ва бениёзӣ (низ) дар ҳамин бувад.

177-178. Мардум аз чӣ ташнатаранд? Аз он ки умеди нек бад-он доранд.

179. Мардумон дар гетӣ аз чӣ бештар бояд андешанд?

180. Аз замони бадкирдори зишту дӯсти фиребкор ва шаҳриёри баду бераҳм.

181-182. Ва ба чӣ густоҳтар бояд будан? Ба замони неку кори нек ва дӯсти нофирефткор ва солори ҳамдини баҳшоишгару додгустар.

183-184. Кадом замон беҳтар? Он (замон), ки дар он ҷирагиву нерӯву шаҳриёрии бадон кам бувад.

185-186. Кадом дин беҳтар? Он дин, ки доди Яздон, девии девон, музди кори некӯ, ҷазои гуноҳ дар он пойдортар ва роҳу равиш нектар ва кирдори нектар (дар он) аз рӯи дод бувад.

187-188. Кадом подшоҳ ва солор беҳтар? Он ки ба мардум дусттар ва дар баргузиниши замон беҳтар ва он ки некӣ ба мардумон (аз рӯи) дод кунад.

189-190. Кадом дӯст беҳ? Он ки меҳрубонтар ва дар шигифтӣ ёртар.

191-192. Киро дӯст бештар? Онро, ки фурӯтантару бурдбортар ва ҷарbzабонтар (бувад).

193-194. Киро душман бештар? Абарманишону худҳоҳон ва ҳӯрдагирону дуруштзабонон(ро).

195-196. Дӯсти ҷовидонӣ кадом? Кирдори нек.

197-198. Душмани ҷовидонӣ кадом? Кирдори бад.

199. Чист он чӣ, ки ҷовидон бипояд ва вайрон нашавад?

200. Некӯкории бештар.

201-202. Чӣ нектар? Нишастан бо некон.

- 203-204. Чӣ судмандтар? Нишастан бо доноён.
 205-206. Чӣ нерӯмандтар? Забони ростгӯён.
 207-208. Чӣ хуштар? Бебимӣ.
 209-210. Ва чӣ бебимтар? Замони нек ва ичрои вазифа.
 211-212. Чӣ фаррухтар? Бегуноҳӣ ва некфарҷомии (зиндагӣ).
 213-214. Ва чӣ оромтар? Бегуноҳӣ ва дар ҷавонмардӣ фурӯтани.
 215-216. Чӣ арҷмандтар? Дӯстӣ бо доноёну некон.
 217-218. Чӣ равшантар? Кардаи доноён.
 219-220. Ва чӣ фароҳтар? Дасти родон.
 221-222. Ва чӣ тангтар? Дасти ҳасисон.
 223-224. Ва чӣ бартар? Оини баҳшидан (хайр кардан).
 225-226. Ва чӣ бамавридтар? Подоши некӯкорон.
 227-228. Ва чӣ бемавридтар? Подоши гунаҳкорон.
 229-230. Ва чӣ санцидатар? Ҳоҳиши ҷавонмардони фурӯтан.
 231-232. Чӣ хушбӯйтар? Некномӣ.
 233-234. Ва чӣ гиромитар? Пазириши подшоҳону солорон ва навозиши ҳамаҳлону дӯстон.
 235-236. Чӣ бадтар? Ҷашми ҳарисон.
 237-238. Ва чӣ бехудатар? Баҳшиш додан ба носипосон ва пайванд бо бадон.
 239-240. Чӣ тихитар? Дасти кодорон.
 241-242. Чӣ ранҷноктар? Парастиши подшоҳони кинаҷӯй.
 243-244. Чӣ тезтар? Андешаи ҳавасронон.
 245-246. Чӣ душвортар? Будан бо бадон.
 247-248. Чӣ нозуктар? Андешаи подшоҳон.
 249-250. Чӣ бимноктар? Ҳашми подшоҳони бераҳм.
 251-252. Чӣ вайронгартар? Донои бадгуҳар
 253-254. Чӣ ачибтар? Бадогоҳи некгуҳар.
 255-256. Чӣ гаронтар? Андешаи паймоншиканон.
 257-258. Чӣ ногувортар? Ҳамроҳӣ бо бадону бадогоҳон.
 259-260. Чӣ бадтар? Нобоварӣ ва фиреб дар андеша.
 261-262. Чӣ нармтар? Родии Яздон.
 263-264. Чист он ки аз ҳар чиз бартар аст? Қазовати Яздон.
- Човидон бод равони Бузургмехри Бухтагон ва он ҳама Кайониёну ялон ва мардумоне, ки ҷонсупорӣ барои дини маздиснон карданд. Ҷои эшон ҷовидон равишан бод. Ҷунин бод! Боз ҷунинтар бод! Анҷом пазируфт ба дуруд.*

ДРАХТИ АСУРИК¹

Ба номи Яздон

1. Драхте рустааст
дар саросари шахри Асурик
2. Бунаш хушк аст,
сараш аст тар.
3. Баргаш найро монад,
бораш монанд ангурро.
4. Ширин бор оварад
Мардумон васнод.
5. Он драхти буланд
Бо буз ҳамнабард гардид,
6. Ки ман аз ту бартарам
Ба бас гуна чиз
7. Ба Хуниросзаминал
Дарахте нест ҳамтан.
8. Чи шоҳ аз ман хурад
Чун нав бор оварам.
9. Киштиёнро тахтаам,
Фараспам бодбононро.
10. Чоруб аз ман кунанд,
Ки рӯбанд меҳану мон.
11. Ҷувоз аз ман кунанд,
Ки кӯбанд чиву биринч.
12. Дамина аз ман кунанд
Озарон васнод (барои Озарон).
13. Мукиам барзгарон [ро],
Волинам кафшам барахнапоён [ро].
14. Расан аз ман кунанд,
Ки пойи туро банданд.
15. Ҷӯб аз ман кунанд,
Ки греви гардани туро моланд.
16. Мех аз ман кунанд,
Ки сари туро оvezанд.
17. Ҳимаам Озарон[ро],
ки сичат бирезанд (бирён кунанд).
18. Тобистон сояам
Ба сари шахриён.
19. Ширам барзгарон[ро],
Ангубин озодмардон[ро].
20. Табангӯ аз ман кунанд

Дорудон васнод.

21. Шаҳр ба шаҳр баранд,
Пизишк ба пизишк.
22. Ошёнам мурғакон [ро],
Соям роҳгузарон[ро].
23. Ҳаста бийафканам,
Ба нуг бум рӯяд.
24. Агар мардум биҳиланд,
чун маро на биёзоранд.
25. Бушам заргун аст
То ба Рӯзи Ҷовид.
26. Он-к мардум
Ки-шон нест майу нон,
27. Аз бори ман ҳӯранд,
То сер [аинбошта] шаванд.
28. Чун он гуфта шуд
(Бусила) драхти Асурик.
29. Буз посух кард,
Сар фароз чунбонд.
30. Ки: ту ки бо ман, пайкор дорӣ [ронӣ],
Ту ки бо ман набард мекунӣ
31. Чун аз кардаҳои ман
меш(у)навӣ,
32. Бувад нанг ави (ки бо) [ту]
пайкор-т сухан ҳарза-т.
33. Дарозӣ, деви буланд,
Бушнат монад ба гесуи дев.
34. Ба сари (оғози) даврони Ҷамшед
Бад-он фарруҳ овон –
35. [Ки] Дружевон –
Банда буданд мардумон[ро].
36. Низ дараҳти хушк дорбун [тана]
Сараш заргунун-ш сабз будӣ.
37. Ту аз ин кардаҳо
Сарат аст заргун.
38. Ба бор бурдан (бурдборӣ) сазад,
Доно аз дужогоҳ.
39. То ба кай барам бор [бурдборӣ] кунам]
Аз ту – баланди бесуд.
40. Агарат посухе кунам,
Нангам бувад гарон.
41. Гӯяндам ба афсон (?)

Мардумони порсӣ

42. Ки коҳ астиву бадхирад
аз бесуд дараhton.
43. То ту бор оварӣ
Мардумон васнод [барои мардумон].
44. Гушнат барҳиланд
Ба оини говон.
45. Худ – гумонам ин аст
Ки русизодӣ.
46. Бишнав, эй деви баланд,
То ман аз пайкорам [бигӯjam-t].
47. Додор Бағ варҷованд[ро]
Хурмазди бомӣ х(в)овар.
48. Дини вижай маздаяснон[ро],
Ки Хурмазди х(в)овар омӯхт.
49. Ҷуз аз ман, ки бузам,
Касе натвонад ёд кардан.
50. Чи(зеро) шир аз ман кунанд,
Андар йазиши (парастиши) Яздон.
51. Гушурван, яздӣ
ҳама чаҳорпоён.
52. Ва ҳам Ҳуми таг[ро]
Неру аз ман аст.
53. Ҳамчунин чомаи тан
Ки ба пушт доранд.
54. Ҷуз аз ман, ки бузам,
Нашояд кардан [дӯхтан].
55. Камар, аз ман кунанд,
Ба марворид-ш озин бубанданд.
56. Музай саҳтпошна
Озодон васнод [барои озодон].
57. Ингуштбон [ам] хусравонро
- Ҳамхирзони шоҳро.
58. Машкам кунанд – обдон,
Ба дашту биёбон.
59. Ба рӯзи гарму ҷошт[-и калон]
Сардоб аз ман аст.
60. Машкизаг (дастурхон) аз ман кунанд,
Ки сур бар (он) ороянд.
61. Суфраи сури бузург
Аз сичи(?) ман ороянд.
62. Машкизаг аз ман кунанд

- Шаҳрдорон васнод.
63. Худоёну даҳйубадон
Сару риш пироянд.
64. Ба шуқӯҳи озарм
Андар канор доранд.
65. Нома аз ман кунанд
Фравартик девон.
66. Дафтару потахшир (паймоннома)
Бар ман нависанд.
67. Зӣ аз ман кунанд,
Ки банданд бар камон.
68. Варак (?) аз ман қунанд
Вахшики аз пашми буз.
69. Ки озодагон ва бузургон
Бар душ доранд
70. Дувол (?) аз ман қунанд,
Ки банданд зинбон.
71. Чун Рустаму Исфандиёр, ки
Бар биншинанд.
72. Ба пили бузург, зинда пил
Доранд зинафзор.
73. Ки ба бисёр корзор
Андар кор доранд (ба кор бибараанд).
74. Аз бун нагушояд
Аз банд зинон.
75. Балкану кашканчир
Чизҳои дигар ҳамчинин.
76. Ҷуз аз ман, ки бузам,
Кардан нашояд.
77. Анбон аз ман кунанд,
Бозаргонон васнод [барои бозаргонон].
78. Ки нону пусту панир
Ҳар гуна ҳӯриши равғанӣ.
79. Кофуру мушки сиёҳ
Ва хази тухорӣ.
80. Бас чомаи шоҳвор
- Пӯшоки канизон.
81. Ба анбон оваранд
Фароз ба шаҳри Ирон.
82. Кустӣ аз ман кунанд
Аз он пашми сафедам.
83. Ва ташкуки шоҳвор

- Пүшоки бузургон.
84. Он ... канизон
Ба бару гирев ситоманд.
85. Яке аз ҳамнавъонамро
Аз пайванди мо
86. Тан хушбӯй буёд
Чун гулдастае.
87. Сруче [шох] даҳ бадистик (ваҷаб)
Боз (пас) ба пушт дорам.
88. Кух ба кух шавам
Кишвар(ҳои) бузургбум.
89. Аз кусти ҳиндувон
То Варкаш зириҳ (дарё).
90. Мардуме ба нажод гуна-гуна
Ки мемонанд андар ин бум.
91. Як ваҷабу барчашм
Ки ҷашм(шон) барҷастааст.
92. Сари(шон) ба саг монад,
Бруг(шон) монад ба мардумон.
93. Ки барги дол ҳӯранд,
Аз буз шир дӯшанд.
94. Ҳам ин мардумро
Зиндагӣ аз ман аст.
95. Пешпорак аз ман кунанд
Ба (ҳӯрданӣ бо) обҷуву хур ва монанди он (?).
96. Ки ҳӯрад шаҳриёр
Кӯҳёру озод.
97. Пас ман, дигар бор, бартарам
Аз ту дарахти Асурик
98. Ва аз ман шир панир аст
Дигар афруша ва мост.
99. Дуғамро кашк кунанд
Коҳҳои шоҳӣ васнод.
100. Маздоларастан подёб (вазу)
Бар пусти ман доранд
101. Чангӯ вин ва каннору
Барбату танбур.
102. Ҳама (ки) зананд
Ба (кумаки) ман сароянд
103. Яқбори дигар (боз) бартарам
Аз ту, дарахти Асурик
104. Чун буз ба бозор баранд

Ва ба баҳо доранд

105. Ҳар ки даҳ дирам надорад,
Фароз ба буз наёяд.

106. Хурмо ба ду пашиз
Кӯдакон харанд

107. Донаву ҳастай ту бишавад (баравад)
Фароз ба ганди мурдон(?)

108. Инаст суду некӣ-м
Инаст даҳиш ва дуруди ман.

109. Ки аз мани буз биравад
Дар саросари ин паҳан бум.

110. Ин заррин сухунам
Ки ман ба ту гуфтам

111. Чунон аст, ки пеши хуки гуроз
Мурворид бияфшонӣ.

112. Ай чанг бизанӣ
Пеши уштури маст.

113. Инро аз бун ҳаме
Онҷунонки бундаҳишни [буд] (оғози ҷаҳон).

114. (Ба) ҷарои қуҳон шавам (Равам)
- ҳушбӯй қуҳон.

115. Гиёҳ тарак ҳӯрам,
Оби сард аз хон (чашма).

116. Ту қуфта шудай идар
Чун мехи ҷулоҳакон.

117. Буз ба пирӯзӣ шуд (рафт),
Хурмо андар сутуҳ (монд).

118. Сурудамро ҳар ки нигаҳ дошт,
[Ва он] ки навишт аз хваш.

119. Дер зиёд ба ҳар суруд
Сари душман мурда бинод

120. (Он) ки ниҳоду (он) ки навишт,
Ӯ низ ба ҳамин оин.

121. Ба гетӣ танхусрав
Ва ба мену бухтаравон (мазм: омурзида) [бод].
Идун бод.

ДОСТОНИ МЕНУ ХИРАД¹

Ба ном ва ситоиши офаридағор Ҳурмузд, ки ҳама судҳо (аз ӯст) ва ҳама эзадони офарида дар мену ва гетӣ ва фарҳанги фарҳангҳо – дини маздопарастиӣ, ки бунёди сарчашмаи доноӣ баргузида аз ӯст, ба фаррӯ коми ду ҷаҳон ва омӯзишҳои фаровон (аз) офаридағор Ҳурмузд ва ҳама эзадони бас нерӯманд ва осоиши бекарон (аз) пардохти эзадон ва ҳама доноёне, ки корашон омӯзандა аст. Подошҳои нав ба нав ба (он ки) хирад бо хештан дорад. Барои ёфтани суди ду ҷаҳон ба тану равон шифо баҳштарин хирад (аст).

Чунон ки дар дини поки маздиснон – аҷоибтарини аҷоибот, бегумону бемонанд, бинобар гуфтори офаридағор Ҳурмузд ва Зартушти Спитамон дар бисёр ҷой баён шудааст, ки офаридағори бас нек ин офаринишро² ба хирад офарида дар ӯнигахбони хирад аст. Ва хирад, ки судбаҳштарин аст, онро бе оғат ҷовидону бе марг ва судмандтар ба хештан қунад.

Ба ҳамин далел пайдост, ки доное буд, ки гуфт, ки агар ин ошност, ки дини эзадон ростӣ ва қонуншон некист ва бар офариниш некному баҳшояндаанд, пас ҷаро бештари мардумон (дорои) кешҳову гаравишҳо ва равишишҳо бисёранд.

Ва бештари он кешҳову қонунҳо ва гаравишҳо ба кори эзадон зиёнкор ва хуб нестанд. Ва инро низ андешид, ки барои баргузиниши ин чиз ранҷ бояд бурд ва ба ин чиз огоҳ бояд буд, ки ба фарҷом кори тан ба хок омехта бувад ва ҳар кас бояд барои равон ранҷ барад ва аз кори нек огоҳ бувад. Зоро он кори неке, ки мардум ноогоҳона қунанд, кори неки камтар бувад. (Лек) он гоҳ ки (аз) ноогоҳӣ қунанд, он гуноҳ бар онон бувад. Ва аз Авесто пайдост, ки он ки чизе барои равонаш накардааст, коре накардааст. Ва то қунун низ чизе намекунад, (агар) барои равонаш коре накунад. Чи мену ва гетӣ ду дижеро монанд, ки пайдост якero биситонад, дигареро ситондан нашояд. Ва чун бад-ин гуна нигарист, ба хостории хирад дар ин ҷаҳон шаҳр ба шаҳр ва ноҳия ба ноҳия даромад ва аз бисёр кешҳову гаравишҳои мардумоне, ки онро дар доноӣ бартар меандешид, пурсид ва пажӯшиш карду огоҳӣ ёфт. Ва чун дид, ки яке бо дигар ҷунон мутазоду муҳолифанд, он гоҳ, донист, ки кешҳову гаравишҳо ва фирқаҳое, ки дар ин ҷаҳон яке бо дигар ҷунон мутазоданд, наметавонанд офариниши эзадон буда бошанд. Зоро ки дини эзадон ростӣ ва қонуншон дурустист. Ва бад-ин бегумон буд, ки ҳар ки ба дини пок (нест), ба ҳар чиз дар гумон³ бувад ва ба ҳамин далел ошуфта шавад. Пас аз он дар пурсучӯи дини

кӯшотар бишуд ва аз дастуроне, ки дар ин дин огоҳтар буданд, пурсид, ки дар нигаҳдории тан ва раҳоиши равон чӣ чиз беҳтару бартар (аст)? Ва эшон ба пайдой аз дин гуфтанд, ки аз ҳама некие, ки ба мардумон расад, хирад беҳтар (аст). Чи гетиро ба нерӯи хирад метавон орост ва менӯро (низ) ба нерӯи хирад метавон ба хештан кард. Ин низ пайдост, ки Ҳурмузд ин оғариниши гетиро ба хиради зотӣ оғаридааст. Ва идораи гетиву мену низ ба хирад (аст).

Чун бузургиву судмандӣ ва арҷмандии хирад бад-ин оин дид, ба Ҳурмуздхудову амаҳраспандон ва Мену хирад сипос-гузор шуд ва Мену хирадро ба паноҳ гирифт ва Мену хирадро намозу парastiши бештар кард ба дигар амаҳраспандон. Ва ин низ донист, ки ҳама корҳои нек ва кардаҳои хубро ба нерӯи хирад ба хештан метавон кард. Ва дар хушнудии Мену хирад кӯшо бояд буд ва аз ин пас дар ситоиш кардани Мену хирад кӯшотар (бояд) буд.

Пас аз он Мену хирад барои андеша ва комаи он доно тани хешро бад-ӯ намоид ва бад-ӯ гуфт, ки эй дӯсти ситоишгар, некӣ аз беҳтарин парҳезкорист. Аз ман, Мену хирад, омӯзиш хоҳ, то туро ба хушнудии эзадону некон ва дар гетӣ ба нигаҳдории тан ва дар мену дар раҳоиши равон раҳнамо бошам.

Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ гуна метавон хост нигаҳдорӣ ва осоиши танро чудо аз зиёни равон ва раҳоиши равонро чудо аз зиёни тан?

Мену хирад посух кард, ки он ки аз ту қеҳтар (аст), ӯро ҳамто дор, он ки ҳамтои туст, ӯро меҳтар ва он ки меҳтар (аст), ӯро солор ва солорро ба сарварӣ дор. Сарваронро ягона⁴ ва фармонбардору ростгуфтор бош. Ва душманонро фурӯтан ва нарму некчашм бош. Бадгӯй макун, то ба ту бадномиву бадкорӣ нарасад. Чи гуфташуда, ки бадгӯй гаронтар аз ҷодугарист. Ва дар дӯзах рафтори ҳар дуруче дар пеш (аст), лек рафтори деви бадгӯйро гуноҳи гарон дар пас (аст). Ба деви Оз ҳамкомӣ макун, то деви Оз туро меғиребад ва ҷизҳои гетӣ бароят бемаза ва аз они мену нопайдо набувад. Ҳашмгинӣ макун, чи мард ҳашм гирад, он гоҳ, корҳои нек ва намозу парastiши эзадон фаромӯшаш бувад ва ҳар гуна гуноҳу базаҳ ба андешааш афтад ва то нишастани ҳашм баробари Аҳриман гуфта шавад. Андӯҳ мадор, чи андӯхбарро хушии гетиву мену нопайдо бувад ва коҳиш ба тану равонаш афтад. Шаҳватронӣ макун, ки аз кирдори хеш ба ту зиёну пушаймонӣ расад. Рашки бад мадор, то ки зиндагиат бемаза набувад. Аз барои нанг гуноҳ макун, чи некиву оростагӣ ва нерӯву ҳунар ва шоистагӣ ба кому кирдори мардумон нест,

балки ба сарнавишли сипеҳр ва коми эзадон бувад. Беш аз андоза махоб, то корхой неке, ки кардан бояд, нокарда намонад. Зани богуҳар бигзин, чи беҳтар он аст, ки ба фарҷом некномтар (аст). Ҳангоми ҳӯрок сухан макун, то аз ту ба Ҳурдоду Мурдод ва амаҳраспандон гуноҳи гарон (сар) назанад. Бидуни күштӣ ва судра роҳ марав, то аз ту ба дупоёну чаҳорпоён ва фарзандон газанд нарасад. Ба як кафш роҳ марав, то гуноҳи гарон ба равонат нарасад. Истода ба пой пешоб макун, то ба доди девон гирифтор мабошӣ ва ба он гуноҳ девон туро ба дӯзах накашанд. Кушову миёнарав бош ва аз кӯшиши неки хеш бихӯр ва эзадону неконро баҳра кун. Ба вазифа рафтор кардан туро меҳтарин кори нек аст. Аз дороии касон мадузд, то кӯшиши дурусти худат нопайдо нашавад. Чи гуфта шудааст, ки он ки на аз кӯшиши дурусти хеш, балки аз чизи дигарон ҳӯрад, ў монанди касест, ки сари мардумон ба даст дорад ва магзи мардумон ҳӯрад. Аз зани касон бипарҳез, чи ин ҳар се чизат шояд нопайдо шавад: ҳам дорой, ҳам тан ва ҳам равон. Бо душман аз рӯи инсоф набард кун. Бо дӯст бо писанди дӯston рафтор кун. Бо марди кинвар набард макун ва ба ҳеч оин ўро маозор. Бо марди ҳарис ҳамроҳ мабош ва ба солорӣ магумораш. Бо марди бадгӯй ба дарбори подшоҳон машав. Бо марди бадном пайванд макун. Бо марди нодон ҳамроҳу ҳамсуд мабош. Бо марди аҳмақ пайкор макун. Бо марди маст дар роҳ марав. Аз марди бадгуҳар қарз маситон. Дар сипосгузорӣ ба эзадон ва парастишу ниёшу ситоиш ва омӯзишу фарҳанг кӯшо ва ҷонсупор бош. Чи гуфта шуда, ки дар ёрии баҳт барои мардумон хирад бех. Ва дар ном хостану растагории равон баҳшандагӣ бех. Ва дар анҷом (додани) кор комиландешӣ бех. Ва дар гувоҳӣ додан дар баргузории мурофиа ростӣ бех. Ва дар пешрафти кор кӯшиш бех. Ва барои он ки (кас) дар боварии ҳама бошад, устуворӣ бех. Ва барои он ки некӣ ба кас бирасад, сипосгузорӣ бех. Ва барои хештанро беайб доштан андоза дар гуфтор (дар роҳи) ростӣ бех. Ва барои боз доштани бадкор аз хештан хешкорӣ бех. Ва пеши сарварону подшоҳон паймон-гуфторӣ ва дар анҷуман хубгуфторӣ бех. Ва бо дӯston дар андешаи осоиши онон ва дустӣ бех. Ва барои ба хештан кардани ҳаммолон (ба онон) расондани суд бех. Ва (нисбат) ба меҳтарон нармӣ ва фурӯтаний бех. Ва (нисбат) ба қеҳтарон созишу хуб-гуфторӣ бех. Ва (нисбат) ба нақӯкорон сипосгузорӣ ва ҳақшиносӣ бех. Ва (нисбат) ба ҳамнажодон некандешӣ бех. Ва (нисбат) ба сипосшиносон некирдорӣ бех. Ва (нисбат) ба солорон ягонагӣ (вафодорӣ) бех. Ва (нисбат) ба вафодорон ва бандагон некӯ доштани онон ва намудор (соҳтани) бим бех. Ва

(нисбат) ба хештан кам ранч доштан ва хурсандӣ (қаноат) бех. Ва дар солорӣ неконро ба некӣ ва бадонро ба бадӣ шинохтан ва неконро подош додану бадонро сарзаниш кардан бех. Ва дар ҳар ду гоҳу замон хештанро аз гуноҳ парҳез доштан ва ба кори нек кӯшо будан бех. Ва ҳар рӯз Ҳурмуздро ба оғаридағорӣ ва Ахриманро ба табоҳкорӣ андешидан ва дар ёд доштан бех. Барои он ки зиён ба одамӣ нарасад, хештаншиносӣ бех. Ин ҳама дурусту рост ҳамон гуна, ки ҳаст, аммо анҷоми хешкорӣ ва нигаҳдории забон бартар аз ҳар чиз (аст). Аз бутпарастиву девпарастӣ бипарҳезед, чи пайдост, ки агар Кайхусрав буткадаи канори кули Чичистро наканда буд, дар ин се ҳазораи Ҳушидару Ҳушидармоҳ ва Сушиянс, ки чудо-чудо дар сари ҳар ҳазора аз эшон яке ояд ва ҳама корҳои ҷаҳонро боз орояд ва паймоншикану бутпарастонро дар қишвар бизанад, он гоҳ он бадкор (Ахриман) чунин нерӯманд мешуд, ки растоҳезу тани пасин беш кардан мумкин намебуд.

Ба беш кардани кори нек кӯшо бош, то дар ҷаҳони мену ба фарёdat расад. Ба ҳеч некии гетӣ бовар макун, чи некии гетӣ ҳамчун абрест, ки дар баҳорон ояд, ки ба ҳеч кӯҳ бознапояд. Гетиорӣ мабош, чи марди гетиоро табоҳқунандай мену бувад. Ба ҷизу моли бисёр густоҳ мабош, чи ба фарҷом ҳамаро бояд гузоштан. Ба нерӯ бовар макун, чи ба фарҷом бе нерӯ бояд будан. Ба озарм ва гиромӣ будан густоҳ мабош, чи дар мену озарм ба фарёdat нарасад. Ва бо пайванди нажоди бузург густоҳ мабош, чи ба фарҷом боварӣ ба кирдори ҳудат бувад. Дар зиндагӣ густоҳ мабош, чи ба фарҷом марг расадат ва лошаатро сагу паранда ҳӯрад ва устухонат ба замин афтад ва то се шабонарӯз равон ба болини тан нишинад ва рӯзи ҷаҳорум (ҳангоми) бомдод бо ҳамроҳии Сурӯши росткирдор ва Войнек ва Баҳроми нерӯманд ва бо муҳолифати Аствиҳоду⁵ Войбад ва Фарзиштдеву Низиштдев ва бо бадҳоҳии ҳашми бадкор – дорандай найзаи хунин то ба пули Чинводи баланди саҳмгин, ки ҳар росткирдор ва ҳар бадкирдоре бад-он меояд ва бисёр душман дар он ҷо истодаанд, меравад ҳамроҳи бадҳоҳии ҳашми дорандай найзаи хунин ва Аствиҳод, ки ҳама оғаринишро фуру бурда буд ва сериро намедонист. Ва ба миёнции Мехру Сурӯшу Рашина ва барои росткирдорон ва на барои бадкирдорон, на барои ҳудовандон ва на барои фармонравоён. Ва ба андозаи тори мӯй гардад ва озарм накунад. Ва ҳудованду фармонравонро бо ҳурдтарин мардум дар доварӣ баробар дорад.

Чун равони порсоён ба он пул бигзарад, ба монанди як фарсаҳ он пул паҳн шавад ва равони порсоён бо ҳамроҳии

Сурӯши росткирдор гузарад. Ва кирдори неки вай ба гунаи дӯшизае ба пазироияш ояд, ки аз ҳар дӯшизае дар ҷаҳон зеботару беҳтар аст. Ва равони порсоён гӯяд, ки ту кӣ ҳастӣ, ки ҳар гиз дӯшизае аз ту зеботару беҳтар ба гетӣ нест. Он дӯшизасимо посух қунад, ки ман дӯшиза нестам, кирдори неки туюм, эй ҷавони некпиндори некгуфтори неккирдори некдин. Чи ту дар гетӣ дидӣ, ки қасе девпарастӣ кард, он гоҳ ту нишастӣ ва парастиши эзадон кардӣ. Ва чун дидӣ, ки қасе ситаму дуздӣ кард ва мардуми некро озурд ва мол аз роҳи гуноҳ андӯхт, он гоҳ ту ситам ва дуздии хешро аз оғаридағон боздоштӣ. Ва бо мардуми нек ҳамандеша будӣ ва меҳмониву пазироӣ кардӣ ва ҳадя додӣ. Чи ба он ки аз наздик омад ва чи ба он ки аз дур. Мол аз (роҳи) дуруст андӯхтӣ. Ва чун дидӣ (қасе) доварии дурӯғ ва пораситонӣ кард ва гувоҳии дурӯғ дод, он гоҳ ту нишастӣ ва сухан ба ростику дурустӣ гуфтӣ. Манам ин андешаи нек ва гуфтори некӯ кирдори нек, ки ту андешидиву гуфтику кардӣ. Чи чун арҷманд будам боз арҷмандтар кардӣ ва чун фараҳманд будам боз фараҳмандтар кардӣ.

Ва чун аз он ҷо фароз равад, боде хушбӯ ба пазироияш ояд, ки аз ҳама хушбӯиҳо хушбӯтар. Равони порсоён аз Сурӯш пурсад, ки ин чӣ бодест, ки ҳаргиз ба гетӣ боде ҷунин хушбӯй ба машом наомада буд. Он гоҳ Сурӯши росткирдор ба равони порсоён посух диҳад, ки ин бод аз биҳишт аст, ки ҷунин хушбӯй аст. Пас наҳуст гом ба ҳумат (пиндори нек), ду дигар ба ҳуҳт (гуфтор инек), се дигар ба ҳувваршт (кирдори нек) боло равад ва ҷаҳорум гом ба равшанини бепоёни пур аз ҳуҷӣ расад. Ва ҳама эзадону амаҳраспандон ба пазироӣ оянд ва сухан аз ӯ пурсанд, ки чӣ гуна аз он ҷаҳони пурхатару пурбими пур аз бадӣ ба ин ҷаҳони бепатёра омадӣ, эй ҷавони некпиндори некгуфтори неккирдори некдин.

Пас Ҳурмуздуҳо гӯяд, ки сухан аз ӯ мапурсед, чи аз он тани гиромӣ ҷудо (шуда) ва ба он роҳи пурбим омадааст. Пас ҳуштариин ҳӯришҳоро, ки равғани баҳорист, барои ӯ баред, то равон аз он азоби сесаба, ки аз Аствиҳоду дигар девон бад-ӯ расидааст, (биосояд) ва ба таҳти бас ороишёфта ӯро барнишонед.

Ҷунин ки пайдост, барои порсоён чи марду чи зан пас аз даргузаштан ҳуштариин аз ҳушиҳоро, ки равғани баҳорист, эзадони менӯй мебаранд ва онро ба таҳти бас ороишёфта менишонанд ва ҷовидон дар ҳушии ҳамешагӣ бо эзадони менӯй мемонанд.

Ва чун бадкоре мирад, равонаш се шабонарӯз ба наздики сари он бадкор давад ва гиряду гӯяд, ки ба кучо равам ва киро ба паноҳ гирам. Ва ҳар гуноҳу базаҳе, ки дар гетӣ кардааст, дар он се шабонарӯз ба ҷашм бинад. Рӯзи ҷаҳорум Визаршдев ояд ва равони бадкоронро ба бадтарин банд бандад ва бар (хилофи талоши) Сурӯши росткирдор ӯро то пули Чинвод қашад. Ва (пас) Рашини рост равони бадкоронро ба бадкорӣ ошкор қунад. Пас Визаршдев равони бадкоронро гирад ва беозармона аз рӯи майл ба ҳашм занад ва ба он осеб расонад ва равони бадкирдорон ба бонги баланд бигиряд ва зорӣ қунад ва бас лоба қунад ва нотавонона барои ҷони (хеш) бисёр қӯшиш қунад. Чун ҳеч гуна қӯшишу лобагарӣ ӯро ҷорае (нақунад), аз некону девон қасе ба фарёдаш нарасад. Пас Визаршдев ӯро ба ноумедиҳо ба зери дӯзах қашад.

Пас дӯшизае, ки ба дӯшиза намемонд, ба пазироияш ояд. Равони бадкорон ба он дӯшиза гӯяд, ки ту кӣ ҳастӣ, ки ҳаргиз ба гетӣ дӯшизае бад аз ту бадтару зишттар надидаам. Ва он дӯшизаи бад дар посух бад-ӯ гӯяд, ки ман дӯшиза нестам, кирдори тум, эй зишти бадандеши бадгуфтори бадкирдори баддин. Чи чунон ки ту дар гетӣ дидӣ қасе паростиши эзадон кард, он гоҳ ту нишастӣ ва девпарастӣ кардӣ ва девону дурруҷонро парастидӣ. Ва чун дидӣ, ки қасе мардуми некро меҳмонӣ ва пазироӣ кард ва ҳадя дод, чи аз дур фароз омад, чи аз наздик, он гоҳ, ту мардуми некро таҳқир ва хор кардӣ ва бахшиш надодӣ ва даратро бибастӣ. Ва чун ту дидӣ, ки (қасе) доварии рост кард ва пора наситонд ва гувоҳии рост дод ва гуфтори нек гуфт, он гоҳ ту нишастӣ доварии дурӯғ кардӣ ва гувоҳии дурӯғ додӣ ва гуфтори дурӯғ гуфтӣ. Манам он душмату, душхухту, душҳваршт, ки андешидиву гуфтиву кардӣ. Чи чун ман беарзиш будам, боз ту маро беарзиштар кардӣ ва чун беозарм (хор) будам боз ту маро беозармтар кардӣ ва чун ба ҷои расвоён менишастам, ту маро расвотар кардӣ.

Пас нахуст гом ба душмат, ду дигар гом ба душхухт, се дигар гом ба душҳварштан дарравад ва ҷаҳорум гом ба пеши ганоменуи (Ахримани) бадкору дигар девон андар равад ва девон истехҳо ва масхарааш қунанд, ки аз Ҳурмуздуҳо ва амаҳ-распандону биҳишиҳи хушбӯву ҳуррам шиква ва гилаат буд, ки ба дидани Ахриману девон ба дӯзахи торик афтодӣ, то мо туро азоб қунем ва наомурзemu дерзамон азоб бинӣ. Ва ганомену (Ахриман) ба девон гӯяд, ки сухан аз ӯ мапурсед, чи аз он тани гиромӣ чудо (шуда), аз он гузари бад омадааст. Барои ӯ нопоктарин ва бадтарин ҳӯришҳо аз он ҳӯришҳо, ки дар дӯзах

парварда шудааст, оваред. Захр ва захри мору каждум ва дигар чонвароне, ки дар дӯзаханд, (оваранд) ва ба хӯрданаш диханд ва то растохезу тани пасин ба азоби бисёру ҷазои гуногун ба дӯзах арzonӣ дорандаш ва он ҷо бештар хӯрише бувад, ки монанди моддаи фосид.

Мену хиради зотӣ ба доно гуфт, ки он ҷи дар нигаҳдории тану раҳоиши равон пурсидӣ, ба хубӣ гуфтам ва андарз додам. Бадон нек пардоз ва ба кордор, ҷи ин туро меҳтариҳроҳ дар дурустии тан ва раҳоиши равон (бувад).

2. Пурсид доно аз Мену хирад, ки родӣ беҳтар (аст) ё ростӣ ва ё сипосдорӣ беҳтар (аст) ё хирад ва ё дурустандешӣ (беҳтар аст) ё қаноат?

Мену хирад посух кард, ки барои равон родӣ ва барои ҳамаи ҷаҳон ростӣ ва ба Яздон сипосгузорӣ ва дар тани мард хирад ва дар ҳама кор ростандешӣ ва барои осоиши тану равон ва задани Аҳриману девон қаноат беҳтар (аст).

3. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом кори нек меҳтару беҳтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки меҳтариҳ кори нек родӣ ва ду дигар ростӣ ва издивоҷ бо наздиқон, се дигар ҷашни Гоҳонбор, ҷаҳорум ҳама (дастуроти) динро (ба ҷой овардан), панҷум паравтиши Яздон ва меҳмонии мусофирион кардан, шашум барои ҳар кас некӣ хостан, некчашмӣ ба некон (кардан).

4. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом замин шодтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки замине шодтар аст, ки марди порсои ростгуфтор дар он ҳонумон кунад. Ду дигар (замине, ки) ҳонаи оташҳоро дар он кунанд. Ва се дигар он ҷой, ки ғовону гӯсфандон дар он хобанд. Ҷаҳорум замини қиштнашуда ва нообод, (ки онро) боз ба қишигу ободонӣ оваранд. Панҷум (замине), ки лонаи ҳайвоноти зиёнварро аз он бикананд. Шашум (замине), ки паравтиш ва омаду рафти эзадон ва нишасти некон дар он бувад. Ҳафтум чун (замини) вайронро ободон кунанд. Ҳаштум чун аз мулкияти бадон ба мулкияти некон расад. Нуҳум чун бару самаре, ки бувад ба Яздону некон ва арзониён баҳра (дихад). Даҳум (замине), ки оби зуҳр ва язиш дар он кунанд.

5. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом замин ношодтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки он замин ношодтар (аст), ки дӯзах дар он карда шудааст. Ду дигар чун марди порсои бегуноҳро дар он бикушанд. Се дигар (замине), ки девону дуруҷон дар он рафтуюй кунанд. Ҷаҳорум (замине), ки дар он буткада

(бунёд) кунанд. Панчум чун марди гунаҳкори бадкирдор дар он хона кунад. Шашум чун лошае дар зери он ниҳон карда шудааст. Ҳафтум (замине), ки ҳайвоноти зиёновар дар он лона доранд. Ҳаштум чун дар он ободониро вайрон кунанд. Нуҳум чун аз мулкияти некон ба мулкияти бадон расад. Даҳум (замине), ки дар он шиёну мӯя кунанд.

6. Пурсид доно аз Мену хирад, ки биҳишт чӣ гунаву чанд ва ҳаместагон⁶ чӣ гунаву чанд ва дӯзах чӣ гунаву чанд (аст)? Ва порсоёнро дар биҳишт вазъ чисту некӣ аз чист? Ва гунаҳкоронро дар дӯзах азобу осеб чист? Ва вазъи онон, ки дар ҳаместагонанд, чи гуна (аст)?

Мену хирад посух кард, ки биҳишти нахуст аз ситорапоя то моҳпоя, ду дигар аз моҳпоя то хуршедпоя ва се дигар аз хуршедпоя то гарудмон он ҷой, ки оғаридағор Ҳурмузд барнишинаад. Ва биҳишти нахуст ҳумат, ду дигар ҳуҳт ва се дигар ҳуваршт аст. Порсоён дар биҳишт бе озарму бемарг ва бегаму бебиму беосебанд. Ва ҳамеша пур фарраву ҳушбӯй ва хурраму дар оромиш ва некбаҳтанд. Ва ҳар замон боди ҳушбӯву бӯи ҳаммонанд ба буи гули испарҳам ба пазироии онон ояд, ки аз ҳар ҳушӣ ҳуштар ва аз (ҳар) ҳушбӯй ҳушбӯйттар (аст). Ононро аз будани дар биҳишт серӣ нест. Ва нишастану рафтсану дидору ромиши онон бо Яздону амаҳраспандону порсоён аст. То ҷовидон равиш чунин аст.

Дар мавриди ҳаместагон ин пайдост, ки аз замин то ситорапоя (аст). Ва ҷуз сармову гармо ононро офати дигаре нест.

Ва дӯзахи нахуст душмат, ду дигар душҳуҳт ва се дигар душхуваршт аст. Гоми чаҳоруми марди бадкирдор ба ториктарин дӯзах расад ва ўро ба наздики Аҳримани бадкор фароз барад. Аҳриману девон ўро истехзо ва масхара кунанд, ки туро аз Ҳурмузду амаҳраспандон ва биҳишти ҳушбӯву хуррам чун мустамандиву гила буд, ки ба дидори мо ба дӯзахи торик афтодӣ, ки мо туро азоб кунем ва наомурзemu дерзамон азоб бинӣ. Пас уқубат ва азоби гуногун бад-ӯ кунанд. Ва ҷойҳое ҳаст, ки дар гармӣ ҳамчун гармтарин ва сӯзонтарин оташ (аст). Ва ҷойҳое ҳаст, ки дарандагон ононро чунон пора-пора кунанд, ки саг устухонро. Ва ҷойҳое ҳаст, ки аз бадбӯй чунон аст, ки биларзанду биафтанд. Ва ҳамвора ононро торикий чунон (аст), ки ба даст метавон гирифт.

7. Пурсид доно аз Мену хирад, ки Ҳурмузд ин оғариниширо чӣ гуна ва ба чӣ оин оғарид? Ва амаҳраспандону Мену хирадро чи гуна ва ба чӣ (оин) бисоҳту бидод? Ва Аҳримани бадкору девону дурӯғпешагон ва дигар фарзандони (Аҳримани-

ро) чӣ гуна офариid? Ва ҳар некиву бадӣ ба мардумон ва офори-ниши дигар чӣ гуна расад? Ва чизеро, ки бахш шудааст, баргар-донидан шояд ё не?

Мену хирад посух кард, ки офоридагор Ҳурмузди ин офориниш ва амаҳраспандону Мену хирадро аз рӯшноии хеш ва (нерӯи) Офарингону Зурвони бекарон падид овард. Зоро ки Зурвони бекарон орӣ аз пирӣ ва маргу дард ва табохиву фасод ва офат (аст). Ва то ҷовидонзамон ҳеч кас ӯро ситондан ва аз кораш дур кардан натавонад.

Аҳримани дурӯғпеша, девону дуруҷон ва дигар фарзандо-ни Аҳриманиро аз кунмарзии худ падид овард. Ва ўнух ҳазор зимистон дар замони бекарон бо Ҳурмузди паймон кард. Ва то анҷоми (он замон) ҳеч кас (ӯро) гардонидан ё берун кардан натавонад. Чун нух ҳазор сол пур шуд, Аҳриман бекор шуд ва Сурӯши росткирдор ҳашмро бизанд. Меҳру Зурвони бекарон ва менуи адлу дод, ки ба ҳеч кас дурӯғ нагӯянд ва баҳту сарна-вишти аз ҷониби Ҳудованд тақдиршуда ҳама офоринишҳои Аҳриман ва дар анҷом деви Озро низ бизанд. Ва ҳама офоринишҳои Ҳурмузди боз ҷунин беофат шаванд, ки дар оғоз оғарида ва дода буд.

Ҳар некиву бадӣ, ки ба мардумон ва низ офориниши дигар расад аз Ҳафтону⁷ Дувоздаҳон⁸ расад. Ва он дувоздаҳ ахтар дар Дин (Авесто) дувоздаҳ сипоҳбад аз ҷониби Ҳурмузди гуфта шудааст. Ва он Ҳафт сайёра ҳафт сипоҳбад аз ҷониби Аҳриман гуфта шудааст. Ва ҳама офоринишро он ҳафт сайёра барҳам зананд ва ба марг ва ҳар гуна озор биспоранд. Ҷунонки он дувоздаҳ ахтар ва ҳафт сайёра сарнавиштсози ҷаҳонанд. Ҳур-музди некком (аст) ва ҳаргиз озорро напазирад ва написандад. Ва Аҳриман бадком (аст) ва ҳеч гуна некиро наандешад ва напа-зирад. Ҳурмузди ҷун бихоҳад офориниши Аҳриманро ва Аҳриман низ ҷун бихоҳад офориниши Ҳурмуздро метавонад тағиیر дихад. Вале ҷунон метавонад тағиир дихад, ки дар фарҷом Ҳурмуздро зиён нарасад. Чи фарҷоми пирӯзӣ аз они Ҳурмузди аст. Ҷунонки пайдост, Ҳурмузди Ҷамshed ва Фариҷону Қовусро бемарг оғарида ва Аҳриман ҷунон ононро тағиир дод, ки ош-ност. Ва Аҳриман Беварасп (Захҳок) ва Афросиёбу Некандарро ҷунон мепиндошт, ки бемарганд. Ва Ҳурмузди барои суди бузург (ононро) тағиир дод, ҷунонки пайдост.

8. Пурсид доно аз Мену хирад, ки аз кишваре ба кишваре метавон рафт ё на? Ва осмон аз чӣ гуҳаре (бунёд) карда шудааст? Ва омезиши об дар замин чӣ гуна ва ба чӣ оин аст?

Мену хирад посух кард, ки аз кишваре ба кишваре чуз ба хидояти Яздон ё девон наметавон рафт. Ва осмон аз چавҳари оҳанини дурахшанда, ки онро алмос низ хонанд, сохта шудааст. Ва оmezиши об дар замин ҳамчун хун дар тани мардумон (аст).

9. Пурсид доно аз Мену хирад, ки Аҳримани бадкор ва девону фарзандонашро бо Ҳурмузду амаҳраспандон ҳеч гуна оштигу дўстӣ яке бо дигар метавон будан ё на?

Мену хирад посух кард, ки ба ҳеч оин будан нашояд. Чи Аҳриман дурӯғгуфтори бадандеш ва кораш ҳашму кину нооштист. Ва Ҳурмузду ростӣ андешад ва кораш кирдори нек ва некиву ростишт. Ва ҳар чизро метавонад тағийир дихад, чуз гуҳари некӯ бад. Гуҳари некро ба ҳеч чора ба бадӣ ва гуҳари бадро ба ҳеч оин ба некӣ баргардонидан нашояд. Ҳурмузду ба некгуҳарӣ ҳеч бадиву дурӯғандеширо написандад ва Аҳриман ба бадгуҳарӣ ҳеч некиву ростиро напазирад. Аз ин рӯ эшонро яке бо дигаре оштигу дўстӣ будан нашояд.

10. Пурсид доно аз Мену хирад, ки хирад беҳтар аст ё ҳунар?

Мену хирад посух кард, ки хираде, ки бо он некӣ нест онро хирад набояд донист. Ва ҳунаре, ки бо он хирад нест онро ҳунар набояд донист.

11. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро чизҳои мену чунин рост ва они гетӣ чунин дурӯғ бахш шудаанд?

Мену хирад посух кард, ки чизҳои гетӣ дар оғози оғариниши чунон рост бахш шуда буд, ки аз они мену. Ва оғаридагор Ҳурмузду ҳама некии ин оғариниширо ба души Мехру Моҳ ва он Дувоздаҳаҳтарон, ки дар Дин (Авесто) Дувоздаҳсипоҳбад гуфта шудаанд, кард. Ва онон низ барои ба ростӣ ва сазовор бахш кардан (онро) аз Ҳурмузду пазируфтанд.

Пас Аҳриманон ҳафт сайёрапо, ки чун ҳафт сипоҳи Аҳриман гуфта шудаанд, барои вайрон кардану ситондани он некӣ аз оғариниши Ҳурмузду барои набард бо Мехру Моҳон Дувоздаҳаҳтаронро оғарид. Ва ҳар некӣ, ки он аҳтарон ба оғариниши Ҳурмузду бахшанд, он сайёрагон чандон тавоноиеро, ки ба эшон дода шудааст, (аз эшон бираਬоянд) ва ба нерӯи девону дуручону бадон диханд.

Ва чизҳои менӯй барои ин рост аст, ки оғаридагор Ҳурмузду бо ҳама эзадону амаҳраспандон бе осеб аст ва набардро бо девону дуручон ва низ омори мардумон ба ростӣ кунад. Ва ҳар киро кори нек бештар (аст), чои ӯ ҳаместагон аст. Ва чун гуноҳаш бештар (аст), роҳ ба дўзах аст.

12. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро говону гӯсфандон ва мурғону парандагону моҳиён, ҳар яке аз онон бо дониши хеш сазоворона донишманданд. (Вале) мардумон то чанд бар он омӯзиш набаранд ва ранҷу ҳазина накунанд, дониши мардумиро дарёфтанд донистан натавонанд?

Мену хирад посух кард, ки мардумон дар оғози оғариниш чунон доно буданд, ки ҳар кори некӯ гуноҳе, ки мекарданд, подоши кори некӯ уқубати гуноҳро ба ҷашми хеш мединанд ва ҳеч гуна гуноҳ аз мардумон намерафт.

Пас Аҳримани бадкор подоши кори нек ва уқубати гуноҳро барниҳуфт. Зоро дар Дин (Авесто) гуфта шуда, ки аз ҳар бадӣ, ки гучаста табоҳкори дурӯғпеша Аҳриман ба оғариниши Ҳурмузд кард, (ин) чаҳор чиз бартару гаронтар (аст): чун музди кори нек ва подоши гуноҳ ва андешаи мардумону фарҷоми корро биниҳуфт. Ва ҳамин буд, ки басе кешҳову гаравишиҳои бадро дар ҷаҳон раво кард. Ва мардумон аз надонистани кори нек ҳар касе (ба кеше) бештар гаравад ва онро нек дорад, ки омӯзишаш ба он бувад, ба ҷуз якто шаҳриёй ва подшоҳии Гуштоспи шоҳаншоҳ, ки боварӣ аз Зартушти Спитамони якто пазируфт, ки ҳар оина чизи гетиву мену аз дини беҳи маздиснон равшану некӯ ва бегумон пайдо шудааст. Ба ҷуз (он) ҳеч гаравише нест, ки дар он чизи гетиву менуро ҷунин некӯ ва равшан битавон ёфтанд ва донистан. Аммо бештар кешҳои дигар аз ҳарзагӯй ва печидагие, ки ононрост, гуфтори нахустиншон ба миёнин ва миёнин ба фарҷомин бисёр номонанд (аст).

13. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом паноҳандагӣ мустаҳкамтар ва қадом дӯст ва қадом номбардор беҳтар (аст)? Ва қадом ромишӯр беҳтару қадом дорой хуштар ва шодие, ки аз ҳар шодӣ бартар аст, қадом (аст)?

Мену хирад посух кард, ки паноҳандагии Яздон мустаҳкамтар ва дӯст – бародари нек беҳтар ва номбардор – фарзанди неки диндор беҳтар ва ромишӯр – занӣ неки хушхӯ беҳтар ва хоста он беҳтару хуштар, ки аз некӯкорӣ андӯҳта шудааст ва бо кори нек (ононро) хӯранд ва (нигоҳ) доранд. Ва шодие, ки аз ҳар шодӣ бартар аст – тандурустиву бебимӣ ва хурсандиву некӯкорист.

14. Пурсид доно аз Мену хирад, ки дарвешӣ беҳтар аст ё тавонгарӣ ё фармонравоӣ?

Мену хирад посух кард, ки дарвешии бо некӯй беҳтар, ки тавонгарию аз дорои касон. Чи гуфта шуда, ки дарвештарин ва бенавотарин кас чун андеша ва гуфтору кирдораш нек (бувад) ва (онро) дар кори Яздон дорад, аз ҳар кори неке, ки мардумон дар

чаҳон кунанд, ўро низ ба доду адл баҳрае бувад. Ва низ марди тавонгари бас доро чун дорой аз дурустӣ гирд накарда бошад, агар (онро) дар кори нек ва хайр низ сарф кунад, он кори нек аз они ў набувад.

Чи кори нек аз он қасест, ки хоста аз ў рабуда шудааст ва марди бас доро, ки аз қӯшиши дуруст андухтааст ва ба кори нек ва шодӣ бихӯрд ва (нигоҳ) дорад, меҳтару беҳтар ва бартар бояд доинист.

Ва дар бораи фармонравоӣ гӯянд, ки қасе, ки дар дехе фармонравои нек аст, бартар аст аз қасе, ки дар қишваре фармонравои бад аст. Чи оғаридағор Ҳурмузд барои нигаҳбонии оғариниш фармонравоии некро оғарид. Ва Аҳримани бадкор фармонравоии бадро дар муқобили фармонравоии нек оғарид.

Фармонравоии нек он бувад, ки (қас) қишварро ободон ва дарвешонро осуда аз ситам ва доду оини дурустро (нигоҳ) дораду фармояд ва доду оини нодурустро дур дорад ва обу оташро хуб дорад ва паастиши Яздону кори некро раво дорад. Ва дарвешонро ёрӣ ва пуштибонӣ кунад ва бар он дини беҳи маздиснон тану ҷони хешро биспорад. Ва агар ҳаст қасе, ки аз роҳи Яздон биистад, барои ғарвиши ў дастур диҳад ва ўро гирифтор кунад ва боз ба роҳи Яздон оварад. Ва аз дороиҷ, ки ҳаст баҳраи Яздону арзониён ва некӯкорону дарвешонро бибахшад. Ва фармонравоии нек ҳам монанди Яздону амаҳраспандон гуфта шудааст.

Фармонравоии бад он бувад, ки (қас) доду оини росту дурустро барҳам занад ва ситаму дуздиву бедодӣ дар кор оварад ва ҷизи менуро табоҳ кунад ва кори некро боздорад ва ба онон газандкирдор бувад ва ҳама андешааш ба тани хешу ороиши ҷизи гетӣ ва дороиву эҳтироми бадон ва осебу сарзаниши некону нобудии дарвешон (бувад). Чунин фармонравоии бад баробари Аҳриману девон гуфта шудааст.

15. Пурсид доно аз Мену хирад, ки аз ҳӯроке, ки мардумон ҳӯранд ва пӯшoke, ки мардумон пӯшанд, қадом арҷмандтару беҳтар аст?

Мену хирад посух кард, ки аз ҳӯроке, ки мардумон ҳӯранд, шири гӯсфандон беҳтар оғарида шудааст. Чи мардум ва ҷаҳорпое, ки аз модар зода шаванд то замони ҳӯрок ҳӯрдан рӯидану парваришашон аз шир (бувад) ва бо шир зистан метавонанд. Ва агар мардумонро аз шири модар боз гиранд, ба шири гӯсфанд омӯхта кунанд ва дигар ононро нон ба кор наояд. Чи пайдост, ки мардумоне, ки дар Арзах, Саваҳ, Фрададафш,

Видадафш, Ворабарш, Воруҷаряшт⁹ ҳастанд, хӯрокашон шири гӯсфандону ғовон (булад) ва хӯроқи дигаре нахӯранд. Ва мардуми ширхӯр тандурусттару зӯрмандтар ва зоиши фарзандонашон низ бегазандтар бувад.

Ва аз ғаллаҷот гандум меҳтару беҳтар гуфта шудааст. Чи сарвари ғаллаҷот аст ва аз Авесто низ номаш ба сарвари ғаллаҷот пайдост. Аз меваҳо хурмову ангур меҳтару беҳтар гуфта шудааст. Ва чун нон набувад, меваро бояд дуо хонд. Ва чун аз меваҳо хурмо ё ангур дуо хонда шавад, метавон ҳар меваро хӯрд. Ва чун нон набувад, он меваеро бояд хӯрд, ки дуо хонда шуда бошад.

Дар бораи май пайдост, ки гуҳари некӯ бадро бо май метавон ошкор кард. Некии мард дар ҳашм ва хиради мард дар шаҳвати бадиангез пайдост. Чи ҳар ки ҳашм бар ӯ тозад ва хештанро битавонад нигоҳ дорад дар хирад ва ҳар ки май бар ӯ тозад ва хештанро битавонад нигоҳ дорад дар гуҳар, пажӯҳидан набояд. Чи марди некгуҳар май хӯрад, монанди ҷоме заррин ва симин (аст). Ҳарчанд онро беш афрӯзанд, поктару равшантар бувад ва андешаву гуфтор ва кирдорро нектар дорад ва дар (нисбати) зану фарзанд ва ёрону дӯстон нармтару ширинтар бувад ва ба ҳар кори нек кӯшотар.

Ва марди бадгуҳар чун май хӯрад, хештанро аз андоза бештар пиндорад ва бо ёрон набард барад ва чирагӣ намояд ва масҳараву истеҳзо кунад. Ва мардуми некро таҳқир кунад ва зану фарзанду банда ва парастори хешро биозорад, меҳмонии неконро барҳам занад ва оштиро бибараад ва ҳашмро оварад.

Ва ҳар кас дар баандоза хурдани май ҳушёр бувад. Чи аз баандоза хурдани май ин чанд некӣ ба ӯ расад: чи хӯрокро (ҳазм кунад) ва оташи баданро бияфрӯзад, ҳушу ёд ва тухму хунро афзояд ва ранкро дур кунад ва ҷехраро афрӯзад ва чизи фаромӯшшударо ба ёд оварад ва некӣ дар андеша ҷой гирад ва биноии ҷашму шунавоии гӯш ва гӯёни забонро афзояд ва коре, ки бояд кард ва анҷом дод, равотар шавад ва дар ҷои хоб ҳуш хобад ва сабук бархезад. Ва аз ин рӯ некномӣ бар тан ва некӣ ба равон расад ва ӯ писанди некон бувад.

Ва ҳар ки май беш аз андоза хӯрад, ин чанд андӯҳ дар ӯ пайдо шавад. Чи хираду ҳушу ёд ва тухму хунашро коҳиш диҳад ва ҷигарашибро табоҳ кунад ва беморӣ андӯзад. Ва (ранги) ҷехраро баргардонад ва зӯру нерӯяшро бикоҳонад ва намозу ситоиши Яздон фаромӯшаш шавад. Ва биноии ҷашму шунавоии гӯш ва гӯёни забон кам шавад ва Хурдоду Мурдодро биозорад ва ба хоб майл варзад ва он чи ки гуфтани кардан бояд, нокарда бимо-

над ва ба душворӣ бихобад ва ба нохушӣ бархезад. Аз ин рӯ, хештан ва зану фарзанд ва дӯсту хешовандашро озурда ва андӯҳгин (кунад) ва душмани дарду ранчовараш шод шавад. Ва Яздон аз ӯ хушнуд набувад ва бадномӣ ба тану бадкорӣ ба равонаш расад.

Ва аз чомае, ки мардумон ба тан доранд, барои тан парниён ва барои равон пунба беҳтар (аст). Зероки парниён аз ҳашарот бувад ва парвариши пунба аз об ва рӯиши он аз замин ва барои кори равон меҳтару беҳтар ва арҷмандтар гуфта шудааст.

16. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом он шодӣ аз андӯҳ бадтар аст? Мену хирад посух кард, ки он ки дорой аз роҳи гуноҳ андӯхта ва бад-он шод бувад. Пас он шодӣ аз андӯҳ бадтар (бувад).

17. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро мардумон ба ин чаҳор чиз, ки бояд бештар биандешанд, камтар меандешанд: гузарон будани чизи гетӣ ва марги тану омори равон ва бими дӯзах?

Мену хирад посух кард, ки аз фиреби деви Оз ва қонеъ набудан.

18. Пурсид доно аз Мену хирад, ки ба бим ва сухани дурӯғ зистан бадтар (аст) ё марг?

Мену хирад посух кард, ки ба биму сухани дурӯғ зистан аз марг бадтар (аст). Чи барои зиндагии ҳар кас шодиву хушии гетӣ бояд. Чун ӯро шодиву хушии гетӣ нест ва биму сухани дурӯғ бо ӯст, (чунин зиндагӣ аз) марг бадтар гуфта шудааст.

19. Пурсид доно аз Мену хирад, ки подшоҳонро чӣ чиз судмандтар ва чӣ зиёнкортар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки подшоҳонро машварат бо доноёну некон судмандтар (аст) ва ононро гуфтугӯ ва машварат бо гайбаткунандагон ва дурӯён зиёнкор (аст).

20. Пурсид доно аз Мену хирад, ки фарҷоми марди гетиоро ва барҳамзанандай мену чист? Ва фарҷоми марди афсӯсгар ва фарҷоми марде, ки ба вазифаи хеш рафтор накунад, чист? Ва фарҷоми марди кинаберар чист? Ва фарҷоми марди коҳил чист? Ва фарҷоми марди дурӯгандеш чист?

Мену хирад посух кард, ки марди гетиоро ва барҳамзанандай мену дар се дар шаби нахусти пас аз марг чунон табоҳ шавад, ки чун оташи дурахшон, ки об бар он расад.

Ва дар тану равони марди афсӯсгар шукӯҳи худовандӣ набувад. Ва ҳар бор, ки даҳон боз кунд, бадкории ӯ афзояд. Ва ҳар деве ба тани ӯ чунон меҳмон бувад, ки дар тани ӯ ҳеч некиро

нагузорад ва неконро масхара ва бадонро ситоиш кунад. Ва дар гетӣ танаш бадном ва дар мену равонаш бадкор бувад. Ва дар дӯзах ўро барои уқубат кардан ба деви истеҳзогар биспоранд ва он дев дар ҳар уқубат ўро ҳамон гуна истеҳзо ва масхара кунад.

Ва марде, ки ба вазифа амал накунад, чуз аз бадкорӣ боз дар гетӣ ранчу марг бад-ӯ расад ва аз он зода шавад (?)

Ва барои марди кинавар уқубати равон гаронтар, ки барои бадкорони дар дӯзахбуда. Зоро ки кина ба пайванд равад ва ҳар гуноҳеро беҳтар аз кин метавон ислоҳ кард. Чи кин дар пайванд бимонад. Ва ҳаст, ки то фрашегард¹⁰ бипайвандад. Чи аз дини пок ба рӯшанӣ пайдост, ки бунёди бадҳоҳии румиёну туркон бо эрониён аз кине буд, ки бо куштани Эраҷ зода шуд ва то фрашегард ҳамчунон идома ёбад.

Ва марди коҳил ношоистатарин мардумон гуфта шудааст. Чи аз ин Дин (Авесто) пайдост, ки оғаридағор Ҳурмузд барои мардуми коҳил ғалла наофарид ва ба мардуми коҳил чизе ҳадя ва подош (аз рӯи) адлу дод набояд бидод. Ва меҳмониву пазироӣ аз онон (набояд) кард. Зоро ҳӯроке, ки марди коҳил ҳӯрад, ба нодурустӣ ва бедодӣ ҳӯрад. Ва ба сабаби коҳиливу бедодӣ тан бадном ва равон бадкор бувад.

Ва марди дурӯғандеш ба некон чунон дар гумон аст, ки ба бадон. Ва ба чизи менуву гетӣ ва ба ниёишу ситоиш ва парастиши Яздон дар гумон (аст). Аз ин рӯ Яздону амаҳраспандон ниёишу парастишеро, ки ў мекунад, камтар пазиранд ва хайре, ки хоҳад, камтар бад-ӯ диханд. Ва ба даҳони некон ҳамвора бадном ва равонаш бадкор бувад.

Ва марди густоҳро дӯст андак ва душман бисёр бувад. Ва ҳадя ҳам, ки ба касе дихад ва парастишеро ҳам, ки барои Яздон кунад, бо иллати густоҳӣ камтар пазиранд ва хайреро, ки хоҳад, камтар диханд. Ва дар дӯзах барои уқубат кардани равонаш ўро ба деви густоҳӣ супоранд ва деви густоҳӣ уқубати гуногун бад-ӯ кунад ва ў наосояд.

21. Пурсид доно аз Мену хирад, ки бо қӯшиш чизу дороии гетиро метавон ба даст овард ё на?

Мену хирад посух кард, ки бо қӯшиш он некиро, ки муқаддар нашудааст, ба хештан кардан нашояд. Аммо он чи муқаддар шудааст, бо қӯшиш зудтар бирасад. Вале қӯшишро чун замон бо он (нест), дар гетӣ бебор (аст). Аммо пас аз ин дар мену ба фарёд расад ва дар тарозу афзуда шавад.

22. Пурсид доно аз Мену хирад, ки бо хираду доноӣ ба сарнавишт метавон ситеза кард ё на?

Мену хирад посух кард, ки бо нерӯ ва зӯрмандии хираду доноӣ низ ба сарнавишт наметавон ситеза кард. Чи ҳангоме ки сарнавишт барои некӣ ё бадӣ фаро расад, доно дар кор гумроҳ бувад ва бадогоҳ корогоҳ бувад ва баддил далертар бувад ва далертар баддил бувад ва кӯшо қоҳил бувад ва қоҳил кӯшо бувад. Ва чунон аст, ки бо он чизе, ки муқаддамтар шудааст, баҳонае низ андарояд ва ҳар чизи дигарро биронад.

23. Пурсид доно аз Мену хирад, ки аз (роҳи) ҳайр хостан ва хубкирдориву шоистагӣ эзадон ба мардумон ҳеч гуна чиз баҳшанд ё на?

Мену хирад посух кард, ки баҳшанд. Чи чунин гӯянд, ки «баҳт» ё «бағу баҳт». Баҳт он бувад, ки аз оғоз баҳш (муқаддар) шудааст. Ва бағу баҳт он (бувад), ки пас аз он баҳшанд. Аммо эзадон он баҳшишро бад-ин сабаб камтар кунанд ва ба мену онро ошкор кунанд, ки Ахримани бадкор ба нерӯй ҳафт сайёра хост ва низ ҳар некии гетиро аз некону шоистагон бидуздад ва ба бадону ношоистагон бибаҳшад.

24. Пурсид доно аз Мену хирад, ки аз тавонгарон кӣ дарвештар ва аз дарвешон кӣ тавонгартар?

Мену хирад посух кард, ки аз тавонгарон он дарвештар, ки ба он чи ӯрост, хурсанд нест ва барои беш будани чиз андӯҳ барад. Ва аз дарвешон он тавонгартар, ки ба он чи омадааст, хурсанд (бувад) ва ба бештар будани чиз наандешад.

25. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кӯрчашм беҳтар (аст) ё кӯрдил ва бадогоҳ бадтар (аст) ё бадхӯ?

Мену хирад посух кард, ки кӯрчашмро гар шиносоӣ ба чиз ҳаст, чун омӯзиш кунанд, (ӯро) ба дурустчашм доранд. Ва дурустчашмро чун дониш ба чиз нест ва ӯро омӯзанд, напазирад. Пас ӯ аз кӯрчашм бадтар (аст).

Бадхӯ бех, ки бадогоҳ. Бадхӯ ҷуз аз (роҳи) адл аз кас чизе наметавонад ситонад. Ва мардуми бадогоҳро ҳама кома ба ситаму дуздишт.

26. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро мардум аз (замони) Каюмарсу Ҳушанги пешдодӣ ва шаҳриёрону фармонравоён то (замони) Гуштоспи шоҳаншоҳ чунин комгор буданд ва аз некии эзадон бештар баҳра ёфтаанд? Ва бештар (касон) аз эзадон носипос буданд. Ва буданд (касоне), ки бисёр носипос ва паймоншикану гунаҳкор буданд. Пас ҳар як аз эшон барои чӣ некӣ оғарида шудаанд ва аз эшон чӣ бару суд рафт?

Мену хирад посух кард, ки он чи аз некӣ ё бадии эшон пурсӣ, оғаҳ бош ва бидон, ки кори ҷаҳон ҳама ба сарнавишту замон ва баҳти муқаддар (пеш) меравад, ки худи Зурвонподшоҳ

ва замони подшоҳии ў дароз асг. Чунон ки дар ҳар замоне ҳар киро баҳт (муқаддар) шудааст, ки он чи бояд биёяд, ҳамчунон бад-ӯ бирасад. Чунонки аз ҳамон пайванди пешиниёни гузашта низ пайдост, саранҷом он некӣ, ки боист аз эшон ба оғариниши Ҳурмузд мерасид, расидааст.

Чи аз Каюмарс ин судҳо расида буд: нахуст қуштани (деви) Арзур ва супурдани тани хеш ба Аҳриман аз рӯи маслиҳат. Ва суди дувум ин буд, ки мардум ва ҳама фраваҳри фрашгирикунандагон¹¹ – росткирдорон, нарону модагон аз тани ў оғарида шудаанд. Се дигар ин ки фулуз низ аз тани ў берун омад.

Ва аз Ҳушангӣ пешдодӣ ин суд буд, ки аз се баҳши девони Мозандарон – нобудкунандагони ҷаҳон ду баҳшро бикушт.

Ва аз Тахмураси хубруста ин суд буд, ки гучаста (Аҳриман)-и бадкорро сӣ сол бораи ҳуд кард. Ва ҳафт гуна хати дабириро, ки он бадкор пинҳон дошта буд, ба пайдой овард.

Ва аз Ҷамшеди хубрама писари Вивангҳон ин суд буд, ки шашсад солу шаш моҳу шонздаҳ рӯз барои ҳама оғариниши Ҳурмуздҳудо бемаргӣ овард ва оноро орӣ аз маргу пири аз осеб кард. Ва суди дигар ин ки дизи Ҷамкирдро соҳт, ки чун он борони Маҳркушон¹² ояд, чунон ки дар Дин (Авесто) пайдост, мардум ва оғариниши дигари Ҳурмуздҳудо бештар нобуд шаванд. Пас дари он дизи Ҷамкирд қушода шавад ва мардумону гӯсфандон ва дигар оғариниши Ҳурмуздҳудо аз он диг берун оянд ва ҷаҳонро боз оројанд. Ва суди се дигар ин ки паймони гетиро, ки он бадогоҳи бадкор Аҳриман фурӯ бурда буд, аз шикамаш боз овард. Ва ҷаҳорум ин ки гӯсфандро ба ивази фил ба девон надод.

Ва аз Захҳоки Бевараспу гучаста Афросиёби Тур ин суд буд, ки агар фармонравӣ ба Бевараспу Афросиёб намерасида буд, он гоҳ гучаста менуи табоҳкор (Аҳриман) он фармонравоиро ба деви Ҳашм медод. Ва агар ба Ҳашм мерасида буд, то растоҳезу тани пасин боз ситонидани он аз ў нашоист. Зероки ўро (Ҳашмро) тан чисм нест.

Ва аз Фаридун ин суд буд, ки монанди задан ва бастани Захҳоки Беварасп, ки чунон гаронгуноҳ буд. Ва бисёр деви мозандарии дигарро низ зад ва аз қишвари Ҳванирас дур кард.

Ва аз Манучехр ин суд буд, ки Салму Турро ба кини Эраҷ, ки ниёаш буд, бикушт ва аз осеб расонидан ба ҷаҳон боздошт. Ва аз (замини) Падишхворгар то буни Гузак, ки Афросиёб гирифта буд, ба паймон аз Афросиёб бозситонд ва ба мулкияти

Эроншар овард. Ва афзудани кули Киёнса, ки Афросиёб онро поймол карда буд, обро аз он равона сохт.

Аз Кайкубод ин суд буд, ки дар (кори) эзадон сипосдор буд ва некү подшохӣ кард ва пайванду нажоди Каён аз ӯ идома ёфт.

Ва аз Сом ин суд буд, ки мори шоҳдор ва гурги кабуд, ки (онро) «пашан» низ хонанд ва деви обии Гандарву мурғи камак ва деви биёбониро бикушт. Ва низ бисёр корҳои бузургу арҷмандтар кард. Ва оғатҳои бисёрро аз ҷаҳон боздошт, ки агар ҳудой накарда аз он оғатҳо яке бозмемонд, растоҳезу тани пасин кардан нашоист.

Ва аз Ковус ин суд буд, ки Сиёвуш аз тани ӯ бираҳид ва он бисёр кирдугори дигар аз ӯ падид омад.

Ва аз Сиёвуш ин судҳо буд: чун зода шудани Кайхусрав ва (бунёд) кардани Кангдиз.

Ва аз Кайхусрав ин судҳо буд: чун күштани Афросиёб ва қандани буткадаи (канори) кули Чичист ва бунёд кардани Кангдиз ва Сушиянси пирӯзгар, ки оројандай мурдагон (дар охири замон) аст ва дар тани пасин растоҳезро ба ёрии ӯ беҳтар метавон кард.

Ва аз Каи Лӯхросп суд ин буд, ки хуб подшохӣ кард ва ба эзадон сипосгузор буд ва Каи Гуштоспи динпазир аз тани ӯ бираҳид.

Ва аз Каи Гуштосп ин судҳо буд: чун пазишуфтани парастиши дини беҳи маздисон бино ба гуфтори эзадон, Аҳунавар¹³ ва сухани оғаридағор Ҳурмузд; табоҳ кардану шикастани колбуди девону дуруҷон ва хушиҷу осоиши обу оташ ва ҳама эзадони мену ва гетӣ ва пурумедин некону шоистагон ба орзуи дуруст, бинобар писанди хеш. Ва хушнуду шод сохтани Ҳурмузду амаҳраспанҷон ва озору задани Аҳриману зодагонаш.

27. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ касе бурдбортар, кӣ нерӯмандтар ва кӣ шодтар ва кӣ ғамгинарӣ кӣ ноумедтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки Ҳурмуздҳудо бурдбортар (аст), ки нуҳ ҳазор сол бадиро барои оғариниши худ аз (сӯи) Аҳриман бинад, лек чуз доду адл ва вокуниш ӯро назанад.

Сипеҳр ноумедтар ва андешаи мардумон тезтар ва равони некӯкорон шодтар ва равони бадкорон ноумедтар (аст).

28. Пурсид доно аз Мену хирад, ки киро бояд нигаҳбонӣ ва паноҳандагӣ бештар дошт?

Мену хирад посух кард, ки бачаи ноболиг ва зану сутур ва оташро бештар бояд нигаҳбонӣ ва паноҳандагӣ дошт.

29. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом зиндагӣ бадтар ва аз нигоҳи хирад кӣ нописандтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки зиндагии касе бадтар (аст), ки бо биму гуфтори дурӯғ бизист. Ва аз нигоҳи хирад касе нописандидатар (аст), ки ба мену нагаравад ва гетиро биорояд.

30. Пурсид доно аз Мену хирад, ки вазифаи ҳар яке аз диндорон, сипоҳиён ва кишоварзон чист?

Мену хирад посух кард, ки вазифаи диндорон динро (пойдор) доштан ва паравиши ситоши эзадонро хуб ва бо андеша кардан. Фатвову ҳукм ва оинро чунон ки аз беҳдинии поки маздиснон пайдост, ба ростӣ доштан ва мардумро аз некӯкорӣ ва гуноҳ огоҳондан ва роҳ ба биҳишт ва биму парҳез аз дӯзахро намудан.

Вазифаи сипоҳиён душманро задан ва шаҳру буми хеш бебими осуда доштан.

Вазифаи кишоварzon кишварзӣ ва ободонӣ кардан ва то андозае ҷаҳонро шукуфону ободон доштан.

31. Пурсид доно аз Мену хирад, ки вазифаи пешаварону муздурон чист?

Мену хирад посух кард, ки вазифаи муздурон ин (аст), ки кореро, ки надонанд, даст бад-он набаранд ва он чи донанд хуб ва ба андеша кунанд ва музди одилона хоҳанд. Чи касе, ки (кореро) надонад ва ба анҷоми он даст занад, мешавад, ки он кор табоҳ ва нокарда бувад. Ва агар он мардеро, ки кор аз они ўст, бисёр хушнуд кунад ҳам, бо ин он гуноҳ бо ў бувад.

32. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом подшоҳ бадтар (аст) ва кадом солор бадтар (аст) ва кадом дуст бадтар (аст) ва кадом хешованд бадтар (аст) ва кадом зан бадтар (аст) ва кадом фарзанд бадтар (аст) ва кадом сарзамин бадтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки он подшоҳ бадтар аст, ки натавонад кишварро бе бим ва мардумро бе ситам дорад. Ва он солоре бадтар (аст), ки дар хунар бад ва ба некӯкорон носипос бувад ва шогирдонро ёру ёвар набошад. Ва он дӯст бадтар (аст), ки бад-ӯ бовар натавон кард. Ва он хешованд бадтар (аст), ки дар бадбахтӣ ёвар набувад. Ва он зан бадтар аст, ки ў номбардор набувад. Ва он сарзамин бадтар (аст), ки ба некӣ ва бёбимӣ дар он натавон зист.

33. Пурсид доно аз Мену хирад, ки оғаридағор Ҳурмузд дар гетӣ ҳеч оғаринише оғарида, ки Аҳриман бад-ӯ осеб бурдан натавонад?

Мену хирад посух кард, ки ба мардуми хирадманду қонеъ камтар тавонад осеб барад.

34. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ мардумро тавонгар ва чӣ (мардумро) дарвеш бояд пиндошт?

Мену хирад посух кард, ки ин мардумро тавонгар бояд пиндошт: яке он ки ба хирад комил (аст). Ду дигар он, ки тандуруст ва дар бебимиӣ бизист. Ва се дигар он, ки ба он чи ба ў расидааст, хурсанд (бувад). Чахорум он, ки баҳт дар некӯкорӣ ёри ў (бувад). Панҷум он, ки дар ҷашми эзадону забони некон некном (бувад). Шашум он, ки гаравишаш ба ин беҳдини яктои покимаздиснон (бувад). Ҳафтум он, ки тавонгариаш аз дурустӣ (бувад).

Ва ин ҷанд мардумро бояд ба дарвешӣ дошт. Яке он, ки хирад надорад. Ду дигар он, ки тандуруст нест. Се дигар он, ки бо биму тарс ва дурӯғ бизист. Чахорум, он ки фармонраво нест. Панҷум он, ки баҳт ёри ў нест. Шашум он, ки дар ҷашми эзадону забони некон бадном (бувад). Ҳафтум он, ки пир (бувад) ва ўро фарзанду пайванд набувад.

35. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом гуноҳ гаронтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки аз гуноҳе, ки мардумон кунанд, кунмарз гаронтар (аст). Ду дигар, он ки дар ин ҳамхобагӣ мафъул ё фоил (аст). Се дигар он, ки марди порсоро бикушад. Чахорум он, ки издивоҷ бо наздиконро барҳам занад. Панҷум он, ки ҳидоят ба сарпарастиро бишканад. Шашум он, ки ба оташи Баҳром зиён расонад. Ҳафтум он, ки саги обиро бикушад. Ҳаштум он, ки бут парастад. Нуҳум он, ки ба ҳар кеш бигаравад ва бихоҳад онро парастиш кунад. Даҳум он, ки чизеро, ки барои нигоҳдорӣ пазирад, бихӯрад ва мункир бувад. Ёздаҳум, он ки ба сабаби гунаҳкорӣ эътиmod ба дурӯғ кунад. Дувоздаҳум он, ки кор накунад, аммо носипосона ва бедодгарона бихӯрад. Сездаҳум он, ки зиндиқӣ кунад. Чахордаҳум он, ки ҷодугарӣ кунад. Понздаҳум он, ки мулҳидӣ кунад. Шонздаҳум он, ки девпарастӣ кунад. Ҳафдаҳум он, ки дуздӣ ё майл ба дуздӣ кунад. Ҳаждаҳум он, ки паймоншиканӣ кунад. Нуздаҳум он, ки кинаберарӣ кунад. Бистум он, ки барои чизи қасонро аз они хеш кардан ситам кунад. Бисту якум он, ки марди порсоро озор дихад. Бисту дувум он, ки тӯҳмат занад. Бисту севум он, ки таҳқир кунад. Бисту ҷаҳорум он, ки назди зани қасон шавад. Бисту панҷум он ки носипосӣ кунад. Бисту шашум он, ки дурӯғ ва нодуруст гӯяд. Бисту ҳафтум он, ки аз он чи ки аз байн рафтааст, ноҳушӣ кунад. Бисту ҳаштум он, ки шодии ў аз бадӣ ва озори некон (бувад). Бисту нуҳум он, ки гуноҳро ривоҷ дихад ва кори некро ба ранҷ

дур дорад. Сивум он, ки аз некӣ, ки ба касе кардааст, пушаймон бувад.

36. Пурсид доно аз Мену хирад, ки мардумон ба чанд роҳ ва баҳонаи кори нек ба биҳишти беҳин расанд?

Мену хирад посух кард, ки нахустин кори нек родӣ, ду дигар ростӣ ва се дигар сипосдорӣ, чаҳорум қаноат, панҷум орзуи некӣ кардан ба некон ва дӯст будан ба ҳар кас. Шашум бегумон будан, ки осмону замин ва ҳар некии гетиву мену аз оғаридгор Ҳурмузд (аст). Ҳафтум бегумонӣ ба ин ки ҳар бадӣ ва осеб аз Аҳримани бадкори гучастааст. Ҳаштум бегумонӣ ба растоҳезу тани пасин. Нуҳум он ки барон дӯстии равон ба наздиқон издивоҷ қунад. Даҳум он, ки сарпаристиро ҳидоят қунад. Ёздаҳум он, ки қӯшиши некӯкорона қунад. Дувоздаҳум он, ки ба ин беҳдини поки маздисон бегумон бувад. Ҷаҳордаҳум он, ки некчашмии неконро хоҳад ва худ низ ба он некӣ, ки дар некон бинад, некчашм бувад. Понздаҳум он, ки дӯстии неконро хоҳад. Шонздаҳум он, ки кину душманиро аз андеша дур дорад. Ҳафтдаҳум он, ки рашки зишт набарад. Ҳаждаҳум он, ки майл ба шаҳват накунад. Нуҳдаҳум он, ки душманий бо касе накунад. Бистум он, ки барои чизи гузашта ва аздастрафта андӯҳ набарад. Бисту якум он, ки ҳашмро ба тан надорад. Бисту дувум он, ки аз барои нанг гуноҳ накунад. Бисту севум он, ки аз коҳилий майл ба хоб наберарзад. Бисту чаҳорум он, ки ба эзадон бегумон (бувад). Бисту панҷум он, ки ба ҳастии биҳишту дӯзах ва омори равон ва ҳуший дар биҳишт ва бадӣ дар дӯзах бегумон бувад. Бисту шашум он, ки аз бадгӯй ва рашки ҷашм бипарҳезад. Бисту ҳафтум он, ки худ некӣ қунад ва ба дигарон низ дарси некӣ диҳад. Бисту ҳаштум он, ки неконро ёр ва бадонро душман бувад. Бисту нуҳум он, ки аз фиребу ҳудҳоҳӣ бипарҳезад. Сивум он, ки дурӯғ ва (сухани) табоҳ нагӯяд. Сиву якум, он ки аз паймоншиканӣ саҳт бипарҳезад. Сиву дувум, он ки аз барои суду некии хештан аз табоҳкорӣ ба дигарон парҳез қунад. Сиву севум он ки беморону очизон ва мусоғиронро меҳмонӣ қунад.

37. Пурсид доно аз Мену хирад, ки ҷаро некии гетиро ба шоистагӣ (ба ҳар кас) баҳш намекунанд, лек равонро дар ҷаҳони дигар бино бар шоистагии кирдораш гирифтор қунанд?

Мену хирад посух кард, ки оғаридгор Ҳурмузд аз меҳру-бониаш ба оғаридагон ҳам ба некон ва ҳам ба бадон ҳама некӣ диҳад. Аммо агар ҳамвора ба онон нарасад, аз ситами Аҳриману девон ва дуздии он ҳафт сайёра (бувад).

Ва дар ҷаҳони менуӣ равонро бино ба шоистагии кирдеш, гирифткор қунанд. Чи бадкории ҳар кас ба кирдори хеш бувад.

35. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом нерӯ шоистатар ва ба хирад кӣ комилтар ва ба ҳӯ кӣ устувортар ва ба гуфтор кӣ ҳубтар ва некӣ дар андешаи кӣ бештар ва ба меҳр кӣ бадтар ва ҳушӣ дар андешаи кӣ камтар ва ба дил чӣ касе шоистатар ва дар бурдборӣ кӣ писандидатар (аст)? Киро ба боварӣ набояд дошт? Ва он чист, ки ба ҳар кас сазовор бояд дошт? Ва он чист, ки ба ҳеч кас сазовор набояд дошт? Ва чи қасеро ба ҳамсӯҳбатӣ бояд дошт? Кист он ки ба гувоҳӣ набояд пазируфт? Ва ба чӣ қасе фармонбардор бояд буд? Ва ба чӣ ҷиз бештар бояд андешид ва (онро) сипос бояд дошт? Ва чи ҷизро ба ҳеч роҳ набояд хор кард? Ва он кист, ки дар пояи ҳуд баробари Ҳурмузду амаҳраспандон гуфта шудааст? Кист он, ки дар пояи ҳуд баробари Аҳриману девон гуфта шудааст?

Мену хирад посух кард, ки ба нерӯ он кас шоистатар, ки чун ўро ҳашм гирад, битавонад ҳашмро нишонад ва гуноҳ нақунад ва ҳештанро ором гардонад. Ва ба хирад он қас комилтар, ки битавонад равони ҳешро наҷот диҳад. Ва ба ҳӯ он қас устувортар, ки ҳеч гуна фиребу баҳонае дар ў набувад. Ва гуфтори қасе ҳубтар, ки рост гӯяд. Ва некӣ дар андешаи марди ҳашмгин кам аст. Ва аз (нигоҳи) меҳр марди қинаберари озоррасонанда бадтар (аст). Ва ҳушӣ дар андешаи марди ҳасуд камтар (аст). Ва дил қасе шоистатар, ки ғетиро бигузорад ва менуро бигирад ва ба коми ҳеш порсоиро пазирад. Ва дар бурдборӣ қасе писандидатар, ки бадӣ ва оғатро, ки аз Аҳриману девон ва бадон бад-ӯ расад, ба ҳурсандӣ ва ҳоҳиш пазирад ва ба ҳеч роҳ равони ҳешро наозорад. Ва қасеро набояд устувор дошт, ки аз эзадон бим ва аз мардум шарм надорад. Ва он чи, ки барои ҳар кас сазовор бувад, оштӣ ва дӯстист. Ва он чи, ки барои ҳеч қас сазовор набувад, кин ва душманист. Ва ин серо бояд мусоҳиб дошт: ҳумат, ҳуҳт, ҳуваршт - пиндори пек, гуфтори нек, кирдори нек дар андешаву гуфтору кирдори ҳеш. Ва ин серо ба гувоҳӣ набояд пазируфт: зану қӯдаки ноболиг ва марди ғулом. Ва ин ҷанд танро фармонбардор бояд буд ва парастиш бояд кард: зан шавҳарро ва фарзанд падару модарро ва солору дастур ва устоду оташ ва ҳешованди очизро. Ва ба ҳудованду солорону устодон фармонбардор бояд буд. Ва ба эзадон бештар бояд андешид ва сипос бояд дошт. Ва равони ҳешро ба ҳеч роҳ хор набояд дошт ва ҳамеша дар ёд бояд дошт. Ва доваре, ки доварии рост қунад ва пора наситонад ва ба пояи ҳеш баробари Ҳурмузду амаҳ-

распандон гуфта шудааст. Ва он ки доварии дурӯг кунад, ба пояи хеш баробари Ахриману девон гуфта шудааст.

39. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ сардтар ва чӣ гармтар ва чӣ равшантару чӣ ториктар ва чӣ тихитар ва чӣ дар фарҷом бебартар (аст)? Ва чист он чиз, ки қасро аз он серӣ набувад? Ва чист он чи ки онро рабудан натавонад? Ва чист он чиз ки ба баҳо натавон ҳарид? Ва чист он чиз, ки ҳар қас аз он ҳамеша хушнуд (аст)? Ва чист он чи, ки ҳеч қас аз он хушнуд нест? Ва чист он ягона орзуе, ки оғаридгор Ҳурмузد аз мардумон ҳоҳад? Ва чист он ягона орзуе, ки Ахримани бадкор аз мардумон ҳоҳад? Чист фарҷоми гетӣ ва чист фарҷоми мену?

Мену хирад посух кард, ки дили порсоён гармтару дили бадкорон сардтар. Ва порсой равшантару бадкорӣ ториктар. Ва умеду паноҳ ба эзадон пуртару ба девон тихитар. Ва фарҷоми марди гетиоро ва минутабоҳгар бебартар. Ва доноӣ аст, ки қас аз он серӣ надорад. Фарҳанг ҳунар аст, ки қас онро рабудан натавонад. Ва ҳушу вир аст, ки ба баҳо ҳаридан нашояд. Ва хирад аст, ки ҳар қасу ҳештан аз он номустаманд ва хушнуд аст. Ва ҳамоқату нодонӣ аст, ки ҳар қасу ҳештан аз он мустаманду ноҳуш аст.

Ва ягона орзуе, ки оғаридгор Ҳурмузд аз мардумон ҳоҳад ин аст, ки «маро бишносед, чи ҳар ки маро бишносад, аз паси ман ояд ва ба хушнудии ман бикӯшад». Ва он ягона орзуи Ахриман аз мардумаш ин аст, ки «маро нашиносед», чи ҳар қасе, ки он бадкорро бишносад, аз паси он кирдор нашавад ва ҳеч гуна суду ёрӣ аз он мардум бад-ӯ нарасад.

Ва он чи аз менуву гетӣ пурсидӣ, гетиро дар фарҷом марг ва нопойдорист. Ва мену дар фарҷом ҷунин аст, ки равони порсоён бе ҳеч гуна пириву марг ва осеб пурфаррӯ пурромиши ҷовидона ҳаме бо эзадону амаҳраспандон ва фраваҳри некӯкорон бувад. Уқубат ва ҷазои бадкорон дар дӯзах ҷовидона аст. Ва равони бадкорон ҷуз ин ки онро уқубат бувад, дидор бо девону дуруҷон низ ҷунин намояд, ки дар ҷаҳон (дидори) мардуми тандуруст бо бемори саҳт.

40. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом мард далертар ва қадом роҳ бимноктар ва қадом омор саҳттар ва қадом пайванд ҳушттар ва қадом кор пушаймонмандтар ва қадом баҳшиш бесудтар (аст)?

Мену хирад посух кард, ки он мард далертар (аст), ки бо деви ҳеш битавонад ситеза кунад. Ва ба вижга он ки ин панҷ девро аз тан дур дорад, ки ҳастанд Озу Ҳашму Шаҳвату Нангу Ноҳушӣ. Ва роҳи гузариш аз Чинводпул бимноктар (аст). Ва

омори равони бадкорон шигифттар (аст). Ва пайванди фарзанд хуштару шоистатар (аст). Ва он кор пушаймонмандтар (аст), ки онро барои носипосон кунанд. Ва он бахшиш бесудтар (аст), ки ба носипосону ноарзандагон диҳанд.

41. Пурсид доно аз Мену хирад, ки мардум чанд гунаанд?

Мену хирад посух кард, ки мардум се гунаанд: яке мардум, яке ниммардум, яке нимдев.

Мардум он бошад, ки ба оғаридгории Ҳурмузд ва табоҳкории Аҳриман ва будани растохезу тани пасин ва низ ба ҳар некиву бадии дигаре, ки дар гетиву менуст, бегумон (бувад), ки бунёди яке аз он ду Ҳурмузд ва дигаре Аҳриман (аст). Ва гаравишашон танҳо ба дини поки маздисон аст ва ба ҳеч фирмқа нагаравад ва гӯш фаро надиҳад.

Ниммардум он бошад, ки чизи гетиву менуро ба писанди хеш кунад. Бинобар хиради хеш ва бадогоҳии худ гоҳе кори нек ба коми Ҳурмузд ва гоҳе ба коми Аҳриман аз ўравад.

Нимдев он бошад, ки ба ҷуз ин ки номи мардумӣ ва мардумзодагӣ дорад, ба ҳар кору кирдор ба деви дупо монанд аст. На гетӣ шиносад на мену, на кори нек шиносад на гуноҳ, на биҳишти шиносад на дӯзах ва аз омори равон низ наандешад.

42. Пурсид доно аз Мену хирад, ки Ҳурмузду амаҳраспандон ва биҳишти хушбӯву ҳуррамро ба чӣ бештар метавон аз они хеш кард. Ва Аҳримани бадкору девонро чӣ гуна метавон табоҳ кард ва аз дӯзахи бадбӯву торик чӣ гуна метавон раст?

Мену хирад посух кард, ки оғаридагор Ҳурмузд ва Амаҳраснандону биҳишти хушбӯву ҳуррамро аз они хеш кардан ва Аҳримани бадкору девонро табоҳ кардан ва аз дӯзахи торику бадбӯй растан, он гоҳ, метавон, ки Мену хирадро ба пуштибонӣ гиранд ва менуи ҳурсандиро монанди афзор ва зиреху ҷавшан бар тан пӯшанд ва менуи ростиро ҳамчун сипар доранд ва менуи сипосдориро ҳамчун гурз ва менуи комиландеширо ҳамчун камон ва менуи родиро ҳамчун тир ва менуи паймонро ҳамчун найза ва менуи қӯшишро ҳамчун обдаст доранд ва менуи баҳтро ба паноҳ гиранд. Ва бад-ин оин ба биҳишти ва дидори эзадон (метавон) омад ва аз Аҳримани бадкор ва дӯзахи бадбӯй метавон раҳо ёфт.

43. Пурсид доно аз Мену хирад, ки осмону замин чӣ гуна ороста шудааст? Ва резишу ороиши об дар ҷаҳон чӣ гуна аст? Ва абр дар кучо нишинад? Ва деви зимистон дар кучо фармонравотар (аст)? Ва қадом кишвар беофаттар аст?

Мену хирад посух кард, ки осмону замину об ва ҳар чи андаруни осмон (аст), ҷунон ороста шуда, ки чун тухми мурғ. Ва

осмон забар аз зер замин монанди тухми мурғ ба дасткории (санъати) офаридағор Ҳурмузд ороста шудааст. Ва замин дар миёни осмон монанди зарда аст миёни тухм. Ва об дар миёни замину осмон ҳамчун об дар тухм аст. Резиши ҳама обҳо дар ҷаҳон аз кишвари Арзах он ҷо, ки хуршед барояд (буда), равиши ба кишвари Саваҳ (аст) - он ҷо, ки хуршед фуру равад. Равиши об ба дарёи (баҳри) Пудиг боз ба дарёи Варукаш меравад. Хона ва ҷои нишасти абр дар Албурз (аст).

Ва деви зимистон дар Эронвич фармонравотар (аст). Ва аз Дин (Авесто) пайдост, ки дар Эронвич даҳ моҳ зимистон ва ду моҳ тобистон (аст). Ва дар он ду моҳи тобистон низ об сард ва замин сард ва гиёҳ сард (аст). Ва оғаташон зимистон (аст) ва мор дар он бисёр (аст), вале оғатҳои дигар кам (аст).

Ва пайдост, ки Ҳурмузд Эронвичро аз дигар ҷойҳо ва рустоҳо бехтар оғарида. Онро некӣ ин аст, ки зиндагии мардумон дар он ҷо сесад сол (аст) ва ғовону гӯсфандон саду панҷоҳ сол. Ва дарду беморӣ кам (аст). Ва дурӯғ нагӯянд ва шевану мӯя накунанд. Ва деви Оз ба тани онон кам фармонравост. Ва даҳ мард як нонро ҳӯранд сер шаванд. Ва ба ҳар ҷиҳил сол аз зане ва марде фарзанде зода шавад. Ва додшон (қонуншон) бехӣ ва диншон пуриткешист¹⁴. Ва чун бимиранд порсоянд. Ва саркардаи онон Губадшоҳ ва сарвару подшоҳашон Сурӯш (аст).

44. Пурсид доно аз Мену хирад, ки Аҳриман бештар ба чӣ фиребад ва ба дӯзах қашад? Ва хушнудии ў бештар аз чист? Ва макон (дар) кучо дорад? Ва раҳоиши он бо девон бештар дар қучост? Ва ҳӯриши ў аз чист?

Мену хирад посух кард, ки Аҳриман мардумонро ба зиёдӣ ва камӣ ва дурӯгу бидъат ва гумонбариву (шакку) озварӣ (ҳирс) бештар фиребад. Ва хушиаш аз душманий мардумон (бо яқдигар) бештар бувад. Ва ҳӯришааш аз нотавониву нопайдоии мардумон бувад. Макон дар миёни кинаберарон дорад. Рафту омадаш бо ҳашмгинон бештар (аст).

45. Пурсид доно аз Мену хирад, ки Аҳриман ба мардумон қадом ситамро зиёновартар ва меҳтар дорад?

Мену хирад посух кард, ки Аҳриман чун аз мардумон зиндагӣ ва зану фарзанд ва ҳама некии гетиро бибарад, (лек) напиндорад, ки зиёне ба он қас кардааст. Вале чун равони якторо бибарад ва табоҳ кунад, он гоҳ пиндорад, ки зиёне фаровон бадӣ қардааст.

46. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чист он чиз, ки аз ҳар дорой бартар (аст)? Ва чист он, ки бар ҳар чизе фармонравост? Ва чист он, ки қас аз он ғурехтан натавонад?

Мену хирад посух кард, ки хирад аст, ки бехтар аз ҳама хостаҳои ҷаҳон (аст). Ва баҳт аст, ки ба ҳар касе ва ҳар чизе фармонравост. Ва Вой бад¹⁵ аст, ки касе аз он гурехтан натавонад.

47. Пурсид доно аз Мену хирад, ки ҷойгоҳи ҳушу ёд ва тухми мардумон дар тан чун (бувад)?

Мену хирад посух кард, ки ҷои ҳушу ёд ва тухми мардумон дар магзи сар (аст). Ва агар дуруст (солим) бувад, ҳушу ёд ва тухм ба афзоиш бувад. Ва чун одами ба пирӣ расад, магзи сар бикоҳад. Ва мардуми пир аз коҳиши ҳушу ёд он чи ки бо хирад бояд бикунанд, камтар бинанд ва камтар донанд. Ва хирад нахуст дар магзи ангушти дасти мардумон омехта мешавад. Ва пас нишемангоҳ ва иқоматгоҳаш дар дил ва ҷойгоҳаш дар ҳама тан аст, ҳамчун колбуди пой дар кафш.

48. Пурсид доно аз Мену хирад, ки ин ситорагон, ки дар осмон пайдо ҳастанд ва шуморшон ҷунон бисёр аст, пас кору тартибашон чист? Ва равиши ҳуршеду моҳ ва ситорагон чӣ гуна аст?

Мену хирад посух кард, ки аз ситорагони дар осмон нахуст ситораи Тиштар (Сириус) меҳтару бехтар ва рифоҳи ҷаҳон аз роҳи Тиштар (бувад).

Ва ситораи Обҷеҳра барои афзоиши об ва ситораи Заминҷеҳра барои афзоиши замин ва ситораи Урварҷеҳра (гиёҳҷеҳра) барои афзоиши гиёҳ ва ситораи Гӯсфандҷеҳра барои афзоиши гӯсфандон ва ситораи Обу Замин ва Гиёҳу Гӯсфандҷеҳра барои афзоиши мардумон оғарида шудаанд.

Ва ситораи Вананд дар гузарҳо ва дарҳои Албурз гумошта шудааст. ҷое, ки девону париёну дуручон аз он дар ва гузар мегузаранд, то роҳу гузари ҳуршеду моҳ ва ситорагонро буридан ва шикастан натавонанд. Ва ситораи Ҳафтуранг бо 99999 фравахри порсоён ва дар гузаргоҳи дӯзах гумошта шудааст, барои боздоштани он 99999 деву дуручу парӣ ва ҷодугар, ки дар рӯёйӣ бо сипехру ахтаронанд. Ва равишааш пиromуни дӯзах аст. Ва кори асосии вай ин (аст), ки дувоздаҳ ҳонаи ахтаронро дар даст дорад, барои дуруст омадану рафтани онҳо. Ва он дувоздаҳ бурҷ ҳам ҳамон гуна ба нерӯ ва ёрии Ҳафтуранг равад. Ва ҳар ахтаре чун ба Албурз ояд, пушт ба Ҳафтуранг дорад ва паноҳ аз Ҳафтуранг ҳоҳад.

Ва ситорагони бисёр ва бешуморе, ки пайдоанд, фравахри гетӣ гуфта шудаанд. Чи ҳама оғаридагони оғаридгор Ҳурмузд, ки дар гетӣ оғарида шудаанд, чи зода шуда ва чи рӯёнда шуда, ҳар танеро ҳамгуна (муносиб) бо гӯҳарааш фравахре пайдост.

Ва равиши хуршеду моҳ барои равshan доштани чаҳон ва рушд додани ҳама зоиданиҳо ва рӯйданиҳост. Ва дуруст доштани рӯзу моҳ ва солу тобистону зимистону баҳору поиз (тирамоҳ) ва ҳама оморҳо ва ангораҳои дигаре, ки мардумон метавонанд дарёбанд ва бинанду бидонанд, бештар аз гардиши хуршеду моҳ пайдост.

49. Пурсид доно аз Мену хирад, ки кадом тавонгарро фаррух ва кадомро бадфар (бадбаҳт) дошт?

Мену хирад посух кард, ки онро, ки тавонгарӣ аз кӯшиши дуруст фароҳам кардааст, фаррух ва он ки аз роҳи нодуруст фароҳам кардааст, бадфар бояд пиндошт.

50. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро марди коҳилу нодон ва бад ба ситоишу некии бузург расад ва марди шоиставу доно ва нек гоҳе ба ранчи гарону саҳтигу ниёзмандӣ расад?

Мену хирад посух кард, ки марди коҳилу нодон ва бад чун баҳт ба ў ёр шавад, коҳилии ў ба кӯшиш ва нодонии ў ба доноӣ ва бадии ў ба некӣ ҳаммонанд шавад. Ва марди доно ва шоиставу нек чун баҳт бад-ӯ мухолиф бувад, доноии ў ба нодониву аблайӣ ва шоистагии ў ба ноогоҳӣ баргардад ва донишу ҳунару шоистагии ў нопайдо бимонад.

51. Пурсид доно аз Мену хирад, ки парастиши эзадон ва сипосгузорӣ аз некии эзадонро чӣ гуна бояд кард? Ва тавбае, ки барои растагории равон аст, чӣ гуна бояд кард?

Мену хирад посух кард, ки (дар) парастиши эзадон он бехтар, чунон ки беҳдини поки маздисонон кунад. Ва бунёди он некиву ростӣ ва бегумонӣ ба эзадон (аст). Ва ба андаку беше, ки ба даст омадааст, сипосгузори эзадон будан ва сипосгузорӣ ба эзадонро накоҳонидан. Ва ҳар газанде, ки рух диҳад, онро аз ситамкории Аҳриману девон донистан. Ва некиву суди хешро ба зиёни дигаре наҳостан. Ва ба оғаридағор Ҳурмузд баҳшоянда будан. Ва ба кори нек кӯшо будан ва кӯшиш кардан. Ба вижа дар парҳези обу оташ ва гиёҳ бештар кӯшидан. Ва ба ин бегумон будан, ки эзадон ба мардумон чуз некӣ ҳеч гуна бадӣ надиҳанд ва Аҳриману девон чуз бадӣ ҳеч гуна некӯй надиҳанд.

Ва дар мавриди тавба бурдан чизи муҳим ин аст, ки (одамӣ) аз худкомӣ гуноҳ накунад. Ва агар аз нодонӣ ё саҳлангорӣ ё ноогоҳӣ гуноҳе бувад, пеши дастурону некон тавба кунад. Ва пас аз он дигар гуноҳ накунад, он гоҳ он гуноҳе, ки кардааст, аз тани ў дур шавад. Чун бод шитобад, тез ва саҳт ояд ва даштро чунон молад, ки ҳар гиёҳу чизеро, ки он ҷо афтодааст, бибарад.

52. Пурсид доно аз Мену хирад, ки намозу ситоиши эзадонро чӣ гуна бояд кард?

Мену хирад посух кард, ки ҳар рӯз се бор баробари хуршеду (эзади) Меҳр, чун (ин ду) бо ҳам мераванд, истодан ва намозу ситоиш кардан. Ва ҳамин гуна моҳ ва оташи Баҳром ё оташи Озаруро бомдоду нимрӯз ва пас аз ғуруби офтоб намозу ситоиш кардан ва сипосдор будан. Ва агар худо накарда ба эзадони менуву гетӣ ва мардумону сутурун ва ғовону ғӯсфандон ва сагону ҳайвоноти аз ҷинси саг ва дигар оғаринандагони оғаридгор Ҳурмузду гуноҳе сар зада бошад, пеши хуршеду Меҳру моҳу оташи Ҳурмузду тавбакору пушаймон будан. Ва барои раҳоиш аз гуноҳ ҳар чи беҳтар кори нек кардан.

53. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро марди нодон чун ӯро биомӯзонанд, фарҳангу омӯзиши доноёну беҳдинонро ҷунон хор дорад, ки омӯхтан бад-ӯ душвор бувад?

Мену хирад посух кард, ки зоро марди нодон нодонии ҳешро дар андешааш ҷунон нек пиндорад, ки доно доноии ҳешро дар андешааш.

54. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро марди бадгуҳар неконро дӯст надорад ва марди нодор дороро?

Мену хирад посух кард, ки зоро марди бадгуҳарро ҳамеша аз доро бим (бувад), ки онон моро ба ҳунару дороӣ таҳқир қунанд ва бар мо пеши некону душманон шармандагӣ расад.

Ва марди бадгуҳар неконро бад-ин сабаб дӯст надорад, ки замони нестӣ ва задани онон аз дасти некон бувад.

55. Пурсид доно аз Мену хирад, ки ин кӯҳҳову дарёҳо дар ҷаҳон ҷаро карда шудаанд?

Мену хирад посух кард, ки ин кӯҳҳо дар ҷаҳон бархе ангезандай бод ва бархе боздорандай боданд ва бархе ҷой ва тартибу нишеману макони абри борандаанд. Ва бархе занандай Аҳриману девон ва нигаҳбону зиндагибахши оғаринандагони оғаридагор Ҳурмузданд.

Ва ин дарёҳоро дар ҷаҳон оғаридагор Ҳурмузду барои нигоҳдорӣ ва зиндагибахшии оғаридагони ҳеш аз канори Албурз кардааст.

56. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро банди дониш ва кордонии менуву гетӣ ҳар ду ба ту пайваста аст?

Мену хирад посух дод, ки зоро аз нахуст ман, ки хиради зотӣ ҳастам, аз менуҳову гетихо бо Ҳурмузду будам. Ва оғаридагор Ҳурмузду эзадони оғаридагор Ҳурмузду дар мену ва гетӣ ва дигар оғаридагонро ба нерӯву тавонойӣ ва доноиву корогоҳии хиради зотӣ оғарид ва нигоҳ дораду ҳидоят қунад. Ва дар сари

фрашгард Ахриману фарзандонашро ба нерӯи хирад бештар метавон нобуд кард ва бизад. Ва Сушияанс бо Кайхусрав ва онон ки растохезу тани пасин кунанд, бо нерӯ ва ёрии хирад (ин корро) бехтар метавонанд кунанд.

Донишу корогохии гетӣ ва фарҳангу омӯзиш дар ҳар хунар ва пеша ва ҳама сомон ба хирад бувад. Ва равони порсоён аз нерӯ ва нигаҳбонии хирад бештар бар раҳой аз дӯзах ба биҳишти Гарудмон мерасад. Ва мардумон дар гетӣ зиндагии хуб ва хушиву некномӣ ва ҳама некихоро ба нерӯи хирад метавонанд хостан.

Ва (нигоҳ) доштани тухми мардумон ва сутурону говону гӯсфандон ва ҳар оғариниши дигари Ҳурмуздуҳудо дар шикам, ки аз гуруsnагиву ташнагӣ намиранд ва пайдо кардани ҳӯрок барои онон дар шикам ва баҳшу рушди андомҳо аз дурбинӣ ва зӯру нерӯи бузурги хирад бештар метавонад анҷом гирад.

Ва оростани замин ва омезиши об дар замин ва рӯидани нумӯи гиёҳон ва рангҳои гуногун ва бӯву маза ва хушии ҳар чиз бештар ба хирад хубтар баҳш карда шудааст. Ва оростани Албурз пиromуни ҷаҳони орӣ аз пирий ва падид овардани ҳафт кишвар дар замину осмон бар кӯҳи Албурз ва равиши хурshedу моҳ ва дувоздаҳ ахтарон ва шаш гоҳи Гоҳонбор ва панҷ гоҳи Фравардинон ва биҳишт, ки дар ҷои пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек ва бартарии Гарудмон ва пули Чинвод, ки гузаргоҳи менуҳову гетиҳост, ба нерӯи хирад соҳта ва баҳш шудааст.

Ва абри обгина, ки обро аз дарё гирад ва ба фазо ғонад ва ба паймона сиришк-сиришк ба замин безад ва донистани оғариниши Ҳурмузد ва чигунагии биҳишту дӯзах ва некӯии Ҳурмузду амаҳраспандон ва эзадони дигар бар оғаридагони хеш ва табоҳкориву марговарии Ахриману девонро бар оғаридагони Ҳурмузд ба нерӯи хирад бештар метавон донист. Ва гуфтори беҳдини маздиснон ва омӯзиши гетиён, шикастани колбуди модии девон ва нопадид кардани (онон) аз биниши мардумон аз бартарии чизи хирад беҳтар анҷом гирифтааст. Ва низ ситетаву корзори эрониён бо ғайри эрониён ва задани Ахриману девонро ба нерӯи хирад метавон кард. Ва низ оби ниҳон дар зери заминро ба дидори хурshed (падид) кардан ва ба кишту варзу ободонӣ ва суду осоишу хушии мардумону сутурон ва говону гӯсфандон (овардан) ба нерӯи хирад метавон кард. Ва шинохтани дарду бемории мардумону сутурон ва говону гӯсфандон ва ҷонварони дигар ва дору дарmon ва тандурустиву осоиш ба онон бурданро ба Мену хирад бештар метавон кард.

Ва ҳар мардум, ки аз хирад баҳраи бештар (дорад), баҳраи ўз баҳраи биҳишт бештар бувад. Ва низ Гуштоспу Зартушту Кайумарс ва дигар касоне, ки баҳраашон аз биҳишт бештар аст, аз он аст, ки хирад ба онон бештар расидааст. Ва Ҷамшеду Фаридану Ковус ва шоҳони дигаре, ки аз эзадон нерӯ ва тавонгари беш ёфтаанд ва наомадани эшон ба биҳишт аз ин (буд), ки ба худои хеш носипос шуданд. Сабаб ин буд, ки ба онон хирад кам расида буд.

Ва низ Ахриману девон мардеро бештар фиребанд ва ба дӯзах кашанд, ки дар хирад дарвештар ва дар хислат сабуктар (аст). Ва пайдост, ки он ки ба хулқу ҳӯ ва рафтор нек (аст), бояд аз хирад сипосгузор бувад. Чи пайдост, ки Ахриман ба Зартушт гуфт, ки агар аз беҳдини маздиснон боз истӣ, он гоҳ туро ҳазор сол подшоҳии гетӣ дихам. Ҳамчунон ки ба Вазагони¹⁶ фармонраво – Захҳок додам. Зартушт ба сабаби пурхирадӣ ва ҳӯву рафтори некӯ ба он сухан гӯш надод ва ба он фиреби менуи табоҳкор (Ахримани) малъун фирефта ва гумроҳ нашуд. Ва ба Ахриман гуфт, ки мешиканам ва нобуду низор макунам колбуди шумо девону дуруҷон ва ҷодугарону париёнро бо хому барсум ва бо беҳдинии рост, ки оғаридағор Ҳурмузد ба ман омӯҳт. Ахриман чун он сухан бишнид, мабхуту мағлуб шуд ва ба дӯзах давид ва дер замон мабхут биистод.

Ин низ пайдост, ки Ҳурмузд чун Ахриманро бо ҳама оғаридағонаш ба паймон овард, пас ба ҳама эзадону амаҳраспандон анҷуман кард ва аз хиради хеш сипосгузорӣ кард ва ба забон овард.

Ин низ пайдост, ки нух ҳазор сол то (замони) фрашгард ва растоҳезу тани пасин ҳама оғаридағонро хирад (нигоҳ) медорад ва ҳидоят мекунад.

Ин низ пайдост, ки марди нодону бадхӯ агар ба арҷманӣ ва тавонгарику фармонравоӣ расад, бо ин ҳама набояд барои он некӣ ва нерӯ бад-ӯ арҷ гузошт.

57. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чаро фармонравои нодон аз нерӯе, ки дорад, ноогоҳиву аблакии ўз ба доной ва ҳунармандӣ бар гардад? Дарвеши донову бегуноҳ, аз он ки дарвеш (аст), доноиву кордоние, ки дар ўст, ба аблакиву бесудӣ бар гардад?

Мену хирад посух кард, ки аз фиребу ситами деви Оз он мардумонеро, ки дорой ва тавонгариашон бештар аст, дар бораи мардумии ўз сухан бештар гӯянд ва кирдору кори ўро бештар гумон кунанд. Вале дар ҷашми эزادону амаҳраспандон дарвеши

бегуноху доно беҳтар ва гиромитар, ки фармонравои тавонгари нодон.

58. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чурми диндорон чист ва чурми сипохиён чист ва чурми кишоварzon чист ва чурми пешаварон чист?

Мену хирад посух кард, ки чурми диндорон мулҳидиву озварӣ (хирс) ва фаромӯшкориву гафлат ва қӯтоҳандешиву бадэътиқодӣ дар дин (аст).

Ва чурми сипохиён ситаму озор ва паймоншиканиву нобахшояндагӣ ва такаббуру таҳқири дигарон аст.

Ва чурми кишоварzon нодониву рашк ва бадҳоҳиву кинаберарист.

Ва чурми пешаварон бадэътиқодиву носипосӣ ва зиштгӯиву тундӣ ва бадсуханист.

59. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом мардум ба некиву бадӣ шинохтатараанд?

Мену хирад посух кард, ки он мардум, ки нишаству кораш бо некон (аст) ва номашро ба некномиву хубӣ баранд, он мард ба некӣ шинохтатар (аст).

Ва қасоне, ки нишаstu корашон бо бадон (аст) ва номашро ба бадномӣ баранд, он мард ба бадӣ шинохтатар (аст). Чи гуфта шудааст, ки он ки бо некон пайвандад, некӣ бо худ оварад ва он ки бо бадон пайвандад, бадӣ бо худ оварад. Ҳамчун бод, ки чун бо (чизи) гандида барҳӯрад, бӯи бад бо худ оварад ва чун бо (чизи) хушбӯй барҳӯрад, бӯи хуш бо худ оварад. Пас сазад, донистан, ки он ки кораш бо некон (аст), некӣ пазирад ва он ки кораш бо бадон (аст), бадӣ пазирад. Вале бо ин ҳама ҳар дуро бояд озмоиш дошт.

60. Пурсид доно аз Мену хирад, ки сарвари мардон кист ва сарвари занон кист ва сарвари аспон кист ва сарвари парандагон кист (ва сарвари ғовон кист) ва сарвари дадон¹⁷ кист ва сарвари ғаллаҷот кист?

Мену хирад посух кард, ки марди донои устувор ба дин ва сипосгузори ростгӯй бар душманон сарвар аст.

Зани ҷавону дурустгуҳар ва устувору некном ва хушхӯву хонаафрӯз, ки шарму бимаш нек ва падару ниё ва шавҳару солори хешро дӯст дорад ва забост, бар занони душмани хеш сарвар аст.

Ва ғови фараҳманди баландгӯши рамадор бар ғовон сарвар (аст). Боз сарвари мургон ва аспи тезрав сарвари аспон ва ҳарғӯш сарвари дадон ва гандум сарвари ғаллаҷот (аст).

61. Пурсид доно аз Мену хирад, ки Кангдиз кучо чой дорад? Вари Чамкард кучо чой дорад? Тани Сом кучо чой дорад? Макони Сурӯш кучост? Хари сепо кучо чой дорад? Хуми тартибкунандаи мурдагон, ки мурдагонро бо (ёрии) ў тартиб кунанд, кучо рустааст? Гупадшоҳ дар кадом чой истодааст? Кармоҳӣ ба чӣ кор гумошта шудааст? Симурғ кучо ошён дорад? Чиномаруш кучо нишинад ва кораш чист?

Мену хирад посух кард, ки Кангдиз дар сӯи Машриқ, наздики дарёи (бахри) Садвис гумошта шудааст, дар марзи Эронвич.

Ва вари Чамкард дар Эронвич зери замин бунёд шудааст. Ва ҳама гуна тухм аз ҳама гуна офаридағони офаридағор Ҳурмузд аз мардуму сутур ва гӯсфанду паранд, ҳар чи бехтару баргузидатар аст, бад-он ҷо бурда шудааст. Ва ҳар чиҳил сол аз ҳар заневу марде, ки он ҷо ҳастанд, фарзанде зода шавад ва зиндагишион сесад сол (аст) ва дарду оғат кам доранд.

Ва тани Сом дар дашти Пешонсаҳ наздики кӯхи Дамованд аст ва дар он дашт ҷуз ғалла ва ҷизҳои хӯрданӣ, ки мекоранд ва медараванд, бад-он зиндагӣ мекунанд, ҳеч гуна гиёҳу дараҳт ва рустаний нест. Ва заргунии он бештар аз дармона¹⁸ аст. Ва эзадону амаҳраспандон барои тани Сом 99999 фраваҳри порсоёнро ба нигаҳбонӣ гумоштанд, то деву дуруҷон бад-ӯ осеб набаранд.

Ҷойгоҳи Сурӯш бештар дар (кишвари) Арза ва пас аз он дар (кишвари) Саваҳ ва ҳама ҷаҳон аст.

Хари сепо миёни дарёи Варукаш истад. Ва ҳар оби олуда ба лошаву даштон ва дигар нопокиҳо, ки бибарад, чун ба хари сепо расад, ҳамаро ба нигоҳ поку покиза кунад.

Ва ҳуми тартибкунандаи мурдагон дар дарёи Варукаш дар жарфтарин чой рустааст ва 99999 фраваҳри порсоён ба нигаҳбонии ў гумошта шудаанд. Ва кармоҳӣ пайваста пиromуни ў бигардад ва қурбоқаву ҳайвоноти зиёновари дигарро аз он боздорад.

Губадшоҳ дар Эронвич дар кишвари Ҳунирас аст ва аз поӣ то нимаи тан ғов ва аз нимаи тан то боло мард аст. Ва ҳамвора дар соҳили дарё нишинад ва парастиши эзадон кунад ва оби зуҳр ба дарё резад. Ва ба иллати оби зуҳр рехтани ў ба дарё ҳайвоноти зиёновари бешуморе дар дарё бимирад. Чи агар ҳудой накарда он маросими парастишро накунад ва он оби зуҳрро ба дарё нарезад, то он ҳайвоноти зиёновари бешумор нобуд нашавад, чун борон борад, он ҳайвоноти зиёновар монанди борон фурӯ боранд.

Ошиёни симург дар дарахти ғамдуркунандаи бисёртухма аст. Ва ҳар гоҳ аз он бархезад, ҳазор шоҳа аз он дарахт бирӯяд. Ва чун биншинад, ҳазор шоҳа аз он бишканад ва тухм аз он пароканда шавад.

Ва чиномаруш мурғ низ ба он наздикӣ нишинад ва кораш ин аст, ки он тухмҳоеро, ки аз дарахти бисёртухмаи ғамдуркунанда фурӯ резанд, барчинад ва он ҷо, ки Тиштар обро меситонад, бипошад, то Тиштар обро бо ҳама он тухмҳо ситонад ва ба он борон ба ҷаҳон барад.

62. Пурсид доно аз Мену хирад, ки қадом он кори нек аз миёни корҳои нек меҳтару беҳтар ва арҷмандтару судмандтар (аст) ва ҳеч ҳазинае дар он набояд?

Мену хирад посух кард, ки барои ҳама некӣ хостан ва ба эзадон сипосгузор будан ва дар ҳар ҷову ҳар замон Ҳурмуздро ба оғаридағорӣ ва Аҳриманро ба нобудсозӣ дар андеша доштан ва ёд кардан. Ва дар ҳастии эзадон ва дину равону биҳишт ва ҳисоби се шаби нахусти пас аз марг ва будани растоҳезу тани пасин бегумон будан муҳимтар аст. Ин аз ҳар кори нек меҳтару нектар ва арҷмандтару судмандтар (аст) ва ҳеч гуна ҳазинае дар кораш набояд (будан).

(Ба) дуруд ва (нек) баҳтӣ.

МОДИГОНИ ЙУШТИ ФРИЁН¹ (Достони Йушти Фриён)

Ин «Достони Йушти Фриён» фаррух бод ба ёрии Яздон.

Чунин гүянд, ки чун Ахти чодугар бо ҳафт ҳазор сипоҳ ба шахри пурсишгузорон² шуд, гуфт, ки шахри пурсишгузорон ба хок яксон кунам. Чун ба он чой омад, мардумеро, ки синни эшон беш аз 15 сол набуд, бихост ва аз онон пурсиш кард. Ҳар ки натавонист гузориш кардан, ўро бигирифт ва бикушт. Пас дар он шахри пурсишгузорон марде буд Мораспанд ном, ў ба Ахти чодугар гуфт, шахри пурсишгузорон ба хок яксон макун ва ин мардуми бегуноҳ макүш, ки дар ин шахри пурсишгузорон мардест Йушти Фриён ном, ки синни ў аз 15 сол беш нест ва ҳар он пурсиш, ки аз ў пурсӣ туро гузориш кунад. Пас Ахти чодугар ба Йушти Фриён пайғом фиристод, ки ба даргоҳи ман ой, то сиву се пурсиш аз ту бипурсам, агар посух надиҳӣ ё гӯй, ки надонам, он гоҳ ҳамзамон туро бикушам. Ва Йушти Фриён ба даргоҳи Ахти чодугар омад ва аз он ки Ахти чодугар мурдаи мардумон ба зери бистар дошт, дарун нашуд ва ба Ахти чодугар пайғом фиристод, ки шумо мурдаи мардумон зери бистар доред ва чун ман дароям, амаҳраспандоне³, ки пеши мананд, дар он чой, ки мурдаи мардумон буваду ман дароям, он гоҳ амаҳраспандон аз паноҳандагии ман бозистанд. Пас Ахти чодугар фармуд, то он бистара чома бардоранд ва бистари нав оваранд ва афгананд. Ва ў Йушти Фриёнро бихосту гуфт, ки биё ба ин чомаву бистар бинишин ва пурсиш, ки аз ту пурсам, рост гузориш кун. Йушти Фриён гуфт, ки палиди дурӯғпешаи ситамкор, бар ин бистар нанишинам, чун ки дар ин бистар мурдаи мардумон аст ва бо ман Изадону амаҳраспандон, ки ҳастанд паноҳандай мананд ва ман бар ин бистар нишинам, он гоҳ (ин) менуён аз паноҳандагии ман боз истанд. Пас он пурсишҳо, ки ту аз ман пурсӣ, гузориш кардан натавонам. Ва пас Ахти чодугар фармуд он бистар бардоранд ва бистари нав оваранд. Йушти Фриён бар ин бистари нав нишаст.

Пурсиши нахуст Ахти чодугар аз Йушти Фриён ин пурсид, ки биҳишти ба гетӣ (буда) бех ё они ба мену? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ бувад, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Чи биҳишти ба гетӣ (буда) бех, ки они ба мену. Ва нишони он ин аст, ки ҳар ки ба гетӣ кори нек нақунад, он ҷо ба фарёди ў нарасанд. Ва туро нишони дигар ин, ки агар ба гетӣ ҷизи нек нақунӣ, он гоҳ ба биҳишти нек нарасӣ. Ахти чодугар чун он сухан бишнид, фуру афтод ва чунин гуфт,

ки бади ман – Ахти чодугар аз ту – Йушти Фриён, ин ки бар ман чира (шудй), чунон ки некмард бар нектарин мард ва аспи некү бар некутарин асп ва гови некү бар некутарин гов. Чунон ки осмон бар замон подшох аст, ман бад-ин пурсиш 900 муғмардро, ки эшон бас ситоиши Яздон мекардан, бикуштам. Эшонро ба беш хўрдани пароҳум⁴ ҳама тан зард буд. Ва ман нух духтари Спитамонро бикуштам, ки эшон ситоиши динро афсари бо зару марворид аз шоҳон биёфтанд. Чун ман аз эшон пурсишам, эшон гуфтанд, ки биҳишти ба мену беҳ. Ман гуфтам, чун шумо чунин нек пиндоред, ҳамчунин хуб (мебуд), ки ба он биҳишти беҳ шавед. Ва ман эшонро гирифтаму куштам.

Пурсиши дувум ин пурсиш, ки чист он чиз аз оғариниши Ҳурмузд, ки ба кун нишинад баландтар, ки ба пой истад? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дўзах афтад. Он саг аст.

Пурсиши севум ин пурсиш, ки чист аз оғариниши Ҳурмузд, ки раваду гом наниҳад? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дўзах афтад. Он гунчишк аст, ки раваду гом наниҳад.

Пурсиши чаҳорум ин пурсиш, ки чист он чиз аз оғариниши Ҳурмузд, ки дандон чун шоҳ ва шоҳ гӯштин? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дўзах афтад. Чи онро хурӯс хонанд – мурғаки Сурӯши росткирдор, ки (чун) бонг кунад, Ахриманро аз оғариниши Ҳурмузд боз дорад.

Пурсиши панҷум ин пурсиш, ки кӯдакро корд беҳ ё андак хўрок. Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дўзах афтад. Кӯдакро корд беҳ, ки андак хўрок. Чи ба корди кӯдак барсум⁵ шояд буридаву чидан ва андак хўрок ба ишкам нарасад, бод ангезад.

Пурсиши шашум ин пурсиш, ки чӣ пуру чӣ нимпур ва чист он чӣ ки ҳаргиз пур набувад? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дўзах афтад. Он чӣ пур (аст) фаровонии шоиста он чост, чун бигзарад равон парҳезкор (бувад). Он чӣ нимпур (аст) бечорагии дарвеши бадзист, ки чун бимирад, равон парҳезкор (бувад). Они тихӣ ҳаргиз пур набувад, он бечораи бадзист, ки бимирад, равони ў палид (бувад).

Пурсиши хафтум ин пурсиш, ки чист он чиз, ки мардумон пинҳон кардан хоҳанд, аммо онро пинҳон кардан нашояд?

Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешай ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он Зӯрвон аст, ки кас пинҳон кардан натавонад. Чи Зӯрвон худ пайдо набуд.

Пурсиши ҳаштум ин пурсид, ки кадом (аст) он мардуми зинда, ки Астивходро бинад, мирад ва ўро орзу чунин бувад, ки боз зинда шавад ва бори дигар Астивходро бинаду бимирад ва ўро хор намояд? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешай ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он мардумест, ки ситоиш накардааст ва парохум нахӯрдааст ва дигар он мардум, ки ба ҷойгоҳи занон омадаанд ва зан накардаанд, седигар он мардум, ки равони зиндаро ситоиш накардааст ва хайр надодааст ва ситоиши Яздон накардааст ва ў гуфт, ки ба мардумони нек хайр додаам, аммо надода буд. У мирад орзуи ў чунин (бувад), ки боз зинда шавад ва бори дигар бимирад, (чун) Астивходро бинад, ба ў хор намояд.

Пурсиши нӯхум ин пурсид, ки пилу аспу шутуру ҳару гову гӯсфанду занону сагу хуку гурба ба ҷанд моҳ зоянд? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешай ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Пил ба се сол, аспу шутуру ҳар ба дувоздаҳ моҳ зоянд ва гову зан ба нуҳ моҳ зоянд ва гӯсфанд ба панҷ моҳ зояд, сагу хуг ба ҷаҳор моҳ зоянд ва гурба ба ҷихил рӯз зояд.

Пурсиши даҳум ин пурсид, ки кадом мардум оромтару осонтар зиянд? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешай ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он мардум оромтару осонтар зиянд, ки бебимтару хурсанду доротаранд.

Пурсиши ёздаҳум ин пурсид, ки чист он чиз, ки ғетӣ ба Ҳурмузду амаҳраспандон монанд (аст)?

Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешай ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Дар ғетӣ шаҳриёр ба Ҳурмузду амаҳраспандон монанд (аст) ва ҷои шаҳриёрон монанди рӯшанини биҳишт ва пасояндағони шаҳриёрон монанди амаҳраспандонанд. Дарбориён ҳаммонанд ба он ситора, ки Парвиз хонанд. Дигар мардум, ки хешкору устуворанд, монанд ба дигар ситорагони хурданд, ки ба осмонанд.

Пурсиши дувоздаҳум ин пурсид, ки кадом ҳӯриш хуштару хушмазатар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешай ситамгари мурдагон ба дӯзах афтад. Он ҳӯриш хушмазатару хуштар, ки аз дари қӯшиши некӯй андӯхта шудааст ва аз ў боз кори нек ҳӯраду дорад.

Пурсиши сездаҳум ин пурсид, ки як чист, ду чист, се чист, чаҳор чист, панҷ чист, шаш чист, хафт чист, ҳашт чист, нӯҳ чист ва даҳ чист? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон дар дӯзах афтад. Як – хуршеди нек, ки ҳама ҷаҳон рӯшан дорад. Ду – омадану рафтани нафас. Се – ҳумату ҳуҳту ҳваршт. Ҷаҳор – обу замину рустаниву сутур. Панҷ – панҷай нек. Шаш – шаш гоҳи гоҳонбор⁶. Ҳафт – ҳафт амаҳраспандон. Ҳашт оштӣ – ва нишости нек. Нӯҳ – нӯҳ сӯроҳи дар тани мардумон ва даҳ – даҳ ангушти ба дasti мардумон.

Пурсиши бисту севум ин пурсид, ки чӣ сардтар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. На ҷунин (аст), ҷунон ки ту андешӣ, ҷунин (аст), ҷунон ки ман донам. Ту ҷунин андешӣ, ки барф сардтар, ки бар кӯҳ нишинад ва ҳаргиз хуршед бад-у натобад. На ҷунин (аст), ҷунон (аст), ки ту Ахти ҷодугарро бародарест дурӯғпеша, ки ӯро дар дил ҷанд мушт заҳр истода. Ту онро на ба хуршedu на ба оташ гудоҳтан натавонӣ. Ва ман ҷун ба мушт гирам бигудозам. Ва пас Ахти ҷодугар фармуд то бародари ҳеш оварданд, қуштанд ва заҳр аз дил бистонданд, на ба хуршedu на ба оташ гудоҳтан натавонистанд. Ва Йушти Фриён дар мушт фаро гирифт ва ӯро бигудоҳт.

Пурсиши бисту ҷаҳорум ин пурсид, ки чӣ гармтар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Чи мушти марди некӯкор гармтар. Ва нишони (он) ин аст, ки заҳри бародари туро на ба хуршedu на ба оташ натавониста буданд гудоҳтан ва ман ҷун ба мушт фаро гирифтам, бигдоҳтам.

Пурсиши бисту панҷум ин пурсид, ки ҷун фурӯ шавад, чӣ беҳ ва ҷун сард шавад чӣ беҳ ва ҷун бимирад чӣ беҳ? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Ҕун фурӯ шавад, об беҳ ва ҷун сард бувад оташ беҳ ва ҷун бимирад палиди дурӯғпеша ҷун ту беҳ. Чи агар об фурӯ нашавад ва оташ сард нашавад ва палиди дурӯғпеша ҷун ту намирад, ин ҳама ҷаҳон пур аз обу оташ ва пур аз палиди дурӯғпешаи ситамкор ҷунон ки ту (ҳастӣ), ҷаҳонро доштан нашояд.

Пурсиши бисту шашум ин пурсид, ки аз кӯҳ чӣ гаронтар ва аз корди пӯлодин чӣ тезтар ва аз ангубин⁷ чӣ ширинтар ва аз думбаи меш чӣ ҷарбтар ва аз родон кӣ родтар ва аз ростон кӣ росттар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Аз кӯҳ

дурӯг гаронтар ва аз корди пӯлодин забони мардумон тезтар ва аз ангубин падару модарро фарзанди рӯзбех ширинтар ва аз думбаи меш Спандармад замин ва борон чарбтар ва аз родон Тиштар Изад родтар ва аз ростон Рашини нек росттар, ки ҳеч касро аз ўз газанд набувад ва пора наситонад ва шоҳу бандаро бо ҳамдигар рост дорад.

Пурсиши бисту ҳафтум ин пурсид, ки кадом пой нектару некӯтар, чи бисёр пой, ки ман дидам, он пои нектару некӯтар, ки дидам, пои Ҳуфрихи ҳоҳари туст, ки зани ман (аст). Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Пoi об некӯтару нектар. Ва туро эшон ин ки он ҷо ки об пой ниҳад, (чизи) тар бирӯяд ва он ҷо, ки Ҳуфриҳ пой ниҳад, хушк шавад.

Пурсиши бисту ҳаштум пурсид, ки занон аз чӣ (дар) оромиши бузурганд? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. На чунин (аст) чунон ки ту андешӣ. Чунин (аст), ки ман андешам. Ту чунин андешӣ, ки занонро оромиши бузург аз пӯшоки гуногуна кадбонуии сазовор, ки борояшон доранд, ҳаст. Чунин нест. Занонро оромиши бузург аз будан бо шӯи хеш (аст). Ахти ҷодугар гуфт, ки дурӯғ гӯй. Туро ба ин пурсиш бикушам. Акнун биё ба назди Ҳуфриҳ равем, он ки ҳоҳари ту ва зани ман аст. Ўз ҳаргиз дурӯғ нагуфта ва нагӯяд ва ба гуфтори ўз биистем. Йушти Фриён пазируфт ва Ахти ҷодугар бо Йушти Фриён ба назди Ҳуфриҳ шуданд ва гуфтанд, ки биншин (ва) ин пурсиш ба ростӣ бигӯй. Йушти Фриён гуфт, ки занонро оромиши бузург аз пӯшоки гуногуна кадбонуии сазовор, ки доранд, ҳаст ё оромиши бузург аз будан бо шӯи хеш (аст)? Пас Ҳуфриҳ андешид, ки ситамкорӣ ба ман омад. Ин палиди дурӯғпешаи ситамкор маро нагзорад (ва) бикушад. Чи агар дурӯғ гӯям, дурӯғпеша будам ва доду дину оин табоҳ шавад.

Аммо чун маро ба оин ростӣ бикушад, поктар бошам. Ва ўз ҷодар бипӯшид ва гуфт, ки занонро оромиши бузург аз пӯшоки гуногуна кадбонуии сазовор (аст), аммо чун ононро ҳамхобӣ (бо шавҳар) нест, бадард ва ноором (буванд). Ҷиз низ оромиши онон нест, балки дарду душворист. Ва чун ононро ҳамхобӣ (бо шавҳар) бо ин (чиҳҳо) якҷост, он гоҳ эшон баоромиштар буванд. Пас Ахти ҷодугар чун ин сухан бишнид, ҳашм гирифт ва Ҳуфриҳро ҳамон замон бикушт ва равони Ҳуфриҳ ҳамон замон ба биҳишт шуд. Ва ўз бонг кард, ки ман некам. То кунун пок будам ва акнун поктарам. Ту Ахти ҷодугари зишт то кунун дурургеша будӣ ва акнун дурӯғпешатар шудӣ.

Пурсиши бисту нухум ин пурсыд, ки чист он ки уро дах пой, се сар, шаш чашм, шаш гӯш, ду думб, се тухм, ду даст, се бинӣ, чаҳор шоҳ, се пушт (аст) ва ҳама ҷаҳонро зиндагиву дорой аз ӯст? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Чи аз Дин (Авесто) чунин пайдост, ки чун пешоб ояд, пурсиши бипурсанд, (аз рӯи) оин посух нақунанд. Ва Ахти ҷодугар гуфт, ки бирав ба ҷои наздикин биншин, пешоб куну зуд ой ва пурсиши рост посух кун. Чи агар дурӯғ гӯй ё гӯй, ки надонам, туро ҳамин замон бикушам. Йушти Фриён бирафт ва бар мағок биншаст ва дар пиндор андешид, ки андӯҳ ба ман низ омад, ки ин палиди дурӯғпешаи ситамкор (ҳар) киро, ки раҳо нақунад, ӯро бикушад. Зинда ва ё мурда, ки боз зинда шавад, ин пурсиши посух гуфтан натавонад. Пас Ҳурмузд Ҳудо Изад Нериосангро ба пайғом ба (назди) Йушти Фриён фиристод ва бад-ӯ гуфт, ки пурсиширо посух дех, ки ин ғове ҷуфт аст, ки бо марде, ки кори барзагарӣ кунад. Ва Йушти Фриён чун касе надид, бонг бишнид, дар гумон шуд. Ва ӯ андешид, ки магар Аҳриману девонанд ва эшонро орзу ин (аст), ки маро бикушанд. Ва агар ман ин пурсиши ҳамон гуна посух диҳам, он палиди дурӯғпешаи ситамкорро бикушанд. Ва пас Нериосанг Изад ба назди Йушти Фриён омад ва гуфт, ки матарс, ки манам Нериосанг Изад, ба назди ту омадам. Ҳурмузд Ҳудо бад-ӯ гуфт, ки ин пурсиши посух дех, ҷӣ ғове ҷуфт аст бо марде, ки барз кунад. Ва Йушти Фриён чун сухан бишнид, саҳт ҳуҷнуд шуд ва ҳамон замон ба назди Ахти ҷодугар рафт ва гуфт, ки эй палиди дурӯғпешаи ситамкор, ин пурсиширо посух ин аст. Ин ғовест ҷуфт бо марде, ки кори барзагарӣ кунад. Ахти ҷодугар чун он сухан бишнид, ҳамон замон ошуфта шуд ва се шабу рӯз ошуфта буд. Ва пас аз се шабу рӯз ба ҳуш омад (ва) ба Йушти Фриён гуфт, ки фарруҳиҳо турост, Йушти Фриён, ки умед ба Ҳурмузд Ҳудо кардӣ, ки ҳамон замон ба пушту ёрии ту расид.

Пурсиши сивум ин пурсыд, ки қадом асп нектар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Аспи нари ҷобуки ба гӯҳар нек, ки нигоҳдориашон ба аспони шоҳӣ шояд.

Пурсиши сиву яқум ин пурсыд, ки чист он ҷӣ ҳушк насӯзад ва чист он ҷӣ тар бисӯзад? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он хок аст, ки ҳушк насӯзад ва равган аст, ки тар бисӯзад.

Пурсиши сиву дувум ин пурсыд, ки қадом подшоҳ нектар? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Он подшоҳ

нектар, ки меҳрубонтар ва дар хираду дониш некӯ ва ӯро ёрии оғариниш (бувад).

Пурсиши сиву севум ин пурсид, ки ту Йушти Фриёнро дорой чанд аст? Йушти Фриён гуфт, ки зиндагон дар шукӯҳ буванд, палиди дурӯғпешаи ситамкори мурдагон ба дӯзах афтад. Маро се дороист. Яке он ки ҳӯрам, яке он ки пӯшам ва яке он ки ба дарвешону шоистагон диҳам.

Пас Йушти Фриён гуфт, ки сиву севум пурсиш ту аз ман пурсидӣ, ҳама ба ростӣ посух додам. Акнун ман аз ту се пурсиш бипурсам. Агар посух надихӣ, ҳамон замон туро бикушам. Ахти ҷодугар гуфт, ки пурс то таъбир кунам. Ва Йушти Фриён гуфт, ки арзиши як мушт тухм ба замин чанд аст? Дигар ин пурсид, ки ғови барзаро арзиш чанд аст? Седигар ин пурсид, ки дар никоҳ ба наздикон арзиши кори нек чанд аст? Ахти ҷодугар надонист ва гуфт, ки (чун) пешоб ояд, пурсиш пурсанд, на бояд посух дод. Йушти Фриён гуфт, ки бирав ба ҷои наздик биншин ва пешоб кун ва зуд биё, ба ин се пурсиш рост посух ӯй. Чи агар ӯй, ки надонам, он гоҳ туро ҳамон замон бикушам. Ахти ҷодугар ба ҷодугарӣ ба дӯзах давид ва ба Аҳриман гуфт, ки замини нафринро арзиши як мушт тухм чанд (аст)? Ва дигар ғови барзаро арзиш чанд? Ва седигар арзиши кори нек дар никоҳ бо наздикон чанд (аст)? Аҳримани малъун ба Ахти ҷодугар гуфт, ки ман ин пурсиши ту посух натвонам кардан. Чи агар бигӯям, оғариниши ман ҳама бо девону палидону париён берун шавад. Ва ман туро дусттар надорам, ки оғариниши худро. Ин пурсишҳо, ки ту аз ман пурсидӣ, агар посух диҳам, ҳама оғариниши ман табоҳ шавад ва оғариниши Ҳурмузد ба кор ояд ва ҳамзамон растохезу тани пасин бувад. Бирав, гардан пеш гир, меҳшиканиро ҷора дор. Чун замон фаро омад, гаштан натавон. Чи ҷои ту дӯзах ва ҷазои ту саҳттар, ҷунон ки ҳама дурӯғпешагонро. Ахти ҷодугар аз дӯзах ноумед бидавид, ҳуш ӯро ба пеши Йушти Фриён овард. Ахти ҷодугар ба Йушти Фриён гуфт, ки фарруҳиҳои ту Йушти Фриён (аз он буда), ки Ҳурмузд амаҳраспандон бо ту буданд ва он чӣ надонистӣ, туро бигуфтанд. Ман, ки умед ба Аҳриману девон доштам, се пурсиш аз Аҳриману девон пурсидам, маро посух надонад. Пас Йушти Фриён Ахти ҷодугарро ба корди барсумчин⁸ ва ба афсуни динӣ табоҳ кард. Ва палидро низ дар тани ӯ табоҳ кард. Ҳар ки ин номаро бипазирад ва пайваста бихонад ва дар андеша «йаса-аҳуваирио»⁹ бигӯяд, ба равони вай кори нек ҷунун бувад, ҷунон ки мореро ба сехри Авесто бикушад. Ва ҷунон ки се сол суруди

Гоҳон парастыда бошад. Дастан гуфт, ки (он ки ахун хонад), ўро як соли носитоишӣ аз бун набувад.

Анҷомид бо дуруду шодиву ромии.

Нобуд бод Ахти ҷодугар бо ҳама девону палидону ҷодуёну париён. Анҷом пазируфт ин «Достони Йушти Фриён» бо ин «Арда Вироз» ба рӯзи Амурдод, моҳи Шаҳривар, соли 618 порсӣ. Ман бандай дин Рустами Миҳрабони Марзбони Даҳшишёри ҳирбад аз дастанависи ҳирбад Меҳрпаноҳаги Сурӯшёри Нишонурии ҳирбад навиштам. Ба хости Яздон бод.

Анҷом пазируфт ин «Арда Вироз» ва ин «Достони Йушти Фриён» дар рӯзи Фарвардин, моҳи Баҳман, соли 766 яздигурди шоҳанишоҳи Ҳурмуздагон. Ман бандай дин ҳирбадзода, устод Пешотан Ром Камдани Шаҳриёр Нериосанги Шоҳемарди Шаҳроёри Баҳроми мӯбад, Уҳрмаздёри ҳирбад Ромёр аз дастанависи ҳирбад Рустами Миҳрабон навиштам. Ба хости Яздон бод. Аз шаҳристони Баҳруҷ.

КОРНОМАИ АРДАШЕРИ БОБАКОН¹

Ба номи Яздон

Ба ному нерӯ ва ёрии оғаридағор Ҳурмузды ройманду фараҳманд. Тандурустӣ ва дарозумрии ҳама некону росткорон, ба вижа он ки барояш навишта мешавад.

I

Дар дидани Бобак Сосонро ба хоб ва додани духтари хеш бад-ӯ

Ба Корномаи Ардашери Бобакон чунин навишта шуда, ки пас аз марги Искандари Румӣ Эронشاҳро 240 кадхудой² буд. Исфаҳону Порс ва навоҳии наздики он ба дasti Ардавон солор буд. Бобак марзбону шаҳриёри Порс ва аз гумоштаи Ардавон буд. Ардавон ба Истаҳр менишаст. Ва Бобакро ҳеч фарзанди номбардор набуд. Сосон шубони Бобак буд ва ҳамвора бо гӯсфандон ва аз нажоди Дорой Дороён. Ва дар фармонравоии Искандар ба гурезу ниҳон буд ва бо шубонони курд бирафт. Бобак намедонист, ки Сосон аз нажоди Дорой Дороён будааст.

Бобак шабе ба хоб дид, ки чӣ гуна хуршед аз сари Сосон битобад ва ҳама ҷаҳон рӯшной кунад. Дудигар шаб чунин дид, ки чӣ гуна Сосон ба пиле оростай сафед нишаста ва ҳар ки дар қишваранд, перомуни Сосон истода ва бад-ӯ намоз баранд ва ситоиш оғаринаш кунанд. Седигар шаб низ чунин дид, ки чӣ гуна Отаси Фарнбай ва Гушнаспу Бурзен-Миҳр ба хонаи Сосон ҳаме фурӯзанд ва рӯшноӣ ба ҳама ҷаҳон ҳаме диҳанд.

Бобак чун ин дид, таачҷӯб кард. Ӯ доноёну хобгузоронро ба пеш хост ва он хоб, ки ҳар се шаб дида буд, пеши эшон боз гуфт.

Хобгузорон гуфтанд, ки он ки ин хоб дидашт, ӯ ё аз фарзандони он мард касе ба подшоҳии ҷаҳон расад, чи хуршеду пили оростай сафед чирагиву тавоноиву пирузӣ ва Отаси Фарнбай диндониши мөхмардону мугмардон ва Отаси Гушнасп артишдорону сипоҳбадон ва Отаси Бурзен-Миҳр шубонону барзгарони ҷаҳонанд. Ва ҳама ин подшоҳӣ ба он мард ва ё фарзандони он мард расад.

Бобак чун он сухан бишнид, кас фиристод ва Сосонро ба пеш хосту пурсидаш, ки ту аз қадом гуҳару нажодӣ? Аз падарону ниёғони ту касе подшоҳиву сардорӣ карда? Сосон аз Бобак

пуштибониву зинхор хост, ки газанду зиёнам макун! Бобак пазируфт ва Сосон рози хеш, чунон ки буд, пеши Бобак гуфт.

Бобак шод шуд ва фармуд, ки тан ба обзан (ҳаммом) кун. Ва фармуд, то як даста чомаву мӯзай шоҳвор оварданд ва ба Сосон доданд, ки бипӯшад. Сосон чунин кард. Ва Бобак Сосонро фармуд, ки чанд рӯзе ба хӯришу дорои некӯ ва сазовор парвариш ёбад. Пас ў духтари хеш ба занӣ додаш.

II

Дар зода шудани Ардашери Бобакон ва чигунагии ў бо Ардавон дар нахчиргоҳ

Сарнавишт бояд буда, ки дарҳол он дұхтар обистан шуду Ардашерро бизод. Бобак чун танумандиву ҷобукии Ардашер бидид, донист, ки он хоб, ки дида буд, рост будааст. Ва ў Ардашерро ба фарзандӣ пазируфт, гиромӣ дошту парвардаш. Чун ба синну ҳангоми фарҳанг расид, ба дабириву аспсаворӣ ва дигар ҳунарҳо чунон парвариш ёфт, ки дар Порс номӣ шуд. Чун Ардашер ба синни шонздаҳсолагӣ расид, ба Ардавон оғаҳӣ омад, ки Бобакро писарест ба фарҳанг ва аспсаворӣ варзидау шоиста. Ва ў ба Бобак нома кард, ки мо шунидем, ки Шуморо писарест ба фарҳанг ва аспсаворӣ басе варзида. Орзуи мост, ки ўро ба даргоҳи мо фиристӣ ва назди мо ояд, то бо фарзандону шоҳзодагон бошад ва ўро ба фарҳанг, ки ҳасташ, подош фармоем.

Бобак чун аз он ки Ардавон комгортар буд, дигар чора кардан ва он фармон рад кардан натавонист. Ў дар ҳол Ардашерро биорост ва бо даҳ бандаву басе чизҳои сазовору ачиб ба пеши Ардавон фиристод.

Ардавон чун Ардашерро дид, шод шуд ва гиромӣ дошташ. Фармуд, ки ҳар рӯз бо фарзандону шоҳзодагони вай ба нахчиру ҷавгон шавад. Ардашер чунин кард. Ба хости Яздон дар ҷавгону аспсавориву шатранҷу нард ва дигар ҳунарҳо аз ҳама эшон чираву набардозмуда буд.

Рӯзе Ардавон бо саворону Ардашер ба нахчири шуда буд. Гӯре дар дашт бигзашт ва Ардашеру писари меҳтари Ардавон аз паси он гӯр битоҳтанд. Ардашер дар расид ва тире ба гӯр чунон зад, ки гӯр ба ҷой бимурд. Ардавону саворон расиданд ва чун ин заниш³ бад-ин оин диданд, тааҷҷуб карданд. Пурсиданд, ки инро кӣ кард? Ардашер гуфт, ки ман кардам. Писари Ардавон гуфт, ки не, ман кардам. Ардашер ҳашм гирифт ва ў ба писари Ардавон гуфт, ки ҳунару мардонагӣ ба ситамгариву бешармӣ ва

дурӯгу бедодгарӣ ба хештан кардан натавон. Ин дашт накуст ва гӯр бисёр, ману ту дубора озмоиш кунем ва некӯиву далериву чобукӣ аз худ падид оварем.

Ардавон аз ин таачҷуб кард ва пас аз он Ардашерро нагузошт бар асп нишинад. Ў Ардашерро ба оҳури сутурун фиристод ва фармуд, ки нигар, то шабу рӯз аз наздики сутурун ба нахчиру чавгон ва фарҳангистон нашавӣ! Ардашер донист, ки Ардавон ин аз рашку бадкомӣ гӯяд.

Ва ў андар замон достон чунон буд, нома ба Бобак навишт. Бобак чун нома бидид, андӯхгин шуд ва дар посух, ки ба Ардашер кард, навишт, ки ту нодонӣ кардӣ, чун ба чизе, ки аз он зиён нашояд будан. Бо бузургон ситеза бурдӣ ва сухан бо овози дурушт бад-ӯ гуфтий. Акнун тавба гӯй ба гуноҳ, ба дуoi патитӣ⁴. Бидон чун доноён гуфтаанд, ки душман ба душман он натавонад кард, ки марди нодонро аз кирдори хеш расадаш. Инро низ гуфтаанд, ки аз он кас, ки ҷуз вай натавонӣ, мустаманд мабош. Ва ту худ донӣ, ки Ардавон бар ману ту ва бас мардумони ҷаҳон ба тану ҷон ва дороӣ подшоҳест комронтар. Акнун андарзи ман ба ту, саҳттар, ин аст, ки ягонагиву фармонбардорӣ кун ва шукӯхи хеш ба нобудӣ маспор!

III

Дар фирефта шудани канизаки Ардавон бар Ардашер ва гурехтани Ардашер бо он канизак ба сӯй Порс

Ардавонро канизаке буд шоиста, ки ўро аз дигар канизакон арҷмандтару гиромитар дошт ва ҳар парасторӣ, ки Ардавонро буд, он канизак мекард.

Чун рӯзе Ардашер ба сутургоҳ нишаста танбур мезад ва сурудхониву ҳуррамӣ мекард, ў Ардашерро дида шефта гашт. Пас аз он бо Ардашер дӯстӣ ва ҳушиӣ мекард. Пайваста ҳар шаб чун Ардавони баргаштабаҳт меҳуфт, он канизак пинҳонӣ ба назди Ардашер мешуд ва то наздики бомдод бо Ардашер мебуд ва пас боз ба пеши Ардавон меомад.

Рӯзе Ардавон доноёну ахтаршуморони дарборро ба пеш хосту пурсид, ки чӣ мебинед аз хусуси Ҳафтону Дувоздаҳон ва истодану рафтани ситорагон ва аз хусуси замони шоҳони ҳар қишвар ва ҷигунағии мардумони ҷаҳон ва аз хусуси ману фарзандону мардони мо. Арҳаршуморон солор дар посух гуфт, ки Дувоздаҳон афтода ва ситораи Ҳурмузд⁵ боз аз ҳама боло омада ва вай аз Баҳрому⁶ Аноҳид⁷ ба сӯи Ҳафтуринг⁸ ва Шераҳтар⁹ наздик шуда ва ба Ҳурмузд ёрӣ диханд. Чунин

намояд, ки солоре ва ё подшохе нав ба пайдоӣ ояд ва басе фармонравоёнро бикушаду ҷаҳон боз ба шоҳии ягона оварад. Сардори дигаре аз эшон низ пеш омаду гуфт, ки чунин пайдост, ки ҳар марди бандae, ки аз имрӯz то се rӯz аз назди худованди хеш бигрезад, ба бузургиву подшоҳӣ расад ва бар худованди хеш комрону пирӯзгар бувад.

Канизак он сухан, ки ба Ардавон гуфтанд, шаб чун назди Ардашер омад, пеши Ардашер боз гуфт. Ардашер чун он сухан бишнид, аз он ҷой андеша ба ғурехтан ниҳод. Ӯ ба канизак гуфт, ки агар туро андеша бо ман росту ягона аст, пас дар ин се rӯzi баргузida, ки доноёну ахтаршуморон гуфтаанд: ҳар ки аз назди худованди хеш бигрезад, ба бузургиву подшоҳӣ расад, омода бош биравем, то ҷаҳон бигирем. Агар яздонфарри Эронشاҳр ба ёрии мо расад, раҳо ёбем ва ба накӯиву ҳуррамӣ расем. Ва чунон қунам, ки аз ту фарруҳтар дар ҷаҳон кас набувад. Канизак пазируфт ва гуфт, ки пазирам ва ҳар ҷй ту фармой, чунин қунам. Чун наздики бомдод буд, канизак аз ҷои хеш ба назди Ардавон шуд. Шаб чун Ардавон ҳуфта буд, аз ғанчи Ардавон шамшери ҳиндиву зини заррин ва камарбанде бо нишони сари меш ва қулоҳи заррину ҷоми заррин бо басе гуҳару дираму динор ва ҷавшану зинафзори оростай бисёр ва басе ҷизҳои дигар ситонду ба пеши Ардашер овард.

Ардашер ду асп аз борагони Ардавонро, ки rӯze ҳафтод фарсанг мерафтанд, зин кард, бар яке ҳуд ва бар дигар канизак нишасти ва роҳ ба Порс гирифту ба шитоб ҳаме рафт.

Чунин ғӯянд, ки шаб ба дехе омад. Ардашер тарсид, ки мабодо мардуми дех бинанду шиносанд ва гирифтор қунанд, на аз дех, аз қанори дех бигзашт. Ӯ омад ду зан нишаста дид. Он занон бонг карданд, ки матарс Ардашери қайи Бобакон аз наҳоди Сосону пайванди Дорошоҳ. Чун ки аз ҳар бад бирастӣ ва қасе туро натавонд гирифтанд ва туро подшоҳии Эронشاҳр бисёр сол бояд кардан. Биштоб ба дарё ва чун дарё ба ҷашм бубинед, ҳеч мапоед. Чун ҷашмат ба дарё афтад, бебим бошӣ. Ардашер ҳуррам шуд ва аз он ҷой бошитоб бирафт.

IV

Дар огоҳ шудани Ардавон аз ғурехтани Ардашер бо канизак ва шитофтани ӯ аз паси эшон

Чун rӯz шуд, Ардавон канизакро хост, лек канизак дар ҷой набуд. Сутурбон омад ва ба Ардавон гуфт, ки Ардашер бо ду аспи шумо дар ҷой нест. Ардавон донист, ки канизаки ӯ бо

Ардашер гурехтааст. Ва чун огохъ аз ганц бишнид, ошуфта шуд ва ў ахтаршуморон солорро бихосту гуфт, ки зуд бош ва бингар, то он гунахгор бо он нопоки фосиқ кучо шуд ва кай шояд гирифтан.

Ахтаршуморон солор тақвим гирифт ва дар посух ба Ардавон гуфт, ки Моҳ аз Кевон¹⁰ ва Бахром рафта ва бо Хурмузду Тир¹¹ пайваста ва фармонравой миёни осмон бар партави Михр истодааст. Ва чунин пайдост, ки Ардашер гурехта ва ўро рӯй ба суи Порс аст. Агар то се рӯз гирифтан нашояд, пас аз он гирифтан натавон.

Ардавон дарҳол сипохе чаҳор ҳазор биорост ва роҳ ба Порс паи Ардашер гирифт. Чун нимрӯз буд, ба ҷое расид, ки роҳи Порс аз он ҷой мегузашт. Ўпурсид, ки он ду савор, ки ба ин сӯй омаданд, кай гузаштанд? Мардум гуфтанд, ки бомдод чун хуршед тег бароварда буд, чун боди бузург бигузашганд ва аз паси эшон баррае бас нерӯманд ҳаме давид, ки аз он накӯтар будан нашояд. Бидонем, ки то кунун бисёр фарсанг замин рафтаанд ва шумо гирифтан натавонед. Ардавон ҳеч намонд ва биштофт.

Чун ба ҷое омад, аз мардуми он пурсид, ки он ду савор чӣ гоҳ бигзаштанд? Эшон гуфтанд, ки нимрӯз буд чун боди бузург ҳамерафтанд ва ҳамвора бо эшон баррае низ мерафт. Ардавон таачҷуб кард ва гуфт, ки нигар! Савори дугонаро донем, аммо он барра чӣ шояд будан? Ва ўз дастур пурсид. Дастур гуфт, ки он фарри подшоҳист, ки ҳанӯз ба ўнарасида. Бояд зуд савор шавем ва шояд пеш аз он ки он фарр бад-ӯ расад, битвонем гирифтан. Ардавон бо саворон зуд биштофт.

Рӯзи дигар 70 фарсанг рафтанд ва ононро гурӯхи корвоне пеш омад. Ардавон аз эшон пурсид, ки он ду саворро дар кучо дидед? Эшон гуфтанд, ки миёни шумову онон 21 фарсанг замин аст. Моро чунин намуд, ки бо яке аз он саворон баррае бас бузургу чобук ба асп нишаста буд. Ардавон аз дастур пурсид, ки он барра бо ў ба асп чиро намояд. Дастур гуфт: Ҷовидон бодо! Ба Ардашер фарри каён расид ва ба ҳеч ҷора ўро гирифтан натавон. Пас хештану саворон ранҷ мадиҳед ва аспон маранҷонеду табоҳ макунед. Ҷораи Ардашер аз дигар роҳ бихоҳед.

V

Дар фиристодани Ардавон писари хешро бо сипоҳ ба Порс ба гирифтани Ардашер

Ардавон чун бишнид, боз гашт ва ба чои нишасти хеш омад. Пас аз он сипоҳу фунд¹² ороста бо писари хеш ба Порс ба гирифтани Ардашер фиристод. Ардашер роҳ аз канори дарё гирифт. Чун мерафт, чанд мард аз мардумони Порс, ки аз Ардавон озурда буданд, дорой ва тани хеш пеши Ардашер доштанд ва ягонагиву фармонбардорӣ падид оварданд.

VI

Дар ёрӣ додани Буног ба Ардашер

Чун ба чое, ки Ромиши-Ардашер хонанд, расид, марде бузургманиш Буног ном аз Исфаҳон, ки аз дасти Ардавон гурехта буд, он чо макон дошт, худ бо шаш писару бас сипоҳу фунд ба назди Ардашер омад. Ардашер аз Буног метарсид, ки мабодо гирадам ва ба Ардавон супорад. Пас Буног ба пеши Ардашер омад ва савганд хӯрду паймон кард, ки то зиндаам, худ бо фарзандон фармонбардорӣ ту бошам. Ардашер хуррам шуд ва он чо рустоеро, ки Ром-Ардашер хонанд, фармуд бунёд кардан. Ў Буногро бо саворон он чой гузошт, худ ба канори дарё рафт. Чун дарё ба чашм дид, сипоси Яздон ба чой овард ва дар он чой рустоеро Бухт-Ардашер ном ниҳод ва фармуд даҳ оташи Вараҳрон ба назди дарё нишонанд. Ва аз он чой боз ба наздики Буногу саворон омад.

VII

Дар корзори Ардашер бо Ардавон ва ба занӣ гирифтани духтари Ардавон

Ардашер сипоҳ ороста ба даргоҳи оташи Фарнбаи накӯкор шуд ва аз ӯ барор хосту ба корзори Ардавон омад. Он ҳама сипоҳи Ардавон бикушт, дорой ва сутуру сомони дигар аз вай бистонду худ ба Истаҳр макон гирифт. Аз Кирмону Макрону Порс, аз ҳар сӯй сипоҳи бас бешумор гирд кард ва ба корзори Ардавон омад. Чаҳор моҳ ҳар рӯз бас корзору куштор буд.

Ардавон аз ҳар вилоят, чун аз Райу Дамованду Делмону Падишхоргар сипоҳу нерӯ хост. Аз он ки фарри кайон бо Ардашер буд, Ардашер пирузӣ ёфт. Ў Ардавонро бикушт ва

ҳама дорой ба дasti Ардашер омад ва духтари Ардавонро ба занй гирифт. Боз ба Порс омад ва шахристонero, ки Ардашер-хварра хонанд, бунёд кард. Ва ў дарёе бузург канду оби чахор чўй аз он баровард ва оташ бар он чой нишонду кўхи бузургеро канда, рўди Ровак аз он равон кард. Бас деху мулк обод кард ва отashi Вараҳрон дар он фармуд нишондан.

VIII

Дар корзори Ардашер бо қурдон ва табоҳ шудани ў

Пас аз он сипоҳу ғунди зўровар бо ҳам кард ва ба корзори Модигшоҳи қурдон рафт. Басе корзору хунрезӣ шуд ва сипоҳи Ардашер сутӯҳ гардид. Ардашер бо сипоҳи хеш дар биёбон шуд ва шаб ба биёбоне омад, ки онро ҳеч обу гиёҳ набуд. Худ бо саворону сутурон ҳама ба гуруsnагиву ташнагӣ омаданд.

Ўаз дур отashi шубонон бидид ва ба он чой рафт. Он чо мардони пире дид, ки бо гўсфандон ба дашту кўҳ буданд. Ардашер он шаб он чо шуд ва рўзи дигар аз эшон роҳ пурсиd. Эшон гуфтанд, ки аз ин чо се фарсанг рустоест ободон ва пурмардуму бисёр борифоҳ.

Ардашер ба он дех шуд, мардеро фиристод ва саворони хеш ба даргоҳ хост. Сипоҳи Модигон пиндошт, ки акнун аз Ардашер бебим ҳастем. Чун ки ў ба сутухӣ боз ба Порс шуд.

IX

Дар шабоҳун карданӣ ў бар сари қурдон ва сутухидани эшон

Ардашер чахор ҳазор мардро ороста бар эшон битоҳт ва шабоҳун карду аз қурдон ҳазор мардро бикушт. Дигаронро захмӣ ва дастгир кард ва аз қурдоншоҳ бо писарону бародарон ва фарзандон басе ганчу дорой ба Порс фиристод.

X

Дар разми Ардашер бо Ҳафтувод ва сутӯҳии Ардашер

Дар роҳ сипоҳи Ҳафтуводи худованди Кирм ўро саркӯб ва он ҳама ганчу дороиву бор аз саворони Ардашер бистонд ва ба Кулорон - мулки Кулор, он чой, ки Кирм нишемангоҳ дошт, овард.

Ардашер дар он андеша буд, ки ба Арманистону Озарбодагон равад, чунки Шахгирди Шахрзуриг бо басе сипоху гунд аз он канори Шахрзуриг паймон баста, ба фармонбардории ўомада буд. Аммо чун Ардашер ситамгариву гунахгории Ҳафтубод ва писаронашро ба сипохи хеш шунид, дар андешаи он шуд, ки нахуст кори Порс бояд саранҷом кард ва аз душманон бояд бегумон шуд ва пас ба шаҳри дигар пардохт. Акнун бо он бут, ки ба Кулорон чунин чиру ситамгар буд, панҷ ҳазор сипох ба канори марзу буми Синду Мукрон ва назди баҳр фиристода буд. Сипоху гунди Ардашер аз атроф боз ба Ардашерхвара омад. Ҳафтубод ҳама сипохи хеш боз ба даргоҳ хост.

Ардашер сипоҳе бисёр бо сипоҳбадон ба корзори Кирм равон кард. Ёрони Кирм ҳама ганҷу дорой ва борро ба сангари дизи Кулорон ниҳода, худ дар кӯҳҳо ва ҷойҳои шикофта пинҳон шуданд. Саворони Ардашерро аз ин оғаҳӣ набуд, ба буни дизи Кулор омаданд ва дизро ихота карданд. Чун шаб шуд сипохи Кирм ба эшон бизад ва шабоҳун кард ва аз саворони Ардашер бисёр қасро бикушт, аспу силоҳ ва зинафзору дороиву бор аз эшон ситонда, дигаронро масҳараву бараҳна ба пеши Ардашер боз фиристод.

Ардашер чун он бидид, хеле ошуфта гашт ва аз шаҳр-шаҳр ва ҷой-ҷой ба даргоҳ сипоҳ хост ва худ бо сипохи бисёре ба корзори Кирм рафт. Чун ба дизи Кулор омад, сипохи Кирм ҳама дар диз нишаста буд. Ардашер перомуни диз биншаст.

Ҳафтубоди худованди Кирм ҳафт писар дошт. Ҳар писарро бо ҳазор мард ба шаҳрҳо гумошта буд. Он гоҳ писаре, ки дар Эраҳистон буд, бо бисёр сипоҳ аз тозиёну мисриён аз баҳр гузашт ва бо Ардашер дар набард шуд. Сипохи Кирм, ки дар диз буд, ҳама ба берун омад ва бо саворони Ардашер набард ва корзору ҷонсупориҳои саҳт кард. Аз ҳар ду сӯй бисёр қушта шуд. Сипохи Кирм берун омад ва роҳу гузар чунон бигирифт, ки ҳеч кас аз сипоҳиёни Ардашер берун шудан ва ҳӯроки хешу сутурон овардан натавонист. Аз ҳар ду сӯй мардумону сутурон ҳама ба ниёzmanдиву бечорагӣ омаданд.

XI

Дар паймон шикастани Мехраки Анӯшакзодон бо Ардашер

Чун Мехраки Анӯшакзодон аз Порс шунид, ки Ардашер ба даргоҳи Кирм гирифтор шуда ва ба сипохи Кирм пирузӣ наёфт, сипоху гунд ороста, ба ҷойгоҳи Ардашер рафт ва дороиву

ганчи Ардашер бибурд. Чун Ардашер паймоншиканий Мехраку дигар мардумони Порс бишнид, дар он андеша шуд, ки ба набарди Кирм бояд пардохт ва пас ба набарду корзори Мехрак шуд. Ўз боз ҳама сипоҳ ба даргоҳ хост, бо сипоҳбадон дар машвара шуд ва чораи начоти хеш ва сипоҳ андешид. Пас аз он ба чошт ҳурдан нишастан. Андар замон тире чубин аз диз фуруд омад ва то пар ба барра, ки дар хон буд, фуру нишастан. Ба тир чунин навишта шуда буд, ки ин тирро саворони худованди пирӯzmanди Кирм андохтаанд. Мо набояд марде бузург чун шуморо бикушем, тир ба ин барра задем.

XII

Дар огоҳ шудани Ардашер аз кори Кирм ва чора намудани ў Кирмро

Ардашер чун бад-ин оин дид, сипоҳ аз он ҷой биканду бирафт. Сипоҳи Кирм аз паси Ардашер шитофт ва дар тангҷое бар эшон чунон кард, ки сипоҳи Ардашер гузаштан натавонист ва Ардашер худ танҳо ба канори дарё шуд.

Чунин гӯянд, ки фарри каён, ки дур буд, андар замон пеши Ардашер истод ва андак-андак мерафт, то он ки Ардашер аз он ҷои бадгузар аз дasti душманон бегазанд берун омада, ба дехе, ки Монд хонанд, расид. Шаб ба хонаи ду бародар, ки якеро Бурзу якеро Бурзодур ном буд, омад ва ба онон гуфт, ки ман аз саворони Ардашерам, ки аз корзори Кирм ба сутӯҳ омадаам. Имрӯз паноҳоҳ бифармоедам додан, то аз сипоҳи Ардашер огоҳӣ ояд, ки ба қадом сарзамин афтодаанд. Эшон бо басе ошуфтагӣ ба Ардашер гуфтанд, ки нафрин бод ба рӯҳи бадкирдори бедин, ки ин бутпарастро чунин чираву тавоно кард, ки ҳама мардуми атрофро аз дини Ҳурмузду амаҳраспандон гумроҳ кард ва подшоҳе бузург, марде чун Ардашерро низ бо сипоҳаш аз дasti он душманони дурӯғманиш – бутпарастон сар ба сутӯҳӣ овард.

Онон аспи Ардашерро гирифтанд, ба сарой бурданд ва ба охур бастанд, некӯ ҷаву коҳу юнча доданд ва Ардашерро ба нишастигоҳу ҷои писандида бурда нишонданд. Ардашер бас андӯҳгин буд ва пайваста меандешид. Онҳо дуо карданд, аз Ардашер хостанд, ки дуо куну ҳӯриш бихӯр ва андӯҳу тимор мадор, чун ки Ҳурмузду амаҳраспандон ҷораи ин чиз бихоҳанд ва ин балоро чунин нагузоранд. Чун ки аз ситамгарии Захҳоку Афросиёби Тур ва Искандари Румӣ низ Яздон хуш набуд ва эшонро аз шӯҳрати фарри хеш чунон нобинову нопойдор кард,

ки чаҳон ошност. Ардашерро ба он сухан пиндор хуш шуд, дуо карду хўриш хўрд. Эшонро май набуд, обчав пеш оварданд ва ситоиши додаи офаридағор карданд. Ардашер ба некиву диндустӣ ва ягонагиву фармонбардории онон бегумон шуд ва рози хеш ба Бурзу Бурзодур ошкор соҳт ва гуфт, ки ман худ Ардашерам. Акнун бубинед, ки чораи ин Кирм ва ёрони ў чӣ гуна бояд хост? Эшон дар посух гуфтанд, ки агар моро тану чон ва ганчу дороиву зану фарзанд ба ёди шумо – шоҳони Эроншаҳр супурдан бояд, биспорем. Мо медонем, ки чораи ин бадзод чунин бояд хост, ки ту худро чун марди бетона ороста кунӣ ва ба гузари буни диз хештан ба бандагиву парастиши ў супорӣ ва ду марди шогирди диногоҳро низ ба он чой бибарӣ ва пинҳонӣ парастишу ситоиши Яздону амаҳраспандон ба чой орӣ. Чун ҳангоми хўрок хўрдани он Кирм шуд, чунон кунӣ, ки он миси гудохта, ки бо худ дорӣ ба даҳони он бадкирдор бирезӣ, то бимирад. Он рӯхи бадро бо парастишу ситоиши Яздон шояд куштан. Ардашер он сухан писандиду некӯ дошт ва ба Бурзу Бурзодур гуфт, ки ман ин кор бо ёрии шумо тавонам кардан. Онҳо гуфтанд, ки ҳар кор, ки шумо фармоед, тану чон супорем.

XIII

Дар куштани Ардашер Мехраки Нӯшзодонро ва машвара бо Бурзу Бурзодур ва куштани ў Кирми Ҳафтубодро

Ардашер аз он чой боз ба Ардашерхвара омад ва бо Мехраки Анӯшакзодон корзор карду Мехракро бикушт ва шахру ҷову ганчу дорӣ ҳама аз хеш кард. Пас барои бо Кирм корзор кардан кас фиристод. Бурзу Бурзодурро ба пеш хост ва ба эшон машвара кард. Бас дираму динор ва пушок бо худ гирифт ва хештан бо ҷомаи хуросонӣ ороста дошту бо Бурзу Бурзодур ба наздики дизи Кулор омад ва гуфт, ки ман марде хуросониам ва аз ин шоҳи пирӯzmanд иҷоза меҳоҳам, ки ба даргоҳи ў ба парастиш биоям.

Бутпарастон Ардашерро бо он ду мард пазируфта, ба хонаи Кирм чой карданд.

Бад-ин оин Ардашер се рӯз парастишу фармонбардории Кирм ба чой овард ва он дираму динору ҷомаро ба парастандагони ў дод. Чунон кард, ки ҳар ки дар он диз буд, аҷаб дошту оғаринаш кард. Пас Ардашер гуфт, ки беҳтар бувад, то Кирмро се рӯз аз дasti худ хўрок дихам. Парастандагону хидматгорон пазируфтанд. Ардашер кас фиристод ва сипоҳе аз ҷаҳорсад марди ҳунарманду ҷонсупор ба даври он чой ва ба кӯҳу

чойхон шикофта фармуд, то пинҳон кунанд. Ҳамчунин фармуд, ки рӯзи осмон (27-уми моҳ) чун аз дизи Кирм дуд бинед, чобукиву ҳунармандӣ ба кор баред ва ба буни диз биёед. Ҳуд он рӯз миси гудохта дошт. Бурзу Бурзодур параваши ситоиши Яздон карданд. Ҳангоми хӯриш шуд, Кирм чун ҳар рӯза бонг кард. Ардашер пеш аз он бутпарастону хидматгоронро ба чошт масти бехуд карда буд ва худ бо чокарони хеш ба пеши Кирм шуд ва он хуни гову гӯсфанд, ки ҳар рӯз медоданд, пеши Кирм бурд ва чун Кирм даҳон боз дошт, то хун бихӯрад, Ардашер миси гудохта ба даҳони Кирм фурӯ рехт. Чун мис ба тани Кирм расид, ба ду бишкофт. Аз ў чунон бонг баромад, ки мардумони диз ҳама он ҷо омаданд ва дар диз ошӯб афтод. Ардашер даст ба сипару шамшер зад ва дар он диз задану куштори гарон кард. Фармуд, ки оташ кунед, то дуд ба он саворон падидор шавад. Чокарон чунин карданд. Савороне, ки дар қӯҳ буданд, чун дуд дар диз диданд, ба буни диз битохтанд ва ба ёрии Ардашер омаданд. Ба дари диз расиданду бонг карданд, ки пирӯз бод Ардашери шоҳаншоҳи Бобакон, ки шамшер ба кор бурдааст. Мардумони диз ҳар ҷӣ буданд, кушта шуданд ва ё ҳангоми шитобу корзор аз диз партофта шуданд ва дигарон зинҳор хоста ба бандагиву фармонбардорӣ омаданд.

Ардашер фармуд, то дизро кананд ва вайрон кунанд. Ў он ҷо рустое, ки Кулорон хонанд, бунёд кард ва оташи Вараҳрон дар он ҷой биншонд ва ганчу дороиву зару сим аз он диз ба ҳазор уштур бор кард ва ба Дубор фиристод. Бурзу Бурзодурро баҳраву подоши бузург ба оини садоқат баҳшид ва дар он ҷо рустоero низ ба фармонравоии онон дод. Пас аз он ки Ардашер Кирмро кушг, боз ба Гур омад ва сипоҳу ғунд ба Кирмон ба корзори боризон фиристод.

XIV

Дар чигунагии Ардашер бо духтари Ардавон ва заҳр додани ў ба Ардашер

Ардашер ду писари Ардавонро ба хештан дошт ва дуи дигар ба гурез назди шоҳи Кобул рафта буданд. Онҳо ба ҳоҳари хеш, ки зани Ардашер буд, нома навишта пайғом фиристоданд, ки рост аст, ки шумо занонро гӯянд. Чун ту марги хешовандону најоди хеш, ки ин гунахгори душмани Яздон носазо ба марг бикушт, фаромӯш кардӣ. Туро меҳр ба он бародарони мустаманд, ки ба озору саҳтий ва биму тарсу нанг овора ба шаҳри дигарон гирифткоранд ва он ду бародари бадбаҳти ту, ки ин

паймоншикан ба банди зиндон ба ҹазо фиристод ва гирифтори марганд, нест. Ва ту ҳамаро аз ёд бурдй ва ба он паймоншикан ҳампиндор гаштй ва туро ҳеч тимору андӯхи эшон ва мо нест. Мабод он ки пас аз имрӯз ба зане дар ҹаҳон беандоза бовар қунад.

Акнун, агар туро каме меҳри мо бувад, чораи мо бихоҳ ва кини падару хешовандон ва гүҳари хеш фаромӯш макун. Ин заҳр, ки мо бо марди бегумони хеш назди Шумо фиристодаем, аз он мард бигир ва агар тавонӣ пеш аз ҳӯрок ба он гунахгори паймоншикан бидех, то дар ҳол бимирад ва ту он ҳар ду бародари бастаро аз банд раҳо қунӣ ва мо низ ба шаҳру буму ҷои хеш боз оем ва равони ту биҳиштй шавад. Ва бо ин ту номи ҷовидона ба хештан карда бошӣ ва дигар занони ҹаҳон аз кирдори некӣ ту номитару гиромитар шаванд.

Духтари Ардавон чун он нома бад-ин оин бидид ва он заҳрро, ки барояш фиристода буданд, андешид, ки чунин бояд кард ва он ҷаҳор бародари бадбаҳт аз банд раҳо бояд соҳт.

Рӯзе Ардашер аз нахчир гуруснаву ташна ба хона омад. Ӯ дуюи пеш аз ҳӯрок кард ва духтар он заҳр бо писту¹¹ шир омехт ва ба дasti Ардашер дод, ки пеш аз дигар ҳӯрданиҳо бифармой ҳӯрдан, чун ба гармиву ҳасгагӣ некӯ бувад. Ардашер гирифту ҳӯрдан хост. Чунин гӯянд, ки оташи нерӯманди Фарнбай пирӯзгар чун ҳурӯси сурх париду пар ба пист зад ва он ҷом бо пист аз дasti Ардашер бар замин афтод. Ардашер ва он зан ҳар ду чун ин диданд, мот бимонданд. Гурбаву саг, ки дар хона буданд, он ҳӯрок ҳӯрданд, ба ҷой бимурданд. Ардашер донист, ки он заҳр буд, ки ба қуштани вай ороста шуда.

Андар замон мӯбади мӯбадонро ба пеш хост ва пурсид, ки ҳирбад! Он ки ба ҷони подшоҳон қасад кард, ба ҷӣ доредаш? Ҷӣ бояд кардаш? Мӯбади мӯбадон гуфт, ки ҷовидон бодову комрон! Он ки ба ҷони подшоҳон қасад кард, сазовори марг аст. Ардашер фармуд, ки ин нопоки ҷодуи девзодро ба оҳури аспон бибар ва қуштан фармой! Мӯбади мӯбадон дasti зан бигирифт ва берун рафт. Зан гуфт, ки имрӯз ҳафт моҳ аст, ки обистанам. Ардашерро огоҳ қунед. Чун ки агар ман сазовори маргам, ин фарзанд, ки дар шикам дорам, сазовор ба марг набояд дошт. Мӯбади мӯбадон чун ин сухан бишнид, баргашт ва боз ба пеши Ардашер рафту гуфт, ки ҷовидон бодо! Ин зан обистан аст. Замон бипой, то он ғоҳ ки бизояд, дар гайри он қуштан нашояд. Чи агар ӯ сазовор ба марг аст, он фарзанд, ки аз пушти Шумо ҳудованд дар шикам дорад, сазовор ба марг набояд дошт ва бикушташ. Ардашер, ки дар ҳашм буд, гуфт: ҳеч замон мапой ва ӯро бикуш!

Мӯбади мӯбадон донист, ки Ардашер бас дар хашм аст ва пас аз он ба пушаймонӣ расад. Вай он занро накушт ва ўро ба хонаи худ бурду пинҳон кард. Ба зани худ гуфт, ки ин занро гиромӣ дор ва ба касе чизе магӣ.

XV

Дар зода шудани Шопур аз духтари Ардавон ва огоҳ шудани Ардашер пас аз ҳафт сол ва ўро шинохтани вай

Чун замони зодан фаро расид, ў писаре некӯ бизод. Ўро Шопур ном ниҳод ва бипарвардаш, то ки ба синни ҳафтсолагӣ расид. Ардашер рӯзе ба нах chir шуд ва асп ба сӯи гӯри мода ронд, гӯри нар ба теги Ардашер омад ва гури модаро раҳо карду хештан ба марг супурд. Ардашер он гӯр бигзошту ба сӯи бачаи гӯр афканд. Гӯри мода чун дид, ки савор асп ба бача афганд, омаду бачаро раҳо кард ва хештан ба марг супурд. Ардашер чун ин бидид, дар ҷой бимонд ва дилаш сӯхту асп бигардонд. Ба худ андешид, ки вой бар мардумон бод! Ин ҷаҳорпоёни гунг низ бо нодониву безабонии хеш бо ҳамдигар чунон меҳр баста, ки ҷони худ барои зану фарзанд супоранд. Ў он фарзандро, ки он зан дар шикам дошт, ба ёд овард ва ба пушти асп истоду ба бонги баланд бигирист. Сипоҳбадону бузургон ва озодагону шоҳзодагон чун ин бидиданд, дар шигифт монданд ва ҳама ба пеши мӯбади мӯбадон шуданд. Гуфтанд, ки ин ҷӣ буда, ки бар тани Ардашер афсурдагиву ранҷу андӯҳ расида ва ҷаро бигирияд? Мӯбадон мӯбаду эронсилоҳад ва пуштибонон солору меҳтари дабирон ва андарзбади¹⁴ шоҳзодагон дар дарбор ба пеши Ардашер омаданд ва ба рӯй афтоданд, саҷда бурдану гуфтанд, ки ҷовидон бodo! Бад-ин ҳол хештан андӯҳгин ва ранҷу ғам ба дил кардан мафармоед. Агар коре пеш омада, ки мардумон ҷора кардан натавонанд, моро огоҳ қун, то ҷону тан ва ганҷу дороиву зану фарзанди хеш пеш дорем. Магар он газандест, ки ҷора кардан нашояд, хештан ва мо – мардумони кишварро андӯҳгин кардан мафармоед. Ардашер дар посух гуфт, ки маро то қунун бадбаҳтие пеш наомада буд, ба ҷуз имрӯз, ки дар дашт аз ҷаҳорпои гунгу ногӯёву нодон, ки худ бад-ин ҳол дидам, он зану он фарзандро бегуноҳ дар шиками модар то қунун дар ёд буд.

Аз қуштани онон дар андеша ва пушаймонам, ки ба ин ҷон гуноҳи гарон шояд буда бошад.

Мубади мӯбадон чун дид, ки Ардашер аз он кор ба пушаймонӣ омад, ба рӯй афтод ва гуфт, ки ҷовидон бodo! Ҷазои гунаҳгорону сазоворон ба марг ва ононе, ки аз фармони шоҳ сар

бипечанд, бифармоед ба ман кунанд. Ардашер гуфт, ки чаро чунин гүй? Туро гуноҳ чист? Мӯбадон мӯбад гуфт, ки он зану он фарзандро, ки шумо фармудед то бикушам, ман накуштам. Ў писаре зод, ки аз ҳар навзоду фарзандони шоҳон некӯтару шоистатар. Ардашер гуфт, ки чӣ мегӯй? Мубади мӯбадон гуфт, ки ҷовидон бодо! Чунин аст, чунон ки гуфтам. Ардашер фармуд, то даҳони мубади мӯбадон пур аз ёқути сурху марвориди шоҳвору гӯҳар кунанд.

Андар замон он кас, ки Шопурро ба он ҷой овард, омад. Ардашер чун Шопур фарзанди хешро дид, ба рӯй афтод ва ба Ҳурмузду амаҳраспандон ва фарри қаёну оташҳои шоҳи пирӯзгар бас сипос ба ҷой овард ва гуфт, ки он ҷӣ ба ман пеш омад, ба ҳеч шоҳу соҳибишваре наомада. Пеш аз ҳазораи Сушянс растроҳезу ҷаҳони ҷовидонӣ буда, ки маро чунин фарзанде некӯ аз мурдагон боз омад. Пас фармуд, то дар он ҷой шаҳристонеро, ки Раҷ Шопур ҳонанд, бунёд карданд ва даҳ оташи Вараҳрон дар он ҷой нишонд ва бас ганҷу дороӣ ба даргоҳи оташкадаҳои шоҳ фиристод ва фармуд, ки кирдори нек ба ҷо оранд. Пас Ардашер ба атрофу акноф шуд ва корзору куштори зиёд бо шаҳриёрони Эронشاҳр кард. Ў ҳамвора вилоёtero ором мекард, ки вилоёте дигар саркашиву нофармонӣ мекард.

XVI

Дар пайгом фиристодани Ардашер ба кеди ҳиндӯ дар донистани анҷоми подшоҳии хеш ва посухи ў

Бад-он сабаб дар андӯҳ ва андеша буд, ки магар хости оғаридағор набуда, ки Эроншаҳро ба шоҳии ягона шояд овардан. Ва ў андешид, ки инро аз доноёну фарзонағон ва кедону пешгӯёну гайбгӯён бибояд пурсид. Агар чунин будӣ, ки шоҳии Эронشاҳр ба дasti мо нашояд тасхир кардан, пас бурдбор ва қонеъ бояд буд ва ба ин корзору хунрезӣ анҷом бояд дод ва худро аз ин ранҷу заҳмат осуда бояд соҳт. Ў мардеро аз наздикини хеш пеши кеди ҳиндувон фиристод, то дар оростани Эронشاҳр ба шоҳии ягона аз вай бипурсад. Чун фиристодаи Ардашер ба пеши кеди ҳиндувон расид, кед чун он мардро дид, пеш аз он ки он мард сухан гӯяд, вай гуфт, ки туро шоҳи порсиён ба ин кор фиристод, то бипурс, ки «шодии Эронشاҳр ба шоҳии ягона ба ман расад ё не?» Акнун боз гарду бирав ва посухи ман ба вай бигӯй, ки ин шоҳӣ аз ду нажод - яке аз ту ва яке аз Меҳраки Анӯшакзодон аст, ки таври дигар нашояд оростан. Ин мард ба пеши Ардашер пас омад ва аз дастури кеди ҳиндӯ боз

гуфт, ки Ардашер огох шуд. Ардашер чун он сухан бишнид, гуфт, ки он рӯз мабод, ки аз нажоди Мехраки бадравон касе ба Эронشاҳр комрон бувад. Чунки Мехраки бадгуҳару баднажод душмани ман буд ва фарзандони ў, ки ҳастанд, низ душмани фарзандони мананд. Агар ба нерӯмандӣ расанд, кини падар ҳоҳанд ва ба фарзандони ман зиён кунанд. Ардашер аз рӯи ҳашму кин ба ҷойгоҳи Мехрак рафт ва фармуд, то ҳама фарзандони Мехракро бикушанд, ки күштанд. Духтари Мехракро, ки сесола буд, доягон пинҳон ба берун оварданد ва ба марде барзгар супурданд, то бипарвард ва дӯсташ дошт. Барзгар чунин кард ва духтарро ба некӯй бипарвард. Соле чанд гузашт духтар ба синни булуғ расид, дар танумандӣ ва хусну ҷобукиву зӯру нерӯ чунон буд, ки аз ҳама занон беҳтару болотар.

XVII

Дар нахчир шудани Шопур ва дидани духтари Мехраки Анӯшакзодон ва ўро ба занӣ гирифтани вай

Сарнавишт ва гардиши замонро рӯзе Шопури Ардашерон ба он сарзамин омад ва ба нахчир шуд. Аз паси нахчир бо нуҳ савор ба дехе омад, ки он духтар он ҷо буд. Сарнавиштро духтар ба сари ҷоҳ буду об мекашонд ва ҷаҳорпойёро об медод. Барзгар ба коре рафта буд. Духтар чун Шопуру саворонро дид, аз ҷой барҳост ва саҷда бурду гуфт, ки хуш омадед! Дуруд бод! Бифармоед, биншинед! Ҷӣ ҷое хубу сояи дараҳтон хунук ва ҳаво гарм. То ман об қашам, ҳуд ва сутурун об ҳӯред. Шопур, ки аз ҳастагиву ғуруснагиву ташнагӣ дар ҳашм буд, ба духтар гуфт, ки эй ғоҳиши нопок, маро оби ту ба кор нест. Духтар озурда шуду ба гӯшае биншаст. Шопур ба саворон гуфт, ки сатил ба ҷоҳ афканеду об гиред, то дуо қунем ва сутурунро об дихед. Саворон чунин карданд, сатил ба ҷоҳ афканданд. Аз бузургии сатил, ки аз об пур шуд, боло қашида натавонистанд. Духтар аз гӯшае пайваста нигоҳ мекард. Чун Шопур дид, ки саворон сатилро аз ҷоҳ боло қашида натавонистанд, дар ҳашм шуд ва ба сари ҷоҳ рафту саворонро дашном доду гуфт, ки шуморо шарму нанг бод, ки аз зане нотавонтару беҳунартаред! Ў банд аз дasti саворон ситонд ва бо зӯр ба банд сатил аз ҷоҳ боло қашид. Ба зӯру ҳунару нерӯи Шопур духтар тааҷҷуб кард.

Чун духтар дид, ки вай ба зӯру ҳунару нерӯи хеш сатил аз ҷоҳ боло қашид, шитобон ба пеши Шопур омад, ба рӯй афтод ва оғарин карду гуфт, ки ҷовидон бodo, Шопури Ардашерон, беҳтарини мардон! Шопур бихандиду гуфт, ки ту ҷӣ гуна донистӣ,

ки ман Шопурам? Духтар гуфт, ки ман аз бисёр кас шунидаам, ки дар Эроншахр саворе нест ба зӯру нерӯ ва танумандиву шукӯҳ ва диданиву чобукӣ чун ту – Шопури Ардашерон. Шопур ба духтар гуфт, ки рост бигӯй, ки ту аз фарзандони кӣ ҳастӣ? Вай гуфт, ки ман духтари ин барзгарам, ки дар ин дех мезиста.

Шопур гуфт, ки рост нагӯй, чун ки духтари барзгаронро ин хунару нерӯ ва диданиву нақӯие, ки турост набувад. Акнун то рост нагӯй, ҳамдостон набошем. Духтар гуфт, ки агар ба тану ҷонам зиён макунӣ, рост бигӯям.

Шопур гуфт, ки зинҳор матарс! Духтар гуфт, ки ман духтари Мехраки Анӯшакзодонам ва аз бими Ардашер ба ин ҷой овардандам. Аз ҳафт фарзанди Мехрак ҷуз ман кас намондааст.

Шопур барзгарро ба пеш хонд ва духтарро ба занӣ пазируфт ва ҳамон шаб бо вай буд.

XVIII

Дар зода шудани Ҳурмузди Шопурон аз духтари Мехрак ва оғоҳ шудани Ардашер аз он

Сарнавиштро ҳамон шаб дар Ҳурмузди Шопурон обистан шуд. Шопур духтарро дӯст ва гиромӣ дошт. Ва ў Ҳурмузди Шопуронро бизод. Шопур Ҳурмуздро то синни ҳафтсолагӣ аз падар ниҳон дошт.

Рӯзе Ҳурмузд бо писарони дарбориёни Ардашер ба майдони аспдавонӣ омад ва ҷавгонбозӣ кард. Ардашер бо мӯбади мӯбадону артишдорон солор ва басе озодагону бузургон он ҷо нишаста, бо эшон якҷо тамошо мекард. Ҳурмузд аз ҳама он ҷавонон дар аспдавонӣ чираву далер буд. Чунин шуд, ки яке аз ҷавонон ҷавгон ба гӯй зад ва гӯй ба канори Ардашер афтод. Ардашер ҷизе гӯё пай набурд. Ҷавонон хомӯш монданд ва аз шукӯҳи Ардашер касе ёрои ба пеш рафтан накард. Ҳурмузд бо як ҷасорат рафту гӯй бигирифт ва далерона онро зад ва бонг кард. Ардашер пурсид, ки ин писар кист? Эшон гуфтанд, ки ҷовидон бодо! Мо ин писарро надонем. Ардашер кас ғиристод ва Ҳурмуздро ба пеш хосту гуфт, ки ту писари кӣ ҳастӣ? Ҳурмузд гуфт, ки ман писари Шопурам. Ўандар замон кас ғиристод ва Шопурро хосту гуфт, ки ин писари кист? Шопур зинҳор хост. Ардашер бихандид ва ба Шопур раҳм кард. Шопур гуфт, ки ҷовидон бодо! Ин писари ман аст ва ман дар ин ҷанд сол аз Шумо пинҳон доштам. Ардашер гуфт, ки эй нодон, ҷаро ҳафт сол ҷунин фарзанди некӯ ба ниҳон доштӣ? Ҳурмуздро гиромӣ

дошт ва басе ҳадяву либос ба вай дод ва сипоси Яздон ба чой овард. Ӯ гуфт, ки ин ҳамоно он аст, ки кеди хинду гуфта буд.

Пас аз он ки Ҳурмузд ба подшоҳӣ расид, ҳамоно Эрон-шахрро боз ба шоҳии ягона тавонист овардан.

Ҳурмузд фармонравоёни атрофро ба фармонбардории хеш овард. Аз Руму Ҳинд суду боҷ хост ва Эроншахрро оростатару пиростатар ва нерӯмандтару номитар кард. Қайсари Руму шоҳи Кобулу Ҳинд ва ҳоқони турку шаҳриёрони атроф ба дурудҳои ширин ба дарбор омаданд.

Бифарҷомид ба дуруду шодӣ ва ромиш. Ҷовидон бодо, Ардашери шоҳаншоҳи Бобакон ва Шопури шоҳаншоҳи Ардашерону Ҳурмузди шоҳаншоҳи Шопурон! Эдун бод, эдунтар бод!

Ҷовидон бод, Рустами Михробон, ки ин нусха навишта буд! Эдун бод!

Ба соли 1054 аз шоҳ Яздигурд. Ҳуб фарҷом бод! Эдун бод!

Замима. Ва пас бар таҳти Ардавон нишасту дод орост ва меҳтарону қеҳони сипоҳу мӯбади мӯбадонро ба пеши таҳт ва фармуд, ки ман дар ин подшоҳии бузург, ки Яздон ба ман дода, некӣ кунаму дод варзам ва дини беҳи пок(ро) биороям ва ҷаҳониён(ро) чун фарзандон бипарварам. Ва сипоси оғаридағори тавонову афзунандаву нигаҳбон, ки ҳама оғариниш бидод ва солории ҳафт қишвар ба ман супурд ва чунон ки сазад, арzonӣ кард.

Ва шумо, ки хушнудед ва ба ман некиву бегумонӣ ҳоҳед, ман низ ба шумо некӣ ҳоҳам ва дар дод кушам, ки сову боҷ аз даҳ як аз шумо гирам. Ва аз он дорой сипоҳ оројам, то посдории ҷаҳониён кунад. Ва аз сад дирам шаш дирам аз ҳама гуна равғанҳо (гирам). Бад-ин гуна доду адл қунам ва ҳариду фурӯҳт, ки бозоргони(ст), накунам. Ва аз Яздон сипосгузорам, ки маро ин шаҳриёй бидод. Ва кирдори нек қунаму аз пиндори баду гуфтори баду кирдори бад беш бипарҳезам, то ба оромиш шоду порсо ва пирӯзгару комраво бошам.

Ҷовидон бод шоҳанишоҳ Ардашери Бобакон, ки ин андарз бигуфт! Анҷом баҳшид!

ШАҲРИСТОНХОИ ЭРОНШАҲР¹

Ба ному нерӯ ва ёрии оғариғдор Ҳурмузӣ ёди нек.

Шаҳристонҳое, ки дар сарзамини Эроншаҳр бунёд шудаанд, дар рӯзҳои ҷудогона қадом шаҳриёр, ки бунёд кардааст, дубора ба ин ёдгор ҳавишта шуд.

Дар сӯи Ҳурисон² шаҳристонҳои Самарқандро Ковуси Каводон бунёд гузошт, Сиёваҳши Ковусон анҷом дод. Кайхусрави Сиёваҳшон он ҷо зода шуд ва ўоташи пирӯzmanди Баҳромро он ҷо нишонд. Пас Зартушт дин овард ва аз фармони Гуштоспшоҳ ҳазору дусад фаргард³ ба дин дабирӣ ба таҳтаҳои заррин қанду ҳавишта ва ба ғанчи он оташ ниҳод. Пас гучаста Искандар (онро) сӯҳт ва ба дарё афқанд. Суғди ҳафт ошиён дар (он) буд. Ва ҳафт ошиён ин ки ҳафт шаҳриёрон дар (он) буд. Яке он Йам⁴, яке он Ажи Даҳок ва яке он Фаридун ва яке он Манучехр ва яке он Ковус ва яке он Кайхусрав ва яке он Лӯҳросп ва яке он Гуштоспшоҳ. Пас, гучаста Афросиёби Тур ҳар як нишемани девонро бутқадаи худоён кард.

Дар Балхи номӣ шаҳристони Навозакро Исфандиёри Гуштоспон кард. Ва ўоташи пирӯzmanди Баҳромро он ҷо нишонд ва ўнайзаи хеш он ҷо бизад. Ва ў ба Йабб-ҳоқону Синҷебик-ҳоқон ва Ҷул-ҳоқону Вазургакону Гуҳрам ва Тучопу Арҷосп – шоҳи ҳиёнон пайғом фиристод, ки наизаи маро бингаред. Ҳар ки ба нерӯи ин наиза нигарад, ба Эронشاҳр бишитобад.

Шаҳристони Ҳворизмро⁵ Нарсаҳи Яхудиён кард. Шаҳристони Марврӯдро⁶ Баҳроми Яздигирдон кард. Шаҳристони Марв ва шаҳристони Ҳаройро⁷ гучаста Искандари Румӣ кард. Шаҳристони Пушангро⁸ Шопури Ардашерон кард. Ва ў ба Пушанг пулे устувор кард. Шаҳристони Тӯсро⁹ Туси Нутарон (кард), ки (ӯ) 900 сол сипоҳбад буд. Пас аз Тӯс сипоҳбадӣ ба Зарир ва аз Зарир ба Баствар ва аз Баствар ва Каразм омад. Шаҳристони Невшопурро¹⁰ Шопури Ардашерон кард. Бад-он гоҳ ки ў Паҳлекаки Турро бикушт ва дар ҳамон ҷо шаҳристон фармуд кардан, Шаҳристони Косенро¹¹ Кай Лӯҳросп падари Гуштосп кард.

Дар Гургон шаҳристонеро, ки Даҳистон¹² хонанд, Нарсеҳи Ашконон кард. Шаҳристони Кумисро¹³ Панҷ- бури Ажи Даҳок барои шабистон (ҳарамсарой) кард. Монии порсиён он ҷо буд. Ба шаҳриёрии Яздигирди Шопурон кард дар гузаргоҳи Ҷул: Вируи-Паҳри¹⁴ он канора.

Панҷ шаҳристонро Ҳусрави Каводон кард (ва) ном ниҳод: Кай-Ҳусравшод¹⁵, Ҳусрав-Мустобод¹⁶, Виспшод-Ҳусрав¹⁷,

Хубӯй-Хусрав¹⁸, Шод-фархв- Хусрав¹⁹. Девори онро 180 фарсах дарозӣ ва 25 шаҳаршан баландӣ, 180 дар ва кӯшки дасткард дар он фармуд кардан.

Дар самти Хурбарон²⁰ шаҳристони Тисифунро²¹ аз фармони Туе Гарозаки Гепакон кард. Шаҳристони Уриоро²² Нарсехи Ашконон кард. Шаҳристони Бовелро²³ Бовел ба шаҳриёри Йам кард. Ва ў Сайёраи Тирро²⁴ дар он ҷо бибаст. Ва нишонаи ҳафтӯ дувоздаҳ ахтарону ситорагон ва беҳтарин баҳра ба ҷодӯй ба Михрнози дарбор бинамуд.

Шаҳристони Ҳератро²⁵ Шопури Ардашерон кард ва ў Михрзод марзбони Ҳератро ба дарёчаи Тозиён гумошт.

Шаҳристони Ҳамадонро Яздигирди Шопурон кард, ки онро Вахром-Гӯр хонанд.

Бисту як шаҳристон дар Патишхворгар карда шуд, аз Армоил. Ҷуз аз фармони Армоил эшон кӯҳиёрон²⁶ шаҳр (бунёд) карданд, ки онро кӯҳ аз Ажи Даҳок ба шаҳриёри расида буд. Фармонравоёни кӯҳистон ҳафтто бошанд: Дамованд, Висемакон, Хоқон, Виспухр, Субориш ва Мусрkon. Ин буд, ки эшонро аз Ажи Даҳок шаҳриёри Кӯҳистон расида буд.

Шаҳристони Мусилро²⁷ Пирӯзи Шопурон кард. Нуҳ шаҳристон дар сарзамини Газираг²⁸ (бунёд) карда шуд. Ва (онро) Ҳамтус бародарзодаи Қайсари Рум (бунёд) кардааст. Сиву чаҳор шаҳристон дар сарзамини Шому²⁹ Яману³⁰ Фрико³¹, Куфа³² ва Макаву³³ Мадина³⁴ (бунёд) карда шуд. (Дар он ҷо) шоҳаншоҳ ва қайсар аст.

Дар сӯи Нимрӯз³⁵ шаҳристони Ковулро³⁶ Ардашери Спандидотон (бунёд) кардааст. Шаҳристони Раҳватро³⁷ Раҳоми Гутарзин кард. Бад-он гоҳ ки ў Аспварзвари Турро бикушт ва Йабб-хоқонро он ҷо дар ҳам шикаст. Шаҳристони Бустро³⁸ Баствари Зарирон кард, бад-он гоҳ ки Гуштоспишоҳ (дар) парастиши дин дар Фраздон буд ва урдugoҳи Гуштосп ва дигар бузургзодагон он ҷо буд-

Шаҳристони Фароҳ³⁹ ва шаҳристони Зобулистонро⁴⁰ Рустам шоҳи Систон кард.

Шаҳристони Зарангро⁴¹ нахуст гучаста Афросиёби Тур кард. Ва ў оташи пирӯzmanди Каркӯйро он ҷо нишонд. Ва ў Манучехрро ба Патишхворгар⁴² фиристод ва Спандармадро ба занӣ хост ва Спандармад ба замин биомехт. (Ў) шаҳристонро вайрон кард ва оташро хомӯш кард. Кайхусрави Сиёваҳшон шаҳристонро боз (бунёд) кард ва ў оташи Каркӯйро боз нишонд. Ва Ардашери Бобакон шаҳристонро анҷом бахшид.

Шаҳристони Кирмонро⁴³ пирӯzon Кирмоншоҳ кард. Шаҳристони Веҳ-Ардашерро⁴⁴ се шоҳ (бунёд) карданд ва

Ардашери Бобакон (онро) анчом дод. Шахристони Стакхрро⁴⁵ Ардавон шохи порсоён кард. Шахристони Доробгирдро⁴⁶ Дорои Дороён кард.

Шахристони Вех-Шопурро⁴⁷ Шопури Ардашерон кард. Шахристони Гур-Ардашер-хурраро⁴⁸ Ардашери Бобакон кард. Шахристони Тувакро⁴⁹ Хумои Чихрзодон кард. Шахристони Хурмузд-Ардашерон (ва) шахристони Ром-Хурмуздро⁵⁰ Хурмузди Нев-Шопурон кард. Шахристони Шус⁵¹ ва Шустарро⁵² Шишиндухт зани Яздигирди Шопурон кард. Ў духтари сарвари рондашудагони шохи яхудиён ва модари Баҳроми Гӯр буд. Шахристони Вандуи Шопур⁵³ ва шахристони Эрон-хварра-кард-Шопурро⁵⁴ Шопури Ардашерон кард ва онро Палобод⁵⁵ ном ниход.

Шахристони Наҳр-тираг⁵⁶ дар (замони) подшохии бедодгаронаи Ажи-Даҳок барои шабистон (ҳарамсарой) бунёд шуд. Ва зиндони Эронشاҳр буд, (онро) зиндони Ашкон ном буд.

Шахристони Симлонро⁵⁷ Фаридуни Атвиён кард. Ва ў Меивар шохи Симлонро бикушт ва сарзамини Симлонро боз ба (фармонравоии) Эроншаҳр бурд. Ва ў дашти тозиро ба амлеки хусусӣ ва меросӣ ба Баҳт-Хусрӯй – шохи тозӣ дод, то пайванди инро вай дороии хеш (кунад).

Шахристони Арҳестро⁵⁸ Шопури Ардашерон кард. Шахристони Адбил⁵⁹ ва шахристони Вех-Ардашерро⁶⁰ (Ардашери) Спандидотон кард. Ва ў Удоги Ҳагар - марзбони дусару бурчилро ба дарёчаи Тозиён гумошт. Шахристони Гай⁶¹ гучаста Искандар писари Филип кард. Ҷойгоҳи яхудиён он ҷо буд. Ба шаҳриёри Яздигирди Шопурон бурда (шуданд), ба ҳоҳиши Шишендухт, ки зани ў буд. Шахристони Эрон-осон-кардро⁶² Каводи Пирӯzon кард. Шахристони Ашкарро⁶³ Баҳроми Яздигирдон кард. Шахристони Одурбодагонро Эрон-Гушасп сипоҳбади Одурбодагон⁶⁴ (кард). Шахристони Ванро⁶⁵ Вани Гулаҳшон кард ва ба зании Каи Кавод даромад. Ба такягоҳи Арвандосп- Тури Братуруш, ки шакл ба ҷодӯй карда буд, (барои) нигаҳбонии ҷони хеш.

Дар Самти Одурбодагон (Шимол) шахристони Ганҷаро⁶⁶ Афросиёби Тур кард. Шахристони Омардро⁶⁷ Зандяқи пурмарг кард. Зартушти Спитамон аз он шаҳр буд.

Шахристони Бағдодро Абӯ Ҷаъфар, чунон ки ўро Абӯ Давоник хонанд, (бунёд) кард. Ба пирӯзӣ мӯҳр карда шуд.

Фарҷом.

АБДИХУ САҲИГИҲИ САҚАСТОН¹ (Шигифтӣ ва шоистагии Систон»)

1. Шигифтӣ ва шоистагии сарзамини Систон аз дигар кишварҳо аз ин рӯй бартару беҳтар (аст):
 2. Яке ин ки рӯди Ҳедуманду дарёчай Фраздон ва дарёи (баҳри) Консеву кӯҳи Ушдоштор дар сарзамини Систон(анд).
 3. Зоишу парвариши Ушидару Ушидармоҳ (ва) Сушиянси Зартуштону Спитамон ва растохез кардани он (ин чост).
 4. Яке ин ки пайванду нажоди Кайон - шаҳриёрони ин кишварро дар ин ҷо газанд омад.
 5. Аз фарзандони Фариҷун Серим (Салм), ки кишвари Рум ва Туз (Тур), ки Туркистон ба шаҳриёрӣ доштанд, Эриз (Эрач), (ки) шаҳриёри Эрон буд, ўро куштанд.
 6. Ва аз фарзандони Эриз ҷуз дуҳтаре каси дигар намонд.
 7. Ва пас Фариҷун (ӯро) ба дарёчай Фраздон бурд ва пинҳон дошт, то даҳум пайванд, ки аз он дуҳтар писар зода шуд.
 8. Пас Фариҷун ба дарёчай Фраздон омад, аз Ардвисур Анаҳит ниёз хост, ба боз оростани Эронشاҳр ва фарри Кайон (ва) дигар шоҳон, ки дар Систон ҷои бартар <доштанд>. Ниёз ёфт, бо Манучехру эрониён боз <гашт>.
 9. Яке ин ки Гуштоспиҳоҳ Динро <Авесторо> ба дарёчай Фраздон раво кард, нахуст ба Систон ва пас ба дигар кишварҳо.
 10. Ва Гуштоспиҳоҳ ба гуфтугӯи Зартушту Сен (писари) Аҳумстуди Бустӣ, (ки) аз пайравони Зартушт, нахустсарвари пайравони ў буданд <омад>.
 11. Дар Систон барои раво доштани омӯза² панҷоҳу панҷоҳ (сад) ба хонаводаи беҳтарин <мардумон> фаро рафтанд.
 12. Наск³, ки ӯлӯ-йасн низ хонанд, чӣ гуна Сен (ва) Бурзмехри Зартуштон ба виростории (танзими) он буданд, (низ) ошност.
 13. Чун Искандари Румӣ ба Эронشاҳр омад, ононеро, ки ба фарри мӯғон рафтанд, гирифтор кард ва бикушт.
 14. Марду ҷавоне ҷанд ба Систон омаданд.
 15. Буданд занон, буданд ҷавононе, ки Наски ӯлӯ-йаснро низ меомӯҳтанд ва аз бар мекарданд. Бад-ин роҳ Дин (Авесто) ба Систон боз гашт ва сипас ороставу вирosta (шуд); ба ҷуз дар Систон, дар ҷои дигар аз бар (намешуд).
 16. Ман, ки бад-он ҷоям, Ҳама-Динро⁴ ситоянд, барои подоши шодӣ Ҳадуҳтру ситоиш фармоянд.
Фарҷомид ба дуруд, шодӣ ва ромии. Шоду фарруҳу дерзисту тирӯзгару росткирдору комгор бод он ки <инро> навишт, он ки бо ҳуд дошт ва он ки (инро) хонд. Ашем.

МОДИГОНИ ЧАТРАН҆Ч¹ (Шатранчнома)

Ба номи Яздон

Чунин гүянд, ки дар даврони подшохии Хусрави Анӯшервон Девсарм - шахриёри бузург, шохи хиндувон бар озмудани хираду доноии эрониён ва низ андешаи суди хеш ин шатранчи ҷуфти понздаҳто аз зумруд ва понздаҳто аз ёқути сурҳро бисоҳт ва фиристод. Бо ин шатранҷ ҳазору дусад шутур бор зарру сим ва гӯҳару марвориду чома, наберад фил дорой бо (он) фиристод. Ва Тахтаритусро, ки дар Ҳинд баргузида буд, бо (он) фиристод.

Ба нома чунин навишт, ки Шумо ном ба шоҳаншоҳӣ (доред ва) ба мо шаҳриёред, бояд, ки доноёни Шумо аз они мо донотар буванд. Рози ин шатранҷ таъбир кунед, вагарна суду бож фиристед.

Шоҳаншоҳ се рӯз замон хост ва ҳеч кас набуд аз доноёни Эронشاҳр, ки рози ин шатранҷ таъбир кардан тавонад.

Рӯзи севум Бузургмеҳри Бухтагон бар пой истод ва гуфт, ки ҷовидон бодо! Ман рози ин шатранҷ то имрӯз таъбир накардам, то Шумо ва ҳар ки дар Эроншаҳранд, бидонед, ки дар Эроншаҳр ман марди донотарам. Ман рози ин шатранҷ ба осонӣ таъбир кунам ва суду боч аз Девсарм ситонам ва ҳамчунин розе кунам ба Девсарм фиристам, ки ў таъбир кардан натавонад (ва) аз ў дубора суд гирам. Ва ба ин бегумон бошед, ки Шумо ба шоҳаншоҳӣ сазоворед ва доноёни шумо аз они Девсарм донотаранд.

Шоҳаншоҳ се бор гуфт, ки бизих, Бузургмеҳри мо! Ва ў ҳазору дусад дирам ба Бузургмеҳр додан фармуд.

Рӯзи дигар Бузургмеҳр Тахтаритусро ба пеш хост ва гуфт, ки Девсарм ин шатранҷро ба корзор монанд кардааст. Ва ў монанд (ба ин) ду фармонраво сохтааст. Шоҳ ба миён, рух ба паҳлуи ҷапу рост монанд, фарзин ба солори артиш монанд, фил ба солори посбонон монанд, пиёда ба он пиёда монанд, ки пешразм (аст).

Пас Тахтаритус шатранҷ ниҳод (ва) бо Бузургмеҳр бозид. Ва Бузургмеҳр се даст Тахтаритусро бибурд ва аз он хурсандии бузург ба ҳама кишвар расид.

Пас Тахтаритус бар пой истод ва гуфт, ки «ҷовидон бодо, ки Яздон ин шуқӯҳу фарр ва тавоноиву пирӯзгарӣ ба Шумо дода. Эрон ва гайри Эронро подшоҳед. Ҷанд доноёни Ҳинд ин шатранҷро ҷуфт ниҳоданд ва кӯшишу ранҷ ба ҷой оварданд,

(аммо) ҳеч кас таъбир кардан натавониста буд. Бузургмехри Шумо аз он хиради хеш ба чунин осониву сабукӣ инро таъбир кард ва ў ин чанд дорой ба ганчи шоҳаншоҳ афзун кард.

Шоҳаншоҳ рӯзи дигар Бузургмехро ба пеш хост ва ба Бузургмехр гуфт, ки Бузургмехри мо: Чист он чиз, ки ту гуфтӣ, ки «кунам (бисозам) (ва) ба Девсарм фиристам?»

Бузургмехр гуфт, ки аз шоҳони ин ҳазора Ардашер корозмудатару донотар буд ва нев-ардашер ин (бозии) ҷуфт ба номи Ардашер ниҳам. Тахтай нев-ардашер ба Спандармад-замин монанд кунам. Ва сӣ мӯхра ба сӣ рӯзу шаб монанд кунам. Понздахи сафед ба рӯз монанд кунам ва понздахи сиёҳ ба шаб монанд кунам. Гардонаро ба гардиши ахтарон ва гардиши сипеҳр монанд кунам. Якро ба гардона чунон монанд кунам, ки Ҳурмузд яктост (ва) ҳар некиро ў додааст. Ду чунон монанд кунам, ки чун менуву ғетӣ. Се чунон монанд кунам, ки ҳумату ҳухту ҳваршт (пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек). Ҷаҳор чунон монанд кунам, ки чун ҷаҳор омезиш, ки мардум аз онанд. Ва ҷаҳор сӯи ғетӣ: Ҳурасону Ҳурбарон ва Нимрӯзу Ҷоҳтар (Машриқ, Мағриб, Ҷануб ва Шимол). Панҷ чунон монанд кунам, ки чун панҷ рӯшнӣ, чун ҳуршеду моҳ ва ситораву оташ ва рӯшноиे, ки аз осмон ояд. Шаш чунон монанд кунам, ки чун додани бунёд ба шаш ғоҳонбор. Ниҳоди нев-ардашер бар тахта чунон монанд кунам, ки чун Ҳурмузд Ҳудой, ки оғариниш ба ғетӣ дод. Гардиши мӯхра ба гардуна чунон монанд (кунам) чун мардумони ғетӣ, ки банд (ононро) ба менӯён пайвастааст. Ба Ҳафту Ҷувоздаҳ (сайёра ва ахтарон) ҳаме гарданд (ва) бархезанд ва ҳаст, ки яке бо дигар зананд ва барчинанд, чунон ки мардумон дар ғетӣ яке бо дигаре зананд. Ва чун ба гардона ин гардиш ҳаме барчинанд, рамзи мардумест, ки аз ғетӣ гузарон буванд. Ва чун ду низ ниҳанд, рамзи мардумонест, ки ба растоҳез боз ҳаме зинда буванд.

Шоҳаншоҳ чун он сухан бишнид, шод шуд ва фармуд, то ҳазору дусад аспи тозии ҳаммуй, лагом бо зару марворид ва ҳазору дусад марди ҷавони баргузида аз Эроншаҳр, ҳазору дусад зину афзори ҳафтқат ва ҳазору дусад шамшери пӯлодини оростаи ҳиндӣ, ҳазору дусад камарбанди ҳафтҷашмак ва дигар ҳар чӣ барои ҳазору дусад марду асп бояд (ва) ҳар чӣ шоистатар (буд), ороста кард. Бузургмехри Бухтагонро бар эшон сардор кард ва рӯзгори баргузида ба оғариниши нек ва ёрии Яздан ба Ҳинд фиристод.

Девсарм шаҳриёри бузург – шоҳи Ҳинд чун бад-ин оин дид, аз Бузургмехри Бухтагон чихил рӯз замон хост. Ҳеч кас

набуд аз доноёни Ҳинд, ки рамзи он нев-ардашер донад. Бузургмехр дубора ҳам чандон суду боч аз Девсарм ситонд ва пас бо ҳадяи хубу шукӯхи бузург ба Эронشاҳр боз омад.

Гузориши рамзи шатраиҷ ин ки (он) чӣ ба сухан, чунон ки доноён низ гуфтаанд, пирӯзӣ аз он бесилоҳи хирадманд ба хирад баранд, муҳим (бояд) донист.

Баргузиниши шатранҷ ин ки нигариш ва қӯшиш дар нигоҳ доштани афзори хеш беш қӯшидан то ба бурда тавонистани нерӯи дигаре. Ва ба умеди нерӯи дигареро ба кор (бурд) ва дигареро ба посдорӣ гузошт. Ва (барои) мушоҳида ва андешаи ҳамешагӣ ва дигар он чунон ки дар ин нома ба дурустӣ навишта шудааст.

Фарҷом пазируфт ба дуруду шодиву ромии.

МОХИ ФАРВАРДИН, РЎЗИ ХУРДОД¹

Ба номи додори Ҳурмузд

1. Ашу Зартушт аз Ҳурмузд пурсид, ки барои чӣ мардумон моҳи фарвардин, рӯзи хурдодро аз дигар рӯзҳо бузургтар, беҳтар ва гиромитар медоранд.

2. Ҳурмузд посух дод, ки (эй) Зартушти Испитемон, (дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод, ҷони ҷаҳониёно оғаридаам.

3. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод эр ва низ анерро бун пайдо буд.

4. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Каюмарс андар ҷаҳон ба пайдой омад.

5. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи Арзурро кушт.

6. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод меҳрий ва меҳриёни аз замин фароз растанд.

7. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Ҳушанги Пешдодӣ андар ҷаҳон ба пайдой омад.

8. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Тахмурас Аҳримани Дарвандро ба бора карда (барои) сӣ сол.

9. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Ҷам ҷаҳонро бемарг кард, пирий нопазир кард.

10. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Ҷам паймонаеро, ки аз дӯзах оварда буд, андар ҷаҳон ба пайдой омад.

11. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Ҷам истивдонҳо канд (ва) ба мардумон фармууд кандан чун онон фармууда Ҷамро диданд, рӯз ба наврӯз карданд ва наврӯз ном ниҳоданд.

12. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Фаридун бахшиши ҷаҳон кард.

13. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Румро ба Салм дод ва Туркистонро ба Туз (Тур) дод (ва) Эроншахро ба Эраҷ дод.

14. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод ва се духтари буҳт – Ҳусравшоҳ тозиёно оғаридаам.

15. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Салм ва Туз (Тур) нисбат ба падар ноғармонбардор шуданд ва Эраҷ - бародари хешро бикуштанд.

16. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Манучехр бар кини Эраҷ берун омад (хуруҷ кард) ва Салму Туз (Тур)-ро ба кини Эраҷ бикушт.

17. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Соми Наримонон Сановезакдевро бикушт.

18. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Соми Наримон он аждаҳоқро бикушт.

19. (Дар) моҳи фарвардин, рӯзи хурдод Каюмарс Арзури Аҳриманзодаро бикушт.

20. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Кайхусрави Сиёвушон Афросиёби Түрониро ба кини падари хеш бикушт.
21. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Кайхусрави Сиёвушон бо шукӯҳ ба гирудмон шуд.
22. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Манучехр ва Ораши шевотир (сар) замин аз Афросиёби Туронӣ бозситаданд.
23. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Кайхусрави Сиёвушон подшоиро ба Лӯхросб бисупорд (ва) худ ба перӯзгарӣ ба гирудмон шуд.
24. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Зартушти Испитемон ба биниш ва ҳампарсагии Ҳурмуздхудой расид.
25. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Зартушти Испитемон дини маздиснонро аз Ҳурмузд худой пазируфт.
26. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Кайгуштоспшоҳ аз Зартушт дин пазируфт.
27. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод ҳаҷдаҳ чиз ба ҳаҷдаҳ сол ба Ҳусрави Ҳурмузон расид.
28. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Баҳроми Варчованд аз Хинд ба пайдоӣ омад.
29. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Пашутани Гуштоспон аз Кангдиз ба Эронشاҳр ояд ва дини маздојсанонро роиҷ кунад.
30. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Ҳушедари Зартуштон ба биниш ва ҳампарсагии Ҳурмуздхудой расад ва дини маздиснонро аз Ҳурмуздхудой ба як бор биёмӯзад ва аз бар кунад (ба ҳофиза биспорад) ва хуршедро ба миёни осмон ба нимрӯз даҳ шабонарӯз боз гирад ва мардумонро нисбат ба дини маздиснон бегумон кунад ва ҳазораи Ҳушедарро бун² бошад ва он Зартушт ба сар бувад.³
31. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Соми Наримонон аждаҳокро бикушад ва худ дар ҳафт кишвар ба худой (подшоӣ) биншинад, чанд (-е баъд) Кайхусрав падидор (ба дидор) ояд ва Сом подшоиро ба Кайхусрав бисупорад.
32. Панҷоҳу ҳафт сол Кайхусрав ҳафт кишвар Ҳудой буд ва Сушияns мӯбадони мӯбад буд.
33. Ва пас аз он ки Гуштосбшоро колбадманд кунад, Кайхусрав подшоиро ба Гуштосбшо супорад ва Сушияns мӯбадони мӯбадиро ба Зартушт - падари хеш супорад.
34. (Дар) мохи фарвардин, рӯзи хурдод Ҳурмуздхудой растоҳези тани пасин кунад, (он гоҳ) ҷаҳони бемаргу пиринопазир ва беранҷу белатиёра буд.
35. Аҳриман бо девону дуруҷон ва (Аҳриман)зодагону состорон⁴ ва кайгону⁵ карабон⁶ нокор шаванд. Озdevi ҳама девон ва дуруҷонро ба хурд сурӯш аҳлӯ Озdevро нокор бикунад.

36. Ҳурмуздухдой Аҳриманро бизанад ва гиҷу нокор бикунад.

37. (Ба гунае) ки пас аз он на ғаномену ва на дому диҳиши ў бар замин мусаллат набуданд.

38. Аҳриманро ба ҳамон сӯроҳ (-е), ки андар тоҳт, баранд ва сар бубаранд ва дӯзахро ба ҳафт фулуз (музоб) анбор кунанд.

39. Ин замин боз ба ситора поя шавад ва гарудмон аз он ҷой, ки ҳаст, боз ба ситора поя ояд ва ҳама ҷо гирудамон бишавад.

40. Мардум бемарг ва пиринопазир бишаванд, ки пас аз он ҳӯриш набояд.⁷

41. Ва агар (касе) гӯшт ҳӯрдааст, (ӯро) ба синни чиҳил сола барангезанд ва агар (касе) гӯшт наҳӯрдааст, (ӯро) ба синни понздаҳсола барангезанд.

42. Ононро аз он ҷой барангезанд, ки ҷонашон аз тан бошад.

43. Ҳурмузд, ки (ӯро) зан нест, Сипандормуз (ӯро) зан диҳад ва ҳар зан, ки (ӯро) шӯй нест, Ҳурмузд (ӯро) шӯй диҳад.

44. Андар панҷоҳу ҳафтсола(-гӣ) барои онон фарзандзоиши буд.

45. Он мардро, ки ҳаргиз зан накард ва он занро, ки ҳаргиз шӯй накард, пас аз он беш ҳаргиз фарзандзоиши набуд.

46. Мард ва зан яке бо дигаре осоянд, аммо ононро фарзандзоиши набуд.

47. Ва ба ҳама гоҳ серу осуда бошанд ва (ононро) ба ҳӯриш чиз(е) низ орзу набошад ва ҷаҳон пок бишавад ва мардум ҳамеша бепатиёра ва ҳамеша (то ҷаҳон боқист), бемарг бишаванд.

Фарҷом ёфт ба дуруду шодиву ромии, шоду аҳлуви фарруҳу дерзивашу перӯзгару комравову команҷом бод, қасе, ки (инро) навиишт ва қасе, ки хеширо ва низ барои қаси дигар низ бихонод ва қасе, ки кор фармояд. Эдун бод! Эдунтар бод! Ашиш. Аҳлоӣ

ДАР БОРАИ ОИНИ НОМАНАВИСЙ¹

Ба номи Яздон

1. Акнун навишта мешавад (бо) навишта(е) басазо номае ба якояки фармонравоён, ба подшоҳон ва меҳон ва ашроф ҳаме перӯзгар, ба ҳама коргузорони фаррухтар, ба онон, ки нисбат ҳар оғаринӣ арзанда (лоиқ) ҳастанд, яздонпаноҳ ва ёридиҳандаи кишвар ба фурӯдастони анӯш ёди ҳазор анӯш, ба бандагон ва фурӯдастон ҳазор анӯш ёд (ба онон ки) аз анӯша ёди (он) андак фароз дошта шудаанд, боозармтарин (ва) гиромитарин (афрод) ба падар ё бародарон ё фарзандон ё ба онон, ки ҳаммонанди падар ва бародар ва фарзанд ҳастанд.

2. Шуморо аз ганчи фузуниёбандай Яздон дерзивашӣ бо тандурустӣ, саодат бо эҳтироми комил, ҷовидонфарруҳӣ бо тадовум ва саломатии моно² ва ромиши ногузар ва оғарини бекарони очил ва бузургном(-е) бо дураҳшандагии ҳамешаҳӣ ва бартарин аҳлой бо росткории равон, бартарин эҳтиром ба бегумонӣ ба хеш, ба ин фаррухтан ва ҷонанӯша ба камол бошад. Фарҷом ёфт ба дуруд.

3. Бошад, ки эзадон шуморо ҳамвора андар фузунӣ (барақат) бо иззат, рой⁴ ва фараҳи бошукуҳ ва бешумор ва шодмонии порсой, хиради комил ва команҷом³ бидоранд.

4. Бошад, ки шуморо аз Яздон эҳтиром бирасад ба гунаи дилҳоҳу рой ва ном, бо пурвозагии ном ва нерӯи боланда, бо нерӯмандӣ ва сиришту тақдири бо шабоҳат (ба сиришт ва тақдири) эзадон ва ситоиши шукӯҳманд бо озодгавҳарӣ⁵, кардаи пок⁶ бо баҳраи комил ва бузургкирдорӣ бо ёфтани (ҷазби) беҳон, (тамоми ин маворид) бар ин тан мунаzzазаҳ ба камол⁷, ба ком бод.

5. Эй бузургумед, баҳшоишгар, фарёдраси бисёр қасон, (эзадон шуморо) аз ҳар таорузе безор, дур ва дар парҳез бидоранд, эй ҳаме перӯзгар, Баҳмон писари Баҳмон!

6. Эй бузургкирдор, роинидори⁸ кишвар, фароруни⁹ варзанда ва ёридиҳандаи дарвешон ва оғаридагон, умеддиҳанда, Баҳмон писари Баҳмон!

7. Эй пероячаҳон, шукӯҳи кишвар ва нигаҳбони устон(ҳо), Баҳмон писари Баҳмон!

8. Эй силоҳи эзадон ва нерӯи ҳунаровандон¹⁰ ва пуштибони фурӯтанон ва паноҳи маздиснон, Баҳмон писари Баҳмон!

9. (Эзадон) ҳама (шуморо) андар афroz¹¹ ҳар фарруҳӣ афзун ва дорои ҳама гуна эҳтиром ва (дар) шодмонии ҳар ду

чаҳон команчом бидоранд.

10. Эй ба тухмаи озода ва сутуда ба ҳунар ва дар куниш пок ва комил дар хирад ва номӣ¹² ба ҳар беҳӣ, Баҳмон писари Баҳмон!

11. Эй фаротарин дар доноӣ ва ба чеҳр¹³ сутуда ва дорои дурахшиши тобон андар замона ва фарёдрас андар ҳар ду чаҳон.

12. Эй ба гавҳар дуруст ва хим¹⁴ вероста, баҳшоишгар андар подшой ва хубварз¹⁵ андар порсой ва ёри ҳар беҳон, Баҳмон писари Баҳмон!

13. Шуморо аз эзадон баҳшоиши бартар, ҳама гуна рой ва фараҳ ва ҳар фарруҳӣ ва эҳтироми мондани ва поё бод!

14. (Эзадон) шуморо ба дерпой тандуруст ва ба бурзовандӣ¹⁶ сарватманд ва бо камоли эҳтиром, пурфараҳу ҷовидон ва ба пойдорӣ¹⁷ фузунаҳлоӣ¹⁸ бидоранд (ва низ шуморо) аз ҳар (гуна) таоруз безор (ва) ростгор бидоранд.

15. Шумо (дороӣ) ҳама (гуна) эҳтироми фазоянда, аҳлоӣ ва комравову меҳробод¹⁹ ва (низ дороӣ) пайванди²⁰ фаршгардӣ бошед.

16. (Шуморо эзадон дороӣ) ҳама гуна эҳтироми фазояндаи аҳлоӣ ва комраво ба ҳама гуна эҳтироми минӯй ва модӣ ва фарруҳӣ ва баҳраҳои комил ва команчомӣ ва аз ҳар (гуна) таоруз безор бидоранд.²¹

17. (Эзадон) шуморо шоистаи беҳии вежа аз тариқи фазояндагии фарорунӣ ва андар ҳар ду чаҳон (дороӣ) ҳама гуна эҳтиром ва дороии фароҳ ва аҳлое²² комил бидоранд.

18. Нома ҷиҳати ҳамдардӣ ва тасаллӣ додан ба бузургон ва нуҷабо.

19. Эй ҳаме перӯзгар, Баҳмон писари Баҳмон, (эзад) ҳаме сипӯзад андӯҳро ва аз байн бибарад зориро ва (аз шумо) дур бошад ҳар патиёра (осебрасон), мӯҳтарам бошед ба ҳар фарруҳии менӯй ва модӣ.

20. Замоне, ки ба мо (аз дар гузашти) анӯшаравон Баҳмон писари Баҳмон оғоҳӣ расид, аз марги (ӯ) андӯҳи гарон ёфтем, аммо аз он ҷо, ки ҷораи дунявӣ ҷиҳати раҳӣ аз марг ва (низ) сирри инсон ба (сӯи мақсади ниҳоӣ) ба дасти (ашхоси) пурфараҳ ва ҳунари ҳунармандон ва доноён ва фарзонагон ва низ ситамгарон ва гуноҳкорон ва низ бузургқунишон ва қарафаварzon нест, (бинобар ин) расидани марг ва рӯзи омор (ва) гузаштан аз Чинводпул бар ҳар кас муқаддар шудааст.

21. Он анӯшаравон низ ҳубкунишу бузургном ва

бузургсүд²³ буд ва (аз ин рӯй) баҳраи (ӯ) биҳишт ва подош (ӯ) гирудмон бошад.

22. (Бошад, ки) шумо умри тулонӣ кунед ва дуруст (солим) зиндагӣ кунед, хурсандӣ ёбед ва хотир осуда доред ва равони хешро таолӣ баҳшед ва бо пазириши хурсандӣ²⁴ шикаста ва нобуд ва вайрон кунед, гуноги мину ва девонро, равони он анӯшаравонро бо ситоиш ва ниёиш дархур (ва низ) зикри оғарингони дехмон хушнуд кунед.

23. (Эзадон) шуморо барои замоне дароз аз ҳар юриши (ахримани) бипоянд ва бартарин ромиш ва некиро (бар шумо) бияфзоянд ва ин тани фаррухи (шумо) то замони фаршгарди нек фазоянда бошад.

24. Пайваста шуморо дар дурӣ аз ҳар таоруз бартарин фарруҳӣ бошад.

25. Бо дуруди бешумор (ва) дар паноҳи эзадон, Баҳмон писари Баҳмон!

26. Аз Баҳмон ба Баҳмон дуруди бисёр!

27. (Умед ки) нисбат ба қажиҳо (-и мавҷуд дар нома) бартар бошед (нодида бигиред), зеро нома бо шитоб (navišta шудааст).

28. Намоз бар Зартушти Спитамони аҳлуфурӯҳар.

29. (Бошад, ки) ба тани сутуда, ба зоиши арҷманд, ба оғариниши пок, ба гавҳари пазируфта (вация), нисбат ба эзадон мӯътақид, нисбат ба фармонравоён бурдбор, дигар дар замона боиста, ба чехра дурахшон ва дорои фараҳи комил, ба андеша рост ва растагор, ба гуфтор бузургном ва перӯзгар ва ба фармон бөгузашт ва ба некфармонравой доно ва ба роинидорӣ некбаҳшанд ва бонанг ва ба мардумдӯстӣ умеди кишвар (бошед), эй перояи беҳон, эй ҳаме перӯзгар, эй худойгон, Баҳмон писари Баҳмон!

30. Эзадон шуморо ҳамвора бо саломатӣ ва раҳмати комил, дерзиваш ва ба фарруҳӣ дурустпоянда ва ба ҳар гуна оғаринӣ музайян (ва) команҷом бидоранд. Бақои ҷон, тандурустӣ ва фузуни сарват ҳамроҳ бо осудагии хаёл ва ҳар гуна некӣ, иззати ҳамроҳ бо аҳлоии равон, бо бартарин фарруҳихо бар шумо поянда ва фазоянда бод. Мо бо хостани оғоҳӣ (ва) орзуманд (будани) ёрӣ ва тандурустии шумо ин номаро муфассалтар кардем.

31. Акнун менависам, ки то рӯзи Баҳмон ва моҳи Баҳмон, ки ин номаро навиштем, дуруст ва дардманд (солим) ва пурорзу будем, номаи шумо омад ва (онро) дидем, он чи(ро,

ки) навишта шуда буд, гузидор донистем ва аз саломатӣ шумо шод ва нисбат ба эзадон сипосдор шудем.

32. Ба некӣ ва хубӣ бифармоед, огоҳ бошед, ки ин ҷо рӯзгори хуб ва нек замона нек аст, (авзор) барои беҳон мусоид аст, беҳонро некӣ ба ком аст.

33. (Эзадон) шуморо ҳамеша тандуруст ва дорои ҷони бемарг ва номи боиззат, иқболи хуш ва фараҳи боланда, сарвати моно ва дини фаршгардӣ, насли поё ва равони гирудмонӣ бидоранд.

34. Ба қасе, ки ба гавҳар озодатарин, ба ном шарифтарин ва ба фарорунӣ устувортарин ва ба беҳӣ ошнотарин, ба меҳр дурахшонтарин, ба родӣ номвартарин, ба ситоиши эзадон омилтарин, дар дини маздисно ранҷбартарин, дар ҳар гуна ӯмири замона ва чигунагии оғарин ёрикунандатарин, (дорои) сабри бисёр ва фарах!

35. Пайваста дар тандурустӣ ва (дорои) тане маҳфуз аз озори озордиҳандагон (бод), бошад, ки (эзадон) андӯхтаи бисёре аз ҳусравӣ ба ўарзонӣ бидоранд.

36. (Эзадон) шуморо аз рифоҳе бартар (ва) камол (ва) ганҷе пурсуд (ва) хуб, пурбаҳра ва комёб (дошта) ва аз ҳама (гуна) таоруз безор (ва) ростгор бидоранд.

37. Дар поёни нома эзадон шуморо дар бошукуҳтарин замон поё, мунаzzam ва барқарор бидоранд.

38. Ҳаме перӯзгар (ва) ба олитарин (ваҷҳи мумкин) мӯҳтарамтар (бошед), Баҳмон писари Баҳмон!

39. Эзадон шуморо дерзиваш ва тандуруст ва ба фарруҳӣ ва беҳарос ва перӯзгар ва фармонраво бидоранд.

40. Дар поёни нома шуморо ҳамеша фарруҳӣ ва перӯзӣ биафзояд, Баҳмон писари Баҳмон, дуруд!

41. Эзадон ҳирбад ҳудойро дар рой ва фарах ба поёй (ва) саломатии тан, дар ҳар ду ҷаҳон поё ва барқарор ва мунаzzam бидоранд.

42. Дар поёни нома эзадон шуморо дар ҳар замон ноҷӣ бошанд, (шуморо дар) рой ва фарах ҳешкорӣ (ва) тандурустӣ ва дерзивашӣ ва нисбат ба ҳама (гуна) некӣ комёб бидоранд.

43. Эй ҳаме перӯзгар, Баҳмон писари Баҳмон, эзадон он растагории бузург, бартарин иззат ва ромиш лоинтиҳоиро ба тамомӣ ба шумо бибахшанд ва (шуморо) озод, ахлу ва перӯзгар ҳамедоранд.

44. Дар поёни нома (бошад ки) шуморо дуруд ва ромишу аҳлоӣ ҳамеафзуда шавад, (ин номаро) Баҳмон писари Баҳмон фиристод.

Фарҷом ёфт ба дуруд, буни дин, донишу гаравии²⁵ ва миёни (он) хираду меҳр (дӯстиву муҳаббат) ва сари (интиҳои он) комиландеший ва некчашимӣ аст. Ба дуруд, шодӣ, ромииш.

НАЙРАНГИ ЗАҲР БАСТАН

Ба номи Яздон

Моҳи сипандормаз ва рӯзи сипандормаз ва рӯзи сипандормаз ва моҳи сипандормаз ва сипандормазмоҳи сипандормазрӯз бастам заҳр, симу зуфр (=даҳон) ҳама хурғистарон ба ном ва нерӯи Фаридун нев (ва) ёрии ситора, вананди Ҳурмузد оғаридаҷоваригон (ки ҳамеша) раво бод, эдун бод. Ашам. Шифо бод!

КАТИБАХО



КАТИБАҲОИ ШОҲОНИ ҲАХОМАНИШӢ*

МАШҲУРТАРИН БАХШИ МАНШУРИ КУРУШИ КАБИР¹

Манам Куруш², шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавонманд, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад, шоҳи ҷаҳор гӯшай ҷаҳон. Писари Камбуция³, шоҳи бузург... набераи Куруш, шоҳи бузург... набераи Чишиш⁴, шоҳи бузург...

Он гоҳ, ки бидуни ҷангу пайкор вориди Бобул шудам, ҳамаи мардум ғомҳои маро бо шодмонӣ пазируфтанд. Дар боргоҳи подшоҳони Бобул бар таҳти шаҳриёри нишастам. Мардук⁵, Ҳудои бузург дилҳои поки мардуми Бобулро мутаваҷҷеҳи ман кард... зоро ман ўро арҷманд ва гиромӣ доштам.

Артиши бузурги ман ба сұлҳу оромӣ вориди Бобул шуд. Нагузаштам ранҷу озоре ба мардуми ин шаҳру ин сарзамин ворид ояд. Вазъи дохилии Бобул ва ҷойгоҳҳои муқаддасаш қалби маро такон дод... Ман барои сұлҳ қӯшидам.

Ман бардадориро барандоҳтам, ба бадбахтии онон поён бахшидам. Фармон додам, ки ҳамаи мардум дар парастиши Ҳудои худ озод бошанд ва ононро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеч кас аҳолии шаҳрро аз ҳастӣ соқит накунад.

Мардук, Ҳудои бузург, аз кирдори ман хушнуд шуд... Ӯ баракат ва меҳрубониашро арzonӣ дошт. Мо ҳамагӣ шодмона ва дар сұлҳу оромиш мақоми баландашро сутудем...

Ман ҳамаи шаҳрҳоеро, ки вайрон шуда буд, аз нав соҳтам. Фармон додам, тамоми ниёишгоҳҳоеро, ки баста шуда буданд, бигшоянд. Ҳудоён ин ниёишгоҳҳоро ба ҷоҳои худ бозгардониданд.

Ҳамаи мардумонеро, ки пароканда ва овора шуда буданд, ба ҷойгоҳҳои худ баргардондам ва хонаҳои вайрони ононро обод кардам. Ҳамаи мардумро ба ҳамbastagӣ фаро хондам. Ҳамчунин, пайкараи Ҳудоёни Сумер ва Аккадро, ки Набунаид бидуни воҳима аз Ҳудои бузург ба Бобул оварда буд, ба хушнудии Мардук, Ҳудои бузург ва ба шодиву хуррамӣ ба

ниёишгоҳои худшон бозгардонидам. Бишавад, ки дилҳо шод гардад.

Бишавад, Худоёне, ки ононро ба ҷойгоҳои муқаддаси нахустинашон бозгардондам, ҳар рӯз дар пешгоҳи Худои бузург бароям зиндагонии баланд хостор бошанд. Бишавад, ки суханони пурбаракат ва некӯҳоҳона бароям биёбанд. Бишавад, ки онон ба Худои ман, Мардук бигӯянд: «Ба Курушшоҳ, подшоҳе, ки туро гиромӣ медорад ва писараиш Камбуция ҷойгоҳе дар сарои писанд арzonӣ дор».

Ман барои ҳамаи мардум ҷомеае ором фароҳам соҳтам ва сулҳу оромишро ба тамомии мардум ато кардам.

МАНШУРИ КУРУШИ ҲАХОМАНИШӢ

I

1. Куруш, шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавонманд, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад

2. ... ҳамаи ҷаҳон¹

3. ...марди ношиисте ба фармонравоии кишвараш расида буд.

4. Ӯ оинҳои қуҳанро аз миён бурд ва ҷизҳои соҳтагӣ ба ҷои он гузошт.

5. Маъбаде ба диле аз ниёишгоҳи Исагила² барои шаҳри Ур ва дигар шаҳрҳо соҳт.

6. Ӯ кори ношиисти қурбонӣ карданро ривоҷ дод, ки пеш аз он набуд... Ҳар рӯз корҳое нописанд мекард, хушунат ва бадкирдорӣ.

7. Ӯ корҳои... рӯзмарраро душвор соҳт. Ӯ бо муқаррароти номуносиб дар зиндагии мардум даҳолат мекард. Андӯҳ ва ғамро дар шаҳрҳо пароканд. Ӯ аз парастиши Мардук, Худои бузург рӯй баргардонд.

8. Ӯ мардумро ба саҳтии маош дучор кард. Ҳар рӯз ба шевае сокинони шаҳрро озор медод. Ӯ бо корҳои ҳашани худ мардумро нобуд мекард... ҳамаи мардумро.

9. Аз нолаву додҳоҳии мардуми Инилил (Ийилил) Худои бузург нороҳат шуд... дигар эзадон он сарзаминро тарқ карда буданд.

10. Мардум аз Худои бузург меҳостанд, то ба вазъи ҳамаи бошандагони рӯи замин, ки зиндагӣ ва кошонаашон рӯ ба

вайронӣ мерафт, таваҷҷӯҳ кунад. Мардук, Худои бузург, ирода кард то эзадон ба Бобул бозгарданд.

11. Сокинони сарзамини Сумер ва Аккад монанди мурдагон шуда буданд. Мардук ба сӯи онон мутаваҷҷеҳ шуд ва бар онон раҳмат овард.

12. Мардук ба дунболи фармонравоии додгар дар саросари ҳамаи кишварҳо ба ҷустуҷӯ пардоҳт. Ба ҷустуҷӯи шохе ҳуб, ки ӯро ёрӣ дихад. Он гоҳ, ӯ номи Куруш, подшоҳи Аншонро бархонд. Аз ӯ ба номи подшоҳи ҷаҳон ёд кард.

13. Ӯ тамоми сарзамини Гутиро³ ба фармонбардории Куруш даровард. Ҳамчунин ҳамаи мардумони Модро⁴. Куруш бо ҳар сиёҳсар (ҳамаи инсонҳо) додгарона рафтор кард.

14. Куруш бо ростиву адолат кишварро идора мекард. Мардук, Худои бузург, бо шодӣ аз кирдори нек ва андешаи неки ин пуштибони мардум хурсанд буд.

15. Ӯ Курушро барангҳект, то роҳи Бобулро дар пеш гирад; дар ҳоле ки ҳудаш ҳамчун ёваре ростин дӯшодӯши ӯ гом бармедошт.⁵

16. Лашкари пуршумори ӯ, ки ҳамчун оби рӯдхона шумораш нопазир буд, ороста ба анвои ҷангафзорҳо дар канори ӯ роҳ месипарданд.

17. Мардук муқаддар кард, то Куруш бидуни ҷангу ҳунрезӣ ба шаҳри Бобул ворид шавад. Ӯ Бобулро аз ҳар балое эмин дошт. Ӯ Набунаидшоҳро ба дasti Куруш супурд.

18. Мардуми Бобул, саросари сарзамини Сумер ва Аккад ва ҳамаи фармонравоёни маҳаллӣ фармони Курушро пазируфтанд. Аз подшоҳии ӯ шодмон шуданд ва бо ҷехраҳои дураҳшон ӯро бӯсиданд.

19. Мардум суруреро шодбош гуфтанд, ки ба ёрии ӯ аз ҷанголи маргу ғам раҳӣ ёфтанд ва ба зиндагӣ бозгаштанд. Ҳамаи эзадон ӯро сутуданд ва номашро гиромӣ доштанд.

II

20. Манам Куруш,⁶ шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавонманд, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад, шоҳи ҷаҳор гӯшай ҷаҳон.

21. Писари Камбуция – шоҳи бузург, шоҳи Аншон, набераи Куруш (Куруши якум), шоҳи бузург, шоҳи Аншон, набераи Чишпиш, шоҳи бузург, шоҳи Аншон.

22. Дудмоне, ки ҳамеша шоҳ будаанд ва фармонравоияшро Бил⁷ ва Набу⁸ гиромӣ медоранд ва хурсандии қалби

подшоҳии ўро хоҳонанд. Он гоҳ, ки бидуни ҷангу пайкор⁹ вориди Бобул шудам.

23. Ҳамаи мардум ғомҳои маро бо шодмонӣ пазируфтанд.¹⁰ Дар боргоҳи подшоҳони Бобул бар таҳти шаҳриёй нишастан. Мардук дилҳои поки мардуми Бобулро мутаваҷҷеҳи ман кард, зеро ман ўро арҷманд ва гиромӣ доштам.

24. Артиши бузурги ман ба сулху оромӣ вориди Бобул шуд. Нагузоштам ранҷу озоре ба мардуми ин шаҳр ва ин сарзамин ворид ояд.

25. Вазъи дохилии Бобул ва ҷойгоҳи муқаддасаш қалби маро такон дод. Ман барои сулҳ кӯшидам. Набунаид мардуми дармондаи Бобулро ба бузургӣ кашида буд, коре, ки дарҳури шони онон набуд.

26. Ман бардадориро барандоҳтам. Ба бадбахтиҳои онон поён бахшидам. Фармон додам, ки ҳамаи мардум дар парастиши Ҳудои худ озод бошанд ва ононро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеч кас аҳолии шаҳрро аз ҳастӣ соқит накунад. Мардук аз кирдори неки ман хушнуд шуд.

27. Ӯ бар ман, Куруш, ки ситоишгари Ӯ ҳастам, бар писари ман Камбуция ва ҳамчунин бар ҳамаи сипоҳиёни ман

28. баракату меҳрубониҳояшро арzonӣ дошт. Мо ҳамагӣ шодмона ва дар сулху оштӣ мақоми баландашро сутудем. Ба фармони Мардук ҳамаи шоҳоне, ки барои авранги подшоҳӣ нишастаанд;

29. ва ҳамаи подшоҳони сарзамиҳои ҷаҳон, аз «дарёи боло» то «дарёи поин» (дарёи Мадитарона то ҳаличи Форс), ҳамаи мардуми сарзамиҳои дурдаст, ҳамаи подшоҳон «омурӣ», ҳамаи чодарнишинон,

30. маро хироҷ гузориданд ва дар Бобул бар ман бӯса заданд. Аз... то Ошур¹¹ ва Шуш.

31. Ман шаҳрҳои Агадиҳ, Ишнуна, Замбон, Митурну, Дир, сарзамини Гутён ва шаҳрҳои кӯҳани он сӯи Даҷларо, ки вайрон шуда буд, аз нав соҳтам.

32. Фармон додам тамоми ниёишгоҳҳоеро, ки баста шуда буд, бикшоянд. Ҳамаи худоёни ин ниёишгоҳҳоро ба ҷоҳои худ бозгардондам.¹² Ҳамаи мардумонеро, ки пароканда ва овора буданд, ба ҷойгоҳҳои худ баргардондам. Ҳонаҳои вайрони ононро обод кардам. Ҳамаи мардумро ба ҳамbastagӣ фаро хондам.

33. Ҳамчунин, пайкараи Ҳудоёни Сумер ва Аккадро, ки Набунаид бидуни воҳима аз Ҳудои бузург ба Бобул оварда буд; ба хушнудии Мардук, ба шодӣ ва хуррамӣ,

34. ба ниёишгоҳои худашон бозгардондам,¹³ бишавад, ки дилҳо шод гардад. Бишавад, Ҳудоёне, ки ононро ба чойгоҳои муқаддаси нахустинашон бозгардондам,

35. ҳар рӯз дар пешгоҳи Ҳудои бузург бароям хостори зиндагонии баланд бошанд. Бишавад, ки суханони пурбаракат ва некгоҳона бароям биёбанд. Бишавад, ки онон ба Ҳудои ман Мардук бигӯянд:

«Ба Курушшоҳ, подшоҳе, ки туро гиромӣ медорад ва писара什 Камбуҷия чойгоҳе дар сарои сипанд¹⁴ арzonӣ дор».

36. Бегумон дар рӯзҳои созандагӣ ҳамагӣ, мардуми Бобул, подшоҳро гиромӣ доштанд ва ман барои ҳамаи мардум ҷомеае ором фароҳам соҳтам (сулҳу оромишро ба тамоми мардум ато кардам).

* * *

37. ...ғоз, ду ӯрдак, даҳ қабӯтар. Барои ғозҳо, ӯрдакҳо ва қабӯтарон...

38. ...бо рӯи бузург шаҳри Бобул ба номи Эмагур - Инилилро устувор гардонидам...

39. Девори очурии хандақи шаҳрро,

40. ...ки ҳеч як аз шоҳони пешин бо бардагони ба бекорӣ гирифташуда ба поён нарасонида буданд,

41. ...ба анҷом расонидам.

42. Дарвазаҳои бузург барои онҳо гузоштам бо дарҳое аз ҷӯби «сидар» ва рӯкаше аз муфаррағ.

43. ...катибае аз подшоҳе пеш аз ман ба номи Ошурбонипал.

44. ...

45. ...барои ҳамеша!¹⁵

КАТИБАИ АРИЯРАМНА ДАР ҲАМАДОН¹

§ 1. 1-3. Ариярамна² – шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳ дар Порс³, писари шоҳ Чишиш, набераи Ҳаҳоманиш.⁴

§ 2. 4-9. Шоҳ Ариярамна гӯяд: ин кишвари порс, ки ман дорам, ки [дорои] аспони хуб ва мардони хуб [аст], Ҳудои бузург, Аҳурамаздо⁵ ба ман фармуд. Ба хости Аҳурамаздо ман шоҳи ин кишвар ҳастам.

§ 3. 9-11 Шоҳ Ариярамна гўяд: Ахурамаздо ба ман ёрӣ кунад.

КАТИБАИ АРШОМА ДАР ҲАМАДОН¹

§ 1. 1-4. Аршома² - шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳ дар Порс, писари шоҳ Ариярамна, ҳахоманишӣ.

§ 2. 5-14. Шоҳ Аршома гўяд: Ахурамаздо – Ҳудои бузург, ки бузургтарини Ҳудоён [аст], маро шоҳ кард. Ў кишвари Порсро, ки [дорои] мардуми хуб ва аспони хуб [аст], ба ман фармуд. Ба хости Ахурамаздо ин кишварро дорам. Маро Ахурамаздо бипоёд ва хонадони маро ва ин кишварро, ки дорам, ў бипоёд.

КАТИБАҲОИ КУРУШИ ДУВУМ¹

1. {Куруш шоҳи ҷаҳон аст, шоҳи бузург, шоҳи тавоно, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад...} шоҳи манотики ҷаҳон {...}

2. {...} бузург, як нотавон² барои фармонравӣ бар Куруш гузашта шуд {...} ў фармон дод бадалҳоро ҷойгузини он кунанд³; ў фармон дод, ки бадали Исагиларо соҳтанд {...} барои Үр ва дигар шаҳрҳои оинӣ, маносике, ки шоистаи онҳо набувад⁴ {...} ҳар рӯз бидуни шармандагӣ сӯҳбат мекард⁵ ва аз рӯи шарорат маросими маъмулии қурбониро мутавакқиф кард {...} ў мудом ба шаҳрҳои оинӣ {осеб} расонд; эҳтиром ба Мардук, шоҳи Ҳудоёнро ба фаромӯшӣ афканд (?)

3. Ў мудом дар шаҳраш⁶ шарорат кард ва ҳар рӯз {...} мардумонаш, ў фармон ба нобудии онҳо медод, бидуни лаҳзае тавакқуф онҳоро ба зери юғ мебурд⁷, ҳамаи онҳоро; ба далели шукӯҳҳояшон, Анлили Ҳудоён⁸ ҳашмгин ва сарзаминашон {...}⁹; Ҳудоёне, ки дар миёни онҳо зиндагӣ мекарданд, манозили худро¹⁰ тарқ карданд; ба далели ҳашми ў, ў онҳоро ба Бобул бурд; Мардук {...} баргашт; ба сӯи маконҳое, ки манозилашон аз миён рафта буданд ва ба сӯи мардумони Сумер ва Аккад, ки ба аҷсад шабоҳат доштанд, ў масири худро тағйир дод {...}, ў дилаш ба раҳм омад.

4. Саросари сарзаминҳо, ҳамаи онҳоро баррасӣ кард, ба ковиш дар онҳо пардоҳт, дасташро гирифт¹¹; Куруш, шоҳи Аншон, ў номашро эълом кард, ўро ба подшоҳӣ дар тамоми ҷаҳон хонд; ў фармон дод, ки сарзамини Гутӣ пеши пои ў сар ҳам

кунанд, тамоми гурӯҳҳои манда¹²; мардумони сиёҳсарро¹³, ки ба дasti ўшикает дод, Куруш бо ростӣ ва адолат онҳоро пазирафт; Мардук, Худои бузург, нигоҳбони мардуми хеш, ба корҳои нек ва қалби дурусткори ўнигарист.

5. Ба ўро фармон дод ба самти шаҳраш, Бобул биравад, ва ўро дар роҳи Бобул ба роҳ андохт, дар ҳоле ки дар канори ў монанди як дӯст ва як ҳамроҳ гом бармедошт; сипоҳиёни азимаш, ки монанди обҳои рӯдҳона қобили шумориш набуданд, силоҳҳояшонро бардоштанд ва дар канори ў ба роҳ афтоданд; бидуни корзор ва мубориза ўро ба шаҳри Бобул, шаҳри хеш ворид кард; ў Бобулро аз бадбахтӣ раҳонид; Набунаидро бад-ӯ супурд, шоҳе, ки ўро парастиш намекард.

6. Ҳамаи мардуми Бобул, мардуми Сумер ва Аккад, ҳамаи бузургон ва соҳибмансабон, дар баробари ў сар фуруд оварданд, пои ўро бӯсиданд; аз подшоҳии ў хушҳол шуданд, чехраҳояшон дураҳшон шуд; Худовандгоре, ки ба юмни кӯмаки ў мурда дубора ҷон гирифт¹⁴, ҳамаро дар муқобили нобудӣ ва фалокат бипоид, онҳо ўро ситоиш карданд ва номашро гиромӣ доштанд.

7. «Ман Куруш, шоҳи ҷаҳон, шоҳи бузург, шоҳи тавоно, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Аккад, шоҳи ҷаҳор минтақаи ҷаҳон, писари Камбуция, шоҳи бузург, шоҳи Аншон, натиҷаи Чишпиш, шоҳи бузург, шоҳи Аншон, табори ҷовидонаи подшоҳӣ¹⁵, он ки Бил ва Набу шаҳриёрияшро гиромӣ доштанд, он ки онҳо барои шодии дили хеш шаҳриёрияшро орзу мекарданд.

8. Замоне, ки ба сулҳ вориди Бобул шудам ва замоне, ки дар миёни суруру шодӣ таҳти фармонравоиро дар коҳи шоҳзодагон барқарор кардам,¹⁶ он гоҳ Мардук, Худой бузург, қалби бузурги Бобулиёнро {мусахҳари ман кард}, дар ҳоле ки ҳар рӯз парастиши ўро тадовум бахшидам; сипоҳиёни бисёрам ба сулҳ вориди Бобул шуданд; ҳамаи Сумер ва Аккадро аз ҳар навъ таҳдиде ҳифз кардам.

9. Дар сулҳ шаҳри ў, Бобулро устувор сохтам ва тамоми шаҳрҳои оинии ўро; сокинони Бобул, ки манозилашон {...}, бар хилофи хости Худоён {...}, юғе, ки шоистаатон набуд, ман онҳоро барандоҳтам, фақрашонро аз миён бурдам; аз корҳои неки ман Мардук, Худои бузург ба ваҷд омад ва ў лутфи ҳайрҳоҳонаи худро ошкор кард нисбат ба ман, Куруш, шоҳе, ки ўро гиромӣ медорад ва нисбат ба Камбуция,¹⁷ писаре аз тани ман, низ нисбат ба ҳамаи сипоҳиён; акнун, мо дар баробари ў волотарин пояи Худоияшро сутудем.

10. Ҳамаи шоҳоне, ки бар таҳт нишастанд, аз ҳамаи манотики ҷаҳон; аз дарёи Илё то дарёи Сафло,¹⁸ ки дар {шаҳрҳо}

зиндагӣ мекунанд, шоҳони Омуро, ки дар зери чодарҳо зиндагӣ мекунанд, ҳама барои ман хироҷи сангине оварданд ва дар Бобул поҳои маро бӯсиданд;¹⁹ аз Замбан, аз Митурну, аз Дер то сарзамини Гӯтӣ, то шаҳрҳои {он сӯи} Даҷла, ки пояҳояшон аз муддатҳо пеш раҳо шуда буданд, Ҳудоёнро, ки манзилгоҳашон он ҷо буд, дубора баргардондам ва барои онҳо манзилгоҳе ҷовидона соҳтам; ҳамаи мардумро як ҷо фароҳам овардам ва онҳоро муҷаддадан дар манзилҳояшон мустақар кардам.

11. Ва Ҳудоёни Сумер ва Аккадро, ки ба рағми ҳашми Ҳудои Ҳудоён Набунаид ба Бобул бурда буд, онҳоро дар миёни шодӣ, ба дастури Мардук, дар маобадашон, дар манзиле, ки дилро шод мекард, қарор додам; ҳамаи Ҳудоёне, ки ман ба шаҳрҳояшон баргардондам, ҳар рӯз дар баробари Бил ва Набу бо лутф бихоҳанд дарозии рӯзҳои зиндагии маро; ки барои ман саҳт лутфомез бар забон оваранд ва ба Мардук, Ҳудои ман бигӯянд:

12. Куруш, ки туро меситояд ва писараши Камбучия, битавонанд салтанати {...} шон {...} ман ҳамаи онҳоро дар манзиле ором мустақар кардам {...}, {...як} гоз, ду ўрдак ва даҳ қабӯтар, барои ғозҳо, ўрдакҳо ва қабӯтарон {...}.

13. {...} ман афзудам {...} девори Имгуру – Ийилил, бо рӯи бузург Бобулро, ки хостам соҳтмонашро истеҳком бахшам ва {...}; канораҳо бо очур, дар канораи ҳандакҳои шаҳр, ки шоҳи пешин, соҳтан {...} {оғоз} карда буд дар беруни {...}, коре, ки ҳеч шоҳе накарда буд, гурӯҳҳояш бо бегорӣ (?) {...} дар Бобул {...} бо {қир} ва очур соҳтам, {...} ҷадид ва {...} бо пӯшише аз муфаррағ, даргоҳҳо ва аз {забонаҳо}.

14. {...} катибае аз Ошурбонипол {...} шоҳе, ки пеш аз ман буд {...} {...} то абад.

КАТИБАИ ДОРО ДАР БИЙСТУН¹

I

Ман Доро [ям] шоҳи бузург, шоҳиншоҳ, (шоҳи шоҳон), шоҳи порс, шоҳи дихон, пури Виштосп, навоҳи Аршама, Ҳаҳомаиши.

Дорои шоҳ мегӯяд: падари ман Виштосп [аст], падари Виштосп-Аршама, падари Аршама Ариярамра, падари Ариярамра Чишпиш, падари Чишпиш-Ҳаҳоманиш.

Дорои шоҳ мегӯяд: аз ин рӯ моро Ҳахоманишӣ мегӯянд. Аз овони бостон мо аз озодагонем, аз овони бостон [аст] ки тухми (парваз) мо шоҳ аст.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ҳашт [кас] аз тухми (парваз) ман пештар шоҳ буданд. Ман нуҳумам. Нуҳ кас пайдарпай шоҳ будем.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба бузургии Ахурамаздо аст ки ман шоҳам. Ахурамаздо маро шоҳӣ бидод. Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст он дихоне (кишвар) ки [зери дasti] ман омаданд; ба бузургии Ахурамаздо ман шоҳшон будам: порс, Ҳузистон (Элам), Бобируш. Ассурия, Арабия, Миср [кишвари онҳое ки] фаросуи дарёанд, Спарда, Иония, Мод, Армина, Каппа- докиа, Парфия, Дрангиана, Ариа, Ҳваразмиа, Ҷохтириш, Сугд, Гандора, Сака (Скифия), Саттагидиа, Арахозиа, Мака фароҳам (дар маҷмӯъ) 23 дих.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст диқҳое ки [зери дасги] ман омада; ба бузургии Ахурамазда онҳо бандай мананд. ба ман боч овардандӣ, ҳар чӣ-шон ки ман мегуфтам- ба шаб аст ай руз-он [ичро] карда мешуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: дар ин дихҳо мардеро ки арҷманӣ мебуд, бартар медоштам, [мардеро] олак буд уро ман ба пурсиши хуб мепурсидам. Ба бузургии Ахурамаздо дар ин дихҳо доди маро гиромӣ доштандӣ, ҳар чӣ аз [ҷониби] ман гуфта будӣ, он кардандӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ахурамаздо ин шоҳиро ба ман дода. Ахурамаздо ёrim дода то ман ин шоҳиро дорам. Ба бузургии Ахурамаздо ин шоҳиро дорам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин карда шуд аз ҷониби ман пасон - он замон ки ман шоҳ будам. Камбуция ном пури Куруш-аз тухми мо ин ҷо ў шоҳ будак. Ў Камбуцияро биродаре бо номи Бардиа буда ҳаммодару ҳампидари Камбуция. Пасон Кам- бучия ў Бардиаро бикушт (куштак). Он замон ки Бардиаро бикушт, мардум оғаҳӣ надошт(ак) ки Бардиа кушта гашта. Пасон Камбуция ба Миср бишуд. Он замон ки Камбуция Миср бишуд, мардум [бад] олак буда; пасон дурӯғ ба ҳама дихҳо бад паҳн гашт ба Порсу ба Моду дигар дихҳо.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон як марде буд муғ ба ном Гаумата – ў аз Пайшийауводо аз Аракадриш ном қуҳистоне аз ҳамон ҷо ошуబ барпо кард (сар бар дошт). [Аз миён] 14- ум рузи моҳи Вийахна пур (сипарӣ) шуда буд ки ў сар бардошт. Ў мардумро ҷинин дурӯғ гуфта: «Ман Бардиаам ки пури Куруш[аму] бародари Камбуция». Пасон мардум ҳама аз Камбуция рӯ

битофт (паймон бо ў бишикаст); бо ў шуданд ба Порсу Моду ба дигар дихҳо. Шохиро ў гирифта. Он замон ки шоҳӣ гирифта шуд, рӯзи 9-уми моҳи Гармапада пур (гузашта) буд. Камбуция ба марги (ба дасти) худ бимурд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин шоҳӣ, ки Гауматаи муг аз Камбуция ба зурӣ ситад, аз аввалзамон они тухми (парвази) мо будак ки пасон Гауматаи мугаш аз Камбуция биситад ва Порсу Мод дигар дихҳо пиромуни ў омаданд, онҳоро ў моли хеш гардонд ва ў [худ] шоҳ буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: набуд марде - на порс на мод - хич кас аз тухми мо ки ў Гауматаи мугро ронда-аз-шоҳӣ (маҳ- рум) бигардонад, мардум аз-иш бисер овон буд ки метарсид. Мардумро бас ў кушта будак ки Бардиаро медонистанд. Аз ин рӯ мардумро меқушт ки «Биё то нашносандам ки ман Бардия нестам пури Куруш». Касе хич наёриста чизе пиромуни Гауматаи муг гуфтан то ман омадам. Пасон ман аз Аҳурамаздо ёрӣ хостам. Аҳурамаздом ёрӣ бидод. Аз моҳи Багайодиши 10 рӯз пур (гузашта) буд ки ман або андак мар- дон ў Гауматаи мугро бикуштам ва ў мардонашро ки пештар ёриш буданд. Дар Сикайауватиши ном дизе (беша) дар дихи (кишвар) Нисои Мод - ҳамон ҷо ман куштамиш, ман аз-иш шоҳиро бистадам. Ба бузургии Аҳурамаздо ман шоҳ будам. Адурамаздо шоҳиро ба ман бидод.

Дорои шоҳ мегӯяд: шоҳиро ки аз тухмаи мо рабуда шуда буд, (онро) ман ба ҷои худ нишондам (айнан: ба ҷои худ нишонда кардам), ман айадонҳоро ки Гауматаи муг канда вайрон карда буд, ба ҷой барқарор кардам, чунонки як замоне буд. Ман ба мардум ҷароғоҳ, ҷорвошонро, ҳону мо- нишонро ки Гауматаи муг аз-шон рабуда буд, баргардон- дам. Ман мардумро ба ҷову пошон бар гардонам - ҳам мардуми Порсу Моду ҳам дигар дихҳоро. Чунонки як замоне буд, ҳамон тавр ман ҳар ҷӣ ки рабуда шуда буд, ба ҷойш баргардондам. Ба бузургии Аҳурамаздо ман ин кардам: ман ҳар ҷӣ дар кушидам то вис (хонадон) монро ба ҷой [-и ас- лиш] чунонки як замоне буд, бар гардонам.

Ман чунон даркушидам ба бузургии Аҳурамаздо – ки Гауматаи муг виси (хонадони) моро натавонист бибарад.

Дорои шоҳ мегӯяд: ман ин кардам пасон – он замон ки шоҳ будам.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман Гауматаи мугро бикуштам, пасон Отрина ном марде пури Упадарма ба Ҳузистон (Элам) ошуб барпо кард ва чинин гуфт ба мардум: «Ман

шоҳи Хузистонам». Пасон Хузистон ошубгар буд, або Отрина бишуд ва ў шоҳ буд ба Хузистон. Ва марде бобулий [аст], ба ном Надинта-байра (Надинту-Бел) пурни Айнайра - ў ошуб ба Бобулистон барпо кард. Ба мардум чинин дуруг гуфта: «Ман Набукудрачари (Небукудразар) пурни Набунатаҳ (Набонид)-ам. Пасон мардуми Бобул ҳама або ў Надинтабайра бишуданд. Бобул ошубгар буд. Шоҳии Бобулро ў гирифт».

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман [гумоштам] фиристодам ба Хузистон. Ў Отрина баста оварда шуд ба пеши ман, ман бикуштамаш.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Бобул бишудам бар алайхи ў Надинтабайра ки хешро Набукудрachaра хонда буд. Лашкари Набукудрachaра [рӯди] Тигрро нигоҳ медошт. Он ҷо нишеман гузида буд (истода буд) чи [ӯ рӯд] қасногузар буда. Пасон ман корро (лашкарро) [қисман] ба машкҳо афкандам (чой кардам), [бархеи] дигаришро ба шутурҳо суворӣ кардам (айнан: шутурсувор кардам), ба бархеи дигарашро ба асп овардам. Аҳурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо Тигрро гузаштем, он ҷо ў коре (лашкар) ки аз Надинтабайра буд, ман бикуштам бисёр. Рузи 26-уми моҳи Отрийодиа гузашта буд ки мо ҷанг овардем (корзор кардем).

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Бобул бишудам. Ба Бо-бул ҳануз наомада будам ки у Надинтабайраи [худро] Набукудрachaра хонда биомад ба Зозона ном шахраке дар кинори рӯди Уфрат або кори (силоҳ лашкар) муқобили ман то ба ман корзор қунад. Пасон мо корзор кардем. Аҳурамаздо ёрӣ бидодам. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи Надинтабайраро ман бикуштам бисёр. Бархеи аз [сипоҳиёниш]-ро ба об (яънӣ рӯд) биандоҳтам ки обшон бибурд. Рӯзи 2-уми Аномакия гузашта буд ки мо ў корзорро кардем.

II

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон Надинтабайра або суворони кам ба Бобируш (Бобул) бигурехт. Ў ба Бобируш бишуд. Пасон ман ба Бобируш бишудам. Ба бузургии Аҳурамаздо ман ҳам он Бобирушро гирифтам (ва) ҳам ў Надинтабайраро гирифтам (гирифтор кардам). Пасон ў Надинтабайраро ман ба Бобируш бикуштам.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман ба Бобируш будам, ин дихҳо аз ман нофармон бишуданд: Порс, Увция (Элам ё Хузистон), Мод, Ассирия, Миср, Порт (Парфия), Маргуш, Сатагуш, Сака (Скифия).

Дорои шоҳ мегӯяд: Мардиа ном марде буд, пури Чичаҳриш. Дар Куганака ном шахраки Порс - меистод — аз ҳамон [ҷо] ошуб бар хезонд. Ба мардуми Ҳузистон ўчинин гуфт: «Ман Иманишам - шоҳи Ҳузистон».

Дорои шоҳ мегӯяд: дар он ҳангом ман ба Ҳузистон [ки] наздик будам, ҳузистониён аз ман битарсиданду Мартиаро ки миҳтар (саҷваршон) буд, гирифтор карданد (бигирифтанд) ва биқуштандаш.

Дорои шоҳ мегӯяд: Фравартиш ном марди модие буду аз Мод ошуб бар хезонд. Мардумро чинин гуфт: «Ман Ҳшатритаам аз тухмаи (парваз) Уваҳштраҳ (Киаксар)». Пасон сипоҳи модӣ ки ба вис (дарбор, дар) [буд]-у [онҳо] ба ростои ман ошубгар гаштанд бо ў Фравартиш бишуданд. Ў шоҳ буд ба Мод.

Дорои шоҳ мегӯяд: сипоҳи порсиву модӣ ки бо ман буд - ў кам [ки] буд, пасон ман сипоҳ фиристондам Видарна ном порс бандай (гумоштаи) хешро ба [саҷ]-шон миҳтар (саҷвар) карда. Ин буғуфтамшон: «Биравед[у] ў сипоҳи модиро ки худро аз [они] ман намегӯяд, бизанд (биқушед)!» Пасон ў Видарна або сипоҳ бишуд [...]. Чун ба Мод фаро бирасид, - дар Мод Моруш ном шахраке [ст] - он ҷо корзор кард бо [сипоҳи] модӣ. Оне ки миҳтари (саҷвар) Модҳо буд – ў ҳангом он ҷо набуд. Аҳурамаздо ба ман ёрӣ бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман он сипоҳи ошубгарро биқушт бас (саҷбасар). Рӯзи 27-уми моҳи Аноманака гузашта буд ки бо-шон корзор кардам. Пасон ў сипоҳи ман - дар Мод Кампанда ном дихе[ст] - ҳамон ҷо бимонд [ҳайрон], то ман ба Мод расидам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Додаршиш ном арманӣ бандай ман [аст]-уро ман (ба) Арминия фиристодам. Чининиш бигуфтам: «Бирав туvu сипоҳе ки нофармон [асту], худро аз [они] ман намегӯяд - ўро бизан (биқуш)». Пасон Додаршиш бишуд. Чун ба Арминия бирасид, ошубгарон фароҳам омаданд то або Додаршиш корзор кунанд. Зузах ном рустое[ст] дар Арминия - дар ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ бидодам. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (биқушт бас (саҷбасар)). Ҳин, аз моҳи Тураваҳара 8 рӯз гузашта буд ки бо шон (ба саршон) корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: бори дуюм ошубгарон фароҳам омаданд алайҳи Додаршиш то корзор [бо-ш] биқунанд. Тигр ном диз[ест] ба Арминия - ҳамон ҷо корзор карданд. Аҳурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Аҳурамаздо сипоҳи ман ў сипоҳи нофармонро бизад (биқушт) бас (саҷбасар). Ҳин, аз моҳи Тураваҳара 18 рӯз гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба сеюмин бор ошубгарон фароҳам омаданд [то] алайҳи Додаршиш корзор биқунанд. Дар Арминия Уйамо ном дизе[ст] - дар ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (биқушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Сайграчиш 9 рӯз гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд. Пасон Додаршиш то ман ба Мод расидам ба Арминия маро [ҳайрон интизор] бимонд.

Дорои шоҳ, мегӯяд: пасон у Ваумиса ном порс - бандай ман (худам)-ро ба Арминия фиристодам. Ин бигуфтамиш: «Бирав у сипоҳи ошубгарро [ки] худро аз [они] ман намегӯяд, бизан (биқушт)». Пасон Ваумиса бишуд. Чун ба Арминия фаро расид, пасон ошубгарон фароҳам омаданд то алайҳи Ваумиса корзор биқунанд. Изала ном дихест дар Ассирия - ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (биқушт) бас (сарбасар). Ҳин, 15 рӯз аз моҳи Аномака гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ба бори дуюм ошубгарон фароҳам омаданд то ба Ваумиса корзор кунанд. Аутийора ном дих [ест] дар Арминия - дар ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (биқушт) бас (сарбасар). Ҳин фарҷоми моҳи Тураваҳара буд ки бо-шон корзор шуда буд. Ваумиса маро [ҳайрон интизор] ба Арминия бимонд то ман ба Мод расидам.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман аз Бобируш раҳсипор шудам ба Мод шудам. Чун ман фаро ба Мод расидам, -[он ҷо, бо] Кундура ном шаҳраке[ст] дар Мод - аз он ҷо ӯ Фравартиши модӣ ки хешро шоҳи Мод хонда, омада буд або сипоҳ то бо ман корзор кунад. Пасон корзор кардем. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи Фравартишро ман бизадам (биқуштам) бас (сарбасар). Ҳин аз моҳи Адуканай- ша 25 рӯз гузашта буд ки мо корзор кардем.

Дорои Шоҳ мегӯяд: пасон Фравартиш бо суворони кам бигурехт ва ба Рай (Рага) ном дихи Мод бишуд. Пасон ман аз пайиш сипоҳ фиристодам. Фравартиш гирифтор оварда шуд назди ман. Ман нойу (биниву) гушӯсу забониш бибуридам ҳамчинин як ҷашмиш бикофтам, бар дарам баста доштимиш ҳама мардум дидиш, пасон ба Ҳамадон сари сихиш кардам ва ӯ мардонеро ки пештар ёрониш буданд, ба Ҳамадон бар як диже ба доршон биовехтам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Читратахма ном марде сагартӣ - у ба ростои ман ошубгар буд. Ба мардум ин бигуфт: «Ман шоҳам ба Сагартия аз тухмаи (парваз) Уваҳштар (Киаксар)». Пасон он сипоҳи порсӣ ва модӣ-[мро] фиристодам [бар алайх-ш], Таҳмаспода ном Модӣ бандай ман (худам)-ро ба [сар]шон миҳтар (сарвар) бикардам. Ҳин, чинин бигуфтамшон: «Бираавед, сипоҳи ошубгарро ки аз [они] ман хешро намешуморанд, (айнан: намегӯянд), бизанд (бикушед)». Пасон Таҳмаспода або сипоҳ бишуд [ба Сагартия] ва корзор кард або Читратахма. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи ошубгарро бизаду (бикушт) Читратахма гирифтор ба назди ман оварда шуд. Пасон ман нойу (бани) гушҳош бибуридам, ҳамчинин як ҷашмиш бикофтам, ба дарбориши баста бидоштам то ҳама мардум дидиш. Пасон дар Арбайра сари сихиш кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Партава (Парфия, Паҳла) ва Виркания(Гургон) ошубгар буданд ба ростои ман. [Хешро] аз [они] Фравартиш мегуфтанд. Виштосп - падари ман ба Порт буд - ӯро мардум бигузошт[у] ба ростои ӯ ошубгар буд. Пасон Виштосп або сипоҳе ки ёрони наздикиш буд[анд], бишуд [ба...]. Виспаузотиш ном шаҳраке[ст] дар Порт -дар ҳамон ҷо корзор кард або паҳлавиён (портиён) Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо Виштосп у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Ҳин, аз моҳи Вийахна 22 рӯз гузашта буд ки корзор карда шуд.

III

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипоҳи порсиро назди Виштосп фиристондам аз Рага (Рай). Ҷун у сипоҳ назди Виштосп фаро расид, пасон ӯ сипоҳ аз ҷониби Виштосп пазируфта гашт ва ӯ [ба...] бишуд. Патигирбайа ном шаҳраке[ст] дар Порт - ҳамон ҷо у Сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Гармапода як руз гузашта буд ки бо-шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон[у] дих аз [они] ман буд. Ин аст [он ҷизе] ки аз [ҷониби] ман ба Порт карда (шуда).

Дорои шоҳ мегӯяд: Маргуш ном дих[ест] -ӯ ба ростои ман ошубгар буд. Марде[ст] маргуши Фрада ба ном - уро миҳтаршон гумоштанд. Пасон ман Додаршиш ном порс - бандам хеш ҳшатрапаванти (сатрап) Боҳгишро бар алайхи ӯ фиристодам. Ин бигуфтамиш: «Бираав он сипоҳеро ки хеш ро аз [они] ман намегӯянд, бизанд (бикуш)». Пасон Додаршиш або сипоҳ ба [...]

бишуд, корзор кард або маргиюшиён. Ахурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипохи ман у сипохи ошубгарро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Отриёда 13 рӯз гузашта буд ки абошон корзор карда шуда буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон [у] дих аз [они] ман буд. Ин аст [он чизе] ки аз [ҷониби] ман ба Бохтириш карда [шуда].

Дорои шоҳ мегӯяд: марде Вахйаздота ба ном - Торава ном шаҳраке, Йаутия ном кишваре ба Порс [аст] он ҷо мезист, ӯ дубора ошуб барпо кард ба порс. Мардумро ӯ чинин гуфт: «Ман Бардиаам писари Куруш». Пасон сипоҳе ки ба дарбор аз Йадойа (Аншан) пештар [омада буд] ба ростом ошубгар буд; або ӯ Вахйаздота бишууд. Ӯ шоҳ буд ба Порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипохи порсӣ ва модиро ки зий ман буд, фиристодам. Артавардия ном порс бандай хешро (айнан: манро) ба саршон миҳтар (сарвар) кардам. Ӯ пораи дигари сипохи порсӣ пас аз ман ба Мод бишууд. Пасон Артавардия або сипоҳ ба Порс бишууд. Чун ба Порс фаро ра- сид, - Раха ном шаҳраке ба Порс[аст] аз ҳамон ҷо ӯ Вахйаздотаи худро Бардия гуфта (хонда) биомад то або сипоҳ [- и хеш] ба Артавардия корзор кунад. Пасон корзор карданд. Ахурамаздом ёрӣ бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман ӯ сипоҳи Вахйаздотаро бизад (бикушт) бас. Аз моҳи Ту- раваҳара 12 рӯз гузашт буд ки або-шон корзор карда (шуда).

Дорои шоҳ мегӯяд; пасон ӯ Вахйаздота бо суворони кам гурехт ба Пайшиуводо бишууд. Аз он ҷо сипоҳеро азхудӣ кард, сипас аз он ҷо биомад то ба Артавардия корзор кунад. Парга ном қӯҳистон[аст] - ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи Вахйаздотаро бизад (бикушт) бас (сарбасар). Аз моҳи Гармапада 5 рӯз гузашта буд ки абошон корзор карда (шуд). Ва ӯ Вахйаздота гирифта шуд ва мардоне ки пештар ёриш буданд, [низ] гирифта шуданд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман Вахйаздота ва мардоне ки пештар ёрониш буданд - Уводайкайа ном дих [ест] ба Порс - ҳамон ҷо ба сихшон нишондам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин[аст] он [ҳама чизе] ки аз ҷониби ман карда (шуда) ба Порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: у Вахйаздотаи Арахозия ки худро Бардия хонда ӯ [худ] сипоҳ[е] фиристод ба Ҳараҳуватиш (Арахозия) ба [сари] Вивона ном порс бандай ман, ҳшатрапаванти (сатрап) Ҳараҳуватиш. Мардеро миҳтар (сарвар) бикард чинин бигуфтшон: «Биравед Вивонаро бизанед (бику- шед)

ва у сипоҳеро ки худро [моли] Дорийуш мегуяд (мехо- над)». Пасон ў сипоҳ ки Вахйаздота баҳри ба [сари] Вивона корзор кардан фиристод, бишуд. Капишакониш ном диз [ест]

- ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) сарбасар. Аз моҳи Аномака 13 рӯз гузашта буд ки ба [сар]шон корзор карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пас аз он [боз] ошубгарон фароҳам омаданд то ба Вивона корзор кунанд. Гандутава ном дих [аст] - ҳамон ҷо корзор карданд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо сипоҳи ман у сипоҳи ошубгарро бизад (бикушт) сарбасар. Аз моҳи Вӣҳна 7 рӯз гузашта буд ки корзор або-шон карда шуд.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ў мард ки ў сипоҳро миҳтар буду ўро Вахйаздота ба сари Вивона фиристода буд-ӯ бигу- рехт або суворони кам, бишуд [кучое]. Аршода ном диз [аст] ба Ҳараҳувайтиш - пас аз он [боз] зий он омад. Пасон Вивона або сипоҳ аз пайиш бишуд. Он ҷо у гирифтиш (гирифткор-ш кард) ва мардонеро ки пештар ёвариш буданд, бизад (бикушт).

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ў дихи (кишвар) ман буд. Ин [аст] он [ҳама чизе] ки аз ҷониби ман карда шуда ба Ҳараҳувайтиш.

Дорои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман ба Порсу Мод будам, бори дуюм бобулиҳо паймоншикастам буданд. Марде Арҳа ном, арманӣ, пури Ҳалдита - ў ошуб барпо кард ба Бобул. Дубола ном дих [аст] - аз он (ҳамон) ҷо ў ба мардум ин дурӯғ гуфт: «Ман Набукудрачара (Небучадрезар)-ам пури Набунайта (Набонид)». Пасон мардуми Бобул паймон шикаста-м буду або у Арҳа бишуд. Бобулро у гирифтак. Ў шоҳ буд ба Бобул.

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман сипоҳ ба Бобул фиристодам. Виндафарна ном порс, бандай худам (айнан: ман) - уро миҳтар-шон кардам (гумоштам). Ин гуфтам-шон: «Бираведу ў сипоҳи бобулиро бизанед (бикушед) ки худро [моли] ман намегуяд (намехонад)». Пасон Виндафарна або сипоҳ ба Бобул бишуд. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод. Ба бузургии Ахурамаздо Виндафарна бобулиёнро бикушт ва баста овард. Рӯзи 22-уми моҳи Вирказана гузашта буд ки он ҷо ў Арҳаи хешро Набукудрачара гуфта ва мардоне ки пештар ёриш буданд, гирифта (дастгир) шуданд. Пасон [ман] ҳишта додам (фармудам) то Арҳаву мардоне ки пештар ёвари ў буданд, ба Бобул ба сих нишонда (шуда) бошанд.

IV

Дорои шоҳ мегӯяд: ин [аст ҳама он чизе] ки аз ҷониби ман карда шуда ба Бобул.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин [ҳама он чизе] ки ман кардам ба бузургии Аҳурамаздо ҳама танҳо дар [худуди] як сол [аст], пасон аз он ки ман шоҳ будам. 19 корзор кардам, ба бузургии Аҳурамаздо ман бизадамшон (торуморшон кардам) ва 9 шоҳ-ро гирифгор (дастгир) кардам. Як Гаумата ном магуш буд. Ӯ дурӯғ гуфт (фираб кард [мардумро] чинин гуфта: «Ман Бардиаам ки пури Куруш [аст]». Ӯ Порсро ошубгар гардонд. Як Отрина ном ҳузистонӣ [буд]. У [мардумро] фираб кард, чинин гуфта: «Ман шоҳам дар Ҳузистон». Ҳузистонро ошубгар гардонд ба ростои ман. Як Надингтабайра ном Бобулӣ [буд]. Ӯ [мардумро] фираб кард, чинин гуфта: «Ман Набукудрachaaraam ки писари Набунайта [аст]». Ӯ Бобулро ошубгар гардонд (кард). Як Мартиа ном порс [буд]. Ӯ [мардумро] фирефт чинин гуфта: «Ман Иманишам. Шоҳ дар Ҳузистон». Ӯ Ҳузистонро ошубгар гардонд. Як Фравартиш ном Мод [буд]. У [мардумро] фирефт (дурӯғ гуфт) чинин гуфта: «Ман Ҳшатритаам аз парвази Уваҳштра (Киаксарес)». Ӯ Асагартиаро ошубгар гардонд. Як Фрода ном Моргавӣ [буд]. Ӯ фирефт (дурӯғ гуфт) [мардумро] чинин гуфта: «Ман шоҳам дар Маргиана». У Маргианаро ошубгар кард. Як Ваҳйаздота ном порс [буд]. У [мардумро] фирефт, чинин гуфта: «Ман Бардиам, пури Куруш». У Порсро ошубгар кард. Як Арҳа ном арманӣ [буд]. У [мардумро] фирефт, чинин гуфта: «Ман Набукудрachaaraam ки пури Набунайта [аст]». Бобулро ошубгар кард.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин 9 шоҳро ман дар он корзорҳо гирифтор кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин аст он диҳҳо ки ошубгар буданд. Фираб (дурӯғ)-шон ошубгар кард чи онҳо мардумро фирефт- танд (дурӯғ гуфтанд). Пасон Аҳурамаздо ба дasti маншон биспард. Ҳар чӣ маро хоҳиш буд (коми ман буд) бад-ишон кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: «ту ка шоҳ пасон хоҳӣ буд, аз дурӯғ (фираб) ҳар чӣ метавонӣ хешро нигоҳ бидор. Марде ки у бо дурӯғ гироиш хоҳад дошт, ўро бо пурсиши хуб (чазои сазо- вор) бипурс (чазо бидех) агар мепиндорӣ ки: «Бошад ки киши- варам дуруст (бехатар) бошад!».

Дорои шоҳ мегӯяд: ин ки кардаи ман [аст] ба бузургии Аҳурамаздо [ҳамагӣ] дар [худуди] танҳо як сол бикардам. Ту ка [одами] ойинда [ҳоҳӣ буд] ин дипиро (катиба) хоҳӣ хонд, ки

кардаи ман [аст], [биё] да бовар бикун аз ў, бошад ки ту дуруғиши мапиндорӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ман тез рӯ ба Ахурамаздо овардам чи ўрост [аст] на дурӯғ. Ман ин [корро] худи ҳамон сол [-и аввал] кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба бузургии Ахурамаздо аз [чониби] ман [чизҳои] бисёри дигар низ карда (шуда) аст. Он[ҳо] дар ин нонавишта [аст] ки мабодо [он ка] ойинда [ин дипиро] ҳоҳад ҳонд, фаровониш бинамояд чизи кардаи ману аз ин бовариш наояд ва дурӯғиши бинамояд.

Дорои шоҳ мегӯяд: онон ки то ман шоҳ буданд дар як умри дирозишон ин қадар чиз накардаанд ки ман ба бузургии Ахурамаздо дар як соли сарварии хеш кардаам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ҳамакнун ки туро он чи маниш карда бовар мекунонад, пас ба хотири мардум пинҳон[-иш] мадор чи агар ин ёдоштро пинҳон намедорӣ, мардумро мегуй, Ахурамаздо ба ту дӯст бод, парвазат зиёда бод, ту худ зинда [-ву ҷовид] ҳоҳӣ буд!

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин ёддоштро пинҳон медорӣ (ҳоҳӣ дошт), ба мардумро намегуй, Ахурамаздо қушторит бод, тухмат мабод!

Дорои шоҳ мегӯяд: ин ки кардам ҳамон сол (ҳамон соли нахуст) ба бузургии Ахурамаздо кардам. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод ва дигар бағҳо (худоён) ки ҳастанд, ки на олак будам, на фиребгар (дурӯғгӯ) будам ва на зуркор (зургӯ, зулмкор) будам, на [худи] ман на [касе] аз парвазам, тибқи ростӣ рафтор бикардам, на нотавон на тавонгарро зур надодам, марде (касе) ки ба дарбори ман бо ман ҳамкорӣ кард - ўро бартар доштам (арҷ гузоштам), [касе] ки зиён овард - ўро хуфрашта (чунон ки мебояд) пурсидам (кайфар бидодам).

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ка шоҳи ойинда ҳоҳӣ буд, марде (касе) ки фиребгар (дурӯғгӯ) ҳоҳад буд ва ҳам [касе] ки зуркор (зургӯ) ҳоҳад буд - онҳоро дӯст мабош ва хуфрашта (чунон ки мебояд) бипурсон (кайфар бидехшон).

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ка ойинда ҳоҳӣ буд, агар ин дипиро ки ман навиштаам, мебинӣ ва ин пайкааро, мабодо наканишон, то тавон [дар бадан дорӣ] барои ойиндаҳо нигоҳ бидор.

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин дипиро мебинӣ ва ин пайкааро, [ва] намеканишон ва то тавон дорӣ нигоҳшон медорӣ, Ахурамаздо туро дуст бод ва парвазат зиёда бод ва дуру дароз зинда бош ва [чизе] ки бихоҳӣ кардан (ва) дар он Ахурамаздо пирузгарат (айнан: чорасозат) кунод!

Дорои шоҳ мегӯяд: агар ин дипиш ва ин пайкааро мебинӣ, меканий-шон ва то тавон дорӣ, нигаҳдоришон намекунӣ, Аҳурамаздо кушторит бод, парвазит мабод ва ҳар чӣ мекунӣ Аҳурамаздо бигзор онро вайрон кунод

Дорои шоҳ мегӯяд: ин мардон он ҷо буданд он замон ки ман Гауматай магушро ки худро Бардиа гуфта, бикуштам. Он замон ин мардон або ман ҳамчун ёрони ман ҳамкорӣ карданд: Виндафарна ном [марде] пури Войаспора, порс; Отана ном [мард] пури Тухра, порс; Гаубарува ном пури Мардуниа, порс; Видарна ном, пури Багабигна, порс; Багабухша ном пури Дотуваҳйа, порс; Ардуманиш ном пури Ваҳаука, порс.

Дорои шоҳ мегӯяд: ту ки (зи он ки) шоҳи ойинда ҳоҳӣ буд (ба) тухми (парвази) ин мардонро бартар бидор (арҷ бигзор).

Дорои шоҳ, мегӯяд: ба бузургии Аҳурамаздо ин дипиш (катиба)-ро ман ба тарзи дигар соҳтам (айн: кардам). Гузашта аз ӯ ба забони орӣ буд ва дар пуст навишта шуда буд. Гузашта аз ӯ ҳамаи (сартосари) дипиш муҳр гузошта шуда буд (бо муҳр тасдиқ, гардонда шуда буд). [Дипиш] навишта шуда буд, ба манаш бар ҳонда буданд. Пасон ин дипиш фиристо- да шуд аз [ҷониби] ман ба ҳама дихҳо (кишварҳо). Мардум ҳама ӯро хуб пазируфтанд.

V

Дорои шоҳ мегӯяд: ин [аст он ҷиз] ки ман кардам пасон ба соли сеюм он замон ки ман шоҳ будам. Ҳузистон ном дих - у ошӯбгар буд. Марде Атамайта ба ном, ҳузистонӣ буд - уро миҳтар гардонданд. Пасон ман сipoҳ фиристодам ба Ҳузистон. Гаубарува ном марде – порс, бандай хешро миҳтаршон кардам. Пасон Гаубарува ҳузистониёнро бизад (бикушт). марде ки миҳтари ишон буд, гирифтор (дастгир) шуд ва назди ман оварда шуд. Ва ман бикуштамиш. Пасон дих (кишвар) аз ман буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ӯ ҳузистониён олак (бад) буданд ва Аҳурамаздоро ёд намекарданд. Аҳурамаздоро ман ёд меку- нам. Ба бузургии Аҳурамаздо ҳар чӣ ком (ҳоҳише) ки ба рос- тошон доштам, баровардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: касе ки агар Аҳурамаздоро ёд мекунад (мепараастад) то [дар бадани ӯ] тавону неру ҳаст, ҳам ба зиндагиш ва ҳам пас аз сараш (айнан: мурданаш) шод (хушбахт) [аст].

Дорои шоҳ мегӯяд: пасон ман або сipoҳ сӯи [кишвари] сакҳо бишудам сӯи (ё бар алайҳи) сакҳое ки худҳои саррез ба сардоранд. Пасон чун ман ба дарё наздик расидам, ман дарёро або

сипоҳам бо гупсарҳо гузаштам. Пасон ман сакҳо-ро бикуштам бисёр; бархешон баста оварда шуданд назди ман ва күштамшон. Михтаршонро Сқунха ном буд - ўро гирифтор (дастгир) карданд ва назди ман оварданд. Дигарро михтар [-шон] кардам чи маро ком (хөхиш) чинин буд. Пасон дих аз ман буд.

Дорои шоҳ мегӯяд: ў сакҳо олак (бад буданд) ва Ахурамаздоро ёд намекарданд. Ахурамаздоро ман ёд мекунам. Ба бузургии Ахурамаздо ҳар чӣ хөхиш (ком) ба ростои ишон доштам, ҳамонро кардам.

Дорои шоҳ мегӯяд: ҳар кас агар Ахурамаздоро ёд мекунад то тавон [дар бадан]-иш ҳаст, ҳам ба зиндагӣ ва ҳам пас аз сараш (айнан: мурданаш) шод [аст].

КАТИБАИ ДОРО ДАР НАҚШИ РУСТАМ (DNA)¹

Бағ (худой) бузург [аст] Ахурамаздо ки ин [чизи] зеборо ки мебинй, бидод, [он худои бузург] ки одамиро [айнан: мард] бидод (оғарид), [он худои бузург] ки шодиро баҳри одами бидод. [он худой бузург] ки Дороро шоҳ гардонд, - ягона шоҳ, и миёни дигар шоҳон, ягона фармонравои миёни фармонраво ён.

Ман [ам] Дорои шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи дихҳои гуногунзабон, шоҳ андар ин буми бузург, паҳновар. пури Виштосп. ҳахоманишӣ, порс, пури порс, орӣ, ориҷиҳр (оризод).

Дорои шоҳ мегӯяд: ба бузургии Ахурамаздо ин [аст] он дихҳо ки ман гирифтам (тасарруф кардам) берун (ба чуз) аз порс, ба саршон подшоҳӣ кардам, ба ман боҷ овардандӣ, ҳар чӣ-шон аз ҷониби ман гуфта шуд, он кардандӣ, доди маро пос (риоя) доштандӣ: Мод, Ҳузистон (Элам), Парфиа, Ариа, Боҳтриш, Суғд, Ҳворазм, Зранка (Дрангиана), Араҳозия, Сат- тагида, Гандора, Синд, [кишвари]сакҳои ҳаумаварга, [киш- вари] сакҳои тиграҳауда, Бобируш (Бобулистон), Атура (Ас-сириа). Арабиа, Миср, Арминиа, Каппадокиа, Спарда (Сар- дис), Йуниа (Иониа), [кишвари] сакҳои фародарё, Скудра, кишвари Йауниаҳои такабара, Путай (Лубнон), Куштиа (Эфи- опиа), Мачиа, Карка.

Дорои шоҳ мегӯяд: чун Ахурамаздо ин бумро барошуфта дид, ба ман баҳшидаш. Маро шоҳ, бикард. Ман шоҳам. Ба бузургии Ахурамаздо ман ҷояш нишондам. Чӣ-шон ман мегуфтам, ҳамонро мекарданд. Коми (ҳоҳиши) ман чинин буд. Агар ту меандешӣ ки: «Чанд бошад дихҳое ки Доро [дар ихтиёр] дорад» пайкараҳоро бибин - аз онҳояш ки гоҳ (таҳти шоҳӣ) доранд, ту инро ҳоҳӣ донист, сипас ошкорат ҳоҳад буд ки ҳиши (ҳанҷари) марди Порс то дуриҳо парида рафта, сипас ошкорат ҳоҳад буд ки марди порс берун аз [ҳоки] порс корзор карда.

Дорои шоҳ мегӯяд: ин ки карда шуд [аз ҷониби] ман - ҳамаи он ба бузургии Ахурамаздо кардам. Ахурамаздо ёрӣ-м бидод то ман корам кардам. Бошад ки маро Ахурамаздо аз гандагӣ (бадӣ) пояд, ҳонадони шоҳиму ин дихро. Инро ман аз Ахурамаздо ҳоҳонам. Бошад ки инро бидиҳадам Ахурамаз- до.

Ай мард! Ҳар чӣ фармони Ахурамаздо [аст] - ўнакунод ки гандат бинамояд, роҳи ростро раҳо макун, ошуబ барпо макун!

КАТИБАИ ДОРО ДАР НАҚШИ РУСТАМ (DNB)¹

Бағ (худо)-и бузург [аст] Ахурамаздо ки ин [чизи] зеборо ки дид мешавад, офариid, [он худое] ки шодиро (хушбахтиро) барои одами офариid (бидод), [он худое] ки хираду тушу неру баҳри Дорои шоҳ бирасонд.

Дорои шоҳ мегўяд: ба бузургии Ахурамаздо ман чинин як [одам]-ам ки ба рост дўстам, ба бад дўст нестам. Коми (ҳоҳиш) ман ин нест ки ба марди нотавон барои (ба суди) тавонгар бадӣ карда шавад, ҳоҳиши ман ин нест ки ба марди тавонгар ба суди нотавон бадӣ карда шавад. Қар чӣ рост аст, коми (ҳоҳиши) ман аст. Марди дурӯг (фиребгар)-ро ман дўст наям, на [шахсе]ам ки тез дар бигирам. Чандон ки аргандагӣ дар ман давом мекунад, ман хешро деру дироз дошта метавонам бо неруи андешаи худ. Ман фармонравои росихи хешам.

Марде (касе) ки ҳамкорӣ мекунад, пас ба ҷанди ҳамкорӣ-ш бартар медорам-аш. Касе ки гуноҳ мекунад, пас ба ҷанди гуноҳиш мепурсам-аш. Маро чинин ком (ҳоҳиш) нест ки мард (кас) гунаҳ қунад ҳамчинин маро ў ҳоҳиш ҳам нест ки марде ки гуноҳ мекунад, пурсида нашавад (кайфар набарад).

Марде (касе) ки муқобили марди дигар мегўяд, ў маро бовар намекунонад то ў фармудаи Дастурҳои Биҳро қониъ бигардорад.

Аз марде (касе) ки [коре] мекунад ва ё [чизеро] ба ман ҷанди тавону неру [-и ҷисмонии] хеш намоиш медиҳад, ман ҳушнудам ва маро ком (ҳоҳиш) ҳамин аст ва ман бисёр ҳушнудам.

Ҳушу (фаҳмиш) фармони ман чинин аст: он замон ки он чизеро ки карда шуда аст, ту ҳоҳӣ дид ё шунид, - ҳоҳ, дар дарбор аст, ҳоҳ дар (майдони) корзор - ин он аст (ин чинин маънӣ дорад ки) кори ман ҳамчинин арзишманд аст ки неруи андеша ва ҳуши (фаҳмиш) ман.

Туши (неруи ҷисмонӣ) ман воқиан дар он аст ки то тани ман тавон дорад ман ҳамчун ҳамлагар (сипоҳӣ, ҷанговар) ҳамлагари хубам.

Фарҳихтаам ман ҳам ба дасту ҳам ба пом. Ҳамчун сувор сувори хубам. Ҳамчун камонвар камонвари хубам - [агар] пиёдаам ё сувор. Ҳамчун хиштӣ (найзазан) хиштии хубам, [агар] суворам ё пиёда.

Ва як ҳунархое[ст] ки Ахурамаздо ба ман расонда ва ман тавонистаам корбастшон кардам. Ба бузургии Ахурамаздо [хар

он чӣ] ро ки кардан ман [аст], ба ҳамин ҳунарҳо ки Ахурамаздо ба ман расонда (дода), кардам.

Ай мардак, да-биқуш то худро огаҳ қунӣ ки чикораам ман (чӣ сон одамам ман), чӣ сон (чикора) ҳунарҳо низ маро [ҳаст], чӣ навъ (сон) бартариҳо (афзалият) дорам ман. Да-(бошад ки) дуругат манамоёд [чизе] ки ба гушҳот шинидӣ. Биё ту бишнав дигар, ҳар чӣ ба ту расонда шуда...

КАТИБАИ ДОРО ДАР АНДОХТАНИ КУШК ДАР ШУШ¹

Бағ (худой) бузург [аст] Ахурамаздо ки ин бүмро бидод (офирид) ки у осмонро бидод ки мардро (одамй) бидод ки шодиро (хушбахтй) бидод баҳри мард (одам) ки Дороро шоҳ бикард-ягона миёни ҳама шоҳон, ягона миёни ҳама фармон-фармоён. Ман Дорои шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи дихҳо (кишварҳо), шоҳ дар ин бүм, пури Виштосп, ҳахоманишиам.

Дорои шоҳ мегӯяд: Ахурамаздои аз миҳтарин бағон (худоён)-у маро дод (офирид), маро шоҳ кард, ў ин шоҳӣ бидодам ки бузург аст [шоҳӣ] ки аспону мардони хуб дорад.

Ба бузургии Ахурамаздо он ки маро падар аст - Виштосп ва Аршомай ниёи ман – ҳар ду зинда буданд ки маро Ахурамаздо шоҳ кард дар ин бүм. Ақурамаздоро ком (ҳоҳиш) чинин буд. Аз миёни мардон танҳо маро баргузиду маро шоҳ кард миёни ҳамаи онҳо.

Ман Ахурамаздоро ёд кардам (парастидам). Ахурамаз-, до ёрӣ-м бидод. Дар ҳар чизе ки баҳри кардан фармудам, маро дар кардани он пирузгар (бобарор) кард ва ҳар чизе ки бикардам, ҳама ба бузургии Ахурамаздо бикардам.

Ин күшке ки дар Шуш [бунёд] кардам - арҷангаш аз [ҷоҳои] дурдас оварда шуд. Бүм фуру канда шуд то ба саҳтии бүм бирасидам. Чун канда шуд, пасон сика (шагал) анбошта шуд дар бархе [ҷоҳо] ба жарфнои (чукурии) 40 аршин дар бархе [ҷоҳои] дигариш ба жарфнои 20 аршин. Бар он сика күшк соҳта шуд. Ва ў бүм фуру канда шуду ў сика анбошта шуду ў хишти офтоб ҳурда рехта шуда буд – ҳамаи ў корро мардуми бобулий кард.

Чуби нуж(ан), ў - Лабанон ном күҳ(истон) аст- аз ҳамон ҷо оварда шуда. Мардуми Асириа овардандиш то Бобулис-тон; аз Бобулистон мардуми Каркав аз Йауна (Иония) ба Шушиш аварданд. Чуби йако аз [Андоро ва Кармоно оварда шуд]. Зар аз Спарда (Сардис) ва аз Бохтриш (Бактрия) оварда шуд ки ин ҷо корбаст шуд. Косаки (Сангҳои арзишманди) капаутака (Lapis-Lazuli) ва сикабруш (karnelion) ки ин ҷо корбаст шуд, аз Суғд оварда шуд. Косаки (Сангҳои арзишманди) ахтайна (фируза, turguois) ки ин ҷо корбаст шуд, у аз Хува-размиа (Хворазм) оварда шуд. Оли (нуқра, хула)-ву дарахти сиёҳ (айнан: дарахти санг) аз Миср оварда шуд. Арҷанг (озин, нақшу нигор) ки бо-ш деворҳо озин баста шуда у аз Йауна (Иония) оварда шуд. Пируш (ivory) ки ин ҷо корбаст шуда, аз Кушаву (Эфиопия) аз Қинду аз Ҳараҳуватиши (Ар-хозиа) оварда шуда. Сутунҳои сан(гин) ки ин

что корбаст шуда, - Абирадуш ном русто аст дар Хузистон - аз ҳамон что оварда туда.

Мардени (одамони) сангтарош ки сангро тарошиданد - онҳо мардуми Йауна (Иония) ва Спарда (Сардия) [анд]. Мардоне ки оғурро кор карданд, - онҳо Бобулиён [анд]. Мардоне ки дтврро озин бастанд, - онҳо Модӣ ва Мисрӣ [анд].

Дорои шоҳ мегуяд: ба Шуш пур шигарф [кор] фармуда шуда буд, пур шигарф [кор] ба ичро расид. Бошад ки маро Ахурамаздо пояд (нигоҳ дорад). Виштоспи гидари марову кишварамро.

КАТИБАИ ДОРО ДАР ИСТАХР¹

Манам Дорои шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи дихҳо (кишварҳо) ки фаровонанд, пури Виштосп, ҳахоманишӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ба бузургии Ахурамаздо ҷуз мардуми Порс ин [аст] кишварҳое ки ман [дар ихтиёр] дорам ки аз ман метарсиданд, маро боҷ меоварданд. Ҳузистон (Элам), Мод, Бобул, Арабия, Атура, (Ассурия). Миср, Арминия, Катпатука (Каппадокия), Спарда (Сардис), Йауна (Иония), [кишварҳое] ки дар хушкӣ [анд] ў [кишварҳое] ки дар дарё[анд] (яънӣ дар кинори дарё), [кишварҳое] ки дар фаросуи дарё- [анд]: Асагарта (Сагартия), Партҳава (Парфия), Зранка (Дрангиана), Ҳарайва (Ареа), Бохтриш (Бактрия), Суғд, Ҳуворазмиа (Х(в)оразм), Сатагуш (Саттагидиа), Ҳараҳуватиш (Арахозиа), Ҳиндуш (Синд), Гандора (Гандара), Сака (Скифиа), Мака.

Дорои шоҳ мегӯяд: агар чинин мспиндорӣ ки: «Бошад ки аз дигар(он) натарсам», ин мардуми Порсро ниғаҳ бидор (муҳофизат бикун); агар мардуми Порс нигоҳ дошта ҳоҳад буд, аз ҳамон дам (-е ки ... нигоҳ дошта мешавад) кашида дуру дироз шодии (хушбахтӣ) беандозаро чунонки ҳаст Ахуро бад-ин дарбори шоҳӣ ҳоҳад расонд.

КАТИБАИ ДОРО ДАР СОХТМОНИ ЧҮЙ ДАР СҮЕТС¹

Баги (худо) бузург аст Ахурамаздо ки ў осмонро бидод (оффарид) ки ин бүмро бидод ки мардро (одам, одамй) бидод, шодиро (хушбахтй) бидод барои одамй ки Дороро шоҳ би- кард, ба Дорои шоҳ шоҳиро фароҳам овард (бахшид) ки бузург [аст]-у аспҳову одамҳои хуб дорад.

Ман Доро[ам] шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи дихҳо (кишварҳо), дихҳои гуногунзабон, шоҳ дар ин буми бузург, пахновар, пури Виштосп, ҳахоманишӣ.

Дорои шоҳ мегӯяд: ман порсам: аз Порс Мисрро гирифтам; ман фармудам то ин чуйро бикананд аз Пирова (Нил) ном руд ки ба Миср ҷорист то ба дарё ки аз Порс меояд. Пасон ин чуй канда шуд чунонки ман фармудам ва навоҳо (киштиҳо) меомаданд бо ин чуй ба суи Порс чунонки коми (ҳоҳиши) ман буд.

НОМАИ ДОРОИ ШОҲ БА САТРАПИ ХЕШ ГАДАТАС¹

Шоҳи шоҳон Доро; пури Виштосп ба бандай хеш Гада- тас ин мегӯяд: «Ман донистам ки ту на ҳама фармудаҳои маро риоя мекунӣ. Ин ки ту замини маро шухм мезанӣ (шудгор мекунӣ) ки дар фаросуи [рӯди] Ефрат мебошад ва дар он кинорҳои Осиёи Хурд дараҳтони боровар парвариш мекунӣ, ман аз ту бад сипосгузорам, раҳмату меҳрубонии дарбори шоҳӣ низ ба ту бод! Ин ки ту аз фармудаҳои ман ба ростои худоён фуругузорӣ мекунӣ ва агар пасон ту дигар намшавӣ, ман ҳамчун нишонаи норизогии худ [аз нофармонии ту] ме- шуморам. Зоро ту парастои порсои Аполлонро ҷарима ан- дохтаиву аз ў ҷарима ситондай то як пора замини номубо- раку мақаррариро обод кунӣ ки ин амал ҷуз нашинохтани пиндору андешаи ниёкону ман пиromуни мағҳуми худованд ки ба порсҳо роҳи дуруст башорат дода, нест ва...».

КАТИБАИ АЛВАНД¹

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офариd, ки он осмонро офариd, ки мардумро офариd, ки шодиро барои мардум офариd, ки Дориошро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумоне бо таборҳои бисёр, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

КАТИБАИ ҲАМАДОН¹

1. Дориош шоҳи бузург аст, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ.

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ин шаҳриёй аст, ки ман дорам аз сакоиҳо, ки он сӯи сугдиёна ҳастанд, то Ҳабаша; аз Ҳинд то Лидия; ҳам ў ки Ахурамаздо, бузургтарин Худоён, маро дод.

3. Ахурамаздо маро ва хонадонамро бипояд».

КАТИБАҲОИ НАҚШИ РУСТАМ¹

I

1. Ахурамаздо² Худои бузург аст, ки ин заминро офариd, ки он осмонро офариd, ки мардумро офариd, ки шодиро барои мардум офариd, ки Дориошро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон аз тамоми таборҳо, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ, порсӣ, писари порсӣ, ориёй, аз табори ориёй».

3. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман дар берун аз Порс онҳоро гирифтам; ман бар онҳо подшоҳӣ кардам; онҳо ба ман хироҷ доданд; он чӣ ба онҳо аз ҷониби ман гуфта шуда буд, онҳо онро карданд; қонуни ман онҳоро нигоҳ дошт: модӣ, эломӣ, портӣ, ориёни (ҳиравӣ), боҳтарӣ (балҳӣ), сугдӣ, хоразмӣ, дарангӣ (зарангӣ), арахузӣ (руҳачӣ), стагедӣ, гандорай, ҳиндӣ, сакоии амирагӣ, сакоиҳои Тигархвада (тезхуд), бобулӣ, ошурӣ, араб, мисрӣ,

арманӣ, кападокияӣ, лидияӣ, юононӣ, сакоҳои он суй дарёӣ, тарокиёй, юононии Оспедуфурӣ, либиёй, ҳабашӣ, макӣ, корӣ».

4. Дориошшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо, ҳангоме ки ин заминро ошуфта дид³, он гоҳ онро ба ман дод; маро шоҳ кард; ман шоҳ ҳастам; ба хости Аҳурамаздо ўро дубора сари ҷояш гузоштам; он чӣ ман бад-эшон гуфтам, онҳо онро карданд, ҳамон гуна, ки маро ком буд; оё ҳаргиз ту меандешӣ: «Ин мардумоне, ки Дориошшоҳ дошт, чӣ тэъдод буданд?» Ин пайкараҳоро, ки таҳтро мебаранд, бубин, он гоҳ онҳоро хоҳӣ шинохт; он гоҳ, хоҳӣ донист, ки найзай марди порсӣ то дурдаст рафтааст,⁴ он гоҳ, хоҳӣ донист, ки марди порсӣ дур аз Порс набард кардааст».

5. Дориошшоҳ мегӯяд: «Он чӣ карда шуд, ҳамаро ба хости Аҳурамаздо кардам; Аҳурамаздо ёрии худро ба ман дод, то он ҷо, ки он чиро карда шуд, ман кардам; Аҳурамаздо маро дар баробари бадиҳо бипояд, хонадонамро ва ин мардумро; ин он ҷизе аст, ки ман аз Аҳурамаздо меҳоҳам; Аҳурамаздо онро ба ман диход».

6. Эй мард! Бошад, ки фармони Аҳурамаздо ба назарат бад наёяд, аз роҳи рост мунҳариф нашав, шӯриш макун!»

II⁵

1. Ҳудой бузург аст, Аҳурамаздо, ки ин зебоиро, ки дида мешавад, оғарид, ки шодиро барои мардум оғарид, ки хирад ва далериро дар Дориошшоҳ гузошт.

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, ман ин сон ҳастам, ки дӯсти ростӣ ҳастам, бо нодурустӣ дӯст нестам; хости ман он нест, ки нотавон ба хотири тавоно ба бедод тан дихад; хости ман он нест, ки тавоно ба хотири нотавон ба бедод тан дихад.⁶

3. Ростӣ: Ин хости ман аст; ман дӯсти марди дурӯғгӯй нестам; ман тундхӯ нестам; он чӣ дар як мунозиа⁷ барои ман рӯҳ медиҳад, онро бо қувват дар андешаам пос медорам, бо қувват худро маҳор мекунам.

4. Марде, ки ёрӣ мекунад, ўро баста ба ёрияш мепоям; он ки осеб мерасонад, ўро баста ба осебаш танбех мекунам; на маро ком аст, ки марде осеб расонад; на маро ком аст, ки агар касе осебе расонад, танбех нашавад.

5. Он ҷи марде дар бораи марде мегӯяд, он маро қонеъ намекунад, то он ки гувоҳии ду танро бишнавам.

6. Он чӣ як мард мекунад, ё ҳангоме ки чизеро баста, ба дороияш меоварад, ман хушнуд мешавам ва хушнудии ман бисёр аст ва розӣ ҳастам.

7. Қувваи дарки ман ва идораи ман бад-ин сон ҳастанд, замоне, ки бубинӣ ё бишнавӣ, он чи ман дар коҳ ва дар урдогохи сипоҳиён кардам, ин ҳамон тасаллуте аст, ки ман дорам бар рӯҳам ва қувваи даркам.

8. Ин тасаллут, ки ман дорам, ҳамон чизе аст, ки ҷисмам метавонад бикиунад: дар мақоми ҷангҷӯ ҷангҷӯи хубе ҳастам, ҳамин ки қувваи даркам ҷои худро биёбад; ҳангоме ки як ёғиро мебинам, вақте ки ӯро намебинам,⁸ ба юмни қувваи даркам ва иродаам бар тарси худ галаба мекунам.

9. Замоне, ки як ёғиро мебинам, монанди замоне, ки ӯро намебинам, ҳам бо дастҳо ва ҳам бо поҳо варзида ҳастам; дар мақоми саворкор, саворкори хубе ҳастам; дар мақоми камондор,⁹ камондори хубе ҳастам, чӣ пиёда чӣ савора; дар мақоми найзадор, найзадори хубе ҳастам, чи пиёда чи савора.

10. Ин вижагиҳое аст, ки Аҳурамаздо ба ман бахшид ва ман тавонистам онҳоро ба кор гирам:¹⁰ ба хости Аҳурамаздо, он чӣ кардам, бо ин вижагиҳое, ки Аҳурамаздо ба ман бахшидааст, онро кардам.

11. Эй марди ҷавон!¹¹ Қотеона бигӯ, ту чӣ гунаӣ, чӣ вижагиҳое дорӣ, садоқати ту чӣ гуна аст; некӣ тасаввур накун, он чиро ба гӯшт мерасонанд, ҳатто ба он чи душман ба ту мегӯяд, гӯш фаро дех.

12. Эй марди ҷавон! Он чӣ тавонманде мекунад, хуб тасаввур накун, он чи нотавоне мекунад, ҳатто ҳамонро бубин, эй марди ҷавон [...]; [...], ки аз ҳад бигзарад [...] [...] ва ба далели ҳушбахтӣ бедасту по набошад [...], ки комёб нашавад[...]

III

Гаубаруваи¹² патисхувварӣ¹³ ҳамлкунандаи найзаи Дориошшоҳ аст.

IV

Аспачанаи пешкор таркиши Дориошшоҳро нигоҳ медорад.

V¹⁴

1. Ин як порсӣ аст.
2. Ин як модӣ аст.

3. Ин як эломй аст.
4. Ин як портй аст.
5. Ин як ориёнй (хиравй) аст.
6. Ин як бохтарй (балхй) аст.
7. Ин як сүгдй аст.
8. Ин як хоразмй аст.
9. Ин як дарангй (зарангй) аст.
10. Ин як арахузй (рухачй) аст.
11. Ин як стагедй аст.
12. Ин як гандорай аст.
13. Ин як хиндй аст.
14. Ин як сакой аст.
15. Ин як сакоии тезхуд аст.
16. Ин як бобулй аст.
17. Ин як ошурй аст.
18. Ин як араб аст.
19. Ин як мисрй аст.
20. Ин як арманй аст.
21. Ин як кападокияй аст.
22. Ин як лидияй аст.
23. Ин як юоной аст.
24. Ин як сакоии он сўи дарё аст.
25. Ин як тарокиёй аст.
26. Ин як юононии оспедуфурй аст.
27. Ин як атюпиёй (ҳабашй) аст.
28. Ин як либиёй аст.
29. Ин як макй аст.
30. Ин як корй аст.

КАТИБАҲОИ ТАХТИ ЧАМШЕД¹

I

Дориош, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ, ки ин тачраро соҳт.

II

Дориош шоҳи бузург аст, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ.

III

Панҷараи сангин соҳташуда дар хонаи Дориош.

IV

1. Ахурамаздо бузург аст, бузургтарини Худоён; ў Дориошро шоҳ кард; шаҳриёриро ба ў дод; ба хости Ахурамаздо, Дориош шоҳ аст.

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ин мардум, Порс, ки Ахурамаздо ба ман дод, бисёр хуб, бо асбони хуб,² бо мардони хуб, ба хости Ахурамаздо, ба хости ман,³ Дориошшоҳ, аз ҳеч дигаре наметарсад».⁴

3. Дориошшоҳ мегӯяд:

«Ахурамаздо бо тамоми Худоён маро бипояд, ва Ахурамаздо ин мардумро бипояд, аз сипоҳи душман, аз гуруснагӣ ва аз дурӯғ; бар ин мардум сипоҳи душман, қаҳтӣ ва дурӯғ, чира нашавад; ин ҳамон чизе аст, ки ҳамчун мавҳибате аз Ахурамаздо бо тамоми Худоён, меҳоҳам; Ахурамаздо бо тамоми Худоён, инро ҳамчун мавҳибате ба ман диход».

V

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумони бисёр, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман бо ин сипоҳи Порс гирифтам, онҳое, ки аз ман метарсиданд, ба ман хироҷ медоданд: эломӣ, модӣ, бобулиӣ, араб, ошурӣ, мисриҳо, арманиӣ, кападокияӣ, лидияӣ, юнониёне, ки рӯи замин ҳастанд ва онҳое, ки бар дарё ҳастанд ва ақвоме, ки он сӯи дарё ҳастанд, асагартӣ, порт, дарангӣ (зарангӣ), ориёй (ҳаравӣ), боҳтарӣ (балҳӣ), суғдӣ, хоразмӣ, стагедӣ, арахузӣ (руҳаҷӣ), ҳиндӣ, гандорайӣ, сакой ва макӣ».

3. Дориошшоҳ мегӯяд: «Агар ту чунин меандешӣ: «ман намехоҳам аз дигаре битарсам», ин сipoҳи Порсро ҳимоят кун, агар сipoҳи Порс ҳимоят шавад, то муддатҳо шодии заволнопазир бар ин хона фуруд ҳоҳад омад».

VI

1. «Ман Дориошшоҳ ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ ».

2. Ва Дориошшоҳ мегӯяд: «Рӯи ин суфа, он ҷое, ки ин коҳ сохта шуд, дар он ҷо, ҳеч коҳе сохта нашуда буд; ба хости Аҳурамаздо, ман худ ин коҳро сохтам; ва Аҳурамаздо, бо тамоми Ҳудоён, чунин хост, ки ин коҳ сохта шавад; ва ман худ онро сохтам; он гоҳ, коҳи устувор ва бошукуҳ сохта шуд, дақиқан ҳамон гуна, ки ман фармон дода будам».

3. Ва Дориошшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо, бо тамоми Ҳудоён, маро бипояд, ва ин коҳро ва низ, он ҷӣ рӯи ин суфа гирд оварда шудааст; он ҷӣ инсоне хоин меандешад, рух надиҳод!».

VII

1. Аҳурамаздои бузург, ки аз ҳамаи Ҳудоён бузургтарин аст; ки осмон ва заминро офарид; ки мардумонро офарид; ки ба инсонҳои зинда, ки бар рӯи он ҳастанд, комёбӣ дод; ки Дориошро шоҳ кард ва шаҳриёй ба Дориошшоҳ дод рун ин замини васеъ, ки дар он кишварҳои бисёре ҳаст: Порс, Мод ва дигар сарзаминҳо бо забонҳое дигар, бо кӯҳҳо ва даштҳо аз ин сӯи дарё ва аз он сӯи дарё,⁵ аз ин сӯи саҳро ва аз он сӯи саҳро.

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, инҳо кишварҳое ҳастанд, ки чунин карданд, ки дар ин ҷо гирди ҳам омаданд:⁶ Порс, Мод ва дигар кишварҳо, бо забонҳое дигар, бо кӯҳҳо ва даштҳо, аз ин сӯи дарё ва аз он сӯи дарё, ҳамон гуна, ки ман бад-эшон дар ин маврид фармон дода будам; ҳар он ҷӣ ман кардам, бо ёрии Аҳурамаздо кардам; Аҳурамаздо бо тамоми Ҳудоён маро бипояд ман ва он чиро ман дӯст дорам».

КАТИБАХОИ ШУШ¹

I

1. Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо ман ин корро кардам, ман ба назари ҳамагон олӣ меоям».

II

«Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи саросари замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

III

«Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, писари Виштоспа».

IV

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо ман ин тачараро² соҳтам».

V

1. Ахурамаздо Ҳудои бузург аст, ки ин заминро оғарид, ки он осмонро оғарид, ки шодиро барои мардум оғарид, ки Дориошро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз миёни мардумони бисёр.

2. Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон аз тамоми таборҳо, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ, Порс, писари порсӣ, ориёй, аз табори ориёй».

3. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман берун аз Порс гирифтам; ман бар онҳо фармон мерондам; онҳо барои ман хироҷ меоварданд; он чӣ аз ҷониби ман бад-эшон гуфта шуда буд, онҳо онро карданд; қонуни ман онҳоро нигоҳ медошт: модӣ, эломӣ, портӣ, ориёни (хиравӣ), боҳтарӣ (балҳӣ), сугдӣ, хоразмӣ, дарангӣ (зарангӣ), араҳузӣ (руҳаҷӣ), стагедӣ, макӣ, гандорай, ҳиндӣ, сакоии

тагирахуда (тезхуд), бобулӣ, ошурӣ, араб, миерӣ, арманиӣ, кападокияӣ, лидиёӣ, юнониёне, ки дар дарё ҳастанд, сакоиёни он сӯи дарё, тарокиёй, юнониёни он суи дарё, кориҳо».

4. Дориошшоҳ мегӯяд: «Бадиҳои бисёре карда буданд,³ ман хубӣ кардам; мардумоне ки шӯришӣ шуда буданд, бо якдигар мечангиданд; коре кардам ба хости Аҳурамаздо, ки дигар бо ҳам начанганд, ҳар қадом комилан дар ҷои ҳуд аст; қонуни ман, онҳо аз он метарсанд, ба гунае ки тавоно нотавонро дигар намезанд, дигар бо ӯ бадрафторӣ намекунад».

5. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, соҳтмонҳои бисёре вучуд доштаанд, ки собиқ бар ин дар вазъияти ҳубе набудаанд; дар Шуш ман дидам, ки девор ҳароб⁴ шуда буд; дар он ҷо, сипас, ман девори дигаре соҳтам».

6. Дориошшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо бо Ҳудоён маро бипояд ва хонаамро ва он чи ман дар ин катиба навиштам».

VI

1. Аҳурамаздо Ҳудои бузург аст, ки ин заминро оғарида, ки он осмонро оғарида, ки мардумро оғарида, ки шодиро барои мардум оғарида, ки Дориошро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

3. Дориошшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо, бузургтарини Ҳудоён, мефармояд, ӯ маро шоҳ кард, ба ман ин шаҳриёриро дод, ки бузург, дорои асбони ҳуб, дорои мардони ҳуб аст».

4. Ба хости Аҳурамаздо падарам Виштоспа ва Аршома падарбузургам, ҳарду зинда буданд; ҳангоме ки Аҳурамаздо маро шоҳ кард рӯи ин замин.

5. Иродай Аҳурамаздо ин будааст рӯи саросари замин: Ӯ маро ҳамчун мард тарҷех дод (бар Виштоспа ва Аршома), ӯ маро рӯи замин шоҳ кард.

6. Ман Аҳурамаздоро ситоиш кардам; Аҳурамаздо маро ёрӣ кард; он ҷо ман ба карданаш фармон додам, ӯ онро комёб гардонд; он ҷо ман кардам, онро ба хости Аҳурамаздо кардам.

7. Ин коҳ,⁵ ки ман дар Шуш соҳтам, маводаш аз хеле дурдаст оварда шуд; рӯ ба поин замин қанда шуд, то он ҷо, ки дар замин ба санг расидам; замоне ки қанда шуд, Шуш рехта шуд аз як сӯ ба 40 арш дар умқ, аз сӯи дигар ба 20 арш дар умқ;⁶ рӯи ин шан коҳ бино шуд.

8. Ва замине, ки рӯ ба поин канда шуд ва шане, ки рехта шуд ва хиште, ки зада шуд: Мардуми Бобул ин корро кардан.

9. Чӯби садр аз кӯхе ба номи Лубнон оварда шуд; мардуми Ошур онро оварданд то Бобул; аз Бобул кориҳо ва юнониён онро то Шуш оварданд; чӯби яко⁷ аз Гандора ва Кирмон оварда шуд.

10. Тилое, ки дар ин ҷо кор гузошта шуд аз Лидӣ ва аз Бохтар (Балх) оварда шуд аз Суғдиёна оварда шуд; фирӯзае, ки дар ин ҷо кор гузошта шуд, аз Хоразм оварда шуд.

11. Нуқра ва обнус⁸ аз Миср оварда шуд; тазиноте, ки бо он деворҳо тазийин шудаанд; аз Эйвани оварда шуд; оче, ки дар ин ҷо кор гузошта шуд, аз Ҳабаша, Ҳинд ва Араҳузӣ (Руҳаҷ) оварда шуд.

12. Сутунҳои сангӣ, ки дар ин ҷо кор гузошта шуданд, аз рустое ба номи Абероду⁹ дар Элом оварда шудаанд; тарошкороне, ки санкро тарош доданд, аз юнониён ва лидияҳо буданд.

13. Заргароне, ки заргарӣ карданد, аз модҳо ва аз мисриён будаанд; мардоне, ки чӯб кор карданд, аз лидияҳо ва аз мисриён будаанд; мардоне, ки хишт заданд, аз бобулиён будаанд; мардоне, ки деворро тазийин кардаанд, аз модҳо ва мисриён будаанд».

14. Дориошшоҳ мегӯяд: «Дар Шуш бисёре (корҳои) зебо фармон дода шуд, Аҳурамаздо маро бипояд ва падарам Виштоспа ва мардумамро».

VII

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд:

Ман ин коҳро бо сутунҳо соҳтам».

VIII

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи рӯи ин замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ҳангоме ки Аҳурамаздо маро бар ин замин шоҳ кард, ба хости Аҳурамаздо ман ҳамаи корҳоро ба хубӣ кардам».

IX

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи рӯи ин замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ҳамаи он чӣ ман кардам, таври дигаре накардам: ҳамон гуна, ки хости Аҳурамаздо буд, ман ҳамон гуна кардам; Аҳурамаздо маро дӯст буд; ҳар он чӣ кардам, муваффакиятомез буд».

3. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамадо, ин кохеро, ки ман соҳтам, ҳар касе бубинад, ба назари ўзебо меояд; Аҳурамаздо ман ва мардумро бипояд».

X

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, роҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо аз они ман аст; ман аз они Аҳурамаздо ҳастам; Аҳурамаздоро ситоиш кардам; Аҳурамаздо маро ёрӣ расонд».

XI

Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, ҳар он чӣ ман ҳостам биқунам, муваффакиятомез буд».

XII

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Аҳурамаздо шаҳриёрии бузург бо мардоне хуб ба ман дод; ўз маро бар ин замин шоҳ кард; ба хости Аҳурамаздо инҳо мардумоне ҳастанд порсӣ, эломӣ, бобулий, ошурӣ, араб, мисрӣ, лидияй, юононӣ, модӣ, арманий, кападокияй, портӣ, дарангӣ (зарангӣ), ориёнӣ (ҳиравӣ), хоразмӣ, боҳтарӣ (балҳӣ), сүғдӣ, гандорай, стагедӣ, арахузӣ (руҳачӣ), ҳиндӣ, тарокиёй, юонониёни оспедуфурӣ {...}».

XIII

«Дориошшоҳ фармон дод, то ин пайкара соҳта шавад {...}; бошад, ки Аҳурамаздо Дориошшоҳ ва он чиро карда шуд, бипояд {...}, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

XIV

1. {...} ман кардам {...} сангфарши сангӣ як нақши барчастаро {...}.

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, дар Шуш ман ин корро кардам, бисёре аз корҳои хуб дар баробари зиштӣ кор гузашта шуд {...}».

XV

Ахурамаздои бузург, бузургтарини Худоён, Дориошро шоҳ кард; ба ў шаҳриёри дод хуб, бо аробаҳои хуб, бо асбони хуб, бо мардони хуб.

XVI

Ахурамаздо Худои бузург аст, ки рӯи ин замин кори олӣ мекунад, ки мардумро рӯи ин замин меофаринад, ки ин мардумро бо мардони хуб меофаринад, бо асбони хуб ва бо аробаҳои хуб ў шаҳриёриро ба ман дод, Ахурамаздо маро ва он чиро ман кардам, бипояд.

XVII

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки хушбахтиро барои мардум офарида, ки Дориошро шоҳ кард.

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Ахурамаздо, бо Худоён, маро бипояд ва хонаам ва туро, ки пас аз ин шоҳ хоҳӣ буд»¹⁰.

XVIII

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, {...} ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «{...} ки кунод ва {...} ва ҳар он чи ман аз (корҳои) хуб кардам, ў бовар наҳоҳад кард {...}, ман гирифтам, гуфта шуд».

XX

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзамиҳо, шоҳи замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Инҳо сарзамиҳое ҳастанд, ки дар онҳо мардумон зиндагӣ мекунанд, эшон ба ман хироҷ

методанд {...} Ахурамаздо онҳоро ба ман дод {...} Мод {...}, Кападукия {...}, Ошур {...}, Ҳинд {...}, Хоразм {...}; бо ёрии Ахурамаздо, {...} онҳо аз ман пайравӣ мекунанд {...}».

XXI

{...} он чӣ Ахурамаздо фармон дод {...}, ин {...} ман на {...} дар баробари ман душвор набуд ва он чӣ кардам {...} ва ин, бошад, ки Ахурамаздо онро бипояд.

XXII

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Виштоспа, ҳахоманишӣ».

2. Ва Дориошшоҳ мегӯяд: «Ахурамаздо, бузургтарини Худоён, маро оғарид, ин шаҳриёриро барои ман соҳт, ин шаҳриёриро ба ман дод, бузург, зебо бо мардон ва бо асбон».

3. Ва ба хости Ахурамаздо, падарам Виштоспа ва Аршомай падарбузургам ҳар ду зинда будаанд, ҳангоме ки Ахурамаздо маро рӯи замин шоҳ кард.

4. Ахурамаздо чунин хост: Дар тамоми густураи ин замин, ў маро ҳамчун мард баргузид, ў маро рӯи ин замин шоҳ кард.

5. Ман ин фидияро ба Ахурамаздо додам; Ахурамаздо ёрияшро ба ман дод; он чӣ ман меҳостам биқунам, маро дар он кор комёб гардонд; он чӣ ман кардам, ба хости Ахурамаздо онро кардам.

6. Коҳе, ки ман дар Шуш соҳтам: Аз дурдаст маводаш оварда шуданд; ва дар умқи замин қанда шуд, то ҷое, ки ба санг бирасад; вақте ки комилан қанда шуд, рӯи шан пояҳояш соҳта шуданд, бист арш; рӯи ин шан коҳ соҳта шуд.

7. Ин кор, ки замин то умқ бардошта шавад, ва ин ки рӯи шифтаи пояҳо соҳта шаванд ва ин ки очирҳо қолибрезӣ шаванд: мардумони Бобул ин корро карданд.

8. Ва ҷӯби садр аз кӯҳе ба номи Лубнон оварда шуд; мардумони Ошур онро то Бобул оварданд; ва аз Бобул кориҳо ва юнониён то Шуш оварданд ва ҷӯби якто аз Гандора ва Кирмон оварда шуд.

9. Ва тило аз Лидия ва Бохтар (Балх) оварда шуд, он дар ин ҷо кор гузошта шуд; ва санги лоҷувард ва ақиқ, ки дар ин ҷо кор гузошта шуданд, аз Сугдиёна оварда шуданд; фирӯзае, ки аз Хоразм оварда шуд, дар ин ҷо кор гузошта шуд.

10. Ва нукраву обнус аз Миср оварда шуданд; тазиноте, ки бо он деворхө тазийн шудаанд; аз Эйвания оварда шуд; ва оче, ки дар ин чо кор гузашта шуд, аз Ҳабаша, Ҳинд ва Арахузиё (Рухач) оварда шуд.

11. Ва сутунҳои сангӣ, ки дар ин чо кор гузашта шуданд, аз рустое ба номи Обероду, дар Элом, оварда шуданд; тарошкороне, ки сангро кор гузаштанд, аз юнониён ва лидияиҳо буданд.

12. Ва заргароне, ки заргарӣ карданд аз модҳо ва аз мисриҳо будаанд; ва мардоне, ки чӯб кор карданд аз лидияиҳо ва мисриён будаанд; ва мардоне, ки хишт заданд аз бобулиҳо буданд; мардоне, ки деворҳоро тазийн карданд, аз модҳо ва мисриён будаанд».

13. Ва Дориошшоҳ мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, дар Шуш бисёре аз корҳои зебо карда шуд; Аҳурамаздо ман ва мардумро бипояд».

XXIII

1. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзамиҳо, шоҳи замин, писари Виштоспа, ҳахоманиший».

2. Дориошшоҳ мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, ин коҳ, ки дар ин чо сохта шуд, манам, ки онро сохтам; дар маҳалли соҳтмони ин коҳ пояҳояш канда шуданд, то он ки ба бахши саҳти замин бирасам ва пояҳо аз шан пур шуданд, бист арш; рӯи шан пояҳои коҳ гузашта шуданд.

3. Инҳо маводе ҳастанд, ки барои ин коҳ ба кор рафтаанд: Тило, нукра, санги лочувард, фирӯза, ақик, чӯби садр, чӯби макан [makan], обнус, оч ва тазиноти нақши барҷастаҳо; ҳама сутунҳо аз санг ҳастанд.

4. Инҳо сарзамиҳо ҳастанд, ки маводи тазиноти ин коҳ аз он чо оварда шуданд: Порс, Элом, Мод, Бобул, Ошур, Арабистон, Миср, сарзамиҳои дарё¹¹, Лидия, Юнон, Урарту¹², Кападукия, Порт, Дарангияна (Заранг), Ориё (Хирот), Хоразм, Боҳтар (Балҳ), Суғдиёна, Гандора, Кимрӣ¹³, Стагедӣ, Арахузӣ (руҳаҷӣ), Қодия¹⁴».

5. Дориошшоҳ мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, маводи тазиноти ин коҳ аз дурдастҳо оварда шуданд ва ман онро ба назм даровардам; ҳар он чӣ кардам, онро ба камол кардам, ба хости Аҳурамаздо; Аҳурамаздо маро бипояд, то ҳамаи (корҳоро) ба анҷом бирасонам».

XXIV

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Дориюшро шоҳ кард.

2. Ин пайқараи сангӣ аст, ки Дориуюшшоҳ фармон дод дар Миср сохта шавад; ба ҳамин далел, касе, ки бъядҳо онро бубинад, хоҳад донист, ки марди порсӣ Мисрро гирифт.

3. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замини бузург, писари Виштоспа, ҳахоманиший».

4. Дориуюшшоҳ мегӯяд:

«Ахурамаздо маро ва он чиро кардам, бипояд».

КАТИБАХОИ СУИЗ¹

I

Дориош, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон,
шоҳи рӯй ин замини бузург, писари Виштоспа, ҳаҳоманишӣ.

II

1. Аҳурамаздо Ҳудои бузург аст, ки он осмонро офарида, ки ин заминро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Дориошро шоҳ кард, ки ба Дориош ин шаҳриёриро дод, бузург, бо асбони хуб, бо мардони хуб.

2. «Ман Дориош ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумоне аз тамоми таборҳо, шоҳи рӯй ин замини бузург то дурдаст, писари Виштоспа, ҳаҳоманишӣ».

3. Дориошшоҳ мегӯяд:

«Ман порсӣ² ҳастам аз Порс, Мисрро гирифтам³; фармон додам ин таръаро бикананд, аз рӯде ба номи Нил⁴, ки дар Миср равон аст, ба тарафи дарёе, ки аз Порс меояд; он гоҳ, ин таръа қанда шуд, ҳамон гуна ки ман фармон дода будам ва қишиҳо аз Миср, аз тариқи ин таръа, ба сӯи Порс рафтанд бино ба хости ман».

КАТИБАХОИ ХШАЙОРШО*

Катибай зидди девони Хшайоршо

Бағ (Худо)-и бузург [аст] Ахурамаздо ки ин бумро дод [он Худое] ки ў осмонро дод (оффарид) [он Худое] ки мардро (одамро) дод, [он Худое] ки шодиро (хушбахтиро) дод баҳри одамон, [он Худое] ки Хшайоршоҳро шоҳ кард – ягона (бекамто) миёни шоҳон, ягона миёни фармонравоён.

Ман Хшайоршо [ам] – шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи дихҳои гуногунзабон, шоҳ дар ин буими бузург, дуродур (бекирон), пури Дорои шоҳи шоҳон, ҳаҳоманишинӣ, порс, пури порс, орӣ, орезод.

Хшайоршои шоҳ, мегӯяд: ба бузургии Ахурамаздо ин [аст] он дихҳо (кишвар) ки ба саршон ман шоҳам дури дур [уфтода бархешон] аз Порс ман ба саршон подшоҳӣ кардам, маро боҷ овардандӣ, ҷизе ки аз ман гуфта шуда, он кардандӣ, доди маро риоя кардандӣ: Мод, Ҳузистон, Ҳарауватиш (Ара-хозиа), Армина, Зранка (Дрангиана), Партава (Парфиа), Ҳарайва (Арена), Боҳтриш (Бактрия), Суғд, Ҳуваразмиш (Хворазм), Бобируш, Атура (Ассирия), Сатагуш (Саттаги-дия), Спарда (Лидиа), Мудрая (Миср), [Кишвари] Йаунаҳои (Иония) сокини дарё ва сокини фаросӯи дарё, [мардуми] Маки, Арабая (Аравиа), Гандора, Ҳиндуш, Катпатука (Кап-падокиа), дихҳи [кишвар] сакҳои ҳаумаварга, сакҳои тиг-раҳауда, Скудра, [кишвари] Ақауфакиа, Путиа, Корка, Ку-шия (Эфиопиа).

Хшайоршои шоҳ мегӯяд: он замон ки ман шоҳ будам, миёни дихҳо (кишвар) ки ба боло навишта шуданд, дихҳои барошуфта буд (айнан: ҳаст). Пасонам Ахурамаздо ёрӣ бидод. Ба бузургии Ахурамаздо ў дихҳоро ман бизадам ва [ба мавқиъҳои пешиншон] нишондамшон. Ва миёни онҳо дихҳо буд ки дар онҳо пештар девҳо ёд мешуданд (парастиде мешу-данд). Пасон ба бузургии Ахурамаздо, ман ў девдонҳо (айадо-ни девҳо) бар қандам ва фармудам (иълон кардам) ки «дивон мепараст[ед]». Он ҷо ки пештар девон парасто (ёд) мешуданд, ҳамон ҷо ман Ахурамаздоро ёд кардам ба Артаи Бразманӣ.

Ва ҷизҳои дигар буд ки бад карда (шуда) буд, он ҳамаро ман хуб кардам. Ба бузургии Ахурамаздо кардам. Ахурамаздом ёрӣ бидод, то ман [ҷизе ки бояд мекардам] кардам (бо анҷом расондам).

Ту ка (Эй он ка) ойинда [меой], агар гу меҳоҳӣ (айнан: меандешӣ) ки шод (хушбахт) бошӣ ба зиндагӣ[-т] ва артавӣ (пас

аз сарат) бошӣ, ӯ додеро риоя бикун ки Ахурамаздо му- қаррар карда; [ва] Ахурамаздоро ёд бикун (бипараст) або Артаи Бразмани. Касе (айнан: марде) ки у додеро ки Ахура-маздо мукаррар карда, риоя кунад ва Ахурамаздоро ёд ку- над або Артаи Бразмани – ӯ ҳам ба зиндагӣ шод (хушбаҳт) бувад ва ҳам пас аз сарааш артавӣ бувад.

Хшайорши шоҳ мегӯяд: бошад ки маро Ахурамаздо бипояд (нигоҳ дорад) аз бадӣ ва дарборамро ва ин дихҳоро (кишварро)! Инро ман аз Ахурамаздо хоҳонам (илтиҷо мекунам). Бошад ки Ахурамаздом бидихад!

Катибаҳои Алванд ва Ҳамадон¹

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, бузургтарини Худоён, ки ин заминро офарид, ки он осмонро офарид, ки мардумро офарид, ки шодиро барои мардум офарид, ки Хшайоршоро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон бо таборҳои бисёр, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Дориошшоҳ, ҳаҳоманишӣ».

Катибаҳои таҳти Ҷамшед¹

I

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарид, ки он осмонро офарид, ки мардумро офарид, ки шодиро барои мардум офарид, ки Хшайоршоро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон аз таборҳои бисёр, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Дориошшоҳ, ҳаҳоманишӣ».

3. Хшайоршо мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, ман ин «равоқи тамоми мардум»-ро соҳтам; (соҳтмонҳои) хуби² бисёре низ вучуд дорад, ки соҳта шуд дар ин Порс, ки худи ман соҳтам ва падарам соҳт³; ҳар он чи афзун бар ин соҳта шуд, ки хуб ба назари ман меояд, ҳамаи инҳоро мо ба хости Ахурамаздо соҳтем».

4. Хшайоршо мегӯяд: «Ахурамаздо маро ва шаҳриёрии маро бипояд ва он чиро ман кардам ва он чиро падарам кард, Ахурамаздо инҳоро низ бипояд».

II

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Хшайоршоро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон бо таборҳои бисёр, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Дориошшоҳ, ҳахоманишӣ».

3. Хшайоршо, шоҳи бузург мегӯяд: «Он чӣ ман дар ин ҷо⁴ кардам ва он чӣ ман дар ҷои дигар кардам, ҳамаи инҳоро ба хости Ахурамаздо кардам».

4. Ахурамаздо маро бипояд, бо Худоён ва низ шаҳриёрии маро ва он чиро ман кардам».

III

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Хшайоршоро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон бо таборҳои бисёр, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Дориошшоҳ, ҳахоманишӣ».

3. Хшайоршо, шоҳи бузург мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, Дориошшоҳ, падарам, ин коҳро соҳт⁵».

4. Ахурамаздо маро бипояд, бо Худоён, ҳамчунин он чӣ ман соҳтам, ва он чӣ падарам, Дориошшоҳ соҳт; Ахурамаздо инҳоро бипояд, бо Худоён.

IV

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Хшайоршоро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон бо таборҳои бисёр, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Дориошшоҳ, ҳахоманишӣ».

3. Хшайоршо, шоҳи бузург мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, ман ин коҳро соҳтам».

4. Ахурамаздо маро бипояд, бо Худоён, ва низ шаҳриёрии маро ва он чиро ман кардам».

V

Хшайоршо, шохи бузург, шохи шоҳон, писари Дориошшоҳ, ҳахоманишӣ».

VI

1. Аҳурамаздо Ҳудои бузург аст, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Хшайоршоро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Хшайоршо ҳастам, шохи бузург, шохи шоҳон, шохи мардумон бо таборҳои бисёр, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Дориошшоҳ, ҳахоманишӣ».

3. Хшайоршоҳо мегӯяд: «Падарам Дориош аст, падари Дориош Виштоспа ном дошта, падари Виштоспа Аршома ном дошта; ва Виштоспа ва Аршома ҳар ду зинда буданд⁶ замоне, ки Аҳурамаздо хост ин буд, ки Дориош, падарамро шохи ин замин кунад; замоне, ки Дориош шоҳ шуд, бисёре корҳои олий аст, ки ў кард.

4. Хшайоршоҳо мегӯяд: «Дориош писарони дигаре низ дошт, хости Аҳурамаздо буд, ки Дориош, падарам, маро пас аз худ бузургтар аз ҳама кард; замоне, ки падарам, Дориош таҳтро раҳо кард⁷, ба хости Аҳурамаздо, ман бар таҳти падарам шоҳ шудам; ҳангоме ки ман шоҳ шудам, бисёре корҳои олий ҳаст, ки ман кардам; он чӣ падарам карда буд, ман онро ҳифз кардам, ва ба онҳо коре дигар афзудам; ҳамчунин, он чӣ ман соҳтам ва он чӣ падарам соҳт, ҳамаи инҳоро ба хости Аҳурамаздо соҳтем».

5. Хшайоршоҳо мегӯяд: «Аҳурамаздо маро бипояд ва низ шаҳриёрии маро ва он чиро соҳтам; ва он чиро падарам соҳт, низ Аҳурамаздо бипояд».

VII

1. Хшайоршо, шохи бузург, мегӯяд: «Ба хости Аҳурамаздо, бисёре корҳои хуб аст, ки Дориошшоҳ, падарам кард ва фармон дод, ҳамчунин ба лутфи Аҳурамаздо, ки ман ин корро афзудам ва онро зебо кардам.

2. Аҳурамаздо, бо Ҳудоён маро бипояд ва низ шаҳриёриро».

VIII

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Хшайоршоро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумоне бо таборҳои бисёр, шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст, писари Дориюшшоҳ, ҳахоманишӣ, порсӣ, писари порсӣ, ориёй, аз табори ориёй».

3. Хшайоршоҳо мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо инҳо мардумоне ҳастанд, ки ман шоҳашон будам берун аз Порс; ман бар онҳо фармонравоӣ кардам, онҳо ба ман хироҷ медоданд, онҳо он чиро ман ба онҳо мегуфтам, мекарданд, қонуни ман онҳоро нигоҳ дод: модӣ, эломӣ, арахузӣ (руҳачӣ), арманиӣ, дарангӣ (зарангӣ), портӣ, ориёни (хиравӣ), боҳтарӣ (балҳӣ), сүғдӣ, хоразмӣ, бобулӣ, ошурӣ, стагедӣ, лидияӣ, мисрӣ, юнониёне, ки дар канори дарё ҳастанд ва онҳое, ки он сӯи дарё ҳастанд, макиён, араб, гандорай, ҳиндӣ, кападокияӣ, сакоиёни амирагӣ, сакоиёни тезхуд, тарокиёни, ақауфакиёни⁸, либияҳо, кориҳо, ҳабашӣ».

4. Хшайоршоҳо мегӯяд: «Ҳангоме ки ман шоҳ шудам, дар миёни мардумоне, ки дар боло исмашон навишта шуд, яке аз онҳо⁹ шӯриш карда буд, он гоҳ Ахурамаздо маро ёрӣ кард; ба хости Ахурамаздо ман ин мардумро шикаст додам ва онҳоро сари ҷои худ нишондам.

5. Ва дар миёни ин мардумон, яке аз онҳо буд, ки пеш аз ин девонро ситоиш мекарданд он гоҳ, ба хости Ахурамаздо, девкадаро¹⁰ ҳароб кардам ва мамнӯъ кардам: «ки девон ситоиш нашаванд!» дар он ҷо, пеш аз ин, девон ситоиш мешуданд, ман Ахурамаздоро ситоиш кардам, дар замони муқаррар ва бинобар оин¹¹».

6. Ва ҳамчунин кори дигаре буд, ки бад анҷом шуда буд; ман ин корро хуб анҷом додам¹²; ҳамаи он чи анҷом додам, ман онро ба хости Ахурамаздо кардам; Ахурамаздо маро ёрӣ кард, то он ки ман онро ба поён бирасонам.

7. Туе, ки аз ин пас ҳоҳӣ буд, агар бияндешӣ: «Ман меҳоҳам шод бошам дар давраи зиндагиям ва меҳоҳам пас аз маргам артоун (омурзида) бошам», ин қонунро, ки Ахурамаздо вазъ кард, пос бидор¹³; марде, ки ин қонунро, ки Ахурамаздо вазъ кард, пос бидорад; ва Ахурамаздоро ситоиш мекунад, дар

замони муқаррар ва бино бар оин, ў хушбаҳт аст, дар замони зиндагӣ ва пас аз маргаш гиромӣ мешавад».

8. Хшайоршоҳоҳ, мегӯяд: «Ахурамаздо маро дар баробари бадиҳо ва ҳамчунин хонаам ва ин мардумро; ин он чизе аст, ки ман аз Ахурамаздо меҳоҳам; Ахурамаздо онро ба ман диҳод».

IX

1. «Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Дориюшшоҳ, ҳаҳоманишӣ».

2. Хшайоршоҳоҳ мегӯяд: «Ман ин таҷрапо соҳтам».

XI

1. Ахурамаздо Ҳудои бузург аст, ки ин зеборо оғарид, ки дида мешавад, ки шодиро барои мардум оғарид, ки хирад ва далериро дар Хшайоршо гузошт.

2. Хшайоршоҳоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, ман ин ҳастам, бад-ин сон, ки дӯсти ростӣ ҳастам, бо нодурустӣ дӯст нестам, хости ман он нест, ки нотавон; ба хотири тавоно ба бедод тан диҳад; хости ман он нест, ки тавоно ба хотири нотавон ба бедод тан диҳад.

3. Ростӣ: Ин хости ман аст; ман дӯсти марди дурӯғӣ нестам; ман тундхӯ нестам; он чи дар як мунозиа барои ман рӯҳ медиҳад, онро бо қувват дар андешаам пос медорам, бо қувват ҳудро маҳор мекунам.

4. Марде, ки ёрӣ мекунад, ман ўро баста ба ёрияш мепоям; он ки осеб расонад, ман ўро баста ба осебаш танбех мекунам, на маро ком аст, ки марде осеб расонад; ва низ на маро ком аст, ки агар касе осеб расонад, танбех нашавад.

5. Марде, ки дар бораи марде дигар мегӯяд, он маро қонеъ намекунад; то он ки ғувоҳии ду танро бишнаберам.

6. Он чи як мард мекунад, ё ҳангоме ки баста ба дорояш чизе меоварад, ман аз ў хушнуд мешавам ва хушнудии ман бисёр аст ва розӣ ҳастам ва ман ба мардони вафодор чизҳое бисёр медиҳам.

7. Қувваи дарк ва иродай ман бад-ин сон аст: Замоне, ки ту бубинӣ ё бишнавӣ, он ман дар коҳ ва дар урдugoҳи сипоҳиён кардам, ин аст тасаллуте, ки ман дорам бар рӯҳам ва қувваи даркам.

8. Ин тасаллут, ки ман дорам, ҳамон чизе аст, ки чисмам метавонад бикунад: дар мақоми ҹангҷӯ, ҹангҷӯи хубе ҳастам ҳамин ки қувваи даркам ҷои худро биёбад, ҳангоме ки як ёгири мебинам, ҳангоме ки ӯро намебинам, ба юмни қувваи даркам ва иродаам, бар тарси худ ғалаба меқунам.

9. Замоне, ки як ёгири мебинам, монанди замоне, ки ӯро намебинам, ҳам бо дастхо ва ҳам бо поҳо варзида ҳастам; дар мақоми саворкор, саворкори хубе ҳастам; дар мақоми камондор, камондори хубе ҳастам, чи пиёда чи савора; дар мақоми найзадор, найзадори хубе ҳастам, чи пиёда чи савора.

10. Ин вижагиҳое аст, ки Ахурамаздо ба ман бахшид ва ман тавонистам онҳоро ба кор гирам: Ба хости Ахурамаздо, он ҷӣ кардам бо ин вижагиҳое, ки Ахурамаздо ба ман бахшидааст, онро кардам.

11. Ахурамаздо маро бипояд ва низ он чиро кардам.

КАТИБАХОИ ШУШ¹

I

Хшайоршо, шоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, Дориошибоҳ, падарам, ин коҳро соҳт».

II

«Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзаминҳо, шоҳи замин, писари Дориошибоҳ, ҳахоманишӣ».

III

«Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Дориошибоҳ, ҳахоманишӣ».

IV

Хшайоршоҳо мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо, Дориошибоҳ, падарам ин равоқро соҳт».

V

1. «Ман Хшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзаминҳо, шоҳи замин, писари Дориошибоҳ, ҳахоманишӣ».

2. Хшайоршо, шоҳи бузург мегӯяд: «Ҳар он чӣ дар ин ҷо кардам ва он чӣ дар ҷои дигари рӯи замин кардам, инҳо ба дасти ман анҷом шуд; ҳар он чӣ ман кардам, ман онро бо ёрии Ахурамаздо кардам».

«Дориошибоҳ, падарам, ба хости Ахурамаздо, корҳои хуб бисёр кард ва фармон дод ин мавзеъро бикананд; аз он ҷо, ки фармон надод, катиба бинависанд, он гоҳ, ман дастур додам, ки ин катибаро бинависанд.

4. Ахурамаздо маро бипояд, маро бо Ҳудоён, низ шаҳриёри маро ва он чиро кардам».

САНГНАВИШТАХОИ ВОН

1. Аҳурамаздо Ҳудои бузург аст, бузургтарини Ҳудоён, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Ҳшайоршоро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёра, ягона фармонраво аз бисёра.

2. Ман Ҳшайоршо ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон бо таборҳои бисёра, шоҳи рӯи замини бузург то дурдаст, писари Дориюшшоҳ, ҳахоманиши.

3. Ҳшайоршошоҳ мегӯяд:

«Дориюшшоҳ, падарам, ба хости Аҳурамаздо, корҳои хуб бисёра кард ва фармон дод ин мавзеъро бикананд; аз он ҷо, ки фармон надод, катиба бинависанд; он гоҳ, ман дастур додам, ки ин катибаро бинависанд.

4. Аҳурамаздо маро бипояд, маро бо Ҳудоён, низ шаҳриёрии маро ва он чиро кардам».

КАТИБАҲОИ АРДАШЕРИ АВВАЛ ДАР ТАХТИ ҶАМШЕД¹

I

1. {...} яке дар миёни подшоҳон бисёр.
2. «Ман Ардашер ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзаминҳое бо забонҳои бисёр, шоҳи ин сарзамини бузург, дурдаст, писари Ҳшайоршо, писари Дориош, ҳахоманишӣ».
3. Ардашер, шоҳи бузург мегӯяд: «Бо ёрии Аҳурамаздо, ин коҳро, ки Ҳшайоршошоҳ, падарам, соҳт², ман онро ба поён расондам».
4. Аҳурамаздо маро бипояд бо Ҳудоён ва низ шаҳриёриям ва он чӣ кардам».

II

Ардашершоҳ мегӯяд:

«Ин коҳро Ҳшайоршошоҳ, падарам, пояҳои онро гузашта буд; бо ёрии Аҳурамаздо, ман Ардашершоҳ онро соҳтам ва ба поён расондам».

Катибаҳои қӯҷак

1. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, писари Ҳшайоршошоҳ, Ҳшайоршошоҳ писари Дориош, ки ин ҷоми¹ нуқрато дар коҳ² соҳт.
2. Ардашер, шоҳи бузург.
3. Ардашер шоҳ.

КАТИБАҲОИ ДОРИЮШИ ДУВУМ¹

Катибаи Ҳамадон

1. Ахурамаздо Ҳудои бузург аст, ки ин заминро офарида, он осмонро офарида, ки мардумро офарида, ки шодиро барои мардум офарида, ки Дориюшро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон бо таборҳои бисёр, шоҳи ин замини бузург то дурдаст, писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Ҳшайоршоҳоҳ, Ҳшайоршоҳоҳ писари Дориюшшоҳ, ҳахоманиший».

3. Дориюшшоҳ мегӯяд: Ахурамаздо ин мардумро ба ман дод; ба хости Ахурамаздо ман рӯи ин замин шоҳ ҳастам; Ахурамаздо маро бипояд ва низ хонаамро ва шаҳриёриро, ки ба ман дод».

Катибаҳои Шуш

I

Ин Ападона¹ бо сутунҳои чӯбӣ, Дориюш, шоҳи бузург онро соҳт; Ахурамаздо бо Ҳудоён Дориюшшоҳро бипояд.

II

1. «Ман Дориюш ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Ардашершоҳ, ҳахоманиший».

2. Дориюшшоҳ мегӯяд: «Ардашер падарам, ибтидо ин коҳро соҳт; сипас ман онро ба хости Ахурамаздо соҳтам».

КАТИБАХОИ АРДАШЕРИ ДУВУМ¹

Катибаи Ҳамадон

I

1. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳои, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Ҳшайоршошоҳ, Ҳшайоршошоҳ писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа ҳахоманишӣ эълом мекунад:

2. «Ба хости Ахурамаздо, Аноҳито ва Митра, ман ин Ападонаро соҳтам; Ахурамаздо, Аноҳито ва Митра¹ маро аз тамоми бадиҳо бипоянд; ва он чиро ман кардам, на аз миён бибараанд ва на осебе бад-он расонанд».

II

Ападона бо сутунҳо аз санг, Ардашер, шоҳи бузург, онро соҳт, ў, писари Дориюшшоҳ, ҳахоманишӣ;
«Митра маро бипояд».

III

1. Ахурамаздо Худои бузург аст, бузургтарини Худоён, ў, ки ин заминро оғарид, ки он осмонро оғарид, ки мардумро оғарид, шодиро барои мардум оғарид, Ардашерро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, ягона фармонраво аз бисёр.

2. Ардашер шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, мегӯяд: «Ман писари Дориюшшоҳ ҳастам, Дориюш писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Ҳшайоршошоҳ, Ҳшайоршошоҳ писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа ном, ҳахоманишӣ».

3. Ардашершоҳ мегӯяд: «Ман шоҳи рӯи ин замини бузург то дурдаст ҳастам, Ахурамаздо шаҳриёриро ба ман дод, Ахурамаздо маро бипояд ва низ шаҳриёриро, ки ба ман бахшид ва хонаамро».

Катибаи таҳти Ҷамшед

1. Ин як порсӣ аст.
2. Ин як модӣ аст.
3. Ин як эломӣ аст.
4. Ин як портӣ аст.

5. Ин як ориёнӣ (ҳиравӣ) аст.
6. Ин як бохтарӣ (балхӣ) аст.
7. Ин як сүфдӣ аст.
8. Ин як хоразмӣ аст.
9. Ин як дарангӣ (зарангӣ) аст.
10. Ин як арахузӣ (руҳаҷӣ) аст.
11. Ин як стагедӣ аст.
12. Ин як гандорай аст.
13. Ин як хиндӣ аст.
14. Ин як сакоӣ аст.
15. Ин як сакоии тезхуд аст.
16. Ин як бобулиӣ аст.
17. Ин як ошурӣ аст.
18. Ин як араб аст.
19. Ин як мисрӣ аст.
20. Ин як арманӣ аст.
21. Ин як кападокияӣ аст.
22. Ин як Лидияӣ аст.
23. Ин як юонойӣ аст.
24. Ин як сакоии он сӯи дарё аст.
25. Ин як тарокиёйӣ аст.
26. Ин як юононии оспедуфурӣ аст.
27. Ин як атюпиёй (ҳабашӣ) аст.
28. Ин як либиёйӣ аст.
29. Ин як макӣ аст.
30. Ин як корӣ аст.

Катибахои Шуш

I

1. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Дориошшоҳ, Дориош писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Ҳшайоршоҳо, Ҳшайоршоҳо писари Дориошшоҳ, Дориош писари Виштоспа, ҳахоманишиӣ, мегӯяд:

2. Дориош, ҷадди ман¹ ин Ападонаро соҳт; сипас дар замони падарбузургам Ардашер Ападона сӯҳт; ҳол, ба хости Аҳурамаздо, Аноҳито ва Митра, ман фармон ба бозсозии Ападона додам.

3. Ахурамаздо, Аноҳито ва Митра маро дар баробари тамоми бадихо бипоянд ва низ он чиро кардам; ки онҳо на {...} на ҷодугарӣ (?), на {...}-ҳо».

II

1. {...} писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа, ҳаҳоманишӣ.

2. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи замин, мегӯяд:

«Ин коҳ ва ин пилакони сангиро {ман соҳтам}».

3. Ахурамаздо {...}».

III

1. «Ман Ардашер ҳастам, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, писари Дориюшшоҳ, ҳаҳоманишӣ».

2. Ардашершоҳ мегӯяд: «Ба хости Ахурамаздо ман ин коҳро соҳтам, ки дар давраи зиндагиям вақф кардам.

3. Ахурамаздо, Аноҳито ва Митра маро аз тамоми бадихо бипоянд, низ ҳар он чи ман соҳтам».

КАТИБАҲОИ АРДАШЕРИ СЕВУМ*

Катибаи тахти Ҷамшед

1. Ахурамаздо Ҳудои бузург аст, ки ин заминро офарида, ки он осмонро офарида, ки мардумро офарида, хушбахтиро барои мардум офарида, ки Ардашерро шоҳ кард, ягона шоҳ аз бисёр, танҳо фармонраво аз бисёр.

2. Ардашер, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи мардумон, шоҳи рӯи ин замин, мегӯяд: «Ман писари Ардашершоҳ ҳастам, Ардашер писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Ардашершоҳ, Ардашер писари Ҳшайоршоҳоҳ, Ҳшайоршоҳоҳ писари Дориюшшоҳ, Дориюш писари Виштоспа ном, Виштоспа писари Аршома, ҳахоманишӣ».

3. Ардашершоҳ мегӯяд: «Ин палаи сангӣ тавассути ман, дар замони ман¹ сохта шуд».

4. Ардашершоҳ мегӯяд: «Ахурамаздо ва эзади Мисра маро бипоянд, ҳамчунин ин мардумро ва он чи тавассути ман сохта шуд {...}».

КАТИБАХОИ СОСОНӢ*

Катибаи Ардашер Попакон

Ин пайкари маздопараст Бағ (Худой) Ардашери шоҳон шоҳи Эрон, дорандай нажод аз Худоён, писари Бағ (Худой) Попакшоҳ.

Сангнавиштаи Шопури Ардашер (дар Ҳочиобод)

Тирандозе ин ман маздоясн¹, Бағи Шоҳпур, шоҳаншоҳи Эрон ва анерон², аз нажоди эзадон, писари маздаясн Бағи Ардашер, шоҳаншоҳи Эрон, наваи Попакшоҳ – чун мо ин тирро андохтем, ин тир пеши шаҳрдорон ва виспурон (шоҳзодагон) ва бузургон ва озодон андохта шуд. Ва мо пой дар ин дара ниҳодем ва тире ба сӯи нишона ва дурттар аз он афкандем. Он ҷо, ки тир афтод, он ҷунон набуд, ки агар нишонае соҳта шавад, аз берун пайдо бошад.

Пас мо фармудем, ки нишонае берунтар, ки пайдо бошад, соҳта шавад. Ҳар киро даст некаст, пой ба ин дара ниҳад ва тир ба он нишона афканад, пас ҳар ки тавонад, тир ба он нишона бияфканад, дасташ барои тирандозӣ хуб аст.

Сангнавиштаи Шопури Ардашер (Нақши Раҷаб)

Пайкари ин маздаясн (=худопараст) Бағи Шоҳпур шоҳаншоҳи Эрон ва анерон (ғайриэрон) аз нажоди эзадон, писари маздаясн Бағи Ардашер шоҳаншоҳи Эрон, аз нажоди эзадон наваи Попаконшоҳ.

Катибаи Шопури Саконшоҳ – писари Ҳурмузд ва бародари Шопури дувум

Дар моҳи исфандормаз ба соли 22 подшоҳе худойпарasti худойгон Шоҳпур шоҳаншоҳи Эрон ва ғайри эрон, ки нажоди ӯ ба худоён пайвастааст.

Бад-он замон, ки Шоҳпур Саконшоҳ подшоҳи Ҳинд (мурод Синҷаст) ва Систон ва Тахористон¹ дабирони дабир писари худопарасти худойгон Ҳурмузд шоҳоншоҳ... аз даргоҳи худойгони мазкур намоз бурда, мураҳҳас гардид ва ба ин роҳ бар Истаҳр андар сӯи Систон шуд ва ба муборакиву савоб бар

Садсутун омад, пас ҳам андарин кох гизо хўрд, пас Баҳром писари Нахр (Нахв - ?) ва Ҳурмузд андарзбади Систон ва Нарсӣ писари Мағуи гурозон ва... Писари Рев Мехрон шутурпони Заранг ва Нарсии дабир ва дигар форсиёни озод ва Систониёни озод ва мардуме аз шаҳри Заранг фиристодаи ҳамаи Фодуспонон назди ўомаданд ва марҷон бо онон буд.

Пас бузург шодӣ кард (пас ба Ҳурмуздпадар офарин кард, пас шоҳаншоҳ Шаҳнур офарин кард, пас ба ҳештан офарин кард. Пас ба он касон офарин кард, ки ин коҳро соҳтанд).

Катибаи Нарса дар Пойкулӣ

Аз начибзодагону аркупз ва бузургону озодон фиристода бар мо (ба сӯи мо) омад, ки шоҳони шоҳ ба муборакӣ ва некӣ аз Арманистон ин ҷо (ба саодат) бар Эронشاҳр басич мефармояд ва фарру шукӯҳу кишвару таҳти ҳеш ва подшоҳии мавrus аз ниёконро аз Яздон мепазирад.



КИТЬАХО



КИТЪА

Ба номи Ҳурмузд

1. Барои карафа кардан ранҷ барои хештан бояд пазирафт.
2. Андар ҳар гоҳ ва замони фароруний ба маниш бояд дошт.
3. Ва барои суди гетӣ музди мину набояд ҳишт.
4. Чизи гетӣ(ро) хор ва он минуро гиромӣ бояд дошт.
5. Он судро набояд суд доштан, ки пас аз он зиён бисёр бувад.
6. Ва он ромишро набояд ромиш доштан, ки пас аз он оғоз андӯҳ бувад.
7. Он хуширо набояд хушӣ доштан, ки пас аз он талхии гарон бувад.
8. Ва он хостаро набояд хоста доштан, ки ба тану равон нарасад.
9. Он дӯстро набояд дӯст доштан, ки андар саҳтий ба фарёд нарасад.
10. Ва он фарзандро набояд фарзанд доштан, ки фармони падару модар набарад.
11. Ва он занро набояд зан доштан, ки фармонбардори шӯй набувад ва суду зиён ва андӯху ромиши шӯйро ҳамчун они хештан надорад, бо шӯй ҳамсад ва ҳамзиён набувад, чи ӯ аз ҳар душман бадтар аст.

Фарҷом ёфт.

КИТЪА

Ба номи Яздон

Родӣ кардан, рост гуфтан, зан гирифтан ва пайванди гетӣ роинидан ва Яшт кардан ва ба дин устувор будан ва худуда кардан ва оташи Баҳром нишондан ва тоҳанбор кардан, вайрон(ро) ободон кардан ва гушурван варзидан ва беҳон (ва) арзониёнро чиз додан беҳтар аст.

ҚИТЪА

Ба номи Яздон

Ин ёдгорхо навишта будааст ба мохи баҳман андар соли сесаду бисту чаҳор, рӯзи дин ба Озар (ба василаи) Дерзивод, динпаноҳи эдарпой аз баҳри Дерзивод, шоҳзоди шодонфарруҳ Ҳурмуздро, ки равони эшон анӯша бод, (ки) андар фурӯзиш бувад бар оташкада.

ҚИТЪА

Ба номи Яздон

Ин ёдгор андар хуршедрӯз, моҳи шаҳривари қадим беҳизагии соли шашсаду як андар шаҳри Тона дар ҷазираи Дарё, ман динбанда, меҳрубони Кайхусрави меҳрубони ҳирбад навиштааст.

То саду панҷоҳ сол кор фармоид, ки Яздон ӯро кӯшой, дихиши нек ва хайр боиста (диҳад), (пайваста ӯро) коми фаровон раво бувад. (Дар) гетӣ эдун (ки) комтанд (ва) андар фароруний ва (дар) мину эдун (ки) комаравон андар аҳлой.

ҚИТЪАЕ АЗ МОДИЁНИ СИРӮЗА

Баҳманрӯз ба номи фариштамоҳ, имрӯз анҷумани мушоварае ба хирад кардан, ба даргоҳи шоҳӣ шудан ва низ ба даргоҳи доноён (шудан) ва фармонбардоронро иҷозаи хузур додан ва низ бо дӯстон ва доноён ба аҳволпурсӣ шудан, ишқ ва дониш варзидан (ва) ба ҳама кор ва амр (-е пардохтан) хуб аст.

(Дар) урдубиҳиштрӯз оштиву ишқ варзидан ва доруву дармонро омехтан ва ҳӯрдану анҷуман ва кори марбут ба равон кардан ва андеша ба маҳи додситонӣ (додварӣ) андохтан ва кардани шогирдонро гумордан ба ягонагӣ ва пайвастани (ба) солорон ва подшоҳон ва (анҷоми) ҳар кори дигари некҷаҳиш¹ ва сутуда (хуб аст).



TABZEXOT

БУНДАҲИШН

Кутаҳнавиштҳо

Ат-Тафҳим – Абӯрайҳон Муҳаммади Берунии Хоразмӣ, «Китоб ат-тафҳим ли авоили саноат-ал-танҷим», веростор Ҷалолуддини Ҳумойӣ, Техрон, 1362.

Бурҳон – Муҳаммадхусайн ибни Ҳалафи Табрезӣ, Бурҳони котеъ, доктор Муҳаммад Муин, Техрон, 1342.

Гоҳшуморӣ – Ҳасан Тақизода. Гоҳшуморӣ дар Эрони қадим, Техрон, 1316.

ДМ – Нк ДМ.

ЗАП -- Ч. Тавадиа. Забон ва адабиёти паҳлавӣ, форсии миёна, тарҷумаи С. Наҷмободӣ, Техрон, 1348.

Заротушнома – Зартушт Баҳроми Пажду. Заротуштнома, Техрон, 1338.

ЛД – Алиакбар Деххудо, Лугатнома, Техрон, 1337 ба баъд.

Пажӯхише – Меҳрдод Баҳор. Пажӯхише дар асотири Эрон, Техрон, 1362.

Ривояти паҳлавӣ – B. N. Dhabhar. The Pahlavi Rivayat, Bombay, 1913.

ФМ – Доктор Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсӣ, Техрон, 1363.

ФН – Алиакбар Нағисӣ. Фарҳанги Нағисӣ, Техрон, 1355.

Шоҳномашиносӣ – Бунёди «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ. Шоҳномашиносӣ, Ҷилди аввали, Техрон, 1357.

Эроншаҳр – Dr. Marquart. Iransahr, Berlin 1901.

Яштҳо – Пури Довуд. Адабиёти маздаясно. Яштҳо, ду ҷилд, Бамбай, 1928.

AI – Acta Iranica.

AW – Christian Bartolomae, Altiranische Wörterbuch, Berlin, 1961.

CHI – The Cambridge History of Iran, vol. 3 (1). The Seleucid, Partian and Sasanian Periods.

CPD – D. N. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary, London, 1971.

DH – The Codex DH, being a Facsimile Edition of Bondahesh, Zand-e Vohuman Yasht an Parts of Denkart, Iranian Culture Foundation, 1989.

DM – The Complete Text of the Pahlavi Dinkard, supervised by D. M. Madan, 2 vol. , Bombay 1911.

JRAS – Journal of the Royal Asiatic Society.

Justi – F. Justi, Der Bundahesh, Leipzid, 1868.

MJM – Ed. Ph. Gignoux et A. Tafazzoli, Memorial Jeande Menasce, Tehran, 1974.

MX – E. W. West. The Book of Mainyo-I Khrad, Stuttgart, London, 1871.

PT – J. D. M. Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, Bombay, 1897.

TD1 – The Bondahesh, being a Facsimile edition of the Manuscript TD1, Iranian Cultural Foundation, 88.

TD2 – Edvad Tahmuras Dinshaji Anklesaria, The Bundahishn, being a facsimile of the Manuscript No. 2, Bombay, 1908.

VZ – B. T. Anklesaria, Vichitukiha-I Zatsparan with Text and Introduction. Part 1, Bombay, 1964.

WMMPP – Mary Boyce, A World-list of Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9a, Belgium, 1977.

Zand-akasih, – B. T. Anklesaria, Zand-akasih, Iranian of Greater Bundahishn, Bombay, 1956.

ZDMG – Zeitschrift de Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

ZZD – R. C. Zaehner, Zurvan, a Zoroastrian Dilemma, Oxford, 1955.

ЁДДОШТХО

ПЕШГУФТОР

1. Дар ин замон дар дар забони форсӣ, бино ба таҳаввулоти забонӣ, ин китобро «Бундахишн» меҳонанд ва мо низ чунин мекунем.

1. ЗАП, с. 91

2. «Бундахишн». ТД₂, с. 8-237

3. ЗАП, с. 94. Тавадиа Дотак ё Додвехро падари Фарнбағ донистааст.

4. Фарнбағ дудмони модарии худро ба як чо ёд намекунад. Ӯ як боронро то Войбахт мешумурад; бори дигар дар оғози сухан аз Войбухт то Оростиро ёд мекунад ва бори савум аз Оrosti то Манучехрро зикр мекунад. Мо ин ҳамаро бар ҳам афзудему ба рақами фавқ даст ёфтем. Дар баршумурдани дудмони модарии худ Ӯ номи Пурушаспу Оростиро, ки ҳарду бародаранд, низ чун падару фарзанд ёд мекунад. Мо номи Пуршаспро ҳазиф кардем. Н. к. баҳшҳои 20 ва 21 ин тарҷума.

5. Барои тавзехи бештар дар бораи дастнависи ТД₁ нигоҳ кунед ба муқаддимаи нусха аксии ТД₁ ва ба муқаддимаи «Zand – ākāsīh»

6. Барои тавзехи бештар дар бораи дастнависи ТД₂ нигоҳ кунед ба муқаддимаи муфассали ҳамин нусхай аксӣ, ки мӯчаддадан низ дар «Zand – ākāsīh» ба табъ расидааст.

7. Барои тавзехи бештар дар бораи қайфиёту ҳусусияти ин дастнавис нигоҳ кунед ба муқаддимаи ҳамон китоб.

8. Барои иттилои бештар дар бораи ин дастнависҳо нигоҳ кунед «Zand – ākāsīh», pp. 1-11.

9. Anquetil du Perron. Zend-Avesta, Paris 1771.

10. H. Z. Westergaard. Bundahesh, liber Pehlevicus e vettustissimo codice Havniensi descriptsit, 1851.

11. M. Naug. Bundahesh, liber Pehlevicus e vettustissimo codice Havniensi descriptsit, 1854.

12. F. Spiegel. Arische Studien, Leipzig. F. Spiegel, Das einuddrisigste Capitel des Bundahesh, 1857. F. Spiegel. Das erste Capitel des Bundahesh, ZDMG, 11, 1857, pp. 98-110.
13. F. H. H. Windischmann. Bundahesh, дар Zoroastrische studien, hrsg. von F. Spiegel, Berlin, 1863.
14. F. Justi. Der Bundahesh, Leipzig, 1868.
15. E. W. West. Pahlavi Texts 1: The Bundahesh, Oxford, 1880, Sacred Books of the East, 5.
16. F. C. Andreas. The Book of Mainyo –I Khrad, also an old fragment of the Bundahesh, Kiel, 1882.
17. Ба накъл аз Zand – ākāsīh, c. 5.
18. Ҳамон
19. H. S. Nyberg. Hilfsbuch des Pehlevi, Uppsala, 1928.
20. H. W. Bailey.
21. Dr. Mary Boyce.
22. W. B. Hennig. An astronomical Chapter of the Bundahishn, JRAS, 1942, pp. 229-250.
23. R. C. Zaehner. Zurvan a Zoroastian Dilemma, Oxford, 195, pp. 276-336.

МУТОБИКИ СЕ ДАСТНАВИС

1. Memorial Jean de menasce; edite par Ph. Gignoux et A. Tafaroli, 1974, Бунёди Фарҳангии Эрон.
2. Y. m. Hawabi. Concordances of the manuscripts of Bundahish: ТД₂, ТД₁ and ДН, pp. 293-303.

ДЕБОЧА

1. Harvisp-āgāh, огоҳ бар ҳамаи умур.
2. Hēk-jahišn.
3. Ҳар се: twd, ба ҷои ТВ
4. Māh-windād, аз Анушервон то Шахриёр, исми хос ва шояд исми фарзанду падару ҷад бошад.
5. Ҳар се: YKYBWN, шояд ба иллати мутааххир будани мукаддима, зери таъсири форсӣ, ба ҷои он ки аз вожаи nībēg истифода шуда бошад, ки маънои китобу рисола дорад, аз вожаи форсии нибишта ва навишта истифода шуда ва онро бо ҳузвориш навиштаанд. Ҳатто дар ин ин сурат низ мебоист вожаи YKYBWN-t, имло мешуд: nibišta.
6. Ҳар се: āzarmīgišn, ба ҷои āzarmīgīh, эҳтиром, озарм.
7. Ānāft ud wirēzān.
8. ТД₁ ва ТД₂: MRY'-ng's'.
9. PDN.
10. Hu-čamagīh, вожаи баъд: tynšn wyh.
11. Čim-saxwan, сухани мантиқӣ ва мустадал.
12. Pādram.
13. Abarmānīgāh, ашроф, бузургон.
14. Ҳар се: I'm W Iystk; мӯҳтамилан: brahm ud ristad.
15. Ērang.
16. Dwš-cyhlkyh.

БАХШИ 1

1. Даствисҳо: bwnd”tyh: шояд имлои ғалат барои bun-dahišnīh.

2. Zadār-kāmagīh, ба маъни майл ба нобудгарӣ аст. Zadār (сифати фоилий аз задан) ва мутародифи он *ganāg*, ки худ сифати фоилий аст. Ҳарду аз решай *gan* ба маъни аз миён бурдану нобуд кардан аст. Ин амр, ки *ganāg*-ро *ganāg* меҳонанд ва онро бо ганду бадбӯй марбут мекунанд ва маъни бадбӯй аз он мегиранд, бо асотири Зартуштӣ ва бо задоркомагӣ, ки зикри он рафт – дарнамеояд, зоро дар матнҳои паҳлавӣ ҳама ҷо аз Аҳриман бо сифати *ēbgad* (муҳочим), *zadārkāmag* (дорои коми нобудгар), *retyārag* (муҳочим) сухан меравад на аз бадбӯй! Дар матни ҳозири форсӣ ҳама ҷо ба ҷои *gannāg-mēnōg* Аҳриман оварда шудааст. Н. к. с.56: Гуноҳе, ки аз миён бурдан аст.

3. Ҳем, дар форсии миёна ба маъни сиришту шахсият аст.

4. Ҳар се: *h'n*, ба ҷои *dw'n*, *dō-ān* ва *duwān*, ҷамъи ду.

5. Ишора ба паймонест, ки дар ривоёти зарвонӣ зикри он меравад ва бинобар он дар оғоз чун Аҳриману Ҳурмузӣ аз шиками Зарвон берун омаданд, Зарвон қароре гузошт, ки бинобар он салтанати ҷаҳон аз они Аҳриман бошад ба нуҳ ҳазор ва сипас подшии комили Ҳурмузӣ фаро ҳоҳад расид ва низ нобудии оғаридагони Аҳриман бад-он ғоҳ ҳоҳад буд.

6. Ҳар се: QDM ба ҷои МН.

7. *Namāg-pursišnīg* аз масдари пурсидан ба маъни истихбор, иттилоъ, пажӯҳидану оғоҳӣ ҳостан, зоҳирان бояд ба маъни ҳабир, оғоҳу мутталеъ ва баробари вожаи англisisi wellinformed бошад. Макензи (СРД) вожаи *pursišnīg*-ро ба пайравӣ аз Занер (ZZD) responsible маъно кардааст, ки бо матлаб ҷандон марбут ба назар намерасад.

8. ТД₂, ДН: *'p'lk*; ТД₁ *'p'lkyh*: ба ҷои *'p'lwnyh*.

9. Ahunawar, дуоест Зартуштӣ, ки саҳт муқаддас дошта мешавад. Н. к. «Пажуҳише...»

10. Н. к. Ҳамон.

11. *Ganāg-mēnōg* az *bīm* tan andar *hanjīd*, тан даркашидан ба маъни дар ҳам фурӯ рафтган, худро ҷамъ қардан, худро дар ҳам фушурдан аст.

12. Имлои қуҳану марсуми корзор дар паҳлавӣ *k'lcl* ва *k'lyc'l* аст, ки қироати он ба лафзи қуҳан *kārčar* ва *kārečār* мешавад. Нависандай асар, бо оғоҳии омиёнаи худ аз решашинойӣ, гумон медорад, ки вожа мураккаб аз ду ҷузъ – қору ҷора аст, дар ҳоле ки вожа мураккаб аз ду ҷазъ – қор (бо маъни набард) ва зор ба маъни маҳаллу макон аст, ки худ пасвандест.

13. *Kār-dādestān*, дар бисёре маврид, дар матнҳои паҳлавӣ ин таркиб ба сурати *kar ud dādestān* омадааст. Нигоронда дар аксар маворид сурати нахустинро тарҷеҳ медиҳад.

14. Н. к. ёддошти 7 ҳамин баҳш.

15. Ҳар се: *bck'hwt*: аммо дар ДМ с. 113 сатри 6 *bazag-ēwēntom*. *bck'* *dwyn'twn* бар ин поя, вожаи «Бундахишн» ба *bazad-ēwēntar* тасҳех шуд.

16. Ҳwährīgīh.

17. Ҷerīh, чирагӣ, ғалаба, султai мутлақ, ки дар баробари худоии озодманишонаи Ҳурмузӣ қарор мегирад. Бино ба асотири эронӣ Амшоспандон ба худоии Ҳурмузӣ раъй медиҳанд ва инсон масиру ҷиҳати ҳаёти худро, ки мубориза бо Аҳриман аст, ба ихтиёр мепазирад. Дар воқеъ, пазишуфтани Ҳурмузӣ ба худоӣ ба ихтиёр аст, дар ҳоле ки фармонравоии Аҳриман бар пояи ғалабаву султа ва зӯр нихода шудааст.

18. Ҳар се: 3.

19. Ҳар се: пас аз ин вожай изофӣ доранд.
20. Ҳар се пас аз ин вожай як вожай изофӣ доранд.
21. Ҳар се nywkyh ба чои gpkyh.
22. Āwudagiħ, бордор шудан, баста шудани нутфа.
23. Daštak, чанин.
24. Čandišn, чунбиш, харакат.

БАХШИ 2

1. Ҳар се: МН.
2. Astomāndīħ, вучуди моддӣ, моддият.
3. Ишора ба китоби «Дин», Авесто аст; яъне Авесто онро чунин меҳонад.
4. Xwarg, форсӣ: xol, хул, хулвора, зуголи сурх. Гоҳе вожай фарра (GDH) – дақиқан ба ҳамин маъно – ба чои он меояд.
5. Xāyag-dēs, ба шакли тухми мурғ.
6. Āwahan.
7. Afzār, силоҳ.
8. Fragān-bun.
9. Ҳар се: xub-sar, hwps'l, зебо, муносиб.
10. Razur, бешаву ҷангал, шояд баёдварандай «Мазраи сабзи фалак дидаму доси маҳи нав...» бошад. Шояд ҳам lazol шакле аз вожай lāzaward, лочувард, ишора ба ранги обии осмон.
11. Drang.
12. Ҳар се тасҳех шавад: muznydy, snwd'n, snyck.
13. Ҳар се: nymtwgylk ба чои nmzgylk (?).
14. ТД₁: 'st'd'l, ТД₂, ДН: 'sd"l, маъни вожа равшан аст, вале қироати он норавшан.
15. Ēwan, 'dwn, тана ва соқаи дарахт.
16. Дар ҷанд сатри баъд ҳам ҳамин вожа тасҳех ба «бор» шудааст.
17. Daxšag, нишон, аломат, ҳасиса. Ин вожаро дар замони мо, шояд битавон ба чои вожай gene-и фарангӣ ба кор бурд, зеро дар ҳуди матн низ меояд, ки бар асари даҳшак доштани Каюмарс, мардум аз тухмаи ў ба монанди ў зода шаванд.
18. Abar-pād, сабр кард, диранг кард.
19. Mēdyōzarm, н. қ. «Пажӯҳише...».
20. Баъд аз ин вожай ТД₂ се вожа изофӣ дорад.
21. ТД₁, ДН: mlt MY', ТД₂: mtr MY'
22. Mēdyōšam, н. қ. «Пажӯҳише...»
23. Pēdišhah, н. қ. «Пажӯҳише...»
24. Баъд аз ин вожа ТД₂ ду вожа изофӣ дорад.
25. Ayāszim, н. қ. «Пажӯҳише...»
26. Mēdyārim, н. қ. «Пажӯҳише...»
27. Ҳар се: дастнавис бояд тасҳех шавад: hmspsm'dym, н. қ. «Пажӯҳише...»
28. Ahunawēd gāh, uštawēd gāh, spandōmēd gāh, wahušahr gāh, wahishtošt gāh,
29. Ҳар се: YWM.

БАХШИ 3

1. Равшанон, номи умумии ситорагони осмонӣ аст, ки шомили ситорагони ахтарӣ (навоиб), ноахтарӣ ё абоҳтарон (сайёрот) ва моҳу Хуршед мегардад.

2. Талаффузи воқеии номи баъзе манозили қамар дар паҳлавӣ ношиноҳта аст. Дар мавриди қироат ва мавқеяти онҳо н. к. «Пажӯхише...»

3. Имлои позанди вожа taraha аст, vale дар сафҳаи 30 дастнависи ТД₂ (баробари 15 ДН ва 26 ТД₁) вожаи паҳлавиро метавон tlyšk, trišaq ҳонд, ки ба қавли Ҳеннинг номи эронии сурати фалакии Калби асгар аст ва баробари авестоии он tištuyaēnī аст. Н. к. «Пажӯхише...», с. 28.

4. Яъне 6. 480. 000 ситора, ки агар дар дувоздаҳ бурҷ ё дувоздаҳ ахтар зарб кунем, тэъоди кулли навоиби осмонӣ ба рақаме ба 77. 760. 000 – ба назари ахтароморони куҳан – мерасад.

5. Агар эҳтимоли қариб ба яқини мо дуруст бошад (н. к. ҳамон, с. 34, ёддошти 38) сипоҳбадони осмон ҳамон ҷаҳор ситораи қадри аввали осмони нимкураи шмолӣ ҳастанд, ки ба тартиби қадр ҷунинанд: Тиштр баробари шуарои ямонӣ; Садвис баробари Суҳайл, Ҳафтавранг баробари Самоки ромех, Вананд баробари Насри воқеъ. Ситораи Мехгоҳ ҳамон ситораи Қутбӣ ё Ҷаддӣ аст, ки ҳамаи навоиб ба зоҳир ба гирди у мегарданд ва бад-ин рӯй сипоҳбадон сипоҳбад аст. Дар бораи Ҳафтавранг ба унвони як ситораи қадри аввал, н. к. Ҳамон.

6. Mādayāñ razim яъне ҷавҳару ғояти набарди Аҳриман Ҳурмузӣ, ки иборат аз пирӯзии покӣ бар омехтагиву палидӣ аст.

7. Тасҳех шавад hnd' lk Y wyhyck, дафтари муҳосибот (=ангора дар форсӣ) ҳаракати нуҷумӣ. Дар «Пажӯхише дар асотири Эрон» ин ду вожаро бо андаке тасҳех дар вожаи дуввум, ангора ва зич ҳондаам, ки он ҳам муҳтамил аст, vale гумон мекунам қироату тарҷумаи ҳозир дурусттар бошад.

БАХШИ 4

1. Ҷаҳор ҳафтаи зартуштӣ иборат аст аз ду бахши ҳафтруӯзаву ду бахши ҳаштрӯза. Он чиро, ки дар ин матн ҳаштум (бори дуввум) мешуморад, дар ҳақиқат рӯзи понздаҳуми моҳ ва он чиро нуҳум меномад, рӯзи бисту савуми моҳ аст.

2. Волгуна ба маънои гулгунаву сурх аст. Вол талаффузе миёна аз гул аст; дар портии миёна wār. Волгунаи басранг, муҳтамилан, порчае ё заминаи сурху нақшҳои рангоранг будааст.

3. ТД₁ надорад; ду дастнависи дигар MNW ба МТ тасҳех шуд.

4. Xašēn, hšyn.

5. Ka ahdar xānag šawēd, ēmagandār xwarg abār nihed.

6. Ҳар се ҷунин, шояд sltyh, sardīh, сардӣ.

7. Ҳар се: ncynd тасҳех шавад ба ncynynd, nīzīnend аз решай ба маънои чидан. Вожаи матн ба маънои бар ҳам ниҳанд, рӯи ҳам чинанд аст. Дар форсии миёна ва портии миёнаи монавӣ ин вожа имлои омадааст. Н. к WMMPP.

8. Ҳар се: āyēd.

9. Хар се: gīrēd. Истеъмоли гирифтан ба маъни муштаал шудан, дар порсии омиёна саҳт мутадовил аст ва сурати мутаадиде аз он, гирондан, низ мавриди истеъмол дорад. Н. к. К. М. : гирифтан(30)

10. Ба хеш гирифт, ба маъни «ба ўҳда гирифт» аст.

11. Ҳар се: ds'm тасҳех шавад ба: ddw ŠM.

12. Чунон ТД₁, бақия изофоте дорад.

13. Īwēnag шакл, қолаб.

14. Вӯй, ба маъни дарк, дарёфт.

15. Чунин ТД₁; дар дастнависҳои ТД₂ ва ДН вожай dhšk изофӣ аст, ки бо бақияи матолиби қаблӣ ва баъдӣ ҳамоҳангӣ надорад.

16. ТД₁ 'zlwpyt', ин вожа бо пасванди z дар «Дикард» ва «Минуи хирад» омадааст: ДМ 407-1: zruftag ud šudag; ДМ435-12: zruftagīh; МХ2 – 182: zrowēd, муҳтамилан аз решай гауп, аммо имлоҳои ТД₂ ва ДН муҳтамилан zlwpyt аст.

17. Ҳар се матн вожай Мороспандро баъд аз вожай Ард овардаанд.

18. ДН ва ТД₂: šnw'; ТД₁: šnwy тасҳех шавад ба p'n Y. Обон хамон Апам Напат, тухмаи обҳост.

19. Он чи «дар ўст» хонда шуд, дар матн 'pšpdš имло шудааст. Фарра дар ин чо ба маъни оташу шӯъла аст. Дар ҷумлаи баъд, шояд фарра ба маъни эзиду минуи эзидист.

20. Чунин ТД₁. Мумкин аст вожай фарраро ба замин тасҳех кард, ки дар он сурат, ин минувиёни ҳамкори замиро пок медоданд ва ин бо бақияи матолиб ҳамоҳангии бештар дорад.

21. Ҳар се: tynwg Y; ба тасҳех шавад.

22. Ҳар се: ZNH ба YWM тасҳех шавад.

23. Andar mayānagān

24. Hāwan. Барои ин мавриди дигар марбут ба авқоти рӯз н. к. «пажуҳише...»

25. Rapihwin.

26. Īwārag, ғуруб.

27. Uzērin.

28. Abādyāwan.

29. Ībsrūsrim.

30. Ušahin.

БАҲШИ 5

1. Meh- sūdīh.

2. An ganag-menoγ kirb ī gast-des wazay.

3. Menišn awiš bast. Маниши ба чизе бастан, дуруст баробари истилоҳи дил ба чиз бастан аст.

4. Матлаби дохили ду абру аз «Гузидаҳои Зодспарам» оварда шуд. (Н. к. VZ, p. 19, рақ. 33).

5. Ҳар се: gst Портии миёна gast, суфта, сӯроҳшуда (Н. к. WMM p. p.). Шояд: be jast.

6. Ҳар се: ' wst, ðst, маҳкам, саҳт, устувор.

7. Karbaš.

8. Kašawag.

9. Nē targūd, теги сӯзан, яъне нӯки сӯзан.

10. Tarsāgan.

11. Sēj, ин вожа маъни асливу мачозии мутаадиде дорад, ки бояд бар хасби матолиб бад-он пай бурд. Аз чумлаи маонии он: хатар, нобудӣ, заволу мояи ҳалокат аст. Дар ин чумла вопасин маъни матраҳ аст.

12. Yask

13. Zamān i brīn. Вожаи brīn, ки бо буридан ҳамреш аст, ба маъни бурида, бахшшуда ва муқадар аст.

14. Pahrēz, Манзур хондани авроду адъияест, ки метавонад сабаби хивзи мавҷуде шавад.

БАХШИ 6

1. Wizidar – danišnīh. Гузидор, ба маъни ташхисдиҳанда, дар паҳлавӣ зидди бадхирад омадааст (РТ 73) ва амлан ба маъни оқилу бихрад аст. Офариниш бар ҳасби ташхис, яъне дар кори оғариниш ақлонӣ амал кардан ва фақат чизҳои судмандро оғаридан.

2. Н. к. ёддошти 2, Сарогоз.

3. Ҳар се: bug, bwk. Дар с. 147 ТД₂ низ bwk омадааст, вале ТД₁: bwp. Храфастр будани буф дар адабиёти паҳлавӣ шигифтовар аст.

4. Jeh ў Jahī, русапӣ.

5. Zēnāwandīh мусаллаҳ будан, аз zēn ба маъни силоҳ.

6. Abāšišnīh druz ӯ paywand rawišnīh

7. Ҳампаймонагӣ ба маъни табиат аст.

8. Ҳаракату тавакқуф.

БАХШИ 7

1. Чумлаи ахир чунин тасҳеху қироат шавад: Az>jānān<kē>bawēd, Karrang, 19 sušīhā ī xwardag azarag, sazist: andar <asmān> tištar stārag: az abāxtarān ohrmazd andar <janān> bud.

Матолиби якчанд чумлаи оғозини ин бахш муҳтасаран ин аст: Дар нахустин рӯзи моҳи фарвардин, ба ҳангоми зӯҳр, Аҳриман ба даруни осмон ҳамла кард. Дар ин ҳангом, ки 19 дараҷа гузашта аз бурчи Саратон буд, ситораи Тиштр (осмони нимкураи шимолӣ) толеъ шуд ва аз сайёраи Муштарӣ дар бурчи Саратон қарор гирифт.

Аmmo масъала ин чост, ки ситораи Тиштр зоҳирان дар аввали тобистон вориди осмони нимкураи шимолӣ мешавад ва ин амр наметавонад дар оғози баҳор иттифоқ афтад, ба вижана ки тулӯи он дар осмони шимоли Эрону Осиёи Миёна ба авоҳири тобистон ва авоили поиз меафтад. 19 дараҷа гузашта аз бурчи Саратон низ муайяди ин матглаб аст.

Дар ин ҷо мумкин аст ду амри нучумӣ, ки яке марбут ба оғози баҳору дигаре марбут ба оғози тобистон будааст, ба ҳам даромехта бошад. Барои тавзехи ин амр бояд доност, ки вуҷуди моҳи тир (=Тиштр) дар оғози тобистон марбут ба воме нучумӣ-тақвимӣ мегардад, ки дар давраи Ҳаҳоманишиён, пас аз тасарруфи Миср, аз Миср гирифта шуд ва бар асари он, соли 360-рӯзаву панҷаи дуздида номгузории рӯзҳои сигонаи ҳар моҳ бо номи эзидону муҳтамилан, қарор гирифтани оғози сол дар аввали тобистон ҳама аз он сарзамин ба вом гирифта шуд. Сипас, дар пайи расмият ёфтани тақвими зартуштӣ дар давраи Ардашери Дароздаст ва қарор гирифтани сол дар оғози баҳор, ки марсуми Байнаннаҳрайн буд, оинҳои оғози соли тақвими қаблӣ, ки

дар огози тобистон анчом мейфту мұнтақидоти вобаста ба он ба аввали баҳор мунтакіл шуд.

Дар «Гузидаҳои Зодспарам» чунин омадааст: «Чун дигар бар об омад, ҳамон рӯзе, ки дартохт, (Тиштр ба) Харчанги обӣ (андар шуд), ки об тухма аст. Тиштр ҳама дурахшон (дар хурдае, ки) Азранг ҳонда мешавад, аббро фароз дод. Ба рӯз фуруд шудан (=гурууб) пайдо чунон (буд, ки ба баромадан (тулӯй), ки оғаридағонро ривоҷ ёфтган (ба) Харчанг ахтар бошад, ки ахтари чаҳорум аст ва ҳудои об, Тиштр, фариштаи сомонбахш, ҳудои моҳи чаҳорум аст. Бад-ин рӯй аст, ки Тирмоҳ, моҳи чаҳоруми сол аст». (VZ, р. 19, 5-12).

Мақсад ин аст, ки Тиштр дар бурчи Саратон (яъне дар моҳи чаҳорум, дар манзил-ул-тараф (=Азраг) дар уфук тулӯй кард ва ба сабаби обтухмагӣ, аббро фароз оварду дар ҳангоми тулӯйву гуруби Ҳуршед, ҳамчунон дар осмон пайдо буд. Пас моҳи чаҳорум моҳи ҷорӣ шудани обҳосту Тиштр, фариштаи обовар, ҳудои ин моҳ аст ва ба ҳубӣ дида мешавад, ки ин иттилоъ ва бовари нуҷумӣ мутааллик ба Миср аст, ки ба вом, ба ҳамон сурати нахустини мисрии ҳуд, ба Эрон расидааст ва дар асл марбут ба тулӯй Тиштр дар осмони Мисру ҳамзамонии он бо селобҳои Нил аст, ки дар 19 ва 20 жувийа ҳар сол марбут мешавад ва рабте ба огози баҳор надорад ва дарвоҷеъ дар «Бундаҳиш» ин иттилои нуҷумӣ бо иттилои нуҷумии дигар, ки ба расади сайёrot дар замони фарзии ҳамлаи Аҳриман марбут мешудааст, даромехта. Бинобар ин расад, дар оғози баҳор ҳуршед дар бурчи Ҳамал (Барра) буд, Муштарӣ дар Байтуннафс қарор доштааст.

2. Дар ин ҷо ба тартиб номи бурҷхову аҳкоми онҳо ва баробари онҳо дар забони арабӣ дода мешавад. Номи бурҷҳо:

Барра (=Ҳамал), Гов (=Савр), Дупайкар (=Ҷавзо), Харчанг (=Саратон), Шер (=Асад), Ҳӯша (=Сунбула), Тарозу (=Мизон), Каждум (=Ақраб), Нимасп (=Қавс), Буз (=Чаддӣ), Дул (=Давл), Моҳӣ (Ҳут).

Номи аҳкоми бурҷҳо: Ҳудоён ё миёни осмон (=Байт-ус-султон Васат-ул-асмо)¹, Фарруҳон (=Байт-ус-сидқо), Душфаргон (=Байт-ул-аъдо ва-л-шико ва-л-ахzon)², Ҷонон (=Байт-ун-нафс), Ҳостагон (=Байт-ул-мол)³, Бародарон (=Байт-ул-иҳват), Падиштон (=Байт-ул-або)⁴, Фарзандон (=Байт-ул-валад), Гаштагон (=Байт-ул-мароз)⁵, Баюғон (=Байт-ун-нисо)⁶, Марғон (=Байт-ул-мавт), Кардагон (=Байт-ус-сафар)⁷.

Пасванди ап дар номҳои эронии боло пасванди нисбат аст на ҷамъ.

Дар миёни ин ҳонаҳо, Ҷонон бурчи толеъ ва қавитарин дар таъсир аст ва баъд аз он Миёни осмон аз ҳама қавитар аст ва баъзе онро қавитарин медонанд⁸.

3. Sōd ud dahīg.

4. Raēnišn.

5. Зоҳиран вожаи Абоҳтарро дар асл abē-axtar ангаштааст. Шояд ҳам имлои паҳлавии L' дар асл 'L будааст; дар он сурат маъни ҷумла чунин ҳоҳад буд: эшонро абоҳтарон номидан аз он аст, ки дар ахтаранд ва ин ҳақикатест, ки бо матолиби болотар низ ҳамоҳанг аст. Агар ин фарз дуруст бошад, он гоҳ вожаро дар асл abāg-axtar < abāxtar ангаштаанд. То он ҷо ки ниғоранда ошност, тавҷехи решашиносаи равшанӣ барои ахтару абоҳтар ҳанӯз вучуд надорад.

1. Xwadāy дар форсии миёна маъни сарвару султон дорад.

2. Душфара ба маъни бадбаҳт аст.

3. Ҳостагон баробари хузвариши HKSУк'н дар матн аст.

4. Pidištan, мураккаб аз ріd ба маъни падар ва ist – пасванди сифати ойл ва нисбат аст ва маъни обо ва ачдод дорад.
 5. Гашта ба маъни тағири ҳол ёфта ва бемор аст.
 6. Бевагон дар форсӣ ба маъни арӯс аст, баробари вожаи паҳлавӣ Дар «Ат-Тафҳим» номи арабии он Ат-Тазвич ва Ал-Арӯс омадааст.
 7. Кордаг ба маъни мусоғир аст.
 8. Барои иттилои бештар дар бораи номҳои тозии ахкоми бурҷҳо, ки аз «Мағоротех-ул-улум»-и Хоразми гирифта шудааст, н. к. «Гоҳшуморӣ»... с. 326.
 6. Ҳар се: SLY tl'n, wattaran; муҳтамилан kentarān, kstl'n, авомуннос.
 7. ДН, ТД₁: dyp"; ТД₂: gytydy; ба ҷои dyp'k'.
 8. ТД: ' htl'n; ДН, ТД₂: ' htl.
 9. ТД₂, ДН: tglyt; ТД₁ tglk, tigragt (?) низ шиҳоб.
 10. Афсан ба маъни тоҷ аст.
 11. Яъне маҳалли тулӯи Ҳуршед аз оғози тобистон то оғози пойиз мушаххаскунандай машриқ аст.
 12. Яъне маҳалли тулӯи Ҳуршед аз оғози пойиз то маҳалли ғуруби Ҳуршед дар оғози пойиз мушаххаскунандай ҷануб аст.
 13. Яъне аз он нуқтае, ки Ҳуршед дар оғози тобистон ғуруб мекунад, то он ҷо, ки дар аввали пойиз ғуруб мекунад, мағриб аст.
 14. Яъне аз он ҷо, ки дар аввали тобистон Ҳуршед тулӯй мекунад. то аввали тобистон ғуруб мекунад, шимол аст.
 15. Равоӣ ба маъни муваффақияту комравоист.
 16. Қироати машқӯк. ДН, ТД₂: рус'm; ТД₁: р 'с'm; шояд: ра (=pad)iz im, бад-ин сабаб, низ бад-ин рӯй (?)
 17. Ҳар се: tyſtl Ww' l'n kitl 'n.
 18. Нишебон нишеб яъне ҳазизи мутлақ.
 19. Дастдарозии юғи қайвон ишора ба ҳалкаест, ки ба гирди ситораи Зухал вучуд дорад, аммо диди шудани он тавассути чашми ғайримусаллаҳ дар он аср шигифтовар аст.
- Юғ, паҳлавӣ юу чӯбест дароз ба тӯли ду даст, ки дар ду тарафи шонаву дар тӯли он қарор мегирад. Ин чӯбро чунончи ҳанӯз ба вижа дар каронаҳои дарёи Ҳазар марсум аст, бар шона қарор медоданд ва ба ду сӯи он бор оvezon мекарданд.
- Дар паҳлавӣ шонаҳои тарозуро низ юу мегӯянд. Н. К. с. 199 ТД₂.

БАҲШИ 8

1. Таҳди迪 Осмон дар «Гузидҳои Зодспарм» ба тағсил омадааст. (Осмон) ба бонги баланду ҳурӯши саҳт ба Аҳриман гуфт, ки: «Акнун ки дар омадай, он гоҳ туро бознаҳилам», (VZ, p. 17, раг. 2).
2. Ҳар се: 'sp, acp, аммо ҳамин иборат дар «Гузидҳои Зодспарм» чунин омадааст: Ӯ фраваҳри артишторони парҳезгорро перомуни он бору савора ва низ дар даст, чунон бигуморад, чунон мӯй бар сар». (Ҳамон, p. 17, раг. 3)
3. ТД₁ дар ин ҷо ҷумлаэро андохтааст. ДН ва ТД₂: р 's wynlwnd. Маъни ҷумла ва ин феъли мураккаб равшан аст, аммо қироати вожаи охир номушаххас. Муҳтамилан: rāyēnd, NTLWN -nd биёянд, хифз кунанду ба сурати феъли мураккаб pas rāyēnd, посбонӣ кунанд. Низ бо каме тасхҳ

winirēnd, ки дар таркиб бо вожаи қаблӣ ба сурати pas winirend ҳамон маъни
«посбонӣ кунанд» хоҳад буд.

4. Abāzō дар пахлавӣ таркибест баробари «бози» дар насири қуҳани
порсӣ ба маъни ба ҷониби, ба сӯи. Abāz ḍ ewārag ба маъни «ба сӯи магриб»
ва дар ҳақиқат ба маъни ба ҳангоми ғуруб аст. Устурае, ки дар иртибот бо
Тиштру бурчи Харчангу тохтани Ахриман омадааст, дуруст гӯёи тақвимест,
ки оғози соли он дар аввали тобистон қарор доштааст, чунончи дар ёдоши
нахусти бахши кабл баҳс шуд.

5. Дар баробари ду вожаи охир, дар ҳар се матн чунин омадааст: hnq
'n' QDM wšt, ки маъни дурусте надорад. Тарҷумаи он чи дар «Гузидрои
Зодспарам» дар ҳамин маврид омада чунин аст: «Ва сиришкон буданд ҷудо-
чудо (чун) бузург ташти обе, ки баркашида шуда бошад». (Ҳамон, р. 20 раг.
9).

6. ТД₂ ва ДН: 'utc; dync. Зоҳирон, gyān-iz, HY' –с

7. Дарвое ба маъни фазое.

8. Дар «Гузидрои Зодспарам» омадааст: «Чун ҷон, ки танро
бичунбонад (ва) тан бад-ин зӯр фароз раванда шавад, он минуи боди сириштӣ
боди фазоиро фароз чунбонад, ҳамаи заминро саросар бод фароз вазид». (Ҳамон,
р. 20 раг. 11).

9. ТД₂ ва ДН мардсарро надоранд ва имлои мард дар ТД₁ низ ғалат
аст. «Гузидрои Зодспарам»: «ва ҷанд шигифттар фароз биборонид,
сиришконе ҳамчанди сари марду сари гов, бузургу кӯчак». (Ҳамон, р. 23, раг.
16).

10. ТД₂: s" t'; ТД₁ s"t'; ТД₁: sšt Қалби s ва š дар пахлавӣ шигифтовар
нест. Талаффузи адади шаст, šast дар пахлавӣ бо имлои šast ҳам омадааст.
Шаст жарфо, яъне ба дурустии як шаст даст.

11. Wēxt, wyht

12. Мехтар ба маъни ҳадди аъло, бештарин ҳад.

13. Ābtazanbun, маҳалли тозиши об.

14. ТД₂, ДН: бешзоиши, ТД₁ чунин.

15. Чунин дар «Гузидрои Зодспарам». (Ҳамон, р. 26, раг. 27).

16. Frayādišn, фарёди форсӣ низ дар асл ҳамин вожа аст.

17. Duš-draft.

18. ДН: zwhl; ТД₁ ва ТД₂: wym'l ба ҷои zwl.

19. Сипеҳр ба ҷои толеъ аст.

20. Brēhēnīd.

21. Чунин ДН: ду 'n 'n. yst; ТД₁ ва ТД₂ надорад.

22. Ҳар се: тасҳех шавад ба ch'lwm

23. Дар мавриди ин филиз ва марги Каюмарс, н. к. с. 100 даствависи
ТД₂ дар ин китоб.

24. Чунин ДН, ду даствависи дигар тасҳех шавад.

БАҲШИ 9

1. Ба сабаби ранги обӣ, ки ин гурӯҳи ситорагон доранд, гумон мерафт,
ки ин ситорагон сиришти об доранд. Гурӯҳи баъдӣ дорои ранги норинҷӣ аст,
бавижга Ҳафтавранг (Самоки ромех Arcturus) ва бад-ин рӯй дорои сиришти
замин фарз шудаанд.

2. Ēwēnag, шакл.

3. Фарра дар ин ҷо ба маъни равшанӣ аст.

4. Ба хешӣ расидан яъне ба тамалик (соҳиби молу мулк) даромадан.
5. Ҳар се: НУ : ба, wl, war тасҳех шуд то бо дунболов матлаб ҳамоҳанг башад.
6. Нуҳ вожай охир аз дастнависи ТД₂ афтодааст.

Дар бораи чигунагии заминҳо

1. Вожай kiš дар паҳлавӣ ба маъни шиёру марз аст. Нависандай «Бундахишн» (ё матне, ки дар ў будааст) бар он будааст, ки вожай кишвар аз ду ҷузъ- kiš ба маъни марз ва пасванди-war ба маъни доронда таркиб шудааст. Аммо ин вожа бо киштан марбут аст ва ба маъни сарзамини мазрӯъ аст.

2. Parwanagīh.

Дар бораи чигунагии қуҳҳо

1. Чунин дар ДН; аммо ТД₁ ва ТД₂ ҳафтсад.

Албурз (Авесто: hara –бо сифати bērezaiti-; паҳлавӣ: harborz) нахустин кӯҳест, ки ба гуфтаи Авесто аз замин мерӯяд ва худ риштакӯҳест мукаддасу минавӣ, ки тамоми сарзаминҳо шарқиву гарбиро дар бар мегирад («Зомиёд-яшт», банди1). Дар адабиёти паҳлавӣ ин кӯҳ ба гирди ҷаҳон қашида шудааст. Аз матолиби «Шоҳнома» бармеояд, ки Албурз дар шарқи сарзаминҳои эронӣ қарор доштааст, ба вижа дар оғози «Достони Фаридун» ва фиристода шудани ў ба Албурзкӯҳ.

Дар замони ҳозир номи риштакӯҳест, ки дар шимоли наҷди Эрон қарор дорад.

2. Авесто: hu. kairya, паҳлавӣ: hugar/hukar. Бино ба банди 88 «Мехр-яшт» Ҳукар дар риштаи Албурз баландтарин қулла аст. Ин кӯҳ саросар заррину дураҳшон аст («Ром-Яшт», банди 15). Ҳаум бар он кӯҳ маросими Динро ба ҷой меоварад. («Мехр-Яшт», бандҳои 88 ва 89). Баландии ин кӯҳ ҳазор баробари қади одамӣ аст ва Аредвисура Аноҳита аз фарози он ба дарёи Фароҳкард фурӯ мерезад, ба бузургии ҳамаи обҳое, ки бар ин замин равон аст («Обон-Яшт», банди 96). Ҷамshed бар фарози қуллаи Ҳукар сад асп, ҳазор ғову даҳ ҳазор гӯсфанд қурбонӣ мекунад, то орзухояш бароварда шавад.

3. Авесто: taēra -, паҳлавӣ terag.

Муҳтамилан ин риштакӯҳи афсонай дар миёни ҷаҳон, дар Эронвич қарор дорад ва дар миёни он қуллааст, ки бар сари қулла фурӯрафтагии амиқ вучуд дорад, ки дар буни он дарвозаи дӯзах аст. Пӯли Чинвод бар ду сари қуллаву бар фарози ин дарвоза аст.

Дар Авесто Тирағ номи кӯҳест дар канори дигар кӯҳҳо ва аҳамияти он дар ин аст, ки гирдогирди он ситорагону Moxy Ҳуршед давр мезананд («Рашн-яшт», банди 25). Ҳамин бардошт дар адабиёти паҳлавӣ такрор мешавад ва вучуди шабу рӯз ба ин қуллаи кӯҳ марбут мегардад.

4. Авесто: dāityā, паҳлавӣ dati, маъмулан ин номи яке аз рӯди афсонай аст, вале дар ҷо номи ҳамон қуллааст, ки дар миёни Тирағи Албурз қарор дорад.

5. Авесто: aгəzura grīva-, паҳлавӣ arzur grīwag. Имлои паҳлавии ҳар се дастнавис чунин тасҳех шавад: 'Lzwl glywk. Чунончи дар ёддоштҳои қаблӣ диди шуд, дарвозаи дӯзах дар буни ҷагоди Даити аст ва дар ин ҷо низ дари дӯзах бар Арзур Грева аст.

6. Авесто: *rs. handava*, паҳлавӣ: *usindam*. Номи ин кӯҳ дар «Тир-яшт» (бандҳои 32-33) меояд. Бинобар он ин кӯҳ дар миёни дарёи Фароҳкард ҷой дорад ва аз ин кӯҳ аст, ки пас аз пирӯзии Тиштр бар Апаошдев, меҳу абр меҳезаду бар ҳафт қишивар меборад.

7. Авесто: *upairi*. *Saēna*, паҳлавӣ: *abursēn/abarsēn*, ба маъни фарози (парвози) симурғ, болотар аз ҳадди парвози симурғ. Зоҳирон баҳаше аз кӯҳҳои Ҳиндкуш.

Агар *saēna* дар Авесто (ба маъни симурғ) бо вожаи *syena* – (ба маъни уқоб) дар санскрит яке бошад, муҳтамил аст симурғ дар назди хиндуэрониён дар асл ба маъни уқоб будааст.

8. Авесто: *zarədaza*, паҳлавӣ: *zaredaz*.

9. Авесто: *manuša,-* паҳлавӣ: *manuš*.

10. Авесто: *ərəziša*, паҳлавӣ: *ebez*, кӯҳҳои Моду Ҳамадон то Ҳоразм, ки муҳтамилан баробар бо кӯҳҳои Албурзи феълӣ аст.

11. Дар Авесто наомадааст, паҳлавӣ *kōf kap/kōf kapk*. Дар матнҳои динии армани қуҳан низ ба сурати *kap* ва *kapk* омадааст (Эроншаҳр, с. 94). Номи вожаи Қафқоз муҳтамилан бо номи ин кӯҳ марбут аст. Ин ҳамон аст, ки дар форсӣ ба сурати кӯхи Қоф бозмондааст.

12. Авесто: *uši*. *dargəna*, паҳлавӣ *ušdāštār* ба маъни доранд ва ҳофизи саҳар. Сифати ин кӯҳ дар Авесто *XvaƏra-aša* ба маъни доранди ҳориву осоиш аст. Ҷои ин кӯҳро дар Систон донистаанд. Мумкин аст бо кӯхи Ҳоча марбут бошад. Номи дигари он дар Авесто *uši*. *dam* аст.

13. ТД₁: 'Ltl, ТД₂ ва ДН 'Lwtl. Муҳтамилан *'Lzwl*, Авесто *agazura*, паҳлавӣ *arezur/arzu*, номи кӯҳест дар самти Рум ё дар Шимол ва ҷои девон аст. Н. к. ёддошти 5.

14. Авесто *būmya-,* паҳлавӣ: *būmkof*. Аз матни авестоӣ («Зомиёд-яшт», банди 2) бармеояд, ки номи кӯҳест воҳид; vale дар адабиёти паҳлавӣ, дар ҳамин фасл аз он ба унвони кӯҳҳои маҳаллӣ, ки дар ҳар ҷо ва ҳар шаҳр номе дигар дорад, сӯҳбат мешавад.

15. Авесто: *raodita*, паҳлавӣ: *gōyisnōmand*.

16. Паҳлавӣ: *patiš-xwār*, зоҳирон бо кӯҳҳои миёни Кумиш то Ҳору Рай марбут аст. Номи дигари он дар паҳлавӣ *xwārīh-mahist xwarrah* аст. Дар форсӣ Патишхоргар номи кӯҳҳои ҷануби Табаристон будааст. Ин ном дар Авесто наёмадааст, аммо дар иртибот бо фароҳкорӣ шояд ҳамон кӯхи авестоии *ušta*. *xwarenah* бошад.

17. Авесто: *raēvant*, паҳлавӣ: *rēwand*, ба маъни бошукуҳ. Дар асрҳои ҷадидтар, кӯхи Реванд дар Ҳурносон қарор дошта ва Озари Бурзинмехр бар он будааст, наздики Нишопур. Дар ин замон низ кӯҳҳои шимолии Нишопур Реванд ҳонда мешавад.

18. Паҳлавӣ: *dārspand*, шояд баробари кӯхи авестоии мавсум ба *draošišvant* – («Зомиёд-яшт», банди 4) бошад.

19. Паҳлавӣ: *bagir/bakīr*, шояд бо кӯхи Дороспанд яке бошад. Дар ҳамин фасл тавзехоти тӯлонӣ дар бораи он мазкур аст.

20. Дар Авесто сухане аз ин кӯҳ нест.

21. Авесто: *syāmaka*, паҳлавӣ: *syā-ōmand*, шояд Сиёҳкӯҳ, дар машриқи Ҳирот.

22. Авесто: *vafraya*, паҳлавӣ: *wafrōmand*, дар «Зомиёд-яшт», банди пинҷум, номи ин кӯҳ ва кӯхи қаблий дар канори ҳам омадаанд. Бад-ин рӯй, шояд кӯҳи барфманд ҳамон Сапедкӯҳ дар шарқи Ҳирот бошад.

23. Авесто: *spəntō. dāta*, паҳлавӣ: *spandyār*.

24. Авесто: kadrva, aspa, паҳлавӣ: kadrwasp, «дорои аспи қаҳар».
25. Авесто: asnvant, паҳлавӣ: asnwand шояд дар давраи Сомониён ин номи қӯҳи Саҳанд будааст.
26. Авесто: kaoiris, паҳлавӣ: kōīrās.
27. Паҳлавӣ: dāb (?), бо имлои d'b. Дар сафаҳоти баъд (ТД₂, р. 80, 1. 3; 1. 4) аз қӯҳе ё қӯҳхое бо имлои d'y'b't ва d'ybst сухан меравад, ки шояд ҳамин қӯҳ бошад.
28. Авесто: antarə kangha-, паҳлавӣ: andar-kangdiz
29. Паҳлавӣ 'wlk, awardag гайриқобили убур. Қӯҳҳо ба ду даста-қобили убур (pad-rawišn) ва қӯҳҳои гайри қобили убур (awardag) бахш мешаванд.
30. Фурӯ гаштану боз омадан, ба маънои ғурубу тулӯи равшанони осмонӣ аст.
31. Паҳлавӣ: ham. dwārišnīh, гирди ҳам омодан (девӣ).
32. Дар матн p'ls, аммо имлои p'ls барои Порту Порс, ҳарду меояд ва бино ба маҷмӯли иттилооти мо Абурсин на дар Порс, ки дар Афғонистони феълӣ будааст. Бад-ин тартиб сарзамини Порт то ба шарқи Балх низ идома мёёфтааст.
33. Ҳар се: hwcyſt'n¹, Ҳузистон.
34. ТД₁: p'dis; ТД₂ ва ДН: m'lyg.
35. Паҳлавӣ: rayōmand, бошуқӯҳ, ғанӣ.
36. Авесто: vāiti. gaēsa-, паҳлавӣ: wādvēs/wādgēs.
37. Чунин ДН; ТД₁ ва ТД₂: MNW YHWWN-t, ба ҷои VNYTWN-t.
38. Паҳлавӣ: ayādgārīhā . Ёдгор ба маънои дафтар ва навишта.
39. Ҳар се: hwcyſt'n¹, Ҳузистон.
40. Калоду Калот як вожа аст ва ба маънои қалъаи рӯи қӯҳ аст.
41. Паҳлавӣ: frōd, Фуруд, бародари Кайхусрав дар ҳамосаҳои эронӣ аст ва дижи ў дар набардаш бо Тӯс дар «Шоҳнома» маъруф аст. Фуруд дар ин набард кушта мешавад.
42. ДН ва ТД₁: slhc; ТД₂ :sylhc, sazaxz/siraxz.
43. Ҳар се: glmynš'n, зоҳирان бояд klmynsin имлои дуруст бошад, чун баробари арабии он Қармисин аст ва «қ» табдилӣ аст аз «қ» оғозини форсии миёна.
- Бояд таваҷҷӯҳ дошт, ки номи вожаи Кирмоншоҳ, муҳтамилан табдилест аз Карминшон, Карминшон, ки номи қӯҳани ин сарзамин дар давраи миёнаи таърихи мост ва кирмоншоҳиён худро кирмоншонӣ меҳонанд. Ин ки ин ном бо лақаби Баҳроми Ҷаҳорум (=Кирмоншоҳ), ки бонии шаҳр будааст, марбут мебошад, метавонад мавриди тардид қарор гирад. Муҳтамилан, шабоҳати лақаби Баҳроми ҷаҳорум бо номи маҳаллии ин минтақа сабаби ин тасаввурҳо ва расмият ёфтани номи Кирмоншоҳ дар адвори ахиртар шудааст.

Дар бораи чигунагии дарёҳо

- Хонӣ, яъне чашма. Чашмагону хонигон ҳарду ҷвмъи чашма ва хонӣ аст.
- Ноиза ва ноиҷа ба маънои маҷрост.
- Авесто: rūtiķa, паҳлавӣ: rūidīg, пӯсида, олуда, номи асотириӣ, ки зоҳирان дар давраи Сосонӣ бо Ҳаличи Форс татбиқ дода шудааст.

4. Паҳлавӣ: kamrōd, ба дарёи Ҳазар ва siyāw-bun бо дарёи Сиёҳ татбик дода шудааст.

5. Šawēd ва hamēnēd. Вожай нахустин дар ҳар се матн: hmnyt

6. Суҳан ҳамчунон аз Самоки ромех аст, ки ўро дар нучуми исломӣ Ҳорис-уш-шимол меҳонанд.

7. Бароҳанҷ ва фурудоҳанҷ, яъне баркашонда ва фурӯкушонда, аз масдари оҳехтан.

8. ТД₁ ва ТД₂ wlwn; ДН: lwm ба wlmw тасҳех шуд. Warm зоҳирان дар ин матн ба маъни обгир аст. Дар матнҳои монавӣ ба маъни мавҷ омадааст. Шояд манзур дарёчай Ҳомун ва Гудзара бошад.

9. ТД₁ ва ТД₂: 'tlWlmn; ДН: 'twrWlmn. Зоҳиран, hixr ud rem, hyhl Wlym: начосат ва палидӣ.

Дар бораи чигунагии рудҳо

1. Авесто: ranghā-, паҳлавӣ: arwand/arang. Дар давраи Сосонӣ, саъӣ шуд, ки ҷуғрофияи асотирий ё ҷуғрофияи сарзаминҳои шоҳаншоҳӣ татбик дода шавад. Дар ин роҳ ба вижай, номи дарёҳову rӯдҳои асотирий бар дарёҳову rӯдҳои тозае итлоқ шуд. Аммо зоҳиран ин амр – яъне ҷо ба ҷо карданӣ номҳо – қаблан ҳам анҷом пазирафта будааст, зеро дар «Бундаҳиши», ки анвои устураҳоро дар бар гирифтааст, мебинем, ки як номи ҷуғрофиёй гоҳ бар ду ҷои муҳталиф ниҳода шудааст. Аз он ҷумла аст номи Арвандрӯд, ки маъмулан Даҷларо бад-он меҳонанд. Дар «Гузидҳои Зодспаром» (с. 25, банди 22) омадааст: «Арванҷ (ки) ҳаст Даҷлаи тезрав». Ва низ дар сафҳай 137 ҳамон китоб, банди 10, омадааст: «Барҳонам оби Арвандрӯд, ки ҳаст Даҷла аз рӯдон». Вале дар ин бахши аз «Бундаҳиши» ҷунин нест ва Арванҷ дар Осиёи Миёна қарор мегирад ва зоҳиран бо Сайхун яке дониста мешавад, ҳарчанд фавран мегӯяд, ки: «Ба Гиптус бүм, ки Миср низ хонанд, бигзарад, ўро он ҷо Нийдгиптус хонанд», ки баробари Нил қарор мегирад! Бақияи rӯдҳои ёдшуда дар ин бахши «Бундаҳиши» низ умдатан марбут ба ҳамин минтақаи ҷуғрофиёни Осиёи Миёна аст ва аз ин назар матнест бисёр кӯҳна.

2. Авесто: wanghu. dāītī, паҳлавӣ: weh/wehdāītī/dāītī.

3. Xwārēnd, дар паҳлавӣ миёни xūrdanu хордан [navišti арабӣ бо вови маъдула] тафовути маъно вуҷуд дорад ва дуввумӣ маъни нӯшидан медиҳад. Дар форсӣ низ осоре аз ин тафовут дар вожаҳои майхора ва ширхора мавҷуд аст.

4. Šnāyēnīdārīh.

5. Порсии бостон: tigrā-, паҳлавӣ digital/diglat, Даҷла, акадӣ: Idiklat, дар Китоби муқаддас: Hiddekel.

6. Порсии бостон: hufrātav паҳлавӣ frāt, Фурот, акадӣ: Purratu, дар Китоби муқаддас: Perath.

7. Даитирӯд ҳамон Даити аст, вале дар ин матн ва бахши он Веҳрӯдро аз Даитирӯд чудо донистааст.

8. Wātaēnī.

9. Turmed, оё бо Тирмиз марбут аст?

10. Paydāg-wandiš.

11. Авесто: drəjā-; паҳлавӣ: dārāja.

12. Ҳар се дастанвис изофа доранд: put'k' vainaidiš, ки ҷузъи дувум ба позанд имло шудааст.

13. Cihrōmehn|mēhn.

14. Ин унвон танҳо дар ТД₂ омадааст, аммо матлаби баъдиро дар бораи рӯдҳои номвар дунболай матлаби қабли мепиндорем.

15. Ҳар се: swlk bwm; аммо маъмул: sūrigbūm; swlyk. Дар тафосири паҳлавӣ номи авестоии subo. Šayana- ба сурати sūrīg mānišn омадааст, ки дар ин матн ба чои Манишн, бүм омадааст. Дар «Бундахишн» (ТД₂, Р. 205, 1. 11) дашти Суриманишн бо Байнаннаҳрайн яке нигошта шудааст, ки онро ба чои Осуристон гирифтаанд ва маҳалли онро Бағдод донистаанд. Табдили Суғд ба Сур таҳаввуле табиист ва d ё в пасин метавонад дар лаҳҷаҳои шарқӣ табдил ба г шавад, монанди Испандиёд = Испандиёр.

Аммо вожаи Гом, дар Авесто gava – номи кӯҳани сарзамини Суғд аст. Дар «Бундахишн» ин вожа дар чанд маврид ба имлоҳои гуногун омадааст: дар ТД₁ (71-12) ва ТД₂ (86-12): q' m; ҳамин вожа дар ДН (46-1) ДН ба сурати q' mr омадааст. Дар ТД₁ (88, 10): q's, ТД₂ (107): q' h ва дар ДН (58-9) ба сурати дурусти q' у имло шудааст. Имлои q' у худ таҳаввуле аз qava-и авестоиро медиҳад. Ҳамин вожа q' у чанд сатр поинтар аз мавриди охир ба сурати сифати чамъ gāyīgān ба маънои сүғдиён ба кор рафтааст.

Имлои d,m ҳолати мағбулии бевоситаи авестоии дант гирифта шудааст. Бад-ин гуна дар канори номвожаи Суғд, номвожаҳои gām / gām ва gau-ro дорем ва дар баробари сифати сүғдӣ вожаи dayid-po. Табъан, sūrig низ худ сурате аз Суғд аст.

Дар банди 100 матни «Хусрави Кубодон ва ридаке» бо бораҳои spst'nyk бармеҳӯрем. Дар зимни қироат ва тарҷумае, ки оқои Муншизода аз ин матн додаанд ва мутаассифона дорои иштибоҳоти бепоёне аст, танҳо қироату тавзехи ин вожа дураҳшон ба назар мерасад. Эшон онро ба чои шабистоне, ки тарҷумай маъмули он будааст, gawistānīk меҳонанд ва сүғдӣ маъно мекунанд. (Н. к. . 22 низ н. к. китоби ҳозир, фасли «Дар бораи сарварии кишварҳо, ёддошти 9». Дар тарҷумай ҳозир Суриг ва Гайро Суғд овардаем.

16. Nīw giptus ҳамон рӯди Нил аст. Номвожаи Гиптус аа лотинии Aegyptus гирифта шудааст. Вожаи Миср дар паҳлавӣ msl имло мешавад. Дар «Китоби муқаддас» ба сурати Mizra'im ва дар форсии бостон ба сурати mudrāya омадааст.

17. Иртиботи Веҳруд бо Синд дар адабиёти паҳлавӣ муақидтар аз иртиботи Аранг бо Даҷла ё Сайхун аст. Аз матлаб бармеояд, ки рӯди Синдро Мехронрӯду Хиндугонрӯд низ меҳондаанд. Дар ҷуғрофияи исломӣ низ сухан аз Мехронрӯд меравад, ки ҳамон Синд аст.

18. Манзур аз марзи Рум Осиёи Сағир аст, ки дар аъсори кӯҳан бахши умдае аз имперотурии Бизонс буд.

19. Асуристон ё Осуристон номи кӯҳнае барои Байнаннаҳрайн аст, ки аз ҷониби эрониён ба кор мерафт.

20. Намедонам Фуротро чӣ гуна маъно кардаанд, ки Фурот будан маънои обёрӣ гирифтааст.

21. Dilmān. Диљмон номи кӯҳани сарзамиҳои гарбии дарёчаи Урмия – ё агар сухани матнро пазирем – номи сарзамиҳои гарби дарёчаи Урмия то дарёчаи Ван будааст. Диљмақон, номи қадими Салмос бо ин ном марбут аст. Шояд битавон вожаро армон хонд (arman), ки ҳамон Арманистони бузурги қадим бошад, ки фарогирандаи Қорс, Ардаҳону сарзамиҳои кӯҳистонии атрофи дарёчаи Ван будааст.

22. Dwts'n| gwstn (?) ; Веҳрӯд ва Даитрӯд амалан ду руди муҳталиф шумурда шудаанд. Агар иғтишоши асотиригу ривоёти ин баҳшро дар назар дошта бошем, метавон эҳтимол дод, ки ин ду рӯд якест; зоро дар иртиботи

Синд бо Вехруд тардиде нест; дар бораи Даитируд низ аз пурхрафстр будани он сухан мегӯяд, ки бо рӯди Синд татбиқ мекунад, зеро ин руд, дар қисматҳои сифлий дорои сусмору чуз он аст. Дар ин сурат сарзамини *gwtst'n|dwtst'n* ҷоे дар шимоли Покистон ва шимоли гарбии Ҳиндустон – муҳтамилан Кашири – қарор ҳоҳад дошт.

23. Ҳар се дастнавис: *d'wt|g'wt*. Оё имлои вайроншуdae барои *g'p* аст? Дар сурати вожа *gaw* хонда мешавад, ки талаффизи миёнаи кухане барои *gava*-и авестой аст, ки талаффизи тозаи он дар форсии миёна ба сурати *gāy* ёд шуд.

24. Панҷу Панҷистон аз навоҳии шимоли Ҷайхун будааст ва низ номи яке аз шӯъбаҳои Ҷайхун Панҷ аст, ки дар ин замон дар Ҷумҳурии муттаҳидаи (Мehrдод Бахор ҳамин хел гуфтааст – М. Д.) Тоҷикистон қарор дорад. Вожай баъд: Аранг, дар ҳар се матн: *'Inn*. Мавриди баъдӣ, Ҳарирӯд низ ҳамин имлоро дорад.

25. Ҳар се: *swt'*

26. Ҷаҳшарту Бахшарт, дар забонҳои урупой *jaxartes*, Сирдарё ё Сайхун аст, ки як бор Аранг хонда шуд.

27. Дар ин ҷо Вехрӯд-,ки қаблан рӯди Синд дониста шуда буд-амалан бо Ҷайхун яке дониста шудааст, зеро Балхрӯд ба Ҷайхун мерезад.

28. Турутур, Тартар ва Тартур имлоҳои муҳталифи нои шӯъбаҳое аз рӯди Кур дар Ozarбайchon аст.

29. Дарёи Серов шояд дарёчаи Севан бошад, ки дар Арманистон аст. ТД₂: *syl'k*

30. Заҳобакрӯд мӯҳтамилан ҳамон аст, ки дар ин замон Зоб хонда мешавад. Мехтамилан, Зоби кӯчак.

31. Ҳар се: *ulāy|ulē*, *'wlub* Таврот (Даниил): *Ulāy*, лотинӣ: *Eulaeus*, корвон.

32. Ҳар се пас аз *bun-xān*, ба маънои сарчашма, *c'w' 'n* доранд. Мумкин ин вожа ба иттифоқи вожаи қабл *bwn h'n-c'r'n* бошад: *bun-xān-īz ābān*, сарчашмаи обҳо.

33. ТД₁ ва ДН: PWN *c'ptwsstr*; ТД₂: PWN *'ptwsstr*'. Ба оби Тӯсشاҳр бояд, яъне ба рӯди шаҳри Тӯс бипайвандад.

34. Боз ҳам рӯди Вех!

35. Ҳар се: *Sind, snd?*

36. Банди 47 «Зомиёд-яшт» низ аз ҳашт рӯди дарёи Киёнса, илова бар Ҳирманд сухан мегӯяду онҳоро ном мебарад. Муҳтамилан Ваетании «Бундаҳиши» қироати ғалате барои рӯди авестоии *Uštavait-*аст, ки яке аз рудҳои Киёнса ба шумор меояд. Дар «Зомиёд-яшт» рӯди Заровманд чуз рӯди Ҳирманд ё Ҳилманд аст (бандҳои 66-67). Дар «Бундаҳиши» низ андаке қабл аз ин омад, ки Ҳилмандро Афросиёб поймол накард, vale дар ин ҷо Заровмандро бо Ҳилманди тунду тез яке гирифта мегӯяд онро поймол кард. Ба эҳтимоли афтодани вожае (чуз)-ро изофа кардам, то ба матлаби қаблии «Бундаҳиши» ва иттилооти авестой бихонад.

37. Ваҳшоиву танкардӣ (пахлавӣ: *waxšāg ud tanīgardīg*) ба маънои минӯй ва моддист.

38. Ҳар се танҳо номи ду рӯdro зикр мекунанд.

39. Паҳрез ё парҳез ба маънои тавҷеху муроқибату дифоъ аст.

40. Авесто: *zaoθqa-*, паҳлавӣ: *zohr*, оби муқаддас, ки дар дин ба кор меравад.

41. *vjhgftf*.

Дар бораи чигунагии дарёчаҳо

1. Авесто: Čaečasta-, паҳлавӣ: Čēčast; н. к. МҚМ, Р. 72.
2. Паҳлавӣ: sūwar, sūbar.
3. Авесто: trazdānav-, паҳлавӣ: trazdan. Дар арманӣ ин ном ба сурати hrazdān омадааст, ки аз шӯъбаҳои Арас аст (AW). Дарёчаҳои баъдӣ дар паҳлавӣ: zarrōmand, aswāst, husraw, sadwəs ва urwəs.
4. ТД₁: qlm” р; ТД₂ ва ДН: qlm’р. Зоҳиран ба ҷои wlw’р: ulwāb. Аз вожай авестоии igrvāp-, igrūāp-. Онро паҳноб ҳам маъно кардаанд.

Дар «Зародуштнома» омадааст:

Биёранд Озаргушаспи гузин,
Ба Ҷайчиҳа гармоб мардони дин.

5. Jud – qīd, бе зиндагӣ
6. Abar – šahr, Хуросонӣ гарбӣ, Нишопур.
7. Xwāhrīh.
8. ТД₂ ва ДН: dmšn; ТД₁: dmnd'n: damandān.

Дар бораи чигунагии ҷонварон

1. Gōspandān. Дар паҳлавӣ, гӯсфанд гоҳ ба маънои кулли ҷонвари эзидӣ аст, ки ҳамин маврид беҳтарин намунаи он аст. Маънои дигари он ҷаҳорпойёни ахлӣ ва савумин маънои он гӯсфанд аст.

2. ТД₁: plqyt; ТД₂: plgst; ДН p̄syt'. Дар «Гузидаҳои Зодспарам» (VZ, р. 31-113): p̄ššt' ва дар ҳошия pyhsyt'. Вожай «Зодспарам» муҳтамилан raxšīd аст, ба маънои кӯфта шудан паҳн гардидан, пароканда шудан, ки дар форсӣ ба суратҳои паҳчидану паҳшидан омадааст; вале қироати вожай «бундаҳишӣ» равшан нест. Муҳтамилан ҷузъи аввали он аз рага-и эронии бостон аст. Дар тарҷума маънои муҳтамил оварда шуд.

3. Girgir, гиёҳест шабеҳи бокило, вале кӯчактар аз он. Донаҳояш резтар аз як наҳӯду сиёҳранг аст. Форсӣ чиргир.

4. Mijūg. Форсӣ: мажу. Адас аст.

5. Wēnōg. Форсӣ: бансурҳ, ба маънои адас ва банусиёҳ ба маънои мош.

6. Кӯдаки раз, ба маънои ангур, мағхуми ноошное дар адабиёти форсӣ нест:

*Модари майро бикард бояд қурбон,
Бачаи ўро гирифту кард ба зиндон.*

7. Spadān. Форсӣ: спандон ба маънои донаи хардал, вале ин вожа муҳтамилан ба маънои испандона аст. Испандонаро дар оташ мерезанду бӯй ва дуди он бино ба суннат фазоро аз олудагӣ пок меқунад. Онро барои аз миён бурдани ҷашмзахм низ ба кор мебаранд.

8. ТД₁: L"t; ТД₂: Lys't; дар «Динкард»: L'sk' (ДМ, 795-5); Дар «Бундаҳишн» (ТД₂ 118-8): L'st'. Зоҳиран: rašt, Авесто: urvasna-; занҷабили шомӣ.

9. 'Sp klp'n. Қироати номушахҳас. Шояд ābkirban (ситорагони) обпайкар.

10. Барои баробари авестоии ин банд, н. к. «Моҳ-яшт», муқаддима ва банди 7.

11. Дар ҳар се дастнавис, пас аз ин вожа 15 вожа изофӣ аст (аз сугwn mo GMR').

12. ДН ду бор вожаи YHBWN-t-ро изофа дорад ва ду дастнависи дигар ҳар як як бор.

13. Авесто: gairi. šak-, паҳлавӣ: gelīšag, garišag , дар кӯҳ бошанд. Ду истилоҳи чароарзонӣ ва гаришак баробари ду истилоҳи имрӯзини мо: «аҳли ва вахшӣ», «дому дад» аст.

14. Баъд аз ин вожа ҳар се дастнавис вожаи unīq, ба маънии сӯроҳзиро изофа доранд. Чун сӯроҳзиён худ аз чаҳорпойёнанд, ки баъдан ёд хоҳад шуд.

15. Ба маънии навъ, гуна ва шакл.

16. Buz ī gērān, бузи тудилӣ. Gērā, дар форсӣ: гипо.

17. Zibal. Форсӣ: зиболу зибил тундрраву сареъ.

18. Ҳар се: wwišnwwg. Шояд gurgānīg ҳаг. Хари тургонӣ (н. к. ба «Дар бораи чигунагии гиёҳон», ёддошти 51). Манзур гӯрҳари биёбонӣ дар Кавир аст.

19. Muškan-pa (d) –rān. Н. к. ТД₂, р. 156, ки дар он ҷо mušk ī wuzurg, mwšk у LB зоҳирان иштибоҳи имлой барои mušk-gurbag аст. Ҳамон ҷонваре, ки дар форсӣ вайро «зубодғолия» меҳонем. Ҷонварест гурбасон, ки дорои моддае хушбу дар миёни ду рон аст.

20. Tarr, форсӣ: тари, ба маънии саъва.

21. ТД₁: ph'k; ТД₂, ДН: phyk. Номи гунае аз мегӯ кироати номушаххас, шояд рауг.

22. Авесто: sareba , паҳлавӣ: sardag , қисм, навъ, гуна.

23. Ҳар се: kyn'. Шояд kyn', gōspand: вале бо матлаб ҳамоҳанг нест.

24. ТД₁ ва ДН: Wlk/wlyk; ТД₂ Wlk/wlk. Муҳтамилан: rang, lñk, навъе бузи кӯҳӣ. Форсӣ: ранг. Шояд сурати кӯтоҳшудаи ранг: раг.

25. Паҳлавӣ: kurišk/kurišag (?). Ҳамон ҷонвари афсонай ва маъруфе, ки дар адабиёти фаранг unicorn номида мешавад ва ба сурати асп ё гӯспанде бузург бо як шоҳ тасвир мегардад. Дар «Гузидаҳои Зодспаром» ба сурати tēš kurišk/kurišag ёд мешавад, ки бинобар ин на чун асп, балки гӯсфанде бузург бояд буда бошад: «Дар шаб Бахману Сурӯш мениши каришаки ширпистонро ба сӯроҳи (тург) бурданд. Ӯ то рӯз гувора-гувора шир ба Зартушт медод. Дар бомдод модари Зартушт бад-он умед, ки устухони вайро аз сӯроҳ биоварад мумкин бошад, ба он ҷой шуд ва каршак берун омад, фароз давид ва модар андешид, ки тург аст». (VZ,рр 63-64).

Вожаи якӯпа дар матн бояд ба маънии «токшоҳ» бошад. Кӯпа дар форсӣ ба маънии «шоҳи ҳаҷомат» омадааст. Шояд якӯпа ба маънии мустақим ба беинҳино бошад (?).

26. Xašēn. Форсӣ: ҳашин, ба маънии обӣ, кабуди тира.

27. Сиёҳу сафед, ҳолдор.

28. ТД₁ ва ТД₂: hwkuš"n'; ДН : hwkwnš'n'.

29. Ҳар се: plg'w. Кироати машкук.

30. ТД₁ ва ДН: kc'p'; ТД₂ wck'p'.

31. Авесто: pasuš, haurva, паҳлавӣ: pasušhorw.

32. Авесто: viš. hanrva-, паҳлавӣ: wišhorw.

33. Авесто: vohuna-zg-/vohuna-nghag-, паҳлавӣ: wišunazg.

34. Rāmīg torūg. Дар Авесто: tauruna ба маънии ҷавон аст, ки бо вожаи «тӯла дар форсӣ марбут аст. Вожаи паҳлавӣ дар маҷмӯъ маънии тӯлаи рамонанда» дорад. Дар мавриди сагон дар Авесто, н. к. «Вандидод», 13.

35. Авесто: bawra, паҳлавӣ: bawrag; форсӣ баробар, дар забонҳои аврупӣ beaver, саги обӣ.

36. Zūzag, хорпушт. Форси: жужа.

37. Авесто: udra-, паҳлавӣ: udrag. Дар забонҳои аврупӣ: otter, самури дарёй.

38. Н. к. ёддошти 19 ҳамин баҳш.

39. Ҳар се: b'ks.

40. Дар паҳлавӣ тиšk. Ба ду маъно – муш ва мушк аст. Нависанда дар ин баҳш бар асоси шабоҳати исмӣ тақсимбандӣ карда ва мушро бо ҷонварони мушқдор дар як ҳонавода қарор додааст! Поинтар: муши сиёҳ навъе муши хурмо аст, ки дар Ҳинд бисёр аст.

41. Ālūh. Форсӣ: олуғ, олух ва олаҳ, ба маъни уқоб ё шоҳин.

42. Ruš, ҷуғд.

43. Авесто: ragō. dərəs, паҳлавӣ: parōdarš, номи динии хурӯс.

44. Дар ин баҳш номи чанд моҳӣ меояд, ки ҳеч як баробари авестой ва қайфиёти эшон равшан нест; паҳлавӣ: marzūka, arzūka, ақаз. Феъли ҷумла: wiškīd hēnd.

45. «Сарда дар сарда», яъне анвои фаръӣ.

46. Авесто: yugyastay-. Як йучайсто баробари 16 ҳоср аст. Аз он рӯй сагро ба ситораи Ҳафтавранг (=Симоки ромех) марбут кардааст, ки ин ситора низ пособон аст (Хорис-уш-шимол).

47. Муалифи китоб гумон кардааст, ки саг, яъне сеяқ (1/3) табъан тасаввури ғалат аст.

48. Ҳешмӯза ва ҳешҷома, яъне кафш сари ҳуд ва ҷома сари ҳуд. Қироати «дертар» бар асоси ДН аст: daqrtar.

49. Warīšag.

50. Ҳар се: ZKTNW-tn ба ҷои YKTLWN-tn, ӯzadan.

51. Pad ēd tō kirb.

52. Манзур тобистони бузург аст, ки шомили баҳору тобистон мешавад.

53. Ҳар се: bwm; ба BRH тасҳех шуд.

54. Slyswk. ТД₂: syn' mulw'; ТД₁, ДН илова бар он ба тартиб slyn ва slsw-ро изофа доранд.

55. Ба имлои позанд: наҳауя.

56. Ин матни «Бундаҳишн» дар бораи ҷонварон дар «Гузидҳои Зодспаром» низ такрор мешавад. Аммо ин танҳо матни «Бундаҳишн» нест, ки ошуфта ба назар мерасад, матни «Гузидҳо...» низ саҳт ошуфта аст ва ҳарду матн ниёзманди тасҳҳоҳест, ки муҳтамилан қодир аст соҳти нахустинро ба он бозгардонад. Аммо дар роҳи ин тасҳҳ низ ишколат бисёр аст зеро ду матн дар нахваи тақсимбандии ҷонварон низ ҳамоҳанг нетанд.

Дар зер мо ҳулосае аз тарҳи тақсимбандии ҷонварон дар ҳар якро меоварем. Тарҳбандӣ бад-ин қарор аст. Нахустин се карда:

1. Чароарзонӣ ва гаришак (дому дад).

2. Парранда.

3. Ҷонварони обӣ.

Ин се карда ба панҷ оина баҳш шуд:

1. Дукофтпойи ҷароқунанда.

2. Ҳарпой.

3. Панчангушт.
4. Парранда.
5. Чонварони обӣ.

Ин панҷ оина ба дувисту шасту ду сарда бахш шуд:

1. Буз, панҷ сарда.
2. Меш (=гӯсфанд), панҷ сарда.
3. Шутур, ду сарда.
4. Гов, шонздаҳ сарда.
5. Асп, шаш сарда.
6. Саг, даҳ сарда.
7. Харгӯш, панҷ сарда.
8. Росу, ҳашт сарда.
9. Муш мушқ, ҳашт сарда.
10. Шабкӯр, ду гуна.
11. Моҳӣ, даҳ сарда.

Ва аз омезиши ин сардаҳо (175 сарда, ки шомили ду гунаи шабкӯр низ мешавад) бо якдигар маҷмӯан дувисту ду сарда падид меояд.

Яксаду даҳ сардаи мурғон ба ҳашт гуна тақсим шуд.

Матни «Гузидаҳои Зодспарам» аз банди 42, фасли савуми он китоб оғоз мешавад, ки бинобар он яксаду ҳаштоду ду сарда ҷонвар падид омад. Бояд таваҷҷӯҳ дошт, ки адади шасту ҳаштод дар навиштан нахуст шабеҳи ҳам ҳастанд ва вучуди як дандона камтар ҳаштодро дар имлои паҳлавӣ шаст мекунад.

Нахуст ба се (карда) тақсим шуданд:

1. Чаҳорпои бар замин раванда.
2. Моҳии дар об шинокунанда.
3. Марги дар фазо парвозкунанда.

Сипас ба панҷ оина тақсим шуданд:

1. Чаҳорпои гирдсунб.
2. Чаҳорпои дугонасунб.
3. Панҷчанг.
4. Мурғ.
5. Моҳӣ.

– ки аз назари маскан (=моништ) ба панҷ бахш шуданд:

1. Обзӣ.
2. Сӯроҳзӣ.
3. Парвозӣ, ки дар фазо зист мекунанд.
4. Дад, ки озодона дар ҷаҳони вуҳуш зист мекунад.
5. Аҳлӣ, ки ба рамаву ҷаро дошта мешавад.

Сипас, ба баҳрон тақсим шуданд:

1. Гирдсунб яке, ки аспҳо аст.

2. Дугонасунб, ки бисёр аст чун шутуру гову мешу буз.
3. Панччанг чун сагу харгүшү мушу самур.
4. Мурғ.
5. Мохай.

Сипас, ба сарда бахш шуд:

1. Асп, ҳашт сарда.
2. Хар, ду сарда.
3. Гов, понздах сарда
4. Меш (=гүсфанд), панч сарда.
5. Буз, панч сарда.
6. Саг, дах сарда.
7. Харгүш, панч сарда.
8. Самур, ҳашт сарда.
9. Муш, ҳашт сарда.
10. Мурғ, яксаду дах сарда.

11. Мохай, як сарда, ки сарда бо сардаи дар сарда як ҳазор оина аст.

Мургон ба ҳашт раста тақсим шуданд – аз он ки бузургтар аст то он ки күчактар аст; ва низ дар миёни эшон ду мурғ дорой табиати хос фароз оварида шуд, ки симурғу шабкүр аст.

Мухтамилан, тақсимбандии аслӣ бар асоси 1-карда, 2-оина, 3-меништбаҳр ва 4- сарда будааст, ки «Бундишиш» тақсим ба меништу баҳарро надорад ва «Гузидрои Зодспарам» низ дар зери баҳр ҳамон тақсими оинаро тақрор мекунад; вале дар иваз, тақсиме изофӣ аз назари маскан ин чонварон дорад. Тақсими дигар ба раста аст аз күчак то бузург.

Бино ба ин тасаввур, бо дар назар доштани бақияи матолиб метавон мӯътақид шуд, ки чонваршиносии давраи сосонӣ чонваронро аз чанд назар мавриди таваҷҷӯҳ қарор медода ва онҳоро тақсим мекардааст:

1. Аз назари маҳалли фаъолият, ки заминӣ, обӣ ва фазой буданд, ки ин тақсимбандиро «карда», яъне фасл меҳонданд.
2. Аз назари ангуштон, ки гирдсунб, дукофтпой, панччанг ва мурғу моҳӣ буд. Ин тақсимбандӣ оина хонда мешуд, яъне шакл.
3. Агар ҳадси ниғоранда дуруст бошад, савумин тақсим аз назари маскан буд: обзиён, суроҳзиён, парвозкунандагон, дадон (ки дар дашту кӯҳ ба сар мебаранд) ва чонварони аҳлӣ (ки дар масокини дастсоҳт ба сар мебаранд).
4. Аз назари анвои ҳар чонвар (сарда).
5. Тақсимбандии паррандагон, ки васеътарин сардаҳоро ба худ тасхех медиҳанд.
6. Раста, ки бар асоси күчакиву бузургии чонварон аст.

Дар бораи чигунагии мардумон

1. Он күчак хонда шуд, дар матн 'nd (андак, анд) аст. Қироати чумла бар асоси матлаби сафҳаи 13-73 дастнависи ТД₂ ва бақия аст: pad ān i keh angušt.
2. Сутун ба маънои соқа аст. Мақсад аз «ребос тане як сутун» ин аст, ки Машӣ ва Машёна тане аз ребос доштанду чудо аз ҳам набуданд, балки ба сурати як соқаи воҳид рӯйда буданд.

3. Матн xwarrah, ГДН фарра. Аммо фарра дар паҳлавӣ маъни
гуногун дорад, ки муҳтамилан яке ҳамин маврид аст, ки маъни равонро
медиҳад. Н. к. Ёддоштҳо: 2-4, 4-19.

4. Дар ин ин маврид ва мавриди баъдӣ равон бо имлои ғайри
хузвориӣ омада ва ин худ муайяди ин аст, ки бояд фарраҳои қаблиро низ ба
маъни равон донист.

5. Боз ҳам ҳамон фарра ба маъни дигар аст.

6. Bowandag menišnīh.

7. Kār dādestān.

8. Xār se: ws'n'sn.

9. Wiškar. Форсӣ: бишгард ба маъни шикоргоҳ, саҳро, биёбон.

10. Қироати машқӯк аст. Xār se: d'tl; ТД₁ имлои d't'l-ро изофа бар он
дорад. Вожа ба сурати YHNSL бо талафғузи appār, ба маъни дуздида тасҳех
шуд.

11. Матни се дастнавис дар мавриди номи ин дарахтон норавшон аст.

ТД₁: kahēnwpwncdl Y kwndl;

ТД₂: k' hpwn zpwncd' lYkndl;

ДН: kahkew Wncd' l W kndl.

Ки муҳтамилан бояд чунин қироат шавад:

Kahkiw wan-iz dār ī kundur.

Дар ТД₁ ва ДН имлои нахустин вожа ба понздаҳ дода шудааст.

12. Rēš i miy. Пеш дар форсӣ ба маъни шоҳу барги хурмо аст ва мӯгу
муғ ба маъни дарахти хурмост.

Бисёри номҳои маҳалӣ дар каронаи Ҳаличи Форс ва ҳатто дур аз
соҳил, шомили таркибҳост, ки як ҷузви онҳо мӯғ ё муғ ё муз аст, маъни
Хурмӯз, Хурмуз (ки шакли дигаре аз Хӯрмӯғ аст) ва ҷуз онҳо.

13. Xār se: wlt'k'n krt', дуруст. Wardanāgān kīrd, қабоб кард, ба маъни
сих(қабоб) кард.

14. ŠYL, баробари шаъри арабӣ, тӯй, мӯй.

15. ТД₂: slmk; ДН: slm'k; ТД₁ надорад. Қироат ва маъни вожа
номушаҳҳас аст ва «наҳ» як ҳадс аст.

16. ТД₁: KLĪ; ТД₂: ва ДН: KLĪ. Муҳтамилан garbag ба ҷои qawqaq,
гавдол, оташдон.

17. ТД₁: kst; ТД₂: kndyt; ДН k'st. Муҳтамилан bē kandid . Кандидан ба
маъни кандан дар форсӣ ҳам омадааст.

18. Padišxwaқ, башқоқ.

19. Хушкун, ба маъни сусткамар, анин, белокса ба умури ҷинсӣ аст.

20. Xār se: dlym; қироати номушаҳҳас ба маъни олати ҷинсии занон.

Муҳтамилан хузориши аст.

21. Имло зоҳирان ба позанд аст.

22. Drafshed.

23. Оварандагон дақиқан баробари волидайни арабӣ аст.

24. Ба нақл аз Justi, p. 37.

25. Gāy, Сугд. Н. к. ёддошти фасли «Дар бораи чигунагии rӯdҳо». Дар
сатри 11с. 107 ТД₂ низ такрор мешавад.

26. Бар гӯшу бар ҷашм, яъне инсонҳое, ки гӯшу ҷашми эшон бар сина
қарор гирифтааст.

Дар бораи чигунагии занон

1. Авесто: *jahī-* ва *jahīkā-*, паҳлавӣ *jeh*, русапӣ. Дар адабиёти паҳлавӣ номи духтари Ахриман Ҷеҳа аст.
2. Капӣ, яъне маймун. «Пайванди ў нарафт», дар поёни чумла, яънем насли ў идома наёфт.
3. Чунин ТД₂; ТД₁ ва ДН: омехта

Дар бораи чигунагии зоишҳои ҳар се сарда

1. Daštan, ҳайз.
2. «Пеш-обист» сифат аст ба маънои зане, ки дар даврони даҳрӯзai нуҳуст пас аз одати моҳона қарор дораду обистан намешавад.
3. ТД₂: 8 шаб.
4. Ҳар се: *tkw'*, шояд TWR, *gāw*
5. Wardagīh, одати ҷонварони мода, баробари одати моҳонаи занон.
6. Шошаванд.
7. Парвordan, яъне гизо додан.
8. Šīr-frošag; форсӣ: ширфурӯша ва ширафрӯша, навъе ҳалвост, ки аз орду шир ё аз зардаи тухми мурғ, шира ё шакару шир созанд. Арманӣ: *hrušak*
9. Яъне, даҳонаи заҳдон баста шавад.
10. Ҳар се: ҳарон. Аммо ҷанд сатр баъд сӯҳбат аз шутур мешавад.
11. «Ба шасрӣ истад», яъне ҳолати моеъ, маний истад.
12. Яъне: сипас, тухмаи мода ва нар ба ҳам оmezанд.
13. Daštag, ҷанин.
14. Āluh, уқоб.
15. Dālmah, каргас.
16. Wiškōbišnīh, баромадани чӯча аз тухм. Сатри бад, ҳар се: *sp*; шояд spytк, сапеда.
17. Н. к. ёддошти 43 «Дар бораи чигунагии ҷонварон».
18. Pēš-daxšag, «дорои нахустин нишонаву аломат», ки ҳикоят аз овози бомдоди хурӯс мекунад.
19. ТД₂: *helā* (позанд); ТД₁, ДН: *hēla* (позанд); низ ТД₁: *dri* ТД₂:*di* ДН: *dr* Форсӣ: ҳило бошаро гӯянд ва он паррандаест шикорӣ, кӯҷактар аз боз («Бурхон»). Номи модағулест (Л,Д).
20. Xwēy форсӣ: ҳай ба маънои араки бадан
21. Пуру обчар: мадду ҷазри дарё. Порсӣ: обчар.
22. Авесто: *vāšī pančā*. sadvara аз моҳиёни асотири адабиёти авестоӣ.
23. Авесто: *kara*
24. Arzuka. Номаш дар Авесто наомадааст.
25. Marzuka. Номаш дар Авесто наомадааст.
26. Warzuka Номаш дар Авесто наомадааст.
27. Takawiryo. Номаш дар Авесто наомадааст.
28. ТД₁: *spykck' 'tpk*; ТД₂ *spykc' 'tpk*; ДН: *syrykck w'tyck*
29. Pasmazak (?) Номаш дар Авесто наомадааст.
30. Sumak'it (?) Номаш дар Авесто наомадааст.
31. Ҳар се *girdīh*, *gltyh* (?) шояд, *grab*, *gl'b* заҳдон.

Дар бораи чигунагии гиёхон

1. Баъд аз ин вожа дар дастнависи ТД₂ чанд вожа изофа аст. Вожай баъд waxšid.
2. ТД₂ як сатри изофӣ дорад. Дар ҷумлаи баъд 'wsynyt', афшонд.
3. ТД₂ чанд вожа изофӣ дорад. Дурдорандаи маргро «дардкуш» ҳам маъно кардаанд.
4. Tarrag; тара; сабзӣ, ки хом ё пухта хӯранд.
5. Afzar форсӣ: афзор, гиёҳони доруии хушбӯ, ки дар ғизо резанд, монанди заъфарон, зардчӯба, дорчин.
6. ТД₁ ва ТД₂: d'd; ДН: dh'. Қироати машкук. Шиз дарахти обнусро гӯянд.
7. Ҳар се lwc'lk; муҳтамилан: lwcw'lk, равзана.
8. Girgir, форсӣ чиргир. Н. К. ёддошти З, «Дар бораи чигунагии ҷонварон».
9. Ҳамон, ёддошти 4.
10. Ҳамон, ёддошти 5.
11. Alum, форсӣ: алум. Аз форсии бостон ardana
12. Gahl, форсӣ: гол.
13. Қироат бар асоси ДН анҷом гирифт. Матнҳои ТД₁ ва ТД₂ магшуш аст.
14. Ҳар се: kwstyk. Форсӣ: кабаста (?); хиндувонаи Абӯчаҳл. Шояд: kawīag, kwyck, форсӣ: кабика, муарраби он кабикаҷ. Гунае аз олола эронӣ, ололай шарқӣ.
15. Шинохта нашуд.
16. Сатвад; санскрит: campaka-, навъе дарахт. Шояд форсӣ: чампо, навъе гули ёси муаттар.
17. Karkom. Н. к. Ёддошти 59 ҳамин қисмат.
18. Zardag. Гули зардак, гулранг, асфар, коҷира. Шояд: гули зард.
19. Kardag. Шинохта нашуд. Бо корду иштибоҳ гирифта нашавад.
20. Ба ҳангом, яъне фаслӣ. Баръакс он солвор аст.
21. Nīhal, дарахтони ваҳшӣ, ки дорои гул ё мева бошанд.
22. Pešrakag (ғизои) иштиҳоовар. «Ба пешпорагӣ дар шавад», яъне доҳили пешпора гардад. Афзор ҳамон адвия аст.
23. Kāgīzag форсӣ: какаҷ, кокаҷ, какаж ва какаш; тарратезак.
24. San, қанаф.
25. Nay, nāy, форсӣ: най, ной; ба эътибори ҳасир (?) Қироати машкук.
26. Танҳо дар ТД₁ ва ТД₂ зоҳир мешавад: dwśd'ng. Шояд: dnd-d'nk, дандона, ки кӯҷак аст ва дандона муҳтамилан ба ҳамон маъни донаи карҷак аст. Н. К. карҷак дар ФМ. Карҷак.
27. Раштан ранг кардан аст.
28. ТД₁ ва ТД₂ ба тартиб: wh'k ва Wh'k.
29. Rбуен, lwdyn'; форсӣ: рӯин, руинаг, рӯднагу рӯнос. Балуҷӣ: rodin.
30. Санскрит: nīla-, ба маъни сиёҳ, обии сер.
31. ТД₁ ва ТД₂: twt'/twt; дурусти он: tōz, twc'; форсӣ: тӯз, ба маъни пӯсти дарахт.
32. Санскрит: kundura/kunduқу, юнонӣ xondros;
33. ТД₁: l't ё lyft; ТД₂: l'st. Шояд бо вожай форсӣ: рош яке бошад, аммо ҷӯби рош муаттар нест.

34. Kost форсай: куст, куст, кушна. Гиёхест аз тираи занчабил. Кубидай решай ин гиёх хүшбүст ва монанди ҳал муаттар ва чун адвия ба кор меравад. Лотиний: costus, санскрит: ku-stha-

35. ТД₁ ва ТД₂: 'Inq. Шояд: хуланг, аммо хуланг атре надорад.

36. Čandal, санскрит: čandana-

37. Палангмушт, фаранчмушку фалангмушк, аз тираи наъниён. Баргхой ин гиёх бүе матбүй дорад. Аз ин маврид бармеояд, ки нависанда дар ин бахш танҳо аз гиёхоне, ки решай ё чүб ё пүсти бүе доранд, ёд намекунад ва баргхой муаттарро ҳам дар назар дорад. Мавриди баъдӣ низ муайяди ин масъала аст.

38. Kakolag/kagolag Шояд баробари қоқулла, ки хил бошад. Шояд баробари кокула, ки розиёнаи обӣ бошад.

39. Санскрит: karṛīga- Номи ду гуна дараҳтест, ки дар Жопун, Чину ҷазоири Суматра, Ҳиндучин мерӯяд. Пүсти танаи ин дараҳтонро шикоф карда аз онҳо кофур истироҷ мекунанд. (ФМ). Шояд кофури испарам ё кофури исфарам, ки ҳамон уқхувон ё райҳонкофурест, ки гунае бобуна аст.

40. Bodrančbū, бодрангбӯя; гиёхест аз тираи наъниён.

41. Dōsēn, часб (ширеш).

42. Zadag. Форсай: жад ба маъни чаҳс.

43. Dō-bozargān ud ē-bazargān. Аз решай vag ба маъни тақсим кардан, бахш кардан. Мақсад аз яқбахшиву дубахшӣ зоҳирان ин аст, ки нару мода ё бари як дараҳт аст, ё ҳар як чудо аз дигарест монанди хурмо. ТД₁: bck'n; ДН: 'wyn bck'n: ТД₂: bck'n

44. «Моявар» ба маъни аслий ва асосӣ аст.

45. ТД₁ ва ТД₂: kwwh'n', Шояд бахши дувуми вожа h'n', хузвориш барои, ба маъни дигар бошад. Тарҷумаи чумла баъд бар ин асос: даҳ дигар..., дигар даҳ...

46. Srinjad. Форсай: сринчак. Н. к. ФМ, зери санҷид

47. Ҳар ду: sywk/kswk (?)

48. Ҳар ду: 'lg; олуи кӯҳӣ, олуча.

49. Ҳар ду : s'l.

50. Санскрит: nārikela/nārikera.

51. Ҳар ду. Pundig, pndg. Юнонӣ: portikon, мутааллиқ ба сарзамини Понт, дар шимоли Осиёи Сагир бошад. Дар ҳамон сатр: гургонӣ. Домғону Кумиши ҷузъи Гургону Табаристон будааст.

52. Škanzag. пайванди дараҳтон ба яқдигар. Форсай. Искана.

53. Ҳар ду: wyhhwlml W 'lg w'c'm.

54. Санскрит nīlautpala.

55. Murw. Шояд бо мару, баробар бо мармоҳузӣ яке бошад, ки дар порсай алафи гурба хонанд ва аз тираи наъниён асту гулҳои сапед дорад. Дар «Бундахишин» аз ду навъ мару ёд мекунад: яке марусапед, ки зоҳиран бо алафи гурба яkest ва яке маруардашерон, ки барои нигорандӣ равшан нест чист.

56. Mēzwars, мӯи миҷа (?), номи гуле ношиноҳта.

57. Набояд баробари корду бошад, ки гули хурмост.

58. Bānūg-sprāhīm, ки бино ба «Бундахишин», мутааллиқ ба Спендормад, олиҳаи замин аст ва бону худ ишора ба ўст. Профессор Бейли дар рисолаи худ онро nānūg-sprāhīm меконад ва бо вожаи порсии нонуха ва ноҳа, ки бодиён аст, яке медонад. Муҳтамилан, бояд гуле мутааллиқ ба моҳи Спендормад, моҳи оҳири зимистон, бошад.

59. Karkom форсай: каркум, ибрӣ: karkom акадӣ: kurkanu, заъфарон.

60. «Хауми эзидро Хаум аз се оин хеш аст», яъне гиёхи Хаум аз се чиҳат мутааллиқ ба эзиди Хаум аст. Мухтамилан, яке иртиботи исмист; дигар ин ки гиёхи Хаум мазҳару намоди заминии эзиди Хаум; ва савум, муқаддас будани он аст (?).

61. Éwan, танаи дараҳт.
62. Hūdag, аз решай hav-, ҳованшуда.
63. Pes, барг. Форсӣ: пеш, барги хурмо.
64. Ҳар ду: hywntl.
65. Ҳар ду. Dwlhwngtl. Шояд ҷузви дуввуми вожай hawangtar, hwngtl «ҳаванг шуданитар» бошад.

Дар бораи сарварии мардумону ғӯсфандону ҳар чизе

1. Дар бораи сарварии (паҳлавӣ: zādīh) Зартушти, Н. К. «Тиштр-яшт», банди 46.
 2. Навъе бузи кӯҳии дуруштандом.
 3. Давқ; сиёҳ, хокистарӣ, тира.
 4. Н. К. «Баҳром-яшт», банди 9: савум бор, Баҳром дар колбади аспи сафеди зебое бо гӯшҳои зарду лагоми зарин дар омад.
 5. Бор ба маъни соҳил аст, чунонки дар номи зангбор ҳам дида мешавад.
 6. Зоҳирон, дарёи Садвисро манзур дорад, ки дар иртибот бо ситораи Садвис аст.
 7. Авесто: haoma huta -, санскрит soma sutā.
 8. Н. к. ёддошти 43 фасли қабл.
 9. Dramnag; форсӣ драмана, гиёҳест ҳудруву даштӣ ва иртифоаш то ним метр мерасад. Обу усораи он дар тиб мустаъмал аст.
 10. Gahl; форсӣ: гол, навъе арзан, говарс, вожай мутародифи қаблӣ alum ast.
 11. Abar – kirrēnīdag Авесто: aipī. Kərəntəni. Бо таваҷҷӯх бар арзише, ки ба дараҳти хурмо мениҳад, шигифтовар нест агар, бар мӯҳри Дориюши Ҳаҳоманишӣ дараҳти хурмо чун мазҳарии шаҳриёҶӣ дар пушти сари шоҳ дида шавад.
 12. Ҳар ду: hwcyst'n, Ҳузистон. Ғалат аз он ҷо ношӣ шудааст, ки нусханавис Портро Порс фахмида ва дар натиҷа кӯҳи Абарсино дар Ҳузистон донистааст ва китобро тасҳҳ карда.

Дар бораи чигунагии оташ

1. Авесто: Вəgəzi – savah (баҳшандай) суди баланд, vale мумкин аст дар асл ба маъни «дорои равшани баланд» буда бошад. Дар матн ба имлои позанд омадааст, vale баробари он дар паҳлавӣ buland-sūd аст.
2. Авесто: vohu. fryāna-, маҳбуби олӣ, ки баробару ҳаммаъни он дар паҳлавӣ hu-fryān аст. Номи дигари он дар паҳлавӣ veh franāftār аст ба маъни «нек роҳбар»:
3. Авесто: urvāzīšta-, ба маъни шодтарин, аз решай urvaz ба маъни шод будан. Паҳлавӣ urwāzīš.
4. Авесто: vāzīšta- ба маъни беш (фароз) оваранда, паҳлавӣ wāzīš. Номи дигари он дар паҳлавӣ abzōnīg, ба маъни баракатбаҳшанд аст.
5. Авесто: spəništ ба маъни муқаддастарин. Паҳлавӣ: spenīšt.

6. Бар асоси маталаби омада дар «Гузидахи Зодспарам» (с. 4, банди 78) изофа шуд: *uš ātaxs ī abzōnīg xwad andar garōdman be dād*. Дар «Бундахишн» *abzonīg* сифати оташи Спеништ оташмаобид мебошад. Аммо миёни оташи Березисава ва оташи Спеништ иртибите ҳаст. Дар «Гузидахи Зодспарам» (с. 41, банди 82) омадааст, ки «баландсуд (= Березисава) низ дар осмон, он фарра (= шӯъла) аст, ки ўро мукар дар Отashi Баҳром аст, чунонки хонахудойро (мукар) ба хона аст». Пас шигифт нест, агар ҳарду оташ *abzōnīg* баракатбахшанда, хонда шаванд.

7. W h'l, wh'l, маъно ба ҳадс оварда шуд. Н. к. ёддошли 44 «Дар бораи бузургкирдории эзидони минӯй». Дар он ҷо ҳамин вожа ба ҳамин маънои ҳадсӣ ва бо имлои h'l меояд.

8. ТД₂: adur xwarrah. Озархварра ҳамон оташи Фарнбағ аст.

9. ТД₁: k'lwyk'n; ТД₂: kwhlwngk'n. Оташи Кориён дар форсӣ аст.

10. Asnawand, зоҳирان ҳамон кӯхи Саҳанд дар Ozarboiҷон аст.

11. Кӯхи Реванд дар Xurosон, дар ҳудуди Нишопур аст.

12. Ин ҳамон матлабест, ки дар ёддошли 6 омад.

13. Яъне барои падид овардани ҳар як аз се оташ Фарнбағ, Гушнасбу Бурзинмехр бояд як ҳазор оташро аз ҷой-ҷой фароҳам оваранду бо дуо (=ниранг) ва Заваҳру одоби бисёр оташе воҳидро барафрӯҳту чун чунин афрӯҳта шуд, он гоҳ оташи Березисава, - ки минуи оташон аст ва дар назди Ҳурмаздҳудой дар Гарудмон қарор дорад – аз осмон бад-он оташи заминӣ фуруд ҳоҳад омад, ки дар ҳақиқат равони он оташ аст.

14. ТД₁: w' pynd; ТД₂: 'pynd ва ба эҳтимоли қавӣ ба маънои битобанд, гарм кунанд. Дар «Гузидахи Зодспарам» (с. 40, банди 79) вожае ба сурати 'ptn' меояд, ки эҳтимолан он ҳам ба маънои гарм кардан аст. Дар ДМ (с. 760, сатри 17) низ 'pynd зоҳир мешавад.

15. Миёни ин вожаи баъд дар ТД₂ се сатр изофа аст, ки мутааллиқ ба баҳши дигаре аз мат наст.

16. Wardastar ба baxlan Баҳлон ё Бағлон дар Афғонистон аст, аз шакли бостонии bayadāna.

17. Кафаган, кафакан, ком, кош (?).

18. Ҳарду матн МТ-s навиштаанд, ки муҳтамилан kāš қироат мешавад.

19. Ҳарду матн: 3. Вале нишонаи таъриҳӣ дар бораи вучуди се оташ дар Каркӯй дар даст нест. Осори бозмондаи ин оташкадаро ҳамакнун низ дар Систон метавон дид.

20. Snomag/snoman, вакфнома.

21. Framgar дар mān ī wefgan. Форсӣ: Тевгон, Бефгон, Манзур аз Тевгон сарзамини хонаводай Гев аст, ки Гургону иёлоти атрофии он будааст. Зоҳиран бояд бо вожаи порсӣ: фрамгин марбут бошад. Кумиш муҳтамилан баҳше аз Гургон ба шумор меомадааст. Н. к. ёддошли 51 «Дар бораи чигунагии гиёҳон» ва низ 18 «Дар бораи чигунагии ҷонварон».

22. Kumis.

Дар бораи чигунагии хоб

1. Wys, wes, ки бо вожаи портии wēhm ба маънои паҳн марбут аст.

2. Ҳар ду: edar...iz. Дар тарҷума он ба «ҳатто» тардид аст ва ба қиёс ҳадс зада шуда.

3. Авесто: wačasti, паҳлавӣ: wačast, банд, қитъа (дар шеъри «Готхо»). «Оромишёбанда» тарчумай озоди 'Styh' дар поёни чумла аст. Тарчумай дақиқи тамоми чумла: Мардумро чун беш аз дарози чаҳору чуст бихобанд, оромишҳо аст.

4. Ҳарду матн чунин тасҳех шавад: ud pad tuxšagih kār...

5. ТД₁: w'y bwys/w'y bw'yh; ТД₂: W'y bw'yh/w'y eys. Маъно ва кироати норавшан. Ин вожа дар Авесто ба сурати aibi. gava меояд, ки сифатест номушаххас барои aiwi. sru rīma, ки худованди панҷумин баҳши rӯz аст, аз ҳангоми ғуруб то нимай шаб. Вожа дар иртибот бо ҳуфтагӣ бояд марбут ба истироҳат бошад. Қироати муҳтамил: eb-gauih. Бартоломе вожаи авестоиро аз решай ga(y) ба маъни овоз хондан медонад.

Дар бораи чигунации бонгҳо

1. Cisarag bang, овози нола, бонги нола.

2. Баҳмон ҳамон аст, ки дар форсӣ ба сурати фалону баҳмон бокӣ мондааст.

3. «Ҳар чизеро дар гетӣ кор бояд фармудан», яъне даст ба ҳар иқдоме бояд задан

4. Win. Маъмулан ин вожа маъни уд дорад, vale ин ҷо маъни хосе ёфтааст. Санскрит vinā.

5. Rod, сози зехӣ, форсӣ: rӯd.

6. Darīsn, ҳосили масдар ба маъни амрӣ: бояд доштан. «Ба ранҷ доранд», яъне ба кор баранд.

7. Фақат дар ТД₂: ka be madan ī ð hamāg. Чунин тасҳех шавад: ka bun zadan, ozamig.

8. Тд₁ ва ТД₂: Ба bun тасҳех шавад.

Дар бораи чигунации бод, абру борон

1. ТД₁; s'lyt; ТД₂: d'lyt'. Аммо «Гузидаҳои Зодспарам» (с. 20, сатри 11-12): us, pad ewenag, mog-e daren pad pay dast – Ӯ ба оин, мӯзае ҷӯбин ба пой дошт. Он чӣ «пӯшиши сабз» тарчума шуд, дар дастнависҳо «пӯшиши хуб» аст. Вожаи хуб, бо имлои hwp метавонад sbc ё swc бо талаффузи sabz ё sawz ба маъни сабз буда бошад. Мачмӯан, ҷомаи сабз ва мӯзи ҷӯбин иртиботи боди хушро бо дараҳтон мерасонад.

2. Ҳарду: s'htyh аз решай sač убур кардан, гузар кардан (?)

3. Ҳарду bwdg. Дар ТД₂, с. 134, сатри 14/15 бо имлои bwndg, Bowandag ба маъни комилу бисёр омадааст.

4. Паҳлавӣ: garmog; ТД₂, с. 134, сатри 14/15: glmk. Гарм дар форсӣ илова бар маъни гарму тунду шитобон, ба маъни дилпазира дилписанду хушоянд низ ба кор рафтааст (ФМ). Bowandag garmog, яъне ба камол дилпазир, дар ҳадду камол хушоянд.

5. ТД₁: Smk; ТД₂: 'sm'n'. Имлои нодуруст барои may-jamag ҷоми май. Ташбехи абр ба ҷоми май қаблан ҳам дар «Бундахишн» омадааст; Н. к. ТД₂ р. 135? I₂ ва ТД₂ р. 63, I₁₄ abr ҳати ҳами абрӯ.

6. Паҳлавӣ: mystan, ки дар форсӣ бостоки музореъ, ба сурати молидан ба кор меравад ва маъни рӯфтани рӯбидан ҳам дорад.

7. Pad xwes xast tan. Ҳаста ба маъни заҳмхӯрда.

8. Ҳар ду: у'пук; аммо ҷанд сатр баъд; у'nhnk.

9. Шояд: abrēγ, ибрик.
10. Магриб.
11. Имлои аббро ба чои 'bl, ба сурати QDM навиштааст, ки хузвориши abar аст на abr.
12. ТД₁: pad sebisn sebed; ТД₂: be seb handazed.
13. ТД₂ мағшум аст; ТД₁: hame mizne ewenag andarway bared.
14. ТД₁: wsyn'; ТД₂: štn'ba wstn' тасхөх шавад, ки маъни боридан дорад.
15. GDH, xwarrah, фара, хурра. Дар ин чо низ чун мавориди дигар фарра маъни маъмули худро надорад ва дақиқан ба маъни равшаний, равшаний эзидӣ аст.
16. Боздоранд.
17. Ҳарду дастнавис: h`m`lynd; тасхөх шавад: hmī`lynd. Шояд 'hl`mynd, баркашанд боло баранд.
18. Āb-girdag.
19. Паҳлавӣ: wīg; порсӣ: байр, барқ.
20. Паҳлавӣ: sanwar, камон. Манзур рангинкамон аст, ки бо истодани борону шикофтани абрҳо аз яқдигар зоҳир мешавад.
21. Dabr.
22. ТД₁ ва ТД₂: n`lnk`n, nārangān, шояд: nārangeñ.
23. Wāxš, rūx. Аз он чо, ки рангинкамон аҳриманий аст, рангҳои он низ ҳар як девест.
24. ТД₁: sūg, неруманд; ТД₂: sūhr, сурх. Имлои ТД₂ бояд тасхөх шавад. Баробари паҳлавии дураҳшиш spīzāg аст.
25. Ҳар ду: zn`k. Тасхөх шавад: wzndk, аз решай čand ба маъни чандиш ларзиш.
26. Gyānīg-dāštār, ҳофизи чон
27. Hambāhēd.
28. Bazay, форсӣ: базаф банде ки дар пешӣ об банданд (ф н) Н.к. фасли «Дар бораи Тани мардумон».
29. ТД₂ надорад; ТД₁: wnstkyh YDMY'l'd.
30. Ҳарду: gyw`k ба чои gy`nyk, ҷонӣ марбут ба чон.
31. Монанди мавриди пеш.

Дар бораи чигунагии храфастр

1. Wāxš, rūx Маъмулан дар мавриди гайриинсон ба кор меравад. Н. к. ёддошти 23 бахши қабл.
2. Karbunag, мормулак ТД₁: gwlbk.
3. Zahagān аносир.
4. Ҳар ду: bwm; дуруст: bytwm.
5. Meh-sūdīh.
6. Дар ҳарду се ном омадааст: ТД₁: W wkl`c W sgldwk W kpg ба чои wkl`ck, wkl`c дорад.
7. ТД₁ надорад; ТД₂: W wkwl/wnkwk. Шояд: kūk, kwk, қӯтоҳ.
8. Шояд ишора ба ду мор аст ки бар тибқи ривоят аз шонаҳои Захҳок баромада буданд.
9. ТД₁: pykwk W kšwk tyhthwl W w`tkwktk; ТД₂: pykwk d`nktyšt `swl W w`tk` ytk`; ДН pykwk wkšwk tyšt`swl wn`twk` KKY TWN-`d'. Бахше аз вожаи

дувум ва вожай савум дар ТД₂ ва вожай савум дар ДН ва вожай чахорум дар ТД₁ ба сурати tṣn `ywl дар «Ривояти пахлавӣ» фасли 21-8 зоҳир мешавад.

10. ТД₁: wwt tlk; ТД₂ ва ДН: wwttlg. Дар ҳарду маврид w оғозин муҳтамилан W аст.

11. Pazūg. Форсӣ: куздук ва хабузак, кузак, ки ҳама бо пазуқ паздук марбутанд навъе аз ҳашара аст шабехи сумак аз хонаводай ҷӯъл ки ҳарчасона мегӯянд. Сифати гӯҳгирдак бояд ҳамон гӯҳгардони форсӣ бошад, ки сифати ҷӯъл аст.

12. ТД₁: w`hlk W tkyk; ТД₂ ва ДН: w`hlyk W tkyg. Дар «Ривояти пахлавӣ» вожай нахуст ба сурати h`lwk` омадааст.

13. ТД₁ ва ДН: p`tz'l; ТД₂ p`cz'l; муҳтамилан p`cwt'l, pāč-widār ҳамлкунандаи саргини хушк форсӣ: почоя ба маъни палидӣ ва начосату почак ба маъни саргини хушк.

14. Dāng-widār, ҳамлкунандаи тапола. Дар Техрон дар забони омиёна донг ба маъни таполаи шутур ва шояд гов ба кор бурда мешуд ва ин аз кӯдакӣ дар ёди ман мондааст. Шояд ҳам дар лаҳҷаи шамиронӣ ба кор мерафт чун парастори шамиронии мо онро ба кор мебурд.

15. Ҳар се: `wlk.

16. Ҳар се: hywk; дуруст: dyk, dēwag.

17. Ҳар се: šruk.

18 ТД₁: gl; ТД₂: gyl`y'; ДН gyl. Дуруст gyl ва низ шояд: gylk, gilag/qil; мӯрча. Дар лаҳҷаи ивазӣ дар Форс ин вожа ба сурати гила бοқӣ мондааст Дар «Ривояти пахлавӣ»: gyl`p`k (ҳамон), ки бо таваҷҷӯҳ ба имлои ТД₂ ва он чи болои сатри ДН омадааст шояд gilawag.

19. Коқкин ба маъни лочвардӣ. Дар форсӣ: косона ва коқкина номи мурғест сабзранг.

20. Wabz; форсӣ: бӯз, занбӯри дурушти сиёҳ. Авество: vawžaka-, лотинӣ: vespa, англӣ: wasp.

21. ТД₁ ва ТД₂: t`ṣn; ДН t`h`n', имлои дуруст дар ТД₂ с 145 сатри 11-12 ва дар даствиси дигар меояд ки TYN`-'n аст яъне аз гил хона ва ошёна месозад Муҳтамилан: TYN`-'un яъне гилин.

22. Kdyk, kayk.

23. ТД₁: plgk; ТД₂: plgyk; ДН: plyk, parragig шояд ба маъни парвона.

24. Душдоноӣ яъне дониши бад, бедониший.

25. Андарвой ба маъни фазо.

26. Кӯк ба маъни кӯчак, пила ба маъни пайкони тир аст.

27. Ки душманони ту мӯрон буданду мор шуданд.

Барор аз сари мӯрони моргашта димор.

28. Кажу қаж навъи пасти абрешишро гӯянд Вожай партав дар чанд ҷумла қабл баробари tafš, t`pš/tpš дар пахлавӣ аст.

Дар бораи чигунации гургсардагон

1. Nēst-mōg, бекафш. Ҷонварони гиёххор ва эзидӣ худ дорои сум ё кафшаканд ва бо даррандагон, ки дорои ҷанголанд, мутафовитанд, аммо ҳар се имлои тӯй доранд ба маъни мӯй; ва дар тавҷеҳи он омадааст, ки: «Бад-он рӯй нахуст мӯйи ҷонваронро барканад».

2. Hušk-dād. Бояд истилоҳе ба маъни «дорои дандоне тезу саҳт» бошад.

3. ДН; ТД₁ ва ТД₂: pardag, ки дар он сурат тарчумаи он «пардаи мӯй аз ӯ барканд» хоҳад шуд.

4. Андарёрад аз масдари ёристан.

5. Xaftār.

6. Garzag. Форсӣ: гарза, ба маъни муш.

7. Appar. Имлои вожа мебоист `pl бошад ва дар матн `p`l аст. Хуношом: vohū-mez хунмаканда.

8. Kōsag; гурги обӣ ҳамон kūsa аст.

9. Яъне ба сурати гала ҳаракат кунад; ё ҳангоме ки фарзанд дорад ба галаи гӯсфандон ҳамла кунад.

10. Муш.

11. Қироат бар асоси ТД₁: ēwar-īz dara az-iš nē kāhēd аст, vale мумкин аст ба чои ēwar вожаи hagirz бошад ба маъни ҳаргиз. Дар сатри баъд: kalzag форсӣ: килҷ ва килҷ ба маъни чирку рим.

21. Waxšīq/wāxšīg, гайримодӣ, рӯҳӣ. Дар ҳамин сатр ба чои дастури дин дар ТД₁ дастурон, «мугон» омада.

Дар бораи чиз чиз, ки ба чӣ гунае оғарида шуданд

1. ТД₁: hāmōyēh, ҳама.

2. An-ōšagīh, бемаргӣ, ҷовидонагӣ.

3. Авесто: kaga-, паҳлавӣ: каг. Дар «Яшт»-и чаҳордаҳум, банди 29 омадааст: «Бахроми Аҳураоғарида ба ӯ ... онҷунон қувваи биноӣ дод, ки моҳии Кара дар об дорост, ки тамаввучро ба дуруштии мӯе дар рӯди Рангҳай дурканор, ба умқи ҳазор қади одамӣ метавон дид». Моҳии Кара сарвари моҳиҳост. Зоҳирان, манзур аз он наҳанг аст.

4. Araz. Ин ном дар Авесто наёмадааст. Шояд манзур аз вазаги азими дарёй ҳаштпо бошад.

5. Авесто: pančā. sadvarā ва vasī, паҳлавӣ: wāsi panjasadwarān ва ...sadwarām.

6. Gund, байза.

7. Xašēn, қабуд, обӣ.

8. Sēj I sējšnōmand.

9. Kof, ба маъни кӯҳон.

10. Авесто: xvanvant-, паҳлавӣ: xwanwand; номи қӯҳест, ки тири Ораш бар доманаи он фуруд омад ва марзи Эрону Турон дар он ҷо қарор гирифт.

11. Xwurdag, фурӯрафтагии болои суми асп, ки ҳалқаи бухуро дар он ҷо банданд. Дар форсӣ вожаи туркии «бухулак» ба кор бурда мешавад.

12. Авесто: suwārā, паҳлавӣ: sūrāg-ōmand. Зоҳиран, бояд ба маъни карной бошад. Н. к. «Пажӯхише...»

13. Чунин ТД₁; ТД₂: гирд биёд.

14. Be šēbēd.

15. Идрор қунад.

16. Гавҳар, баробари вожаи англисии essence. Форсӣ: фраваҳр \ фуруҳар.

17. Hadayōš. Ин ном дар Авесто зоҳир намешавад. Номи дигари ин ғов дар паҳлавӣ hadayā аст. Н. к. фасли «Дар бораи ҷигунағии ҷонварон ба панҷ шакл», ёддошти 51 ва 52.

18. Авесто: čamgrav-, паҳлавӣ: čamrōš. Аммо ин ном дар Авесто барои мурғе ба кор нарафта ва номи марди парҳезгарест.

19. Авесто: karšiptar, паҳлавӣ karşift.
20. Bē kunēnd, ба маъни хориҷ кунанд, бурун афкананд.
21. «Дар» ба маъни фасл аст.
22. Авесто: ašō. zušt-, паҳлавӣ: ašozušt; номи динии ҷуғд. zušta исми мафъул аз решай zaoš- и авестой ба маъни дӯст доштан аст. Ин ном муқаддас будани ҷуғдро дар адабиёти бостонӣ, аз ҷумла авестой мерасонад.
23. ТД₁: šwkc; ТД₂: šwkck; šujz, šujzag. Сугдӣ: cwyty
24. ТД₂: bāγ/baγ, b'g. Авесто: baγa, баҳше аз замин.
25. Kasken, форсӣ: коскина ва косона номи мургест.
26. Nasā, лашт (ФМ)- лаш), тани бечон.
27. Sārīgar, мургест мурдахор.
28. ТД₁: 'šrk, ТД₂: xabag-dēw, деви хафагиовар (?)
29. Н. к. «Дар бораи чигунагии ҷонварон ба панҷ шакл», ёддошти 19.
30. Фақат дар ТД₁: MY` BR` HDWN-ut. Шояд: mayg be gīrēd.
31. Тасҳех шавад: sag, pad pāyišn sti mardōmān, ḏwōn druz ud dard zadār.

БАХШИ 10

Дар бораи истилоҳоти тақвимии ва номи ҷаҳонҳои сол ва баҳшҳои рӯзу ҷуз он, к. н. ба «Пажӯхише...»

1. Авесто: haØra-, паҳлавӣ: hāsr.
2. ТД₂: ašārišn; ТД₁: umš'lšn'. Аммо дар ТД₂, 160-12: 'lšwng; ТД₁: 'šl'wng. Н. к. ТД₂. 190-2.
3. Ҳар ду: dm'n'; дуруст gāmān, g'm'n'.
4. ТД₁ ҳафт бадастро баробари як гом (дупой) медонад ва ТД₂ ҳар шаш бадастро. Дарвоҷеъ ҳар 6/6 бадаст баробари як гоми дупой аст.

БАХШИ 11

Барои иттилоъ дар бораи эзиdon нигоҳ қунед ба «Пажӯхише...»

1. Дилсӯй, шафқат.
2. Rāyēnīdārīh, мудирият, низомбахшӣ, роҳбарӣ.
3. ТД₁: rādīh, ТД₂: rāstīh. Қироати ТД₁ дуруст аст, зоро дар авоили сафҳаи байд мучаддан аз родӣ сухан мераవад. Родӣ баробари каромати исломӣ аст ва род сифати Ҳудованд аст.
4. Sud, исми мафъул аз решай sav, ба маъни равшан кардан. Авесто: sūka, sūča- ба маъни равшан ва savah ба маъни бомдод, шарқ. Албатта, баъдҳо savah ба маъни гарб ба кор рафт.
5. Дар бораи фарраи каёни, н. к. «Зомиёд-яшт».
6. Ерān, вожаи ёт ба ду маъно – эронӣ ва озода аст; ба ҳамин рӯй эрониёнро аҳорор [озодагон] меҳонанд.
7. Авесто: axvarəta, пфҳлавӣ: ageift.
8. Пайванӣ рафтан ба маъни идома ёфтани насл аст.
9. Mēnōg, мавҷуди минавӣ.
10. Day, оғаринанда. Ишора аст ба яке аз сифоти Ҳурмазд ва такрори он ба сурати Дай се бор дар ҳар моҳ.
11. Pahlom axwān, биҳишт.

12. Handareman-ganh, ба хузур овардан, рӯ ба рӯ кардан. Манзур ин аст, ки Баҳман дар дарбори осмонии Хурмазд вазифаи ба хузури Хурмазд бурдани касонро ба ўхда дорад.

13. Asn-xrad, хиради зотӣ; гӯшосрӯд-xrad, хиради муктасаб.

14. Watar axwān, дӯзах.

15. Nafsēd, ҳилол шавад (моҳ). Авесто: narp-

16. Afzar, gušnān, олати таносулии мард.

17. Abar sazēd az saz.

18. Се истилоҳи авестоиҷу паҳлавӣ аз барои ҳилол, бадру ҳилоли мӯҷадад иборат аст аз:

Авесто: antar-māh паҳлавӣ: andar-mah, форсӣ: андармоҳ, моҳи нав ва эзиди моҳи нав.

Авесто: rəgənō mah, паҳлавӣ: rigg-māh, форсӣ: пурмоҳ, бадр ва эзиди он.

Авесто: vī saptaθa- дар асл: vt haptaθa – вопасин ҳафт. Ҳилоли мӯҷадад ва эзиди он.

19 Вожае, ки абардор, паҳлавӣ: abromand тарҷума шудааст, дар асли авестоиҷу худ afnahvant- ба маъни соҳибмолу сарватманд аст, ки ба иштибоҳ онро дар паҳлавӣ абарманд маъно кардаанд.

20. Зоҳирон, манзур аз тар доштан, тару тоза доштан аст.

21. Ҳар ду: mihr.

22 Ардибиҳишт дар Авесто: aša,wahišta ба маъни беҳтарин тақвост ва «Ашемвоҳу», ки ду вожаи оғозини суруди муқаддас аст, низ дар Авесто бо чумлаи ашӯм vahīštēm asti оғоз мешавад, ки маъни он тақвои неку ва некутарин аст мебошаад. Нависандай матн миёни «Ашаваҳиши» ва «Ашемвоҳу» иртиботи хосе барқарор карда ва чун «Ашемвоҳу» дар поёни дуо меояд, Ардибиҳиштро низ дар поёни гуруҳи Амшостандон меангорад.

23. Ҳарду h̄cȳd, haxzēd , ки дар таркиб бо ба сурати o... haxzēd ба маъни сар задан, расидан ба, мувозиб будан аст. Н. К. портӣ: haxs вожаро метавон hazed низ хонд, ки ба маъни гардондан аст ва маъное дар чумла надорад.

24. Ҳар ду: s k` h Анклесария маъни онро reveratīn медонад.

25. Зинафзор, яъне силоҳ.

26. Шояд : humexm, Авесто: hu. nivixta.

27. “Дуруҷ ба равзанҳо”, яъне деве, ики дар ҳар як аз 360 дараҷаи (-равзан)-и ҳаракати яқсолаи хуршедӣ вучуд дорад. Тавзех он ки дар вопасин 5 дараҷаи сол дав вучуд надорад.

28. “Арвандасп”, яъне дорои аспи тезрав. Ишора ба ҳаракати тунди Хуршед дар осмон аст.

29. Тай шудани замони 9-ҳазорсолаи Зарвони дирангхудой бо гузашти рӯзҳо таъян мешавад, бинобар ин гузашти замон ва фаро расидани поёни ҷаҳон вобаста ба ҳаракати Хуршед аст.

30. Pas. «Пас баромад», яъне дер баромадан, дер тулӯй кардан.

31. šēj, табоҳӣ, фасод.

32. Kaygān, фармонравоёни мухолифи Зартушт.

33. TD₁ nywkš TD₂ ygwts; дуруст: p̄yoxs nygwhs.

34. Gurdīh, зирех; аз решай вак-, пӯшондан. Форсӣ: гурдин, чомае пашмин монанди капанак, ки фақирону дарвешон пӯшанд (ФМ). Курди (гурдӣ?)нимтанае, ки рӯи қабо мепӯшиданд (ФМ).

35. TD₁: m'yknd; TD₂: m'knd; дуруст: y'knd.

36. Матн: Kamāg-wēn; vale дар асли авестой: vohu dōiØra- ба маъни фарохбин аст. Мухтамил аст, ки вожай паҳлавӣ иштибоҳе барои hamāg-wēn, нозир бар ҳама чиз бошад.

37. Ҳар ду: gwk`nyt. Зохиран: gwk`lyt, gugārēd.

38. Яъне ба ёрии ў зиндагӣ кунанд.

39. Īwār, гуруб.

40. Uš-bām, бомдоди равшан ва эзиди он.

41. Тасҳех шавад: harw gyānwar-ē xwarrah ī xwēš aw-iš abespārēd.

42. W'hsn', waxrišn.

43 . Ҳар ду: `by. Кироати машқук.

44 . Ҳар ду h'l. Дар фасли «Дар бораи чигунагии оташ», ёддошти 7, низ ин вожа баҳс шудааст. Кироати он номушаххас аст.

45 . Авесто: gaokərgəna-, паҳлавӣ: gokarn, номи дарахте асотирист. Онро Ҳауми сапед ҳам хонанд.

46 . Osomandan маъни «мирандагон» дорад, vale дар ҷумла ҷонишини «мавҷудоти ҳайа» гардидааст. Дар банди баъд: дониш дар ТД₂, язиш дар ТД₁ омадааст.

47 . ТД₁: be-nihād-snen, фурӯниҳода шамшер; ТД₂: be-nihēd snēh фурӯниҳода ошӯб. Ҳарду соҳти мағбулӣ доранд, ба маъни фоилий. Вожай мураккаби қаблий: abgang-āyōzišn.

48 . Баъд аз ислоҳ: xēsmīh, dēwīh ud ganāgīh.

49 . Готаи авестоиро бо Гоҳон, ки талафузи миён аст, яке мешуморад.

50 . Ahlavān, mēnōg ī yazišn, xwarrah pāk dārēd. Имлои рак дар ТД₁: kyd` ва дар ТД₂: nkyd` омадааст. Дуруст: DKY.

51 . Вожай Авестоиро abēzad stēyīsh маъно кадааст, ки ба эҳтимол ғалат аст. Ин вожа муҳтамилан бо решай vaēd ба маъни донистан марбут аст.

52 . Насабу дудмон.

53 . Ҳар ду: YTYBWN-d.

54. ТД₁: ZK-с; ТД₂: ZK-су.

55. ТД₁: `ywptks; ТД₂: "wptkyh. Қироат ва имло номушаххас. Шояд `wptgyh, awiftagīh, нофирефтагӣ ҳамчинсбозӣ накардан.

56. Муҳтасар.

БАҲШИ 12

1. «Бар сари... овардааст» истилоҳест форсӣ дар баробари kīrrēnīd ēstēd, ба маъни ҳалқи аҳриманий.

2. «Ба дод ниҳодани сухан», яъне барҳақ шумурдани сухан.

3. Ошӯб кардан.

4. Авесто: xrvī. drav, паҳлавӣ:xurdruš, сифати деви Ҳашм.

5. Ин дирафш ба маъни байрак нест, балки ба маъни дог дар вожай дугу дирафш аст, ки дар паҳлавӣ drōš талафуз мешавад.

6. ТД₁ ва ДН: pwd'; ТД₂: pws. Муҳтамилан PWN-ш вожай мистароҳ тарчумаи xwēš gyāgīh аст.

7. ТД₁: ptgnn; ДН ва ТД₂: ptgwnd, фигон(?),аз pati. xvan-.

8. ТД₁: nk'l; ДН ва ТД₂: ng'l, niyar\nigar, аз решай gar ба маъни сутудан.

9. Роҳбари дин.

10. Dusdaft.

11. Душманй.
12. Ҳамчинсбозӣ
13. heč, қаҳтӣ.
14. Чунин дар ДН; ТД₁ ва ТД₂: s"n'. Сомон ба маънии ҳадду марз аст. Вожай ҳомун ба тасҳеҳ омадааст.
15. Хиссат, пастӣ.
16. Spazg, суханчин.
17. Xwēš-zēnēnīdārān.
18. Бино ба ТД₁ ва ДН тарҷума шуд; ТД₂ чандин вожай изофӣ дорад.

БАХШИ 13

1. Ҳар се: n'd дуруст: phn'd.
2. Ҳар се: zrēh, дарё, дарёча; vale дарё маънии рӯд низ дорад. Чунончӣ Сирдарё, Омударё дар Осиёи Миёна. Дар ин ҷо низ сухан аз рагҳо аст ва табъян вожай маънии рӯд дорад.
3. Шимол.
4. Ташбеҳи дандон ба ситора дар шеъри Рӯдакӣ вучуд дорад:
Сапеду симзада буду дурру марҷон буд,
Ситораи сахарӣ буду қатраборон буд.
5. Mādārīh.
6. Мағриб.
7. Ҳар се:hngšnšn'y. Шояд ба иттифоқи вожай қабл ва баъди худ: sreškān gišnišn gīrēd, қатароти об кости гирад. Вожай gišnad ба маънии kūchak дар мутуни паҳлавӣ зоҳир мешавад. Дар ин ҷо сиришк дақиқан маънии рутубат дорад.
8. Фарозӣ, болоӣ.
9. Дар бораи ин ду бод дар фасли «Дар бораи чигунагии бод, абр борон» низ иттилооте омадааст.
10. ТД₁: 'yck; ДН ва ТД₂: 'ytк. Муҳтамилан: ē-čand.
11. ТД₁ ва Д: hanasišn, hn'yšn'; ТД₂: hanāyišn, hn'yšn', ки ҳарду ба як маъност.
12. Ҳар се: hn'msn', шояд hanāyišn, hn'yšn, гирди ҳам омадан, ҷамъ шудан.

БАХШИ 14

1. Ašēša-gahte. Чунин номе дар Авесто наомадааст ва номи хонадони ў низ дар Авесто наомадааст, аммо гумон бар он аст, ки ин ҳамон шахсест, ки дар «Фарвардин-яшт», банди 110 аз ў ба номи ašāvāngħav бо лақаби bivandagħa ёд шудааст, ки аз ахлювон аст ва ва фравахраш ситоиш шудааст.

2. Бо таваҷҷӯҳ ба тавфутҳои имлой дар дастнависҳо муҳтамилан исми ў hoazarō dāxhrxwa parēstarō аст. Ин ном низ дар Авесто ба назар намерасад, vale лақаби ў ба лақаби ахлу Паириштр- pairištūra дар банди 110 «Фарвардин-яшт» шабеҳ аст ва шояд ҳам ў бошад, ҳарчанд исмҳо бо яқдигар қобили татбиқ нест.

3. Авесто: spitay: номи падарии uspasnav-, ки дар паҳлавӣ ба сурати spitoit usposinan дар омадааст. Номи ў дар банди 112 «Фарвардин-яшт» ба назар мерасад.

4. Авесто: ərəzrēspa-, бародари Спити ва фарзанди Успансу. Н. К. банди 121 «Фарвардин-яшт». Низ н. к. ба ёддошти шодравон Пури Довуд, «Яштҳо», чилди дувум, с. 96, ёддошти 4. Бар асоси матолиби китоби нуҳуми «Динкард» ин ду бародар аз Мозандарон буданд ва барои омӯхтани дониши дин ба назди Фрашаоштра, ки падари ҳамсари Зартушт буд, омаданд.

5. Авесто: hvaspa-, паҳлавӣ: xwasp

6. Авесто: čaxgravant; ТД₁: saxrāvāk ТД₂: saxgravain; ДН: saxgravak (ҳама бо имлои позанд).

7. Вожаро ба ду наҳв: nērang/nērgōg метавон ҳонд, ки аввалӣ неру ва дувумӣ афсуну найранг аст.

8. Āwahanīhā, ҷои амн, бору, диж.

9. Матолиби дохири ду абрӯ бар асоси чумлаи баъд изофа шуд. Қироати ин вожа дар ин қисмат аз бахши ҳозир бар асоси имлои поёни ҳамин бахш (swkpst' n) аст. Ин ном дар Авесто наомадааст, аммо вожаи ба сурати сифати олӣ, яъне (чое, ки) бештар гӯгиридро дорад, дар Авесто омада ва маълум нест чӣ иртиботе миёни ин сифати авестой ва ин ном мавҷуд аст. Аз ин ҷо, ки замини Саокавастон миёни роҳи Туркистон ба Чинистон ба ноҳияи шимол аст ва аз қадимулайём яке аз муҳимтарин роҳҳо миёни Чину Туркистон, сарзамини Суғд будааст, мумкин аст ин ном бо шакли дарҳамрехтаи худ ҳамон номвожаи gavestān бошад, ки дар ҷонд фасли қабл («Дар бораи чигунагии рӯзҳо», ёддоштҳои 15ва 23) дар борааш баҳс шуд ва дар сурати сиҳати назар, имлои дигарест дар канори spst' n, ки дар достони «Хусрав ва ридаке» зоҳир мешавад. Шояд номи Губадшоҳ, ки сарвари Саокавастон дониста шудааст, низ муайяди назари мо бошад ва битавон онро gava, pati, яъне сарвари сарзамини gava – Суғд донист.

10. Čihrōmayān, лақаби Пешутан, Авесто: rašo, tanu. Ин лақаб дар Авесто наомадааст.

11. Bāmīg, равшан.

12. Авесто: aӯgaegaθa-, паҳлавӣ aӯgerad, бародари Афросиёб ва писари Пашангӣ туронӣ. Ағрирас давр набарди Афросиёб Манучеҳр дар Патишҳоргар ба эрониён ёрӣ расонид ва ба подоши он писаре чун Губадшоҳ аз ӯ падид омад. Ӯ сарвари кишвари Саокавастон аст. Н. к. «Яштҳо», чилди дувум, с. 258, ёддошти 1.

13. Fradaxšt i xumbīgān. Ин ном дар Авесто ба назар намерасад, вале бахши аввали он ба сурати сифат fra,daxsta – дар Авесто вучуд дорад.

14. Н. к. «Пажӯҳиш...», с. 189.

15. Авесто: ašəm. yaḥmai ušta-; паҳлавӣ: ašəm-yaḥmāi-ušt, номи яке қуддисини зартуштӣ аст.

16. Wan ī jud-beš. Номи ӯ дар Авесто наомадааст.

17. Gag-may. Ҷузъи аввали вожа ба маънои кӯҳ ва ҷузъи дувум баробари мағ дар форсӣ, ба маънои жарфо ва гавдӣ аст. Маҷмӯан ба маънои жарфо ва гавдихоест, ки бар сатҳи доштаҳои фарози кӯҳистонҳо дидা мешавад, ки бо гор бар синаи кӯҳ мутавофит аст.

18. Ишора ба оромгоҳи Куруш дар Парсагад ва Тахти Ҷамшеду оромгоҳи шоҳони Ҳаҳоманишӣ аст. Н. к. бахши «Дар бораи монишиҳои Каён» ва ёддошти баъд.

19. Sarwaq. Н. к. MJM, p. 53-4.

20. «Ваҳандугар» мухтамилан ғалат барои «андарунӣ» аст, ки дар сафҳаи қабл омад.

БАХШИ 15

1. Ҳар се: hnd`c`cšn; зоҳирان handāzišn hnd`čšn' аз решай tak, ба маъни хуҷум, тозиш.
2. Ҳар се: hamā(g)-abrog, hm`plwk.
3. Ҳар се: HT ZK lwb`n 'L hm`k...Шояд: ...`sZK lwb`n ``L`m'l.
4. Паҳлавӣ: carbīh оромиш.

БАХШИ 16

1. Ҳар се вожай hāmīn ба маъни тобистонро изофа дорад.

2. Нависанда dašt i sūlīg mānišn-ro, ки баробари gava – дар матни «Вандидод»-и Авесто аст ва ҳамон сарзамини Сүгд мебошад, бо Байнаннахрайни Осур ба иштиоҳ гирифта ва маркази онро низ Бағдод донистааст, Н. К. Бахши 9 ҳамин китоб «Худоён офарида» дар дунболи чумла маъни Бағдод аст, зеро яъне Худо ва дод ба маъни офарида аст.

- 3 . Dušmarz, ҳамчинсбоз.
- 4 . Aštōby мулҳид.
- 5 . Sūrag, сӯроҳ.
- 6 . Nisāy, шаҳрҳои бисёре дар асри бостон Нисо хонда мешуданд. Дар инчо мусарраҳ аст, ки ин Нисо миёни Марву Балҳ будааст.
- 7 . Ҳирот.
- 8 . Чунин ТД1, ДН ва ТД2: шеван ва ба ҷанг мӯй кандан.
- 9 . Ҷакома маъни суруд низ дорад, Ин суннати дерин будааст, ки дар азодорӣ суруду соз ба кор гиранд. Ибни Батута низ дар навоҳии Баҳтиёри чунин маросиме додааст.
- 10 . Wis Ба маъни русто ва дехкада. Дар ин ҷо зоҳиран, маъни хона дорад. Ҳонахил, яъне раҳоқунандаи хона.

11 . Зоҳиран, нуҳ шаб, аз шаби даргузашти фарде аз хона, бақия аз пухту пазу ҳар коре дар хона худдорӣ мекарданд. Ҳанӯз низ марсум аст, ки барои бозмондагони мурда, то ҷанд рӯз дигарон гизо таҳия мекунанд. Натарошидани риш дар назди мардон низ бозмондаи ин худдорӣ аз кор аст. Аммо мардуми Ҳирот хонаро низ раҳо мекарданд ва то нуҳ шаб бознамегаштаанд. Зимнан адади нуҳ низ ҷолиби таввачҷӯҳ аст. Шояд бо ҳаракати моҳ мартуб бошад.

12. Ҳар се: mysn'; ҷанд сатр, баъд: myhn`dyk'n; Авесто: urvā –
13. Пурулуфа.
14. Wattar āwahanīh, SLY-tl `whnyh бадтарин борусозӣ дар гирди шаҳр, āwahan шаҳрбанд, бору диж.
15. Pad ēw-kardagīh.
- 16 Ҳар се: "m'l, мухтамилан a-mar, 'ml бешумор.
17. ТД1: "m'l; ДН ва ТД2: hm'l; мухтамилан hmw'l.
18. Anābuhragān, Авесто: anārəgəθa-, болотарин ҳадди гуноҳи гайриқобили бахшиш.
19. Мардвефтагӣ, яъне ҳамчинсбозӣ.
20. Лавота.
21. Arman. Авесто: haraxvaiti, Рахаҷ.

22. Җодугарӣ, сехр , илми аҳкоми нучум.
23. Kēd, ҷодугар, раммол.
24. Анкабут. Форсӣ: тананд.
25. Ҳар се w'hl, аммо дар Авесто: ҷаҳра. Имлои «Бундаҳишн» зоҳирان галлат аст. Дар «Вандидод»-и пахлавӣ низ ҷаҳр омадааст.
26. Авесто: Varəna ҷағти. gaoša –
27. Daštān, одати моҳиёнаи занон.
28. ТД₁: 'lwnd, ДН ва ТД₂: 'lny. Авесто: ҷара аодаёши ranghaya-, «Вандидод»-и пахлавӣ hrōm oda ī arangestān.

БАХШИ 17

1. Ишора ба таҳти Ҷамшед ё коҳи Куруш дар Порсакард (Порсогод): Н. К. баҳш. «Дар бораи сарварии кишварҳо» ёддошти19.
2. Иstabл. Ду ҷумла поинтар: uš harw mizag xānīg anōšag ab aziš tazēd.
3. ТД₁: 'stwyk lwb'k; ДН ва ТД₂: w'stw'k'lwī'k. Авесто: әгэдвӯдрафша-, ба маъни афрошта дирафш. Қироати дуруст баробари пахлавии он: stēnīg drafš аст.
- 4 Ҳар се: w'hl, шояд: hamēšag – wīhīg, ҳамеша гардон, ҳамеша мутағайир, Авесто: hu-nivixta хуб фурӯғгарданда. Дар матни ҳозир тарҷумай авестои омадааст, чун пахлавии он равшан нест.
5. Авесто: hf-nivixtē m kamēgādē paiti daēvanam.
6. Шоҳномашиносӣ , ҷилди 1, «Кангдик ва Сиёвушгард» Мехрдод Баҳор, с. 261- 7.

Дар ин мақола баҳс шудааст, ки Кангдик намунаи осмонии Сиёвушгирд аст, ки саранҷом тавассути Қайхусрав фуруд оварда мешавад ва бар Сиёвуш қарор мегирад: ва ин худ ишора ба поёни ҷаҳон аст.

7. Kāskēn, лочвардӣ.
8. Мости зада ҳамон дуғ аст.
9. Қуранду каранг ба маъни майдони аспдавонӣ ва майдони гирд омадани сipoҳ аст.

БАХШИ 18

1. Чунин ДН ва ТД₂ : YKTLWN-t.
2. Пайдоён ба маъни аъён.
3. ТД₁: 'p`st; ДН ва ТД₂: 'pyst. Муҳтамилан: 'pshyt, abesīhīd.
4. Муҳтамилан: abesīhīd.
5. Занд.
6. Истилоҳи кардаҳудоӣ ба маъни салтанатҳои маҳаллӣ ва ҷизе шабехи феодализми урупоӣ аст, ки бинобар он шоҳони маҳаллӣ вобаста ба император буданд.
7. ТД₁: "w'lt'csn; ДН ва ТД₂: 'yw'lt'csn'. Қироати ҷумла: pad āwār ud tāzišn dāšt. Овор ба маъни горату ҷаҳновул аст. Дар бораи «Авала рудбор» Н . К. фасли «Дар бораи ҷигунағии рӯдҳо» «Авала рӯд, ки Мисрғон хонанд».
8. Nihaxt.
9. Анушервон, пахлавӣ,: anōšag-ruwān, ба маъни «дорои равони бемарг», баробари истилоҳи марҳуми шодравон дар забони порсӣ аст.
10. ТД₁: L`s'kpt; ДН ва ТД₂: L'skwsp. Муҳтамилан L'skupt, nē škift az škiftan, ба маъни муҳтамили ранҷу заҳмат шудан.

11. Мадорики таърихӣ аз гурези ў ба Чин ҳикоят мекунад ва зоҳирان кӯшише ҳам барои бозгаш накард ва умрē бо айш дар Чин ба сар бурд.

12. Адабро, дар ин чанд чумла, равшани тарҷума ба фаромӯшӣ супурда шуд.

13. Ин банд мутаҳир аст ва зоҳиран, ба тартиб, нахуст ишора ба Яъқуби Лайси Саффорӣ, пас Бӯйён ва сипас, зоҳиран Султон Маҳмуди Фазнавӣ аст ҳатто мумкин аст ишорае ба Салҷуқиёну Мугул ҳам бошад.

14. Муҳтамилан ин ҳам аз изофоти баъдӣ бар китоб аст, матолибе мутаалиқ ба қарни панҷуму шашум ва шояд ҳатто ҳафтуми ҳичрӣ ва кори котибони дастнавис аст, ки худ аз мубадон будаанд.

15. Танкирдор. яъне созандай тан. Саошӣанс дар поёни ҷаҳон мурдагонро бармехезонаду ба- д-онон тан боз мебахшад.

16. Be juxt, ҷуфт гирифт.

17. Фарра бо маънои мубҳами худ: нур нутфа ва шояд худи фарра;

БАҲШИ 19

1. Ҳар се: n' hwn/wyd'n'. Бинобар он чи дар поёни банд меояд, тасҳех шуд.

2. ТД₁: hwt'k dwšmyh; ДН ва ТД₂: hwt'sn d'myh. Шояд: hwt 'swšmyh, xwad-asawišnīh ба маънои носудоварӣ (барои) хеш аст.

3. Авесто: tišram xšafnam.

4. Rūn, rūdan; форсӣ: уруд, уруд кардан. Ба маънои парканда, пар кандан.

5. ТД₁: hnglynyt d'm; ДН ва ТД₂: hnglynyny d'm ба ҷои hnglynyt d'm.

6. Gētō. xrīd, ташрифотест мазҳабӣ, ки пеш аз марги зартуштиён анҷом мейбад, то растагор гарданд.

7. Ahlaw-dād, садака. Дар сатри қабл ба ҷои вожаи тан дар ТД₁ карефа омадааст.

8. Яъне: агар шумо, бозмондагони ў, барои даргузаштаи худ Ҳурмузд яштеро ба оин қироат кунед, мумкин аст чун ҷомае, барахнагии ўро бипӯшонад.

9. Zot, мубаде, ки дар ин ташрифот мақоми нахустро дорад.

10. Rāspīg, мубаде, ки дар ин ташрифот мақоми дувумро дорад.

11. Ėbyānghān, камарбанди муқаддаси зартуштӣ ва низ Қаҳқашон ба истилоҳи зартуштӣ.

12. ТД₁: 'lm; ДН ва ТД₂: 'ml. Қироат равшан нест, вале маъно муҳтамилан дуруст аст.

13. An-abesar

БАҲШИ 20

1. Он чӣ ин бахш – барои сухулати қироат – писар тарҷума шуд, дар матн ба сурати касраи изофа ё касраи бунут омадааст, монанди Ҳушангӣ Фарвог.

2. Merāg марди зандор, марди ҷавон.

3. Ziyānag, зани шавҳардор, зани ҷавон.

4. Wiyābānig.

5. Боз ҳам фарра ба маънои мубҳам.

6. Хар се: *wn`plwkg`w* Анклесария онро *vapro-gav* мөхонанд, ки барфгов бошад. Қироат қатъй нест.
7. Аз Фариудун то Вивангаҳон 12 насл аст.
8. Āwādagān, ахлоф, фарзанд. Дар матн, яъне писар.
9. *Wispān friya*, ҳамон аст, ки дар «Шоҳнома» Фарангис хонда шудааст.
10. *Kōftār*, фирорӣ дар кух. ТД₁: *griftār*, гирифтор.
11. ТД₁: *hēc*, қаҳтӣ, тангӣ.
12. *Kēwūd*, сандук, дар сатри баъд *kabadag/kabārag* ба маъни махфиза аст.
13. *Bōzīd*, исми мафъул аз ситоки музореъ, аз масдари ҷаълӣ *bozidan* ба ҷои *boxtan*.
14. Abrang.
15. ТД₂ ва ДН чандин сатри изофӣ доранд.
16. Чунин ТД₁; ДН ва ТД₂: *s`ynl* изофӣ аст.
17. Силоҳдорӣ.
18. *Stabr-sanwarīh*. Ситабр ба маъни азим аст.
19. *Paydāgīh*, ашрофият, таъян.
20. *Niyāg mārišnih ud dar-mānišnih*, *nd`k-m `lshnyh W dl-m`-nshnyh*. Баршумурдани ниёғон аз Каюмарс то фарди мавриди назар аз суннатҳои ҷавомеи Зартуштист, ба вижса ба ҳангоми марги наздикон. Ин баршуморӣ дар маросими ёдбуди ўзарурӣ аст.
21. *Šph`n*, *šab-xān*, хонаи (мувакқатӣ) шабона (**?**). Шабхон кардан шояд ба маъни таҳия ва омода кардани ҷову макони шабонаи шоҳ дар тайи сафар бошад.
22. *Uzwārag*.
23. Хар се, *r`lshytwt*, шояд баробари Авесто: *pairištura*.
24. *Stūrīh*, сарпарастӣ.

БАХШИ 21

1. *Xwadāy-nāmag*, «Шоҳнома». Маълум мешавад, ки дар «Худойнома» зикри наасби мубадон ҳам рафта будааст.

БАХШИ 22

1. Ҳазорахудой, яъне сарварӣ бар ҳазора. Иртиботи дувоздаҳ ҳазор соли умри мафрӯзи ҷаҳон ба дувоздаҳ ахтар мавзӯи баҳс аст. Бад-ин тартиб, ки ҳар ахтаре як ҳазор сол, ба тартиби буручи дувоздаҳона, ҳукумат мекунад. Ин ҳукумат бо Барра (Ҳамал) оғоз мешавад ва ба Моҳӣ (Ҳут) поён мепазираад.
2. Бе патёра, яъне бе муҳочим, бе бадӣ.
3. Маъмулан, Ардашери Ҳаҳоманиширо бо Баҳмани Исафандиёр яке мегиранд, вале дар ин ҷо Дорои Ҷеҳрозодонро ҳам Баҳман ангоштаанд.
4. *Ahlaw xwadāyīh* ба маъни салтанати ашконӣ аст. Тахаввули агӯса ба ašk ва яке ангоштани ašk df aša боиси ин тасаввур шудааст. Агӯса – ба маъни мард ё хирси маҳбуб ё қӯчак аст ва aša маъни тақво дорад.
5. Соли порсӣ муҳтамилан бо оғози салтанати Сосониён шурӯъ мешудааст.
6. Ҳазорахудойҳои Тарозу ва Каждум ба арқоми дода шуда татбик мекунад; аммо Ҳазорахудои Нимасп бо кам кардани салтанати Эраҷу

Афросиёб ду сол кам дорад ва агар салтанати он дуро дар Эрон бар раками кулл биафзоем, бисту ду сол изофа дорад.

Агар дар ҳазорахудойи Буз, дувисту анде соли салтанати Ашкониёнро, 268 сол фарз кунем, поёни аҳди Сосониён дуруст бо поёни ҳазора ҳамроҳ аст.

Дар мавриди власини таърихи додашуда агар 447 порсиро баробари 652 милодӣ бидонем, таърихи 527 порсӣ баробари 732 милодӣ ҳоҳад шуд, ки бояд, зоҳиран таърихи поён гирифтани таълифи китоб бошад.

Поённавиштҳо

1. ДН ва ТД2: LBN`; муҳтамилан: LB`, wuzurg ва ба эҳтимол имлои галат барои vg, bag ба маъни сарвару худойгон.

2. Āsmīdag, пок, муҳтарам.

3. Чумлаи авестойӣ, ки баъд аз ин вожа меояд, ҳамон аст, ки тарҷумаи он ба паҳлавӣ дар зери он омадааст.

ОФАРИН ПАЙГАМБАРИ ЗАРДУШТ

1. Офарин пайғамбари Зардушт – ин асар бахшҳои нисбатан мутаҳхири Авесто аст, ки матни авастойӣ, паҳлавӣ ва Позанд дорад. Баргардонии матни ин асар аз китоби «Виспарад» ба гузориши устод Иброҳими Пурдовуд сурат гирифтааст (Техрон, 1381).

2. Ҷомосп – аз хонадони Ҳогва, ки дар он навиштаҳои паҳлаву порсӣ ба хираду фарзона, доно, ҳаким, давлатманди замон тасвир шудааст, вазири Кайгуштосп ва домоди Зардушт мебошад.

3. Ушанр-дар Авесто ба шакли Аушанр омада, дар фарвардиняшт сифати зирақӣ ё боҳушӣ дошта, вазири Кайковус маҳсуб меёфт.

4. ...чун Тахмурас зинованд – ба маъни мусаллаҳ ва аз абзорҳои ҷангӣ бархурдор.

5. Ажидаҳои баддин-Ажи-Даҳок, Аждаҳо, ҳамон касе аст, ки дар навиштаҳои порсӣ ва тозӣ Заҳҷок ҳонда мешавад.

6. Атбин – дар Авасто Атвия падари Фаридун аст. Ин ном дар форсӣ бояд Атбин бошад, на Абтин.

7. Пурушасп (Pourusapa) – номи падари пайғамбар Зардушт аст ва ин ном лафзан ба маъни «дорандай асби пир» аст, маъни лафзии он аз «пурасб» гирифта шудааст (Pourgi-asparam).

8. Навоз (Navaza) – ба номи Навоз ва руди Рангҳо Ranha (Аранг) ҷандин дафъа ҳамчун номи дарё ёд шудааст. Бартоломе номи аввалро «киштирон» шарҳ додаст.

9. Биқунад, ки аз ту даҳ писар оянд... - дар бораи писарони Гуштосп дар Фарвардиняшт иттилооте ҳаст.

10. Се тан аз онон монанди кишоварзони ғаллапарвар (вастриушон) шаванд – дар ин ҷо аз се ғуруҳи мардуми Эрон ёд гардидааст: Атҳраван ё Асрavan athravan Ратаиштар rathaestar, Ваастрия vastrya.

11. Хуршед, Мөҳ, Озар, Мехр, Сурӯш-номи эзадон.

12. Рашин ва Бахроми Ахуроофарида – номи эزادон.

13. Биқунад монанди Роми хостар – Ром номи эзад аст ва сифати он «хвастра» ба маъни дорандай ҷароғоҳи хуб.

14. Бикунад монанди Кайхусрав аз беморӣ барканор ва бемарг шавӣ – Кайхусрав, ки дар оини Эрон нақши ҷовидонӣ дорад, ҳангоми падид омадани Сушиянт дар нав кардани ҷаҳон аз зумраи ёрони вай аст.

15. Маъхаз: Виспарад. Бахше аз Авесто (Офарин Пайғамбари Зартушт, Оташ, Ҳафт қишвар, Савғанднома). Гузориши устод Иброҳими Пурдовуд. – Техрон: Асотир, 1381.- С.80-82.

АНДАРЗИ ОЗАРБОДИ МАҲРАСПАНДОН

1. Андарзи Озарбоди Маҳраспандон – Андарзномаи Озарбоди Маҳраспандон, ки мубади замони Шопури 2 (309-379 м.) шоҳи сосонӣ маҳсуб меёбад. Баргардонии матни мазкур тибқи нашри профессор Д. Саймиддинов (Адабиёти паҳлавӣ. Пажуҳиш, тарҷума ва ташрех. –Душанбе, 2003. –С. 149-156) сурат гирифт.

2. Бадогоҷ – ҷоҳил.

3. Ба миён бувад – бар ҷой бувад.

4. гарудмонӣ – он ки ҷои ў дар гарудмон – болотарин табака ва беҳтарин ҷой дар биҳишт бошад.

5. Маъхаз: Адабиёти паҳлавӣ (Пажуҳиш, тарҷума ва ташрех). Додиҳудо Саймиддинов. –Душанбе: Пажуҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ, 2003. – С.149-156.

ЧАНД ВОЖАИ ОЗАРБОДИ МАҲРАСПАНДОН

1. Чанд вожаи Озарбоди Маҳраспандон – вопасин суханест, ки зимни даргузашт Озарбоди Маҳраспандон ҳамчун ёдгор ба ҷаҳониён гуфтааст. Тарҷума ва нашри ин асарро Ҷамасп-Асана, М.Рана, З.Зехнер, Р.Афиғӣ, М. Навобӣ, О. Чунакова, А.Тафаззуалий, З.Аша, Д.Саймиддинов, С.Урён анҷом додаанд. Ҳангоми таҳия дар иҳтиёри мо тарҷума ва нашри Д.Саймиддинов («Чанд вожаи Озарбоди Маҳраспандон») ва Саиди Урён («Суҳане чанд (аз) Озарбоди Мораспандон») қарор гирифт.

2. Пули Чинвод – Чинводпул, пули Сирот, пule аст, ки барои озмоиши равон дар гузаштагон сохта шуда, дар сари он кирдори нек аз бад шинохта мешавад. Ин гузаргоҳ барои покон ва некон ба паҳнои нуҳ найза (ҳар найза ба баландии се тир) кушода мешавад, вале барои бадон ва гунаҳкорон устувор бοқӣ мемонад.

3. Гучаста – малъун.

4. Озварӣ – ҳирс.

5. Каффора – ҷуброн.

6. Маъхазҳо: Адабиёти паҳлавӣ (Пажуҳиш, тарҷума ва ташрех). Ба саъбу эҳтимоми Додиҳудо Саймиддинов. – Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2003. – С. 160-165; Матнҳои паҳлавӣ (Тарҷума, овонавишт). Гирдоваридаи Ҷомосп Ҷӣ дастури Манучехр Ҷӣ Ҷомосп Осоно. Пажуҳиши Саиди Урён. – Техрон: Созмони мероси фарҳангии қишивар, 1382. – С. 147-152.

БИСТУ ДУ ВОЖА АЗ ОЗАРБОДИ МАҲРАСПАНДОН

1. Бисту ду вожа аз Озарбоди Маҳраспандон – матнест аз андарзҳои Озарбоди Маҳраспандон, ки дар бахши 62 «Ривоёти паҳлавӣ» омада ва бо

хоҳиши шогирди Озарбоди Маҳраспандон баён шудаанд. Озарбод ин вожаҳоро аз устоду омӯзгори хеш Меҳр Ҳурмузд шунида ва Меҳр Ҳурмузд онҳоро аз Одаруг ном шахсе ба ёдгор гирифтааст. Омӯзиш, тарҷума ва шарҳу нашри ин асарро Е.Б.Дҳабҳар, М. Мирфаҳрой, Р.Гиселен, Р.Аша, Р.Афиғӣ, Д.Саймиддинов анҷом додаанд.

2. Родӣ – баҳшиш, баҳшояндагӣ.
3. Некпаймонӣ – вафо ба аҳд.
4. Паймонгарӣ – эътидол.
5. Мену – рӯҳ; менӯй – ҷаҳони рӯҳонӣ.
6. Тани пасин – тани оҳирин; зиндагӣ дар ҷаҳони пасин; тане, ки дар оҳири ҷаҳон оғариниш ё мавҷудот бо он оmezish ёбад; тане, ки мурдагон дар растворе бо он бармехезанд; зиндагии ҷовидона пас аз растворе.
7. Маъҳаз: Адабиёти паҳлавӣ (Пажуҳиш, тарҷума ва ташрҳ). Ба саъю эҳтимоми Додиҳудо Саймиддинов. – Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2003.-С.166-170.

ДАР БОРАИ ПАЙМОНИ КАДХУДОЙ

1. Дар бораи паймони кадхудоӣ – матне иборат аз 11 банд дар маҷмӯаи мутуни паҳлавӣ аст, ки ба чигунагии шеваҳои хостгорӣ ва ўҳдадории ҳамсарон нисбат ба яқдигар баҳшида шудааст. Матни мазкур тибқи нашри донишманди эронӣ Саиди Үрён (Матнҳои паҳлавӣ, Техрон, 1382) интиҳоб гардид.

2. Андар моҳи баҳмани соли шашсаду бисту ҳафт, пас аз соли бистуми (салтанати) Яздигурд – ин таъриҳро замони тадвиини асари мазкур маҳсуб кардаанд (Ниг.: Матнҳои паҳлавӣ. Пажуҳиши Саиди Үрён, Техрон, 1382-С.28).

3. Аҳлу дод – амали писандида ва нек.
4. Беҳдинӣ – эътиқод ба дини маздоясно.
5. нагардам – рӯй барнатобам.
6. занӣ – заношӯй.
7. шӯйварӣ – ҳамсарии зан дар баробари шӯй.
8. шаҳроварш- пули дар он замон роиҷи қишвар.

9. Гуҳрӣ- маблағе, ки домод ба сифати навъе замонати иҷроӣ дар баробари ўҳдадориҳояш ба арӯс мепардоҳт ва ин маблағ ҷузви моликияти зан маҳсуб мешуд. Эҳтимолан баробари маҳрия аст.

10. Дорандагӣ ва хешӣ – моликият дар назар аст.
11. Хосторӣ кунад – бихоҳад.
12. Иҳтиёрдорӣ – низ ба маънни моликият доштан.
13. Маъҳаз: Матнҳои паҳлавӣ (Тарҷума, овонавишт). Гирдовардаи Ҷомосп Ҷӣ дастури Манучехр Ҷӣ Ҷомосп Осоно. Пажуҳиши Саиди Уриён.-Техрон: Созмони мероси фарҳангии қишвар, 1382.- С.145-146.

ВИЗИДАГИҲОИ ЗОДСПРАҲМ (Гузидҳои Зодспаром)

1. Визидагиҳои Зодспраҳм – аз намунаҳои барҷастаи насири паҳлавӣ аст, ки ба қалами яке аз мӯбадони бузурги зартуштӣ дар садаи севуми ҳичрӣ Зодспраҳм навишта шудааст. Дар ин китоб бо такя ба Авестои замони

Сосониён зиндагиномаи достонии Зартушт накл шудааст. Чунин бармеояд, ки матолиби китобҳои Динкард, Визидагиҳои Зодспраҳм, Визаркарди диниг ва Зартуштнома аз маъхази ягона, Авестои замони Сосониён бармеояд. «Визидагиҳои Зодспраҳм» чандин бор тарчума ва нашр шуда, аз ҷумла тарчумай Муҳаммад Тақӣ Рошиди Муҳассил дар Техрон (Муассисай мутолиот ва таҳқиқоти Фарҳангӣ, 1366) ба табъ расидааст. Матни ҳозир аз китоби «Мутуни шарқӣ ва суннатии зартуштӣ» - пажуҳиш ва навиштаи Ҳошими Разӣ (чиљди аввал, Техрон, 1383, с. 139-161) баргардонӣ шуд.

2. Вадаг – модари Захҳок.
3. Ниревсанг – пайкари Ҳурмузд.
4. менутар – нопайдотар, номаҳсустар, нодиданитар.
5. дастурии дин – пешвой ва паёмбарӣ.
6. коми аҳу – хосту иродай Ҳурмузд.
7. гетиёй – ҷаҳони моддӣ.
8. забони менӯй – маънавӣ, гайримаҳсус, ношуниданӣ бар ҳасби зоҳир.
9. Фракосторон, ки ҳамон куҳриданд – авастоии *frahxvareza*, номи тоифае аз оғаридгони аҳриманий аст, ки дар адабиёти паҳлавӣ фраҳ-косторон *frah-kastaran* ҳонда мешаванд (*gastaragin*). Маънои номи паҳлавии ин табака «коҳиҷиҳондагони фара» мебошад.
10. Меши крушакӣ (*krosak*) – навъе меш, навъе қучи ҷангӣ.
11. Чичаст – дарёи Урумия.
12. Осраван (*Āsrum*) – руҳонӣ, озарбон.
13. артиштор – сипоҳӣ.
14. Востройуш (*vâstryuš*) – кишоварз.
15. Йазишн кардан – дуо ҳондан ва тақсид кардан.
16. дукард – дупоя.
17. Сарзамини Аргистон – сарзамини канори рӯди Рангҳо *Rangha* аст, ки дар Вандидод ва Бундаҳиш ёд шудааст.
18. ҳан - «ҳан» *han* дар Авасто «ҳана» *hana* ба маънии пиран ё пирамард ё қуҳан ва пир. Дар ин матн ба маънии пири панҷоҳ то ҳафтодсола омадааст. Дар юнонӣ ҳенос *henos* аст.
19. об рехтан – дар маросими «ясна» яке аз оинҳо он аст, ки ба ҷанд бор зимни тиловати Авасто шеваи парвардаи ҳум [пароҳум/ *parâhum*]-ро ба канори ҷашма ё рӯд бурда ва бар оби равон мерезанд.
20. анеронрӯз – сивумин рӯз аз ҳар моҳ.
21. рӯшанон – оғаридагони урмуздӣ.
22. торикон – мавҷудоти аҳриманий.
23. ду мену – гавҳар, рух: Ҳурмузд ва Аҳриман.
24. хиради ҳамаогоҳ – дониши урмуздӣ, ҳарвишпогоҳ, *harvispâgâh*.
25. пасоҳт – *rasaxt/var/ varangh* (*var, varangha*) озмоши эзадӣ.
26. оҳу – пешво, роҳбар.
27. он гоҳ даст бар шиками вай молида шуд – дасти худи Зурдушт ё Амшоспандон.
28. Гӯспанд (дом, ҷонвар) – панҷ гуна гӯспанд ба маънои ҷонварони панҷона мебошанд. Гӯспанд исми ҷинс аст ба маънои ҷонвар. Дар Авасто низ гав, гийуш *gav-geus* ба маънии гов, гӯспанд ва низ исми ҷинс аст. Дар Авасто панҷ гуна гӯспанд гийуш-панҷа *geus-panca* ба маънои ҷонварони панҷсола омадааст.
29. Аусинд – Ҳугар Авсинд *Hugar Ausind* номи қуҳест.

30. харбузи сапед – навъе бузи бузург.
31. радӣ – сарварӣ, меҳтарӣ.
32. дар канори оби Тачан – эҳтимолан рӯде аст дар марзи Эрон ва Афғонистон, ки чойгоҳи таъриҳӣ ва асили зуҳури Зартушт шинохтаанд («Мутуни шарқӣ ва суннатии зартуштӣ», 1/ 218).
33. дар канори Сидвис – номи дарёчае аст асотирӣ, Сидвис, Сата-вис Sadvis-sataves, ки дар миёни ду дарёи Фароҳкарт ва Пудиг воқеъ аст.
34. рад – руҳонии бузург ва меҳтар бар дигар мӯбадон.
35. худоӣ – фарморавоӣ ва ҳукумат.
36. Дороҷанзбор – эҳтимолан Дороҷанзбор. Дороҷан номи рӯде аст, дар Эронвич ҷорӣ аст ва хонаи Пурушасп, падари Зуртушт дар канори он воқеъ.
37. Дидори ҳафтум дар тӯли зимистон анҷом шуд, ки панҷ моҳ аст андар як сол – бино ба гоҳшумории қадими авестоӣ сол ба ду фасли бузург тақсим мешуд. Тобистон, ки аз оғози эътидоли баҳор, аз аввали фарвардин то поёни меҳрмоҳ идома мейфт, тобистони бузург номида мешуд. Зимистони бузург аз оғози обонмоҳ шурӯъ шуда ва то поёни исфандмоҳ идома мейфт, панҷ моҳ дар як сол буд («Мутуни шарқӣ ва суннатии зартуштӣ», 1/219).
38. ҷуз Даҳок (Захок) ҳама кас ба дин имон оварад ва он гоҳ ҳама кас ба доди (қонуни) фаршкардкирдорӣ Fraškardkartârīh биграванд – бадон маъно ки ҳамаи оғаридагон омода шаванд, то дар ҷаҳони наве, ки дар поёни растоҳез аст, ширкат кунанд.
39. Спандромаз – фариштаи муваккали замин.
40. қавихо – шоҳзодагон, умаро ва фармондехон.
41. карапҳо – мугон, мӯбадон ва руҳониён.
42. карефа – савоб, кори нек.
43. Озари бурзинмехр – яке аз се оташкадаи бузург ва муқаддас аст.
44. Қунда – номи деве аст.
45. Пас аз ҷиҳилу ҳафт сол аз дини Зартушт даргузараид – нахустин ҳампарсагӣ дар 30 солагии Зартушт, яъне дар 77 солагии Зартушт.
46. урдибихиштмоҳи хуррӯз – рӯзи ёздаҳум.
47. беҳизакӣ – рӯзи даргузашти Зартушт.
48. андар рӯз шабе бошад – кусуф воқеъ шавад.
49. худоӣ – фармонравоӣ, ҳукумати динӣ.
50. Маъҳазҳо: Мутуни шарқӣ ва суннатии зартуштӣ. Пажуҳиш ва навиштаи Ҳошим Разӣ. Ҷилди аввал. – Техрон: Беҳҷат, 1383. – С.139-161; Гузидҳои Зодспаром. Тарҷумаи Муҳаммад Тақӣ Рошиди Муҳассил. – Техрон: Муассисаи мутолиот ва таҳқиқоти фарҳангӣ, 1366.

РИВОЯТИ ПАҲЛАВӢ

1. Ривояти паҳлавӣ – яке аз намунаҳои ҷолиби насри паҳлавӣ, ки ба зиндагӣ ва корномаи динии Зартушт баҳшида шудааст. Баргардонии мазкур аз китоби «Мутуни шарқӣ ва суннатии зартуштӣ», пажуҳиш ва навиштаи Ҳошим Разӣ (ҷилди аввал.-Техрон, 1383.-С.162-166) анҷом ёфт.
2. насокаш – ин тухмат дар тамоми манобеи паҳлавӣ зикр шудааст. Насокаш дар Авасто ба маъни мурдакаш ва муродифи ҷодугар аст.
3. Астивдод (Astivdad) – аз авастоии Asto-vizato, номи деви марг аст, ки равони мурдагонро ба ёрии деве дигар ба банд баста ва ба Чинводпул мебурд.

4. Акумандев – дар Авасто бадандеш, зиштманиш. Аз девҳои бузург ва паёмовари Ахриман аст.
5. Нариюсанг – паёмбар ва пайки Урмузд.
6. гарзмон (*garzmân*) – биҳишт *garo-demâna*.
7. Ҳутус – дар Авасто Hutaosa, зани Виштосп, ки чун худи ў аз хонадони Нӯзар будааст.
8. Мутуни шарқӣ ва суннатии зартуштӣ. Пажуҳиш ва навиштаи Ҳошим Разӣ. Ҷилди аввал. – Техрон: Беҳҷат, 1383. – С.162-166;

ВИЗИРКАРДИ ДИНИГ

1. Вичаркарди диник – ин ҷо «вичар» ба маънни ҳукм, дაъво, фатводиҳанда. Яке аз намунаҳои хондании насри паҳлавӣ аст, ки ба қалами Мидюмоҳ писари Орост навишта шуда, шарҳи зиндагонии Зартуштро дар бар мегирад. Ин асар ба Гузидрои Зодспарм ва ривояти паҳлавӣ монандӣ дорад. Баргардонии ин асар аз маҷмӯаи «Мутуни шарқӣ ва суннатии зартуштӣ», ки пажуҳиш ва навиштаи Ҳошими Ризӣ-донишманди эронӣ аст, сурат гирифтааст (ҷилди 1, Техрон, 1383, с.112-126).

2. оснхирад – хирад ва дониши зотӣ.
3. меҳмон – сокин, ҷойгузин.
4. иллат – сіт-чим, иллат, далел, маънӣ=чим.
5. вахшвар – паёмбар.
6. мӯъциза – фарҷуд.
7. Ёдгорӣ (*ayâtkârîh*) – тазаккур, ёдоварӣ.
8. Далел – сімӣ, бо маънӣ, далел ва бурҳон.
9. Паёмбари паёмбарон – Вахшвари Вахшварон.
10. гуфтанд (*drâyit*) – гуфтани ахриманий.
11. колбад – пайкар.
12. фарзандкомагӣ – фарзанддӯстӣ.
13. аз он ҷо битоҳтанд – дур шуданд.
14. боло рафт – меъроҷ – уруҷ кард.
15. ростгувишнӣ – ростгуфторӣ.
16. ошкуп – боми сақф.
17. бибурид – бишкофт, яъне хонаро дупора кард.
18. дини виҳ – дини бех, дини нек.
19. бекор (*akâr*) – беасар.
20. Он се кома – орзуи дигар.
21. бартарин чаҳон – биҳишт.
22. бодаи яшта – мутабаррик ва тақдисшуда ба василаи хондани Авосто.
23. яшттан – рӯйнтан.
24. Мутуни шарқӣ ва суннатии зартуштӣ. Пажуҳиш ва навиштаи Ҳошим Ризӣ. Ҷилди аввал. – Техрон: Беҳҷат, 1383. – С.112-1126;

АРДАВИРОЗНОМА

1. Ин асар соли 1977 аз тарафи донишманди тоҷик Бобо-Назар Faфор аз порсии миёна гардонда шудааст.

ЗАНДИ ВАХУМАН ЙАСН

1. Занд Вахуманясн – маъмулан «Биҳиштъашт» низ ном бурда мешавад ва дарбаргиранда як ришта ҳаводисе аст роҷеъ ба ояндаи миллат ва дини Эрон, ки Урмузду вуқӯи онҳоро ба Зартушт пешгӯй мекунад. Ин пешомадҳо ҳар қадом дар давраи мушаххасе иттифоқ афтидааст. Ин асар борҳо мавриди нашр қарор гирифта ва баргардонии мо тибқи чопи Содик Ҳидоят (Техрон, 1384) анҷом ёфт.

2. Дерзиваси – фосилаи умр.

3. Анушагӣ – бемарғӣ, зиндагии ҷовидон, дар забони форсии нав луғати нӯшдору (анӯшдору) ва нӯшервон (анӯшараравон) аз таркиботи анӯш ё аюш мебошад.

4. бун – таҳ, бадана, поя, тана.

5. ниҳонӣ – яъне, маҳфӣ шудан ба сурати одамӣ ё ҷонварон.

6. Ардашеркай – Ардашери дароздасти Ҳаҳоманишинӣ.

7. Ҳусрави писари Қувод – Ҳусрави аввал (Анушервон) писари Қубод.

8. ҳашм – дар ин ҷо мурод аз ҳашм деви ҳашм аст.

9. гуциста – малъун зидди ҳуҷаста аст ва дар мавориди Аҳриман, Искандар, Афросиёб, Аболиши мистемол мешавад.

10. Бахтофарид – доди Ҳурмузду ва Ӯзари Фарнбағ ном тафсиргарон аст. Ӯзарбод ва Бахтофарид дар адабиёти дини паҳлавӣ саршиннос мебошанд.

11. Ҷавидбеш –номи дараҳти афсонавӣ, ки дар дарёчаи Варукашо қарор дорад ва аз тухми ў гиёҳҳо рӯидаанд. Маънии дигари он ронандаи дардҳост.

12. Гупатшо – Ағрирас писари Пашанг бародари Афросиёб, ки Гавидшо низ номида мешавад.

13. Йушти Фриён – ба таҳмини Содики Ҳидоят (бо такя ба Динкард) шояд писари Гурво бошад.

14. Ҷаҳрумиён – Пишутан писари Гуштосб мебошад ва ин чаҳор тан аз Урмузду зиндагии абадӣ ёфтаанд.

15. вежа – дар ин ҷо ба маънии муқаддас аст.

16. Турбротруш Карап – номи яке аз бародарони хонаводаи Карап аз насли ҳоҳари Манучехр мебошад, ки ҷодугар буда, ба дасти Турбротруш кушта шудааст.

17. ашу –муқаддас, парҳезкор, беолоиши.

18. астуманд – истиқост, аносир, аркон. Калимаи астуманд аз ҷиҳати решава мағҳум бо вожаи юнонии «астхуийхон» мутобиқат дорад.

19. урварон –растаниҳо ва маҷмӯи наботот, киштзор.

20. комраво – дар ин ҷо шояд ба маънии фарбех ва ё танпарвар омадааст.

21. Марди шикастас бо фарзанди бисёр дидам, маро барозанда намуд – дар дини Зартуштӣ доштани фарзанди бисёр аз ҷумлаи аъмоли писандида аст.

22. Гуштоспишоҳ – аввалин подшоҳе, ки ба дини Зартушт гаравид ва аз ў пуштибонӣ кард.

23. Он симин ҳудованде Ардашеркай аст, ки ба ҳамин писари Сипандод ҳонда шавад – Ардашери дароздаст мулакқаб ба Вахуман писари Сипандод аст (Баҳман писари Исфандиёр дар «Шоҳнома»).

24. Он рӯин ҳудованде Ардашер – Ардашери Попакон аввалин подшоҳи сосонӣ аст.

25. Шопухаршоҳ – писари Ардашер.
26. онро ба ростӣ оварад – ишора ба Озарбоди Маҳраспандон, нахуствазир ва мӯбади мӯбадони Шопури дувум, ки барои рафъи ихтилофоти мазҳабӣ савганд ёд намуд.
27. Вилошшоҳ – подшоҳи ашконӣ, ки Авесто ва Зиндро ҷамъоварӣ намуда ва ба дини Зартушт равнақ дод.
28. Гирикарсиёк – номи яке аз душманони дини маздоясно аст (аз авестоии Кирисонӣ – Keresani).
29. друнад – бадирдор, кофир, девманиш.
30. Баҳроми Гӯршоҳ – подшоҳи сосонӣ, ки ба воситай шиканҷаи душманони дин ва ҷилавғирӣ аз мазҳабҳои бегона маҳбуби аҳли дин буд.
31. менуи ромиш – тараби маънавӣ. Баҳроми Гӯр тамоюли маҳсусе ба шеъру мусиқӣ ва тараб дошт ва ба қавли Фирдавсӣ аз Ҳиндустон қабилаҳои луриро ба Эрон даъват кард.
32. Ҳусрав писари Қуводшо – Ҳусрави аввали Анӯшервон писари Қубод.
33. жӯлидамӣ – мӯйпарешон ва сарбараҳна дар назди эрониёни қадим нописандида буд.
34. барсам – барои задан ва шикастани девон аст.
35. хветудис – хешӣ додан, пайванди хешӣ.
36. «итҳо озизмида» - дуои зартуштиён, ки пеш аз ҳӯрок меҳонанд ва Ахурамаздоро ба унвони оғаридгори оғариниши некӯ парастиш мекунанд.
37. «ашим ваху» - ишора ба дуои кӯтоҳе, ки зартуштиён мукаррар меҳонданд.
38. «дувоздаҳ ҳумист» - дувоздаҳ ҳумост, дуоест, ки дар 264 рӯз ба ифтиҳори 22 фаришта меҳонанд ва ҳар фаришта ба навбати худ 12 рӯз пай дар пай парастиш мешавад.
39. зуҳар – об ё ҷарбе мӯқаддас, дар замони қадим ба маънни пиҳ ва ҷарбуи ҳайвонест, ки ҷаҳор рӯз пас аз марги як нафар зартуштӣ ба оташи Баҳром тақдим мешуд.
40. суруди Готҳоро бихонад – дар панҷ рӯзи охири моҳ панҷ Готҳоро бихонанд.
41. оини воҷ – вож, воз, боз, боч, хомӯшиест, ки ба мӯгон дар вақти бадан шустан ва ҳӯрданӣ ҳӯрдан, баъд аз замзама ихтиёр кунанд. Воҷ гирифтан – дуое аст, ки зартуштиён қабл ва баъд аз ҳӯрок замзама мекунанд. Ин луғат аз решои ваҷ – воҷи авестоӣ ба маънни сухан гуфтан аст.
42. Аздидаҳоҳ – Захҳоҳ.
43. Пазишҳоргар – иборат аз се ҷузъ: патиш, ҳвара ва гар. Қуҳе, ки бад-он фараҳ аст. Номи навоҳии қуҳистонии ҷануби баҳри Ҳазар, ки ба Гелон ва Табаристон шомил аст.
44. ҳистон – мавҷудот.
45. Маъҳаз: Занд Вахуманяси (Масъалаи ручъат дар оини Зартушт) ва Корномаи Ардашери Попакон. Мутарҷим Содик Ҳидоят. – Техрон: Озодмеҳр, 1384. –С.27-67.

АЙЁТКОРИ ЧОМОСП

1. Айёткори Чомосп – яке аз осори динии паҳлавӣ буда, номи дигари он «Чомоспнома» аст. Нусхаҳои муҳталифи форсӣ ва паҳлавии ин асар мавҷуд аст. Ин китобест, ки дар он Гуштоспшоҳ пурсишҳое роҷеъ ба масоили

туногуни диниву мазхабӣ, таърихиву ҷуғрофӣ ва ғ. аз Ҷомосп мекунад ва ў посух медиҳад. Дар баргардонии ин асар аз тарҷума ва нашри Содиқ Ҳидоят баҳраманд будем (Техрон, 1384).

2. меҳрдуруҷӣ – паймоншиканӣ.
3. чам – сабаб.
4. аворунӣ – разилат.
5. равиши фарорун – кирдори некӯ.
6. омор – миқдор, шумора.
7. марги безамона – ногаҳонӣ, нобаҳангом.
8. гумезанд – аз гумехтан ба маънни маҳлут ва ё ихтилот кардан, омехтан ва ё ихтилот кардан, омехтан ва ё оmezish додан.
9. азаш – пешоянди «аз» ва бандакҷонишини «-аш», яъне «аз ў».
10. ба марг арzon бидиҳад – маҳкум ба марг кунад.
11. номард – зансифат.
12. уздаҳакӣ – дарбехдарӣ.
13. вайа – атмосфера, муҳит, баҳше аз ҳаво ё осмон, ҷоё миёни гардунай замин ва осмон, ки абрҳо дар он ҷо соҳта мешаванд.
14. газандак – заминларза.
15. боз истад – бозистодан худдорӣ кардан аст.
16. беҳӣ – рифоҳ, хубӣ.
17. нокарда – нотамом, ҳароб.
18. озодагӣ ба танашон меҳмон набошад – яъне, озодагӣ дар вучудашон ёфт нашавад.
19. фусӯсгарӣ – далқагӣ.
20. аворункунишӣ – иборат аз ду таркиб: «аворун» ва «куниш» ба маънни нобакорӣ.
21. дӯшорам – дилбастагӣ.
22. диҳӣ – дуруштӣ, пастиӣ.
23. барӯманд – муқобили фурӯманд, яъне арҷманд.
24. кухшиш – ситеза.
25. сутург варзад – сутург варзидан ба маънни ҳирсу тамаъ варзидан.
26. хоста – молу манол, сарват.
27. анэронӣ – ноэронӣ, гайриэронӣ, оне, ки хориҷ аз Эрон аст.
28. бесуд – фурӯмоя.
29. аноия – коҳиш, зиён.
30. нопайдо – гумном.
31. узидан – куштан.
32. овор – ғанимат.
33. озарм – ҳурмат.
34. ҳампуштагӣ – дастёри.
35. анд – зарфи миқдор, ҷанд.
36. друшак – дагал, друшакӣ, дурӯғзанӣ.
37. бивишфанд – бивишфида, торик кардан.
38. муст – озору шиканча.
39. бипадкафанд – бархурд ва тасодум кунанд.
40. чурдоён – ҳубобот.
41. айушуст – айуқшуст, фулузот.
42. худовандӣ – подшоҳӣ.
43. гванд – ҷанд, далер, ҷарор.
44. бор – соҳил.
45. пайгомбар – фиристода.

46. биёвар – ин чо биёвардан ба маънии яқин кардан.
47. хийунони сапед – хунҳои сафед.
48. сапедарзӯр – сахрои сафед.
49. кӯшиш – ситеза.
50. мара – шумор.
51. ҳовушт – уммат.
52. падмузон – чомаҳо.
53. сиҳанд – сиҳидан, табоҳ кардан.
54. Маъхаз: Занд Ваҳуманяси (Масъалаи ручъат дар оини Зартушт) ва Корномаи Ардашери Попакон. Мутарҷим Содик Ҳидоят. – Техрон: Озодмехр, 1384. –С.107-112.

АЙЙОТКОРИ ЗАРИРОН

1. Ёдгории мазкур соли 1973 аз тарафи донишманди тоҷик Бобо-НазарFaфор аз паҳлавӣ гардонда шудааст.

ДРАХТИ АСУРИК

1. Ёдгории мазкур аз ҷониби Муҳаммадиқболи Имомуддин дар асоси таҳқиқоти Моҳӯр Наввобӣ – «Драхти Асурик» (-Техрон: «Рашидия», 1363. – С.134) баргардон шуда, аз тарафи донишманди тоҷик Бобо-Назар Faфор таҳрир ёфтааст.

ДОСТОНИ МЕНУ ХИРАД

1. Достони «Мену хирад» - яке аз ҷонибтарин намунаҳои насрӣ паҳлавӣ аст, ки матолиби зиёди ахлоқиву фалсафӣ ва диниву асотириро дар бар мегирад. Ин достон борҳо тарҷума ва нашр шудааст. Таҳияи тоҷики достонро Д. Саймиддинов дар маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ» (Душанбе, 2003) анҷом додаст, ки аз он истифода шуд.

2. оғариниш – маҳлукот.
3. гумон – шӯбҳа.
4. ягона – вағодор.
5. Аствиҳод – деви марг.
6. ҳаместагон – даврае, ки равони инсон пас аз марг то замони растроҳез қарор дорад.
7. Ҳафтон – ҳафт сайёра.
8. Дувоздаҳон – дувоздаҳр ахтар.
9. Воруҷаряшт – номи иқлими шашмум аз иқлимҳои ҳафтгона.
10. фрашегард – комил соҳтани ҷаҳон дар поёни дунё.
11. фрашгирдкунандагон – он оғаринишони ҷовидонӣ, ки дар поёни ҷаҳон ба Сушияис ёрӣ медиҳанд.
12. Мехркушон – деве, ки дар ҳазораи ҳушидар ҷаҳонро дучори сармо ва барфу борони саҳт кунад.
13. ахунавар – номи дуо.
14. обдаст – дасткаше, ки дар набард ба кор бааранд.
15. ороиш – тартиб, низом.

16. пурйуткешӣ – нахусткешӣ, пайравӣ аз нахустин кеш.
17. Вой бад – деви марг.
18. Вазагон – номи фармонравои золимест, ки дар ин чо дар нисбати Захҳок ба кор рафтааст.
19. Дадон – вухуш, ваҳшиён.
20. дармана – номи гиёхи заргун.

МОДИГОНИ ЙУШТИ ФРИЁН

1. Рисолаи Йушти Фриён – яке аз намунаҳои қӯҳани насри паҳлавӣ аст, ки бар мабнои Авесто навишта шудааст. Йушти Фриён дар манобеи бостон ба некӣ ёд шудааст. Йушт ҷавони диногоҳ ва парҳезгору порсо буда, ба ҳонаводаи Фриён – ҳонаводаи тӯронӣ мансуб аст. Муҳтавои он пурсишу посух дар масоили мухталифи динӣ буда, маъниҳои печидаву рамзиро дар бар мегиряд ва яке аз ҷолибтарин намунаҳои насри паҳлавӣ маҳсуб мешавад. Матни достони мазкур аз маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ»-и Д. Саймиддинов (Душанбе, 2003) интихоб гардид.

2. пурсишгузорон – муаммогӯён.
3. амаҳраспандон – амшаспандон, муқаддасоти ҷовидонӣ, фариштагон.
4. пароҳум – нӯшокии ҳом.
5. барсум – шоҳаҳои буридаи дараҳт, ки мӯбадон дар маросими динӣ онро дар даст гиранд.
6. Гоҳонбар – ҷашиҳои шашгонаи сол.
7. ангубин – асал.
8. Корди барсумчин – кордест, ки мӯбадон шоҳаҳои барсумро дар маросими динӣ бад-он бибуранд.
9. Йаса ахуваирио – номи дуоест, ки бо ин суханон оғоз мешавад.

КОРНОМАИ АРДАШЕРИ БОБАКОН

1. Корнамои Ардашери Бобакон – яке аз намунаҳои маъруф ва шинохтаи насри давраи миёна забони форсӣ мебошад, ки ба таърихи зиндагӣ ва салтанати бунёдгузори давлати Сосониён Ардашери Бобакон баҳшида шудааст. Ин асар борҳо мавриди тарҷума ва нашр қарор гирифта, дар таҳияи он аз матни маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ» (Д. Саймиддинов. – Душанбе, 2003) истифода шуд.

2. қадҳудой – мулуку-т-тавоиф.
3. заниш – зарба.
4. дуои патитӣ – суханони тавба аз Авесто.
5. Ҳурмузд – Муштари.
6. Баҳром – Мирриҳ.
7. Аноҳид – Ноҳид-Зуҳра.
8. Ҳафтавринг – Дубби Ақбар.
9. Шерҳатар – Асад.
10. Кайвон – Зуҳал.
11. Тир – Аторуд.
12. ғунд – даста.
13. пист – талқон.
14. андарзбад – насиҳатгӯ ва мураббӣ.

ШАҲРИСТОНҲОИ ЭРОНШАҲР

1. Шаҳристонҳои Эрон – яке аз навиштаҳои даврони паҳлавӣ дар мавриди таърихи бунёди шаҳрҳои Эроншашараст. Нашру тарҷумай ин матн аз китоби Д. Саймиддинов «Адабиёти паҳлавӣ» истифода шуд.

2. Хурросон – Хваросон ба маънии «офтоббаро», машриқ, самте, ки аз он хуршед бармеояд.

3. Фаргард – баҳш, қисмат. Масалан баҳшҳои чанде аз китобҳои мӯйтабари давраи бостонӣ, аз ҷумла баъзе аз қисматҳои Авесто, Ардавирофономаро фаргард гӯянд.

4. Йам – Ҷам, дар забони форсии миёни ҳамроҳ бо ҷузъи – шед шакли Ҷамшедро дорад. Дар Авесто ба сурати Йима Вивангҳана, дар паҳлавӣ Йами Вивангҳон, дар Ҳиндии бостони Йима омадааст. Ҷамшед яке аз қаҳрамонони асотирӣ ва бо такя ба дидгоҳи дигар шахсияти таърихии мардуми эронӣ дар замони бостон махсуб мешавад, ки зикраш аз ҷумла дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ рафтааст.

5. Ҳворизм – Хоразм, нигаред ба тавзехи сах.¹⁶

6. Марврӯд – шаҳристоне дар канори Марврӯд (Мургоб), бино ба таъкиди Ёкути Ҳамавӣ байни Марви шоҳиҷаҳон ва Марврӯд панҷруза роҳ фосила аст.

7. Ҳарой – Ҳирот, паҳлавии Ҳарай, дар катибаи Дориош дар Бесутун Ҳараива, дар катибаи порти Шопур дар Каъбаи Зартушт Ҳрив, дар «Шоҳнома» Ҳарӣ омадааст.

8. Пушанг – шаҳре аз шаҳристонҳои Эрон, ки ба арабӣ Бушанҷ хонадаанд.

9. Тӯс – шаҳристони Тӯс, ки бунёдгузориши қаҳрамоне ба номи Тӯс ёд шудааст.

10. Невшопур – шаҳристонест, ки онро Шопури Ардашерон бунёд кардааст. Нев-нек, хуб ва некӯ, Нев-Шопур – «Шопури нек». Шакли баъдии ин номи эронӣ Нишопур ва Нишобур шудааст. Аз ин шаҳр бо номи Абар-шашр низ ёд кардаанд.

11. Косен – пойтаҳти Кадими кухистон, ба арабӣ Қоин аст.

12. Даҳистон – шаҳристоне дар Гургон аст, ин ном ба қабилаи «даҳ» мансуб мебошад, ки аз он дар катибаи Ҳшояршо – шоҳи ҳаҳоманишӣ ба забони форси бостон низ ёд шудааст.

13. Қумис – дар осори арабӣ Қумис ёд шудааст, ки аз шаҳрҳои машҳури Гургон махсуб мешавад.

14. Вируи-Паҳр – номи қадимаи дизи Дарбанд, дар сурёнӣ Вирупахранг, арманӣ Ивруй – парҳак.

15. Кай-Хусравшод – Каи-Хусрав-шод, аз шаҳрҳои бостонии эронӣ, ки бунёдгузони он Ҳусрави Каводон, севумин шоҳи хонадони Каёни мебошад.

16. Ҳусрав-Мустобод – номи шаҳристони эронӣ висп-шод-Ҳусрав, ба маънии «ҳама шод Ҳусрав» аст.

17. Виспшод-Ҳусрав – номи шаҳристони эронӣ виспшод-Ҳусрав, ба маънии «ҳама шод Ҳусрав» аст.

18. Ҳубӯй-Ҳусрав – Ҳубуд-Ҳусрав, номи шаҳристони эронист; Ҳубуд гунаи баъдии он «ҳубӯй-ҳушӯй»; «Ҳубуд-Ҳусрав» - «Ҳушӯй Ҳусрав».

19. Шод-фарҳӯ-Ҳусрав – номи шаҳристони эронист. Маънои он «шодии Ҳусрави фарруҳ ва ё номдор» аст.

20. Ҳурбарон – хварбарон, хвар-парон – офтобнишин, яъне самти мағриб аст. Дар форсии миёна хварупарн маънои «шом»-ро дорад.

21. Тисифун – Ктесифон, Мадоин, пойтахти давлат ва шоҳаншоҳии Сосониён.
22. Урио – гуни паҳлавии Эдесса – яке аз шаҳриҳои шимолу гарби Байнаннаҳрайн мбошад. Ба сурёнӣ Урҳоӣ ва ба арабӣ ар-Рӯҳо мебошад.
23. Бовел – ба форсии бостон Бабиру, сарзамине дар Баҳнаннхрайн, шаҳре дар канори рӯди Фрот аст.
24. Тир – номи сайёраест, ки Аторудро ба он ном баранд.
25. Ҳерат – шаҳрест дар Ироқ, ки ар-Ҳира низ гӯянд, ба оромӣ Ҳерта ба маъни «урдугоҳ» омадааст.
26. Қуҳиёрон – фармонравоёни қуҳистон.
27. Мусил – шаҳристони Мавсул ва ё ал-Мавсил, зодгоҳи хунёгари маъруфи араб Иброҳим ал-Мавсилӣ, ки ҳикоёти марбут ба ўро Абулфараҷи Исфаҳонӣ дар «Китобу-л-ғонӣ» нақл кардааст, аз он чост.
28. Газирг – ал-Ҷазира.
29. Шом – Сурия, ба арабӣ ба гунаи ал-Шом навишта мешавад.
30. Яман – сарзаминест дар ҷануби Арабистон.
31. Фрико – Африқо.
32. Кӯфа – шаҳристоне дар наздики Ҳира.
33. Мака – ба забони форсии миёна Маккаҳ.
34. Мадина – ба форси миёна Мадинаг.
35. Нимрӯз – Ҷануб.
36. Ковул – яке аз шаҳристонҳои эронӣ Кобул (ниг.: Вайикирита), имрӯза пойтахти давлати Афғонистон.
37. Рахват – номи яке аз шаҳристонҳои эронӣ аст, ки дар таълифоти Ёқути Ҳамавӣ дар шакли Рӯҳҳаҷ омадааст.
38. Буст – сурати арабиву форсии Баст, шаҳре дар канори рӯди Ҳилманд, ки дар миёни Зобулистону Ғазнӣ ва Ҳирот ҷой гирифтааст.
39. Фароҳ – Фроҳ, номи шаҳристон, дар арабӣ ба гунаи Фараҳ, дар юнонӣ Фра омадааст.
40. Зобулистон – шаҳристоне дар қисмати шарқии Эрон, Зобули қунунӣ.
41. Заранг – гунаи паҳлавиаш Зранг, номи қадими Сакастон (Систон) – қишвари қабоили сакоӣ мебошад. Зранг дар форсии бостон Зранка, дар осори юнонӣ Драггиане, лотинӣ Дрангиана, дар осори арабӣ Зранҷ ҳонда мешавад. Заранг маркази Сакастон буд.
42. Патишҳоргар – номи силсила қуҳҳо аст.
43. Кирмон – номи шаҳристонест дар Эрони қадим, ки имрӯз низ яке аз вилоятҳои муҳими Эрон ба шумор меравад.
44. Веҳ-Ардашер – шаҳристони Селевкия дар канори рӯди Даҷла аст.
45. Стажр – Истажр, маркази Порс дар замони Сосониён, аз авестоии Стажра.
46. Доробгирд – шаҳре дар қадим, ки Дорои Дороён бунёди онро гузошта ва маъни ин ном ба ин сурат аст: «Он чи Дороб кардааст», яъне «бунёдкардаи Дороб». Ҷузъи «гирд» тағиیرёфтai «кирд» буда, аз феъли «кардан» берун шудааст. Ин ном ба арабӣ Доробҷирд ёд мешавад.
47. Веҳ-Шопур – шаҳристоне дар Порс, ки дар осори арабӣ бо номи Собур ёд шудааст.
48. Гур-Ардашер-хурра – Гур-Ардашер-хварраҳ, шаҳристоне дар Порс, ки онро Ардшери Бобакон (226-24- м.) бунёд кардааст. Гӯр дар осори арабӣ ба гунаи Чур ёд шудааст. Имрӯз номи Фирӯзободро дорад.

49. Тувак – Тавваг, номи шаҳристони қадимӣ аст, ки дар осори арабӣ Тавваҷ ва ба юнонӣ ба гунаи Тоқе, Таокс ёд мешавад.

50. Ром-Хурмуз – шаҳристони Ромуз, ки гунаи ихтисоршудаи Ром-Хурмуз аст ва дар Хузистон қарор дорад. Маъни ин ном «ромиши ё оромиши Хурмуз» аст.

51. Шус – яке шаҳристонҳои эрон дар даврони гузашта, ки дар осори форсии бостон ба сурати Суса-, ба эламӣ Сушан ва ба арабӣ ал-Сус омадааст.

52. Шустар – яке аз шаҳрҳои Хурасон, ки дар шимоли Ахвоз ва машриқи Шуш чой гирифтааст. Дар сурёнӣ Шустрее ва дар арабӣ Тустарӣ ном дорад.

53. Вандуи Шопур – ин ном ба гунаи дигар Гунди Шопур аст, ҷузъи нахуст Ваҳи-Андиҳу-Шопухр маъни «аз Антиоҳ Шопухр бехтар»-ро дорад. Дар осори арабӣ Ҷундаисобур ва Ванди-собур навиштаанд.

54. Эрон-хварра-кард-Шопур – шаҳристони Кадимаи эронии Суз, ки дар замони Шопури 2 бо ин ном ёд кардаанд. Маъниаш «Эронро фараҳманд ва бошукуҳ кард Шопур» аст. Дар таъриҳномаи Табарӣ Ирон-хурраҳ-Собур зикр шудааст.

55. Палобод – ном дигари шаҳристони Гунди Шопур – маркази Хузистон, ки дар осори сурёнӣ Бет Лопут омадааст.

56. Наҳр-тираг – шаҳристоне дар Хузистон, ки дар осори арабӣ Наҳртира аст.

57. Симлон – гунаи дигари талағфузи он Симронаст, ки номи қадими бахши ҷануби Арабистон мебошад.

58. Арҳест – номи шаҳре аст, дар арманиӣ, Арест – деҳе дар канори кӯли Ван мебошад.

59. Абдил – шаҳристони Двин дар Арманистон, ки дар осори арабӣ ба шакли Дабил ёд шудааст.

60. веҳ-Ардашер – шаҳристони Селевкая дар канори рӯди Даҷларо гӯянд.

61. Гай – номи қадими Исфаҳонро гӯянд, ки дар осори юнонӣ Гавай ва осори арабӣ Ҷай омадааст.

62. Эрон-осон-кард – номи шаҳристоне аст, ки шоҳ Кавод (488-531м.) писари Фирӯз шоҳи Сосонӣ бунёд кардааст.

63. Ашкар – номи шаҳристоне аст дар қисмати гарбии Эроншаҳр.

64. Одурбодагон – номи шаҳристоне аст, ҳамчунин маъни сӯй, самтро мефаҳмонад, яъне тарафи Одурбодагон – самти Шимол. Отур – оташ; под – аз феъли поидан, яъне «пояндаи оташ». Дар Авесто Атерпата, дар пахлавӣ Атурпаткан, юнонӣ Атропатене аст. Муарраби шакли форсиаш Озарбойҷон аст, ки ба ҳамин ном имрӯз ҷумҳурии мустақилест.

65. Вани – шаҳристонест, ки онро Вани Гулҳашон бунёд кардааст.

66. Ганча – Ганҷаг, шаҳристони Ганҷа дар Озарбойҷон, дар осори арабӣ Ҷанзаҳ ва Қанҷаҳ.

67. Омард – шаҳристони Омул, ба пахлавӣ Амард, дар юнонӣ Амардай, Мардай аст.

АБДИХУ САХИГИХИ САКАСТОН

1. Шигифтй ва шоистагии Систон – матни күчаке аз намунаҳои насри паҳлавӣ аст, ки аз шигифтиву шоистагиҳо ва бартариҳои сарзамини Систон аз дигар сарзамину кишварҳо нақл мекунад. Матни мазкур аз маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ»-и Д. Саймиддинов интихоб гардид.
2. омӯза – таълимоти динӣ.
3. наск – номи фаслҳои Авесто, ки аз 21 наск иборат аст, ув- йасн низ хонанд.
4. Ҳама-Дин – Авестои комил дар назар аст.

МОДИГОНИ ЧАТРАН҆Ч

1. Шатранҷнома – асари муҳим дар мавриди таърихи пайдоиши шатранҷу нард, ки яке аз намунаҳои хуби насри паҳлавӣ маҳсуб меёбад. Ин мавзӯро Фирдавсӣ ва Саолибӣ низ дар осорашон пайгирий карданд. Матни мазкур аз маҷмӯаи «Адабиёти паҳлавӣ» - тарҷума ва нашри профессор Д. Саймиддинов интихоб шуд.

МОҲИ ФАРВАРДИН, РӮЗИ ХУРДОД

1. Моҳи фарвардин рӯзи хурдод – яке аз намунаҳои күчаки насри паҳлавӣ аст, ки фазилатҳои хурдодрӯзи (рӯзи шашуми ҳар моҳ) моҳи фарвардинро бозгӯй мекунанд. Аз маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ»-и Саиди Урён интихоб шуд.

2. бун – оғоз.
3. заартушт ба сар бувад – ҳазораи Зартушт ба поён расад.
4. состорон – фармонравоёни ситамгар.
5. кайгон – душманони динии Зартушт.
6. карабон – руҳониёни пеш аз Зартушт.
7. хӯриш набояд – хӯрдан зарурат надорад.

ДАР БОРАИ ОИНИ НОМАНАВИСӢ

1. Дар бораи оини номанависӣ – яке аз намунаҳои насри муросилоти адабиёти паҳлавӣ аст, ки дар онҳо одоб ва суннати нигориши номаҳо, шеваҳои нигориши мактуботи муҳталифи зикр шудаанд. Баргардонии ин рисола аз «Матнҳои паҳлавӣ»-и Саиди Урён сурат гирифт.

2. саломатии моно – аз байн нарафтани.
3. команҷом – комёб, муваффақ.
4. рой – шукуҳ.
5. озодгавҳарӣ – озодагӣ.
6. кардаи пок – амали пок.
7. мунаzzах ба камол – ба гунае камол ёфта.
8. роинидор – роҳбар ва идоракунанда; роинидорӣ – роҳбарӣ.
9. фарорунӣ – некӯй ва тқво.
10. хунаровандон – хунарварон.
11. афroz – таоло.

12. номӣ – номовар.
13. чехр – најод.
14. хим – сиришт.
15. хубварз – некӯкунанда.
16. бурзовандӣ – дорой.
17. пайдорӣ – дорой.
18. фузунахлоӣ – тақвои фазоянда.
19. меҳробод – комёбшуда.
20. пайванд – насл.
21. безор бидоранд – дур доштан.
22. аҳло – тақво.
23. бузургсуд – дорои хайри бузург.
24. пазириши хурсандӣ – тасаллӣ ёфтан.
25. гаравиш – эътиқод.

АНДАРЗИ ДОНОЁН БА МАЗДОПАРАСТОН

1. Андарзи доноён ба маздопарастон – матни андарзие аст, ки матолиберо аз боби нопайдор будани ҷаҳони моддӣ ва тамоми мутааллиқоти он, марг, анҷоми фароиз ва вафову паймон дар бар мегирад. Ин вазоифи диние аст, ки як зартуштӣ бояд ҳамарӯза анҷом дихад. Матни паҳлавӣ, транскрипсия ва тарҷумаи форсии онро Саиди Урён дар маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ» ҷой додаст. (Техрон, 1382).

2. неранг – афсун, найранг.
3. күштӣ – камарбанд.
4. Вой – номи боди бадгуҳар.
5. ардой – росткирдорӣ.
6. мабед – мабошед.
7. наҳиштанд – наҳиштан, нагузоштан.
8. осон – осоиш.

АНДАРЗИ ХУСРАВИ КАВОДОН

1. Андарзи Хусрави Каводон – матни дорои 13 банд аст, ки суханон ва хитобаҳои Хусрав писари Қубодро ба мардум дар остонаи марг фаро мегирад. Тарҷумаҳои муҳталифи ин матн мавҷуданд. Аз ҷумла, матни паҳлавӣ, транскрипсия ва тарҷумаи форси онро Саиди Урён дар маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ» (Техрон, 1382) аз тарҷумаи тоҷикии онро Д.Саймиддинов дар «Адабиёти паҳлавӣ» (Душанбе, 2003) ҷой додаст.

2. баршнум – оин ё маросими поксозӣ.

ХУСРАВИ КАВОДОН ВА РЕДАК

1. Хусрави Қубодони Варедагӣ – яке аз намунаҳои насрӣ паҳлавӣ, ки мунозира ва пурсишу посухҳои Хусрави Қубоди Анӯшервон ва ҷавоне ашроғзодаро бо сифати «хушворзу» дар бар мегирад. Дар таҳияи андарзномаи мазкур аз маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ»-и Саиди Урён истифода шуд.

2. май кинӣ – май сурх.

3. худоён – ин чо ба маънии фармонравоён.

ЧИДА АНДАРЗИ ПАРЙУТКЕШОН

1. Барчидаи андарзи парийуткешон – яке аз муҳимтарин андарзномаҳои паҳлавӣ аст, ки бар пояи дин ва эътиқод ба он шакл гирифтааст. Ин матн баёнгари эътиқоди бунёдии нахустин гаравандагон ба дини зартуштии сосонӣ аст. Матни паҳлавӣ, транскрипсия ва тарҷумайи форси онро Саиди Урён дар маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ» (Техрон, 1382) ва тарҷумайи тоҷикии кирилиро Д.Саймиддинов дар «Адабиёти паҳлавӣ» (Душанбе, 2003) ҷой додааст.

2. ҳумат – пиндори нек.
3. ҳуҳт – гуфтори нек.
4. ҳуваршт – кирдори нек.
5. душмат – пиндори бад.
6. душҳуҳт – гуфтори бад.
7. душҳуваршт – кирдори бад.
8. каронамандӣ – маҳдудӣ.
9. мирананда – марговар.
10. дуруҷ – дев.
11. ҳафт Кай – шоҳони каёнӣ.
12. вахуман – андешаи нек.
13. оз – деви хирс.
14. спеномену – руҳи муқаддас.
15. ганомену – менуи нобудгар.
16. ба менӯй – ба гунаи гайримоддӣ.
17. ҳамдостон – мувофиқ.
18. менуи табоҳкори дурӯғпеша – Аҳриман.
19. дурӯғи нооштӣ – деви ҷанг.

АНДАРЗИ ДАСТУРОН БА БЕҲДИНОН

1. Андарзи дастурон ба беҳдинон – намунае аз асари андарзҳои паҳлавие аст, ки муҳтавои он ба масоили бунёдии динӣ, аз қабилаи одоби ба ҷой овардани таҳорат, рафтани ба оташкада ва ниёши оташ, пурсишу посух дар мавриди эътиқодоти мазҳабии баҳшида шудааст. Баргардонии матни мазкур аз маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ»-и Саиди Урён сурат гирифт.

2. дуручи нопокӣ зада шавад – манзур нобуд шудан аст.
3. оташон – оташкадаҳо.
4. дуручи коҳилӣ зада шавад – ин чо низ манзур нобуд шудан аст.
5. аёнҷӯш – касе ки ба ҳангоми гизо ҳӯрдан сӯҳбат мекунад.
6. биор – даҳ ҳазор.
7. зифр – даҳони девон.
8. Мурдод – фариштаи нигаҳбони гиёҳон.
9. тозиш – ҷараён.

ДАР БОРАИ ХИМ ВА ХИРАДИ ФАРРУХМАРД

1. хусрав – некном.

2. чарбниход – дорои ниҳод ва табъи мұтадил.
3. бародар – ба маңни шарик.
4. ҳатман – мушовир.
5. балоҳат ва бесудй – бесамарй.
6. раз – дараҳти ангур.
7. рази барұманд – дараҳти дорои меваи ангур.
8. марди худгирифта – марде, ки мутакаббир ва бузурганиш аст.
9. хешандеш – шахсе аст, ки дорои хислати меваи худбинй.
10. ба иштибоҳ – ба таври козиб (кизб, дурӯғ),
11. хунари ў – хунари гүр (хайвон) дар назар аст.
12. душмани ҷонсупор низ ба василаи хештан афсурда мешавад – таҳти фишор қарор мегирад.
13. бисёр гузидам навоҳии гуногунро – ба навоҳии гуногун сафар кардам.
14. Гузар мекунанд – «гузар кардан» ин чо ба маңни «аз ин ҷаҳон рафтан» аст, яъне «аз ин ҷаҳон мераванд».
15. мӯза – кафш.
16. хостай падар карда – сарвати фароҳам шуда ба дасти падар.

ДАР БОРАИ ПАНҶ ХИМИ ОСРУНОН

1. Дар бораи панҷ хими осрунон – яке аз намунаҳои хуби андарзҳои паҳлавӣ аст, ки масоили мухими ахлоқии ҷомеаро дар бар мегирад. Баргардонии матни мазкур дар асоси маҷмӯаи таҳиякардаи Саиди Үрён сурат гирифт.

2. қаломи рост – хулуси ният.
3. рақиби хеш – рақиби оғариниш, Аҳриман ва девон.
4. риояти хусравӣ – некном доштан.
5. ба хусравӣ рафтан – рафтор кардан.
6. Ба номи ў гузориш накунад – суханеро ба дурӯғ ба омӯзгори хеш нисбат додан дар ҳукми задани ў бо ҷӯбе бузургтар аз ҷӯби худи ў аст.
7. пайдой – шуҳрат.
8. раводинӣ – ривоҷи дин.
9. ба дод – мутобиқ бо қонуни дин.
10. мӯчозот ниҳодан – ҷазо додан.
11. меҳмон кардан – ҷой додан, истикор намудан.
12. ноболонидан – рушд надодан.
13. ноогоҳона – аз рӯи тасомех.
14. буридан – кандан, гусастан.
15. сурӯши ёрӣ – густариши тақвову парҳзорӣ.

ДОРУИ ХУРСАНДӢ

1. Доруи хурсандӣ – намунаи кӯчаке аз матнҳои паҳлавӣ аст, ки баёни комилан символистӣ ва истиорай дошта, ҳадаф ба даст овардани дору барои хурсандӣ ва қаноат аст. Намунаи мазкур аз маҷмӯаи «Матнҳои паҳлавӣ»-и Саиди Үрён баргузида шуд.

РИСОЛАИ РЎЗҲО

1. Рисолаи рўзҳо – яке аз намунаҳои кўчаки адабиёти пахлавӣ аст, ки дар контексти «Андарзи Озарбоди Маҳраспандон» чой гирифта, дар манобеъ бо номҳои муҳталиф ёд шудааст. Дар рисола дар бораи чигунагии ҳар рӯзи моҳ сухан рафта, бо такя ба суннат ва боварҳои қуҳан хосияти ҳар яке аз сий рӯзи моҳ баён шудааст. «Дар гоҳшумории Эрони бостон ҳар яке аз рўзҳо номи маҳсус доштанд ва номҳои дувоздаҳ моҳи сол низ дар номи рўзҳо тақрор мешуданд. Чун номи рўз ва моҳ мутобиқат қунад, он гоҳ он рўз ҳамчун рӯзи вижай моҳ ҷаши гирифта мешуд» (Д. Саймиддинов). Матни мазкур аз маҷмӯаи «Адабиёти пахлавӣ»-и Д.Саймиддинов (Душанбе, 2003) интихоб гардид.

АНДАРЗҲОИ ПЕШНИИЁН

1. Андарзи пешнииён – яке аз намунаҳои кўчаки насли пахлавӣ, ки ба китоби «Матнҳои пахлавӣ» ворид шудааст. Вижагиҳои забонии андарзи мазкур дар тадқиқоти забоншиносони ватаний ва хориҷӣ зикр шудааст. Нашр ва тарҷумаи онро Ҷабҳар, Навобӣ, Чунакова, Саймиддинов анҷом додаанд. Баргардонии матни «Андарзи пешнииён» бо такя ба маҷмӯаи «Адабиёти пахлавӣ»-и Д.Саймиддинов (Душанбе, 2003) анҷом ёфт.

ЯКЧАНД СУХАНЕ (КИ) ОЗАРИ ФАРНБАГИ ФАРРУХЗОДОН ГУФТ

1. Якчанд сухане (ки) Озари Фарнбаги Фаррухзодон гуфт – андарзномаи кўчаки пахлавӣ аст, матлабро дар қолаби рамзу намод ба ёд медорад ва ба пешвои бузурги зартуштиён дар қарни нуҳуми мелодӣ Озари Фарнбаг писари Фаррухзод мансуб аст. Дар таҳияи андарзномаи мазкур аз маҷмӯаи «Матнҳои пахлавӣ»-и Саиди Урён истифода шуд.

2. пок – муназзах, тоза.

КАТИБАҲО

* Катибаҳои нахустини Ҳаҳоманишиён бавижа катибаҳои Доро ва Ҳшайоршоҳро Бобо-Назар Faфор (соли 2000) мустакиман аз порсии бостон ба тоҷикӣ баргардондааст, ки нахустин бор дар китоби ў «Номаҳои Бостон» (с. 2010) чоп хўрдаанд.

КАТИБАҲОИ ШОҲОНИ ҲАҲОМАНИШӢ

* Катибаҳои шоҳони ҳаҳоманишӣ – навиштаҳои хурду бузурге, ки аз давраи Ҳаҳоманишиён аз номи шоҳони ин хонадон дар минтаҳаҳои гуногуни шоҳаншоҳӣ ба ёдгор монда, ҳар қадоми онҳо дорои арзиши камназири таъриҳӣ, фарҳангӣ ва забонӣ мебошанд.

МАШХУРТАРИН БАХШИ МАНШУРИ КУРУШИ КАБИР

1. Машхуртарин бахши маншури Куруши кабир – нусхае аз маншури Куруш, күхантарин фармони шинохташуда тафохум ва ҳамзистии миллатҳо, нахустин баёнияи чаҳонии хукуқи башар дар толори Шўрои амнияти Созмони Милали Муттхадид (Ню-Йорк) чой гирифтааст. Баргардонӣ ва таҳияи ин санад ба унвони «Маншури Куруши ҳахоманишӣ» аз нашри эронӣ, ки аз ҷониби муҳаққики эронӣ Ризо Муродии Фиёсободӣ дар силсилаи «Пажуҳишҳои эронӣ» нашр шудааст, сурат гирифт (Техрон: Навиди Шероз, 1386. -40с.).

2. Куруш (kūruš) – бунёдгузори шоҳаншохии Ҳахоманишӣ дар Порс.

3. Бобул (Bābīrū) – яке аз кишварҳои тобеи давлат ва шоҳаншохии Ҳахоманишӣ, иборат аз ду ҷузъ «bāb» – дарвоза, «ilu» – Оллоҳ, Худо яъне «дарвозаи худоён».

4. Камбучия (Kambučīya) – писари Куруши бузург, шоҳи Порс то ба давраи Дориюши аввали.

5. Чишпиш (Čišpiš) – падари Ариярамна ва писари Ҳахоманиш.

6. Мардук (Амар-уту) – аз вожаи ориёй ва авастоии «Амиритот» ба маънои ҷовидонагӣ/бемаргӣ». Мардук шабоҳате бо Аҳурамаздо дорад ва мисли ў дар сайёраи Муштари ҷилвагарӣ мекард. «Шугуру»-и ориёй ва коши маънои «бузургтарини сарвар»-ро дорад, ки бо маънои Аҳурамаздо (сарвари доно – сарвари хирадманд) пайвандӣ дорад.

МАНШУРИ КУРУШИ ҲАХОМАНИШӢ

1. ҳамаи ҷаҳон – аз ин ҷо то поёни сатри нуздаҳум ривоят на аз забони Куруш, балки аз нақли нозири ношинохта омадааст, ки дарбаргирандаи назари аҳолӣ ва бузургони Бобул аст.

2. Исағила – Изагила номи ниёишгоҳи бузурги Мардук ё Худои бузург аст. Ин ном бо номи ниёишгоҳи эронӣ «Изагин» дар «Арат» шабоҳати зиёд дорад, ки дар ҳамосаи сумерӣ «Инмииркор ва фармонрави Арат» низ бозгӯй шудааст. Ҷаҳоншоҳи Дураҳшонӣ дар «Ориёҳо, мардуми кошӣ ва дигар эрониён» (Техрон, 1382, саҳ.508) маънии «Изагин»-ро сангӣ Лочувард донистааст. «Косиён» низ ранги обиро ранги Худованд ба шумор меоварданд ва «Кошшу / Коссу номи худои бузурги онон ба маънои «ранги обӣ» аст. Имрӯз вожаи «кос» ба маънии ранги обӣ дар гӯишҳои маҳаллии Эрон ба кор меравад. Масалан, дар Гелон, мардони дорои ҷашмони обиро «Кос-око» хитоб мекунанд.

3. Гутӣ – маҳаллии Курдистони Эрон.

4. Мод, Умонмандаҳ (Mada) – яке аз кишварҳои тобеи Ҳахоманишӣ аст. Одатан ин номро, ки бобулӣ аст, дар баробари Мод мегузорнад. Аммо, ҷунин ба назар мерасад, ки ин ном ба ҳама ва ё яке аз қавмҳои ориёй, ки дар ҳазораи дувуми пеш аз милод ба Миёндуруд муҳочирад карда буданд, нисбат мейфт.

5. ...дар ҳоле ки худаш ҳамчун ёваре ростин дӯшодӯши ў гом бармедошт – ҳадаф аз ин нукта шояд дидо шудани сайёраи Муштарӣ дар осмон аст. Дар боварҳои эронӣ сайёраи Муштарӣ нишонаи осмонии Аҳурамаздо / Мардук мебошад.

6. Манам Куруш... – аз ин чо ривоят аз номи шахси аввал, аз забони Куруш баён мешавад.

7. Бил(Bēl) – Худованд, номи дигари Мардук.

8. Набу(Nabū)- ба бобули Худованди нигориш, дабирӣ ва нависандагӣ аст. Ин ниёишгоҳро «Эзида» меноманд.

9. Он гоҳ, ки бидуни ҷангӯ пайкор... – ишора ба бидуни ҷангӯ пайкор даромадани Куруш ба Бобул на таҳқо дар гузориши ў, балки дар матнҳои бобулие чун «Солномаи Набунаид» ва «Таърихи Ҳерот» низ сабт шудааст.

10. Ҳамаи мардум ғомҳои маро бо шодмонӣ пазируфтанд – ишора ба ин нукта, ки мардумони ҳамаи қишварҳо бо ризоияти худашон подшоҳӣ ва иқтидори Курушро пазируфта буданд.

11. Ошур (Avura) – Сурия, Ассирия, яке аз қишварҳои тобеи шоҳаншоҳии Ҳаҳоманишӣ.

12. ...ҳамаи ҳудоёни ин ниёишгоҳҳоро ба ҷоҳои ҳуд бозгардондам – бо вучуди набудани ҳеч далели қотеъ дар зардуштӣ будани Куруши бузург, ў ҳамчун Зардушт ба ин бовари қуҳани эронӣ пойбанд буд.

13. ... ба ниёишгоҳҳои худашон бозгардондам – қушиши ва бозсозии ниёишгоҳҳо ба фармони Куруш. Дар лавҳаи ҷаҳор сатрӣ, ки аз «Араҳ» дар Миёндуруд қашғ шудааст, ҷунин омадааст: Манам Куруш, писари Камбучия, шоҳи тавонманд, он ки «Исагила» ва «Азияда»-ро соҳт.

14. Ҷарои сипанд – дар бовариҳои эрони «ҷарои сипанд» ё «анагра райучанг» (анагрон / анорон) ба маънои рушнои беспоён аст, ки ҷойгоҳи Ҳудои бузург ё Ахурамздо ва биҳишти барин маҳсуб мешавад.

15. Маъҳаз: Маншури Куруши ҳаҳоманишӣ. Нахустин баёни ҷаҳонии ҳукуқи башар. Аз силсилаи «Пажуҳишҳои эронӣ» / Ризо Муродии Фиёсободӣ. – Техрон: Навиди Шероз, 1386. – 40с. (мусаввар).

КАТИБАИ АРИЯРАМНА ДАР ҲАМАДОН

1. Катибаи Ариярамна дар Ҳамадон лавҳае аз тило аст, ки ба замони шоҳигарии Ариярамна дар Ҳамадон (худуди солҳои 640-590-и қабл аз милод) баҳшида шуда, соли 1930 аз бозори Ҳамадон ҳаридорӣ гардид. Ин катиба яке аз муҳимтарин осори шоҳигарии давраи бостонии Эрон ба шумор рафта, даҳ сатр матни ба забони форсии бостонро дар бар мегирад. Сатри ёздуҳум вучуд надорад. Баргардонии ҳозира дар асоси муқоиса нашрҳои олимӣ аврупӣ П.Лукук (Катибаҳои ҳаҳоманишӣ). Фароҳамовари ва таҳқики П. Лукук. Тарҷумаи Н. Ҳалҳолӣ зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: нашр ва пажӯҳиши Фарзонӯз, 1381.) ва муҳаққиқи тоҷик Д. Саймиддинов (Форсии Бостон. Овошиносӣ, ғрамматика, овонавишт, катибаҳои меҳӣ ва вожанома.-Душанбе: Чопхонаи «Пайванӣ», 2007 ва сурат гирифт.

2. Ариярамна (Ariyaramna) – номи падари Аршома ба маънии «оромиши ориёй».

3. Порс (Parsa) – номи қишвар, юононии Персия.

4. Ҳаҳоманиш (Nahāmanīš) – бунёдгузори ҳонадони Ҳаҳоманиши; «ҳаҳа»-дӯст; «маніш» маниш, андеша; ба маънии дӯстманиш ё дӯстандеш.

5. Ахурамаздо (Auramazdā) – номи Ҳудо дар забони форсии бостон, иборат аз ду ҷузъ, «ахура»- соҳиб, ҳудо; «мазда» - доно, хирадманд.

КАТИБАИ АРШОМА ДАР ҲАМАДОН

1. Катибаи Аршома дар Ҳамадон – ҳудуди солҳои 590-559-и қабл аз милод, лавҳаи аз тило дар се қитъае аст, ки гӯшаи поёни самти рости он аз миён рафта, дар бозори Ҳамадон ҳаридорӣ шудааст (1945). Ин катиба матнери ба забони форсии бостон дар чаҳордаҳ сатр дар бар мегирад. Баргардонии ҳозира дар асоси муқоисаи нашрҳои олими аврупой П. Лукук (Катибаҳои ҳаҳоманишӣ. Фароҳамоварӣ ва тадқиқи П. Лукук Тарҷумаи Н. Ҳалқҳои Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯхиши Фарзонрӯз, 1381.) ва муҳакқики тоҷик Д. Саймиддинов (Форсии бостон. Овошиноӣ грамматика, овонавишт, катибаҳои меҳӣ ва вожанома.- Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2007) ва сурат гирифт.

2. Аршома(Aršama) – падари Виштосп.

КАТИБАҲОИ КУРУШИ ДУВУМ

1. Катибаҳои Куруши дувум – катибае мансуб ба солҳои ҳукмронии шоҳи Ҳаҳоманишӣ Куруши дувум дар солҳои 559-530-и қабл аз милод аст. Ин устувонае аз хоки Рас буда, зимни ҳафриёти Бобул (1879) ба даст омадааст. Катиба мазкур шомили ҷиҳилу панҷ сатр мебошад, ки оғоз ва поёни матн нонпурра мебошад. Баргардонии ҳозира дар асоси муқоисаи нашрҳои олими аврупой П.Лукук (Катибаҳои ҳаҳоманишӣ. Фароҳамовари ва таҳқиқи П. Лукук Тарҷумаи Н. Ҳалҳолӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯхиши Фарзонрӯз, 1381.) ва муҳакқики тоҷик Д. Саймиддинов (Форсии бостон. Овошиноӣ, грамматика, овонавишт, катибаҳои чопхонаи «Пайванд», 2007) ва сурат гирифт.

2. як нотавон – шаҳсияти номаълум бо номи Набунаид, ки мисли Куруш ба хонадони шоҳон тааллуқ надорад.

3. ў фармон дод бадалоро ҷойгузини он кунанд – Набунаид зохирان фармон дод, ки мучассамаҳое аз ҳудоёнро бардоранд ва онҳоро бо ҷизҳои гайридинӣ иваз намоянд.

4. маносике, ки шоистаи онҳо набувад – дар Ур Набунаид дуҳтарашро роҳибаи Ҳудои Син кард.

5. бидуни шармандагӣ сӯҳбат мекард – ў ниёиш ба ҷой меовард.

6. дар шаҳраш... – Бобул, шаҳри Мардук.

7. бидуни лаҳзае тавакқуф онҳоро ба зери юғ мебурд – Набунаид мудом ба мардум корҳои зӯроварона таҳмил мекард.

8. Анлили ҳудоён – Мардук, бузургтарин ҳудоён.

9. Сарзаминашон {...} – шояд «сарзаминашонро тарқ карда» бошад.

10. манозили худ – маъбади ҳудоён.

11. дасташро гирифт – ифодае барои бурдан ба маросими соли нав ва эҳдои подшоҳӣ.

12. манда – уммон-манда (umman-manda), модҳо.

13. мардумони сиёҳсар – эҳтимолан эломиёнанд, ки дар рӯи нақши барҷастаҳои рангорангӣ Шуш бо пӯсти сиёҳ нишон дода шудаанд.

14. мурда дубора ҷон гирифт – ў коре кард, ки сурати ҷасадмонандашонро тарқ кунанд, то ба зиндагии воқеиашон баргардонанд.

15. табори ҷовидонаи подшоҳӣ – тарҷумаи вожа ба вожаи таъбири «хонадони ҷовидонаи подшоҳӣ» аст. Куруш аз хонадоне аст, ки ҳамвора салтанатро ба даст доштанд.

16. тахти фармонравоиро дар хоки шоҳзодагон барқарор кардам – Доринош қудратеро, ки Гаюмата ба зўр соҳиб шуда буд, аз нав ситонид.

17. Камбуция – Куруш қатъян дар ин чо чонишими худро таъин мекунад.

18. аз дарёи Илё то дарёи Сафло – аз Мадитрона то халичи Форс.

19. дар Бобул поҳои маро бӯсиданд – амали «proskunese», саҷда кардан дар баробари шоҳ дар байни дарбориёни он давр.

КАТИБАИ ДОРО ДАР БИЙСТУН

1. Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунони бостон, пахлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзехот ва лугот Бобо-НазарFaфор/. – Душанбе: Матбааи Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 230-244.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон тарҷума шудааст.

КАТИБАИ ДОРО ДАР НАҚШИ РУСТАМ (DNA)

1. Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунони бостон, пахлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзехот ва лугот Бобо-НазарFaфор/. – Душанбе: Матбааи Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 244-245.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон гардонда шудааст.

КАТИБАИ ДОРО ДАР НАҚШИ РУСТАМ (DNB)

1. Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунони бостон, пахлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзехот ва лугот Бобо-НазарFaфор/. – Душанбе: Матбааи Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 245-246.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон гардонда шудааст.

КАТИБАИ ДОРО ДАР АНДОХТАНИ КУШК ДАР ШУШ

1. Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунони бостон, пахлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзехот ва лугот Бобо-НазарFaфор/. – Душанбе: Матбааи Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 247-248.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон гардонда шудааст.

КАТИБАИ ДОРО ДАР ИСТАҲР

1. Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунони бостон, пахлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзехот ва лугот Бобо-НазарFaфор/. – Душанбе: Матбааи Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 248-249.

КАТИБАИ ДОРО ДАР СОХТАНИ ҶҮЙ ДАР СУЕТС

1. Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунонии бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзехот ва лугот Бобо-НазарFaфор/. – Душанбе: Матбааи Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 248-249.

Ин катиба соли 1976 аз порсии бостон гардонда шудааст.

НОМАИ ДОРОИ ШОҲ БА САТРАПИ ХЕШ ГАДАТАС

1. Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунонии бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзехот ва лугот Бобо-НазарFaфор/. – Душанбе: Матбааи Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 254.

Ин нома соли 1976 аз йунонии бостон тарҷума шудааст.

КАТИБАИ АЛВАНД

1. Катибаи Алванд – катибаи сезабона дар кӯҳи Алванд, ки соҳтор ва мазмунаш аз оғариниши ҷаҳон ва лақабҳои шоҳон иборат аст. Матни мазкур тибқи тарҷума ва нашри эронӣ (Катибаҳои ҳаҳоманишӣ. Фароҳамоварӣ ва таҳқики П. Лукук. Тарҷумаи Н. Ҳалҳолӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

КАТИБАИ ҲАМАДОН

1. Катибаи Ҳамадон – катибаи сезабона дар ду матн дар бораи густариши шоҳаншоҳӣ, яке рӯи лавҳаи тило ва дигаре рӯи лавҳаи нуқра. Матни мазкур тибқи тарҷума ва нашри эронӣ (Катибаҳои ҳаҳоманишӣ. Фароҳамоварӣ ва таҳқики П. Лукук. Тарҷумаи Н. Ҳалҳолӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

КАТИБАҲОИ НАҚШИ РУСТАМ

1. Катибаи нақши Рустам –навиштае, ки мавзӯи онро барқарории сулҳ ва оромиш дар миёни тамоми мардумони шоҳаншоҳӣ дар бар мегирад. Матни мазкур тибқи тарҷума ва нашри эронӣ (Фароҳамоварӣ ва таҳқики П. Лукук. Тарҷумаи Н. Ҳалҳолӣ. Зери назари Ж. Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

2. Аҳурамаздо – Ҳудои оғаринанда.

3. Аҳурамаздо, ҳангоме ки ин заминро ошуфта дид – ишора ба шӯришҳое, ки баъди ба таҳт нишастани Дориош сурат гирифтанд.

4. ...найзаи марди порсӣ то дурдаст рафтааст – нишонаи қудрати сиёсию низомии шоҳ.

5. Ин бахши навиштасот катибаи сезабонӣ матни миёнаи оромгоҳ мебошад, ки мадҳ дар бораи сифатҳои шоҳ аст ва дар навиштаоти Ҳшайоршо низ ба назар мерасад. Мазмуни аслӣ дар бандҳои 2-10 омадааст;

ин матн бо гуфтор дар бораи хилофати ҷаҳон (банди 1) ва хитоби марика ба поён мерасад (бандҳои 11-12). Поёнаш ноқис аст. Матни мазкур тибқи тарҷума ва нашри эронӣ (Катибаҳои ҳаҳоманиший. Фароҳамоварӣ ва таҳқиқи П. Лукук. Тарҷумай Н. Ҳалхолӣ. Зери назари Ж.Омӯзгор.- Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

6. тавоно ба хотири нотавон ба бедод тан диҳад – адолат ва паймон бояд дар тамоми шароит пос дошта шавад, чи бо ростгӯ баста шавад, чи бо дурӯғгӯ.

7. Мунозия – мақсад аз ин калима метавонад набард, пайкор ё мучодала бошад.

8. ҳангоме ки як ёгиро мебинам, вақте ки ўро намебинам – муаррифи мутазодии иғроқомез, ишора ба набарди тан ба тани шоҳ.

9. камондор – камон силоҳи маҳсуси ашроф ва ҳамроҳ бо найза нишонаи қудрати шоҳӣ аст.

10. тавонистам онҳоро ба кор гирам – ишора ба набардҳои сангнавиштаи Бесутун.

11. марди ҷавон –тагӣка. Дар забони санскрит ва дар фаҳмишҳои қадимиҳи хиндуэронӣ тагуа ҷангҷӯи ҷавоне аст, ки фунуни низомиро дар дастаҳои ҷавонон фаро мегирад. Дар Авесто таигуа роҳзан, саворкори наҳс ва манфур аст. Ба назар мерасад, ки вожаи форсии бостон мағҳуми қадимиҳи ҳудро ҳифз кардааст.

12. Гаубарува – дар катибаи Бесутун яке аз шаш ёри Дориош аст, ки дар мубориза бо Гауматаи муӯро ҳамроҳӣ мекард. Узви гурӯҳи шашнафараи порсӣ аст, ки нақши муҳиме дар юришҳои Дориош бар таҳт ифо карда ва Ҳеродот низ бо ин лақаб зикри ўро кардааст.

13. Патисхуварӣ (patischoriens) – номи қавмest, ки яке аз шахсиятҳои он дар оромгоҳи Рустам, дар пушти сари Дориош нақш ёфтааст. Страбон ин қабиларо қабилае аз Форс ё хонадоне (fulov) медонад. Номи қабила эронӣ аст (Patishuvari) ба маъни тақрибан «қасоне, ки бисёр меҳтарманд».

14. Ин бахш тавзехоте аст, ки дар бораи нигаҳдорандай таҳти Дориош нақл мекунад.

КАТИБАҲОИ ТАҲТИ ҶАМШЕД

1. Катибаҳои таҳти Ҷамшед – ин катиба аз 7 бахш иборат аст: 1. Катибаи сезабона, ки иборат аз ду нусха буда, дар коҳи (тачараи) Дориош, рӯи деворҳои факонии роҳраве, ки равокро ба толори аслӣ муртабит мекунад, навишта шудааст; 2. Катибаи кӯтоҳимзои сезабона аст, ки дар ду нусха, яке рӯи либоси Дориош ва дигаре болои сари Ҳшайоршо навишта шудааст; 3. Катибаи кӯтоҳи сезабона дар бораи соҳтмон аст, ки ҳаждаҳ бор дар рӯи даргоҳи панҷараҳо ва дарҳои коҳи Дориош тақрор шудаанд; 4. Катиба ба забони форсии бостон рӯи девори ҷанубии суфа. Мазмuni аслии он мардуми Порс аст; 5. Катиба ба форсии бостон рӯи девори ҷанубии суфа. Мазмuni он баршумурдани мардумоне аст, ки таҳти фармони сипоҳи Порс ҳастанд; 6. Катибаи эломӣ бар девори девори ҷанубии суфа, марбут ба соҳтмони суфа; 7. Сангнавиштае ба бобулий дар рӯи девори ҷанубии суфа, мавзуи он марбут ба ақвоме аст, ки дар соҳани таҳти Ҷамшед ҳамкорӣ кардаанд. Матни мазкур аз рӯйи тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқиқи онро П.Лукук ва тарҷумай форсии онро н.Ҳалхолӣ зери назари Ж.Омӯзгор анҷом додааст. (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

2. бо асбони хуб – сифате дорои аспи модӣ. Асб (aspa) ба сифати uvaspa «дорандай асбони хуб» аст.

3. ...ба хости Ахурамаздо, ба хости ман – зоҳирон Дориош худро бо Худо баробар медонад.

4. ...аз ҳеч дигаре наметарсад – нотарсии мардуми Порс бо тарси дигар мардумон дар қонуни шоҳӣ баён шудааст.

5. ...аз ин сӯйи дарё ва аз он сӯи дарё – бояд мақсуд Мадитрона бошад.

6. ...инҳо кишварҳое ҳастанд, ки чунин карданд, ки дар ин ҷо гирди ҳам омаданд – ин ақвом дар соҳтани Тахти Ҷамшید ҳамкорӣ кардаанд (ҳамон гуна ки дар соҳтани Коҳи Шуш) ва барои адои эҳтиром ба шоҳ гирди ҳам омадаанд.

КАТИБАХОИ ШУШ

1. Катибаҳои Шуш – иборат аз 24 баҳш, ки тавсифи бархе аз онҳо ба тарики зер аст: 1. Катибае ба форсии бостон дар рӯи қитъаоти очур; 2. Катибае ба форсии бостон дар ду нусха, ки яке аз онҳо комил буда, дар рӯи очурҳо қарор дорад; 4. Катибае бо забони форсии бостон ва эломӣ, эҳтимолан ду ё се нусҳаи мутафовит дар рӯи пояҳои сутунҳо аст; 5. Катибае сезабона (ёздаҳ қитъаи форсии бостон, панҷ қитъаи бобулий, нусҳаи бобулий тақрибан комил аст). Мазмуни нахустини он барқарории сулҳ дар шоҳаншоҳӣ аст, дар ибтидо феҳрасте аз ақвом омадааст. Оғози матн дар бораи оғарниши ҷаҳон ва алқоб аст. Пас аз он сухан дар бораи соҳтмонҳои Шуш меравад; 6. Катибаи сезабона, ки охираш комил буда, қитъаоте аз он рӯи лавҳаҳои нуқра, рӯи лавҳаҳои мармарин ё сангӣ рӯи очурҳо сабт шуда ва ҳатто рӯи ҳамираҳо бокӣ аст. Мазмунаш соҳтмони коҳии Шуш. Матни мазкур аз рӯи тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқики онро П. Лукук ва тарҷумаи форсии онро Н.Ҳалҳой зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

2. Тачара (tačara) – тибқи фарҳангҳои тафсирӣ ин вожа дар забони форсии бостон аз решай tak / tac баромда дар забонҳои эронӣ ба маънни «гузаштан, рафтсан», гоҳе «давидан» ва «ҷорӣ кардан» (дар мавриди ҷаҳонӣ об) хеле зиёд ба кор меравад. Ин ҷо нишондиҳандай маҳалли гузар, долоне ба толори асли.

3. Бадиҳое бисёре карда буданд – мушкилоти сиёсии бисёре мавҷуд буд.

4. Девор – вожаи didia-ро эҳтимолан «девор» тарҷума карданд, ки дар ҷои дигар маънни «диж» медиҳад.

5. Ин коҳ - «коҳ» ба забони форсии бостон «ҳадиш» hadiš, аз решай хиндуаврупоии sed (нишастан) ба маънои «ҷойгоҳ», ҷойгоҳи шоҳ ё фармонраво.

6. Шуш рехта шуд аз як сӯ ба 40 арш дар умқ, аз сӯи дигар ба 20 арш дар умқ – корҳои хокбардорӣ дар умқи 40 ва 20 аршро дар назар дорад.

7. ҷӯби яко – «Dabergia Sissoo Roxb» форсии ҷағ, ҷӯбе сиёҳ ба ранги обнус.

8. обнус – дар забони форсии бостон обнус «ҷӯби сангӣ» аст, аз ибрӣ ё аз оромии eben «санг».

9. оч – вожае аз забони форсӣ бостон, ба маънни ниёи даври вожаи форси «фил».

10. Абероду – маҳалле дар Сузиён, ки ношинохта аст.

11. ... туро, ки пас аз ин шоҳ ҳоҳӣ буд – эҳтимолан Ҳшайоршо аст, ки дар ин ҷо шоҳигарии минбаъда ба ӯ мансуб шудааст.

12. сарзаминҳои дарё – юнониёни ҷазираи Ҳуна (юниён) номиданд. Дар феҳрастҳо онҳо ҷунун тафовут доранд: «юнониёни он сӯи дарё» (юнониёни хушкӣ), «юнониёне, ки дар рӯи заминанд» (дар Осиё). Гоҳе онҳоро «мардумони он сӯи дарё» ва «сарзамини дарё» меҳонанд. Дар феҳрасти Ҳеродот юнониён танҳо сатрапе воҳид ҳастанд.

13. Урарту – номи бобулии Арманистон аст. Номи Арманистон дар форсии бостон ба сурати Армания Arminiya ба мушоҳида мерасад, вале котибони бобулий ҳамеша исми қадими ин кишвар, яъне Урарту (ё дар бобулии ҷадид Urastu)-ро ба кор мебурданд. Маншай форсии номи Армания равшан нест, аммо ин ном тавассути забони юнониӣ ба забонҳои аврупой гузаштааст. Матнҳои акадӣ Арманияро бо номи Урарту ва матнҳои бобулии ҳаҳоманишӣ бо номи Urastu сабт кардаанд, ки номи қадими ин сарзамин қабл аз вуруди арманиён буд.

14. Кимрӣ – номи бобулии Сакистон. Сакоҳо дар катибаҳои бобулий «гимриҳо» ном доранд. Номи қавме аст, ки қабл аз таҳочум, бино ба шаҳодати солномаҳои Байнаннахрайн ва Таърихи Ҳеродот, ҳовари наздиқро ишғол кардааст. Маълум нест, ки гимриҳо эронизабон буданд ё не, албатта бино ба истифодаи котибони бобулий аз ин ном зоҳирان эронӣ таъиид мешаванд.

15. Қодия – сарзаминҳои Макӣ (форсии бостон Maka) Макиён қавме ношиноҳтаанд, ки дар соҳилҳои ҳаличи Форс, дар наздикии тангаи Ҳурмуз ҷойгоҳ доштанд. Номи Мака ҳанӯз дар номи Макрон (Maka –Kagana «соҳили Мака») мавҷуд аст. Шояд эшон ҳамон Микиён бошанд, ки дар феҳрасти Ҳеродот ба унвони Стропӣ омадааст. Вожаи бобулии ин сарзамин Қодия аст.

КАТИБАҲОИ СУИЗ

1. Катибаҳои Суиз – иборат аз чанд бахш, бахши нахуст сангнавиштаи сезабона аст. Қисмати дигар катибаи сезабона буда, тарҷумаи эломӣ шадидан осеб дида ва тарҷумаи бобулий нест шудааст. Матни мазкур аз рӯи тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқики онро П. Лукук ва тарҷумаи форсии онро Н. Ҳалҳолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

2. Ман порсӣ... - дар матнҳои бостонӣ пеш аз ҳар чиз таъкиди бештар бар қавмият аст.

3. ...аз Порс, Мисрро гирифтам – ишора ба фатҳи Миср аз тарафи Камбуция аст.

4. Нил – номи рӯде дар Миср, ки ба забони форсии бостон аз забони мисрӣ гузаштааст.

КАТИБАҲОИ ҲШАЙОРШО

* Катибаҳои Ҳшайоршо – навиштачоте, ки дар Алванд, Ҳамадон, Тахти Ҷамshed, Шуш, Вон сабт шудаанд. Матни мазкур аз рӯи тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқики онро П. Лукук ва тарҷумаи форсии онро Н. Ҳалҳолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

КАТИБАИ ЗИДДИ ДЕВОНИ ҲШАЙОРШО

1. Маъхаз: Номаҳои бостон /Тарҷумони матнҳои Ависто, порсии бостон, йунони бостон, паҳлавӣ, виростор, муаллифи сарсухан, тавзеҳот ва лугот Бобо-НазарFaфор/. – Душанбе: Матбааи Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010. – С. 149-251.

Катиба соли 1976 аз порсии бостон тарҷума шудааст.

КАТИБАҲОИ АЛВАНД ВА ҲАМАДОН

1. Катибаҳои Алванд ва Ҳамадон – матни мазкур аз тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқиқи онро П. Лукук ва тарҷумайи форсии онро Н. Ҳалҳолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

КАТИБАҲОИ ТАҲТИ ҶАМШЕД

1. Катибаҳои таҳти Ҷамшед – катибаи сезабона дар 4 нусха рӯи девораҳои дарунии ду гузаргоҳ дар Бошкӯҳ - «Дарвозаи Ҳшайоршо» ё «Дарвозаи милал». Матни мазкур аз рӯи тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқиқи онро П. Лукук ва тарҷумайи форсии онро Н. Ҳалҳолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

2. Хуб – барои тавсифи соҳтмонҳо аз вожагони муҳими аҳди Ҳшайоршо аст.

3. ...худи ман соҳтам ва падарам соҳт – нисбат додани ағлаби корҳои мансуби худ ба номи Дориош.

4. ...дар ин чо – яъне Ападона

5. ...ин коҳро соҳт – яъне як ҳадиширо (КХ,304)

6. ...ҳар ду зинда буданд – феъли замони гузашта аст, онҳо дар замоне, ки ин санад ба фармони Ҳшайоршо навишта мешуд, мурда буданд.

7. ...Дориош таҳтро раҳо кард – манзур марги Дориош аст.

8. Ақауфакиён – яке аз қабоили камаҳмияте аст, ки дар канори ақвоми бузурги шоҳаншоҳии ҳаҳоманиший омадаанд. Баромадашон эронӣ, Ақауфачия Akaufaciya ба маъннии «кӯҳнишин» (kaufa-форсии кӯҳ) дар яке аз катибаҳои Ҳшайоршо миёни торокиён ва либияҳо омада, хеч нишоне аз маҳалли сукунаташон нест. Ақауфакиён номашонро бо вожаи кунунии қуфс (кӯҷ), ки дар ҷануби шарқии Эрон дар сарзамини Башогардмиёни Ҳурмуз ва кӯҳи Бориз роиҷ аст, як медонанд.

9. Яке аз онҳо – мушаҳҳас нест, ки мақсад кадом аст ва ҷаро аз ӯ ном бурда нашудааст.

10. девқада (daiva-dana) – вожаи таркибӣ дар забони форсӣ бостон ба маъннии соҳтмонҳои устувори маъбадҳо аст.

11. ...бино бар оин – оине аст, ки мағҳуми дақиқи он дуруст маълум нест. Ҳшайоршо се бори як иборатро ба кор мебурд (artaka brazmuniya), ки ба тариқи муҳталиф тарҷума шудааст, аз ҷумла: «дар замони муқаррар ва табқи оин». Вожаи нахустин arta (са, яъне «ва») ё бо вожаи санскрити rta («назм» ва гайра) ва ё авастоии asa («адолат ва воқеият») иртибот доранд. Ин вожае аст, ки лаҳзай муносиби курбонӣ карданро мушаҳҳас мекунанд. Үнсури дувум

эҳтимолан бо вожай санскритии Brahman, brahmanyia ва монанди онҳо ҳамхона аст, vale аз рӯи ин наметавон маъни дакиқро дар форсӣ бостон мушаххас кард.

12. ман ин корро хуб анҷом додам – эҳтимолан ин ҷо матлаб мағҳуми сиёсӣ дорад.

13. ...ин қонунро, ки Ахурамаздо вазъ кард, пос бидор – дар ин ҷо дигар мақсад қонуни шоҳӣ нест.

КАТИБАҲОИ ШУШ

1. Катибаҳои Шуш – матни мазкур аз рӯи тарва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқики онро П.Лукук ва тарҷумаи форсии онро Н.Халҳолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

КАТИБАҲОИ АРДАШЕРИ АВВАЛ ДАР ТАҲТИ ҶАМШЕД

1. Катибаҳои Аврдашери аввал дар таҳти Ҷамшед – катибаи дузабона ба форсии бостон ва бобулий, ки дар рӯи қитъаи оҳакӣ қанда шудааст, оғоз надорад ва тарҷумаи бобулий, ки тарҷумаи аз рӯи он сурат гирифтааст, каме бехтар аз дигаре нигаҳдорӣ шудааст. Матни мазкур аз рӯи тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқики онро П. Лукук ва тарҷумаи форсии онро Н. Халҳолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381), баргардонӣ шуд.

2. ... ин коҳро, ки Ҳшайоршошоҳ, падарам, соҳт – монанди Ҳшайоршо ин подшоҳ нисбат ба соҳтмонҳои мансуб ба падараш эҳтиром ба ҷой меовард.

КАТИБАҲОИ КӮЧАҚ

1. ҷом – аз форсии бостон batugara, эҳтимолан дар асл ҳамон қалимаи форси «бода» аст.

2. коҳ – ё таҳту-л-лафзитараш хона аст.

КАТИБАҲОИ ДОРИЮШИ ДУВУМ

1. Катибаҳои Дориюши дувум – ин матни аз рӯи тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқики онро П. Лукук ва тарҷумаи форсии онро Н. Халҳолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1981) баргардонӣ шуд.

КАТИБАҲОИ ШУШ

1. Ападона – биное, ки онро Дориюш соҳта, дар замони Ардашери аввал бар асари оташсӯзӣ ҳароб шуд ва Ардашери дуввум аз нав онро соҳт. Вожай «Ападона» толори бузургеро бо сутуни зиёд мефаҳмонад, шояд дар форсии бостон a-p-d-a-n-ро ба сурати apadana хонд. Дар ин ҳол вожай мазкур «обанкор» маъни медиҳад (салаги вожай форси «обдон»). Ападона дар

катибаҳо ҳамон маънни толорро низ медиҳад. Аммо, ба ҳар ҳол, сифати «сүтундор», ки аз сифатҳои намоёни Ападона аст, дар ҳақиқат моро ба ёди толори бузурги сутундор меандозад.

КАТИБАҲОИ АРДАШЕРИ ДУВУМ

1. Катибаҳои Ардашери дувум – дар Ҳамадон, таҳти Ҷамшед, Шуш нақш ёфтаанд. Баргардонии мазкур аз рӯи тарва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқики онро П. Лукук ва тарҷумаи форсии онро Н. Ҳалхолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) сурат грифт.

КАТИБАИ ҲАМАДОН

1. Аноҳито ва Марита – дар катибаи ҳаҳоманишӣ сухан дар бораи ду худои дигаре низ меравад. Аноҳито эзади обҳост. Митра пас аз Аҳурамаздо худое аст. Miθra дар ин ба сурати Mitra (сурати нигориши оромӣ) навишта шудааст.

КАТИБАҲОИ ШУШ

1. Дориош, ҷадди ман... – Дориоши аввал.

КАТИБАҲОИ АРДАШЕРИ СЕВУМ

* Катибаҳои Ардашери севум – катибае ба забони форсии бостон дар рӯи девори шимолии Суфақаср дар се нусха ва яке дигар рӯи девори гарбии коҳии Дориош. Матни мазкур аз тарҷума ва нашри эронии катиба, ки фароҳамоварӣ ва таҳқики онро П. Лукук ва тарҷумаи форсии онро Н. Ҳалхолӣ зери назари Ж. Омӯзгор анҷом додааст (Техрон: Нашр ва пажӯҳиши Фарзонрӯз, 1381) баргардонӣ шуд.

КАТИБАИ ТАҲТИ ҶАМШЕД

1. дар замони ман... – таҳту-л-лағзии «таҳти (назари) ман».

КАТИБАҲОИ СОСОНӢ

1. Катибаҳои сосонӣ – як бахши муҳими осори бостонии форсу тоҷик буда, муҳимтарини он катибаи Ардашери аввал дар нақши Рустам, катибаи Шопури аввал дар Ҳочиобод, катибаи арсӣ дар Пойқӯли ва ғ. мебошанд. Роҷеъ ба ин катибаҳо дар ағлаби китобҳои марбут ба таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, аз ҷумла китоби Аҳмади Тафаззуӣ, «Сабкшиносӣ»-и Маликушшуаро Баҳор ва... маълумот омадааст. Намунаи катибаҳои даврони сосонӣ аз ҷилди якуми «Сабкшиносӣ» (ҷилди 1, Техрон, 1386) интихоб гардид.

САНГНАВИШТАИ ШОПУРИ АРДАШЕР (ДАР ҲОЧИОБОД)

1. Маздоясн – худопараст.
2. Анерон – гайриэрон.

КАТИБАИ ШОПУРИ САКОНШОХ

1. Тахористон – Афғонистони ҳолия.

ҚИТЪАЕ АЗ МОДИЁНИ СИРҰЗА

1. некчашиш – хушюмн

МУНДАРИЧА

*Сухане чанд дар бораи ин ҷилد.....
Пешгуфтор.....*

*Адабиёти паҳлавӣ.....
Бундахишн.....
Офарин пайғамбари Зардушт.....
Андарзи Озарбоди Маҳраспандон.....
Чанд вожаи Озарбоди Маҳраспандон.....
Бисту ду вожа аз Озарбоди Маҳраспандон.....
Дар бораи паймони қадхудоӣ.....
Визидагиҳои Зодспраҳм.....
Ривояти паҳлавӣ.....
Визиркарди диниг.....
Ардавирознома.....
Занди Ваҳуман Йасн.....
Аййоткори Чомосп.....
Аййоткори Зарирон.....
Ёдгори Бузургмеҳр.....
Драҳти Асурик.....
Достони Мену хирад.....
Модигони Йушти Фриён.....
Корномаи Ардашери Бобакон.....
Шаҳристонҳои Эроншаҳр.....
Абдиҳу саҳигиҳи Сакастон.....
Модигони Чатранҷ.....
Моҳи фарвардин, рӯзи хурдод.....
Дар бораи оини номанависӣ.....
Найранги заҳр бастан.....*

*Андарзномаҳо.....
Андарзи доноён ба маздопарастон.....
Андарзи Ҳусрави Каводон.....
Ҳусрави Каводон ва Редак.....
Чида андарзи парӣуткешон.....
Андарзи дастурон ба беҳдинон.....
Андарзи Беҳзодфарруҳи пиӯз.....
Дар бораи хим ва хиради фарруҳмард.....
Дар бораи панҷ хими осрунон.....
Доруи хурсандӣ.....
Рисолаи рӯзҳо.....
Андарзҳои пешиниён.....
Андарзи марди доно ба писари хеш.....
Якчанд сухане (ки) Озари Фарнбаги фарруҳзодон гуфт.....
Суханони Бахтофарид ва Озарбоди Зартуштон.....
Наҳиши чизи гетӣ.....*

Катибаҳо.....

<i>КАТИБАҲОИ ШОҲОНИ ҲАХОМАНИШӢ</i>
Машхуртарин баҳси Маншури Куруши Кабир.....
Маншури Куруши Ҳахоманишӣ.....
Катибаи Ариярамна дар Ҳамадон.....
Катибаи Аршома дар Ҳамадон.....
Катибаҳои Куруши Дувум.....
Катибаи Доро дар Бийстун.....
Катибаи Доро дар Нақши Рустам (DNA).....
Катибаи Доро дар Нақши Рустам (DNB).....
Катибаи Доро дар андохтани кушк дар Шуш.....
Катибаи Доро дар Истаҳр.....
Катибаи Доро дар соҳтани ҷӯй дар Суets.....
Номаи Дорои шоҳ ба сатрапи хеш Гадатас.....
Катибаи Алванд.....
Катибаи Ҳамадон.....
Катибаҳои Нақши Рустам.....
Катибаҳои Тахти Ҷамшед.....
Катибаҳои Шуш.....
Катибаҳои Суиз.....
<i>Катибаҳои Ҳшайорио</i>
Катибаи зидди девони Ҳшайоршо.....
Катибаҳои Алванд ва Ҳамадон.....
Катибаҳои Тахти Ҷамшед.....
Катибаҳои Шуш.....
Сангнавиштаҳои Вон.....
<i>Катибаҳои Ардашери Аввал дар Тахти Ҷамиеъд</i>
Катибаҳои кӯчак.....
<i>Катибаҳои Дориоши Дувум</i>
Катибаи Ҳамадон.....
Катибаҳои Шуш.....
<i>Катибаҳои Ардашери Дувум</i>
Катибаи Ҳамадон.....
Катибаҳои Тахти Ҷамшед.....
Катибаҳои Шуш.....
<i>Катибаҳои Ардашери Севум</i>
Катибаи Тахти Ҷамшед.....
<i>КАТИБАҲОИ СОСОНӢ</i>
Катибаи Ардашери Попакон.....
Сангнавиштаи Шопури Ардашер (дар Ҳочиобод).....
Сангнавиштаи Шопури Ардашер (нақши Раҷаб).....
Катибаи Шопури Саконшоҳ.....
Катибаи Нарса дар Пойкул.....
<i>Қитъаҳо</i>
<i>Тасвиҳҳо</i>
<i>Ҳаритаҳо</i>
<i>Тавзезҳот</i>

МЕРОСИ ХАТТИИ БОСТОН
(аз силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун»).

Муҳаррири техникӣ:
Бунафша Ҷабборова

Ба матбаа 26.06.13 супорида шуд. Ба чоп 21.10.13 имзо шуд.
Коғази оғсет. Чопи оғсет. Андоза 70x100 1/16. Ҳаҷм 28,25 ҷузъи чопӣ.
Адади нашр 500 нусха.

Дар матбааи ҶДММ «Нашиёти Бухоро» ба табъ расид.
ш.Душанбе, хиёбони «Дӯстии халқҳо», 47